

БОЙМУРОД АЛИЕВ

АЛГЕБРА

*Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ*

Нашри чорум

Вазорати маориф ва илми
Ҷумҳурии Тоҷикистон тасдик кардааст

«Собириён»
Душанбе 2021

Алиев Б. Алгебра. Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми муассисаҳои таҳсилоти умумӣ. – Душанбе: «Собириён», 2021, 320 сах.

Хонандани азиз!

Китоб манбаи донишу маърифат аст, аз он баҳравар шавед ва онро тоза нигоҳ доред! Кӯшиш кунед, ки соли таҳсил оянда ҳам ин китоб ҳамин гуна зебову ороста дастраси хонандагони дигар гардад ва онҳо низ аз он истифодаи баранд.

Чадвали истифодаи китоб:

№	Ному насаби хонанда	Синф	Соли таҳсил	Ҳолати китоб (баҳои китобдор)	
				Аввали сол	Охири сол
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
7.					

САРСУХАН

Китоби дарсии мазкур дар асоси «Барномаи алгебра барои синфҳои VII–XI» (Душанбе, «Матбуот», 2002), ки онро Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон маъқул донистааст ва Стандарти давлатии маълумот аз математика навишта шудааст. Амалан мундариҷаи китоб аз доираи барнома васеътар буда, қариб тамоми маводи таълимро аз фанни алгебра барои синфи 8-уми муассисаҳои таълимии тамоюли табииву риёзи дошта дар бар мегирад.

Дар китоб зиёда аз 4 ҳазор мисолу масъала гирд оварда шудаанд, ки ҳалли онҳо зарурияти истифодаи тамоми паҳлӯҳои маводи назариявиро инъикос мекунанд. Мисолу масъалаҳои ҳар як банд чунин ҷойгир карда шудаанд, ки бо зиёд шудани ракамашон раванди ҳалли онҳо андаке мушкил мегардад. Аз ҳамин сабаб ҷанд машқи аввали дар банди пас аз назария омадаро ҳамчун машқи шифоҳӣ шумурдан мумкин аст.

Дар китоб машқҳое, ки онҳоро шифоҳӣ ё ҳаттӣ ичро кардан даркор аст, мушаххас нишон дода намешаванд. Бо назардошти сатҳи тайёрии синф ин кор бар зиммаи омӯзгор гузошта мешавад. 8-12 машқи аввали ҳар банд ба сатҳи натиҷаҳои ҳатмии таълим мувоғиқ меоянд. Машқҳо барои кори хонагӣ ва кори синғӣ аз ҳам чудо карда нашудаанд. Ин имконият медиҳад, ки вобаста ба вазъи донишу малакаи хонандагони синф омӯзгор дар ин кор мустақилона рафтор намояд. Файр аз ин доираи васеи машқҳои китоб имконияти ба ҳар хонанда бо назардошти қобилияташ фардӣ супурдани вазифаи хонагиро фароҳам меоварад, хусусан аз қисми «Машқҳои иловагӣ доир ба боб», ки дар охири ҳар як боб нисбати ҳар параграф оварда мешавад.

Ҷавобҳои машқҳои ҳар як боб дар охири ҳамин боб оварда мешаванд. Ин имконият медиҳад, ки вақти барои санҷидани дурустии ҷавоби ёфташудаи машқ сарфа карда шавад.

Қисми зарурии маълумоти назариявиеро, ки дар китоб аз курси алгебраи синфи VII баррасӣ шудааст, пеш аз гузаштани мавзӯи нав бояд хотирнишон кард.

Қисми назариявии ҳар як банд бо овардани саволҳо барои мустаҳкам кардани маводи омӯзиш ва қисми машқҳо бо

машкъо барои такрор ба охир мерасад. Дар қисми машқҳои такрорӣ мисолу масъалаҳое гирд оварда шудаанд, ки онҳо ба маводи синфҳои IV–VII ва бандҳои пешина тааллуқ доранд. Агар дар машқҳои банд масъалаи матнӣ набошад, он гоҳ дар қисми такрор ҳатман чунин масъала оварда мешавад.

Яке аз талаботи Стандарти давлатии маълумоти умумӣ дар Тоҷикистон омӯзиши осори илмии ниёғон аст. Хонандагон бояд аз манзараҳои таърихи илм, аз баҳсҳои илмӣ дар гирди ин ё он фоя, аз тақдирӣ кашфиёт, муаллифонашон ва таъсири бевоситай онҳо ба инкишофи ояндаи илм воқиф гарданд. Бо ҳамин мақсад дар ҳар боб доир ба пайдоиш ва ривоҷи мағҳумҳои математикии он, таърихи дохил кардани ишоратҳо ва гайра маълумоти таъриҳӣ оварда мешавад. Дар айни ҳол дикқати асосӣ ба кашфиёте дода мешавад, ки он ба нобигаҳои илми Шарқ, алалхусус Осиёи Марказӣ мансуб аст. Ба андешаи мо мавҷуд будани чунин мавод дар китоби дарсӣ аз умумибашарӣ будани натиҷаҳои илмӣ гувоҳӣ дода, боиси ифтихор ва хештаншиносӣ ҳоҳад гардид.

Дар китоб як силсила масъалаҳои ҳаллашон нисбатан мураккаб оварда мешавад. Ин масъалаҳоро ҳангоми тайёрӣ ба олимпиадаҳо истифода кардан мумкин аст. Дар бандҳо бошад, машқҳои мураккабтар бо аломати * ишорат карда мешаванд.

Нашри навбатии китоб баъди реҳлати муаллифи он, профессор Боймурод Алиев омода шудааст. Дар ин нашр матни китоб бо назардошти меъёрҳои нави имлои имлои забони тоҷикӣ ба риштаи таҳrir қашида шуда, ҳатоҳои математикие, ки дар нашри пешинаи он ҷой доштанд, ислоҳ карда шуданд.

Аз хонандагон эҳтиромона ҳоҳиш карда мешавад, ки фикру мулоҳизаҳояшонро роҷеъ ба мазмуну мундариҷаи китоб ба Вазорати маориф ва илми Ҷумҳурии Тоҷикистон ва ё ба сурогаи электронии mahmadsalim_86@mail.ru ирсол доранд. Андешаҳои муғид зимни омода кардани китоб барои нашрҳои оянда ба инобат гирифта мешаванд.

Боби I

КАСРХОИ РАТСИОНАЛӢ

§ 1. КАСРИ РАТСИОНАЛӢ. СОҲАИ МУАЙЯНӢ ВА ХОСИЯТҲОИ ОН

1. ИФОДА ВА ҚИМАТҲОИ ОН

Тавре медонем, амалҳои ҷамъ, тарх, зарб, тақсим ва бадараҷабардорӣ ба нишондиҳандаи бутуни натуралий *амалҳои арифметикий* ном доранд. Аз ададҳо ва тағийирёбандҳо бо ёрии амалҳои арифметикий ва қавсҳо ифода тартиб додан мумкин аст. Масалан,

$$\frac{2,4}{(5-2^2)\cdot 3\frac{1}{4}}, \quad \frac{1}{2}(m^2+n), \quad \frac{3x+2y}{(x-y)^2}, \quad \frac{1}{a+\varepsilon}, \quad \frac{1}{6} \quad (1)$$

ифода мебошанд.

Ифодае, ки тағийирёбандада надорад, ифодаи *ададӣ* номида мешавад. Ифодаи ададиро *ифодаи арифметикий* ҳам мегӯянд. Аз ифодаҳои дар (1) овардашуда аввалин ва охирин ададианд. Агар дар ифодаи ададӣ ҳамаи амалҳои дар он бударо мувофиқи қоидай тартиби иҷрояшон иҷро намоем, ададе ҳосил мекунем, ки он қимати ифодаи ададӣ аст. Ҳар гуна ифодаи ададӣ дорои як қимат мебошад. Ё тавре мегӯянд, ифода якқимата аст, агар дар он ба нул тақсимшавӣ мавҷуд набошад.

Мисоли 1. Қимати ифодаи $\frac{2,4}{(5-2^2)\cdot 3\frac{1}{4}}$ ба $\frac{48}{65}$ баробар аст.

Дар ҳақиқат,

$$\frac{2,4}{(5-2^2)\cdot 3\frac{1}{4}} = \frac{\frac{2}{5}\frac{4}{5}}{(5-4)\cdot 3\frac{1}{4}} = 2\frac{2}{5} : 3\frac{1}{4} = \frac{12}{5} : \frac{13}{4} = \frac{12 \cdot 4}{5 \cdot 13} = \frac{48}{65}.$$

Қимати ифодаи тағийирёбандадор ба қимати тағийирёбандҳои дар таркиби он буда вобаста аст. Агар қиматҳои тағийирёбандҳо иваз шаванд, чун қоида қимати ифода низ тағийир меёбад.

М и с о л и 2. Қимати ифодаҳои зеринро ҳисоб мекунем:

а) $\frac{3a+2b}{b+4}$ ҳангоми $a=0,2$ ва $b=-0,1$ будан.

Барои чунин a ва b қимати ифода ба

$$\frac{3 \cdot 0,2 + 2 \cdot (-0,1)}{-0,1 + 4} = \frac{0,6 - 0,2}{3,9} = \frac{0,4}{3,9} = \frac{4}{39} = \frac{4}{39} \text{ баробар аст.}$$

б) $a(a^2-6a+11)$ барои $a=1, a=2, a=3$ ва $a=-1$.

Ҳангоми $a=1$ будан $1 \cdot (1^2 - 6 \cdot 1 + 11) = 1 - 6 + 11 = 6$;

Ҳангоми $a=2$ будан $2 \cdot (2^2 - 6 \cdot 2 + 11) = 2 \cdot (4 - 12 + 11) = 6$;

Ҳангоми $a=3$ будан $3 \cdot (3^2 - 6 \cdot 3 + 11) = 3 \cdot (9 - 18 + 11) = 6$;

Ҳангоми $a=-1$ будан $-1 \cdot [(-1)^2 - 6 \cdot (-1) + 11] = -(1 + 6 + 11) = -18$.

Ҳамин тариқ, барои ёфтани қимати ифода ҳангоми дода шудани қимати тагийирёбандадаҳо дар ифодай мазкур ба ҷойи тагийирёбандадаҳо қиматҳои онҳоро гузошта, бо ададҳои ҳосилишуда амалҳои дар ифода бударо иҷро намудан кифоя аст.

Агар ҳангоми ҳисоб кардани қимати ифода барои баъзе қиматҳои тағйирёбандада ба зарурати ба нул тақсим кардан дучор оем, он гоҳ мегӯянд, ки барои чунин қиматҳои тагийирёбандада ифода қимат надорад (ифода маъно надорад).

М и с о л и 3. а) Ифодаи $\frac{4a+1}{5a-1}$ ҳангоми $a=0,2$ будан маъно надорад, чунки ҳангоми дар ифода ба ҷойи a гузоштани 0,2 маҳраҷ ба нул баробар мешавад, ба нул бошад, тақсим номумкин аст.

б) Ифодаи $\frac{2xy+3}{2x-3y}$ ҳангоми $x=3$ ва $y=2$ будан маъно надорад;

ҳангоми $x=6$ ва $y=4$ будан ё ҳангоми $x=9$ ва $y=6$ будан низ.

Ҳангоми ҳалли масъалаҳои матнӣ ифодаҳои гуногуноро ҳосил кардан мумкин аст.

М и с о л и 4. Аз ду шаҳр, ки масофаи онҳо S км аст, дар як вақт ба пешвози ҳамдигар ду мөшин равон шуданд. Суръати якум V_1 ва суръати дуюм V_2 км/соат аст. Онҳо баъди чанд соат вомехӯранд? Ба савол ҷавоб дода шавад, агар: а) $S=400$ км, $V_1=40$ км/соат, $V_2=60$ км/соат; б) $S=450$ км, $V_1=53$ км/соат, $V_2=37$ км/соат бошад.

Хал. Бигузор т вақти вохӯрии мошинҳо аст. Мошини якум дар ин муддат $V_1 \cdot t$ км ва дуюм $V_2 \cdot t$ км масофаро тай меқунанд. Зоҳиран фахмост, ки $V_1 t + V_2 t = S$ мебошад. Аз ин чо

$$t = \frac{S}{V_1 + V_2}. \quad (2)$$

Ҳамин тарик, вақти матлуб қимати ифодаи $\frac{S}{V_1 + V_2}$ буда,

баробарии (2) формулаи ҳалли масъала аст. Бо ҳарфҳои S , V_1 , V_2 ва t , 4 - то тағийирёбанда ишорат карда шудааст. Ададҳои дар шарти масъала буда - 400 ва 450 қиматҳои тағийирёбанданаи S ; 40 ва 53 қиматҳои тағийирёбанданаи V_1 ; 60 ва 37 қиматҳои тағийирёбанданаи V_2 ҳастанд.

Қимати тағийирёбанданаи t -ро ҳангоми дода шудани дигар тағийирёбандадо ҳисоб меқунем:

$$\text{а)} t = \frac{400}{40+60} = 4, \quad t = 4 \text{ соат}; \quad \text{б)} t = \frac{450}{53+37} = 5, \quad t = 5 \text{ соат}.$$

- ? | 1. Ифодаро чӣ тавр тартиб додан мумкин аст? 2. Чӣ гуна ифода агадӣ ном дорад? Ифодаи гайриададӣ чист? 3. Ҳангоми дода шудани тағийирёбандадо қимати ифодаро чӣ тавр мейбанд? 4. Ибораи "ифода маъно надорад"-ро шарҳ дихед. Мисоли чунин ифодаҳоро оред. Тағийирёбандадои мувофиқашонро нишон дихед.

1. Қимати ифодаи ададиро ёбед:

$$\text{а)} 2\frac{4}{5} - 1\frac{1}{2} \cdot 2,3; \quad \text{б)} \frac{4\frac{2}{5} - 3}{2,6 \cdot (1 - \frac{4}{5})};$$

$$\text{в)} \frac{6\frac{1}{15} \cdot 0,5 - 2,5 : 1,2}{0,6 : 2,4 + \frac{2}{3} \cdot 0,15}; \quad \text{г)} 2\frac{4}{7} - \frac{4,7}{4,6 - 2\frac{1}{4}}.$$

2. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$\text{а)} 10\frac{2}{3} \cdot 0,6 + 7 : 2\frac{1}{2} - 8,6 : 1,5;$$

$$б) \frac{2,5 \cdot 1\frac{13}{15} - 4,5 : 1\frac{4}{15}}{6\frac{1}{2} : 4\frac{3}{4} - 0,5 \cdot \frac{2}{19}}.$$

3. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\frac{2a-5}{2a+5}$ ҳангоми $a=-2$;

б) $x + \frac{x^2 - 1}{x + 2}$ ҳангоми $x = \frac{1}{2}$;

в) $\frac{\epsilon^2 + 4}{3\epsilon}$ ҳангоми $\epsilon=4$;

г) $\frac{c+2}{c} - \frac{c}{c-2}$ ҳангоми $c=1,5$ будан.

4. Қимати ифодаи $\frac{(a+\epsilon)^2 - 2}{a^2 + \epsilon^2}$ ҳангоми:

а) $a=-1$ ва $\epsilon=-2$; б) $a=-0,5$ ва $\epsilon=1\frac{1}{2}$ будан ба чӣ баробар аст?

5. Қимати ифода ҳисоб карда шавад:

а) $\frac{a^2 - \epsilon^2}{a - \epsilon}$ ҳангоми $a=6$, $\epsilon=4,5$; б) $2a + \frac{4a^2 - 1}{a + 1}$ ҳангоми $a=\frac{1}{2}$;

в) $\frac{x+y}{x^2 - y^2}$ ҳангоми $x=10$, $y=5$; г) $\frac{(t+z)^2 - (t-z)^2}{t+z}$ ҳангоми $t=7$, $z=5$ будан.

6. Ифодаи зерин барои кадом қимати тағиyrёбанда маъно надорад:

а) $\frac{2-a}{a-4}$; б) $\frac{4}{5x+10}$; в) $\frac{2a+1}{a}$;

г) $\frac{y}{(y-1)^2}$; д) $\frac{2x^2+1}{2x-1}$; е) $\frac{-10}{11+2x}$?

7. Барои ифода ва қиматҳои додашудаи тағйирёбанда ҳамонашро нишон дихед, ки барояш ифода маъно надорад:

a) $\frac{a-1}{(a-5)(a+5)}$, $a=-5; -2,5; 1,2; 5; 6; 7.$

б) $\frac{4-t^2}{2t^2+t-1}$, $t=-2; -1; 0; \frac{1}{2}; 1\frac{1}{2}; 2.$

в) $\frac{x^2-x-2}{36-12x+x^2}$, $x=-1; 2; 5; 6; 7.$

г) $\frac{2y-1}{(1+y)(y-3)}$, $y=-2; -1; 0; \frac{1}{2}; 3; 3,5.$

8. Барои қадом қимати тағйирёбанда қимати ифода ба нул баробар аст:

а) $\frac{x-2}{x^2+1}$; б) $\frac{a(a-1)}{2a-1}$; в) $\frac{t^2-9}{t^4+5}$; г) $\frac{2x-5}{x-1}$?

9. Ҷадвалро пур кунед:

x	-12	-4	-0,6	0	$\frac{1}{5}$	1	$4\frac{2}{3}$	8
$\frac{x+1}{x+2}$								

10. Қатора бо суръати V_1 км/соат t_1 соат ва бо суръати V_2 км/соат t_2 соат ҳаракат намуд. Бо қадом суръати миёна қатора тамоми роҳро тай намудааст? Суръати миёнаи қатораро бо воситай V_1 , t_1 , V_2 ва t_2 ифода намоед. Суръати миёнаро ёбед, агар:
а) $t_1=2$, $V_1=70$, $t_2=1$, $V_2=80$; б) $t_1=1$, $V_1=90$, $t_2=2$, $V_2=80$ бошад.

Машқҳо барои тақрор

11. Муодиларо ҳал кунед:

а) $-6x=17$; б) $-4x=\frac{1}{7}$; в) $2x+3=1$;

г) $(x-1)(x-2)=0$; д) $-0,7x+2=1$; е) $2-3x=5$.

12. Ифодаро сода кунед:

- а) $(x+y)(x^2-xy+y^2)-x(x^2+y^2)$;
- б) $3(a-2b)(2b+a)-0,5\epsilon(a-24b)$.

13. Аз формулаҳои зарби мухтасар истифода карда, бисёраъзогиро ба зарбқунандаҳо чудо кунед:

- а) x^4-1 ;
- б) $9z^2-25$;
- в) $9a^2+24ab+16b^2$;
- г) $16x^2-9$.

14. Собун шакли параллелепипедро дорад ва андозаҳои он ба 8 см, 4 см ва 2 см баробар аст. Баъди 7 рӯзи истифода андозаҳои он 2 маротиба кам шуданд. Агар миқдори истифодай ҳаррӯза тағиیر наёбад, собуни бокимонда ба чанд рӯз мерасад?

2. ИФОДАҲОИ БУТУН ВА РАТСИОНАЛӢ

Таърифи 1. Ифода бутун номида мешавад, агар он аз ададҳо **ва тағиирёбандаҳо** бо воситаи амалҳои чамъ, тарх, зарб, инчунин тақсим ба адади аз нул фарққунанда ва қавсҳо тартиб дода шуда бошад.

Масалан, ифодаҳои $8a^2b^3$, $(m-n)^2$, $(x^2-y^2)(3a+b)$, $\frac{2}{3}(a-b)$,

$\frac{9a^2-1}{2}$ бутунанд. Ифодаҳои зерин, масалан, бутун нестанд:

$$\frac{3a-b}{4a+3b}, \quad \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}, \quad \frac{1}{y}, \quad \frac{4(x+y)}{7z^3}.$$

Воқеан, намуди содатарини ифодаи бутун якаъзогиҳоанд.

Масалан, $2x^2y^2$, $3a^4z$, $\frac{1}{5}xy$ ва ҳоказо.

Зоҳиран фаҳмост, ки ҳар гуна ифодаи ададӣ ифодаи бутун аст, агар маҳраҷаш тағииринулӣ бошад. Ифодаи бутун барои ҳамаи қиматҳои тағиирёбандаҳояш мъяно дорад, яъне яккимата аст. Барои ёфтани қимати ифодаи бутун кифоя аст, ки дар он қиматҳои тағиирёбандаҳоро гузошта амалҳояшро бо тартиби зарурӣ иҷро намоем.

Мисоли 1. Қимати ифодаи бутуни $(3x^2-4y^2)^2+(2x^2-5)^3+9$ -ро ҳангоми $x=1$ ва $y=2$ будан ҳисоб мекунем:

$$(3x^2-4y^2)^2 + (2x^2-5)^3 + 9 = (3 \cdot 1^2 - 4 \cdot 2^2)^2 + (2 \cdot 1^2 - 5)^3 + 9 = \\ = (3-4 \cdot 4)^2 + (2-5)^3 + 9 = (-13)^2 + (-3)^3 + 9 = 169 - 27 + 9 = 151.$$

Таърифи 2. Ифодаи аз ададҳо ва тағийирёбандахо иборат буда ратсионалӣ номида мешавад, агар дар он бо тағийирёбандахо танҳо амалҳои чамъ, тарҳ, зарб, тақсим ва бадарча ба дардорӣ мавҷуд бошад.

Ин ифодаҳо мисоли ифодаҳои ратсионалӣ ҳастанд:

$$\frac{3a-5b}{7a+b^2}, \quad 4x^2y^2, \quad a+\frac{1}{a}, \quad 3a(b+c)^2, \quad \frac{2(x+y)}{3a^2}, \quad \frac{1}{x}, \quad 2a+\frac{3b}{c}, \quad \frac{1}{2}c. \quad (3)$$

Возех аст, ки ҳар гуна ифодаи бутун ифодаи ратсионалӣ аст. (Барои чунин ифода тақсимкунанда ба воҳид баробар аст!) Ифодаи бутунро бутунан ратсионалӣ ҳам мегӯянд. Агар ифода дар таркиби худ тақсимро ба тағийирёбандахо ё ба ягон ифодаи тағийирёбандадори дигар дошта бошад, вай *касрарои ратсионалӣ* ном дорад. Ифодаи ратсионалиро *ифодаи алгебравӣ* ҳам меноманд. Дар (3) ифодаҳои дуюм, чорум ва охирин бутунан ратсионалӣ буда, дигархояшон касран ратсионалианд.

Тарзи ёфтани қимати ифодаи дилҳоҳро дар банди 1 дида будем. Дар ин ҷо бо ҳисоби қимати ду ифода, ки барои қиматҳои додашудаи тағийирёбандахояшон маъно доранд, маҳдуд мешавем.

Мисоли 2. Қимати касри $\frac{3(x-y)}{x^2+y^2}$ -ро ҳангоми $x=\frac{2}{3}$, $y=-1,5$ будан меёбем:

$$\frac{3(x-y)}{x^2+y^2} = \frac{3\left(\frac{2}{3}-(-1,5)\right)}{\left(\frac{2}{3}\right)^2+(-1,5)^2} = \frac{3\left(\frac{2}{3}+1,5\right)}{\frac{4}{9}+2,25} = \frac{3\left(\frac{2}{3}+\frac{3}{2}\right)}{\frac{4}{9}+\frac{9}{4}} = \frac{\frac{13}{2}}{\frac{97}{36}} = \frac{234}{97} = 2\frac{40}{97}.$$

Мисоли 3. Қимати касри $\frac{a^2+b^3}{3ab}$ ҳангоми $a=2$ ва $b=3$

будан ба $\frac{2^2+3^3}{3 \cdot 2 \cdot 3} = \frac{4+27}{18} = \frac{31}{18} = 1\frac{13}{18}$ баробар аст.

?

1. Чй гуна ифодаи бутун номида мешавад? Мисолҳо оред. Ифодаи бутун чандкимата аст? **2.** Яккиматагии ифодаро чй хел маънидод кардан мумкин аст? **3.** Таърифи ифодаи ратсионалиро дихед. **4.** Оё ҳар гуна ифодаи бутун ратсионалай аст? Чаро? **5.** Бо мисол нишон дихед, ки ҳосили чамъ ё тархи ду ифодаи ратсионалай ифодаи бутун шуда метавонад.

15. Аз ифодаҳои зерин қадомашон бутун ва қадомашон ратсионалай мебошанд:

$$a) 2+a^2; \quad b) \frac{3}{4x}; \quad v) \frac{(x-y)^2}{2x+y}; \quad r) \frac{x}{y+1}; \quad d) \frac{2}{5}; \quad e) \frac{7a+5}{a^2+1};$$

$$ж) a^2 + (b-c)^3; \quad 3) \frac{x-2z}{x^2+y^2+z^2}; \quad и) \frac{z}{2}+1; \quad к) \frac{4}{5}-\frac{\frac{2}{3}}{7}?$$

16. Оё ҳамаи ифодаҳои зерин бутунанд:

$$a) \frac{\frac{2}{7}}{4-2\frac{1}{2}}; \quad б) a+\frac{1}{b}; \quad в) \frac{x-3}{3}; \quad г) \frac{3x-y^2}{x^2-y^2}; \quad д) 4a^7b^2; \quad е) \frac{x^2-y^2}{3\frac{1}{3}-2,7}?$$

17. Қимати ифодаи $\frac{(2x-y)^2+1}{x-y^2}$ -ро ҳангоми: а) $x=\frac{2}{3}$ ва $y=-1$;

б) $x=1,2$ ва $y=2$ будан ҳисоб қунед.

18. Ифодае тартиб дихед, ки он ба:

- а) нисбати адади a бар фарқи секаратаи a ва квадрати адади b ;
- б) нисбати ду адад, ки фарқи квадраташон ба 36;
- в) ҳосили зарби суммай m ва n бар адади a ;
- г) куби ҳосили зарби квадрати a бар b баробар аст.

19. Масофаи байни ду бандар S км аст. Қаики мотордор ин масофа ва масофаи ба он баробарро ба самти муқобил дар чанд соат тай менамояд, агар суръати ҷараёни дарё V км/соат ва суръати қаик дар оби ором u км/соат бошад?

Соати матлубро бо т ишорат намуда, формулаи ҳалли масъаларо тартиб дихед ва натиҷаро ҳангоми: а) $S=28$, $u=12$, $V=2$; б) $S=18$, $u=16$, $V=4$ будан ёбед.

20. Коргар дар муддати m рұз a -тогى маҳсулот истеҳсол кард. Баъд ташкили меңнатро беҳтар карда, ҳар рұз b -тогى маҳсулот истеҳсол мекард. Барои ичрои тамоми супориш ба вай н рұз зарур шуд. Супориш аз чанд дона маҳсулот иборат буд?

Барои ҳалли масъала ифода ҳосил намуда, қимати онро хангоми:

а) $a=73$, $b=80$, $m=20$, $n=35$; б) $a=100$, $b=120$, $m=12$, $n=27$ будан ҳисоб кунед.

21. Барои кадом қимати тағийирёбанда ифодаҳои зерин қимати нулро қабул мекунанд:

$$\text{а)} \frac{3x-2}{x^2+1}; \quad \text{б)} \frac{2-3,2a}{2x+1}; \quad \text{в)} \frac{4(x-1)(x+2)}{x^2+6x+9}; \quad \text{г)} \frac{y^2-4}{y+3}?$$

22. Ифодаҳои зерин барои кадом қимати тағийирёбанда маъно надоранд:

$$\text{а)} \frac{x-1}{x}; \quad \text{б)} \frac{y(y-1)}{3y+4}; \quad \text{в)} \frac{3,5x+2}{y-1}; \quad \text{г)} \frac{7x+3}{2x-5}?$$

Машқҳо барои такрор

23. Ба бисёраъзогӣ табдил дихед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} (a+1)(a+4); & \text{б)} (3a-1)(2a+3); & \text{в)} (x-7)^2; \\ \text{г)} (5x-1)^2-(x+2)^2; & \text{д)} (1-x)(2x-3); & \text{е)} (x^2+1)(x-1). \end{array}$$

24. Ба зарбунандаҳо чудо кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} x^2-16; & \text{б)} 16x^2-a^2; & \text{в)} x^2-4x+4; \\ \text{г)} a^3-27; & \text{д)} a^2y^2-1; & \text{е)} 8-a^3x^3. \end{array}$$

25. Графики функцияи $y = -\frac{1}{3}x + 2$ -ро созед. Оё нуқтаи:

а) А(9;-1); б) В(6;4); в) С(-2;3) ба ин график тааллук дорад?

26. Мошин ба муддати $\frac{5}{6}$ соат 50 км роҳро тай намуда, баъд суръати худро 8 км/соат зиёд намуд. Аз ибтидо дар 2 соат мошин чанд километр мегардад?

3. СОХАИ МУАЙЯНИИ КАСРИ РАТСИОНАЛӢ

Таърифи 1. Ифодаи намуди $\frac{u}{v}$, ки дар он u ва v ифодаҳои дорои адаҳҳо ва тағийирёбандахо ҳастанд, касри ратсионалӣ ё каср номида мешавад.

Ифодаҳои

$$\frac{2x-y}{3+x}, \quad \frac{x+y}{2a^2}, \quad \frac{1}{x}, \quad \frac{a+\frac{b}{c}}{\frac{a}{b}+c}, \quad \frac{1}{1+\frac{1}{x}}, \quad \frac{4}{5}$$

мисоли касрҳои ратсионалианд. Таъкид мекунем, ки на ҳар гуна ифодаи ратсионалӣ каср аст. Масалан, ифодаи касрии $a + \frac{1}{b}$ касран ратсионалӣ буда, касри ратсионалӣ нест. Фаҳмост, ки ҳар гуна ифодаи касран ратсионалӣ дар таркиби худ касри ратсионалӣ дорад.

Ифодаеро, ки дар таъриф бо *и* ишорат шудааст, *сурати каср* ва бо *v* - *маҳраҷи каср* меноманд.

Барои ҳисоби қимати каср ҳангоми дода шудани қимати тағийирёбандахояш амали охирин амали тақсим аст. Агар барои баъзе қимати тағийирёбандахо маҳраҷи каср *v* ба нул мубаддал гардад, он гоҳ барои ин қимат каср маъно надорад (ниг. ба мисоли

3-и банди 1). Масалан, касри $\frac{x}{x^2-y^2} = \frac{x}{(x-y)(x+y)}$ барои ҳамон қиматҳои *x* ва *y*, ки $x-y \neq 0$ ё $x \neq y$ ва $x+y \neq 0$ ё $x \neq -y$ мебошанд,

маъно дорад. Дар навбати худ, касри $\frac{2}{a(a-1)}$ маъно надорад, агар $a(a-1)=0$ шавад, яъне дар ҳолати $a=0$ ва $a=1$ будан.

Таърифи 2. Соҳаи муайянии каср ё соҳаи қиматҳои имконпазири тағийирёбандахо гуфта, ҳамаи ҳамон қиматҳои тағийирёбандахоро меноманд, ки барояшон каср маъно дорад.

Зоҳирон фаҳмост, ки соҳаи муайянии ифодаи касран ратсионалӣ аз ҳамаи ҳамон қиматҳои тағийирёбандахо иборат аст, ки барояшон ҳар як касри ифода маъно дорад. Рафту агар

сурат ва маҳрачи каср ифодаҳои бутун бошанд, он гоҳ соҳаи муайянни чунин каср аз ҳамаи ҳамон қиматҳо иборат аст, ки барояшон қимати маҳраҷ адади гайринулий аст.

Мисоли 1. Касри $\frac{2x+1}{x-3}$ ҳангоми $x=-3, -1, 0, \frac{4}{5}$ ва 2 будан, мувофиқан қиматҳои $\frac{5}{6}, \frac{1}{4}, -\frac{1}{3}, -1\frac{2}{11}$ ва -5-ро қабул менамояд.

Ҳангоми $x=3$ будан маҳрачи каср $x-3$ ба нул мубаддал мегардад. Ба нул бошад, тақсим номумкин аст. Пас, ҳамаи қиматҳо, ба гайр аз қимати $x=3$, соҳаи муайянни каср ё қиматҳои имконпазири тағиyrёбандай x аст.

Мисоли 2. Соҳаи муайянни касри $\frac{2a+b}{a^2-4}$ -ро меёбем.

Азбаски $a^2-4=(a-2)(a+2)$ аст, пас касрро дар намуди $\frac{2a+b}{(a-2)(a+2)}$ навишта мебинем, ки ҳангоми $(a-2)(a+2)=0$, яъне $a-2=0$ ё $a+2=0$ будан маҳрачи он нул мешавад. Ҳамин тариқ, агар $a=2$ ё $a=-2$ бошад, маҳраҷ a^2-4 баробари нул аст.

Инак, соҳаи муайянни каср ҳамаи қиматҳои a , гайр аз қиматҳои $a=2$ ва $a=-2$ аст. Кўтоҳ, соҳаи муайянни каср $a \neq 2$ ва $a \neq -2$ аст.

Мисоли 3. Соҳаи муайянни ифодаи $x^3 + \frac{2}{x} - \frac{3x}{x-1}$ -ро меёбем.

Ин ифода дар таркиби худ як ифодаи бутун ва ду касрро дорост. Касри якум маъно дорад, агар $x \neq 0$ бошад. Касри дуюм ҳангоми $x-1 \neq 0$ ё $x \neq 1$ будан маъно дорад.

Ҳамин тариқ, ҳамаи қиматҳои тағиyrёбандай, ки ба 0 ё ба 1 баробар нестанд, соҳаи муайянни ин ифода мебошанд.

Мисоли 4. Қимати тағиyrёбандаро, ки барояш қимати касри $\frac{2y-5}{y+4}$ ба нул баробар аст, меёбем.

Каср ба нул баробар аст, агар сурати он (тақсимшаванд) нул бошад: $2y-5=0$. Аз ин чо, $2y=5$, $y=2,5$.

Инак, ҳангоми $y=2,5$ будан, қимати касри мазкур нул аст.

?

1. Касри ратсионалй чист? 2. Оё хар гуна ифодаи касран ратсионалй каср аст? 3. Дар кадом ҳолат каср маъно надорад? 4. Кадом қиматҳои тағийирёбандахо соҳаи муайяни каср ё соҳаи қиматҳои имконпазири тағийирёбандахоро ташкил медиҳанд? 5. Соҳаи муайяни касреро, ки сурату маҳраҷаш ифодаи бутун аст, чӣ тавр мееёбанд?

27. Кадоме аз ифодаҳои ратсионалии

$$\frac{a^2 - 1}{a^3 + 1}, \quad \frac{x+y}{2} + x, \quad a^2 + 2a - 6, \quad a^6 + \frac{b^4}{c^3}, \quad \frac{a^2 + 3}{4a}, \quad -\frac{2}{5},$$

$$5a^2 + 2, \quad 4a + \frac{2}{a}, \quad x^2 + 1 + \frac{1}{x^2}, \quad \frac{4}{3}x^2, \quad \frac{2x+1}{x-1}, \quad \frac{4x}{x^3 + 1}$$

бутунан ратсионалй ва кадомашон касран ратсионалианд? Кадоми онҳо каср ҳастанд?

28. Барои кадом қимати тағийирёбанда ифода маъно дорад:

$$\text{а)} \frac{2x-1}{4x+3}; \quad \text{б)} \frac{2}{a-1}; \quad \text{в)} \frac{4}{5}x^2 + 1;$$

$$\text{г)} a + \frac{3}{2a+4}; \quad \text{д)} \frac{2}{(x-1)(x-2)}; \quad \text{е)} \frac{4}{5}a?$$

29. Барои кадом қимати тағийирёбанда ифода маъно надорад:

$$\text{а)} \frac{3x-1}{2-x}; \quad \text{б)} b + \frac{1}{2b-1}; \quad \text{в)} \frac{4x+1}{(4x-1)(2x+5)}; \quad \text{г)} \frac{x}{x^2 - 25}?$$

30. Соҳаи муайяни касрро ёбед:

$$\text{а)} \frac{3x}{2x-7}; \quad \text{б)} \frac{2x+1}{3x+5}; \quad \text{в)} \frac{2x+6}{(x-2)(x-4)}; \quad \text{г)} \frac{2x-1}{(x+5)(2x-3)};$$

$$\text{д)} \frac{3x+4}{5x-1}; \quad \text{е)} \frac{4x}{x^2 - 9}; \quad \text{ж)} \frac{x-1}{(2x-5)(x+1)}; \quad \text{з)} \frac{5x}{(4x-3)(x-6)}.$$

31. Барои кадом қиматҳои тағийирёбанда қимати касри:

$$\text{а)} \frac{y-6}{5}; \quad \text{б)} \frac{2x+1}{7}; \quad \text{в)} \frac{x(x-2)}{x+3}; \quad \text{г)} \frac{x(x-1)}{x-2}$$

ба нул баробар аст?

32. Қимати тағийирёбандаро, ки барои он ифода нул нест, ёбед:

$$\text{а)} \frac{2x-3}{5}; \quad \text{б)} \frac{x-2}{x+4}; \quad \text{в)} \frac{x^2-36}{x}; \quad \text{г)} \frac{x(x+3)}{4x-5}.$$

33. Соҳаи муайяни функсияро ёбед:

$$\text{а)} y = \frac{1}{x-1}; \quad \text{б)} y = \frac{2x+1}{x(x+3)}; \quad \text{в)} y = \frac{1}{1+x}; \quad \text{г)} y = x + \frac{1}{x+2}.$$

34. Барои қадом қимати тағийирёбандаро касри $\frac{2x-3}{5}$ ба:

а) -2; б) -1; в) 3; г) -5 баробар мешавад?

35. Нишон дихед, ки барои қиматҳои дилҳоҳи тағийирёбандаро қимати касри:

а) $\frac{2}{x^2+2}$ мусбат; б) $\frac{y^2+1}{-2}$ манғӣ; в) $\frac{(x-1)^2}{10}$ ғайриманғӣ;

г) $\frac{(y+2)^2}{-y^2-4}$ ғайримусбат мебошад.

36. Оё аломати касри $\frac{a}{\beta}$ ҳангоми $a>0$ ва $\beta<0$ будан мусбат аст? Ҳангоми $a<0$ ва $\beta>0$ буданчӣ?

37. Касре тартиб дихед, ки:

а) сурати он фарқи квадратҳои тағийирёбандаро x ва y буда, маҳраҷаш ҳосили чамъи онҳост;

б) сураташ фарқи тағийирёбандаро x ва y буда, маҳраҷаш дучандай ҳосили зарби онҳо аст.

38. Ҷадвалро пур кунед:

x	-2	-1,5	0	$\frac{1}{2}$	2	2,5	3
x^2+4x							

39. Чунин қимати тағийирёбандаро ёбед, ки барои он қиматҳои ифодаҳо ба ҳам баробаранд:

$$\text{а)} 4+5a \text{ ва } 3a+4; \quad \text{б)} 2+\frac{x-1}{2} \text{ ва } 3x-5.$$

40. Нисбати суммаи кубҳои агадҳои a ва b -ро бар суммаи квадратҳои онҳо тартиб дода, қимати нисбатро ҳангоми $a=-4$ ва $b=-2$ будан хисоб кунед.

41. Барои кадом қиматҳои a решай муодила нул аст:

- a) $ax - 7 = 2a - x$; б) $3ay + 12 = 3a + 4$;
 в) $a^2 + ax = 4x + 1$; г) $a^2 + az = z + 9$?

Машқҳо барои тақрор

42. Бисёрузваро ба зарбкунандаҳо ҷудо қунед:

- а) $mx+2m$; б) x^3+x^2+x ; в) $20ax-10ay$;
 г) $-15a^2x^2+5a^3x$; д) x^2-5ax ; е) $5v^3-10v^2+5v$.

43. Ифодаро сода намоед:

- a) $\sigma^2 - (\sigma+1)(\sigma-5);$
 б) $3x(1-3x)+9x^2;$
 в) $(4x-0,5)(4x+0,5)-16x^2;$
 г) $2(x-2v)(2v+x)-0,5v(x-16v).$

44. Баъди 5 соату 25 дақиқа пас аз он ки амад равон шуд, қаиқ ба ҳаракат сар кард. Дар кадом масофа аз бандар онҳо вомехӯранд, агар суръати оби дарё 3 км/соат ва суръати қаиқ дар оби ором 13 км/соат бошад?

45. Хангоми хүшк кардан, ангур чоряки массаи худро нигох

медорад. $\frac{3}{4}$ ҳиссаи ангури хушк қанд аст. 42 кг ангур чӣ қадар қанд дорад?

4. ХОСИЯТИ АСОСИИ КАСР. ИХТИСОРИ КАСРХО

Хотиррасон мекунем, ки дар курси математикаи синфи VI

нисбати ду адад $\frac{m}{n}$ -ро касри оди ё касри ададии оди номида будем, ки дар ин чо m адади бутун ва n адади натуралӣ аст. Инчунин дида будем, ки агар сурату маҳрачи касрро якбора ба ҳамон адади гайринулӣ зарб ё таксим намоем, аз ин бузургии каср

тагийр намеёбад. Янье $\frac{m}{n} = \frac{mp}{np}$ ба $\frac{m}{n} = \frac{\frac{m}{p}}{\frac{n}{p}}$ барои ҳар гуна $p \neq 0$.

Ин хосияти асосии каср аст. Вай имконият медиҳад, ки каср ихтисор карда шавад, ки ин аз тақсим намудани сурату маҳрачи каср ба ҳамон як адади натуралӣ иборат аст. Барои ин сурату маҳраҷро ба зарбунандаҳои сода ҷудо карда, зарбунандаи умумии онҳоро ҳат задан лозим аст. Масалан,

$$\frac{21}{51} = \frac{3 \cdot 7}{3 \cdot 17} = \frac{7}{17}; \quad \frac{156}{286} = \frac{2 \cdot 6 \cdot 13}{2 \cdot 11 \cdot 13} = \frac{6}{11}.$$

Нишон медиҳем, ки ин хосият барои касри ратсионалии $\frac{u}{v}$ низ дуруст аст. Тавре дидем, барои қиматҳои соҳаи муайяни тағйирёбандаҳо, қимати мувофиқи касри ратсионалӣ, касри ададӣ аст. Барои ҳамин қиматҳо, қимати ягон ифодаи мушаххаси t ҳам ба ададе баробар аст. Агар ин адад нул набошад, пас аз рӯйи хосияти касри ададӣ, баробарии

$$\frac{u}{v} = \frac{u \cdot t}{v \cdot t} \quad (4)$$

барои ҳамин қиматҳо дуруст мебошад. Масалан, сурат ва маҳрачи касри $\frac{x}{x-2}$ -ро ба $x+1$ зарб карда, касри $\frac{x(x+1)}{(x-2)(x+1)}$ ҳосил мекунем. Касри якум ҳангоми $x=2$ ва касри дуюм ҳангоми $x=2$ ва $x=-1$ будан маъно надоранд. Барои ҳамаи дигар қиматҳои тағйирёбандаҳо қимати ин ифодаҳо мавҷуд буда якхелаанд. Дар хақиқат, масалан, ҳангоми $x=5$ будан ифодаи $\frac{x}{x-2}$ ба $\frac{5}{3}$ ва ифодаи $\frac{x(x+1)}{(x-2)(x+1)}$ низ ба $\frac{5}{3}$ баробар мебошад. Ҳангоми $x=1$ будан касри якум ба -1 ва касри дуюм ба $\frac{1 \cdot 2}{(-1) \cdot 2}$, яъне боз ба -1 баробар аст.

Таъриф. **Ду ифодаи аз тағйирёбандаҳои якхела иборат, айниятан баробар номида мешаванд, агар барои қиматҳои имконпазири тағйирёбандаҳо қиматҳои мувофиқи онҳо бо ҳам баробар бошанд.**

Ҳамин тарик, $\frac{x}{x-2}$ ба $\frac{x(x+1)}{(x-2)(x+1)}$ айниятан баробар аст,

агар $x \neq -1$ ва $x \neq 2$ бошад.

Ду ифодаи айниятан баробарро бо аломати баробарӣ бо ҳам пайваст карда, **айният** ҳосил мекунем. Инак, баробарии

$$\frac{x}{x-2} = \frac{x(x+1)}{(x-2)(x+1)}$$

айният мебошад.

Аз мулоҳизаҳои боло бармеояд, ки баробарии (4) айният аст, яъне барои ҳамаи қиматҳои имконпазири тағиیرёбандахо (барои ҳамаи қиматҳо аз соҳаи муайянни касрҳои дар қисми чап ва рост будаи он) дуруст аст. Ҳосияtero, ки бо воситаи айнияти (4) ифода шудааст, ҳосияти асосии каср меноманд. Айниятан тағиир додани ифода *табдилдиҳии айниятии* он ном дорад.

Ҳосияти асосии каср (4) имконият медиҳад, ки каср ихтисор карда шавад, ки ин яке аз намудҳои табдилдиҳии айниятӣ аст. Барои ин сурат ва маҳрачи касрро ба ифодаҳои аз зарбкунандаҳо иборатбуда чудо карда, ифодаҳои умумии онхоро хат задан даркор аст.

Мисоли 1. Касри $\frac{49x^7y^4}{63x^3y^4}$ -ро ихтисор мекунем.

Сурат ва маҳрачи касрро ба намуди ҳосили зарбҳои дорои ҳамон як зарбкунандай $7x^3y^4$ буда, ифода карда, касрро ба ҳамин зарбкунанда ихтисор мекунем:

$$\frac{49x^7y^4}{63x^3y^4} = \frac{7x^4 \cdot 7x^3y^4}{9 \cdot 7x^3y^4} = \frac{7x^4}{9} = \frac{7}{9}x^4.$$

Мисоли 2. Касри $\frac{a^2-4}{a+2}$ -ро ихтисор менамоем.

Суратро ба зарбкунандаҳо чудо мекунем: $a^2-4=(a-2)(a+2)$. Пас

$$\frac{a^2-4}{a+2} = \frac{(a-2)(a+2)}{a+2}.$$

Ифодаи $a+2$ зарбкунандаи умумии сурату маҳраҷ аст. Ба он ихтисор карда, меёбем: $\frac{a^2 - 4}{a + 2} = a - 2$.

$$\text{М и с о л и 3. а)} \quad \frac{x^2 - y^2}{x^3 - y^3} = \frac{(x-y)(x+y)}{(x-y)(x^2 + xy + y^2)} = \frac{x+y}{x^2 + xy + y^2};$$

$$6) \quad \frac{3x - 6y}{18y - 9x} = \frac{3(x - 2y)}{9(2y - x)} = \frac{3(x - 2y)}{3 \cdot (-1) \cdot 3(x - 2y)} = \frac{1}{3 \cdot (-1)} = -\frac{1}{3}.$$

Айнияти (4)-ро барои ба маҳрачи додашуда овардани касрҳо низ истифода кардан мумкин аст.

М и с о л и 4. Касри $\frac{6}{4a^2c}$ -ро ба маҳрачи $20a^3c^2$ меорем.

Азбаски $20a^3c^2 = 4a^2c \cdot 5ac$ аст, пас сурат ва маҳрачи касрро ба $5ac$ зарб намуда, $\frac{6}{4a^2c} = \frac{6 \cdot 5ac}{4a^2c \cdot 5ac} = \frac{5abc}{20a^3c^2}$ -ро ҳосил мекунем.

Зарбкунандаи $5ac$ зарбкунандаи *иловагӣ* сурату маҳраҷ ном дорад.

М и с о л и 5. Касри $\frac{2}{3x-4y}$ -ро ба маҳрачи $4y-3x$ меорем.

Барои ин кифоя аст, ки сурату маҳраҷро ба -1 зарб кунем:

$$\frac{2}{3x-4y} = \frac{2 \cdot (-1)}{(3x-4y) \cdot (-1)} = \frac{-2}{-3x+4y} = -\frac{2}{4y-3x}.$$

Дар ин ҷо зарбкунандаи *иловагӣ* адади -1 мебошад. Қайд

мекунем, ки ифодаҳои $\frac{-u}{v}$ ва $\frac{u}{-v}$ айниятан ба $-\frac{u}{v}$ баробаранд,

яъне $\frac{-u}{v} = \frac{u}{-v} = -\frac{u}{v}$, ки аз ин мо дар боло истифода кардем.

Дар охир қайд менамоем, ки пеш аз ҳисоби қимати каср ихтисори он, ҳисобро хеле кӯтоҳ мекунад.

М и с о л и 6. Қимати касри $\frac{15a^2 - 10ab}{3ab - 2b^2}$ -ро ҳангоми $a=-2$ ва $b=-0,1$ меёбем.

$$\text{Дорем: } \frac{15a^2 - 10ab}{3ab - 2b^2} = \frac{5a(3a - 2b)}{b(3a - 2b)} = \frac{5a}{b} = \frac{5 \cdot (-2)}{-0,1} = 100.$$

?

- 1.** Хосияти асосии касри ададиро баён карда, тарзи ихтисори онро фаҳмонед? **2.** Чӣ гуна ифодаҳоро айниятан баробар меноманд?
- 3.** Таърифи айниятро оред. **4.** Табдилдиҳии айниятии ифода чист?
- 5.** Чаро ихтисори каср як тарзи табдилдиҳии айниятӣ аст?
- 6.** Мағхуми зарбқунандай иловагии касрро шарҳ дидед. **7.** Чаро ихтисори каср ҳисоби қимати онро осон мегардонад?

46. Магар қимати каср тағиیر меёбад, агар сурат ва маҳрачи он ба 10 зарб ё тақсим карда шавад?

47. Оё баробарии зерин айният аст:

$$a) \frac{x-y}{x} = \frac{x^2 - xy}{x^2}; \quad b) \frac{a-b}{a+b} = \frac{a^2 - b^2}{a^2 + b^2};$$

$$v) \frac{6a-2b}{10a} = \frac{3a-b}{5a}; \quad g) \frac{0,2t-1}{0,2t+1} = \frac{t-1}{2t+20}?$$

48. Исбот кунед, ки баробарии зерин айният аст:

$$a) (x^2-16):(x+4)=x-4; \quad b) \frac{a^2+a-2}{a-1} = a+2;$$

$$v) \frac{7+6y-y^2}{y-7} = -y-1; \quad g) (2t-10):(t-5)=2.$$

49. Касрро ихтисор кунед:

$$a) \frac{4x}{5x}; \quad b) \frac{6a}{18a^2}; \quad v) \frac{18xy}{9x};$$

$$g) \frac{26x^3}{91xy}; \quad d) \frac{0,3n^3}{0,6n^5}; \quad e) -\frac{4xy}{7x^2y};$$

$$ж) \frac{8z^2x^2}{32zx^3}; \quad 3) \frac{-24m^3}{-16m^2n}; \quad и) \frac{(-a)^5}{(-a)^3};$$

$$к) \frac{(x-y)^2}{y-x}; \quad п) \frac{a-b}{(b-a)^3}; \quad м) \frac{5m(m-n)}{15m(n-m)}.$$

50. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{0,4x^2t^2z}{0,2xt^3z^2};$ б) $\frac{0,8a^2\epsilon c^3}{0,4a^5\epsilon^4c};$ в) $\frac{3a(x+y)^2}{9a^2(x+y)};$

г) $\frac{0,1x^3y^5(a+\epsilon)}{3x^2y^3(a+\epsilon)^3};$ д) $\frac{x^2-2xy}{xy-2y^2};$ е) $\frac{1-x^2}{x^2-x};$

ж) $\frac{x^6-y^6}{x^3-y^3};$ з) $\frac{3a-6\epsilon+9c}{5a-10\epsilon+15c};$ и) $\frac{xy}{x^2y-y^2x};$

к) $\frac{4\kappa^2-p^2}{(p-2\kappa)^2};$ л) $\frac{4+2a+a^2}{a^3-8};$ м) $\frac{4a^2\epsilon-25\epsilon^3}{2a^2-5a\epsilon}.$

51. Дар баробарй зарбкунандаи иловагии сурату маҳрачи касри дар қисми рост бударо ёбед:

а) $\frac{a}{5a^2\epsilon} = \frac{5a^2\epsilon}{25a^3\epsilon^2};$ б) $\frac{4}{x-y} = -\frac{4y}{y^2-xy}.$

52. Ифодаро сода кунед:

а) $\frac{5a^2+3a\epsilon}{a^2-0,36\epsilon^2};$ б) $\frac{8y^3-1}{y-4y^3};$ в) $\frac{x^2y^2}{x^3y^2-y^3x^2};$ г) $\frac{ax-\epsilon x}{a-\epsilon}.$

53. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\frac{51+17^2}{10};$ б) $\frac{37^2+111}{40};$ в) $\frac{29^2+116}{66}.$

54. Касрро ихтисор намоед:

а) $\frac{p^2-4q^2}{p^3+2p^2q};$ б) $\frac{x^2-25y^2}{2x-10y};$ в) $\frac{\epsilon+3}{\epsilon^3+27};$

г) $\frac{a^2-\epsilon^2}{a^2-2a\epsilon+\epsilon^2};$ д) $\frac{xz+yz}{yz+xz};$ е) $\frac{10x^2y^5(4a-3\epsilon)}{-18x^3y^4(3\epsilon-4a)};$

ж) $\frac{a^2+3a+9}{27-a^3};$ з) $\frac{y^6-y^8}{y^4-y^2};$ и) $\frac{4x^2-y^2}{(10x-5y)^2};$

к) $\frac{x^{30}-x^{23}+x^{16}}{x^{30}+x^9};$ л) $\frac{3m^2-3n^2}{6m^3+6n^3};$ м) $\frac{x^3+y^3}{x^2-y^2}.$

55. Қимати касрро ёбед:

a) $\frac{2x^2 + 6xy}{4xy + 12y^2}$ ҳангоми $x = \frac{4}{5}$ ва $y = -0,2$ будан;

б) $\frac{7a^3\epsilon + 14a^4}{10a\epsilon^4 + 5\epsilon^5}$ ҳангоми $a = 1$ ва $\epsilon = 2$ будан.

56. Тақсимиро ичро намоед:

a) $\frac{x^2 - 49\epsilon^2}{x - 7\epsilon};$ б) $\frac{36a^2 - \epsilon^2}{6a + \epsilon};$ в) $\frac{81x^2 - 1}{1 - 9x};$

г) $\frac{64k^2 - 48km + 9m^2}{-8k + 3m};$ д) $\frac{8a^3 - 27\epsilon^3}{2a - 3\epsilon};$ е) $\frac{100t^2 - 1}{-10t - 1}.$

57. Қимати ифодаро ёбед:

a) $\frac{27x^3 - y^3}{18x^2 + 6xy + 2y^2}$ ҳангоми $x = \frac{2}{3}$ ва $y = 1$ будан;

б) $\frac{9x^2 - y^2}{6x + 2y}$ ҳангоми $x = \frac{1}{6}$ ва $y = 1$ будан.

58. Касри:

a) $\frac{5}{3x^2y}$ -ро ба маҳрачи $15x^3y^2$ оред;

б) $\frac{\epsilon}{\epsilon - 2}$ -ро ба маҳрачи $\epsilon^2 - 2\epsilon$ оред;

в) $\frac{a}{a - 2}$ -ро ба маҳрачи $4 - a^2$ оред;

г) $\frac{2}{x - y}$ -ро ба маҳрачи $\frac{2}{y - x}$ оред.

Машқҳо барои тақрор

59. Қимати тағийирёбандаро, ки барояш ифода маъно надорад, ёбед:

a) $\frac{3x + 1}{2x - 4};$ б) $\frac{x}{3x + 7};$ в) $\frac{x - 1}{2,5x - 1};$ г) $\frac{1}{4x - 6,4}.$

60. Соҳаи муайяни касрро ёбед:

а) $\frac{1}{2x+1,5}$; б) $\frac{x+4}{2x-7,2}$; в) $\frac{2}{(x-2)(3x-8)}$; г) $\frac{x-2}{x^2-16}$.

61. Муодиларо ҳал кунед:

а) $5(x-8,2)=2x+19$; б) $0,5(4-2a)=a-1,8$.

62. Дар 4 қишлоқ 2180 одам зиндагӣ мекунад. Дар дуюмин миқдори одамон нисбат ба якумин 3 маротиба зиёд аст. Нисбат ба дуюмин дар қишлоқи сеюм 108-то зиёд ва дар чорумин 78-то кам одам ҳаст. Дар ҳар як қишлоқ чанд одам зиндагӣ мекунад?

63. Ҳозир қисми гузаштаи шабонарӯз аз қисми бокимондааш 3,5 соат зиёд аст. Ҳозир соат чанд аст?

§ 2. СУММА ВА ФАРҚИ КАСРҲО

5. ЧАМЬ ВА ТАРҲИ КАСРҲОИ МАХРАЧАШОН ЯКХЕЛА

Тавре медонем, ҳосили чамъи ду касри одии маҳрачашон якхела касрест, ки сураташ ба чамъи суратҳои касрҳо ва маҳрачаш ба ҳамон маҳрачи умумӣ баробар аст. Яъне, ҳангоми натуралий будани m , n ва p :

$$\frac{m}{p} + \frac{n}{p} = \frac{m+n}{p}.$$

Масалан, $\frac{2}{9} + \frac{5}{9} = \frac{2+5}{9} = \frac{7}{9}$.

Касрҳои ратсионалии дилҳоҳи маҳрачашон аз ифодаҳои якхела иборатбуда, низ ҳамин хел чамъ карда мешаванд:

$$\frac{u}{v} + \frac{s}{v} = \frac{u+s}{v}. \quad (1)$$

Нишон медиҳем, ки барои қиматҳои дилҳоҳи имконпазири тағиyrёбандахо (барои қиматҳо аз соҳаи муайяни ҳар ду каср), яъне ҳангоми $v \neq 0$ будан, баробарии (1) чой дорад. Бо ибораи дигар, (1) айният аст.

Асосноккунии (1) айнан нишон додани қоиди чамъи касрҳои маҳрачашон якхелаи ададиро мемонад. Дар ҳақиқат, агар $\frac{u}{v} = t$,

$\frac{s}{v} = k$ бошад, он гоҳ мувофиқи таърифи ҳосили тақсим $u=vt$,

$s=vk$. Аз ин чо $u+s=vt+vk=v(t+k)$. Азбаски $v \neq 0$ аст, пас аз ин

чо боз мувофиқи таърифи ҳосили тақсим $t+k=\frac{u+s}{v}$. Акнун агар

ба назар гирем, ки қисми чапи ин баробарӣ ба $\frac{u}{v}+\frac{s}{v}$ баробар

аст, аз он дурустии (1)-ро ҳосил менамоем.

Мо айниятро ҳосил кардаем, ки он қоидай чамъи касрҳои маҳраҷашон якхеларо ифода менамояд: **барои чамъ кардани касрҳои маҳраҷашон якхела суратҳои онҳоро чамъ намуда, маҳраҷро бетагӣир гузоштан лозим аст.**

Ин қоида ҳангоми чамъ кардани микдори дилҳоҳи касрҳои ратсионалии маҳраҷашон якхела бетагӣир мемонад.

Акнун амали тарҳро барои касрҳои маҳраҷашон якхела дида мебароем. Нишон медиҳем, ки

$$\frac{u}{v}-\frac{s}{v}=\frac{u-s}{v}, \quad (2)$$

агар $v \neq 0$ бошад. Дурустии (2) аз он бармеояд, ки суммаи

касрҳои $\frac{u-s}{v}$ ва $\frac{s}{v}$ ба $\frac{u}{v}$ баробар аст, яъне

$$\frac{u-s}{v}+\frac{s}{v}=\frac{u-s+s}{v}=\frac{u}{v}.$$

Айнияти (2) қоидай тарҳи касрҳои маҳраҷашон якхеларо ифода менамояд: **барои ёфтани ҳосили тарҳи касрҳои маҳраҷашон якхела аз сурати қасри яқум сурати қасри дуюмро тарҳ намуда, маҳраҷро бетагӣир гузоштан лозим аст.**

Э з о ҳ. Дар назар дошта мешавад, ки баъди иҷрои амал қасри натиҷавӣ, агар имконпазир бошад, ихтисор карда мешавад.

Мисоли 1. Касрҳои $\frac{4a+5b}{9ab}$ ва $\frac{2a-2b}{9ab}$ -ро чамъ мекунем:

$$\frac{4a+5b}{9ab}+\frac{2a-2b}{9ab}=\frac{4a+5b+2a-2b}{9ab}=\frac{6a+3b}{9ab}=\frac{3(2a+b)}{9ab}=\frac{2a+b}{3ab}.$$

Мисоли 2. Аз касри $\frac{x^2+4}{2x-4}$ касри $\frac{4x}{2x-4}$ -ро тарҳ менамоем:

$$\frac{x^2+4}{2x-4} - \frac{4x}{2x-4} = \frac{x^2+4-4x}{2x-4} = \frac{(x-2)^2}{2(x-2)} = \frac{x-2}{2}.$$

Баъзан ичрои чамъу тарҳи касрҳо бо тарзи якҷоя нисбат бо тарзи пай дар пай қулайтар мебошад.

Мисоли 3. Ифодаи $\frac{7y-5}{12y} - \frac{10y-19}{12y} + \frac{10-15y}{12y}$ -ро сода

мекунем:

$$\begin{aligned} \frac{7y-5}{12y} - \frac{10y-19}{12y} + \frac{10-15y}{12y} &= \frac{7y-5-(10y-19)+10-15y}{12y} = \\ &= \frac{7y-5-10y+19+10-15y}{12y} = \frac{-18y+24}{12y} = \frac{24-18y}{12y} = \frac{6(4-3y)}{12y} = \frac{4-3y}{2y}. \end{aligned}$$

Мисоли 4. Касрҳои $\frac{2a}{x-a}$ ва $\frac{2x}{a-x}$ -ро чамъ мекунем.

Махрачи касрҳо аз ифодаҳои ба ҳам муқобил иборатанд. Аломати касри дуюм ва аломати махрачи онро иваз намуда, баробарии

$$\frac{2x}{a-x} = -\frac{2x}{x-a}$$

-ро ҳосил мекунем. Акнун дорем:

$$\begin{aligned} \frac{2a}{x-a} + \frac{2x}{a-x} &= \frac{2a}{x-a} + \left(-\frac{2x}{x-a} \right) = \frac{2a}{x-a} - \frac{2x}{x-a} = \frac{2a-2x}{x-a} = \\ &= \frac{-2(x-a)}{x-a} = -2. \end{aligned}$$

?

1. Қоидаҳои чамъ ва тарҳи касрҳои ратсионалии махраҷашон яхеларо баён кунед. 2. Магар бо қоидаҳои чамъу тарҳи касрҳои ададӣ ин қоидаҳо умумият доранд?
--

64. Амалхои чамъ ва тарҳро ичро кунед:

а) $\frac{x}{4} + \frac{y}{4}$; б) $\frac{2a}{3} - \frac{a}{3}$; в) $\frac{6\epsilon^2}{a} - \frac{8\epsilon^2}{a}$;

г) $\frac{3c-x}{\epsilon} + \frac{x}{\epsilon}$; д) $\frac{2x+3}{8} + \frac{x+1}{8}$; е) $-\frac{12a-11}{4} - \frac{1}{4}$;

ж) $\frac{5x-y^4}{2y^5} - \frac{y^4+5x}{2y^5}$; з) $\frac{5c-2d}{4c} - \frac{3d}{4c} + \frac{d-5c}{4c}$;

и) $\frac{a}{4} - \frac{2\epsilon-3a}{4}$; к) $\frac{a^2}{a-\epsilon} - \frac{\epsilon^2}{a-\epsilon}$; л) $\frac{x-9}{x^2-36} + \frac{3}{x^2-36}$;

м) $\frac{16}{a+4} - \frac{a^2}{a+4}$; н) $\frac{5a+2\epsilon}{(a+\epsilon)^2} - \frac{2a-\epsilon}{(a+\epsilon)^2}$.

65. Ба намуди каср нависед:

а) $\frac{4x}{3x^2} + \frac{5x}{3x^2}$; б) $\frac{2x^2}{2x^2+4x} - \frac{4x}{2x^2+4x}$; в) $\frac{8x^2}{9x^2-4} - \frac{6x-x^2}{9x^2-4}$;

г) $\frac{1}{x} - \frac{4}{x} + \frac{6-2x}{x}$; д) $\frac{2}{x-1} + \frac{3-5x}{x-1}$; е) $\frac{x+1}{x^2-1} - \frac{2x}{x^2-1}$;

ж) $\frac{3-x}{x^2} + \frac{2}{x^2} - \frac{4x-1}{x^2}$; з) $\frac{3x+5}{2x+3} + \frac{-5x-8}{2x+3}$; и) $\frac{x^2+3}{2x^2+4x} - \frac{3-2x}{2x^2+4x}$.

66. Қимати ифодаи:

а) $\frac{a^2+1}{a-2} - \frac{5}{a-2}$ -ро ҳангоми $a=1$ будан;

б) $\frac{3x-1}{x^2-16} + \frac{x+17}{x^2-16}$ -ро ҳангоми $x=2,5$ будан ёбед.

67. Аломати яке аз касрҳо ва аломати маҳрачи онро тағийир дода, амалхоро ичро кунед:

а) $\frac{2x}{x-y} - \frac{x}{y-x}$; б) $\frac{a}{a-\epsilon} + \frac{\epsilon}{\epsilon-a}$; в) $\frac{2a+c}{c-1} - \frac{3a-5c}{1-c}$;

$$\text{г) } \frac{2a+b}{a-b} - \frac{b}{b-a}; \quad \text{д) } \frac{a+5}{3a-2} + \frac{7-2a}{2-3a}; \quad \text{е) } \frac{x+y}{y-x} + \frac{x+y}{x-y};$$

$$\text{ж) } \frac{5ab+c}{2a-b} - \frac{2c-3ab}{b-2a}; \quad \text{з) } \frac{x^2+xy+y^2}{x^2-y^2} + \frac{x^2-xy+y^2}{y^2-x^2}.$$

68. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а) } \frac{x-4}{x^2-9} - \frac{1}{9-x^2} \quad \text{хангоми } x=2 \text{ будан;}$$

$$\text{б) } \frac{x^2}{x^2-2x} + \frac{x}{2x-x^2} \quad \text{хангоми } x=1 \text{ будан.}$$

69. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а) } \frac{y}{x-y} + \frac{x}{y-x}; \quad \text{б) } \frac{x^2+4}{x-2} + \frac{4x}{2-x};$$

$$\text{в) } \frac{5p}{2q-p} + \frac{10q}{p-2q}; \quad \text{г) } -\frac{y^2}{-y+1} - \frac{1}{y-1};$$

$$\text{д) } \frac{x^2+16y^2}{x-4y} + \frac{8xy}{4y-x}; \quad \text{е) } \frac{a^2-43}{a-6} - \frac{7}{6-a};$$

$$\text{ж) } \frac{x^2-2x}{x-3} - \frac{9-4x}{3-x}; \quad \text{з) } \frac{a^2}{a^2-4} + \frac{4}{4-a^2}.$$

70. Касрро ба намуди сумма ё фарқи касрҳо тасвир кунед:

$$\text{а) } \frac{2x+y}{x^2}; \quad \text{б) } \frac{x^2-4a^2x}{2ax^2}; \quad \text{в) } \frac{b^2+ab}{a^2}; \quad \text{г) } \frac{x^2-2xy}{x^3}.$$

71. Ба намуди сумма ё фарқи касрҳо ва ё ифодай бутуни касрӣ нависед:

$$\text{а) } \frac{3a+b}{a}; \quad \text{б) } \frac{x^2-3x+1}{x}; \quad \text{в) } \frac{x^2+2x-1}{x^2}; \quad \text{г) } \frac{a^2+4a}{2a}.$$

Машқҳо барои такрор

72. Муодиларо ҳал кунед:

а) $2(3x-5)-4x=x+1$; б) $2x-5(x+4)=32-x$;

в) $0,1(0,6x-5)+0,06=1,7(x-1,2)$; г) $2,1(0,1x+3,2)+0,3(1,7-x)=11$.

73. Соҳаи муайяни касрро нишон дихед:

а) $\frac{2a}{3a+9}$; б) $\frac{2x}{x^2+1}$; в) $\frac{3x}{5x(x+4)}$; г) $\frac{a}{(a+1)(a-2)}$.

74. Ҳосили чамъи тарафҳои якум ва дуюми секунча 58 см, ҳосили чамъи тарафҳои дуюм ва сеюм 52 см, ҳосили чамъи тарафҳои якум ва сеюми секунча бошад ба 50 см баробар аст. Тарафҳои секунчаро ёбед.

75. Ба зарбкунандаҳо чудо кунед:

а) $(2x-y)^2-4x^2$; б) $27y^3-27y^2+9y-1$; в) m^8-1 ; г) x^6-64 .

76. Се ададро чамъ карданд. Адади якум 51% ва дуюм 11%-и суммаро ташкил медиҳанд. Адади сеюм 7,6 аст. Ду адади аввала ва суммаро ёбед.

6. ЧАМЪ ВА ТАРХИ КАСРХОИ МАХРАЧАШОН ҲАРХЕЛА

Чамъ ва тархи касрҳои маҳраҷашон ҳархела (гуногун) ба чамъу тарҳи касрҳои маҳраҷашон яхела оварда мешавад.

Фарз мекунем, ки касрҳои $\frac{u}{v}$ ва $\frac{s}{t}$ -ро чамъ кардан лозим аст. Дар аввал онҳоро ба як маҳраҷи умумии ut меорем. Мувофиқи ҳосияти асосии каср, агар сурат ва маҳраҷи касри якумро бо маҳраҷи касри дуюм t , сурату маҳраҷи касри дуюмро бо маҳраҷи касри якум v зарб кунем, аз ин қимати касрҳо тағиیر намеёбад. Яъне,

$$\frac{u}{v} = \frac{ut}{vt}, \quad \frac{s}{t} = \frac{vs}{vt}.$$

Пас, мувофиқи қоидай чамъи касрҳои маҳраҷашон яхела ҳосил мекунем:

$$\frac{u}{v} + \frac{s}{t} = \frac{ut}{vt} + \frac{vs}{vt} = \frac{ut + vs}{vt}.$$

Айнан аз рўйи қоидай тарҳи касрҳои маҳрачашон якхела ҳосил мекунем:

$$\frac{u-s}{v-t} = \frac{ut}{vt} - \frac{vs}{vt} = \frac{ut-vs}{vt}.$$

Баръало дида мешавад, ки қоидай чамъу тарҳи касрҳои маҳрачашон ҳархела қоидай чамъу тарҳи касрҳои адади маҳрачашон гуногунро мемонад. Яъне касрҳоро пешакӣ ба маҳрачи умумӣ оварда, сонӣ амалро икро кардан лозим аст. Фаҳмост, ки аксар вақт назар ба истифодаи ҳосили зарби маҳраҷҳо, маҳрачи умумии содатарро ёфтани ва онро истифода кардан кулайтар аст.

Мисоли 1. Касрҳои $\frac{m}{6ab^3}$ ва $\frac{n}{8bc^2}$ -ро чамъ мекунем.

Хурдтарин каратнокии ададҳои 6 ва 8 адади 24 аст. Ба ин адад ҳамчун зарбкунандаҳо ҳамаи тағириёбандаҳои дар маҳраҷҳо бударо бо дараҷаи калонтаринашон сабт мекунем, яъне a , b^3 , c^2 -ро. Ифодай $24ab^3c^2$ маҳрачи умумӣ аст. Зарбкунандаҳои иловагии маҳраҷҳоро меёбем.

$$\frac{24ab^3c^2}{6ab^3} = 4c^2; \quad \frac{24ab^3c^2}{8bc^2} = 3ab^2.$$

$$\text{Пас } \frac{m}{6ab^3} + \frac{n}{8bc^2} = \frac{m \cdot 4c^2 + n \cdot 3ab^2}{24ab^3c^2} = \frac{4c^2m + 3ab^2n}{24ab^3c^2}.$$

Мисоли 2. Фарқи $\frac{a+4}{a^2-ab} - \frac{b+4}{ab-b^2}$ -ро ҳисоб мекунем.

Барои ёфтани маҳрачи умумӣ маҳрачи касрҳоро ба зарбкунандаҳо чудо мекунем: $a^2-ab=a(a-b)$, $ab-b^2=b(a-b)$. Ифодай $ab(a-b)$ маҳрачи умумӣ аст (вай нисбат ба $(a^2-ab)(ab-b^2)=ab(a-b)^2$ содатар мебошад). Зарбкунандаҳои иловагии маҳрачи касрҳо мувофиқан b ва a мебошанд. Барои ҳамин

$$\begin{aligned} \frac{a+4}{a^2-ab} - \frac{b+4}{ab-b^2} &= \frac{a+4}{a(a-b)} - \frac{b+4}{b(a-b)} = \frac{(a+4)b - (b+4)a}{ab(a-b)} = \\ &= \frac{ab+4b-ab-4a}{ab(a-b)} = \frac{4b-4a}{ab(a-b)} = \frac{-4a+4b}{ab(a-b)} = \frac{-4(a-b)}{ab(a-b)} = \frac{-4}{ab} = -\frac{4}{ab}. \end{aligned}$$

Чамъ ё тархи ифодаҳое, ки қасран ратсионалианд, ба чамъ ё тархи қасрҳо оварда мешавад.

Мисоли 3. Ифодаи $a+1+\frac{-a^2+2}{a-1}$ -ро сода менамоем.

Барои ин ифодаи $a+1$ -ро ба намуди қасри маҳраҷаш ба 1 баробар навишта, чамъи қасрҳоро иҷро менамоем:

$$\begin{aligned} a+1+\frac{2-a^2}{a-1} &= \frac{a+1}{1} + \frac{2-a^2}{a-1} = \frac{(a+1)(a-1)+(2-a^2)\cdot 1}{a-1} = \\ &= \frac{a^2-1+2-a^2}{a-1} = \frac{1}{a-1}. \end{aligned}$$

Қайд мекунем, ки ҳангоми тартиб додани маҳраҷи умумии қасрҳо истифодаи баробариҳои айниятии зерин

$$\frac{a}{b} = -\frac{-a}{b} = -\frac{a}{-b} = \frac{-a}{-b} \quad \text{ва} \quad ab = -(-a)b = -(-b)a = (-a)(-b)$$

баъзан хеле бамаврид аст. Масалан, барои ёфтани ҳосили чамъи

$\frac{1}{1-a} + \frac{1}{(a-1)^2}$. Дар ҳақиқат,

$$\begin{aligned} \frac{1}{1-a} + \frac{1}{(a-1)^2} &= -\frac{1}{-(1-a)} + \frac{1}{(a-1)^2} = -\frac{1}{a-1} + \frac{1}{(a-1)^2} = \\ &= \frac{1}{(a-1)^2} - \frac{1}{a-1} = \frac{1-(a-1)}{(a-1)^2} = \frac{2-a}{(a-1)^2}. \end{aligned}$$

Дар охир бо мақсади дурусттар азхудкунии тарзи ёфтани маҳраҷи умумии қасрҳо боз ҳалли чанд мисолро дида мебароем.

а) $\frac{3}{x} + \frac{1}{2} = \text{ (маҳраҷи умумӣ: } 2x) = \frac{6+x}{2x};$

б) $\frac{2}{a} - \frac{1}{a-1} = \text{ (маҳраҷи умумӣ: } a(a-1)) = \frac{2(a-1)-a}{a(a-1)} = \frac{a-2}{a(a-1)};$

в) $\frac{4}{x^2-1} + \frac{1}{(x-1)(x+3)} = \frac{4}{(x-1)(x+1)} + \frac{1}{(x-1)(x+3)} =$

$$(\text{махрачи умумӣ: } (x-1)(x+1)(x+3)) = \frac{4(x+3) + 1 \cdot (x+1)}{(x-1)(x+1)(x+3)} =$$

$$= \frac{5x+13}{(x-1)(x+1)(x+3)};$$

$$\text{г) } \frac{a^2 + 3a + 2}{a^2 + 2a + 1} - \frac{a^2 - 3a + 2}{a^2 - 4} = \frac{(a+1)(a+2)}{(a+1)^2} - \frac{(a-1)(a-2)}{(a-2)(a+2)} =$$

$$= \frac{a+2}{a+1} - \frac{a-1}{a+2} = (\text{махрачи умумӣ: } (a+1)(a+2)) =$$

$$= \frac{(a+2)^2 - (a-1)(a+1)}{(a+1)(a+2)} = \frac{a^2 + 4a + 4 - a^2 + 1}{(a+1)(a+2)} = \frac{4a + 5}{a^2 + 3a + 2}.$$

- 1.** Ду касри маҳраҷашон гуногунро чӣ тавр ба касрҳои маҳраҷашон якхела овардан мумкин аст? **2.** Содатарин маҳрачи умумии ду каср чист? **3.** Ҷамъ ё тарҳи касрҳои ратсионалии маҳраҷашон гуногун чӣ тавр иҷро карда мешаванд? **4.** Ҷамъ ё тарҳи ифодаҳои касран ратсионалий чӣ тавр ба ҷамъ ё тарҳи касрҳо оварда мешаванд?

?

77. Ҷамъ ё тарҳи касрҳоро иҷро намоед:

$$\text{а) } \frac{1}{x} + \frac{1}{4x}; \quad \text{б) } \frac{x}{2a} - \frac{3x}{7a}; \quad \text{в) } \frac{4}{2\epsilon} - \frac{1}{\epsilon^2};$$

$$\text{г) } \frac{a}{\epsilon} + \frac{\epsilon}{a}; \quad \text{д) } \frac{x}{2} - \frac{y}{6}; \quad \text{е) } \frac{3x+5}{35x} + \frac{x-3}{21x};$$

$$\text{ж) } \frac{2x}{a} - \frac{y}{\epsilon}; \quad \text{з) } \frac{2x}{mn} - \frac{3y}{m^2}; \quad \text{и) } \frac{x^2 - 2ab}{ax} - \frac{3ax - 2\epsilon^2}{\epsilon x};$$

$$\text{к) } \frac{2a^2 - 2\epsilon^2}{a\epsilon} + \frac{3\epsilon - 2a}{\epsilon}; \quad \text{л) } \frac{4(1+3a)}{5} + \frac{5(2a-3)}{4} - \frac{2(7a-5)}{3}.$$

78. Ба каср табдил дихед ва агар имкон бошад, ихтисор қунед:

$$\text{а) } \frac{2a+5\epsilon}{2a-\epsilon} - \frac{2a-3\epsilon}{\epsilon-2a} + \frac{4a-7\epsilon}{\epsilon-2a}; \quad \text{б) } \frac{3x-4y}{x-2y} - \frac{2x-y}{2y-x} + \frac{8y-x}{x-2y};$$

$$\begin{array}{lll}
 \text{в)} \frac{a}{a+\epsilon} - \frac{a}{a-\epsilon}; & \text{г)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} - \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; & \text{д)} \frac{2+\epsilon}{3} + \frac{7}{2\epsilon} + \frac{2\epsilon-3}{3+2\epsilon}; \\
 \text{е)} \frac{a}{2x+4} - \frac{a}{3x+6}; & \text{ж)} \frac{x}{6a-12} + \frac{x}{2-a}; & \text{з)} \frac{3-2x}{5x^2-10x} - \frac{4x+1}{x^2-4}; \\
 \text{и)} \frac{4n}{m^2-mk} - \frac{5m}{nm-nk}; & \text{к)} \frac{2a-1}{81-a^2} - \frac{3a-2}{a^2+18a+81}; & \text{л)} \frac{7y-1}{6y^2+2y} + \frac{5-3y}{9y^2-1}.
 \end{array}$$

79. Ифодаро сода карда, қиматашро ҳангоми $x=2$ будан хисоб кунед:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} \frac{x+2}{x^2-4x} - \frac{x}{x^2-16}; & \text{б)} \frac{x+2}{x^2+3x} + \frac{x+1}{x^2-9}; \\
 \text{в)} \frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+2} - \frac{2x-5}{(x-1)(x+2)}; & \text{г)} \frac{10}{4x-5} + \frac{32x+60}{25-16x^2}.
 \end{array}$$

80. Ифодаро сода кунед:

$$\begin{array}{llll}
 \text{а)} 2 - \frac{x}{3} + \frac{y}{2}; & \text{б)} \frac{1}{x} + 4 - \frac{5}{x}; & \text{в)} x + \frac{2x-y}{3}; \\
 \text{г)} \frac{4a-2\epsilon}{5} - \frac{\epsilon-2a}{7} - 3; & \text{д)} a-\epsilon + \frac{\epsilon^2}{a+\epsilon}; \\
 \text{е)} a^2 - \frac{a^4+1}{a^2-1} + 1; & \text{ж)} \frac{\epsilon-1}{16-\epsilon^2} - 3 - \frac{5}{\epsilon+4}; \\
 \text{з)} x - \frac{16}{x-4} - 4; & \text{и)} \frac{a+1}{25-a^2} - \frac{4}{a+5} + 2.
 \end{array}$$

81. Ифодаро дар намуди каср навишта, касрро дар холати имконпазир ихтисор намоед:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} \frac{3x}{(x-1)(x+2)} - \frac{1}{x-1}; & \text{б)} \frac{5}{x+1} - \frac{3}{x+3} - \frac{1}{x+5}; \\
 \text{в)} \frac{4}{x^2-1} + \frac{2}{x+1}; & \text{г)} \frac{3}{a-1} + \frac{1}{a} - \frac{4}{a+1};
 \end{array}$$

$$\begin{aligned}
 \text{д)} & \frac{2a+\epsilon}{2a^2-a\epsilon} - \frac{4\epsilon}{4a^2-\epsilon^2} - \frac{2a-\epsilon}{2a^2+a\epsilon}; \quad \text{е)} \frac{2x^2+16}{x^3+8} - \frac{2}{x+2}; \\
 \text{ж)} & \frac{3y^2-15}{(y+1)(y+3)} - \frac{2y}{y+3}; \quad \text{з)} \frac{1}{12-6x} - \frac{1}{-4+2x}; \\
 \text{и)} & \frac{2}{3a\epsilon+a^2} - \frac{4}{a^2-9\epsilon^2} - \frac{1}{3\epsilon-a}; \quad \text{к)} \frac{3}{x^2-3x} - \frac{2}{x^2+x} - \frac{1}{(x+1)(x-3)}.
 \end{aligned}$$

82. Ба чои нүқтахо ифодаҳои лозимири гузоред ва хисобкуниро ба охир расонед:

$$\begin{aligned}
 \text{а)} & \frac{x+3}{2+x} + \frac{2-x}{...} = \frac{(x+3)(x-3) + (2+x)(2-x)}{...}; \\
 \text{б)} & \frac{a^2}{a^2-1} - \frac{a+5}{...} + \frac{2}{...} = \frac{a^2 - (a+5)(a-1) + 2(a^2-1)}{...}.
 \end{aligned}$$

83. Айниятро исбот кунед:

$$\text{а)} \frac{a^3-\epsilon^3}{a-\epsilon} - a\epsilon - \epsilon^2 = a^2; \quad \text{б)} \frac{3}{x+2} - \frac{2x-5}{x^2+x-2} = \frac{1}{x-1}.$$

84*. Амалҳоро ичро намоед:

$$\begin{aligned}
 \text{а)} & \frac{4}{y^2-4y} + \frac{1}{y^2+y}; \quad \text{б)} \frac{x+5}{x+2} - \frac{3}{x-3} + \frac{5x}{(x+2)(x-3)}; \\
 \text{в)} & \frac{2x+a}{3x-3a} - \frac{a-c}{2a-2c} - \frac{cx-a^2}{a^2-ac+cx-ax}; \\
 \text{г)} & 1+3a + \frac{9a^2}{1+3a} + \frac{1}{3a-1} + \frac{6a}{1-9a^2}.
 \end{aligned}$$

Машқҳо барои такрор

85. Касри $\frac{10x^3+640}{x^2-4x+16}$ -ро ихтисор карда, қиматашро ҳангоми:

а) $x=0,5$ будан; б) $x=-2$ будан ҳисоб кунед.

86. Функция бо формулаи $y = \frac{3x - 2}{4}$ дода шудааст.

Киматашро ҳангоми ба $-2; 0; 7$ баробар будани x муайян кунед. Барои қадом қиматҳои аргумент қимати функция ба $-3; 0; 8$ баробар мешавад?

87. а) Аз баробарии $\rho = \frac{m}{v}$ тағийирёбандай v -ро бо воситаи ρ ва m ифода кунед;

б) Аз баробарии $S = \frac{ab}{c}$ тағийирёбандай a -ро бо воситаи S , b ва c ифода кунед.

88. Дар 2 оғил говҳо нигоҳ дошта мешаванд. Агар аз оғили дуюм як гов ба оғили якум гузаронида шавад, миқдори говҳо дар ҳар ду оғил баробар мешавад. Агар аз оғили якум як гов ба дуюм гузаронида шавад, миқдори говҳои оғили якум нисфи миқдори говҳои оғили дуюмро ташкил медиҳад. Дар ҳар як оғил чанд гов буд?

89. Ҳисоб кунед:

а) $25^2 \cdot (-4)^2 \cdot (0,001)^3$; б) $(-0,125)^2 \cdot 8^2 \cdot 10^3$.

90. Айниятро исбот кунед:

а) $(a+b+c)(ab+ac+bc) = (a+b)(b+c)(c+a) + abc$;

б) $(a^2+b^2)(x^2+y^2) = (ax+by)^2 + (ay-bx)^2$.

91. Қисми чапи муодиларо ба зарбқунандаҳо чудо намуда, онро ҳал намоед:

а) $3x^2 - 9x = 0$; б) $y - 7 + y(y - 7) = 0$;

в) $2x^4 - x^3 = 0$; г) $(y+1)y + 3(y+1) = 0$.

§ 3. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ КАСРҲО

7. ЗАРБИ КАСРҲО. АМАЛИ БА ДАРАҶА БАРДОШТАНИ КАСР

Тавре медонем, ҳосили зарби ду каср касрест, ки сураташ ба ҳосили зарби суратҳо ва маҳраҷаш ба ҳосили зарби маҳраҷҳо баробар аст. Масалан,

$$\frac{2}{5} \cdot \frac{4}{9} = \frac{2 \cdot 4}{5 \cdot 9} = \frac{8}{45}.$$

Зарби касрҳои ратсионалӣ ҳам айнан ҳамииро мемонад:

$$\frac{u}{v} \cdot \frac{s}{t} = \frac{u \cdot s}{v \cdot t} = \frac{us}{vt}.$$

Нишон медиҳем, ки ин баробарӣ барои қиматҳои дилҳоҳи тағиیرёбандахо аз соҳаи муайянни касрҳо, яъне ҳамон қиматҳои тағиирёбандахо, ки барояшон $v \neq 0$ ва $t \neq 0$ аст, дуруст мебошад. Бигузор $\frac{u}{v} = m$, $\frac{s}{t} = n$. Аз ин ҷо мувофиқи таърифи ҳосили

тақсим $u=vm$, $s=tn$. Пас, $u \cdot s = vm \cdot tn = vt \cdot mn$. Ҳар ду тарафи ин баробариро ба $vt \neq 0$ тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$m \cdot n = \frac{us}{vt}.$$

Акнун ифодаҳои m ва n -ро дар ин баробарӣ гузошта, мебинем, ки

$$\frac{u}{v} \cdot \frac{s}{t} = \frac{us}{vt}.$$

Мо айниятро ҳосил кардем, ки аз он қоиди зарби касрҳо бармеояд: барои қасрро ба қаср зарб кардан суратҳоро бо ҳамдигар ва маҳраҷҳоро бо ҳамдигар зарб карда, ҳосили зарби якумро дар сурат ва ҳосили зарби дуюмро дар маҳраҷ навиштан лозим аст.

Мисоли 1. Касри $\frac{7a^4}{9b^2}$ -ро ба касри $\frac{3b}{14a^2}$ зарб мекунем:

$$\frac{7a^4}{9b^2} \cdot \frac{3b}{14a^2} = \frac{7a^4 \cdot 3b}{9b^2 \cdot 14a^2} = \frac{21a^4 b}{126a^2 b^2} = \frac{a^2}{6b}.$$

Мисоли 2. Касрҳои $\frac{x-y}{xy}$ ва $\frac{2xy}{xy-x^2}$ -ро зарб мезанем:

$$\frac{x-y}{xy} \cdot \frac{2xy}{xy-x^2} = \frac{(x-y) \cdot 2xy}{xy \cdot (xy-x^2)} = \frac{2(x-y)}{xy-x^2} = \frac{2(x-y)}{x(y-x)} =$$

$$= \frac{2(x-y)}{-x(x-y)} = \frac{2}{-x} = -\frac{2}{x}.$$

Мисоли 3. Касри $\frac{2x-1}{2x+1}$ -ро ба бисёраъзогии $4x^2-1$ зарб менамоем. Ҳангоми касрро ба бисёраъзогӣ ё бисёраъзогиро ба каср зарб кардан бисёраъзогиро дар намуди каср (махрачааш 1) менависанд ва пас аз он қоидай зарби касрҳоро татбиқ менамоянд:

$$\begin{aligned} \frac{2x-1}{2x+1} \cdot (4x^2-1) &= \frac{2x-1}{2x+1} \cdot \frac{4x^2-1}{1} = \frac{(2x-1)(4x^2-1)}{2x+1} = \\ &= \frac{(2x-1)(2x-1)(2x+1)}{2x+1} = (2x-1)^2 = 4x^2 - 4x + 1. \end{aligned}$$

Қоидай ҳосили зарби касрҳо ба ҳосили зарби якчанд зарбшавандаҳо низ татбиқшаванда аст. Алалхусус,

$$\frac{u}{v} \cdot \frac{s}{t} \cdot \frac{m}{n} = \frac{us}{vt} \cdot \frac{m}{n} = \frac{usm}{vtn}.$$

Акнун амали ба дараҷа бардоштани касрро дида мебароем. Аз таърифи дараҷаи бутуни касрҳои ададӣ ва қоидай ёфтани ҳосили зарби якчанд касрҳо бевосита бармеояд, ки барои ҳар гуна n -и натуралӣ айнияти зерин чой дорад:

$$\left(\frac{u}{v}\right)^n = \frac{u^n}{v^n}.$$

Яъне, барои ба дараҷа бардоштани каср, сурат ва маҳраҷро ба ҳамин дараҷа бардошта, натиҷаи яқумро дар сурат ва натиҷаи дуюмро дар маҳрачи каср навиштан лозим аст.

Мисоли 4. Касри $\frac{3a}{b^2}$ -ро ба дараҷаи се мебардорем:

$$\left(\frac{3a}{b^2}\right)^3 = \frac{(3a)^3}{(b^2)^3} = \frac{27a^3}{b^6}.$$

- ?
- | |
|--|
| 1. Ҳосили зарби ду касри ратсионалиро чй тавр мейбанд?
2. Магар қоидай зарби ду каср ба қоидай зарби касрхой одй шабоҳат дорад?
3. Бисёраъзогӣ ба каср чй тавр зарб карда мешавад?
4. Тарзи ба дараҷа бардоштани касрро фаҳмонед. |
|--|

92. Амали зарбро ичро кунед:

$$\text{а)} \frac{91}{46} \cdot \frac{23}{26}; \quad \text{б)} \frac{62}{5} \cdot \frac{10}{93}; \quad \text{в)} \frac{2}{3x} \cdot \frac{4y}{5}; \quad \text{г)} \frac{3a^2}{10} \cdot \frac{5}{a};$$

$$\text{д)} \frac{5x}{8y} \cdot \frac{7}{15}; \quad \text{е)} \frac{4}{3a} \cdot \frac{5a}{2}; \quad \text{ж)} \frac{12}{c^2} \cdot \frac{c^3}{24}; \quad \text{з)} \frac{5}{4x^3} \cdot \frac{16x^2}{25}.$$

93. Ба намуди каср ифода намоед:

$$\text{а)} \frac{a^2}{14} \cdot \frac{21}{a\epsilon}; \quad \text{б)} \frac{3,5}{x^2} \cdot \frac{4x^3}{2y^2}; \quad \text{в)} \frac{2a\epsilon}{15c} \cdot \frac{9ac}{4\epsilon};$$

$$\text{г)} \frac{7a\epsilon}{9\epsilon^3} \cdot \frac{3a^2}{14c^2}; \quad \text{д)} \frac{9a}{\epsilon c} \cdot \frac{2c}{3a\epsilon}; \quad \text{е)} \frac{2x^2z}{5y^3} \cdot \frac{15xy}{z^2};$$

$$\text{ж)} \frac{x^4}{y^3} \cdot \frac{y^2}{x^3}; \quad \text{з)} \frac{28a^2}{27x^3} \cdot \frac{63x^4}{140a}.$$

94. Сода намоед:

$$\text{а)} xy \cdot \frac{1}{y}; \quad \text{б)} c \cdot \frac{ac}{\epsilon}; \quad \text{в)} y^3 \cdot \frac{x}{y^2};$$

$$\text{г)} \frac{a^2}{\epsilon^2} \cdot a\epsilon; \quad \text{д)} \frac{7a}{4x^2} \cdot 6ax^2; \quad \text{е)} \frac{13x^{10}}{7} \cdot \frac{14}{x^7}.$$

95. Ифодаро ба каср табдил дихед:

$$\text{а)} \left(-\frac{x^2y^4}{2} \right) \cdot \frac{12}{xy^5}; \quad \text{б)} \frac{11a^2c^2}{7m} \cdot \left(-\frac{21m^2}{22a^4} \right);$$

$$\text{в)} \frac{a^3\epsilon^2}{c} \cdot \left(-\frac{c^3}{a\epsilon^4} \right); \quad \text{г)} \left(-\frac{2a^2\epsilon^2}{3mn^2} \right) \cdot \frac{m^2n^3}{14\epsilon^3a^2}.$$

96. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{20a^4x^3}{21\epsilon^7} \cdot \frac{7\epsilon^3\epsilon^4}{4x^6} \cdot \frac{3\epsilon^3x^2}{5\epsilon^6}; \quad \text{б)} \frac{\epsilon^3\epsilon^5}{3a^4d^4} \cdot \frac{36a^4d^3}{5\epsilon^2c^4} \cdot \frac{5a^3\epsilon}{4c^2}.$$

97. Ба дарача бардоред:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \left(\frac{1}{2x}\right)^3; & \text{б)} \left(\frac{x}{3y}\right)^4; \\ \text{в)} \left(\frac{n^2}{2m}\right)^3; & \text{г)} \left(\frac{4a^2}{5\epsilon^3}\right)^2; \\ \text{д)} \left(\frac{2x}{a^2\epsilon^2}\right)^3; & \text{е)} \left(-\frac{5a^2x}{y^4}\right)^2; \quad \text{ж)} \left(-\frac{3a\epsilon}{4m^2n}\right)^3; \\ \text{з)} \left(-\frac{4x^2}{5y^3}\right)^3. \end{array}$$

98. Ба намуди каср ифода намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{2x}{y^2} \cdot \frac{xy + y^2}{6}; & \text{б)} \frac{ax - ay}{4\epsilon^3} \cdot \frac{2\epsilon^4}{x - y}; \\ \text{в)} \frac{7a\epsilon}{cx + dx} \cdot \frac{ax + \epsilon x}{14a\epsilon}; & \text{г)} (a^2 - \epsilon^2) \cdot \frac{a - \epsilon}{a + \epsilon}; \\ \text{д)} -6x^3(a + \epsilon) \cdot \frac{3x}{a^2 - \epsilon^2}; & \text{е)} \frac{y}{3y^2 - 12} \cdot (y^2 - 4y + 4). \end{array}$$

99. Нишон дихед, ки натичаи зарб ифодаи бутун аст:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{a + \epsilon}{a - \epsilon} \cdot (a^2 - \epsilon^2); & \text{б)} (a^3 - \epsilon^3) \cdot \frac{a + \epsilon}{a^2 + a\epsilon + \epsilon^2}; \\ \text{в)} \frac{x^2 - y^2}{12y} \cdot \frac{6xy - 6y^2}{x + y}; & \text{г)} \frac{15\epsilon - 15a}{4\epsilon + 4a} \cdot \frac{2a + 2\epsilon}{5a - 5\epsilon}; \\ \text{д)} \frac{a^2 - \epsilon^2}{a^2 + \epsilon^2} \cdot \frac{3a^2 + 3\epsilon^2}{a + \epsilon}; & \text{е)} \frac{2x + 2y}{3z - y} \cdot \frac{y - 3z}{x + y}. \end{array}$$

100. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \frac{2x^2}{x^2 - 4} \cdot \frac{2a - ax}{5x}; \quad \text{б)} \frac{3 - a}{a} \cdot \frac{4a}{a^2 - 9};$$

в) $\frac{a^2 - b^2}{ab} \cdot \frac{a}{a-b};$ г) $\frac{(y+1)^2}{2y+10} \cdot \frac{y^2 - 25}{2y+2};$

д) $\frac{b^2 + 2bc}{a+1} \cdot \frac{5a+5}{b^2 - 4c^2};$ е) $\frac{x^2 - 1}{4x} \cdot \frac{x}{1+x};$

ж) $\frac{x^2 - 4x}{x+1} \cdot \frac{x^2 - 1}{2x-8};$ з) $\frac{10m^2 - 15m}{9m^2 + 36} \cdot \frac{3m^2 + 12}{2m^3 - 3m^2}.$

101. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\frac{25 - x^2}{24xy} \cdot \frac{48y^2}{x^2 - 10x + 25},$ агар $x=1$ ва $y=2$ бошад;

б) $\frac{0,04x^2 - 1}{y^2 - 3y + 9} \cdot \frac{27 + y^3}{0,2x - 1},$ агар $x=5$ ва $y=1$ бошад.

102. Касрҳоро зарб кунед:

а) $\frac{a^2 - b^2}{a^2 - 3a} \cdot \frac{a - 3}{(a + b)^2};$ б) $\frac{ax + ay}{x^2 - 2xy + y^2} \cdot \frac{x^2 - xy}{4x + 4y};$

в) $\frac{b^3 + 8}{18b^2 + 27b} \cdot \frac{2b + 3}{b^2 - 2b + 4};$ г) $\frac{12x^5}{x^3 + y^3} \cdot \frac{x^2 - xy + y^2}{8x^4};$

д) $\frac{y^2 - 2xy}{xy + 4x^2} \cdot \frac{4xy + y^2}{4x^2 - y^2};$ е) $\frac{x^2 + xy + y^2}{x + y} \cdot \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^3 - y^3};$

ж) $\frac{51a^6x^9}{56y^{11}} \cdot \frac{40xy^8}{9a^5} \cdot \frac{21y^3}{85ax^{10}};$ з) $\frac{a^3 - 1}{a^2 - 1} \cdot \frac{a^2 + 2a + 1}{a^2 + a + 1} \cdot \frac{1}{2a + 2}.$

Машқҳо барои тақрор

103. Соҳаи муайяни касри $\frac{2+x}{(2x-1)(10-3x)}$ -ро ёбед.

104. Касри $\frac{8x^5y^4 - 24x^2y^6}{20x^7y^2 - 60x^4y^4}$ -ро ихтисор карда нишон дихед,

ки бузургии он барои қиматҳои бо ҳам баробари x ва y доимӣ аст. Ин бузургии доимиро ёбед.

105. Ифодаҳои

$$\text{а)} \frac{1}{x-1} + \frac{x}{x^2-1} \text{ ва б)} \frac{6}{x-1} - \frac{1-2x}{1+x+x^2} - \frac{3x-5-4x^2}{x^3-1} \text{-ро сода}$$

намоед. Қимати онҳоро ҳангоми $x=-2$ будан ёбед.

106. x -ро бо воситаи a ва v ифода кунед:

$$\text{а)} 2x+a=v; \quad \text{б)} v-4x=a-v; \quad \text{в)} \frac{x}{a}+1=v; \quad \text{г)} v-5x=a.$$

107. Агар ба шохи ҳар як гул якторӣ булбул шинад, ба як булбул гул намерасад. Агар ба ҳар як гул дуторӣ булбул шинад, як гул холӣ мемонад. Чанд гулу булбул ҳаст?

8. ТАҚСИМИ КАСРҲО

Мо дида будем, ки ҳосили тақсими ду касри одӣ касрест, ки сураташ ба ҳосили зарби сурати зарбкунанда бар маҳрачи зарбшаванда ва маҳраҷаш ба ҳосили зарби маҳраҷи зарбкунанда бар сурати зарбшаванда баробар аст. Яъне, ҳангоми тақсим касри якумро ба касре зарб мекунанд, ки он ба касри дуюм чаппа аст. Масалан,

$$\frac{5}{8} : \frac{3}{4} = \frac{5 \cdot 4}{8 \cdot 3} = \frac{20}{24} = \frac{5}{6}.$$

Касрҳои дилҳоҳ низ ҳамин тавр тақсим карда мешаванд. Нишон медиҳем, ки барои қиматҳои дилҳоҳи имконпазири тағйирёбандаҳо, яъне ҳангоми $v \neq 0, s \neq 0$ ва $t \neq 0$ будан баробарии

$$\frac{u}{v} : \frac{s}{t} = \frac{u}{v} \cdot \frac{t}{s}$$

дуруст аст. Азбаски $\frac{s}{t} \cdot \frac{t}{s} = \frac{st}{st} = 1$ аст, пас $\frac{u}{v} = \frac{u}{v} \cdot 1 = \frac{u}{v} \cdot \frac{s}{s} \cdot \frac{t}{t} =$

$= \left(\frac{u}{v} \cdot \frac{t}{s} \right) \cdot \frac{s}{t}$. Аз ин ҷо мувофиқи таърифи ҳосили тақсим $(\frac{a}{b} = m)$

аст, агар $a=m v$ бошад) ҳосил мекунем:

$$\frac{u}{v} : \frac{s}{t} = \frac{u}{v} \cdot \frac{t}{s}.$$

Аз айнияти ҳосилшуда қоидай тақсими касрхо бармеояд:
барои як касрро ба касри дигар тақсим кардан, касри якумро ба касри нисбат ба дуюм чаппа зарб кардан лозим аст.

Айнияти мазкур ва қоидай зарби касрхоро истифода карда

$$\frac{u}{v} : \frac{s}{t} = \frac{u}{v} \cdot \frac{t}{s} = \frac{ut}{vs}$$

-ро ҳосил менамоем.

М и с о л и 1. Касри $\frac{4a^3}{b^5}$ -ро ба касри $\frac{8a^2}{b^3}$ тақсим мекунем:

$$\frac{4a^3}{b^5} : \frac{8a^2}{b^3} = \frac{4a^3}{b^5} \cdot \frac{b^3}{8a^2} = \frac{4a^3 \cdot b^3}{b^5 \cdot 8a^2} = \frac{4a^3 b^3}{8a^2 b^5} = \frac{a}{2b^2}.$$

М и с о л и 2. Касри $\frac{x-1}{x}$ -ро ба касри $\frac{x+1}{x-2}$ тақсим менамоем:

$$\frac{x-1}{x} : \frac{x+1}{x-2} = \frac{x-1}{x} \cdot \frac{x-2}{x+1} = \frac{(x-1)(x-2)}{x(x+1)} = \frac{x^2 - 3x + 2}{x^2 + x}.$$

Ҳангоми касрро ба бисёраъзогӣ ё бисёраъзогиро ба каср тақсим кардан аввал бисёраъзогиро дар намуди каср (маҳраҷаш 1) менависанд ва пас қоидай тақсими касрхоро татбиқ менамоянд.

М и с о л и 3. Касри $\frac{a^2 - 16}{4x}$ -ро ба бисёраъзогии $a+4$ тақсим мекунем:

$$\begin{aligned} \frac{a^2 - 16}{4x} : (a+4) &= \frac{a^2 - 16}{4x} \cdot \frac{1}{a+4} = \frac{a^2 - 16}{4x} \cdot \frac{1}{a+4} = \frac{a^2 - 16}{4x(a+4)} = \\ &= \frac{(a-4)(a+4)}{4x(a+4)} = \frac{a-4}{4x}. \end{aligned}$$

Дар охир тақсими мураккабтарро дидা мебароем.

М и с о л и 4.

$$\begin{aligned} & \frac{m^2 - n^2}{2a^2 - 2ab + b^2} \cdot \frac{m^2 + 2mn + n^2}{a^3 + b^3} = \frac{(m^2 - n^2) \cdot (a^3 + b^3)}{(2a^2 - 2ab + b^2) \cdot (m^2 + 2mn + n^2)} = \\ & = \frac{(m-n)(m+n)(a+b)(a^2 - ab + b^2)}{2(a^2 - ab + b^2)(n+m)^2} = \frac{(m-n)(a+b)}{2(m+n)}. \end{aligned}$$

?

1. Ҳосили тақсими ду касри ратсионалиро чӣ тавр мёбанд? 2. Магар қоидай тақсими ду каср ба қоидай тақсими касрҳои одӣ шабоҳат дорад?

108. Тақсимро ичро кунед:

- | | | |
|---------------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| a) $\frac{299}{989} : \frac{13}{43};$ | b) $\frac{55}{56} : \frac{11}{8};$ | c) $\frac{4a^2}{5b} : \frac{8a}{25};$ |
| г) $\frac{x^2}{4y} : \frac{xy}{20};$ | д) $\frac{13}{5y} : (39x^2);$ | е) $\frac{2a^4}{5b} : (8a^2b);$ |
| ж) $\frac{2}{x^3} : \frac{4}{xy^2};$ | з) $3x^2 : \frac{5x}{2};$ | и) $27a^3 : \frac{18a^4}{13b}.$ |

109. Ифодаро сода кунед:

- | | | |
|--|--|---|
| a) $\frac{3x^2y}{7a^2} : \frac{9xy^2}{14a};$ | б) $\frac{2x^2}{5y} : \frac{4x}{10y^3};$ | в) $\frac{4c}{21d^2} : \frac{6c^2}{7d};$ |
| г) $\frac{2x^4y^6}{3a} : \frac{2x^4y^3}{a^4};$ | д) $-\frac{7y^2}{12x^3} : \frac{y^6}{24x^7};$ | е) $\frac{48a^4b}{x} : \left(-\frac{24ab}{x^2}\right);$ |
| ж) $\frac{15x^2z}{a^7} : \frac{5xz}{-a^6};$ | з) $\left(-\frac{6xy^2}{5ab}\right) : \left(-\frac{9x^2y^2}{10ab}\right);$ | и) $\frac{192m^6n^9}{-77k^5p} : \frac{36m^5n^8}{55k^4p^3}.$ |

110*. Ба намуди каср ифода кунед:

- | | |
|--|---|
| a) $\frac{4x^2}{5y^3} : \frac{2x^3}{15y^2} \cdot \frac{7y}{3x};$ | б) $\frac{a^5x^4}{18c^9} : \frac{a^4x^5}{54c^8} : \frac{a^3}{9c^3x};$ |
|--|---|

$$\begin{array}{ll}
 \text{в)} \frac{8c^4}{22d^3} \cdot \frac{11d^2}{16c^2} : \frac{c}{d^2}; & \text{г)} \frac{8x^3}{7y^3} : \frac{x^2}{49y^2} \cdot \frac{7y^2}{x^2}; \\
 \text{д)} \frac{64xy^3z}{a^5c} : (8x^2yz) \cdot \frac{a^3c}{x}; & \text{е)} 11a\epsilon^3c : \frac{121a^2\epsilon^2c}{x^3y^2} \cdot \frac{a^2}{\epsilon} \cdot \frac{1}{xy^4}; \\
 \text{ж)} -16a^2\epsilon^3 \cdot \frac{2z}{8a^2\epsilon} : \frac{\epsilon z^2}{-a}; & \text{з)} \frac{10a^2\epsilon^3}{21c^7} : \frac{22a^4\epsilon}{39d^3} \cdot \frac{7ac^6}{5bd^2} : \frac{13\epsilon d^2}{11a^2c^3}.
 \end{array}$$

111. Тақсимро ичро кунед:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} \frac{x^2 - 4x}{2m^2} : \frac{x}{8m}; & \text{б)} \frac{a^2 - 4a\epsilon}{3\epsilon} : (3a - 12\epsilon); \\
 \text{в)} \frac{x^3}{y^2} : \frac{x^3}{xy - y^2}; & \text{г)} (a^2 - 9\epsilon^2) : \frac{5a + 15\epsilon}{\epsilon}; \\
 \text{д)} \frac{3x^2 + x^3}{7a^2} : \frac{x + 3}{14a}; & \text{е)} (a - 2\epsilon)^2 : \frac{a^3 - 4a\epsilon^2}{5}; \\
 \text{ж)} \frac{xy}{x^2 - 3x} : \frac{3xy}{3 - x}; & \text{з)} \frac{x^4 - x^2}{x^2 + 1} : (x^2 - 1).
 \end{array}$$

112. Амалхоро ичро намоед:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} \frac{x^2 - y^2}{x^3} : \frac{x - y}{3x^2}; & \text{б)} \frac{x + 1}{y} : \frac{x^2 - 1}{4y^2}; \\
 \text{в)} \frac{2a^2 - 2\epsilon^2}{\epsilon^2 + \epsilon c} : \frac{4a - 4\epsilon}{\epsilon + c}; & \text{г)} \frac{a\epsilon^2}{a^2 - 1} : \frac{2\epsilon}{a - a^2}; \\
 \text{д)} \frac{x^2 - 4x}{x^2 - 36} : \frac{x^2 - 16}{x - 6}; & \text{е)} (5x - 1) : (25x^2 - 10x + 1).
 \end{array}$$

113. Ба намуди қаср ифода намоед:

$$\begin{array}{ll}
 \text{а)} \frac{a^2 + 2a}{a^2 - 4} : \frac{2a + 4}{a - 2}; & \text{б)} \frac{x^3 - x^2y}{y^2} : \frac{x - y}{2y^3}; \\
 \text{в)} \frac{16p^2 - 1}{pq + 2q} : \frac{1 - 4p}{4p + 8}; & \text{г)} \frac{6c + cx}{a\epsilon - ax} : \frac{a\epsilon + ax}{\epsilon c - cx};
 \end{array}$$

$$\text{д)} \frac{x^2 - y^2}{x^2 - 1} : \frac{4y - 4x}{5x + 5};$$

$$\text{е)} \frac{x + 3}{2x + 4} : \frac{x^2 + 3x}{x^2 - 4};$$

$$\text{ж)} (x^2 - 16y^2) : (x^2 + 8xy + 16y^2); \quad \text{з)} (m^2 - n^2) : \frac{m - n}{mn}.$$

114. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а)} \frac{x^2 - 81}{x + 1} : \frac{x^2 + 9x}{x^2 + 2x + 1}, \quad \text{агар } x = 1,5 \text{ бошад;}$$

$$\text{б)} (a - 5\epsilon) : \frac{a^2 - 25\epsilon^2}{a + \epsilon}, \quad \text{агар } a = 1 \text{ ва } \epsilon = 2 \text{ бошад.}$$

115. Амали тақсиро ичро намуда, натиҷаро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{x + y}{x^2 - y^2} : \frac{3x + 3y}{x^2 - 2xy + y^2}; \quad \text{б)} \frac{y^2 - x^2}{x^2 + 2xy + y^2} : \frac{xy - y^2}{x + y};$$

$$\text{в)} \frac{a^3 + \epsilon^3}{a^2 - \epsilon^2} : \frac{a^2 + a\epsilon}{\epsilon(a - \epsilon)}; \quad \text{г)} \frac{4x^2 - 25}{x^3 + 8} : \frac{2x + 5}{x^2 - 2x + 4};$$

$$\text{д)} \frac{m^2 + 6m + 9}{3xy^2} : \frac{am + 3a}{6x^2y}; \quad \text{е)} \frac{a^3 - x^3}{x^2 - 1} : \frac{a^2 + ax + x^2}{x - 1};$$

$$\text{ж)} \frac{8 + y^3}{2x + 2} : \frac{y^2 - 2y + 4}{x^2 - 1}; \quad \text{з)} \frac{8a + a^2 + 16}{15x - 3} : \frac{16 - a^2}{25x^2 - 1}.$$

Машқҳо барои тақрор

116. x -ро аз муодила ёбед:

$$\text{а)} x \cdot 3a\epsilon = 12a^2\epsilon^3;$$

$$\text{б)} x \cdot 0,1ac = a^2c;$$

$$\text{в)} 37a^2\epsilon \cdot x = 111a^3\epsilon^3;$$

$$\text{г)} 0,15\epsilon y \cdot x = \frac{3}{2}\epsilon y^2.$$

117. Ифодаро сода намоёд:

$$\text{а)} \frac{5}{5a + 2a^2} - \frac{2}{5 - 2a} - \frac{20}{4a^2 - 25};$$

$$\text{б)} \frac{5}{2a + 2} - \frac{1}{10a - 10} - \frac{24}{15 + 10a}.$$

118. Аз формулаҳои $a = \frac{b}{3c}$ ва $\frac{1}{a} + \frac{1}{b} = \frac{1}{c}$ тағийирёбандаи c -ро бо воситай тағийирёбандаҳои a ва b ифода намоед.

119. Кадоми ин нуқтаҳо $A(-1;1)$, $B(-2;3)$, $C(3;2)$ ва $D\left(\frac{1}{2};4\right)$ ба графики функцияи $y=2x+3$ тааллук доранд?

120. Кампире ба бозор як сабад тухм меовард. Дар даромадгоҳи бозор дузде сабадро аз дасти кампир гирифта гурехт. Ҳангоми таъқиб дузд ба даст афтод, вале тухмҳо шикаста буданд. Ҳокими бозор хост, ки пули тухмҳоро рӯёнида баргардонад ва аз кампир миқдори тухмҳоро пурсид. Кампир гуфт, ки миқдори тухмҳояш адади хурдгаринест, ки ба 7 бебақия тақсим шуда, ҳангоми онро ба 2, 3, 4, 5 ва 6 тақсим намудан бақия ба як баробар аст. Кампир чанд дона тухм ба бозор оварда буд?

121. Суръати ҷараёни дарё 3 км/соат аст. Суръати қаике, ки ба самти ҷараён шино мекунад, аз суръати вай нисбати муқобили ҷараён шино карданаш чӣ қадар зиёд аст?

9. ТАБДИЛДИХИИ АЙНИЯТИИ ИФОДАҲОИ РАТСИОНАЛИЙ

Айниятан тағийир додани ифодаро, мо табдилдиҳии айниятии он номида будем. Инчунин қайд карда, бо мисолҳо нишон дода будем, ки ихтисори касрҳо яке аз шаклҳои табдилдиҳӣ аст (ниг. ба 6.1 §1.4). Акнун нишон медиҳем, ки ҳар гуна ифодай ратсионалиро дар намуди касри ратсионалий, яъне ҳамчун ҳосили тақсими ду ифодай бутун тасвир кардан мумкин аст.

Дар ҳақиқат, чӣ тавре дидем, натиҷаи ҷамъ ё тарҳ, зарб ё тақсим ва ё ба дараҷа бардоштани касрҳо ҳамеша каср аст. Азбаски ифодай ратсионалии мураккаб, аз ифодаҳои байнӣ худ бо ин 5 амали арифметикӣ пайваствбуда иборат аст, пас натиҷаи ниҳоии иҷрои амалҳо аз рӯйи қоидаҳои зарурӣ низ каср мебошад. Пай дар пай иҷро кардани ин амалҳо ва дар ҳолати зарурӣ ихтисори натиҷаи онҳо, табдилдиҳии айниятии ифодай ратсионалий ном дорад.

Вале бояд қайд кард, ки ҳангоми табдилдиҳии айниятӣ соҳаи муайянни каср (натиҷа) тағийир ёфта метавонад. Масалан,

$$\frac{x^2 - 4}{x + 2} = x - 2$$

аст. Касри дар қисми чап буда, ҳангоми $x=-2$ будан маъно надорад. Қисми рост $x-2$ барои ин қимат ба -4 баробар аст. Барои ҳамаи дигар қиматҳои тағийирёбанд афодаҳои чапу рост баробаранд, яъне дар ёд $x \neq -2$ ҳисоб карда мешавад. Ин аст, ки ҳангоми табдилдихии афодаҳо ба тағийирёбии соҳаи муайянни онҳо эътибор дода намешавад.

М и с о л и 1. Афодаи

$$x + 3 - \frac{1}{x+3} \cdot \frac{x^2 - 9}{x}$$

-ро ба касри ратсионалӣ табдил медиҳем.

Барои ин аввал касрҳоро зарб карда, сонӣ аз бисёраъзогии $x+3$ натиҷаи ҳосилшударо тарҳ менамоем:

$$1) \frac{1}{x+3} \cdot \frac{x^2 - 9}{x} = \frac{(x-3)(x+3)}{(x+3)x} = \frac{x-3}{x};$$

$$2) x + 3 - \frac{x-3}{x} = \frac{x+3}{1} - \frac{x-3}{x} = \frac{x(x+3)-(x-3)}{x} = \\ = \frac{x^2 + 3x - x + 3}{x} = \frac{x^2 + 2x + 3}{x}.$$

М и с о л и 2. Афодаи

$$\left(\frac{2ab}{4a^2 - 9b^2} + \frac{b}{3b - 2a} \right) : \left(1 - \frac{2a - 3b}{2a + 3b} \right)$$

-ро ба касри ратсионалӣ табдил медиҳем.

Аввал касрҳои дар қавси якум бударо ҷамъ карда, сонӣ тархи афодаҳои дар қавси дуюм бударо иҷро менамоем. Дар охир ҳосили ҷамъро ба ҳосили тарҳ тақсим мекунем:

$$1) \frac{2ab}{4a^2 - 9b^2} + \frac{b}{3b - 2a} = \frac{2ab}{(2a - 3b)(2a + 3b)} - \frac{b}{2a - 3b} = \\ = \frac{2ab - (2a + 3b)b}{(2a - 3b)(2a + 3b)} = \frac{2ab - 2ab - 3b^2}{(2a - 3b)(2a + 3b)} = -\frac{3b^2}{(2a - 3b)(2a + 3b)};$$

$$2) 1 - \frac{2a - 3\epsilon}{2a + 3\epsilon} = \frac{2a + 3\epsilon - (2a - 3\epsilon)}{2a + 3\epsilon} = \frac{2a + 3\epsilon - 2a + 3\epsilon}{2a + 3\epsilon} = \frac{6\epsilon}{2a + 3\epsilon};$$

$$3) -\frac{3\epsilon^2}{(2a - 3\epsilon)(2a + 3\epsilon)} : \frac{6\epsilon}{2a + 3\epsilon} = -\frac{3\epsilon^2 \cdot (2a + 3\epsilon)}{(2a - 3\epsilon)(2a + 3\epsilon) \cdot 6\epsilon} = -\frac{\epsilon}{2(2a - 3\epsilon)}.$$

Хангоми ҳисоби қимати ифода дар бисёр мавридҳо пешакӣ табдил додани он заҳматро кам меқунад.

М и с о л и 3. Қимати ифодай

$$\left(\frac{a}{a - 2\epsilon} + \frac{\epsilon}{a + 2\epsilon} \right) \cdot \frac{a^3 + 8\epsilon^3}{a^3 + 3a^2\epsilon - 2a\epsilon^2}$$

-ро ҳангоми $a=0,5$ ва $\epsilon=1$ будан ҳисоб меқунем.

Аввал ифодаро сода менамоем:

$$1) \frac{a}{a - 2\epsilon} + \frac{\epsilon}{a + 2\epsilon} = \frac{a(a + 2\epsilon) + \epsilon(a - 2\epsilon)}{(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)} =$$

$$= \frac{a^2 + 2a\epsilon + a\epsilon - 2\epsilon^2}{(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)} = \frac{a^2 + 3a\epsilon - 2\epsilon^2}{(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)};$$

$$2) \frac{a^2 + 3a\epsilon - 2\epsilon^2}{(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)} \cdot \frac{a^3 + 8\epsilon^3}{a^3 + 3a^2\epsilon - 2a\epsilon^2} =$$

$$= \frac{a^2 + 3a\epsilon - 2\epsilon^2}{(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)} \cdot \frac{a^3 + (2\epsilon)^3}{a(a^2 + 3a\epsilon - 2\epsilon^2)} =$$

$$= \frac{(a + 2\epsilon)(a^2 - 2a\epsilon + 4\epsilon^2)}{a(a - 2\epsilon)(a + 2\epsilon)} = \frac{a^2 - 2a\epsilon + 4\epsilon^2}{a(a - 2\epsilon)}.$$

Дар ин натиҷаи нихойӣ $a=0,5$ ва $\epsilon=1$ гузашта меёбем:

$$\frac{a^2 - 2a\epsilon + 4\epsilon^2}{a(a - 2\epsilon)} = \frac{0,5^2 - 2 \cdot 0,5 \cdot 1 + 4 \cdot 1^2}{0,5(0,5 - 2 \cdot 1)} = \frac{0,25 - 1 + 4}{0,5 \cdot (-1,5)} =$$

$$= \frac{3,25}{-0,75} = -4\frac{1}{3}.$$

Мисоли 4. Касри

$$\frac{\frac{1}{x-1} + \frac{4-x}{x^2-x}}{\frac{2}{x-1} - \frac{x+2}{x^2-x}}$$

-ро ба намуди касри ратсионалй менависем.

Ин табдилдиҳиро бо тарзҳои гуногун ичро кардан мумкин аст. Масалан, сурат ва маҳраҷро дар алоҳидагӣ ба касри ратсионалй оварда, байд ҳаттичаи ҷамъро ба ҳаттичаи тарҳ тақсим кардан мумкин аст. Вале агар ҳосияти асосии касрро истифода барему сурат ва маҳраҷро ба $x^2-x=x(x-1)$ зарб намоем, пас ҳисоб содатар мешавад:

$$\frac{\frac{1}{x-1} + \frac{4-x}{x^2-x}}{\frac{2}{x-1} - \frac{x+2}{x^2-x}} = \frac{\left(\frac{1}{x-1} + \frac{4-x}{x^2-x} \right) \cdot (x^2-x)}{\left(\frac{2}{x-1} - \frac{x+2}{x^2-x} \right) \cdot (x^2-x)} = \frac{x+4-x}{2x-(x+2)} = \frac{4}{x-2}.$$

?

1. Чаро ҳар гуна ифодаи ратсионалиро дар намуди каср навиштан мумкин аст? 2. Оё табдилдиҳии айниятӣ соҳаи муайянни ифодаро тағиیر медиҳад? Ҷавобро бо мисолҳо шарҳ дихед. 3. Барои чӣ барои ёфтани қимати ифода баъзан сода кардани он муфид аст?

122. Амалҳоро ичро қунед:

a) $\frac{x}{3} - \frac{x}{15} - \frac{1}{2};$

б) $\frac{2}{x-2} + \frac{3}{x+1};$

в) $\frac{4}{a^2-1} + \frac{2}{a+1};$

г) $\frac{3}{y^2-1} - \frac{2}{(y-1)^2}.$

123. Амалҳоро ичро қунед:

а) $\left(\frac{5}{y} - 4y^2 \right) : \left(4y - \frac{5}{y^2} \right);$

б) $\frac{ab+b^2}{5} : \frac{b^3}{5a} - \frac{a+b}{b};$

$$\text{в)} \left(\frac{a}{\epsilon^2} + \frac{a^2}{\epsilon^3} \right) : \left(\frac{\epsilon^2}{a^2} + \frac{\epsilon}{a} \right); \quad \text{г)} \frac{3}{2a+2\epsilon} + \frac{c}{ac+\epsilon c} - \frac{c}{8a+8\epsilon}.$$

124. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \left(\frac{x}{x+2} + 1 \right) \cdot \frac{2+x}{3x+1}; \quad \text{б)} \left(\frac{3a}{a+1} - a \right) \cdot \frac{2-a}{(a+1)^2};$$

$$\text{в)} \frac{x^2-y^2}{y^3} \cdot \left(1 - \frac{x-y}{x+y} \right); \quad \text{г)} \frac{x-1}{x-2} \cdot \left(x + \frac{x}{1-x} \right).$$

125. Амалхоро ичро намоед:

$$\text{а)} \frac{c^2}{c^2+a\epsilon} \cdot \left(\frac{a+c}{a} - \frac{c-\epsilon}{c} \right); \quad \text{б)} \frac{x^2}{x^2-ay} \cdot \left(\frac{y-x}{x} + \frac{a-x}{a} \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{\epsilon}{a+\epsilon} - \frac{a}{a-\epsilon} \right) \cdot \frac{a^2+\epsilon^2}{a\epsilon+\epsilon^2}; \quad \text{г)} \frac{a^2+\epsilon^2}{a+\epsilon} \cdot \left(\frac{2a}{a+\epsilon} + \frac{\epsilon-a}{a} \right).$$

126. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{a}{a-3} + \frac{10}{a-3} + \frac{25}{a^2-3a} \right) : \left(\frac{5}{a^2} + \frac{2}{a} + \frac{1}{5} \right);$$

$$\text{б)} \left(\frac{1}{xy+y^2} - \frac{6}{x^2+xy} + \frac{9y}{x^3+x^2y} \right) : \left(\frac{x}{y^2} - \frac{6}{y} + \frac{9}{x} \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{x-2}{3x+6} + \frac{1}{x^2-4} + \frac{x-6}{6-3x} \right) : \frac{38}{9x^2-36};$$

$$\text{г)} \left(\frac{x-y}{2x+2y} + \frac{y^2}{x^2-y^2} + \frac{x-3y}{2y-2x} \right) \cdot \frac{3x^2-3y^2}{2y}.$$

127. Амалхоро ичро кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{x^2}{5-x} + \frac{x^2}{5+x} \right) \cdot \left(\frac{1}{10} - \frac{2x-5}{2x^2} \right); \quad \text{б)} \left(\frac{1}{a^2-1} - \frac{1}{a^3-1} \right) \cdot \left(\frac{1}{a^2} - a \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{x}{y^2} - \frac{y}{x^2} \right) : \left(\frac{x}{y} + 1 + \frac{y}{x} \right); \quad \text{г)} \left(1 + \frac{\epsilon}{a} + \frac{\epsilon^2}{a^2} \right) : \left(1 - \frac{\epsilon}{a} + \frac{\epsilon^2}{a^2} \right).$$

128. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{3+x}{3-x} - \frac{x-3}{x+3} \right) : \left(\frac{x+3}{x-3} - \frac{3-x}{3+x} \right);$$

$$\text{б)} \left(\frac{\epsilon^2 + 25}{\epsilon} - 5 \right) \cdot \frac{25 - \epsilon^2}{\epsilon^3 + 125} \cdot \left(\frac{1}{\epsilon} - \frac{1}{5} \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{a}{a+2} + a + 2 \right) : \left(\frac{1}{2+a} - a - 2 \right);$$

$$\text{г)} \left(\frac{a}{a+\epsilon} + \frac{\epsilon}{a} \right) : \left(\frac{\epsilon^2}{a+\epsilon} + a \right).$$

129. Сода кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{xy}{x^2 - y^2} + \frac{y}{y-x} \right) : \left(x-y + \frac{4y^2 - x^2}{x+y} \right);$$

$$\text{б)} \frac{4}{y-4} + \frac{8-y}{y^3 - 64} : \frac{y-8}{16y + 4y^2 + y^3};$$

$$\text{в)} \left(\frac{x}{x+1} - 1 \right) \cdot \frac{1-x^2}{y-y^2} \cdot \frac{1-y^2}{1-x};$$

$$\text{г)} \left(1 - \frac{9x^2 + 4}{12x} \right) : \left(\frac{1}{3x} - \frac{1}{2} \right) + 1.$$

130. Амалхоро ичро кунед:

$$\text{а)} (a^2 + 2a + 1) \cdot \left(\frac{1}{a+1} + \frac{1}{a^2 - 1} - \frac{1}{a-1} \right);$$

$$\text{б)} (x^2 - 9) \cdot \left(\frac{3}{x+3} - \frac{2}{x-3} \right) + 12;$$

$$\text{в)} \left(\frac{y-1}{y^2+y+1} - \frac{1}{y-1} \right) \cdot \left(\frac{2+y}{y} + 2y+1 \right);$$

$$\text{г)} \frac{4a-2\epsilon}{3a\epsilon} : \left(\frac{8a\epsilon}{12a^2-3\epsilon^2} + \frac{2a-\epsilon}{2a+\epsilon} - \frac{2a+\epsilon}{6a-3\epsilon} \right).$$

131. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \left[\left(1 - \frac{2}{1-3a} \right) \left(1 - \frac{9a-9a^2}{3a+1} \right) \right] : [2(1-9a^2)];$$

$$\text{б)} \frac{3}{x+y} - \frac{3x-3y}{2x-3y} \cdot \left(\frac{2x-3y}{x^2-y^2} - 2x+3y \right);$$

$$\text{в)} \left(x - \frac{x+y}{x-y} + y \right) : \left(1 - \frac{x+y}{x^2-y^2} \right);$$

$$\text{г)} \frac{a^2-\epsilon^2}{a-\epsilon} - \frac{a^3-\epsilon^3}{a^2-\epsilon^2}.$$

132. Амалхоро ичро кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{1}{p-2q} + \frac{6q}{4q^2-p^2} - \frac{2}{p+2q} \right) : \left(\frac{p^2+4q^2}{p^2-4q^2} + 1 \right);$$

$$\text{б)} \frac{2a}{a^2-4x^2} + \frac{1}{2x^2+6x-ax-3a} \cdot \left(x + \frac{3x-6}{x-2} \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{xy+y^2}{5x^2-5xy} + xy + y^2 \right) \cdot \frac{5x}{x+y} - \frac{y}{x-y};$$

$$\text{г)} \left(\frac{x-y}{x^2+xy} - \frac{x}{y^2+xy} \right) : \left(\frac{y^2}{x^3-xy^2} + \frac{1}{x+y} \right).$$

133. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \frac{a^2-1}{n^2+an} \cdot \frac{a-an^3-n^4+n}{1-a^2}; \quad \text{б)} \frac{x-1}{y+10x} : \frac{2x^3-2x}{100x^2-y^2};$$

$$\text{в)} \frac{30x^2 - 26xy}{9x^2 + 6xy + y^2} \cdot \frac{y+3x}{x}; \quad \text{г)} \frac{(x+y)^2 - 4xy}{2x} \cdot \frac{x^2 + xy}{6xy} \cdot \frac{3x}{x^2 - y^2}.$$

134. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{4xy}{y^2 - x^2} : \left(\frac{1}{y^2 - x^2} + \frac{1}{x^2 + 2xy + y^2} \right);$$

$$\text{б)} \left(\frac{a^2}{a+n} - \frac{a^3}{a^2 + n^2 + 2an} \right) : \left(\frac{a}{a+n} - \frac{a^2}{a^2 - n^2} \right);$$

$$\text{в)} \left(\frac{y^2 - 4y}{y^2 - 8y + 16} - \frac{3y + 12}{y^2 - 16} \right) \cdot \left(1 - \frac{4}{y} \right);$$

$$\text{г)} \left(\frac{1}{x+1} - \frac{3}{x^3 + 1} + \frac{3}{x^2 - x + 1} \right) \cdot \left(x - \frac{2x-1}{x+1} \right).$$

135. Айниятре исбот кунед:

$$\text{а)} \frac{2x-y}{xy} - \frac{1}{x+y} \left(\frac{x}{y} - \frac{y}{x} \right) = \frac{1}{y};$$

$$\text{б)} \left(\frac{a-\epsilon}{a^2 + a\epsilon} - \frac{a}{\epsilon^2 + a\epsilon} \right) : \left(\frac{\epsilon^2}{a^3 - a\epsilon^2} + \frac{1}{a+\epsilon} \right) = \frac{\epsilon-a}{a};$$

$$\text{в)} \frac{1}{\epsilon^2} - \frac{1}{a\epsilon} + \frac{1}{a^2} = \frac{1}{a\epsilon(a+\epsilon)} \left(\frac{a^2}{\epsilon} + \frac{\epsilon^2}{a} \right);$$

$$\text{г)} \frac{2}{8+x^3} - \frac{1}{4-x^2} = \frac{1}{x-2} \cdot \frac{x^2}{x^3+8};$$

$$\text{д)} \frac{1,4x^2 - xy}{0,49x^2 - 0,25y^2} = \frac{20x}{7x+5y};$$

$$\text{е)} \frac{3,5x + 4,5y}{0,49x^2 - 0,81y^2} = \frac{50}{7x-9y}.$$

136. Исбот кунед, ки барои ҳамаи қиматҳои имконпазири тағиیرёбандаҳо қимати ифода аз қимати тағиирёбандаҳои дар он дохилбуда вобаста нест. Ин қиматро ёбед:

a) $\left(\frac{3-a}{2+a}-1\right) \cdot \left(\frac{a}{2}-\frac{1+a^2}{2a-1}\right);$ б) $\left(3-\frac{9+4x}{3+2x}\right) \cdot \left(\frac{1}{2x}+\frac{2}{3-2x}\right) \cdot (3-2x);$

в) $\frac{y^2}{x^2+xy+y^2} + \frac{x}{x-y} - \frac{xy(x+2y)}{x^3-y^3};$ г) $\left(\frac{a+\epsilon}{5a}-a-\epsilon\right) : \frac{a+\epsilon}{7} - \frac{7}{5a}.$

137. Ба намуди бисёраъзогӣ ё касри ратсионалӣ ифода намоед:

а) $\left(x+\frac{1}{2x}\right)^2;$

б) $\left(\frac{a}{\epsilon}-\frac{\epsilon}{a}\right)^2;$

в) $\left(\frac{x}{y}+1\right)^2 + \left(1-\frac{x}{y}\right)^2;$

г) $\left(\frac{a}{\epsilon}+\frac{\epsilon}{a}\right)^2 - \left(\frac{a}{\epsilon}-\frac{\epsilon}{a}\right)^2;$

д) $a^2 \cdot \left(\frac{a+\epsilon}{a}-1\right)^2 + \epsilon^2 \cdot \left(\frac{a-\epsilon}{\epsilon}+1\right)^2;$ е) $\frac{a^3-\epsilon^3}{a^2-\epsilon^2} : \frac{1}{a+\epsilon} - a\epsilon.$

138. Касрро дар намуди нисбати ду бисёраъзогӣ нависед:

а) $\frac{\frac{1}{3}-\frac{x}{y}}{\frac{1}{6}+\frac{x}{y}};$

б) $\frac{2+\frac{1}{x-1}}{1-\frac{1}{x+2}};$

в) $\frac{\frac{x}{y}-\frac{y}{x}}{\frac{1}{x}+\frac{1}{y}};$

г) $\frac{\frac{1}{x-1}-\frac{1}{x+1}}{\frac{1}{x+1}+\frac{1}{x-1}};$

д) $\frac{\frac{1}{x-1}+\frac{4-x}{x^2-x}}{\frac{2}{x-1}-\frac{x+2}{x^2-x}};$

е) $\frac{a-\epsilon}{\frac{a}{\epsilon}-\frac{\epsilon}{a}};$

ж) $\frac{\frac{1}{a}+\frac{1}{\epsilon}+\frac{1}{c}}{\frac{1}{ab}+\frac{1}{\epsilon c}+\frac{1}{ac}};$

з) $1+\frac{1}{1+\frac{1}{1+\frac{1}{x}}}.$

139. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\frac{0,3x-y}{0,09x^2-y^2}$ ҳангоми $x=\frac{2}{3}$ ва $y=-\frac{4}{5}$ будан;

б) $\frac{x-y}{x+y} - \frac{x+y}{x-y}$ ҳангоми $x = \frac{1}{4}$ ва $y = \frac{1}{3}$ будан;

в) $\left(\frac{3}{2x-2y} + \frac{y}{ay-ax} \right) : \frac{4xy-6ax}{3xy-3y^2}$ ҳангоми $x = \frac{1}{a}$ ва $y = \frac{1}{3}$ будан;

г) $\left(a+\epsilon - \frac{4a\epsilon}{a+\epsilon} \right) : \left(\frac{\epsilon}{a-\epsilon} + \frac{3a\epsilon-a^2}{\epsilon^2-a^2} \right)$ ҳангоми $a=-1,5$ ва $\epsilon=-3$ будан;

д) $\frac{x^2-144}{x^2-9} \cdot \frac{x+3}{x+12} : \frac{x-12}{2x^2-6x}$ ҳангоми $x=525$ будан.

140. Маълум, ки $x - \frac{2}{x} = 8$ аст. Қимати ифодади $x^2 + \frac{4}{x^2}$ -ро ёбед.

141*. Агар $x - \frac{1}{x} = 4$ бошад, он гоҳ:

а) $x^2 + \frac{1}{x^2}$; б) $x^3 - \frac{1}{x^3}$; в) $x^4 + \frac{1}{x^4}$

ба чанд баробар аст?

142*. а) Агар $a + \frac{1}{\epsilon} = 4$ ва $\epsilon + \frac{1}{a} = 12$ бошад, он гоҳ $\frac{a}{\epsilon}$ чанд аст?

б) Маълум, ки $\frac{a}{\epsilon} = 4$ ва $a + \frac{1}{\epsilon} = 6$ мебошад. Қимати ифодади

$$a^3 + \frac{1}{\epsilon^3} \text{ чанд аст?}$$

Машқҳо барои такрор

143. Координатаҳои нуқтаҳои буриши графики функцияи

$$y = \frac{1}{4}x - 8 \text{-ро бо тири абсисса } ox \text{ ва тири ордината } oy \text{ ёбед.}$$

144. Решай муодиларо ёбед:

а) $x \cdot \left(-\frac{96}{101} \right) = \frac{1}{2 \cdot \frac{5}{48}}$; б) $\left(4 \frac{1}{3} - 3x \right) : 1 \frac{2}{9} = 6$;

$$\text{в)} (4,21 - 6,36) \cdot \frac{3x}{2} = 2 \cdot \frac{3}{20}; \text{ г)} \frac{101}{200}x : (3,012 + 2,038) = -0,4.$$

145. Дар анбори якум 120 т ва дар анбори дуюм 85т гандум ҳаст. Баъди он ки аз анбори якум назар ба анбори дуюм 2 маротиба зиёдтар гандум ба осиёб бурданд, дар анбори якум назар ба анбори дуюм 3 маротиба камтар гандум боқӣ монд. Аз анбори якум чанд тонна гандум ба осиёб бурдаанд?

146. Системаи муодилаҳоро ҳал намоед:

$$\text{а)} \begin{cases} 6x - 3y = 4, \\ y = 2x - 5; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} a + 2\epsilon = 5, \\ 5a = 7 - 2\epsilon. \end{cases}$$

147. Қаиқи мотордор, ки суръаташ дар оби ором 15 км/соат аст, аз бандар ба муқобили ҷараёни дарё ба шинокунӣ сар кард. Баъди 1 соату 15 дақиқаи шинокунӣ мотори қаиқ аз кор баромад ва онро пас аз 5 соат ҷараёни дарё ба бандар баргардонд. Суръати ҷараёни дарёро ёбед.

148. Дар куттӣ тазарв ва ҳарғӯшҳо ҳастанд. Ҳамаи ҳайвонҳо 35 сар ва 94 пой доранд. Дар куттӣ чандто тазарв ва чандто ҳарғӯш ҳаст?

10. ФУНКСИЯИ $y = \frac{k}{x}$. ҲОСИЯТҲО ВА ГРАФИКИ ОН

Таъриф. **Бузургиҳои тағиyrёбанда x ва у мутаносибан чаппа номида мешаванд, агар ҳосили зарби қиматҳои мувофиқи онҳо ба адади доими ғайринул баробар бошад.**

Агар ин адади доимиро бо k ишорат намоем, он гоҳ

мутаносибии чаппа бо формулаи $xy = k$ ё $y = \frac{k}{x}$ ифода карда

мешавад. Ин формула (вобастагӣ) нишон медиҳад, ки ҳангоми якчанд маротиба зиёд шудани қимати x , қимати мувофиқи у ҳамон қадар маротиба кам мешавад. Масалан, агар x 2 маротиба афзояд, у 2 маротиба кам мешавад, агар x 3 маротиба кам шавад, у 3 маротиба меафзояд ва ҳоказо.

Мисоли 1. Бигузор дарозӣ ва бари росткунҷаҳое, ки масоҳаташон 20 см^2 мебошад, мувофиқан x см ва y см аст.

Вобастагии y аз x бо формулаи $y = \frac{20}{x}$ ифода мейбад.

Мисоли 2. Масофаи 2 шаҳр 90 км аст. Вобастагии вақти барои тай кардани ин масофа сарф мешудагӣ t аз суръати ҳаракат v бо формулаи $t = \frac{90}{v}$ ифода мешавад. Дар ин ҷо бузургихои t ва v бо ҳам мутаносиби чаппаанд.

Фаҳмост, ки ҳангоми зарурӣ микдори ин гуна мисолҳоро зиёд кардан мумкин аст.

Ҳангоми муоина кардани функсияи $y = \frac{k}{x}$, ки дар он x

тағириёбандаи новобаста буда, адади k нобаробари нул аст, дар назар дошта мешавад, ки тағириёбандаи x ҳам қимати мусбат ва ҳам қимати манғӣ қабул мекунад. Барои чунин қиматҳои x ҳам, яъне барои ҳар гуна қимати x аз тири ададӣ, ки нул нест, ин функсия ҳам мутаносибии чаппа ном дорад.

Мо дар мисоли функсияи $y = \frac{2}{x}$ хосиятҳо ва графики мутаносибии чаппаро дида мебароем.

1). Соҳаи муайяни функсия ҳамаи ададҳои аз нул фарқкунанда мебошад. Ин аз он бармеояд, ки ифодай $\frac{2}{x}$ ҳангоми $x=0$ будан маъно надорад (ба нул тақсим кардан мумкин нест!).


Яъне, дар график нуқтаи абсиссааш 0 вучуд надорад, ё ки график тири ордината oy -ро намебурад. Инчунин барои ягон қимати x қимати y ба нул баробар нест. Пас графики функсия тири абсисса ox -ро низ намебурад.

2). Ҷадвали қиматҳои y -ро, ки ба баъзе қиматҳои мусбат ва ба қиматҳои ба онҳо муқобили манғии x мувофиқанд, месозем:

x	1	2	4	5	8	10	20
y	2	1	0,5	0,4	0,25	0,2	0,1

x	-1	-2	-4	-5	-8	-10	-20
y	-2	-1	-0,5	-0,4	-0,25	-0,2	-0,1

Дар ҳамвории координатавӣ 5-то нуқтаҳои аввалай координатаҳояшон дар ҷадвалҳо бударо месозем (расми 1). Аз ҷадвалҳо дида мешавад,



Расми 1.

ки ба қиматҳои мусбати x қиматҳои мусбати y мувофиқ омада, ҳангоми аломати манфӣ доштани x бузургии у низ аломати худро ба муқобил иваз менамояд, яъне $y(-x) = -y(x)$ аст.

3). Қимати мусбати x чӣ қадаре калон бошад, қимати мувофиқи y ҳамон қадар хурд аст. Масалан, агар $x=10$ бошад, $y=0,2$; агар $x=100$ бошад, $y=0,02$; агар $x=10000$ бошад, $y=0,0002$. Яъне ҳангоми мусбат будан ва афзудани x бузургии y кам мешавад, ё ки чӣ тавре мегӯянд, функсия **камшаванд** аст. Ҳангоми ба нул наздик шудани x қимати y меафзояд. Масалан, агар $x=0,01$ бошад, $y=200$; агар $x=0,0001$ бошад, $y=20000$ аст.

Зоҳирлан фахмост, ки ҳангоми манфӣ будан ва афзудани x функсия низ камшаванд аст.


Графики функсияи $y = \frac{2}{x}$, ки дар расми 2 оварда шудааст, аз

ду шоха иборат аст. Яке аз шоҳаҳо дар чоряки якуми координатавӣ (барои қиматҳои мусбати x), дигарӣ дар чоряки сеюми координатавӣ (барои қиматҳои манфии x) ҷойгир аст.


Графики функсияи дилҳоҳи намуди $y = \frac{k}{x}$ ҳангоми $k > 0$ будан айнан чунин намуд дорад.

Дар расми 3 графики функсияи $y = -\frac{2}{x}$ оварда шудааст. Он низ аз ду шоҳа иборат аст. Яке аз шоҳаҳо он дар чоряки дуюми

координатавӣ, шоҳаи дигараши дар чоряки чоруми координатавӣ ҷойгир мебошад. Графики функсияи $y = -\frac{k}{x}$ ҳангоми $k > 0$ будан, айнан намуди графики $y = -\frac{2}{x}$ -ро дорад.



Расми 2.



Расми 3.

Хати каче, ки графики мутаносибии чаппа аст, **гипербола** ном дорад. Гипербола аз ду шоха иборат аст.

- ?**
1. Чий гуна вобастагиро мутаносибии чаппа меноманд? Мисолхो оред.
 2. Формулаи функцияи мутаносибии чаппаро навишта, хосиятҳои онро номбар кунед.
 3. Чаро графики ин функция тирхой $0x$ ва $0y$ -ро намебурад?
 4. Камшаванда будани функцияро бо мисол шарҳ дихед.
 5. Графики функцияи $y = \frac{k}{x}$ ҳангоми $k > 0$ ва $k < 0$ будан, дар кадом чорякҳои координатавӣ ҷойгир аст?
 6. Кадом хати кач гипербола ном дорад?

- 149.** Функция бо формулаи $y = \frac{4}{x}$ дода шудааст. Ҷадвалро

пур кунед:

x	-4		-0,2	2	4		20
y		-2				0,4	

- 150.** Мутаносибии чаппа бо формулаи $y = \frac{100}{x}$ дода шудааст.

Ҷадвалро пур намоед:

x	-800	-400		20	160		400	800
y			-0,2			0,5		

- 151.** Суръати қатора v км/соат буда, масофаи 500 км-ро дар t соат тай менамояд. Формулаэро нависед, ки он вобастагии: а) v -ро аз t ; б) t -ро аз v ифода менамояд.

- 152.** Мутаносибии чаппа бо формулаи $y = \frac{5}{x}$ дода шудааст.

Қиматҳои функцияро ҳангоми ба: 0,02; 0,1; 200; 500 баробар будани аргумент ёбед. Оё нуқтаи: А(-0,1; -50); В(40; 0,12); С(100; 0,05); Д(1000; 0,002) ба графики функцияи мазкур тааллук дорад?

153. Маълум, ки функсия мутаносибии чаппа аст ва ба қимати ба 4 баробари аргумент қимати ба 10 баробари функсия мувофиқ меояд. Ин функсияро бо формула ифода намоед.

154. Графики функсияи $y = \frac{4}{x}$ -ро созед ва аз график:

а) қимати y -ро, ки он ба қимати 1; 4; -1; -4; -5; -10 баробари x мувофиқ аст;

б) қимати x -ро, ки он ба қимати -8; -2; 4; 8 баробари y мувофиқ аст, ёбед.

155. Графики функсияи бо формулаи:

$$\text{а)} y = \frac{1}{x}; \quad \text{б)} y = -\frac{1}{x}; \quad \text{в)} y = \frac{8}{x}; \quad \text{г)} y = -\frac{8}{x}$$

додашударо созед.

156. Мутаносибии чаппаро бо формула ифода намоед, агар маълум бошад, ки графики он аз нуқтаи: а) $A(4; 0,125)$;

б) $B\left(\frac{1}{6}; 1\frac{2}{5}\right)$; в) $C(-10; -0,4)$ мегузарад.

157. Массай чисм m , зичӣ ρ ва ҳаҷми он v вобастагии $\rho \cdot v = m$ -ро қонеъ менамоянд. Вобастагии зичиро ҳангоми 3 воҳид будани масса аз v бо формула ифода намоед.

158. Графики функсияҳои $y = \frac{1}{x}$ ва $y = \frac{2}{x}$ -ро дар як системаи координатавӣ кашед ва онҳоро муқоиса намоед.

Машқҳо барои такрор

159. Графики функсияи $y = kx$ чӣ аст? График ҳангоми $k > 0$ будан дар қадом ҷорякҳо ҷойгир аст? Ҳангоми $k < 0$ будан чӣ?

160. Як адад 140%-и адади дигарро ташкил медиҳад. Ин ададхоро ёбед, агар фарки онҳо ба 37 баробар бошад.

161. Магар қимати каср аз қимати тағйирёбанда вобаста аст:

$$\text{а)} \frac{2(a-\sigma)^2}{(5\sigma-5a)^2}; \quad \text{б)} \frac{(2x-4y)^2}{7(2y-x)^2}?$$

162. Як села зогонро зоғе дида гуфт: «Салом ба селаи садӣ». Роҳбалади зогон ҷавоб гардонд: «Салом! Вале мо садто неstem. Агар ба дучандай моён нисфамон, сонӣ боз нисфи нисфамонро ҷамъ намуда, ҳудат ҳам ҳамроҳ шавӣ, баъд садто мешавем». Селаи зогон ҷандто буд?

163. Аз формулаи $\frac{1}{z} = \frac{1}{x} + \frac{1}{y}$

а) x -ро бо воситаи y ва z ; б) z -ро бо воситаи x ва y ифода кунед.

Маълумоти таърихӣ

Чӣ будан ва тарзи истифодаи касрҳои содатаринро одамон аз қадим медонистанд. Масалан, бобулиёни қадим касрҳои

$\frac{1}{2}, \frac{1}{3}, \frac{2}{3}$ -ро ба таври маҳсус ишорат карда вазеъ истифода мекарданд. Дар Мисри қадим касрҳои **воҳидӣ**, яъне касрҳои

намуди $\frac{1}{n}$ -ро, ки дар ин ҷо n адади бутун аст, истифода менамуданд. Ҳар гуна касри дурустро, ки аслан натиҷаи ченкуни буд, ҳамчун суммаи касрҳои воҳидӣ тасвир мекарданд:

$\frac{7}{8} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{8}; \quad \frac{3}{4} = \frac{1}{2} + \frac{1}{4}$ ва ҳоказо. Масалан, ҳангоми ҳалли

масъалаи «3 нонро ба ҷор нафар баробар тақсим кунед», тарзи мазкур талаб мекард, ки дорои 4 нони нимтогӣ ва 4 нони ҷоряқӣ бошанд, яъне ба нимтогӣ 2 нон ва ба ҷоряқӣ 1 нонро тақсим кунанду баъд ҳиссаҳоро байни одамон тақсим намоянд.

Дар як вақт бо касрҳои воҳидӣ касрҳои **мураттаб** (касрҳое, ки сураташон адади дилҳоҳ ва маҳраҷашон дараҷаи адади маълум (масалан, даҳ, дувоздаҳ, шаст ва ҳоказо мебошанд) ба истифода дар илм ва фаъолияти одамон маълум гаштанд. Касрҳои шастиро то асри XVII истифода мекарданд. Воҳидҳои вақтро то ҳол дар системаи шастий ифода менамоянд: 1 да-

киқа = $\frac{1}{60}$ соат, 1 сония = $\frac{1}{60^2}$ соат мебошад.

Мисоли дигари касрҳои мураттаб касрҳои даҳӣ мебошанд, ки аз сабаби сода будани амалҳо бо онҳо касрҳои шастиро дар охири асри XVII қариб ҷойиваз кардан.

Маълумотҳои аввалинро доир ба касрҳои намудашон умумӣ, ки сурату маҳраҷашон ададҳои натуралии дилҳоҳанд, дар баъзе асарҳои олимӣ Юнони қадим Архимед (солҳои 287–212 пеш аз милод) дарёфт кардан мумкин аст. Юнониҳои қадим ҳамаи амалҳои арифметикиро бо касрҳои одӣ хуб медонистанд. Вале тарзи ҳозираи бо ёрии хатча навиштани касрҳо вучуд надошт. Ин тарзи навишти касрро математики итолиёй Леонардо Фиbonаччи (1180–1250) дар асари худ «Китоби абак», ки соли 1202 нашр шудааст, дохил намудааст. То ҳамин муддат касрро даҳанакӣ ифода менамуданд ё аз навиштаоти маҳсус, ба монанди аз тарафи рости маҳраҷ гузоштани хатча (рах) истифода мебурданд.

Вале ба ҳамаи ин нигоҳ накарда, муддати дуру дароз касрҳоро ба маънои том адад ҳисоб намекарданд, онҳоро баъзан ададҳои шикаста, яъне нопурра меномиданд. Танҳо баъди дар соли 1707 чоп шудани китоби олимӣ англisis Isaak Нютон (1643–1727) «Арифметикаи умумӣ» касрҳо ҳамчун ададҳои ба ададҳои натуралий баробарҳукуқ шинохта шуданд. Бори аввал дар илм мағҳуми каср васеъ карда шуда, он ҳамчун ҳосили тақсими як ифода бар ифодаи дигар ҳисоб карда мешавад. Нютон менависад: «Навиштаоти таг ба таги ду бузургӣ, ки байнашон хатча дорад, ҳосили тақсим ё бузургиест, ки он тақсими бузургии болоӣ ба бузургии поёнӣ ҳосилшударо ифода менамояд. Чунончи, $\frac{6}{2}$ бузургиеро ифода менамояд, ки аз он тақсими 6 ба 2 ҳосил мешавад. $\frac{5}{8}$ бошад, бузургии аз тақсими 5 ба 8 ҳосилшавандаро нишон медиҳад, яъне панҷ ҳаштиякро.

Мисли ҳамин, $\frac{a}{b}$ бузургиест, ки ҳангоми a -ро ба b тақсим кардан ҳосил шудааст. Айнан ҳамин тавр $\frac{ab - bb}{a + x}$ бузургиеро ифода мекунад, ки он аз тақсими $ab - bb$ ба $a + x$ ҳосил мешавад ва ҳоказо. Ин гуна бузургиҳо **касрҳо** ном доранд».

Баъд Нютон таъкид мекунад, ки агар навишти адади бутун дар пеши касри арифметикй маъни чамъи онҳоро дошта бошад, навишти адади бутун дар пеши касри алгебравӣ маъни зарби онҳоро дорад. Масалан,

$$3 \frac{1}{2} = 3 + \frac{1}{2}, \quad \text{вале} \quad 3 \frac{a}{b} = 3 \cdot \frac{a}{b}.$$

Дар асар доир ба гуногуни касри алгебравӣ ва қиматҳои он низ сухан меравад: «Вобаста ба ин ё он қиматҳои ҳарфҳои ифодаи алгебравиро ташкилдиҳанд, қимати аддии касри алгебравӣ адади касрӣ ё адади бутун шуда метавонад. Масалан,

қимати аддии касри $\frac{a}{b}$ ҳангоми $a=3, b=5$ будан $\frac{3}{5}$ аст, ҳангоми

$a=8, b=2$ будан, 4 мебошад».

Чунин фахмиши мағҳуми касри алгебравиро математикҳои тамоми дунё зуд эътироф намуданд ва тавре дидем, то ҳол аз сабаби бенуқсон буданаш бетагӣир мондааст.

МАШҚХОИ ИЛОВАГӢ БА БОБИ I

Ба параграфи 1.

164. Ифодаро ба бисёраъзогӣ табдил дихед:

- | | |
|------------------------------|-----------------------------|
| а) $2x^2(x^2-2x+4)$; | б) $-0,5y^2(y^2-4y+1)$; |
| в) $(x^2-3x+5)(2x+1)$; | г) $(3a-5)(a^2-4a-2)$; |
| д) $(2x^2-x-1)(3x^2+4x-1)$; | е) $(a^2+7a+3)(a^2-4a+2)$; |
| ж) $(x^2+1)^2$; | з) $(a-b)^3+3a^2b-3ab^2$; |
| | и) $(2x-3)(1-x)$. |

165. Ба зарбунандаҳо чудо кунед:

- | | |
|-------------------|---------------------|
| а) $-ab^2-a^2b$; | б) y^2x-yx^2+yx ; |
|-------------------|---------------------|

- | | |
|-------------------------|---------------|
| в) $q^3p-q^2p^2-qp^3$; | г) $4x^2-9$; |
|-------------------------|---------------|

- | | |
|-----------------------|---------------|
| д) $4x^2-12xy+9y^2$; | е) x^4-16 ; |
|-----------------------|---------------|

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| ж) $a^2+2ab+b^2-c^2-4cd-4d^2$; | з) a^6-1 ; |
|---------------------------------|--------------|

- | | |
|--------------|-----------------------|
| и) x^8-1 ; | к) $49x^2-(5x+y)^2$; |
|--------------|-----------------------|

- | | |
|------------------------|------------------------------|
| л) $(x+2)^3-(x-2)^3$; | м) $\frac{1}{4} + x + x^2$; |
|------------------------|------------------------------|

- | | |
|---------------------------------------|-----------------------------|
| н) $\frac{25}{64}c^2 - \frac{4}{9}$; | о) $(3x^2-4)-8(3x^2-4)-7$. |
|---------------------------------------|-----------------------------|

166. Айниятро исбот намоед:

а) $a^3 - 5a + 2 = (a - 2)(a^2 + 2a - 1)$;

б) $\varepsilon^3 - 2\varepsilon - 1 = (\varepsilon + 1)(\varepsilon^2 - \varepsilon - 1)$.

167. Барои кадом қимати тағийрёбанда ифода маъно надорад:

а) $\frac{2x-1}{2-x}$;

б) $\frac{10}{x-4}$;

в) $\frac{5x}{x^2-5x}$;

г) $\frac{3}{x^2-9}$;

д) $\frac{5}{|y|-2}$;

е) $\frac{3x-1}{3x+1}$?

168. Касре тартиб дихед, ки он дорои тағийрёбандаи x буда, барои ҳамаи қиматҳои x , ба гайр аз:

а) $x = 1$; б) $x = 0$ ва $x = 2$; в) $x = -4$ ва $x = 4$ маъно дорад.

169. Касре тартиб дихед, ки он дар маҳраҷ дорои тағийрёбанда буда, барои ҳамаи қиматҳои x маъно дорад.

170. Соҳаи муайянии функсияро нишон дихед:

а) $y = \frac{2}{x+4}$; б) $y = \frac{2x}{x+3}$; в) $y = \frac{4x-1}{x^2-4}$; г) $y = \frac{2}{x^2+5}$.

171. Соҳаи муайянии касрро ёбед:

а) $\frac{2}{x+1}$; б) $\frac{3x+1}{2x-8}$; в) $\frac{3x+4}{x^2-7x}$; г) $\frac{3x+1}{x^2-16}$.

172*. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{(-a)^3}{a^2}$; б) $\frac{3xy}{0,3yz}$; в) $\frac{0,7n^2}{2,1n^4}$;

г) $\frac{18ab^2c}{60abc}$; д) $\frac{0,8x^2y^2z}{0,4xy^3z^2}$; е) $\frac{64x^3y^5}{224x^5y^2}$;

ж) $\frac{\varepsilon^2 - a^2}{(a-\varepsilon)^2}$; з) $\frac{x^2-1}{x^3+1}$; и) $\frac{2x-2y}{x^2-xy}$;

к) $\frac{xy}{x^2y-y^2x}$; л) $\frac{4a^2\varepsilon - 25\varepsilon^3}{2a^2-5a\varepsilon}$; м) $\frac{6x^2-2xy}{21xy-7y^2}$;

н) $\frac{8y^3-1}{y-4y^3}$; о) $\frac{a^2+5a+25}{2a^4-250a}$; п) $\frac{p^4-q^4}{p^3+q^3}$;

$$\text{п) } \frac{8a^3 - b^3}{4a^2 + 2ab + b^2}; \quad \text{с) } \frac{1 - 3y + 3y^2 - y^3}{z - zy + x - xy}; \quad \text{т) } \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x^4 - 2x^2 + 1};$$

$$\text{у) } \frac{x^{12} - x^6 + 1}{x^{18} + 1}; \quad \text{ф) } \frac{a^{36} - a^3}{a^{26} + a^{15} + a^4}; \quad \text{х) } \frac{8a^5 - 8a^3}{8a^5 + 16a^4 + 8a^3}.$$

173. Исбот кунед, ки агар дар касри $\frac{x - 2y}{3x + 5y}$ тайирёбандай x

ва y -ро мувофиқан ба kx ва ky , ки дар ин чо $k \neq 0$ аст, иваз намоем, он гоҳ касри ба касри аввала айниятан баробар ҳосил мешавад.

174*. Ҳисоб накарда нишон дихед, ки қиматҳои касри

$$\frac{4x - 3y}{x + 2y} \text{ ҳангоми } x = \frac{1}{11}, y = \frac{3}{11} \text{ будан ва ҳангоми } x = 1, y = 3$$

будан якхела аст.

175. Маълум, ки $a + b = 4$ аст. Қимати касрро ёбед:

$$\text{а) } \frac{16}{(a + b)^3}; \quad \text{б) } \frac{a^3 + b^3}{a^2 - ab + b^2}.$$

Ба параграфи 2.

176. Амалҳои ҷамъ ва тарҳро ичро намоед:

$$\text{а) } \frac{x^2 - 3x}{x - 4} + \frac{x + 1}{x - 4}; \quad \text{б) } \frac{3a - 2}{a - 1} + \frac{a}{1 - a}; \quad \text{в) } \frac{x^2}{x + y} - \frac{1 - 2x}{x + y};$$

$$\text{г) } \frac{a^2 - 2a}{a^2 - b^2} - \frac{2b - b^2}{b^2 - a^2}; \quad \text{д) } \frac{y}{x - y} + \frac{y}{y - x}; \quad \text{е) } \frac{x}{y - x} + \frac{y}{x - y}.$$

177. Аломати пеши касрро ба муқобилаш иваз карда, касре тартиб дихед, ки он айниятан ба касри додашуда баробар бошад:

$$\text{а) } -\frac{2x}{4 - y}; \quad \text{б) } \frac{2a - 3b}{a - 5b}; \quad \text{в) } -\frac{x^2 - 1}{x + 2}; \quad \text{г) } \frac{-2 - 5y}{x + y}.$$

178. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а) } \frac{a}{a^2 - 4a} - \frac{4}{a^2 - 4a} \quad \text{ҳангоми } a = 0,5 \text{ будан;}$$

$$\text{б) } \frac{3x + 2}{x^2 - 2x + 1} + \frac{2 - 3x}{x^2 - 2x + 1} \quad \text{ҳангоми } x = 3 \text{ будан.}$$

179. Каспро ба намуди сумма ё фарқи ифодаи бутун ва каср нависед:

$$\text{а)} \frac{4x+6}{x}; \quad \text{б)} \frac{a^2+6a+9}{a}; \quad \text{в)} \frac{x^2+4}{x^2}; \quad \text{г)} \frac{1-2\sigma+\sigma^2}{\sigma}.$$

180*. Барои қадом қимати натуралии n қимати ифодаи адади натуралӣ аст:

$$\text{а)} \frac{n+8}{n}; \quad \text{б)} \frac{7n-16}{n}; \quad \text{в)} \frac{49-n^2}{n^2}; \quad \text{г)} \frac{n^2+8}{n^2}?$$

181. Қимати ифодаро ёбед, агар $\frac{x}{y}=2$ бошад:

$$\text{а)} \frac{y}{x}; \quad \text{б)} \frac{x+y}{3x}; \quad \text{в)} \frac{x+5y}{2y}; \quad \text{г)} \frac{x-4y}{y}.$$

182. Ҷамъ ё тарҳи касрҳоро иҷро кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{7}{12x} - \frac{2-3x}{15x^2}; & \text{б)} \frac{x+8}{6x^2} + \frac{2}{3x}; \\ \text{в)} \frac{a^2-a+1}{a^3x} - \frac{x^2-1}{ax^3}; & \text{г)} \frac{x^2-2ab}{ax} - \frac{3ax-2b^2}{bx}. \end{array}$$

183. Ифодаро ба намуди каср нависед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} x+y+\frac{x-y}{5}; & \text{б)} m-n-\frac{1-mn}{m}; \\ \text{в)} a-\frac{ab+ac+bc}{a+b+c}; & \text{г)} a^2-b^2-\frac{a^3+b^3}{a-b}. \end{array}$$

184. Ифодаро сода кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \frac{a}{a+\sigma}-\frac{a}{a-\sigma}; & \text{б)} \frac{a}{a+\sigma}+\frac{\sigma}{a-\sigma}; & \text{в)} \frac{7}{2x}+\frac{2x-3}{3+2x}; \\ \text{г)} \frac{x+4a}{3a+3x}-\frac{a-4x}{3a-3x}; & \text{д)} \frac{5x-7}{x^2-4}-\frac{3x-2}{2-x}; & \text{е)} \frac{2-3y}{y^2-9}-\frac{5-2y}{3-y}. \end{array}$$

185. Амалҳои ҷамъ ва тарҳро иҷро кунед:

$$\text{а)} \frac{a^2-5ab}{5ab} + \frac{3a-2\sigma}{15\sigma} - \frac{6a-5\sigma}{12a}; \quad \text{б)} \frac{4x-1}{x(x-1)} + \frac{2}{x-1} - \frac{3}{x};$$

$$\text{в)} \frac{3x+2}{x^2-2x+1} - \frac{6}{x^2-1} - \frac{3x-2}{x^2+2x+1};$$

$$\text{г)} \frac{4-a}{25-10a+a^2} - \frac{3}{25+10a+a^2} - \frac{a+4}{25-a^2};$$

$$\text{д)} \frac{2a}{2a+3} + \frac{5}{3-2a} - \frac{4a^2+9}{4a^2-9}; \quad \text{е)} \frac{x}{x-1} + \frac{3}{x+2} - \frac{2x-5}{(x-1)(x+2)}.$$

186*. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \frac{y^2}{x^2+xy+y^2} + \frac{x}{x-y} - \frac{xy(x+2y)}{x^3-y^3};$$

$$\text{б)} \frac{3x+2y}{9x^2+6xy+4y^2} - \frac{1}{2y-3x} + \frac{6xy}{8y^3-27x^3};$$

$$\text{в)} \frac{1}{a^2-\epsilon^2} - \frac{1}{(a-\epsilon)^2} + \frac{1}{(a+\epsilon)^2}; \quad \text{г)} \frac{4a^2+3a+2}{a^3-1} - \frac{1-2a}{a^2+a+1} - \frac{1}{a-1}.$$

187. Айниятро исбот кунед:

$$\text{а)} \frac{2x}{x+5} = 2 - \frac{10}{x+5}; \quad \text{б)} \frac{ax}{x+\epsilon} = a - \frac{a\epsilon}{x+\epsilon};$$

$$\text{в)} \frac{4x^2-9x}{x^2-3x+2} = 4 - \frac{8-3x}{x^2-3x+2}.$$

188. Барои кадом қимати a ифодаҳо айниятан баробаранд:

$$\text{а)} \frac{3x}{x+15} \text{ ва } 3 + \frac{a}{x+15}; \quad \text{б)} \frac{5x}{-x+4} \text{ ва } \frac{a}{4-x} - 5;$$

$$\text{в)} \frac{x+2}{3-x} \text{ ва } \frac{a}{3-x} - 1; \quad \text{г)} \frac{2x+1}{1-5x} \text{ ва } 1 + \frac{ax}{1-5x}?$$

189*. Касрро ба намуди сумма ё фарқи ифодаи бутун ва каср нависед:

$$\text{а)} \frac{x^2-7x+6}{x-7}; \quad \text{б)} \frac{x^2-2x+3}{x-2}; \quad \text{в)} \frac{a^2+9a-1}{a+8};$$

$$\text{г)} \frac{4a^2-10a-1}{a-4}; \quad \text{д)} \frac{3x}{x+2}; \quad \text{е)} \frac{x-2}{3-x}.$$

190*. Барои кадом n -и бутун қимати каср адади бутун аст:

$$\text{а)} \frac{2n^2 + 3n + 4}{n}; \quad \text{б)} \frac{(n-2)^2}{n}; \quad \text{в)} \frac{5n}{n+1}; \quad \text{г)} \frac{6n}{n-1}?$$

Ба параграфи 3.

191. Зарбро ичро карда, натижаашро сода намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{m^3 - 27}{m^2 - 6m + 9} \cdot \frac{m^2 - 9}{m^2 + 3m + 9}; & \text{б)} \frac{36x^7}{x^2y + x^3} \cdot \frac{x^2 + y^2}{9x^5}; \\ \text{в)} \frac{y^2 - 2xy}{xy + 4x^2} \cdot \frac{4xy + y^2}{4x^2 - y^2}; & \text{г)} \frac{x^2 + xy + y^2}{x + y} \cdot \frac{x^2 + 2xy + y^2}{x^3 - y^3}; \\ \text{д)} \frac{a^5 - a^7 + a^9}{1 - a^2} \cdot \frac{a - 1}{a^8 - a^6 + a^4}; & \text{е)} \frac{x^3 + x^2}{x^5 + x^4 + x^3} \cdot \frac{x^4 + x^3 + x^2}{x^5 + x^3}. \end{array}$$

192. Тақсимро ичро карда, натижаашро сода намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{x^2 + y^2}{x^2 - y^2} : \frac{4x^2 + 4y^2}{x + y}; & \text{б)} \frac{a^3 - b^3}{ab(a + b)} : \frac{a^2 - b^2}{a^2 + ab}; \\ \text{в)} \frac{2 - m}{m^2 n + m^3} : \frac{4 - m^2}{-m^3 n^2 - m^2 n^3}; & \text{г)} \frac{a^4 - a^2}{a^6 + a^2} : \frac{a^3 - a^5}{a^7 + a^3}; \\ \text{д)} \frac{x^5 + x^7}{9x^2 - x^6} : \frac{x^9 + x^7}{x^4 - 3x^2}; & \text{е)} \frac{8x + x^2 + 16}{15x^2 + 3x} : \frac{16 - x^2}{25x^2 - 1}. \end{array}$$

193. Испот кунед, ки барои ҳар гуна n -и натуралӣ қимати ифодаи

$$\left(\frac{4}{n^2} + \frac{n}{2} \right) : \left(\frac{2}{n^2} - \frac{1}{n} + \frac{1}{2} \right)$$

адади натуралӣ аст.

194. Испот кунед, ки агар $m \neq 0$ ва $m \neq 1$ бошад, он гоҳ қимати ифодаи

$$\frac{2}{m} : \left(\frac{1}{m} - 1 \right) - \frac{2m - 2m^2}{(m-1)^2}$$

аз қимати тағйирёбандга вобаста нест.

195*. Ифодаро сода кунед:

a) $\left(x - \frac{x+y}{x-y} + y \right) : \left(1 - \frac{2y+1}{x^2 - y^2} \right);$

б) $\left(\frac{5x^2 - 15xy}{x^2 - 9y^2} - \frac{3xy + 9y^2}{x^2 + 6xy + 9y^2} \right) : \left(\frac{5}{y} - \frac{3}{x} \right);$

в) $a\vartheta + \frac{a\vartheta}{a+\vartheta} \left(\frac{a+\vartheta}{a-\vartheta} - a - \vartheta \right);$

г) $\left(\frac{1}{a-2\vartheta} + \frac{2\vartheta}{4\vartheta^2 - a^2} \right) : \left(\frac{4\vartheta^2}{a^2 + 4\vartheta^2 + 4a\vartheta} - \frac{2\vartheta}{2\vartheta + a} \right);$

д) $\left(\frac{x^2 + 1}{1 + 2x} - \frac{x}{2} \right) \left(1 - \frac{x+3}{2-x} \right); \quad \text{е) } \left(\frac{3-x}{2+x} - 1 \right) \cdot \left(\frac{x}{2} - \frac{1+x^2}{2x-1} \right).$

196*. Исбот кунед, ки қимати ифода аз қиматҳои имконпазири тағијирёбандада вобаста нест:

а) $\left(\frac{2a+3}{4a^2-16} + \frac{21+2a}{16-16a+4a^2} \right) : \left(\frac{3+a}{a-2} \right)^2 - \frac{3a+7}{2+a};$

б) $\left(\frac{1}{x} + \frac{1}{y} \right) \cdot \frac{2x^2y^2}{(x+y)^3} + \frac{x^2y^2}{(x+y)^2} \cdot \left(\frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right).$

197*. Аввал ифодаро сода карда, баъд қиматашро ёбед:

а) $\frac{5x^2 - 10xy + 5y^2}{2x^2 - 2xy + 2y^2} : \frac{8x - 8y}{10x^3 + 10y^3}, \quad \text{ҳангоми } x=-3, y=-1 \text{ будан;}$

б) $\frac{5a^2 - 5\vartheta^2}{a^2 + 2a\vartheta + \vartheta^2} : \frac{5a^2 - 10a\vartheta + 5\vartheta^2}{3a + 3\vartheta}, \quad \text{ҳангоми } a=8, \vartheta=7 \text{ будан.}$

198*. Ба намуди касри ратсионалӣ нависед:

а) $\frac{\frac{x-3}{3} - \frac{4-x}{2}}{\frac{5x-18}{2}};$

б) $\frac{1+x - \frac{1}{x+1}}{1-x - \frac{1}{x+1}};$

$$\text{в)} \frac{\frac{x-a}{x+a} - \frac{x+a}{x-a}}{\frac{x-a}{x+a} + \frac{x+a}{x-a}},$$

$$\text{г)} \frac{1}{1 - \frac{1}{1 + \frac{1}{x}}}.$$

199. Кадоме аз нүктахои A(-10; 1); B(5; 2); C(5; -2); D(0; 0); E(0,1; -100); F(20; -0,5); G(100; -0,01) ба графики функцияи

$$y = -\frac{10}{x} \text{ тааллук доранд?}$$

200. Нүктаи A(-2; -14) ба графики функцияи бо формулаи намудаш $y = \frac{k}{x}$ додашуда тааллук дорад. Қимати k -ро ёбед.

201. Маълум, ки графики $y = \frac{k}{x}$ аз нүктаи A(4; 2,5) мегузарад.

Оё графики ин функция аз нүктаи: B(2; 5); C(0,1; 4); D(-1; -10); E(-2; -8) мегузарад?

202. Графики функцияи $y = -\frac{8}{x}$ -ро созед ва аз рўйи он:

а) қимати y -ро ёбед, ки он ба қимати ба 4; 2,5; -1; -2,5 баробари x мувофиқ аст;

б) қимати x -ро ёбед, ки ба он y -и ба: 8; -2 баробар мувофиқ меояд.

203. Ҳачми параллелепипеди росткунчай тарафҳои асосаш a см ва b см ва баландиаш 10 см ба 80 см^3 баробар аст. Аз a вобаста будани b -ро бо формула ифода кунед.

204*. Соҳаи муайянни функцияро ёбед ва графики онро созед:

$$\text{а)} y = \frac{4}{(x+2)^2 - (x-2)^2}; \quad \text{б)} y = \frac{24}{(3-x)^2 - (3+x)^2}.$$

205*. Графики функцияро созед:

$$\text{а)} y = \frac{2}{|x|}; \quad \text{б)} y = -\frac{4}{|x|}.$$

206*. Барои кадом қиматҳои k ва b гиперболаи $y = \frac{k}{x}$ ва хати

рости $y=kx+b$ аз нүктаи:

- а) A(4; 1); б) B(-1; 4); в) C(-2; 2)

мегузаранд?

207*. Муодилаи хати рости $y=ax+b$ -ро нависед, ки вай графики $y = \frac{2}{x}$ -ро дар нүктахои гуногун мебурад. Оё чунин хати рост якто аст?

208. Нишон дихед, ки ҳангоми $a < 0$ будан, графики функцияҳои $y=ax$ ва $y = -\frac{a}{x}$ ҳамдигарро намебуранд.

ЧАВОБХО

1. а) $-\frac{13}{20}$; б) $2\frac{9}{13}$; в) $2\frac{5}{7}$; г) $\frac{4}{7}$. 2. а) $3\frac{7}{15}$; б) $\frac{127}{150}$. 3. а)-9; б) 0,2;

в) $1\frac{2}{3}$; г) $5\frac{1}{3}$. 4. а) 1,4; б) -0,4. 5. а) 10,5; б) 1; в) 0,2; г) $11\frac{2}{3}$. 6. а) 4;

б) -2; в) 0; г) 1; д) 0,5; е) -5,5. 7. а) -5 ва 5; б) -1 ва $\frac{1}{2}$; в) 6; г) -1 ва 3.

8. а) 2; б) 0 ва 1; в) -3 ва 3; г) $2\frac{1}{2}$. 10. $v = \frac{v_1 t_1 + v_2 t_2}{t_1 + t_2}$; а) $73\frac{1}{3}$; б) $83\frac{1}{3}$.

11. а) $-2\frac{5}{6}$; б) $-\frac{1}{28}$; в) -1; д) $1\frac{3}{7}$; е) -1. 12. а) $y^2(y-x)$; б) $0,5a(6a-b)$.

13. а) $(x-1)(x+1)(x^2+1)$; б) $(3z-5)(3z+5)$; в) $(3a+4b)^2$; г) $(4x-3)(4x+3)$.

14. Ба 1 рӯз. 17. а) $-19\frac{1}{3}$; б) $-\frac{29}{70}$. 19. $t = \frac{s}{u+v} + \frac{s}{u-v}$; а) 4 соату

48 дақ.; б) 2 соату 24 дақ. 20. $ma+(n-m)b$; а) 2660; б) 3000. 21. а) $\frac{2}{3}$;

б) 0,625; в) 1; -2; г) -2; 2. 22. а) 0; б) $-1\frac{1}{3}$; в) 1; г) 2,5. 23. а) a^2+5a+4 ;

б) $6a^2+7a-3$; в) $x^2-14x+49$; г) $24x^2-14x-3$; д) $-2x^2+5x-3$; е) x^3-x^2+x-1 .

24. а) $(x-4)(x+4)$; б) $(4x-a)(4x+a)$; в) $(x-2)^2$; г) $(a-3)(a^2+3a+9)$;

д) $(ay-1)(ay+1)$; е) $(2-ax)(4+2ax+a^2x^2)$. **25.** а) Xa; б) не; в) не.

26. 129 $\frac{1}{3}$ км. **28.** а) Ҳамаи ададҳо ғайр аз $-\frac{3}{4}$; б) ҳамаи ададҳо

ғайр аз 1; в) ҳамаи ададҳо; г) ҳамаи ададҳо ғайр аз -2; д) ҳамаи ададҳо ғайр аз 1 ва 2; е) ҳамаи ададҳо. **29.** а) 2; б) 0,5; в) 0,25 ва

-2,5; г) -5 ва 5. **30.** Ҳамаи ададҳо ғайр аз: а) 3,5; б) $-1\frac{2}{3}$; в) 2 ва 4;

г) -5 ва 1,5; д) 0,2; е) -3 ва 3; ж) -1 ва 2,5; з) $\frac{3}{4}$ ва 6. **31.** а) 6; б) -0,5;

в) 0 ва 2; г) 0 ва 1. **32.** Ҳамаи ададҳо ғайр аз: а) 1,5; б) 2; в) -6 ва 6; г) -3 ва 0. **33.** Ҳамаи ададҳо ғайр аз: а) 1; б) -3 ва 0; в) -1; г) -2.

34. а) -3,5; б) -1; в) 9; г) -11. **39.** а) 0; б) 2,6. **40.** -3,6. **41.** а) -3,5; б) $2\frac{2}{3}$;

в) -1 ва 1; г) -3 ва 3. **42.** а) $m(x+2)$; б) $x(x^2+x+1)$; в) $10a(2x-y)$; г) $5a^2x(a-3x)$; д) $x(x-5a)$; е) $5v(v-1)^2$. **43.** а) $4\varrho+5$; б) -0,25; в) $3x$;

г) $\frac{x}{2}(4x-y)$. **44.** 20 км. **45.** 7,875 кг. **46.** Не. **47.** а) Xa; б) не; в) xa;

г) не. **49.** а) $\frac{4}{5}$; б) $\frac{1}{3a}$; в) $2y$; г) $\frac{2x^2}{7y}$; д) $\frac{1}{2n^2}$; е) $-\frac{4}{7x}$; ж) $\frac{z}{4x}$; з) $\frac{3m}{2n}$;

и) a^2 ; к) $y-x$; л) $-\frac{1}{(a-\varrho)^2}$; м) $-\frac{1}{3}$. **50.** а) $\frac{2x}{tz}$; б) $\frac{2c^2}{a^3\varrho^3}$; в) $\frac{x+y}{3a}$;

г) $\frac{xy^2}{30(a+\varrho)^2}$; д) $\frac{x}{y}$; е) $-\frac{x+1}{x}$; ж) x^3+y^3 ; з) $\frac{3}{5}$; и) $\frac{1}{x-y}$; к) $\frac{2k+p}{2k-p}$;

л) $\frac{1}{a-2}$; м) $\frac{(2a+5\varrho)\varrho}{a}$. **51.** а) $5a\varrho$; б) -y. **52.** а) $\frac{5a}{a-0,6\varrho}$;

б) $-\frac{4y^2+2y+1}{y(1+2y)}$; в) $\frac{1}{x-y}$; г) x. **53.** а) 34; б) 37; в) 14,5. **54.** а) $\frac{p-2q}{p^2}$;

б) $\frac{x+5y}{2}$; в) $\frac{1}{\varrho^2-3\varrho+9}$; г) $\frac{a+\varrho}{a-\varrho}$; д) 1; е) $\frac{5y}{9x}$; ж) $\frac{1}{3-a}$; з) - y^4 ;

$$\text{и)} \frac{2x+y}{25(2x-y)}; \text{ к)} \frac{x^7}{x^7+1}; \text{ л)} \frac{m-n}{2(m^2-mn+n^2)}; \text{ м)} \frac{x^2-xy+y^2}{x-y}. \quad \mathbf{55.}$$

$$\text{а)-2; б)} \frac{7}{80}. \quad \mathbf{56.} \text{ а)} x+7\epsilon; \text{ б)} 6a-\epsilon; \text{ в)} -(9x+1); \text{ г)} 3m-8k; \text{ д)} 4a^2+6ab+9b^2;$$

$$\text{е)} 1-10t. \quad \mathbf{57.} \text{ а)} \frac{1}{2}; \text{ б)} -\frac{1}{4}. \quad \mathbf{58.} \text{ а)} \frac{25xy}{15x^3y^2}; \text{ б)} \frac{\epsilon^2}{\epsilon^2-2\epsilon}; \text{ в)} -\frac{a(2+a)}{4-a^2};$$

$$\text{г)} \frac{-\frac{4}{(x-y)^2}}{\frac{2}{y-x}}. \quad \mathbf{59.} \text{ а)} 2; \text{ б)} -2\frac{1}{3}; \text{ в)} \frac{2}{5}; \text{ г)} 1,6. \quad \mathbf{60.} \text{ Ҳамаи қиматҳо тайр}$$

$$\text{аз: а)-0,75; б)} 3,6; \text{ в)} 2 \text{ ва } 2\frac{2}{3}; \text{ г)} -4 \text{ ва } 4. \quad \mathbf{61.} \text{ а)} 20; \text{ б)} 1,9. \quad \mathbf{62.} 215,$$

$$645, 753 \text{ ва } 567 \text{ одам.} \quad \mathbf{63.} \text{ Ҳозир соат 13-у 45 дақ. аст.} \quad \mathbf{64.} \text{ а)} \frac{y+x}{4};$$

$$\text{б)} \frac{a}{3}; \text{ в)} -\frac{2\epsilon^2}{a}; \text{ г)} \frac{3c}{\epsilon}; \text{ д)} \frac{3x+4}{8}; \text{ е)} -\frac{6a-5}{2}; \text{ ж)} -\frac{1}{y}; \text{ з)} -\frac{d}{c};$$

$$\text{и)} a-\frac{\epsilon}{2}; \text{ к)} a+\epsilon; \text{ л)} \frac{1}{x+6}; \text{ м)} 4-a; \text{ н)} \frac{3}{a+\epsilon}. \quad \mathbf{65.} \text{ а)} \frac{3}{x}; \text{ б)} \frac{x-2}{x+2};$$

$$\text{в)} \frac{3x}{3x+2}; \text{ г)} \frac{3-2x}{x}; \text{ д)} -5; \text{ е)} -\frac{1}{x+1}; \text{ ж)} \frac{6-5x}{x^2}; \text{ з)} -1; \text{ и)} \frac{1}{2}. \quad \mathbf{66.} \text{ а)} 3;$$

$$\text{б)} -2\frac{2}{3}. \quad \mathbf{67.} \text{ а)} \frac{3x}{x-y}; \text{ б)} 1; \text{ в)} \frac{5a-4c}{c-1}; \text{ г)} \frac{2(a+\epsilon)}{a-\epsilon}; \text{ д)} 1; \text{ е)} 0;$$

$$\text{ж)} \frac{2ab+3c}{2a-\epsilon}; \text{ з)} \frac{2xy}{x^2-y^2}. \quad \mathbf{68.} \text{ а)} 0,2; \text{ б)} 0. \quad \mathbf{69.} \text{ а)} -1; \text{ б)} x-2; \text{ в)} -5; \text{ г)} 1+y;$$

$$\text{д)} x-4y; \text{ е)} a+6; \text{ ж)} x-3; \text{ з)} 1. \quad \mathbf{70.} \text{ а)} \frac{2}{x} + \frac{y}{x^2}; \text{ б)} \frac{1}{2a} - \frac{2a}{x}; \text{ в)} \frac{\epsilon^2}{a^2} + \frac{\epsilon}{a};$$

$$\text{г)} \frac{1}{x} - \frac{2y}{x^2}. \quad \mathbf{71.} \text{ а)} 3 + \frac{\epsilon}{a}; \text{ б)} x - 3 + \frac{1}{x}; \text{ в)} 1 + \frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}; \text{ г)} \frac{a}{2} + 2.$$

72. а) 11; б) -26; в) $\frac{40}{41}$; г) $-41\frac{8}{9}$. **73.** а) Ҳамаи ададҳо ғайр аз -3;

б) ҳамаи ададҳо; в) ҳамаи ададҳо ғайр аз 0 ва -4; г) ҳамаи ададҳо ғайр аз -1 ва 2. **74.** 28, 30 ва 22 см. **75.** а) $y(y-4x)$; б) $(3y-1)^3$; в) $(m-1)(m+1)(m^2+1)(m^4+1)$; г) $(x-2)(x+2)(x^2+2x+4)(x^2-2x+4)$.

76. 10,2; 2,2 ва 20. **77.** а) $\frac{5}{4x}$; б) $\frac{x}{14a}$; в) $\frac{2\epsilon-1}{\epsilon^2}$; г) $\frac{a^2+\epsilon^2}{a\epsilon}$; д) $\frac{3x-y}{6}$;

е) $\frac{2}{15}$; ж) $\frac{2\epsilon x - ay}{a\epsilon}$; з) $\frac{2mx - 3ny}{m^2n}$; и) $\frac{\epsilon x - 3a^2}{a\epsilon}$; к) $\frac{3a - 2\epsilon}{a}$;

л) $\frac{23+14a}{60}$. **78.** а) $\frac{9\epsilon}{2a-\epsilon}$; б) $\frac{4x+3y}{x-2y}$; в) $-\frac{2a\epsilon}{a^2-\epsilon^2}$; г) $\frac{4x^2y^2}{x^4-y^4}$;

д) $\frac{4\epsilon^3 + 26\epsilon^2 + 36\epsilon + 63}{6\epsilon(3+2\epsilon)}$; е) $\frac{a}{6(x+2)}$; ж) $\frac{5x}{6(2-x)}$;

з) $\frac{6 - 6x - 22x^2}{5x(x-2)(x+2)}$; и) $\frac{4n^2 - 5m^2}{mn(m-k)}$; к) $\frac{5a^2 - 12a + 9}{(9-a)(9+a)^2}$;

л) $\frac{15y^2 + 1}{2y(9y^2 - 1)}$. **79.** а) $-\frac{5}{6}$; б) -0,2; в) 3; г) $\frac{2}{13}$. **80.** а) $\frac{12 - 2x + 3y}{6}$;

б) $\frac{4(x-1)}{x}$; в) $\frac{5x-y}{3}$; г) $\frac{38a - 19\epsilon - 105}{35}$; д) $\frac{a^2}{a+\epsilon}$; е) $-\frac{2}{a^2-1}$;

ж) $\frac{3\epsilon^2 + 6\epsilon - 69}{16 - \epsilon^2}$; з) $\frac{x(x-8)}{x-4}$; и) $\frac{31 + 5a - 2a^2}{25 - a^2}$. **81.** а) $\frac{2}{x+2}$;

б) $\frac{x^2 + 18x + 57}{(x+1)(x+3)(x+5)}$; в) $\frac{2}{x-1}$; г) $\frac{7a-1}{a(a^2-1)}$; д) $\frac{4\epsilon}{4a^2-\epsilon^2}$;

е) $\frac{4}{x^2 - 2x + 4}$; ж) $\frac{y-5}{y+1}$; з) $\frac{2}{3(2-x)}$; и) $\frac{a-2}{a(a-3\epsilon)}$; к) $\frac{9}{x(x+1)(x-3)}$.

82. а) $x-3$; (x-3)(2+x); б) $a+1$; 1; a^2-1 . **84.** а) $\frac{5}{y^2 - 3y - 4}$;

$$6) \frac{x+7}{x+2}; \quad \text{в)} \frac{a+5c}{6(a-c)}; \quad \text{г)} 6a. \quad \mathbf{85.} \quad \text{а)} 45; \quad \text{б)} 20. \quad \mathbf{86.} \quad -2; \quad -0,5 \quad \text{ва} \quad 4 \frac{3}{4}.$$

$$\text{Барои} \quad -3 \frac{1}{3}; \frac{2}{3} \quad \text{ва} \quad 11 \frac{1}{3}. \quad \mathbf{87.} \quad \text{а)} v = \frac{m}{\rho}; \quad \text{б)} a = \frac{cs}{\theta}. \quad \mathbf{88.} \quad 5 \quad \text{ва} \quad 7 \quad \text{гов.} \quad \mathbf{89.}$$

$$\text{а)} \frac{1}{10^5}; \quad \text{б)} 1000. \quad \mathbf{91.} \quad \text{а)} 0; 3; \quad \text{б)} -1; 7; \quad \text{в)} 0; 0,5; \quad \text{г)} -3; -1. \quad \mathbf{92.} \quad \text{а)} 1 \frac{3}{4}; \quad \text{б)} 1 \frac{1}{3};$$

$$\text{в)} \frac{8y}{15x}; \quad \text{г)} \frac{3a}{2}; \quad \text{д)} \frac{7x}{24y}; \quad \text{е)} 3 \frac{1}{3}; \quad \text{ж)} \frac{c}{2}; \quad \text{з)} \frac{4}{5x}. \quad \mathbf{93.} \quad \text{а)} \frac{3a}{2\theta}; \quad \text{б)} \frac{7x}{y^2};$$

$$\text{в)} \frac{3a^2}{10}; \quad \text{г)} \frac{a^3}{6\theta^2 c^2}; \quad \text{д)} \frac{6}{\theta^2}; \quad \text{е)} \frac{6x^3}{y^2 z}; \quad \text{ж)} \frac{x}{y}; \quad \text{з)} \frac{7ax}{15}. \quad \mathbf{94.} \quad \text{а)} x; \quad \text{б)} \frac{ac^2}{\theta};$$

$$\text{в)} xy; \quad \text{г)} \frac{a^3}{\theta}; \quad \text{д)} \frac{21a^2}{2}; \quad \text{е)} 26x^3. \quad \mathbf{95.} \quad \text{а)} -\frac{6x}{y}; \quad \text{б)} -\frac{3mc^2}{2a^2}; \quad \text{в)} -\frac{a^2c^2}{\theta^2};$$

$$\text{г)} -\frac{mn}{21}. \quad \mathbf{96.} \quad \text{а)} \frac{a}{x}; \quad \text{б)} \frac{3a^3\theta^2}{cd}. \quad \mathbf{97.} \quad \text{а)} \frac{1}{8x^3}; \quad \text{б)} \frac{x^4}{81y^4}; \quad \text{в)} \frac{n^6}{8m^3}; \quad \text{г)} \frac{16a^4}{25\theta^6};$$

$$\text{д)} \frac{8x^3}{a^6\theta^6}; \quad \text{е)} \frac{25a^4x^2}{y^8}; \quad \text{ж)} -\frac{27a^3\theta^3}{64m^6n^3}; \quad \text{з)} -\frac{64x^6}{125y^9}. \quad \mathbf{98.} \quad \text{а)} \frac{x(x+y)}{3y}; \quad \text{б)} \frac{a\theta}{2};$$

$$\text{в)} \frac{a+\theta}{2(c+d)}; \quad \text{г)} (a-\theta)^2; \quad \text{д)} -\frac{18x^4}{a-\theta}; \quad \text{е)} \frac{y(y-2)}{3(y+2)}. \quad \mathbf{99.} \quad \text{а)} (a+\theta)^2; \quad \text{б)} a^2-\theta^2;$$

$$\text{в)} \frac{(x-y)^2}{2}; \quad \text{г)} -\frac{3}{2}; \quad \text{д)} 3(a-\theta); \quad \text{е)} -2. \quad \mathbf{100.} \quad \text{а)} -\frac{2ax}{5(x+2)}; \quad \text{б)} -\frac{4}{a+3};$$

$$\text{в)} \frac{a+\theta}{\theta}; \quad \text{г)} \frac{(y-5)(y+1)}{4}; \quad \text{д)} \frac{5\theta}{\theta-2c}; \quad \text{е)} \frac{x-1}{4}; \quad \text{ж)} \frac{x(x-1)}{2}; \quad \text{з)} \frac{5}{3m}.$$

$$\mathbf{101.} \quad \text{а)} 6; \quad \text{б)} 8. \quad \mathbf{102.} \quad \text{а)} \frac{a-\theta}{a(a+\theta)}; \quad \text{б)} \frac{ax}{4(x-y)}; \quad \text{в)} \frac{\theta+2}{9\theta}; \quad \text{г)} \frac{3x}{2(x+y)};$$

$$\text{д)} -\frac{y^2}{x(2x+y)}; \quad \text{е)} \frac{x+y}{x-y}; \quad \text{ж)} 1; \quad \text{з)} \frac{1}{2}. \quad \mathbf{103.} \quad \text{Ҳамаи ададҳо гайр аз}$$

$$0,5 \text{ ва } 3\frac{1}{3}. \quad \mathbf{104.} \quad 0,4. \quad \mathbf{105.} \quad \text{а)-1; б)} - 6\frac{2}{3}. \quad \mathbf{106.} \quad \text{а)} \frac{\theta-a}{2}; \quad \text{б)} \frac{2\theta-a}{4};$$

$$\text{в)} a(\theta-1); \quad \text{г)} \frac{\theta-a}{5}. \quad \mathbf{107.} \quad 2 \text{ гулу 3 булбұл.} \quad \mathbf{108.} \quad \text{а)1; б)} \frac{5}{7}; \quad \text{в)} \frac{5a}{2\theta};$$

$$\text{г)} \frac{5x}{y^2}; \quad \text{д)} \frac{1}{15x^2y}; \quad \text{е)} \frac{a^2}{20\theta^2}; \quad \text{ж)} \frac{y^2}{2x^2}; \quad \text{з)} \frac{6x}{5}; \quad \text{и)} \frac{39\theta}{2a}. \quad \mathbf{109.} \quad \text{а)} \frac{2x}{3ay};$$

$$\text{б)} xy^2; \quad \text{в)} \frac{2}{9cd}; \quad \text{г)} \frac{a^3y^3}{3}; \quad \text{д)} -\frac{14x^4}{y^4}; \quad \text{е)} -2a^3x; \quad \text{ж)} -\frac{3x}{a}; \quad \text{з)} \frac{4}{3x};$$

$$\text{и)} -\frac{80mnp^2}{21k}. \quad \mathbf{110.} \quad \text{а)} \frac{14}{x^2}; \quad \text{б)} \frac{27c^2}{a^2}; \quad \text{в)} \frac{cd}{4}; \quad \text{г)} \frac{392y}{x}; \quad \text{д)} \frac{8y^2}{a^2x^2}; \quad \text{е)} \frac{ax^2}{1ly^2};$$

$$\text{ж)} \frac{4ab}{z}; \quad \text{з)} \frac{ac^2}{d}. \quad \mathbf{111.} \quad \text{а)} \frac{4(x-4)}{m}; \quad \text{б)} \frac{a}{9\theta}; \quad \text{в)} \frac{x-y}{y}; \quad \text{г)} \frac{\theta(a-3\theta)}{5};$$

$$\text{д)} \frac{2x^2}{a}; \quad \text{е)} \frac{5(a-2\theta)}{a(a+2\theta)}; \quad \text{ж)} -\frac{1}{3x}; \quad \text{з)} \frac{x^2}{x^2+1}. \quad \mathbf{112.} \quad \text{а)} \frac{3(x+y)}{x}; \quad \text{б)} \frac{4y}{x-1};$$

$$\text{в)} \frac{a+\theta}{2\theta}; \quad \text{г)} -\frac{a^2\theta}{2(a+1)}; \quad \text{д)} \frac{x}{(x+4)(x+6)}; \quad \text{е)} \frac{1}{5x-1}. \quad \mathbf{113.} \quad \text{а)} \frac{a}{2(a+2)};$$

$$\text{б)} 2x^2y; \quad \text{в)} -\frac{4(4p+1)}{q}; \quad \text{г)} \frac{c^2}{a^2}; \quad \text{д)} -\frac{5(x+y)}{4(x-1)}; \quad \text{е)} \frac{x-2}{2x}; \quad \text{ж)} \frac{x-4y}{x+4y};$$

$$\text{з)} mn(m+n). \quad \mathbf{114.} \quad \text{а)-12,5; б)} \frac{3}{11}. \quad \mathbf{115.} \quad \text{а)} \frac{x-y}{3(x+y)}; \quad \text{б)} -\frac{1}{y};$$

$$\text{в)} \frac{\theta(a^2-a\theta+\theta^2)}{a(a+\theta)}; \quad \text{г)} \frac{2x-5}{x+2}; \quad \text{д)} \frac{2x(m+3)}{ay}; \quad \text{е)} \frac{a-x}{x+1};$$

$$\text{ж)} \frac{(x-1)(y+2)}{2}; \quad \text{з)} \frac{(a+4)(5x+1)}{3(4-a)}. \quad \mathbf{116.} \quad \text{а)} 4a\theta^2; \quad \text{б)} 10a; \quad \text{в)} 3a\theta^2; \quad \text{г)} 10y.$$

$$\mathbf{117.} \quad \text{а)} \frac{1}{a}; \quad \text{б)} \frac{2a-3}{(a^2-1)(2a+3)}. \quad \mathbf{118.} \quad c = \frac{\theta}{3a}; \quad c = \frac{a\theta}{a+\theta}. \quad \mathbf{119.} \quad \text{Нүктахои}$$

А ва Д. **120.** 301. **121.** 6км/соат. **122.** а) $\frac{8x-15}{30}$; б) $\frac{5x-4}{x^2-x-2}$;

в) $\frac{2}{a-1}$; г) $\frac{y-5}{(y+1)(y-1)^2}$. **123.** а)- y ; б) $\frac{a^2-b^2}{b^2}$; в) $\frac{a^3}{b^4}$; г) $\frac{20-c}{8(a+b)}$.

124. а) $\frac{2x+2}{3x+1}$; б) $a(a+1)$; в) $\frac{2(x-y)}{y^2}$; г) x . **125.** а) $\frac{c}{a}$; б) $-\frac{x}{a}$;

в) $-\frac{b}{a-b}$; г) a . **126.** а) $\frac{5a}{a-3}$; б) $\frac{y}{x(x+y)}$; в) $\frac{3}{2}$; г) $\frac{9y}{2}$. **127.** а) $\frac{5-x}{5+x}$;

б) $-\frac{1}{a+1}$; в) $\frac{x-y}{x \cdot y}$; г) $\frac{a^2+a\theta+\theta^2}{a^2-a\theta+\theta^2}$. **128.** а)-1; б) 5; в) $-\frac{a+4}{a+3}$; г) $\frac{1}{a}$.

129. а) $-\frac{1}{3(x-y)}$; б)-1; в) $-\frac{1+y}{y}$; г) $\frac{3x}{2}$. **130.** а) $-\frac{a+1}{a-1}$; б) $x-3$;

в) $-\frac{6}{y-1}$; г) $\frac{2a+\theta}{a\theta}$. **131.** а) $-\frac{1}{2(1+3a)}$; б) $3(x-y)$; в) $(x+y)$; г) $\frac{a\theta}{a+\theta}$.

132. а) $-\frac{1}{2p}$; б) $\frac{1}{a+2x}$; в) $5xy$; г) $\frac{y-x}{y}$. **133.** а) $\frac{n^3-1}{n}$; б) $\frac{10x-y}{2x(x+1)}$;

в) $\frac{15x-13y}{3x+y}$; г) $\frac{x-y}{4y}$. **134.** а) $2x(x+y)$; б) $-\frac{a(a-n)}{a+n}$; в) $\frac{y-3}{y}$; г) 1.

136. а) 0,5; б) 1; в) 1; г) -7. **137.** а) $\frac{4x^4+4x^2+1}{4x^2}$; б) $\frac{(a^2-\theta^2)^2}{a^2\theta^2}$;

в) $\frac{2x^2+2y^2}{y^2}$; г) 4; д) $a^2+\theta^2$; е) $a^2+\theta^2$. **138.** а) $\frac{2(y-3x)}{6x+y}$;

б) $\frac{2x^2+3x-2}{x^2-1}$; в) $x-y$; г) $\frac{1}{x}$; д) $\frac{4}{x-2}$; е) $\frac{a\theta}{a+\theta}$; ж) $\frac{a\theta+\theta c+ac}{a+\theta+c}$;

з) $\frac{3x+2}{2x+1}$. **139.** а) $-1\frac{2}{3}$; б) $6\frac{6}{7}$; в) -0,25; г) 1,5; д) 1050. **140.** 68. **141.**

а)18; б)76; в)322. **142.** а) $\frac{1}{3}$; б)144. **143.** (32; 0) ва (0; -8). **144.**

а)-0,5; б)-1; в) $-\frac{2}{3}$; г)-4. **145.** 110 т. **146.** а)Хал надорад; б) (0,5; 2,25).

147. Зкм/соат. **148.** 23 тазарв ва 12 харгүш. **151.** а) $v = \frac{500}{t}$;

б) $t = \frac{500}{v}$. **153.** $y = \frac{40}{x}$. **156.** а) $y = \frac{1}{2x}$; б) $y = \frac{7}{30x}$; в) $y = \frac{4}{x}$.

157. $\rho = \frac{3}{v}$. **160.** 129,5 ва 92,5. **161.** а) $\frac{2}{25}$; б) $\frac{4}{7}$. **162.** 36 зоф. **163.**

а) $x = \frac{yz}{y-z}$; б) $z = \frac{xy}{x+y}$. **164.** а) $2x^4-4x^3+8x^2$; б) $-\frac{1}{2}y^2 + 2y^3 - \frac{1}{2}y^2$;

в) $2x^3-5x^2+7x+5$; г) $3ab^2-5b^2-12ab-6a+20b+10$; д) $6x^4+5x^3-9x^2-3x+1$;

е) $a^4+3a^3-23a^2+2a+6$; ж) x^4+2x^2+1 ; з) a^3-b^3 ; и) $-2x^2+5x-3$. **165.**

а)- $ab(a+b)$; б) $xy(y-x+1)$; в) $pq(q^2-pq-p^2)$; г) $(2x-3)(2x+3)$; д) $(2x-3y)^2$; е) $(x-2)(x+2)(x^2+4)$; ж) $(a+b-c-2d)(a+b+c+2d)$; з) $(a-1)(a+1)(a^2-a+1)(a^2+a+1)$; и) $(x-1)(x+1) \cdot (x^2+1)(x^4+1)$; к) $(2x-y)(12x+y)$;

л) $4(3x^2+4)$; м) $\left(x + \frac{1}{2}\right)^2$; н) $\left(\frac{5c}{8} - \frac{2}{3}\right)\left(\frac{5c}{8} + \frac{2}{3}\right)$; о) $21(1-x)(1+x)$. **167.**

а)2; б)4; в)0 ва 5; г)-3 ва 3; д)-2 ва 2; е) $-\frac{1}{3}$. **168.** Масалан: а) $\frac{1}{x-1}$;

б) $\frac{1}{x(x-2)}$; в) $\frac{1}{x^2-16}$. **169.** Масалан, $\frac{1}{x^2+1}$. **170.** а)Хамаи

ададҳо ғайр аз -4; б) ҳамаи ададҳо ғайр аз -3; в) ҳамаи ададҳо ғайр аз -2 ва 2; г)ҳамаи ададҳо. **171.** Ҳамаи ададҳо ғайр аз: а)-1; б) 4; в) 0 ва 7; г)-4 ва 4. **172.** а)- a ; б) $\frac{10x}{z}$; в) $\frac{1}{3n^2}$; г) $\frac{3\epsilon}{10}$; д) $\frac{2x}{yz}$;

е) $\frac{2y^3}{7x^2}$; ж) $-\frac{a+\epsilon}{a-\epsilon}$; з) $\frac{x-1}{x^2-x+1}$; и) $\frac{2}{x}$; к) $\frac{1}{x-y}$; л) $\frac{\epsilon(2a+5\epsilon)}{a}$;

м) $\frac{2x}{7y}$; н) $-\frac{4y^2+2y+1}{y(2y+1)}$; о) $\frac{1}{2a(a-5)}$; п) $\frac{(p-q)(p^2+q^2)}{p^2-pq+q^2}$; р) $2a-\epsilon$;

$$c) \frac{(y-1)^2}{x+z}; \quad t) \frac{1}{x+1}; \quad y) \frac{1}{x^6+1}; \quad \phi) \frac{a^{11}-1}{a}; \quad x) \frac{a-1}{a+1}. \quad \mathbf{175.} \quad a) \frac{1}{4}; \quad b) 4.$$

$$\mathbf{176.} \quad a) \frac{x^2-2x+1}{x-4}; \quad b) 2; \quad c) \frac{x^2+2x-1}{x+y}; \quad d) \frac{a+b-2}{a+b}; \quad e)-1. \quad \mathbf{177.}$$

$$a) \frac{2x}{y-4}; \quad b) -\frac{3b-2a}{a-5b}; \quad c) \frac{1-x^2}{x+2}; \quad d) -\frac{2+5y}{x+y}. \quad \mathbf{178.} \quad a) 2; \quad b) 1. \quad \mathbf{179.}$$

$$a) 4 + \frac{6}{x}; \quad b) a + 6 + \frac{9}{a}; \quad c) 1 + \frac{4}{x^2}; \quad d) \frac{1}{b} + b - 2. \quad \mathbf{180.} \quad a) \text{Барои } n=1, 2,$$

4, 8; б) барои $n=4, 8, 16$; в) барои $n=1$; г) барои $n=1, 2$. **181.** а) 0,5;

$$b) 0,5; \quad c) 3,5; \quad d) -2. \quad \mathbf{182.} \quad a) \frac{47x-8}{60x^2}; \quad b) \frac{5x+8}{6x^2}; \quad c) \frac{x^2-x^2a+a^2}{a^3x^3};$$

$$d) \frac{bx-3a^2}{ab}. \quad \mathbf{183.} \quad a) \frac{2(3x+2y)}{5}; \quad b) \frac{m^2-1}{m}; \quad c) \frac{a^2-bc}{a+b+c};$$

$$d) -\frac{ab(a+b)}{a-b}. \quad \mathbf{184.} \quad a) -\frac{2ab}{a^2-b^2}; \quad b) \frac{a^2+b^2}{a^2-b^2}; \quad c) \frac{4x^2+8x+21}{2x(3+2x)};$$

$$d) \frac{a^2+x^2}{a^2-x^2}; \quad e) \frac{3x^2+9x-11}{x^2-4}; \quad f) -\frac{2y^2+4y-17}{y^2-9}. \quad \mathbf{185.}$$

$$a) \frac{24a^2-98ab+25b^2}{60ab}; \quad b) \frac{3x+2}{x(x-1)}; \quad c) \frac{10(x^2+1)}{(x-1)^2(x+1)^2};$$

$$d) \frac{6(a^2-4a+15)}{(25-a^2)^2}; \quad e) \frac{8}{2a-3}; \quad f) \frac{x+1}{x-1}. \quad \mathbf{186.} \quad a) 1; \quad b) -\frac{18x^2}{8y^3-27x^3};$$

$$c) \frac{a^2-4ab-b^2}{(a^2-b^2)^2}; \quad d) \frac{5a^2-a+2}{a^3-1}. \quad \mathbf{188.} \quad a) -45; \quad b) 20; \quad c) 7. \quad \mathbf{189.}$$

$$a) x + \frac{6}{x-7}; \quad b) x + \frac{3}{x-2}; \quad c) a + \frac{a-1}{a+8}; \quad d) 4a + \frac{6a-1}{a-4}; \quad e) 3 - \frac{6}{x+2};$$

$$f) -1 + \frac{1}{3-x}. \quad \mathbf{190.} \quad a) \text{Барои } n=\pm 1, \pm 2, \pm 4; \quad b) \text{барои } n=\pm 1, \pm 2, \pm 4;$$

в) барои $n=-6, -2, 0, 4$; г) барои $n=-5, -2, -1, 0, 2, 3, 4, 7$. **191.** а) $m+3$;

$$6) \frac{4(x^2 + y^2)}{x+y}; \text{ б)} -\frac{y^2}{x(2x+y)}; \text{ г)} \frac{x+y}{x-y}; \text{ д)} -\frac{a}{a+1}; \text{ е)} \frac{x+1}{x^2(x^2+1)}. \quad \mathbf{192}.$$

$$\text{а)} \frac{1}{4(x-y)}; \text{ б)} \frac{a^2 + ab + b^2}{b(a+b)}; \text{ в)} -\frac{n^2}{2+m}; \text{ г)} -1; \text{ д)} -\frac{1}{x^2(3+x^2)};$$

$$\text{е)} \frac{(x+4)(5x-1)}{3x(4-x)}. \quad \mathbf{193.} n+2. \quad \mathbf{194.} 2. \quad \mathbf{195.} \text{ а)} \frac{(x+y)^2}{x+y+1}; \text{ б)} \frac{xy}{x+3y};$$

$$\text{в)} \frac{ab}{a-b}; \text{ г)} -\frac{a+2b}{2b(a-2b)}; \text{ д)} -\frac{1}{2}; \text{ е)} \frac{1}{2}. \quad \mathbf{196.} \text{ а)} -3; \text{ б)} 1. \quad \mathbf{197.} \text{ а)} 25;$$

$$\text{б)} 3. \quad \mathbf{198.} \text{ а)} \frac{1}{3}; \text{ б)} \frac{-x-2}{x}; \text{ в)} -\frac{2ax}{x^2+a^2}; \text{ г)} x+1. \quad \mathbf{199.} \text{ Нуқтаҳои}$$

$$A, C, E, F. \quad \mathbf{200.} 28. \quad \mathbf{201.} \text{ Аз нуқтаҳои } B \text{ ва } D. \quad \mathbf{203.} b = \frac{8}{a}. \quad \mathbf{204.}$$

Хамаи ададҳо ғайр аз: а) 0; б) 0. **206.** а) $k = 4$, $b = -15$; б) $k = -4$, $b = 0$; в) $k = -4$, $b = -6$. **207.** Не, чунин хат бисёр аст. Масалан, $y = 2x - 1$ ва $y = 2x + 2$. **208.** Графики $y = ax$ дар чорякҳои дуюму

чорум ва графики $y = -\frac{a}{x}$ дар чорякҳои якуму сеюм ҷойгир аст (хангоми $a < 0$ будан).

Боби II

РЕШАХОИ КВАДРАТИ

§ 4. АДАДХОИ ҲАҚИҚИЙ

11. БО КАСРИ ДАВРӢ ИФОДА ШУДАНИ АДАДИ РАТСИОНАЛӢ

Мо аллакай бо ададҳои *натуралӣ*, бутун ва *ратсионалӣ* шинос ҳастем. Ададҳои 1,2,3..., ки ҳангоми шумурдан истифода мешаванд, маҷмӯи ададҳои натуралиро ташкил медиҳанд. Ҳангоми чамъ ва зарби ададҳои натуралӣ натиҷа ҳамеша адади натуралӣ аст. Вале ҳангоми тарҳи ду адади натуралӣ на ҳамеша адади натуралӣ ҳосил мешавад. Масалан, адади $2-4=-2$ адади натуралӣ нест. Барои ҳамин ададҳои манғӣ ва адади 0 дохил карда шуданд. Дар натиҷа маҷмӯи ададҳои бутун ..., -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3..., ҳосил шуд, ки он маҷмӯи ададҳои натуралиро дар бар мегирад.

Натиҷаи чамъ, тарҳ ва зарби ададҳои бутун, ҳамеша адади бутун аст. Вале тақсими ададҳои бутун метавонад, бутун набошад.

Масалан, $\frac{2}{3}$ адади бутун нест. Зин сабаб мо ададҳои ратсионалиро

ҳамчун нисбати ду адади бутун $\frac{m}{n}$, ки дар ин ҷо m адади бутун ва n -натуралӣ аст, дохил намуда, маҷмӯе ҳосил мекунем, ки он маҷмӯи ададҳои бутунро дар бар мегирад. Ин маҷмӯъ **маҷмӯи ададҳои ратсионалӣ** ном дорад. Ҳамин тарик, ададҳои бутун ва касрӣ маҷмӯи ададҳои ратсионалиро ташкил медиҳанд.

Маҷмӯи ададҳои натуралиро бо ҳарфи N , маҷмӯи ададҳои бутунро бо Z ва маҷмӯи ададҳои ратсионалиро бо Q ишорат мекунанд. Ишорати \in барои тасдиқ кардани мутааллиқии ягон адад ба маҷмӯи зикршуда истифода мешавад. Масалан,

naviştacoti $2 \in N$, $-4 \in Z$ ва $\frac{2}{5} \in Q$ нишон медиҳанд, ки 2

адади натуралӣ, -4 адади бутун, $\frac{2}{5}$ адади ратсионалӣ мебошанд.

Баръакс, навишти $-3 \notin N$ тасдики он аст, ки адади -3 натуралӣ нест ва ҳоказо.

Ҳар гуна адади ратсионалиро (новобаста ба бутун ё касрӣ буданаш) бо тарзҳои гуногун дар намуди касри $\frac{m}{n}$, ки m адади бутун ва n - натуралӣ мебошад, навиштан мумкин аст. Масалан,


$$\frac{2}{3} = \frac{4}{6} = \frac{20}{30}; \quad -0,4 = \frac{-4}{10} = \frac{-16}{40} = -\frac{40}{100}; \quad 6 = \frac{6}{1} = \frac{12}{2} = \frac{36}{6}.$$

Дар байни касрҳое, ки бо онҳо адади додашудаи ратсионали ифода мешавад, касреро нишон додан мумкин аст, ки маҳраҷаш хурдтарин аст. Ин каср *иҳтикорнашаванд* аст. Барои ададҳои бутун ин гуна каср, касрест, ки маҳраҷаш ба 1 баробар мебошад.

Қоидай баргардонидани касри одиро ба даҳӣ истифода карда мебинем, ки масалан, $\frac{1}{8} = 0,125$; $\frac{5}{4} = 1,25$; $-\frac{41}{40} = -1,025$.

Мулоҳизарониҳо дар атрофи ин мисолҳо ба гузоштани саволи зерин меоранд: **Оё ҳар гуна адади ратсионалиро дар намуди касри даҳӣ ифода кардан мумкин аст?** Барои дарк кардани

чавоби ин савол адади $\frac{3}{11}$ -ро ба касри даҳӣ бармегардонем.


Барои ин қоидай маъмулро истифода мекунем (суратро ба маҳраҷ тақсим менамоем): Бақияи аввали аз тақсимкунӣ ҳосилшуда ба 8, бақияи дуюм ба 3 баробар аст. Дар бақияи оянда боз 8, баъди он бақияи ба 3 баробарро ҳосил мекунем ва ҳоказо.

Мо тақсимро чӣ қадар давом надиҳем, аслو дар бақия 0-ро ҳосил намекунем, яъне тақсимкунӣ ҳеч гоҳ ба охир намерасад. Дар ин маврид мегӯянд, ки касри $\frac{3}{11}$ бо касри даҳии беохирӣ

$0,272727\dots$ ифода мейбад: $\frac{3}{11} = 0,272727\dots$ Азбаски аз тақсимкуни сурат 3 ба маҳраҷ 11 пай дар пай бақияҳои 8 ва 3

хосил мешаванд, пас ҳосили тақсим бо ҳамон ду рақами 2 ва 7 тақрор шудан мегирад. Касри даҳии беохири чунин намуд-доштаро *касри даврӣ* меноманд. Гурӯҳи рақамҳои тақрор-шаванда *даври касро* ташкил медиҳанд. Ҳангоми навиштани касри даҳии даврӣ даврро як маротиба дар дохили қавси доиравӣ менависанд: $\frac{3}{11} = 0,(27)$.

Ин навиштачот ин тавр ҳонда мешавад: нул бутуну бисту хафт дар давр. Адади $\frac{11}{30}$ -ро низ дар намуди касри даҳии беохири даврӣ ифода кардан мумкин аст: $\frac{11}{30} = 0,3666 \dots = 0,3(6)$.

Ин навишатчот чунин ҳонда мешавад: нул бутуну аз даҳ се ва шаш дар давр.

Айнан ҳамин тавр нишон додан мумкин аст, ки

$$3\frac{1}{6} = 3,1(6); \quad -1\frac{2}{7} = -1,(285714); \quad \frac{1}{3} = 0,(3).$$

Мисолҳои овардашуда ба хулоса меоранд, ки ҳар як адади касриро дар намуди касри даҳии охирнок, масалан, $\frac{2}{5} = 0,4$ ё дар намуди касри даҳии даврии беохир ифода кардан мумкин аст.

Зоҳирлан фаҳмост, ки касри даҳии дилҳоҳ ё адади бутуни дилҳоҳро дар намуди касри даҳии даврии беохир навиштан мумкин аст: барои ин ба тарафи рости он микдори беохири нулҳоро илова кардан лозим аст. Масалан,

$$+3,5 = +3,5000\dots; \quad -7 = -7,000\dots$$

Инак, ба саволи гузошта ҷавоб ҳосил шуд: **Ҳар як адади ратсионалиро дар намуди касри даҳии даврии беохир ифода кардан мумкин аст.**

Тасдики баръакс низ дуруст мебошад: **Ҳар як касри даҳии даврии беохир адади ратсионалий аст.**

$$\text{Масалан, } 0,(3) = \frac{1}{3}; \quad 2,(34) = 2\frac{34}{99}; \quad 0,1(125) = \frac{1124}{9990}.$$

Бо воситаи ичрои амали тақсим дурустии ин баробариҳоро санҷидан мумкин аст.

Э з о ҳ и 1. Қоидай умумии ба касри ратсионалӣ баргардонидани касри даҳии давраш беохир, ки бузургиаш аз воҳид хурд аст, чунин аст: *Аз адади то даври дуюм буда, адади то даври якум бударо тарҳ карда дар сурат менависем. Дар маҳраҷ ҳамон миқдор, ки миқдори рақамҳои давр аст, 9 менависем. Ба он ҳамон миқдори нул илова мекунем, ки он ба миқдори рақамҳои то давр буда баробар аст.*

Масалан,

$$0,4(72) = \frac{472 - 4}{990} = \frac{468}{990}; \quad 2,12(13) = 2 + \frac{1213 - 12}{9900} = 2 \frac{1201}{9900};$$

$$0,3(124) = \frac{3121}{9990}.$$

Асосномо қардани ин қоидаро альон мавқуф мегузорем.

Э з о ҳ и 2. Ҳангоми ба касри даҳӣ баргардонидани касри одӣ касри давраш 9 ҳаргиз ҳосил намешавад. Барои ҳамин касрҳои даврашон 9 навиштаҷоти дигари касрҳои даврашон 0 аст.

Масалан,

$$0(9)=0,99...=1,000...=1; \quad 15,2(9)=15,2999...=15,3000...=15,3.$$

?

1. Ададҳое, ки онҳо маҷмӯи ададҳои натуралий, бутун ва ратсионалиро ташкил мекунанд қадомҳоянд? 2. Ба маҷмӯъ мутааллиқ будани ададро ҷӣ тавр ишорат мекунанд? 3. Бо мисолҳои фаҳмонед, ки адади ратсионалиро дар намуди касри даҳии беохир тасвир кардан мумкин аст. 4. Қоидай ба касри ратсионалӣ баргардонидани касри даҳии даврии беохирро аз нав хонед ва мисолҳои истифодаи онро оред.

209. Кадоме аз ададҳои $-50; -12,3; -1; -\frac{5}{7}; 0; 2; -8; 27; 32\frac{1}{8}$

ададҳои:

а) натуралианд; б) бутунанд; в) ратсионалианд?

210. Кадоме аз ин тасдиқот дуруст аст:

- а) ҳар як адади натуралий адади бутун мебошад;
- б) ҳар як адади бутун адади натуралий аст;
- в) ҳар як адади бутун адади ратсионалий мебошад;
- г) ҳар як адади ратсионалӣ адади бутун аст?

211. Оё навиштачоти зерин дуруст мебошад:

а) $13 \in N$; б) $2,4 \notin N$; в) $-2 \notin Z$; г) $-5 \notin Z$;

д) $-4 \in N$; е) $5,6 \in Q$; ж) $-7,1 \in Z$; з) $\frac{2}{5} \in Q$?

212. Агадхой $1\frac{4}{5}$; $0,2$; $-3\frac{1}{4}$; 13 ва 0-ро бо тарзхой гуногун

ба намуди нисбати адади бутун бар адади натуралык ифода намоед.

213. Агадхой $-12; 3; 2,1; -0,1$ ва $-\frac{4}{9}$ -ро ба намуди касри дорон

махрачи натураллии хурдтарин ифода намоед.

214. Агадро дар намуди касри дахии даврии беохир ифода кунед:

а) $\frac{1}{3}$; б) $\frac{1}{6}$; в) $-1\frac{8}{37}$; г) $2\frac{8}{27}$; д) $2\frac{7}{11}$; е) $-1\frac{2}{3}$.

215. Агадро бо касри дахии даврии беохир ифода намоед:

а) $\frac{11}{30}$; б) $\frac{1}{7}$; в) $2,341$; г) -343 ; д) $\frac{3}{8}$; е) $4,2$.

216. Агадхой ратсионалиро мукоиса кунед:

а) $0,012$ ва $0,013$; б) $-2,1$ ва $2,1$;

в) $\frac{8}{9}$ ва $\frac{9}{10}$; г) $-2,42$ ва $-2,63$.

217. Агадхоро мукоиса кунед:

а) $-1,173$ ва $-1\frac{7}{10}$; б) $0,437$ ва $\frac{7}{16}$;

в) $-1,01$ ва $-1,011$; г) $\frac{1}{5}$ ва $\frac{1}{3}$.

218. Чорто ададхой дар байни ададхой:

а) 4 ва $4,02$; б) -101 ва 100 ; в) $-\frac{1}{2}$ ва $-\frac{1}{3}$; г) 0 ва $0,01$

бударо нависед.

219. Касри давриро ба касри ратсионалык гардонед:

а) $2,(21)$; б) $3,1(3)$; в) $2,00(1)$; г) $0,134(2)$.

Машқҳо барои такрор

220. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \frac{ax - bx}{a} : (a - b); \quad \text{б)} \left(\frac{x-2}{x+2} - \frac{x+2}{x-2} \right) : \frac{8x}{x^2 - 4}.$$

221. КТУ ва ХКУ-и ададҳои 102 ва 30-ро ёбед.

222. Системаи муодилаҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} \begin{cases} x + y = 4, \\ x - y = 2; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} \frac{1}{2}x - \frac{1}{3}y = 1, \\ 3x - 5y = -3. \end{cases}$$

223. Исбот кунед, ки:

- а) суммаи ду адади тоқ, адади ҷуфт аст;
- б) суммаи адади ҷуфт ва адади тоқ, адади тоқ мебошад;
- в) квадрати адади ҷуфт, адади ҷуфт мебошад;
- г) квадрати адади тоқ, адади тоқ мебошад.


224. $\frac{3}{4}$ м матоъ $5\frac{1}{4}$ сомонӣ меистад. 6,2 метри ин матоъ чанд сомонӣ меистад?

12. АДАДИ ИРРАТСИОНАЛИЙ

Дар банди пешина нишон додем, ки ҳар гуна адади ратсионалиро дар шакли қасри даврии беохир навиштан мумкин аст ва барьакс, ҳар гуна қасри даврии беохир адади ратсионалий мебошад. Пурсида мешавад, ки оё бо ҳамин, яъне бо ададҳои ратсионалий, тамоми ададҳои мавҷуда ба итмом мерасанд? Нишон медиҳем, ки вазъ ин тавр нест.

Бо ибораи дигар, ададе вуҷуд дорад, ки вай ратсионалий намебошад. Ин ададро мушахҳас нишон медиҳем.

Бигузор AC диагонали квадрати воҳидии $ABCД$ аст (расми 4). Дар диагоналҳои квадрати воҳидӣ квадрати нав $ACEF$ -ро месозем. Зоҳирان фаҳмост, ки масоҳати квадрати соҳташуда ба 2 воҳид баробар аст. Азбаски



Расми 4.

масоҳати квадрат ба квадрати тарафаш баробар аст, пас дарозии диагонали АС агадест, ки квадраташ ба 2 баробар мебошад.

Т е о р е м а . Бузургии диагонали квадрати вохидӣ адади ратсионалӣ нест.

И с б о т . Баръаксашро фарз мекунем, яъне $AC=d$ -ро ратсионалӣ ҳисоб менамоем:

$$d = \frac{m}{n},$$

ки дар ин ҷо m -адади будун, n -натуралий ва қаср ихтисорнашаванда аст. Азбаски $d^2 = \left(\frac{m}{n}\right)^2 = \frac{m^2}{n^2} = 2$ аст, пас $m^2=2n^2$. Адади $2n^2$ ҷуфт аст, пас адади ба он баробари m^2 низ ҷуфт мебошад. Аз ҷуфт будани m^2 бармеояд, ки худи m ҷуфт аст.

Дар ҳақиқат, агар m тоқ мебуд, он гоҳ ҷунин адади будун k ёфт мешуд, ки $m=2k+1$ мебуд. Аз ин ҷо $m^2=(2k+1)^2=4k^2+4k+1$. Ададҳои $4k^2$ ва $4k$ ададҳои ҷуфтанд, ҳосили ҷамъи онҳо низ адади ҷуфт мебошад. Ҷамъи адади ҷуфт ва воҳид бошад, адади тоқ аст. Пас, аз баробарии охирин бармеояд, ки m^2 тоқ аст. Ин ба ҷуфт будани m^2 зид мебошад.

Ҳамин тарик, аз ҷуфт будани m^2 ҷуфтни m бармеомадааст. Инак, $m=2k$. Акнун дар баробарии $m^2=2n^2$ ба ҷои m қиматаш $2k$ -ро гузошта, ҳосил мекунем:

$$(2k)^2=2n^2; \quad 4k^2=2n^2; \quad n^2=2k^2.$$

Азбаски $2k^2$ адади ҷуфт аст, пас n^2 низ адади ҷуфт аст. Аз ин мувофиқи исботи болой бармеояд, ки худи n ҷуфт мебошад.

Хулоса, аз фарзи ратсионалӣ будани дарозии диагонали квадрати воҳидӣ, яъне $\frac{m}{n}$ будани он, ҷуфт будани сурат ва

маҳрачи онро ҳосил кардаем. Пас, қасри $\frac{m}{n}$ -ро ба 2 ихтисор

кардан мумкин аст. Ин бошад, ба ихтисорнашаванда буданаш зиддият мекунад. Ин зиддият, нодурустии фарзи пешниҳод кардаамонро нишон медиҳад. Ратсионалӣ набудани бузургии диагонали квадрати воҳидӣ исбот шуд.

Аз теоремаи исботшуда ва мувофиқи натиҷаи асосии б. 11 бармеояд, ки дарозии диагонали квадрати воҳидӣ, касри даҳии даврӣ нест. Вай касри даҳии беохир мусбат ё касри даҳии мусбати *гайридаврӣ* мебошад. Агар ба ин гуна касрҳо, касрҳои ба онҳо муқобилро ҳамроҳ намоем, маҷмӯро ҳосил мекунем, ки он маҷмӯи ададҳои **ирратсионалӣ** ном дорад (префикс «ир» маъни инкорро дорад). Ин маҷмӯъ бо ҳарфи *J* (ҳарфи аввали калимаи *irratio*) ишорат мешавад. Ҳамин тариқ, ҳар гуна адади ба *J* мутааллиқ касри даҳии беохир буда, ҳамчун нисбати ду адади бутун ифода намешавад.

Мо аллакай якто адади ирратсионалиро медонем (дарозии диагонали квадрати воҳидӣ). Боз мисолҳои ададҳои ирратсионалиро меорем:

- 1) 2,010010001... (воҳидҳо паси ҳам бо як, ду, се ва ҳоказо нулҳо аз ҳам чудоанд);
- 2) -4,030033000333... (миқдори нулҳо ва сехо ҳар дафъа як воҳид меафзояд);
- 3) 5,12112111211112... (миқдори якҳо ҳар бор як воҳид зиёд мешавад);
- 4) Адади π (пи), ки нисбати дарозии давраро бар диаметраш ифода менамояд:

$$\pi = 3,1415926653\dots$$

Акнун маҷмӯро муюна менамоем, ки ҳар як адади он адади ратсионалӣ ё ирратсионалӣ аст. Ин маҷмӯро **маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ** меноманд ва бо *R* (ҳарфи аввали калимаи англisis *real*) ишорат мекунанд. Зоҳиран фаҳмост, ки маҷмӯи *R* бо тири ададӣ якхела аст, яъне *R* воқеан тамоми ададҳоро дарбар мегирад ва ҳар гуна ададро аз *R* бо ёрии касрҳои даҳии беохир (даврӣ ё гайридаврӣ) ифода кардан мумкин аст.

Қоидаи муқоисаи ададҳои ҳақиқӣ бо қоидаи муқоисаи касрҳои даҳии охирнок якхела аст. Барои мисол ададҳои 2,5653216... ва 2,541132...-ро муқоиса мекунем. Дар касрҳои даҳии беохир мазкур қисмҳои бутун ва рақамҳои даҳяй якхела буда, дар разряди садякии касри якум миқдори воҳидҳо назар ба миқдори воҳидҳои дар ҳамин разрядбудаи касри дуюм зиёд мебошад. Бинобар ҳамин

$$2,5653216\dots > 2,541132\dots$$

Ададҳои ҳақиқиро чамъ, тарх, зарб ва тақсим (хангоми нул набудани тақсимкунанда) кардан мумкин аст. Дар айни ҳол хосиятҳои амалҳо бо ададҳои ҳақиқӣ бо хосиятҳои амалҳо бо ададҳои ратсионалӣ якхелаанд. Саҳехии натиҷаи амалҳо аз саҳехие, ки бо он қиматҳои тақрибии ададҳо дода мешаванд, вобастаанд. Саҳехии баланди ададҳо боиси то чанд афзудани сатҳи дурустии натиҷа мегардад.

М и с о л и 1. Суммаи ададҳои $a = \frac{1}{6}$ ва $b = 2,2121\dots$ -ро

муоина мекунем.

Қиматҳои тақрибии чамъшавандаҳоро бо саҳехии то 0,1 мегирем. Он гоҳ

$$a + b \approx 0,1 + 2,2 = 2,3.$$

Агар қиматҳои тақрибии чамъшавандаҳоро бо саҳехии то 0,01, яъне $a = 0,16$ ва $b = 2,21$ гирем, он гоҳ

$$a + b \approx 0,16 + 2,21 = 2,37.$$

М и с о л и 2. Радиуси давраеро, ки дарозиаш тақрибан 47,1 см аст, меёбем.

Дарозии давра l бо формулаи $l = 2\pi r$ ҳисоб карда мешавад. $\pi \approx 3,14$ гирифта, муодилаи тақрибии

$$47,1 = 2 \cdot 3,14 \cdot r$$

-ро ҳосил мекунем. Аз ин ҷо $r = \frac{47,1}{2 \cdot 3,14} = \frac{47,1}{6,28} = 7,5 \text{ см.}$

Хотирнишон мекунем, ки дар боло адади π то садякӣ яклухт карда шудааст.

?

1. Оё дарозии диагонали квадрати воҳидиро бо қасри даврӣ ифода кардан мумкин аст? 2. Чӣ гуна ададро, адади ирратсионалӣ меноманд? Мисоли ададҳои ратсионалӣ ва ирратсионалиро оред. 3. Ададҳои ҳақиқиро чӣ тавр ифода кардан мумкин аст? Қоидаҳои муқоисаи онҳоро бо мисолҳо фаҳмонед.

225. Оё тасдиқоти зерин дуруст аст:

а) ҳар як адади ратсионалӣ адади ҳақиқӣ аст;

- б) ҳар як адади ҳақиқӣ адади ирратсионалӣ мебошад;
 в) ҳар як адади ҳақиқӣ адади ратсионалӣ ё ирратсионалӣ аст?

226. Аз байни ададҳои $\frac{2}{3}$; 0; 0,32; -4,(21); 2,23223222322223...

(миқдори дуихо, ки сехоро аз ҳамдигар чудо мекунанд, ҳар дафъа якторӣ зиёд мешавад); 1,(4), π , 16 ратсионалӣ ва ирратсионалиашонро нишон дихед.

227. Оё дуруст аст:

- | | | | |
|---------------------|------------------|------------------|------------------|
| а) $263 \in N$; | $263 \in Z$; | $263 \in Q$; | $263 \in R$; |
| б) $-4 \in N$; | $-4 \in Z$; | $-4 \in Q$; | $-4 \in R$; |
| в) $2,6(3) \in N$; | $2,6(3) \in Z$; | $2,6(3) \in Q$; | $2,6(3) \in R$; |
| г) $\pi \in N$; | $\pi \in Z$; | $\pi \in Q$; | $\pi \in R$? |

228. Ададҳоро муқоиса қунед:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| а) 3,4321 ва 3,4412; | б) -42,101 ва -42,011; |
| в) 0,014 ва 0,016; | г) -1,333 ва -1,321. |

229. Кадом адад қалон аст:

- | | |
|---------------------------|------------------------------|
| а) $2,(12)$ ё 2,12; | б) $4\frac{3}{8}$ ё 4,(375); |
| в) $\frac{2}{3}$ ё 0,668; | г) π ё 3,(14) ? |

230. Ададҳои 2,15; 1,(4); -2,62...; -2,63...-ро бо тартиби зиёдшавиашон нависед.

231. Ададҳои 1,275...; 1,064; 5; 1,0021...; 0,(37); -1,1(12)-ро бо тартиби камшавиашон нависед.

232. $a=1,0734\dots$ ва $b=2,0859\dots$ мебошад. Ададҳоро то:
 а)даҳякӣ; б)садякӣ яклухт карда, қиматҳои тақрибии ифодаҳои $a+b$ ва $a-b$ -ро ёбед.

233. Қимати тақрибии дарозии давраи радиусаш ба 5 м баробарро ёбед (адади π -ро то садякӣ яклухт карда).

234. Қимати тақрибии масоҳати доираи радиусаш 4,5м-ро ёбед (адади π -ро то садякӣ яклухт карда).

Машқҳо барои тақрор

235. Ифодаро сода қунед:

$$\left(\frac{2}{x+y} - \frac{1}{x-y} - \frac{x}{x^2 - y^2} \right) : \frac{3y}{x-y}.$$

236. x -ро ёбед, агар:

- а) $|x| = 2$; б) $|x| = 1,5$; в) $|x| = -1$; г) $|x| = 0$ бошад.

237. Муодиларо ҳал намоед:

$$(x+2)^2 - 5(x-4) = (x-6)(x+6).$$

238*. Ададро ба қасри ратсионалӣ гардонед:

- а) 1,(1); б) -2,(01); в) 1,1(12); г) 2,13(4).

239*. Исбот қунед, ки агар квадрати адади бутун ба 3 тақсим шавад, он гоҳ ин адад ба 3 тақсим мешавад.

§ 5. РЕШАИ КВАДРАТИИ АДАДИ МУСБАТ

13. МАФҲУМИ РЕШАИ КВАДРАТИЙ

Ду масъаларо ҳал мекунем:

М а съ а л а и 1. Тарафи квадрат ба 8 см баробар аст. Масоҳати онро меёбем.

Ҳ а л. Масоҳати квадрат S , ба квадрати тарафи он баробар аст. Пас $S=8^2\text{см}^2=64\text{см}^2$.

М а съ а л а и 2. Масоҳати квадрат ба 81 см² баробар аст. Тарафи квадратро ҳисоб менамоем.

Ҳ а л. Пеш аз ҳама қайд мекунем, ки ин масъала нисбати масъалаи 1 баръакс аст. Агар дар масъалаи пешина аз рӯйи тарафи додашуда масоҳати квадратро ёфтан лозим бошад, дар ин чо аз рӯйи масоҳат тарафро ҳисоб кардан лозим аст.

Дарозии тарафи матлуби квадратро бо ҳарфи x (бо сантиметрҳо) ишорат мекунем. Масоҳати квадрат ба $x^2 \text{ см}^2$ баробар мешавад. Вале мувофиқи шарт ин масоҳат ба 81 см² баробар аст. Инро ба эътибор гирифта, муодилаи

$$x^2=81$$

-ро ҳосил мекунем. Ҳамин тарик, барои ҳалли ин масъала ададеро ёфтани даркор аст, ки квадраташ ба 81 баробар аст.

Агадҳои 9 ва -9 ин талабро қонеъ менамоянд, чунки

$$9^2=9\cdot 9=81; \quad (-9)^2=(-9)\cdot(-9)=81.$$

Азбаски дарозӣ бо адади манғӣ ифода намеёбад, пас танҳо адади 9 ҳалли масъала мебошад. Инак, дарозии тарафи квадрат ба 9 см баробар аст.

Адади 9 решаш квадратӣ аз 81 ном дорад. Айнан ҳамин тавр 7 решаш квадратӣ аз 49 аст, чунки $7^2=49$; $\frac{2}{5}$ -решаш квадратӣ аз

$$\frac{4}{25}, \text{ чунки } \left(\frac{2}{5}\right)^2 = \frac{4}{25} \text{ ва ҳоказо.}$$

Таърифи 1. **Решаш квадратӣ аз адади a гуфта, ададеро меноманд, ки квадрати он ба a баробар аст.**

Масалан, 9 решаш квадратӣ аз 81 аст, чунки $9^2=81$, 12 решаш квадратӣ аз 144 мебошад, чунки $12^2=12\cdot 12=144$. Азбаски $(-9)^2=81$ ва $(-12)^2=144$ аст, пас ададҳои -9 ва -12 мувофиқан низ решаш квадратӣ аз 81 ва 144 ҳастанд.

Таърифи 2. **Амали ёфтани решаш квадратӣ аз адад азрешабарорӣ ном** дорад. Амали азрешабарорӣ нисбати амали баквадратбардорӣ барьакс аст: ҳангоми баквадратбардорӣ адад маълум буда, ёфтани квадрати он талаб карда мешавад; ҳангоми азрешабарорӣ квадрати адад маълум буда, ёфтани худи адад талаб карда мешавад. Аз ҳамин сабаб, дурустии азрешабарориро бо роҳи ба квадрат бардоштани адади ҳосилшуда санҷидан мумкин аст. Масалан, агар 16-ро аз решаш барорем, 4-ро ҳосил менамоем, чунки $4^2=16$ аст.

Ҳар гуна ададро ба квадрат бардоштан мумкин аст, вале на ҳар ададро аз решаш баровардан мумкин аст. Масалан, нишон медиҳем, ки решаш квадратӣ аз адади -4 бароварда намешавад (чунин адад вучуд надорад). Дар ҳақиқат, агар чунин имкон мебуд, он гоҳ адади матлубро бо x ишорат карда, мувофиқи таърифи решаш квадратӣ баробарии $x^2=-4$ -ро ҳосил мекардем. Ин баробарӣ нодуруст аст (яъне ададе нест, ки онро қаноат намояд), чунки дар қисми чапи он адади мусбат x^2 ва дар қисми рости он адади манғӣ -4 меистад.

Аз ҳамаи гуфтаҳои боло чунин хулоса бармеояд: *Барои он ки аз решаш бароварданни адад имконпазир бошад, зарур аст, ки адад гайриманғӣ, яъне мусбат ё нул бошад.*

?

1. Решай квадраттй аз адад гүфта чиро мегүянд? 2. Азрешаба-
рорй чй гуна амал аст? Вай ба кадом амал баръакс мебошад?
3. Доир ба решай квадраттй аз адади манфй чй гүфтан мумкин
аст?

240. Тарафи квадрат ёфта шавад, агар масоҳати он ба:

- а) 16m^2 ; б) 49 dm^2 ; в) $0,36 \text{ km}^2$; г) $\frac{25}{81} \text{ mm}^2$

баробар бошад.

241. Решай квадратиро аз адад ёбед:

- а) 16; б) 64; в) 169; г) 0,01; д) x^4 ;
е) $\frac{16}{25}$; ж) 0; з) a^2 ; и) $\frac{1}{k^6}$; к) 1; л) 0,81.

242. Магар адади b решай квадраттй аз адади a аст, агар:

- а) $a=16$, $b=6$; б) $a=\frac{9}{64}$, $b=\frac{3}{8}$; в) $a=25$, $b=-5$;

г) $a=36$, $b=-0,6$; д) $a=2,25$, $b=0,15$; е) $a=100$, $b=-10$
бошад.

243. Испбот кунед, ки:
а) адади -6 решай квадраттй аз - 36 нест;
б) адади -14 решай квадраттй аз 196 аст.

244. Санчед, ки:
а) ададҳои 11 ва -11 решай квадраттй аз адади 121;
б) ададҳои 1,6 ва -1,6 решай квадраттй аз 2,56; в) ададҳои

$\frac{3}{7}$ ва $-\frac{3}{7}$ решай квадраттй аз $\frac{9}{49}$; г) ададҳои $2\frac{1}{3}$ ва $-2\frac{1}{3}$ решай

квадраттй аз $5\frac{4}{9}$ мебошанд.

245. Испбот кунед, ки:

- а) адади 4 решай квадраттй аз -16;
б) адади 0,2 решай квадраттй аз 0,4;
в) адади -5 решай квадраттй аз -25;
г) адади $2\frac{1}{4}$ решай квадраттй аз $4\frac{1}{16}$ нест.

Машқҳо барои тақрор

246. Ҳисоб кунед:

$$\left(\frac{1}{2} + 0,125 - \frac{1}{6}\right) \cdot \left(6,4 : \frac{80}{3}\right) + \frac{1}{8}.$$

247. Муодиларо ҳал намоед:

$$(x-3)^2 - x(x+4) = 15 - 10x.$$

248. Маълум, ки графики функсияи $y = \frac{k}{x}$ аз нуқтаи $A\left(8; -\frac{1}{2}\right)$

мегузараад. Қимати k -ро ёбед ва графикро созед.

249. Соҳибкор аз ду қитъай замин 460 т юнучқа ғундошт. Соли дигар дар қитъай якум ҳосил 15% ва дар дуюм 10% афзуда, ҳосили умумий 516 т-ро ташкил кард. Соҳибкор соли якум аз ҳар як қитъа чандтоннагӣ юнучқа ғундошта буд?

250. Ададҳои $-1,1(34); -2,51; 6,(2); -0,0(1); -7,32; 0,(63)$ -ро бо тартиби зиёдшавии қимати мутлақашон нависед.

14. РЕШАИ КВАДРАТИИ АРИФМЕТИКӢ

Адади 6 решай квадратӣ аз 36 аст. Адади -6 низ решай квадратӣ аз 36 аст, чунки $(-6)^2 = (-6) \cdot (-6) = 36$. Ҳамин тарик, дуто решай квадратӣ аз 36 мавҷуд аст: ададҳои 6 ва -6 . Айнан ҳамин тавр, дуто решай квадратӣ аз 9 вуҷуд дорад: 3 ва -3 .

Умуман, агар адади ν решай квадратӣ аз a , яъне $\nu^2 = a$ бошад, он гоҳ адади $-\nu$ низ решай квадратӣ аз a аст, чунки $(-\nu)^2 = (-1)^2 \nu^2 = \nu^2 = a$.

Таъриф. **Решай квадратии арифметикӣ** аз адади a гуфта, адади **ғайриманфиеро меноманд**, ки квадрати он ба a баробар аст.

Масалан, адади 5 решай квадратии арифметикӣ аз 25 аст. Адади -5 решай квадратӣ аз 25 буда, решай квадратии арифметикӣ аз 25 нест, чунки $-5 < 0$ мебошад.

Решай квадратии арифметикиро аз адади a бо \sqrt{a} ишорат мекунанд. Аломати $\sqrt{}$ - аломати решай квадратии арифметикӣ ном дорад. Ифодаи зери аломати решай квадратии арифметикӣ таҳтирешиагӣ меноманд. Ифодаи \sqrt{a} ин тавр хонда мешавад:

«решаи квадратй аз адади a » (калимаи «арифметикй» хангоми хондан партофта мешавад).

Мисолҳои азрешабарории решаҳои квадратии арифметикиро меорем:

- а) $\sqrt{16} = 4$, чунки 4-адади ғайриманфӣ ва $4^2=16$;
- б) $\sqrt{0,01} = 0,1$, чунки 0,1-адади ғайриманфӣ ва $0,1^2=0,01$;
- в) $\sqrt{0} = 0$, чунки 0-адади ғайриманфӣ ва $0^2=0$.

Умуман, баробарии $\sqrt{a} = \varrho$ дуруст аст, агар шартҳои

$$1) \varrho \geq 0; \quad 2) \varrho^2=a$$

ичро шаванд.

Ифодаи \sqrt{a} хангоми $a < 0$ будан маъно надорад, чунки квадрати ҳар гуна адад ғайриманфист. Масалан, ифодаҳои $\sqrt{-9}$ ва $\sqrt{-2,3}$ маъно надоранд.

Аз таърифи решаи квадратии арифметикӣ бармеояд, ки:

- 1) барои ҳар гуна адади $a \geq 0$ нобаробарии $\sqrt{a} \geq 0$ ҷой дорад;
- 2) барои ҳар гуна адади $a \geq 0$ баробарии $(\sqrt{a})^2=a$ ичро мешавад.

Ду хосияти решаи квадратии арифметикиро қайд мекунем*.

I. Аз адади дилҳоҳи мусбат танҳо якто решаи квадратии арифметикӣ баровардан мумкин аст, яъне решаи квадратии арифметикӣ яккимата муйян карда мешавад.

II. Агар $a > \varrho \geq 0$ бошад, он гоҳ $\sqrt{a} > \sqrt{\varrho}$ аст ва баръакс, агар $0 \leq a < \varrho$ бошад, он гоҳ $\sqrt{a} < \sqrt{\varrho}$ мебошад.

Ҳамин тарик, масалан, $\sqrt{15} > \sqrt{11}$, чунки $15 > 11$ аст. Ѓ $\sqrt{27} > 5$ мебошад, чунки $27 > 25$ ва $\sqrt{25} = 5$ аст.

* Исботи ин хосиятҳо ба назарияи нобаробарии ададӣ такъя мекунад, ки мо онро дар боби IV ҳоҳем омӯҳт. Алъон онҳо бо мақсади васеъ кардани доираи машҳо оварда шудаанд. Доир ба асосноккунии ин хосиятҳо ниг. ба б. IV § 11.36.

? **1.** Чиро решай квадратии арифметикй мегүянд? **2.** Аломати чиң чиң ном дорад? Ифодаи \sqrt{a} -чиң? **3.** Барои кадом қиматҳои a ифодаи \sqrt{a} маъно надорад? **4.** Хосиятҳои решай квадратии арифметикиро номбар кунед.

251. Дурустии баробариро санҷед:

а) $\sqrt{121} = 11$; б) $\sqrt{1,69} = 1,3$; в) $\sqrt{0,81} = 0,9$; г) $\sqrt{625} = 25$.

252. Нишон дихед, ки баробарӣ нодуруст аст:

а) $\sqrt{100} = -10$; б) $\sqrt{1,21} = -1,1$; в) $\sqrt{0,9} = 0,3$; г) $\sqrt{25,6} = 1,6$.

253. Квадрати ададро ёбед:

а) $\sqrt{4}$; б) $\sqrt{9}$; в) $\sqrt{\frac{1}{7}}$; г) $\sqrt{2,25}$; д) $\sqrt{\frac{8}{11}}$; е) $\sqrt{0,01}$.

254. Ададҳои 4, 8, 21 ва 10-ро дар намуди квадрати адад нависед.

255. Қимати решаро ёбед:

а) $\sqrt{49}$; б) $\sqrt{81}$; в) $\sqrt{1600}$; г) $\sqrt{0,01}$;

д) $\sqrt{\frac{9}{16}}$; е) $\sqrt{0,36}$; ж) $\sqrt{400}$; з) $\sqrt{6400}$.

256. Ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{0,09}$; б) $\sqrt{0,25}$; в) $\sqrt{0,81}$; г) $\sqrt{0,64}$.

257. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\sqrt{36} \cdot \sqrt{25}$; б) $2\sqrt{9} - 12$; в) $0,1\sqrt{400} + 5,2$;

г) $\sqrt{0,16} + \sqrt{0,09}$; д) $\sqrt{100} : \sqrt{81}$; е) $2 - 3\sqrt{9}$.

258. Ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{3^2 + 4^2}$; б) $\sqrt{13^2 - 12^2}$; в) $2^3 + 5\sqrt{16}$;

г) $2\sqrt{3 \cdot 27} - 6\sqrt{2 \cdot 18}$; д) $\sqrt{0,49} + \sqrt{0,16}$; е) $\frac{1}{3}\sqrt{36} - 2$.

259. Қимати ифодаро ҳисоб намоед:

а) $\sqrt{10+3m}$, ҳангоми $m=-3; m=2; m=-2$ будан;

б) $\sqrt{3x-5}$, ҳангоми $x=2; x=7; x=10$ будан;

в) $\sqrt{a+1}$, ҳангоми $a=8; a=15; a=48$ будан;

г) $\sqrt{6x-2}$, ҳангоми $x=1; x=4,5; x=11$ будан.

260. Ҷадвали квадрати ададхой аз 10 то 20-ро тартиб дода, аз рўйи он ёбед:

а) $\sqrt{169}, \sqrt{289}, \sqrt{196}, \sqrt{256}$; б) $\sqrt{121}, \sqrt{144}, \sqrt{324}, \sqrt{361}$;

в) $\sqrt{1,21}, \sqrt{3,24}, \sqrt{2,25}, \sqrt{1,96}$; г) $\sqrt{3,61}, \sqrt{1,44}, \sqrt{2,89}, \sqrt{1,69}$.

261. Қимати x -ро ёбед, ки барои он:

а) $\sqrt{x} = 6$; б) $\sqrt{x} = 0,4$; в) $3\sqrt{x} = 0$;

г) $4\sqrt{x} = 1$; д) $\sqrt{x} - 5 = 0$; е) $2\sqrt{x} - 3 = 0$.

262. Оё чунин қимати тағийирёбандай x мавҷуд аст, ки барояш:

а) $\sqrt{x} = 0,2$; б) $\sqrt{x} + 1 = 0$; в) $\sqrt{x} - 2 = 0$; г) $\sqrt{x} = -4$ аст?

263. Барои қадом қимати тағийирёбандай баробарӣ дуруст аст:

а) $\sqrt{x} = 9$; б) $\sqrt{x} = -2$; в) $5 - \sqrt{x} = 0$;

г) $10\sqrt{x} = 7$; д) $3\sqrt{x} - 1 = 0$; е) $6 + \sqrt{x} = 0$?

264. Чунин қимати тағийирёбандай x -ро ёбед, ки барояш баробарӣ дуруст аст:

а) $\sqrt{2x+1} = 1$; б) $\sqrt{8x-3} = 7$;

в) $\sqrt{\frac{1}{5}x - \frac{1}{3}} = 0$; г) $\sqrt{x+6} = 3$.

265. Қадомаш қалон:

а) $\sqrt{64}$ ё $\sqrt{81}$; б) $\sqrt{0,36}$ ё $\sqrt{0,25}$; в) 5 ё $\sqrt{16}$;

г) $\sqrt{\frac{4}{25}}$ ё $\sqrt{\frac{16}{25}}$; д) $\sqrt{101}$ ё $\sqrt{102}$; е) $-\sqrt{4}$ ё $-\sqrt{5}$.

Машқҳо барои тақрор

266. Адади a калон аст ё адади $-a$?

267. Муодилаи

$$\frac{8x}{9} + \frac{34}{72} - \frac{9x}{8} = 0$$

-ро хал кунед.

268. Барои қадом қимати a ҳати рости $y=ax^2-3$ аз нуқтаи $A(-2; 9)$ мегузарад?

269. Агар ҳар рӯз 0,75 тангашт сарф кунем, захираи танглаш ба 128 рӯз мерасад. Рафту ҳар рӯз 1 тангашт сарф кунем, он гоҳ захира ба чанд рӯз мерасад?

270. Ададҳои 65, 90, 140-ро ба зарбкунандаҳои сода чудо кунед.

15. МУОДИЛАИ $x^2 = a$ ВА АЙНИЯТИ $\sqrt{a^2} = |a|$

I. Муодилаи

$$x^2 = a \quad (1)$$

-ро, ки дар он ҷо a адади дилҳоҳ аст, муоина менамоем. Мо аллакай бо ин муодила ҳангоми ҳалли масъалаи 2-и б. II § 5. 13 барои a -и мушахҳас ($a=81$) сару кор дошта будем.


Вобаста ба аломати адади a се ҳолат имконпазир аст.

1) Агар $a < 0$ бошад,

он гоҳ муодилаи (1) решা надорад. Дар ҳақиқат, қадом қимати x -ро нагирем, квадраташ ҳамеша адади ғайриманӣ (яъне мусбат ё нул) аст ва ба адади манғии a баробар шуда наметавонад.

2) Агар $a = 0$ бошад,

он гоҳ возех аст, ки $x=0$ решай ягонаи муодилаи (1) мебошад.



Расми 5.

3) Агар $a > 0$ бошад, он гох муодила ду решай гуногун дорад. Барои ба ин боварӣ ҳосил кардан, графики функцияҳои $y = x^2$ ва $y = a$ -ро схемавӣ қашида мебинем, ки онҳо ҳамдигарро дар ду нуқта мебуранд (расми 5).

Агар абсиссаи нуқтаҳои буришро бо x_1 ва x_2 ишорат кунем, он гоҳ $x_1^2 = a$ ва $x_2^2 = a$ мешавад. x_2 адади мусбатест, ки квадрати он ба a баробар аст, пас вай решай квадратии арифметикӣ аз a аст, яъне $x_2 = \sqrt{a}$. Адади x_1 ба x_2 муқобил аст, бинобар ин $x_1 = -\sqrt{a}$.

Ҳамин тариқ, муодилаи (1) ҳангоми $a > 0$ будан ғайри решай мусбати $x = \sqrt{a}$, боз решай манғии $x = -\sqrt{a}$ -ро дорад, яъне вай дорои ду решай мебошад. Бисёр вақт ин решашоро якҷоя дар намуди $x = \pm\sqrt{a}$ ё $x_{1,2} = \pm\sqrt{a}$ менависанд. Ин навиштаҷот ин тавр фахмида мешавад: $x_1 = -\sqrt{a}$, $x_2 = +\sqrt{a}$.

Масалан, решашои муодилаи $x^2 = 81$ -ро ин тавр навиштан мумкин аст (ниг. ба масъалаи 2-и 6.13):

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{81}, \quad x_{1,2} = \pm 9.$$

Айнан ҳамин хел, ҳалли муодилаи $x^2 = \frac{9}{16}$ зерин аст:

$$x_{1,2} = \pm\sqrt{\frac{9}{16}}, \quad x_{1,2} = \pm\frac{3}{4}.$$

Муодилаи $x^2 = 2$ -ро диди мебароем. Ададҳои $x_1 = -\sqrt{2}$ ва $x_2 = \sqrt{2}$ решашои ин муодилаанд. Қайд кардан ҷоиз аст, ки дарозии диагонали квадрати воҳидӣ, решай ҳамин муодила мебошад. Ҷӣ тавре дидем (ниг. ба б. II § 4.12) ин адад, адади ирратсионалӣ аст.

Умуман нишон додан мумкин аст, ки решай квадратӣ аз ҳар гуна ададе, ки квадрати пурра нест, адади ирратсионалӣ мебошад. Масалан, $\sqrt{3}$, $-\sqrt{5}$, $\sqrt{4,1}$, $-\sqrt{6,5}$ ва ҳоказо ададҳои ирратсионалианд.

II. Акнун мұодилаи

$$x^2 = a^2 \quad (2)$$

-ро дида мебароем. Азбаски барои қимати дилхөхі a ҳамеша $a^2 \geq 0$ аст, пас мұодилаи (2) ҳангоми $a \neq 0$ будан, 2 решаша ва ҳангоми $a=0$ будан як решаша, ки он нул аст дорад.

Решай мұсабати мұодилаи (2) $x = \sqrt{a^2}$ -ро муюина мекунем. Агар адади a мұсбат болшад, пас мұвоғиқи таърифи решай квадратии арифметикй

$$\sqrt{a^2} = a$$

аст. Агар $a < 0$ болшад, он гоҳ $-a > 0$ аст. Адади $-a$ мұсбат буда, $(-a)^2 = a^2$ меболшад. Пас $-a$ решай квадраттің аз a^2 аст, яъне $\sqrt{a^2} = -a$.

Ҳамин тарық,

$$\sqrt{a^2} = a, \quad \text{ҳангоми } a \geq 0 \text{ будан,}$$

$$\sqrt{a^2} = -a, \quad \text{ҳангоми } a < 0 \text{ будан.}$$

Бо назардошти ғайриманғай будани қимати мутлақи адад, ҳар дуи ин баробариҳоро бо як баробар дар намуди

$$\sqrt{a^2} = |a|$$

навиштан мүмкін аст.

Масалан,

$$\sqrt{(-9)^2} = |-9| = 9, \quad \sqrt{(-10)^2} = |-10| = 10.$$

М и с о л. Барои кадом қиматҳои a дуруст будани баробарии

$$\sqrt{(a-8)^2} = a-8$$

-ро муюина мекунем.

Азбаски $\sqrt{(a-8)^2} = |a-8|$ аст, пас баробарии аввали намуди $|a-8| = a-8$ -ро мегирад. Ин баробар болшад, танҳо ҳангоми $a-8 \geq 0$ ё ҳангоми $a \geq 8$ будан чой дорад.

Қа в о б: $a \geq 8$.

?

1. Чаро мудилаи (1) ҳангоми $a < 0$ будан ҳал надорад? 2. Барои чӣ ҳангоми $a > 0$ будан, решашо мӯқобиланд? 3. Магар баробарии $\sqrt{a^2} = a$ барои ҳар гуна адади a дуруст аст?
--

271. Оё мудилаи зерин решаша дорад:

а) $x^2=49$; б) $x^2=17$; в) $x^2=0$; г) $x^2=-4$?

272. Магар ифодаи $\sqrt{2 - 3x}$ ҳангоми $x=-1; 2; 0; 1,5; 1,6$ будан, маъно дорад?

273. Ифодай:

а) $2\sqrt{x}$; б) $-5\sqrt{a}$; в) $\sqrt{-28}$; г) $\sqrt{6c}$

барои қадом қиматҳои тағийирёбанда маъно дорад?

274. Мудиларо ҳал кунед:

а) $x^2=64$; б) $x^2=-7$; в) $x^2=2,5$;

г) $x^2 = 2 \frac{1}{4}$; д) $x^2=1,44$; е) $x^2=441$.

275. Решаҳои мудила ёфта шаванд:

а) $x^2-0,02=0,02$; б) $16x^2=9$; в) $0,5x^2=8$;

г) $\frac{1}{2}x^2 = 10$; д) $\frac{1}{4}x^2 = 16$; е) $11+x^2=12$.

276. Мудиларо ҳал намоед:

а) $(x-2)^2=25$; б) $(x-5)^2=1$; в) $(x+3)^2=16$; г) $(x+7)^2=49$.

277. Ҳисоб кунед:

а) $0,2 + 3(\sqrt{0,3})^2$; б) $2^2 + (-2\sqrt{2})^2$;

в) $\sqrt{0,04} + 2(\sqrt{0,4})^2$; г) $(0,1\sqrt{70})^2 - \sqrt{1,69}$.

278. Ифодаро бо ифодаи айниятан ба он баробар иваз намоед:

а) $\sqrt{a^2}$; б) $\sqrt{y^2}$; в) $\sqrt{c^2}$; г) $-0,1\sqrt{x^2}$; д) $\sqrt{36a^2}$.

279. Ифодаро сода кунед:

а) $\sqrt{p^2}$, агар $p > 0$; б) $-\sqrt{16y^2}$, агар $y < 0$;

в) $\sqrt{n^2}$, агар $n < 0$; г) $0,4\sqrt{9a^2}$, агар $a > 0$ бошад.

280. Айнияти $\sqrt{a^2} = |a|$ -ро истифода карда, ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{(a-6)^2}$; б) $\sqrt{9x^2}$; в) $\sqrt{a^2 + 6a + 9}$;

г) $\sqrt{(-1)^2}$; д) $\sqrt{a^2 - 2ax + x^2}$; е) $\sqrt{x^4 - 4x^2 + 4}$.

281. Барои қадом қиматҳои a баробарӣ дуруст аст:

а) $\sqrt{(a-3)^2} = a-3$; б) $\sqrt{(a+4)^2} = a+4$;

в) $\sqrt{(a-5)^2} = 5-a$; г) $\sqrt{(a+1)^2} = -a-1$;

д) $\sqrt{(a-3)^2} = |a-3|$; е) $\sqrt{(a+2)^2} = |a+2|?$

282. Муодиларо ҳал кунед:

а) $\sqrt{x^2} = 3$; б) $\sqrt{(y+2)^2} = 4$; в) $\sqrt{x^2} = -3$; г) $\sqrt{x^2} = x$.

Машқҳо барои такрор

283. Муодилаи

$$\frac{2(5x+2)}{9} - 1 = \frac{4(33+2x)}{5} - \frac{5(1-11x)}{9}$$

-ро ҳал кунед.

284. Ифодаро сода кунед:

а) $\frac{a}{a-b} + \frac{3a}{a+b} - \frac{2ab}{a^2 - b^2}$; б) $-\frac{1}{x} \cdot \frac{1-x}{1+x} \cdot \frac{x}{x^2 - 1}$.

285. Ифодаро бе ишорати қимати мутлақ нависед:

а) $|a|$, ҳангоми $a > 0$ будан; б) $|b|$, ҳангоми $b < 0$ будан.

286. Қаик 34 км-ро ба самти ҷараёни дарё дар 2 соат тай мекунад. Суръати вай дар оби ором 15 км/соат аст. Суръати ҷараёни дарёро ёбед.

287. Аз баробарӣ тағйирёбандай x -ро ёбед:

а) $\sqrt{\frac{2}{3}x - 1} = 4$; б) $\sqrt{0,2x - 0,8} = 0,4$.

16. ЁФТАНИ ҚИМАТИ ТАҚРИБИИ РЕШАИ КВАДРАТЫ

Дар ҳисоббарориҳои тақрибӣ ададҳоро бо қиматҳои тақрибии онҳо, ки бо қасрҳои даҳӣ ифода мешаванд, иваз мекунанд. Ҷӣ тавр ёфтани қимати тақрибии решай квадратии арифметикиро дар мисоли ёфтани қимати тақрибии $\sqrt{2}$ дида мебароем. Ҷӣ тавре қайд шуда буд, ин адад ирратсионаӣ аст, яъне бо қасри даҳии охирнок ё даврӣ ифода намешавад.

Азбаски $1^2 < 2 < 2^2$ аст, пас мувофиқи хосияти II-и решай квадратии арифметикӣ (ниг. ба 6.14): $1 < \sqrt{2} < 2$.

Адади 1 қимати тақрибии $\sqrt{2}$ бо н о р а с о й ва адади 2 қимати тақрибии $\sqrt{2}$ бо б а р з и ё д ёй бо саҳехии то 1 ном доранд. Аз нобаробарии $1 < \sqrt{2} < 2$ бармеояд, ки

$$\sqrt{2} = 1, \dots$$

Барои ёфтани рақами даҳякии $\sqrt{2}$ қасрҳои даҳии 1,1; 1,2;...-ро то адади аз 2 қалон пайдо шудан, пай дар пай ба квадрат мебардорем:

$1,1^2=1,21$; $1,2^2=1,44$; $1,3^2=1,69$; $1,4^2=1,96$; $1,5^2=2,25$.
Акнун баръало равшан аст, ки $1,96 < 2 < 2,25$, яъне $1,4^2 < 2 < 1,5^2$.
Аз ин нобаробарӣ боз мувофиқи ҳамон хосияти решай квадратии арифметикӣ бармеояд: $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$. Пас

$$\sqrt{2} = 1,4 \dots$$

Ададҳои 1,4 ва 1,5 қиматҳои тақрибии $\sqrt{2}$ мувофиқан бо норасой ва барзиёдӣ бо саҳехии то 0,1 ном доранд.

Барои ёфтани рақами садякӣ қасрҳои даҳии 1,41; 1,42;...-ро пай дар пай ба квадрат мебардорем. Азбаски $1,41^2=1,9881$ ва $1,42^2=2,0164$ аст, пас адади $\sqrt{2}$ аз 1,41 қалон ва аз 1,42 хурд мебошад. Яъне

$$\sqrt{2} = 1,41 \dots$$

Адади 1,41 қимати тақрибии $\sqrt{2}$ бо норасой ва адади 1,42-бо барзиёй бо саҳехии то 0,01 мебошанд. Ин равандро давом дода мебинем, ки қимати тақрибии $\sqrt{2}$ то саҳехии 0,001 адади 1,414 аст, яъне

$$\sqrt{2} = 1,414..$$

чунки $(1,414)^2 = 1,999396 < 2$ ва $(1,415)^2 = 2,002225 > 2$. Ҳамин тавр дар мавриди зарурӣ $\sqrt{2}$ -ро бо саҳехии то 0,0001; 0,00001 ва гайра ёфтани мумкин аст.

Ҳамин тарик, тарзи муоинашуда имконият медиҳад, ки бо саҳехии дилҳоҳ решай квадратии арифметикии адад ёфта шавад. Дар ҳисоббарориҳо амалӣ барои ёфтани қимати тақрибии решай квадратӣ аз ҷадвалҳои маҳсус ё аз техникаи ҳисоббарор (асосан микрокалкуляторҳо) истифода мебаранд. Ҳамчун намуна аз ҷадвали решашои квадратӣ, ки дар ҳамаи маълумотномаҳои математикий оварда мешавад, қимати тақрибии решашоро барои ададҳои аз 3 то 10 бо саҳехии то 0,001 меорем:

$$\sqrt{3} = 1,732; \quad \sqrt{5} = 2,236; \quad \sqrt{6} = 2,449;$$

$$\sqrt{7} = 2,646; \quad \sqrt{8} = 2,828; \quad \sqrt{10} = 3,162.$$



1. Аз қадом хосияти решай квадратии арифметикий истифода карда, қимати тақрибии решай квадратиро мёбанд? **2.** Чиро қимати тақрибии адад бо норасой ва барзиёй мегӯянд?

288. Исбот кунед, ки

а) $3 < \sqrt{12} < 4$; б) $5 < \sqrt{30} < 6$;

в) $5,9 < \sqrt{35} < 6,0$; г) $7,20 < \sqrt{52} < 7,22$ аст.

289. Ададҳоро мукоиса кунед:

а) 3 ва $\sqrt{11}$; б) 2,7 ва $\sqrt{7}$; в) $\sqrt{3,15}$ ва 1,9; г) $\sqrt{24,3}$ ва 4,5.

290. Ду адади бутуни пайдарпайро ёбед, ки дар байнашон адади:

а) $\sqrt{37}$; б) $\sqrt{0,9}$; в) $\sqrt{132}$; г) $\sqrt{18,7}$ ҷойгир аст.

291. Адади ирратсионалиро тақрибан бо норасой бо саҳеҳии то 0,1 ба касри даҳӣ иваз намоед:

а) $\sqrt{12}$; б) $-\sqrt{6}$; в) $\sqrt{13}$; г) $\sqrt{0,8}$; д) $\sqrt{14,2}$; е) $-\sqrt{27,4}$.

292. Масоҳати квадрат ба 17 см² баробар аст. Тарафи онро тақрибан бо норасой ва барзиёдӣ бо саҳеҳии то 0,1 ёбед.

293. Муодиларо ҳал намоед ва қиматҳои тақрибии решоҳои онро то даҳяъӣ яклухт кунед:

а) $x^2=18$; б) $10x^2=7$; в) $(x-2)^2=11$; г) $(x+1)^2=7$.

Машқҳо барои тақрор

294. Қимати ифодаро ёбед:

а) $0,3\sqrt{121} + 4\sqrt{0,81}$; б) $\sqrt{900} - (4\sqrt{0,8})^2$;

в) $\sqrt{169} \cdot \sqrt{400} \cdot \sqrt{0,01}$; г) $\left(-5\sqrt{\frac{1}{5}}\right)^2 - 10\sqrt{0,81}$.

295. Оё ифодаи: а) $\sqrt{(-7)^2}$; б) $(\sqrt{-0,7})^2$; в) $-\sqrt{-8^2}$; г) $-\sqrt{(-8)^2}$ маъно дорад?

296. Магар хати рости: а) $y=-1$; б) $y=0$; в) $y=16$; г) $y=-30$ графики функцияи $y=x^2$ -ро мебурад? Агар бурад, абсиссаи нуқтаи буришро ёбед.

297. Магар ифодаи $x - |x|$ қимати мусбат қабул мекунад?

298. Чумаки якуми обгузар ваннаро дар 15 дақиқа ва чумаки дуюм дар 10 дақиқа аз об пур мекунад. Агар ҳар ду чумакро якҷоя кушоем, дар 5 дақиқа қадом хиссаи ванна аз об пур мешавад?

299. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{a^2 - 8a + 16}{16 - a^2}$; б) $\frac{9x^2 + 4y^2 - 12xy}{4y^2 - 9x^2}$.


17. ФУНКСИЯИ $y = \sqrt{x}$. ХОСИЯТХО ВА ГРАФИКИ ОН

Вобастагии масоҳати квадрат S аз тарафи он a бо формулаи $S=a^2$ ифода карда мешавад. Мувофиқан вобастагии тараф аз масоҳати квадрат - бо формулаи $a = \sqrt{S}$. Мана боз як мисоли дигар аз физика: афтиши озоди чисм дар зери таъсири қувваи вазнинӣ ҳаракати баробарсуръат буда, ҳангоми нулӣ будани суръати аввала, масоҳаи тайшуда S бо мурури вақт t бо

формулаи $S = \frac{gt^2}{2}$ хисоб карда мешавад, ки дар ин ҷо g -шитоби қувваи вазнинӣ буда, тақрибан ба $9,81$ м/сония² баробар аст.

Агар аз ин формула t -ро ёбем, он гоҳ $t = \sqrt{\frac{2S}{g}}$ мешавад.

Агар дар ҳар ду маврид тағйирёбандай новобастаро бо ҳарфи x ва тағйирёбандай вобастаро бо ҳарфи y ишорат кунем, он гоҳ



формулаҳои $y=x^2$ ё $y = \frac{gx^2}{2}$, ки дар

ин ҷо $x \geq 0$, $g > 0$ аст ва $y = \sqrt{x}$ ё

$y = \sqrt{\frac{2x}{g}}$ -ро ҳосил мекунем. Мо

медионем, ки графики функции $y=x^2$, ҳангоми $x \geq 0$ будан аз як қисми парабола -- шоҳаи рости он (расми 6) иборат аст. Акнун графики функции $y = \sqrt{x}$ -ро месозем. Пеш аз ҳама қайд мекунем, ки соҳаи муайянини функции $y = \sqrt{x}$ маҷмӯи ададҳои гайриманфист. Соҳаи қиматҳои функция низ ҳамин

мачмұғаст. Ин хосиятқо бевосита аз таърифи решай квадратии арифметикии адад бармеоянд (ниг. ба б.П §5.14). Аз сабаби яккимата будани решай квадраттің ҳамаи ададхой ғайриманғы ба соҳаи қиматхой функсия тааллук доранд, яғни барои адади дилхөхі $a > 0$ чунин адади $b > 0$ ёфт мешавад, ки $\sqrt{b} = a$ аст.

Дар б. 14 қайд карда будем, ки агар $a > b \geq 0$ бошад, он гоҳ $\sqrt{a} > \sqrt{b}$ аст. Аз ин чо бевосита бармеояд, ки функсия афзуншаванда аст, яғни ба қимати калони аргумент қимати калони функсия мувофиқ меояд. Аниқаш, агар $x_2 > x_1 \geq 0$ бошад, он гоҳ $\sqrt{x_2} > \sqrt{x_1}$ аст. Зохиран фахмост, ки агар $x=0$ бошад, он гоҳ $y=0$ аст. Бинобар ин ибтидои координатавы ба график тааллук дорад.

Инак, функсияи $y = \sqrt{x}$:


- 1) ҳангоми $x \geq 0$ будан муайян аст;
- 2) ҳангоми $x > 0$ будан мусбат буда, ҳангоми $x=0$ будан ба нул баробар аст;
- 3) дар соҳаи муайяни худ функсия афзуншаванда аст;
- 4) ҳамаи қиматхой ғайриманфиро қабул мекунад.

Барои ёфтани якчанд нүктахой графики функсияи мазкур қадвали қиматхой функсияи $y = \sqrt{x}$ -ро месозем:


x	0	0,25	0,49	1	2	3	4
$y = \sqrt{x}$	0	0,5	0,7	1	1,4	1,7	2

Дар ин қадвал қиматхой функсия бо саҳеции то 0,1 оварда шудаанд. Дар ҳамвории координатавы нүктахой координатояшон дар қадвал овардашударо месозем ва онхоро бо хати яклухт пайваст намуда, графики функсияи $y = \sqrt{x}$ -ро ҳосил мекунем (расми 7).

Графики $y = \sqrt{x}$ дар чоряки якум چойгир буда, мисли графики $y=x^2$ шоҳаи параболаро мемонад. Ин аз он бармеояд,



Расми 7.



Расми 8.

ки графикҳои мазкур нисбат ба хати рости $y=x$ симметрианд, яъне агар нуқтаи $M(a;b)$ ба графики функцияи $y=x^2$ тааллук дошта бошад ($b=a^2$), он гоҳ нуқтаи $N(b;a)$ ба графики функцияи $y=\sqrt{x}$ мутааллиқ аст ($a=\sqrt{b}$). Расми 8, ки дар он графики ҳар ду функция дар як системаи координатавӣ оварда шудааст, далели ин тасдиқ аст. Исботи ин тасдиқро мавқуф мегузорем.



1. Хосиятҳои функцияи $y=\sqrt{x}$ -ро номбар кунед. 2. Афзун-шавандада будани онро чӣ хел мефаҳмад? 3. Чаро графики функция дар чоряки якум ҷойгир аст?

300. Масоҳати доира бо формулаи $S = \pi r^2$, ки дар ин ҷо r радиуси доира аст ё бо формулаи $S = \frac{\pi d^2}{4}$, ки дар ин ҷо d диаметри доира мебошад, хисоб мешавад. Бо формула ифода кунед:

- вобастагии r -ро аз S ;
- вобастагии d -ро аз S .

301. Масоҳати сатҳи пурраи куб бо формулаи $S=6a^2$, ки дар ин ҷо a дарозии тегаи куб аст, ифода мешавад. Аз масоҳати сатҳи куб S вобаста будани дарозии тегаи он a -ро бо формула ифода кунед.

302. Оё нуқтаи: А(49;7); В(1000;10); С(-64;8); Д(16;4) ба графики функцияи $y = \sqrt{x}$ тааллук дорад?

303. Магар хати рости: а) $y=1$; б) $y=8$; в) $y=100$; г) $y=-4$ графики функцияи $y = \sqrt{x}$ -ро мебурад? Агар бурад, дар кадом нуқта?

304. Хосияти афзуншавии функцияи $y = \sqrt{x}$ -ро истифода карда, ададхоро муқоиса намоед:

а) $\sqrt{2,7}$ ва $\sqrt{2\frac{3}{4}}$; б) $\sqrt{\frac{1}{7}}$ ва $\sqrt{\frac{1}{8}}$; в) $\sqrt{2}$ ва 1,4;

г) $\sqrt{27}$ ва $\sqrt{28}$; д) $\sqrt{7}$ ва 2,6; е) $\sqrt{80}$ ва 9.

305. Ададхоро бо тартиби зиёдшавиашон нависед:

а) $\sqrt{5}$, $\sqrt{6,3}$ ва $\sqrt{1,4}$; б) $\sqrt{19}$, $\sqrt{13}$ ва 4;

в) $\sqrt{0,2}$, $\sqrt{1,8}$ ва 1; г) $0,3$, $\sqrt{\frac{1}{2}}$ ва $\frac{1}{3}$.

Машкҳо барои такрор

306. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $x^2=8$ ва $\sqrt{x}=8$; б) $3x^2 = \frac{1}{3}$ ва $3\sqrt{x} = \frac{1}{3}$.

307. Ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{8^2 - 28}$; б) $\sqrt{0,64} + 3\sqrt{\frac{1}{9}}$; в) $\sqrt{0,25} \cdot \sqrt{0,49}$; г) $0,2\sqrt{1,21} \cdot \sqrt{900}$.

308. Ду адади бутуни пайдарпайро ёбед, ки дар байнашон $\sqrt{89}$ ҷойгир аст.

309. Аз ду қишлоқ ба пешвози ҳамдигар автобус ва мошини боркаш равон шуданд. Баъди 15 дақиқа онҳо воҳӯрданд. Масофаи байни қишлоқҳоро ёбед, агар маълум бошад, ки суръати автобус 60 км/соат ва суръати мошини боркаш 48 км/соат аст.

310. Қимати касрро бо нул муқоиса кунед:

а) $-\frac{4x}{x^2 + 2}$ ҳангоми $x < 0$ будан; б) $\frac{x+1}{-x^2 - 5}$ ҳангоми $x > 0$ будан.

§ 6. ХОСИЯТХОИ РЕШАИ КВАДРАТИИ АРИФМЕТИКӢ

18. РЕШАИ КВАДРАТИЙ АЗ ҲОСИЛИ ЗАРБ

Бигузор ҳисоби $\sqrt{25 \cdot 64}$ зарур аст. Азбаски $25 \cdot 64 = 1600 = 40^2$ аст, пас $\sqrt{25 \cdot 64} = 40$. Акнун мебинем, ки $\sqrt{25} = 5$, $\sqrt{64} = 8$. Аъзо ба аъзо баробарихоро зарб карда, ҳосил мекунем: $\sqrt{25} \cdot \sqrt{64} = 5 \cdot 8 = 40$.

Ҳамин тарик,

$$\sqrt{25 \cdot 64} = \sqrt{25} \cdot \sqrt{64}.$$

Реша аз ҳосили зарби ду адади дилҳоҳи гайриманфӣ низ ҳамин хел баробариро қаноат мекунад. Аниқаш, нишон медиҳем, ки барои ҳар гуна ададҳои гайриманфии a ва b баробарии

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \quad (1)$$

чой дорад.

Мувофиқи таърифи решай квадратии арифметикӣ баробарии (1) дуруст аст, агар ду шарт:

а) $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \geq 0$; б) $(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = ab$

иҷро шаванд. Инро нишон медиҳем.

Ифодаҳои \sqrt{a} ва \sqrt{b} факат қиматҳои ғайриманфӣ қабул мекунанд, бинобар ин ҳосили зарби $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b}$ ғайриманфӣ мебошад. Акнун ҳосияти дараҷаи ҳосили зарбро истифода карда ҳосил мекунем:

$$(\sqrt{a} \cdot \sqrt{b})^2 = (\sqrt{a})^2 \cdot (\sqrt{b})^2 = ab.$$

Инак, шартҳои а) ва б) иҷро шуданд. Пас, мувофиқи таърифи решай квадратии арифметикӣ баробарии (1) дуруст аст. Ин баробарӣ барои ҳар гуна ададҳои гайриманфӣ айният мебошад.

Эз оҳ. Баробарии (1) дар мавриди аз ду зиёд будани шуморай зарбшавандҳои таҳти решай низ дуруст аст. Масалан, агар $a \geq 0$, $b \geq 0$, $c \geq 0$ бошад, он гоҳ $\sqrt{abc} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \cdot \sqrt{c}$.

Дар ҳақиқат, мұвоғиқи хосияти ҳосили зарб өз баробарии (1)

$$\sqrt{abc} = \sqrt{(ab)c} = \sqrt{ab} \cdot \sqrt{c} = \sqrt{a} \cdot \sqrt{b} \cdot \sqrt{c}.$$

Холоса, решай квадраттің арифметик әдеби хосияти зерин аст:

Реша аз ҳосили зарби зарбшавандахой гайриманғы ба ҳосили зарби решахо аз ин зарбшавандахо баробар аст.

Мисоли 1. Қимати ифодаи $\sqrt{169 \cdot 0,01}$ -ро мейбем.

Айниятты (1)-ро ҳангоми $a=169$ ва $b=0,01$ будан истифода мекунем:

$$\sqrt{169 \cdot 0,01} = \sqrt{169} \cdot \sqrt{0,01} = 13 \cdot 0,1 = 1,3.$$

Мисоли 2. Қимати ифодаи $\sqrt{27 \cdot 12}$ -ро ҳисоб мекунем.

Ифодаи таҳтирешагиро дар намуди ҳосили зарби зарбшавандахой ҳар кадомашон аз квадрати адади бутун иборатбұда навишиңа, айниятты (1)-ро татбиқ менамоем:

$$\sqrt{27 \cdot 12} = \sqrt{9 \cdot 3 \cdot 3 \cdot 4} = \sqrt{9^2} \cdot \sqrt{2^2} = 9 \cdot 2 = 18.$$

Аз айниятты (1) бармеояд, ки ҳангоми зарби решахо ифодахой таҳтирешагиро аввал зарб карда, аз натыча реша баровардан мүмкін аст, яңе айниятты (1)-ро дар намуди $\sqrt{a} \cdot \sqrt{b} = \sqrt{ab}$ истифода карда.

Мисоли 3. Аз айният истифода карда, ҳосили зарби $\sqrt{3} \cdot \sqrt{12}$ -ро мейбем.

$$\text{Дорем } \sqrt{3} \cdot \sqrt{12} = \sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36} = 6.$$

Ҳангоми адади калон буданы қимати адади таҳтирешагы ба зарбкүнандахо чудо карданы он аз ақамият холігі нест.

Мисоли 4. Қимати $\sqrt{7056}$ -ро мейбем.

Адади 7056-ро ба зарбкүнандахо, масалан, ба зарбкүнандахой сода чудо мекунем: $7056 = 2^4 \cdot 3 \cdot 7 \cdot 21 = 16 \cdot 21^2 = 4^2 \cdot 21^2$. Аз ин чо, $\sqrt{7056} = \sqrt{4^2 \cdot 21^2} = \sqrt{4^2} \cdot \sqrt{21^2} = 4 \cdot 21 = 84$.

? | 1. Айниятро, ки хосияти решари квадратии аз хосили зарб бо он ифода мешавад, нависед ва онро исбот кунед. 2. Мисол оред, ки вай зарурияти истифодай иваз кардани қисмҳои чап ва рости ин айниятро талаб намояд.

311. Қимати решаро хисоб кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \sqrt{16 \cdot 25}; & \text{б)} \sqrt{81 \cdot 400}; & \text{в)} \sqrt{144 \cdot 0,25}; \\ \text{г)} \sqrt{169 \cdot 100}; & \text{д)} \sqrt{121 \cdot 0,01}; & \text{е)} \sqrt{0,04 \cdot 196}. \end{array}$$

312. Қимати решаро ёбед:

$$\text{а)} \sqrt{0,49 \cdot 49}; \quad \text{б)} \sqrt{0,25 \cdot 36}; \quad \text{в)} \sqrt{0,09 \cdot 81}; \quad \text{г)} \sqrt{2,25 \cdot 256}.$$

313. Қимати ифодаро хисоб кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \sqrt{625 \cdot 9 \cdot 36}; & \text{б)} \sqrt{256 \cdot 0,25 \cdot 0,81}; \\ \text{в)} \sqrt{225 \cdot 0,16 \cdot 400}; & \text{г)} \sqrt{1,21 \cdot 0,09 \cdot 0,0001}. \end{array}$$

314. Қимати решаро хисоб кунед:

$$\text{а)} \sqrt{75 \cdot 48}; \quad \text{б)} \sqrt{45 \cdot 80}; \quad \text{в)} \sqrt{4,9 \cdot 360}; \quad \text{г)} \sqrt{160 \cdot 3,6}.$$

315. Аз решаро бароред:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \sqrt{113^2 - 112^2}; & \text{б)} \sqrt{82^2 - 18^2}; & \text{в)} \sqrt{6,8^2 - 3,2^2}; \\ \text{г)} \sqrt{122^2 - 22^2}; & \text{д)} \sqrt{17^2 - 8^2}; & \text{е)} \sqrt{6^2 + 8^2}; \\ \text{ж)} \sqrt{65^2 - 63^2}; & \text{з)} \sqrt{21,8^2 - 18,2^2}. \end{array}$$

316. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а)} \sqrt{44100}; \quad \text{б)} \sqrt{1024}; \quad \text{в)} \sqrt{1225}; \quad \text{г)} \sqrt{2916}.$$

317. Қимати хосили зарбро ёбед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \sqrt{10} \cdot \sqrt{90}; & \text{б)} \sqrt{13} \cdot \sqrt{52}; & \text{в)} \sqrt{75} \cdot \sqrt{3}; \quad \text{г)} \sqrt{8} \cdot \sqrt{98}; \\ \text{д)} \sqrt{50} \cdot \sqrt{4,5}; & \text{е)} \sqrt{7} \cdot \sqrt{63}; & \text{ж)} \sqrt{108} \cdot \sqrt{27}; \quad \text{з)} \sqrt{54} \cdot \sqrt{6}. \end{array}$$

318. Қимати хосили зарбро хисоб кунед:

$$\text{а)} \sqrt{3} \cdot \sqrt{7} \cdot \sqrt{21}; \quad \text{б)} \sqrt{2} \cdot \sqrt{22} \cdot \sqrt{11}; \quad \text{в)} \sqrt{0,2} \cdot \sqrt{0,4} \cdot \sqrt{2}; \quad \text{г)} \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{2}{3}} \cdot \sqrt{3}.$$

319. Ифодаро дар намуди ҳосили зарби решашо нависед:

а) $\sqrt{15}$; б) $\sqrt{42}$; в) $\sqrt{8a}$; г) $\sqrt{58}$.

320*. Суммаи ду адад ба $\sqrt{14}$ ва фарқи онҳо ба $\sqrt{10}$ баробар аст. Нишон дихед, ки ҳосили зарби онҳо ба 1 баробар аст.

Машқҳо барои такрор

321. Қимати ифодаи $\sqrt{x^2}$ -ро ҳангоми $x=-4; -3; 0; 1; 8$ будан ёбед.

322. Таърифи қимати мутлақро истифода карда, ифодаи

$\frac{x}{|x|}$ -ро сода кунед, агар:

а) $x>0$; б) $x<0$

бошад. Оё ифода ҳангоми $x=0$ будан маънно дорад?

323. 15%-и масоҳати майдон 24 га аст. Масоҳати майдонро ёбед.

324. Ифодаро сода намоед:

а) $3a^2 \cdot \frac{1}{9a^2}$; б) $4(2a^3)^4$; в) $32a^3 \cdot \left(\frac{1}{2}a^2\right)^4$.

325. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{1-10a+25a^2}{5a-1}$; б) $\frac{1-6x+9x^2}{3x-1}$.

19. РЕШАИ КВАДРАТӢ АЗ КАСР

Қимати ифодаи $\sqrt{\frac{121}{144}}$ -ро хисоб мекунем. Мо медонем, ки

$\sqrt{121}=11$ ва $\sqrt{144}=12$ аст. Месанҷем, ки оё баробарии

$\sqrt{\frac{121}{144}}=\frac{11}{12}$ ҷой дорад ё на.

Азбаски $\left(\frac{11}{12}\right)^2 = \frac{11^2}{12^2} = \frac{121}{144}$ ва $\frac{11}{12} > 0$ аст, пас баробар \bar{y} дуруст аст. Аз тарафи дигар

$$\frac{\sqrt{121}}{\sqrt{144}} = \frac{11}{12},$$

бинобар ин

$$\sqrt{\frac{121}{144}} = \frac{\sqrt{121}}{\sqrt{144}}.$$

Мулоҳизаҳои болоро умумӣ карда нишон медиҳем, ки барои ҳар гуна ададҳои $a \geq 0$ ва $\varepsilon > 0$ баробарии

$$\sqrt{\frac{a}{\varepsilon}} = \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\varepsilon}} \quad (2)$$

чой дорад.

Ҳар се ифодаи дар (2) буда мувофиқи шарт дорои маъно мебошанд. Пас, мувофиқи таърифи решай квадратии арифметикӣ баробарии (2) дуруст аст, агар ду шарт:

$$a) \frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\varepsilon}} \geq 0; \quad b) \left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\varepsilon}} \right)^2 = \frac{a}{\varepsilon}$$

иҷро шаванд. Азбаски $a \geq 0$ ва $\varepsilon > 0$ аст, пас $\sqrt{a} \geq 0$ ва $\sqrt{\varepsilon} > 0$.

Бинобар ин $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\varepsilon}} \geq 0$ аст. Акнун ҳосияти дараҷаи касрро истифода карда ҳосил мекунем:

$$\left(\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{\varepsilon}} \right)^2 = \frac{(\sqrt{a})^2}{(\sqrt{\varepsilon})^2} = \frac{a}{\varepsilon}.$$

Чой доштани шартҳои а) ва б), якбора бо он дурустии (2)-ро нишон додаем. Баробарии (2) айният мебошад, чунки вай барои ҳамаи қиматҳои имконпазири тағийирёбандарои a ва ε дуруст аст.

Инак, боз як хосияти решай квадратии арифметикиро муқаррар кардаем:

Реша аз касре, ки сураташ ғайриманфию маҳрачаши мусбат аст, баробари решай сурат тақсими решай аз маҳраҷ мебошад.

Мисоли 1. Қимати ифодаи $\sqrt{\frac{64}{289}}$ -ро меёбем.

Мувофиқи хосияти решай квадратӣ аз каср

$$\sqrt{\frac{64}{289}} = \frac{\sqrt{64}}{\sqrt{289}} = \frac{8}{17}.$$

Баъзан ҳангоми ҳисоббарориҳо айнияти (2)-ро «аз рост ба

чап» ҳонда татбиқ кардан лозим меояд, яъне айнияти $\frac{\sqrt{a}}{\sqrt{b}} = \sqrt{\frac{a}{b}}$ -ро.

Мисоли 2. Қимати ҳосили тақсими $\frac{\sqrt{44}}{\sqrt{99}}$ -ро ҳисоб мекунем.

Мувофиқи айнияти (2):

$$\frac{\sqrt{44}}{\sqrt{99}} = \sqrt{\frac{44}{99}} = \sqrt{\frac{4 \cdot 11}{9 \cdot 11}} = \sqrt{\frac{4}{9}} = \frac{\sqrt{4}}{\sqrt{9}} = \frac{2}{3}.$$

Дар охир таъкид мекунем, ки дар баробарии айниятии (2) истифодай хосияти асосии каср (ниг. ба б.4) метавонад, ҳисоби қимати решаро осон намояд.

Мисоли 3. Қимати касри $\frac{\sqrt{36,1}}{\sqrt{40}}$ -ро меёбем.

Дорем

$$\frac{\sqrt{36,1}}{\sqrt{40}} = \sqrt{\frac{36,1}{40}} = \sqrt{\frac{36,1 \cdot 10}{40 \cdot 10}} = \sqrt{\frac{361}{400}} = \frac{\sqrt{361}}{\sqrt{400}} = \frac{19}{20}.$$



1. Айниятро, ки хосияти решай квадратии касрро ифода мекунад, нависед ва онро исбот кунед. 2. Чаро баъзан «аз рост ба чап» ҳондани ин айният ҳисобро осон мекунад? Мисол биёред.

326. Қимати решаро ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{\frac{9}{169}}$; б) $\sqrt{\frac{121}{100}}$; в) $\sqrt{\frac{361}{25}}$; г) $\sqrt{\frac{4}{81}}$.

327. Қимати решаро ёбед:

а) $\sqrt{3\frac{22}{49}}$; б) $\sqrt{2\frac{14}{121}}$; в) $\sqrt{7\frac{1}{9}}$;
г) $\sqrt{12\frac{1}{4}}$; д) $\sqrt{1\frac{81}{144}}$; е) $\sqrt{1\frac{120}{169}}$.

328. Қимати ифодаро ҳисоб намоед:

а) $\sqrt{3\frac{1}{16} \cdot 2\frac{14}{25}}$; б) $\sqrt{5\frac{4}{9} \cdot 2\frac{14}{25}}$; в) $\sqrt{1\frac{7}{9} \cdot \frac{4}{25}}$; г) $\sqrt{\frac{121}{144} \cdot 2\frac{1}{4}}$.

329. Ифодаро дар намуди ҳосили тақсими касрҳо нависед:

а) $\sqrt{\frac{3}{7}}$; б) $\sqrt{\frac{5}{11}}$; в) $\sqrt{\frac{2}{a}}$; г) $\sqrt{\frac{6}{6}}$; д) $\sqrt{\frac{5}{13}}$; е) $\sqrt{\frac{10}{7}}$.

330. Қимати ҳосили тақсимро ёбед:

а) $\frac{\sqrt{18}}{\sqrt{2}}$; б) $\frac{\sqrt{52}}{\sqrt{117}}$; в) $\frac{\sqrt{40}}{\sqrt{10}}$; г) $\frac{\sqrt{200}}{\sqrt{8}}$; д) $\frac{\sqrt{2}}{\sqrt{98}}$; е) $\frac{\sqrt{7,5}}{\sqrt{0,3}}$.

331. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

а) $\frac{\sqrt{50}}{\sqrt{8}}$; б) $\frac{\sqrt{48}}{\sqrt{27}}$; в) $\frac{\sqrt{112}}{\sqrt{7}}$; г) $\frac{\sqrt{180}}{\sqrt{245}}$; д) $\frac{\sqrt{490}}{\sqrt{810}}$; е) $\frac{\sqrt{1600}}{\sqrt{12100}}$.

332. Қимати ифодаро ёбед:

а) $\frac{\sqrt{12,1}}{\sqrt{10}}$; б) $\frac{\sqrt{22,5}}{\sqrt{10}}$; в) $\frac{\sqrt{32,4}}{\sqrt{90}}$; г) $\frac{\sqrt{8,1}}{\sqrt{160}}$.

Машқҳо барои такрор

333. Қимати ҳосили зарбро ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{2} \cdot \sqrt{8}$; б) $\sqrt{3} \cdot \sqrt{27}$;
в) $\sqrt{10} \cdot \sqrt{30} \cdot \sqrt{3}$; г) $\sqrt{20} \cdot \sqrt{70} \cdot \sqrt{14}$.

334. Периметри росткунча 32 см аст. Фарқи тарафҳои ҳамсоя ба 2 см баробар мебошад. Тарафҳои росткунчаро ёбед.

335. Аз таносуб x -ро ёбед:

$$22,1 : x = 5 \frac{2}{3} : 4,2.$$

336. Барои қадом қиматҳои тағиирёбандаи x ифода маъно надорад:

a) $\frac{2x}{x^2 - 5};$

б) $\frac{2-x}{14-x^2}?$

337. Муодиларо ҳал кунед:

$$5-3(x-2(x-2(x-2)))=2.$$

20. РЕШАИ КВАДРАТӢ АЗ ДАРАЧА

Бигузор m - адади натуралии чуфт аст. Масъалаи ҳисоби ифодаи $\sqrt{a^m}$ -ро диди мебароем. Пеш аз ҳама қайд мекунем, ки аз сабаби чуфт будани m - ин ифода барои ҳар гуна адади ҳақиқии a маъно дорад.

Аввал мисол меорем. $\sqrt{2^6}$ -ро ҳисоб мекунем:

$$\sqrt{2^6} = \sqrt{64} = \sqrt{8^2} = 8.$$

Аз дигар тараф

$$8 = 2^3 = |2|^{\frac{6}{2}} = 2^{\frac{6}{2}}.$$

Пас,

$$\sqrt{2^6} = 2^{\frac{6}{2}} = 2^3.$$

$$\text{Айнан ҳамин тавр } \sqrt{(-3)^4} = \sqrt{81} = 9 = 3^2 = |-3|^{\frac{4}{2}}.$$

Дар ҳар дуи ин мисол мебинем, ки натиҷа ба қимати мутлақи ифодаи таҳтирешагӣ дар дараҷаи ду карат кам баробар аст.

Дар намуди умумӣ ин қавоидро исбот мекунем. Нишон медиҳем, ки агар m адади чуфт бошад, он гоҳ айнияти зерин

$$\sqrt{a^m} = |a|^{\frac{m}{2}}. \quad (3)$$

чой дорад.

Аз сабаби чуфт будани m , адади $\frac{m}{2}$ натуралий аст. Бинобар

ин $|a|^{\frac{m}{2}}$ маъно дорад. Айнияти (3) хulosai айнияти $\sqrt{a^2} = |a|$ аст, ки мо онро дар б.15 исбот карда будем. Дар хақиқат, a^m -ро дар намуди

$$a^m = \left(a^{\frac{m}{2}} \right)^2 = \left(|a|^{\frac{m}{2}} \right)^2$$

тасвир карда, ҳосил мекунем:

$$\sqrt{a^m} = \sqrt{\left(|a|^{\frac{m}{2}} \right)^2} = |a|^{\frac{m}{2}}.$$

Ҳамин тариқ, барои аз дараҷаи нишондиҳандааш чуфт баровардани решаша ифодаи таҳтирешагиро дар намуди квадрати ягон ифода навишта, айнияти (3)-ро истифода кардан кифоя аст.

Истифодаи айнияти (3) дар амалия ҳисоббарориро осон мекунад. Масалан, бевосита ҳисоб кардани қимати ифодай $\sqrt{7^6}$ вақт ва заҳмати зиёдеро талаб мекунад (ҳисоби 7^6 ва азрешабарории он), ҳол он ки қимат бо истифодаи айнияти (3) даҳонӣ ҳисоб мешавад ва ба 7^3 ё ба 343 баробар аст.

Мисоли 1. Ифодаи $\sqrt{a^{12}}$ -ро сода мекунем.

a^{12} -ро дар намуди $(a^6)^2$ навишта, аз айнияти (3) истифода мебарем:

$$\sqrt{a^{12}} = \sqrt{(a^6)^2} = |a|^6 = a^6.$$

(Барои a -и дилҳоҳ $a^6 \geq 0$ аст, бинобар ин $|a|^6 = a^6$).

Мисоли 2. Ҳангоми $x < 0$ будан, қимати $\sqrt{x^6}$ -ро меёбем.

Ифодаи x^6 -ро дар намуди $(x^3)^2$ навишта, баъд айнияти (3)-ро истифода карда

$$\sqrt{x^6} = \sqrt{(x^3)^2} = |x|^3$$

-ро ҳосил мекунем. Азбаски $x < 0$ аст, пас $x^3 < 0$ мебошад. Аз ин сабаб $|x|^3 = (-x)^3 = -x^3$.

Ҳамин тариқ, ҳангоми $x < 0$ будан $\sqrt{x^6} = -x^3$.

М и с о л и 3. Қимати решай $\sqrt{18225}$ -ро меёбем.

Адади 18225-ро дар намуди ҳосили зарби зарбунандаҳои сода навишта (ниг. инчунин ба мисоли 4-и б.18), ҳосил мекунем:

$$\sqrt{18225} = \sqrt{3^6 \cdot 5^2} = \sqrt{3^6} \cdot \sqrt{5^2} = \sqrt{(3^3)^2} \cdot 5 = 3^3 \cdot 5 = 27 \cdot 5 = 135.$$

? **1.** Айнияти (3)-ро, ки ҳосияти решай квадратии арифметикиро аз дараҷа ифода мекунад, бевосита таърифи решай квадратиро истифода карда исбот намоед. **2.** Нишон дихед, ки айнияти $\sqrt{a^2} = |a|$ ҳолати хусусии айнияти (3) аст.

338. Ифодаро сода намоед:

а) $\sqrt{y^8}$; б) $2\sqrt{y^{20}}$; в) $\sqrt{y^{14}}$, ки дар ин чо $y \geq 0$; г) $4\sqrt{a^{10}}$, ки дар ин чо $a \leq 0$ аст.

339. Ифодаро табдил дихед:

а) $\sqrt{0,25x^4}$; б) $3\sqrt{0,49y^{10}}$, ки дар ин чо $y \leq 0$;

в) $\sqrt{0,01a^{36}}$; г) $\sqrt{81b^{18}}$, ки дар ин чо $b < 0$ аст.

340. Қимати решаро ёбед:

а) $\sqrt{3^4}$; б) $\sqrt{4^6}$; в) $\sqrt{(-5)^8}$; г) $\sqrt{(-2)^{12}}$.

341. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

а) $\sqrt{2^4 \cdot 6^2}$; б) $\sqrt{4 \cdot 7^4}$; в) $\sqrt{125 \cdot 5^5}$; г) $\sqrt{64 \cdot 4^7}$.

342. Адади таҳтирешагиро дар намуди ҳосили зарби зарбунандаҳо навишта, қимати решаро ёбед:

а) $\sqrt{20736}$; б) $\sqrt{50625}$; в) $\sqrt{28224}$; г) $\sqrt{680625}$;

д) $\sqrt{7569}$; е) $\sqrt{8464}$; ж) $\sqrt{27889}$; з) $\sqrt{254016}$.

Машқҳо барои тақрор

343. $\sqrt{45}$ аз $\sqrt{5}$ чанд маротиба калон аст?

344. Барои қадом қимати a муодилаи

$$2(a-2x)=ax+3$$

ҳал надорад.

345. Соҳаи муайяни функсияро ёбед:

а) $y = \frac{2}{5-x};$ б) $y = \frac{4-x}{x(x-2)}.$

346. Писар ҳоло 8 сола буда, падараш 38 сола аст. Баъди чанд сол падар аз писар се маротиба калон хоҳад шуд?

347. Ҳисоб кунед:

а) $\frac{1}{2} + 0,125 - \frac{1}{6};$ б) $6,4 : \frac{80}{3} + \frac{1}{8}.$

§ 7. ТАБДИЛДИХИИ ИФОДАИ ДОРОИ РЕШАИ КВАДРАТӢ

21. АЗ ТАҲТИ АЛОМАТИ РЕША БАРОВАРДАНИ ЗАРБКУНАНДА

Амали аз таҳти аломати решаша баровардани зарбкунанда ба хосияти решашаи квадратӣ аз хосили зарб (ниг. ба б.18) асос карда мешавад.

Масалан, бигузор ифодаи $\sqrt{128}$ дода шудааст. Хосияти номбаршударо истифода карда, ин решаро дар намуди сода тасвир карда метавонем:

$$\sqrt{128} = \sqrt{64 \cdot 2} = \sqrt{64} \cdot \sqrt{2} = 8\sqrt{2}.$$

Айнан ҳамин хел:

$$\sqrt{a^3} = \sqrt{a^2 \cdot a} = a\sqrt{a};$$

$$\sqrt{81a^5e^7} = \sqrt{9^2 a^4 a e^6 e} = \sqrt{9^2 a^4 e^6} \cdot \sqrt{ae} = 9a^2 e^3 \sqrt{ae}.$$

Чунин табдилдиҳӣ аз таҳти аломати решаша баровардани зарбкунанда ном дорад. Мақсади ин табдилдиҳӣ осон гардонидани ҳисоббарориҳои зарурӣ мебошад.

Мисоли 1. Ифодаи $\sqrt{48x^7}$ -ро ҳангоми $x=3$ будан, ҳисоб мекунем.

Агар бевосита дар ифода қимати $x=3$ -ро гузорем, он гоҳ

$$\sqrt{48x^7} = \sqrt{48 \cdot 3^7} = \sqrt{48 \cdot 2187} = \sqrt{104976}$$

ва барои ҳосил кардани натиҷа бояд адади шашракамаро аз реше барорем.

Ҳисоббарорӣ ниҳоят осон мегардад, агар зарбкунандаҳои имконпазирро пешакӣ аз реше барорем:

$$\sqrt{48x^7} = \sqrt{3 \cdot 16 \cdot x^6 \cdot x} = \sqrt{16x^6} \cdot \sqrt{3x} = 4x^3\sqrt{3x}.$$

Қимати $x=3$ -ро дар қисми рости ин баробарӣ гузошта, бо осонӣ меёбем: $\sqrt{48x^7} = 4 \cdot 3^3 \cdot \sqrt{3 \cdot 3} = 4 \cdot 27 \cdot 3 = 324$.

Дар мисолҳои боло ифодаи таҳтирешагиро ба зарбкунандаҳо чудо карда, аз байнӣ онҳо ҳамонҳояшонро, ки нишондиҳандай дараҷаашон ҷуфт аст, ҷудо карда, онҳоро аз реше баровардем. Дар оянда малакаи якбора аз реше баровардани зарбкунандаҳои заруриро ба пешакӣ ба зарбкунандаҳо ҷудо кардан, пайдо намудан лозим аст.

Мисоли 2.

$$\sqrt{6a^8 b^{13} c^{11}} = a^4 b^6 c^5 \sqrt{6bc}.$$

Ҳамин тариқ, барои аз таҳти аломати реше баровардани зарбкунанда қифоя аст, ки нишондиҳандай ҳар як зарбкунанда ба ду тақсим карда шуда, ҳудо зарбкунанда дар нишондиҳандай дараҷааш ба бутуни ҳосили тақсим баробар дар пеши аломати реше навишта шавад. Дар зери аломати реше бошад, ҳамон зарбкунанда дар нишондиҳандай дараҷааш баробар ба бақияи ҳосили тақсим навишта мешавад.

Дар мисоли боло $8:2=4$ (бақия 0); $13:2=6$ (бақия 1); $11:2=5$ (бақия 1).

Барои беҳтар дарк кардани доираи татбиқи амали аз таҳти реше баровардани зарбкунанда, боз як мисолро дида мебароем.

Мисоли 3. Ададҳои $\sqrt{72}$ ва $7\sqrt{2}$ -ро муқоиса мекунем.

Азбаски $72=36 \cdot 2=6^2 \cdot 2$, пас $\sqrt{72}=6\sqrt{2}$. Бинобар ин $\sqrt{72} < 7\sqrt{2}$.

Э з о х. Мө дар ҳисоббарориҳои боло тағийирёбандадаҳоро мусбат ҳисоб карда, баробариҳои лозимиро ҳосил кардем.

Масалан, баробарии $\sqrt{a^2 b} = a\sqrt{b}$ танҳо ҳангоми $a \geq 0$ ва $b \geq 0$ будан дуруст аст. Рафту агар $a < 0$ бошад, он гоҳ мувофиқи 6.15:

$$\sqrt{a^2 b} = -a\sqrt{b}.$$

? **1.** Баробариеро, ки ҳосияти решай квадратиро аз ҳосили зарб ифода мекунад, нависед. **2.** Тарзи истифодаи айнияти $\sqrt{a^2} = |a|$ -ро ҳангоми аз таҳти аломати решай баровардани зарбкунанда бо мисолҳои мушаххас нишон дихед. **3.** Қоидай умумии аз таҳти аломати решай бароварданро хонед ва онро бо мисол шарҳ дихед.

348. Зарбкунандаро аз таҳти аломати решай бароред:

- а) $\sqrt{18}$; б) $\sqrt{32}$; в) $\sqrt{48}$; г) $\sqrt{175}$;
д) $\sqrt{108}$; е) $\sqrt{800}$; ж) $\sqrt{845}$; з) $\sqrt{1250}$.

349. Дар намуди ҳосили зарби адади бутун ва решай нависед:

- а) $\sqrt{20}$; б) $-\sqrt{98}$; в) $\sqrt{300}$; г) $-\sqrt{250}$;
д) $\sqrt{72}$; е) $-\sqrt{44}$; ж) $\sqrt{180}$; з) $\sqrt{363}$.

350. Зарбшавандаро аз таҳти аломати решай бароред ва ифодай ҳосилшударо сода кунед (бо ҳарфҳо ададҳои мусбат ишорат шудаанд):

- а) $0,3\sqrt{75}$; б) $0,9\sqrt{300}$; в) $-0,4\sqrt{96}$; г) $\frac{1}{a}\sqrt{75a^2}$;
д) $\frac{1}{y}\sqrt{48y^5}$; е) $\frac{1}{a}\sqrt{3a^4}$; ж) $\frac{1}{m}\sqrt{4m^6}$; з) $ex\sqrt{\frac{25a}{e^2x^2}}$.

351. Ифодаро сода кунед (қимати тағийирёбандадаҳо мусбатанд):

- а) $p\sqrt{\frac{p^4}{3m^2}}$; б) $\frac{1}{2}\sqrt{8(x^2 + 2xy + y^2)}$;

$$\text{в)} \frac{1}{a+\epsilon} \sqrt{(a+\epsilon)^2}; \quad \text{г)} \frac{\epsilon}{3(a-\epsilon)} \sqrt{\frac{12(a^2 - 2a\epsilon + \epsilon^2)}{\epsilon^2}}, (a > \epsilon).$$

352. Зарбқунандаро аз таҳти аломати решаш бароред:

- а) $\sqrt{16a^2\epsilon^2}$, агар $a < 0, \epsilon > 0$; б) $\sqrt{25a^2\epsilon^3}$, агар $a > 0, \epsilon > 0$;
 в) $\sqrt{2a^3\epsilon^3}$, агар $a < 0, \epsilon < 0$; г) $\sqrt{24a^4\epsilon^3}$, агар $a < 0, \epsilon > 0$

бошад.

353. Зарбқунандаро аз таҳти аломати решаш бароред:

- а) $\sqrt{5x^2}$, дар ин чо $x \geq 0$; б) $\sqrt{6y^2}$, дар ин чо $y < 0$;
 в) $\sqrt{x^5}$; г) $\sqrt{a^9}$; д) $\sqrt{25y^7}$; е) $\sqrt{\frac{2}{9}x^3}$.

354. Зарбқунандаро аз таҳти аломати решаш бароред:

- а) $\sqrt{48a^2}$, дар ин чо $a \leq 0$; б) $\sqrt{27\epsilon^6}$, дар ин чо $\epsilon < 0$;
 в) $\sqrt{50a^4}$; г) $\sqrt{9a^8}$; д) $\sqrt{12x^{13}}$; е) $\sqrt{2x^{20}}$.

355. Барои қадом қимати x баробарӣ дуруст аст:

$$\text{а)} \sqrt{7x^2} = -x\sqrt{7}; \quad \text{б)} \sqrt{12x^2} = 2x\sqrt{3}.$$

356. Муқоиса кунед:

$$\text{а)} 3\sqrt{3} \text{ ва } \sqrt{12}; \quad \text{б)} \sqrt{20} \text{ ва } 3\sqrt{5};$$

$$\text{в)} \sqrt{351} \text{ ва } 3 \cdot \sqrt{38}; \quad \text{г)} \sqrt{24} \text{ ва } \frac{1}{3}\sqrt{216} \text{-ро.}$$

357. Ададхоро бо тартиби афзуншавиашон ҷойгир намоед:

$$\text{а)} 3\sqrt{120}, \sqrt{480}, 2\sqrt{30}, \frac{1}{2}\sqrt{1440}; \quad \text{б)} 6\sqrt{2}, \sqrt{58}, 3\sqrt{7}, 2\sqrt{14}.$$

Машқҳо барои такрор

358. Алӣ дар се рӯз 144 кг пахта чинд. Пахтаи дар рӯзи дуюм чиндаи ў нисбати рӯзи якум 12 кг зиёдтар буда, дар рӯзи сеюм

ба $\frac{5}{3}$ хиссаи дар рӯзи аввал чиндашуда баробар аст. Алӣ ҳар рӯз ҷанд кило пахта чиндааст?

359. Ифодаро сода кунед:

а) $\left(\frac{x}{x+1} + 1\right) : \left(1 - \frac{x}{x+1}\right)$; б) $\left(m + 1 + \frac{1}{-1+m}\right) : \left(m - \frac{m^2}{m-1}\right)$.

360. Якаъзогиро дар намуди стандарттй нависед:

а) $16ac(0,5)a(0,25b)$; б) $0,1a^2x(-5)bc^22ac$.

361. Барои кадом қимати a суммаи ифодаҳои $\frac{5-11a}{7}$ ва

$\frac{3a+22}{2}$ аз ифодаи $\frac{-2-5a}{3}$ ду маротиба зиёд аст.

22. БА ТАХТИ АЛОМАТИ РЕША ДАРОВАРДАНИ ЗАРБКУНАНДА

Баъзан зарбкунандай дар назди аломати решаша бударо ба тахти решаша даровардан фоиданок аст.

Ба мисоли 3-и банди пешина бармегардем. Адади 7-ро бо $\sqrt{49}$ иваз карда, мувофиқи хосияти ҳосили зарби решаша ҳосил мекунем:

$$7\sqrt{2} = \sqrt{49} \cdot \sqrt{2} = \sqrt{49 \cdot 2} = \sqrt{98}.$$

Азбаски $72 < 98$ аст, пас, мувофиқи хосияти II-и 6.14 $\sqrt{72} < \sqrt{98}$ мебошад. Ҳамин тариқ, $7\sqrt{2} > \sqrt{72}$ аст.

Баробарии $7\sqrt{2} = \sqrt{98}$ нишон медиҳад, ки зарбкунанда 7 ба тахти решаша дароварда шудааст. Айнан мисоли мисоли овардашуда:

$$3\sqrt{5} = \sqrt{3^2 \cdot 5} = \sqrt{45}; \quad a^3\sqrt{2a} = \sqrt{a^6 \cdot 2a} = \sqrt{2a^7} \quad (a \geq 0).$$

Ин мисолҳо нишон медиҳанд, ки барои ба тахти решаша дароварданай зарбкунандай мусбат кифоя аст, ки квадрати он ба ифодаи таҳтирешағӣ зарб карда шавад.

Акнун ҳолати манғӣ будани зарбкунандаро дида мебароем.

Мисол. Дар ифодаи $-3\sqrt{x}$ зарбкунандаро ба тахти аломати решаша медарорем.

Ба намуди решай квадратии арифметикй навиштани зарбкунандаи манфии -3 имконнозарбкунандаи манфии -3 имконияти ба таҳти аломати решаш даровардани -3 вуҷуд надорад. Аммо дар ифодаи $-3\sqrt{x}$ зарбкунандаи мусбати 3-ро ба таҳти аломати решаш даровардан мумкин аст:

$$-3\sqrt{x} = (-1) \cdot 3\sqrt{x} = (-1) \cdot \sqrt{9} \cdot \sqrt{x} = -\sqrt{9x}.$$

Умуман,

$$a\sqrt{b} = \sqrt{a^2 b}, \text{ агар } a \geq 0$$

ва

$$a\sqrt{b} = -\sqrt{a^2 b}, \text{ агар } a < 0 \text{ бошад.}$$

? **1.** Коидай умумии ба таҳти аломати решаш дароварданро хонед ва онро бо мисолҳо шарҳ дигар. **2.** Ҳангоми манфӣ будани зарбкунанда амали ба таҳти решаш даровардан чӣ гуна иҷро карда мешавад?

362. Зарбкунандаро ба таҳти аломати решаш дароред:

- а) $2\sqrt{2}$; б) $3\sqrt{3}$; в) $4\sqrt{10}$; г) $5\sqrt{x}$;
 д) $10\sqrt{a}$; е) $4\sqrt{2b}$; ж) $10\sqrt{0,03}$; з) $6\sqrt{c}$.

363. Зарбкунандаи мусбатро ба таҳти аломати решаш дароред:

- а) $-3\sqrt{2}$; б) $-5\sqrt{7}$; в) $-0,2\sqrt{a}$; г) $-7\sqrt{6}$.

364. Бо назардошти мусбат будани зарбкунанда, онро ба таҳти аломати решаш дароред:

- а) $a\sqrt{2}$; б) $x\sqrt{\frac{1}{x}}$; в) $a\sqrt{a}$; г) $2b\sqrt{2c}$;
 д) $(a+1)\sqrt{a}$; е) $\frac{1}{x^3}\sqrt{5x^7}$; ж) $xy\sqrt{\frac{x}{y}}$; з) $(a+b)\sqrt{\frac{1}{a+b}}$.

365. Маълум, ки қимати тағйирёбандаҳо мусбатанд. Зарбкунандаи мусбатро ба таҳти аломати решаш дароред:

- а) $-3m\sqrt{a}$; б) $-a\sqrt{3}$; в) $-b\sqrt{c}$; г) $-2xy\sqrt{\frac{x}{2y}}$.

366. Қимати ифодахоро мүқоиса намоед:

а) $2\sqrt{3}$ ва $3\sqrt{2}$; б) $2\sqrt{45}$ ва $4\sqrt{20}$; в) $4\sqrt{5}$ ва $3\sqrt{7}$;

г) $5\sqrt{7}$ ва $7\sqrt{5}$; д) $12\sqrt{20}$ ва $13\sqrt{15}$; е) $5\sqrt{3}$ ва $6\sqrt{2}$.

367. Ададхоро бо тартиби афзуншавиашон چойгир намоед:

а) $2\sqrt{6}, \sqrt{21}, 3\sqrt{2}, 2\sqrt{5}$; б) $6\sqrt{2}, \sqrt{62}, 3\sqrt{7}, 2\sqrt{13}$.

Машқҳо барои тақрор

368. Суръати мошин 45 км/соат аст. Дар 45 дақика вай кадом масофаро тай мекунад?

369. Муодиларо ҳал кунед:

а) $\frac{6x+7}{7} - 3 = \frac{5x-3}{8}$; б) $\frac{x-4}{5} = 9 + \frac{2x-4}{9}$.

370. Тақсимро ичро намоед:

а) $\frac{a^2 - 25}{a^2 - 3a} : \frac{a+5}{a^2 - 9}$; б) $\frac{3n^2 - 3m^2}{n^2 + np} : \frac{-6n + 6m}{n + p}$.

371. Як тарафи росткунча аз тарафи дигарааш 31 см хурд аст. Агар тарафи хурдро се маротиба зиёд ва тарафи калонро ду маротиба хурд кунем, он гоҳ росткунчай периметраш ба 360 см баробар ҳосил мешавад. Тарафҳои росткунчаро ёбед.

23. АЗ ИРРАТСИОНАЛӢ ОЗОД КАРДАНИ СУРАТ Ё МАХРАЧИ КАСР

Таъриф. **Ифодаи дорои решай квадратиро ифодаи ирратсионалӣ меноманд.** Масалан, ифодаҳои $2\sqrt{3}, \sqrt{24}, a\sqrt{a}$,

$\sqrt{\frac{a}{x+y}}$ ва гайра ифодаҳои ирратсионалианд.

Қайд кардан ба маврид аст, ки мағҳумҳои “адади ирратсионалӣ” ва “ифодаи ирратсионалӣ” чизҳои гуногунро ифода мекунанд. Фарқияти ин мағҳумҳоро дар мисолҳои зерин дидан мумкин аст:

1) $\sqrt{a+b}$ ифодаи ирратсионалӣ аст, вале қиматҳои он ҳам ирратсионалӣ (масалан, ҳангоми $a=1$, $b=2$ будан) ва ҳам ратсионалӣ (масалан, ҳангоми $a=5$, $b=11$ будан) шуда метавонанд.

2) $\sqrt{2}$ ҳам ифодаи ирратсионалӣ ва ҳам адади ирратсионалӣ аст.

3) $\sqrt{16}$ ифодаи ирратсионалӣ буда, адади ратсионалӣ аст.

Агар махрачи каср ифодаи ирратсионалӣ набошад (ин гуна ифодаро **ирратсионалии бутун** меноманд), он гоҳ ҳисоб кардани қиматаш осонтар аст.

Ба ифодаи бутуни ирратсионалӣ табдил додани касри ирратсионалиро амали *аз ирратсионалӣ озод кардани махраҷ* меноманд. Тарзҳои чунин озодкуниро дида мебароем:

1. *Махрачи каср якаъзогии ирратсионалӣ аст, яъне ифода*

намуди $\frac{a}{\sqrt{b}}$ -ро дорад. Сурат ва махрачи касрро бо \sqrt{b} зарб

карда (мувофиқи ҳосияти асосии каср аз ин қимати каср тағиyr намеёбад), ҳосил мекунем:

$$\frac{a}{\sqrt{b}} = \frac{a}{\sqrt{b}} \cdot \frac{\sqrt{b}}{\sqrt{b}} = \frac{a\sqrt{b}}{(\sqrt{b})^2} = \frac{a\sqrt{b}}{b}.$$

Айнан ҳамин тавр,

$$\frac{a}{\sqrt{a}} = \frac{a\sqrt{a}}{(\sqrt{a})^2} = \frac{a\sqrt{a}}{a} = \sqrt{a}; \quad \frac{3}{2\sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}} = \frac{3\sqrt{5}}{2 \cdot 5} = \frac{3\sqrt{5}}{10} = 0,3\sqrt{5}.$$

2. *Махрачи каср аз суммаи (фарқи) якаъзогихои ирратсионалӣ иборат аст. Дар ин ҳолат сурат ва махрачи касрро бо ифодаи махсуси интихобшуда зарб мекунанд.*

Масалан, агар махраҷ аз дуяъзогии намуди $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ ё $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ иборат бошад, он гоҳ бо ифодаи ҳамроҳшуда $\sqrt{a} - \sqrt{b}$ ё $\sqrt{a} + \sqrt{b}$ зарб мекунанд.

М и с о л и 1. Махрачи ифодаи ирратсионалии $\frac{5}{\sqrt{7} + \sqrt{2}}$ -ро

аз ирратсионалӣ озод мекунем.

Барои ин сурат ва маҳрачи касрро ба адади ҳамроҳшуда $\sqrt{7} - \sqrt{2}$ зарб карда, аз формулаи зарби мухтасар $(a-b)(a+b)=a^2-b^2$ истифода мебарем:

$$\begin{aligned}\frac{5}{\sqrt{7} + \sqrt{2}} &= \frac{5(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{(\sqrt{7} + \sqrt{2})(\sqrt{7} - \sqrt{2})} = \frac{5(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{(\sqrt{7})^2 - (\sqrt{2})^2} = \\ &= \frac{5(\sqrt{7} - \sqrt{2})}{7 - 2} = \sqrt{7} - \sqrt{2}.\end{aligned}$$

Мисоли 2. Маҳрачи касри $\frac{2}{2 - \sqrt{3}}$ -ро аз ирратсионалӣ озод мекунем:

$$\frac{2}{2 - \sqrt{3}} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{(2 - \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{2^2 - (\sqrt{3})^2} = \frac{2(2 + \sqrt{3})}{4 - 3} = 2(2 + \sqrt{3}).$$

Сурати ифодай ирратсионалӣ ҳам айнан мисли маҳраҷ аз ирратсионалӣ озод карда мешавад. Масалан,

$$\frac{\sqrt{5}}{2} = \frac{\sqrt{5} \cdot \sqrt{5}}{2\sqrt{5}} = \frac{5}{2\sqrt{5}},$$

$$\frac{1 - \sqrt{6}}{2} = \frac{(1 - \sqrt{6})(1 + \sqrt{6})}{2(1 + \sqrt{6})} = \frac{1^2 - (\sqrt{6})^2}{2(1 + \sqrt{6})} = -\frac{5}{2(1 + \sqrt{6})}.$$

? **1.** Чӣ гуна ифодаро ирратсионалӣ меноманд? **2.** Магар мағхумҳои «адади ирратсионалӣ» ва «ифодай ирратсионалӣ» як чизро муайян мекунанд? Ҷавобҳоро бо мисолҳо фаҳмонед. **3.** Тарзҳои аз ифодай ирратсионалӣ озод кардани сурат ё маҳрачи касрро номбар кунед.

372. Маҳрачи касрро аз ирратсионалӣ озод кунед:

a) $\frac{1}{\sqrt{3}}$; б) $\frac{2}{\sqrt{6}}$; в) $\frac{4}{\sqrt{5}}$; г) $\frac{5}{3\sqrt{2}}$; д) $\frac{3}{\sqrt{7}}$;

е) $\frac{2}{7\sqrt{8}}$; ж) $\frac{8}{\sqrt{6}}$; з) $\frac{10}{3\sqrt{5}}$; и) $\frac{5}{4\sqrt{15}}$.

373. Махрачи касрро ба ифодай бутун гардонед:

а) $\frac{m}{\sqrt{p}}$; б) $\frac{a}{b\sqrt{a}}$; в) $\frac{3}{5\sqrt{c}}$; г) $\frac{1}{\sqrt{xy}}$.

374. Махрачро аз ирратсионалай озод намоед:

а) $\frac{1}{2+\sqrt{3}}$; б) $\frac{1}{3-\sqrt{7}}$; в) $\frac{1}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}$,
г) $\frac{\sqrt{3}}{2-\sqrt{3}}$; д) $\frac{5}{\sqrt{10}-\sqrt{5}}$; е) $\frac{7}{1+2\sqrt{2}}$.

375. Махрачи касрро аз ирратсионалай озод кунед:

а) $\frac{1}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}$; б) $\frac{a}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$; в) $\frac{x}{x+\sqrt{y}}$; г) $\frac{b}{a-\sqrt{b}}$.

376. Сурати касрро аз ирратсионалай озод кунед:

а) $\frac{2\sqrt{2}}{5}$; б) $\frac{\sqrt{3}}{7}$; в) $\frac{2\sqrt{5}}{9}$,
г) $\frac{3\sqrt{6}}{8}$; д) $\frac{2\sqrt{a}}{3}$; е) $\frac{\sqrt{b}}{\sqrt{3}}$.

377. Суратро аз ирратсионалай озод кунед:

а) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{3}}{2}$; б) $\frac{\sqrt{7}-\sqrt{3}}{3}$; в) $\frac{\sqrt{a}-1}{2}$,
г) $\frac{\sqrt{2}+\sqrt{b}}{3}$; д) $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{3}$; е) $\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{4}$.

Машкъҳо барои такрор

378. Қимати $\sqrt{15}$ -ро бо сахехии то 0,1 бо норасой ва барзиёдӣ ёбед.

379. Муодиларо ҳал намоед:

а) $x^2-11=0$; б) $x^2+3=0$; в) $(x+2)^2=1$; г) $(x-3)^2=5$.

380. Алӣ то Душанбе аспсавор 20 км-ро бо суръати 8 км/соат тай намуда, баъд ба катора, ки суръаташ 6 маротиба зиёд аст, савор шуда 160 км роҳ рафт. Алӣ чанд соат дар роҳ буд?

381. Кадом аз ин баробариҳо айният аст:

а) $a - b = b - a$; б) $(a - b)^2 = (b - a)^2$; в) $|a^2 + 8| = a^2 + 8$;

г) $(a - b)^3 = (b - a)^3$; д) $|a| = a$; е) $|a^2 - 5| = a^2 - 5$?

382. Аз таносуб x -ро ёбед:

$$0,03 : x = 2\frac{2}{3} : 1\frac{7}{9}.$$

24. ТАБДИЛДИХИИ АЙНИЯТИИ ИФОДАХОИ ИРРАТСИОНАЛЫЙ

Мо якчанд табдилдиҳихои айниятии ифодаҳои ирратсионалиро (ифодаҳое, ки дорои решашои квадратианд) дида баромадем. Табдилдиҳии решашо аз ҳосили зарб, аз каср ва аз дараҷа, зарбу тақсими решашо, аз таҳти решаша баровардани зарбкунанда, ба таҳти решаша даровардани зарбкунанда, аз ирратсионалый озод кардани сурат ё маҳрачи каср аз қабили онҳоанд. Акнун мисолҳои дигари табдилдиҳии айниятии ифодаҳои ирратсионалиро дида мебароем.

Мисоли 1. Ифодаи $3\sqrt{45a} - \sqrt{125a} + \sqrt{80a}$ -ро сода мекунем.

Аз ифодаи $\sqrt{45a}$ адади 3, аз ифодаи $\sqrt{125a}$ адади 5, аз ифодаи $\sqrt{80a}$ адади 4-ро аз таҳти алномати решаша бароварда, ҳосил менамоем:

$$\begin{aligned} 3\sqrt{45a} - \sqrt{125a} + \sqrt{80a} &= 9\sqrt{5a} - 5\sqrt{5a} + 4\sqrt{5a} = \\ &= (9 - 5 + 4)\sqrt{5a} = 8\sqrt{5a}. \end{aligned}$$

Мисоли 2. Ҳосили зарби

$$(3\sqrt{5} - 6\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2})$$

-ро табдил медиҳем.

Ҳар як аъзои суммаи яқумро ба ҳар як аъзои суммаи дуюм зарб намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} (3\sqrt{5} - 6\sqrt{2})(\sqrt{5} + 2\sqrt{2}) &= 3(\sqrt{5})^2 - 6\sqrt{2}\sqrt{5} + 6\sqrt{5}\sqrt{2} - 12(\sqrt{2})^2 = \\ &= 3 \cdot 5 - 6\sqrt{10} + 6\sqrt{10} - 12 \cdot 2 = 15 - 24 = -9. \end{aligned}$$

Мисоли 3. Касри $\frac{x^2 - 5}{x - \sqrt{5}}$ -ро ихтисор мекунем.

Азбаски $5 = (\sqrt{5})^2$ аст, пас сурати касри мазкууро дар намуди фарқи квадратҳои ду ифода навиштан мумкин аст:

$$\frac{x^2 - 5}{x - \sqrt{5}} = \frac{x^2 - (\sqrt{5})^2}{x - \sqrt{5}} = \frac{(x - \sqrt{5})(x + \sqrt{5})}{x - \sqrt{5}} = x + \sqrt{5}.$$

383. Ифодаро сода кунед:

а) $\sqrt{\frac{1}{2} + \frac{3}{4}}$; б) $\sqrt{\frac{8}{9} - \frac{1}{3}}$; в) $\frac{2}{x} \sqrt{x^3 y}$; г) $xy \sqrt{\frac{1}{xy}}$.

384. Ҷамъ ва тарҳро ичро кунед:

а) $3\sqrt{5a} - \sqrt{20a} + 4\sqrt{45a}$;	б) $\sqrt{9a} - \sqrt{25a} + \sqrt{36a}$;
в) $\sqrt{36n} - \sqrt{64n} + \sqrt{81n}$;	г) $\sqrt{16a} - \sqrt{49a} + \sqrt{4a}$;
д) $\sqrt{5a} - 2\sqrt{20a} - 3\sqrt{80a}$;	е) $-\sqrt{252a} - \sqrt{7a} + \sqrt{343a}$.

385. Ифодаро сода намоед:

а) $3\sqrt{18} - 2\sqrt{8} - \sqrt{50}$;	б) $\sqrt{12} - 2\sqrt{27} - 3\sqrt{75}$;
в) $5\sqrt{8} - \frac{1}{2}\sqrt{2} - 2\sqrt{18}$;	г) $2\sqrt{8} + 0,5\sqrt{32} - \frac{1}{3}\sqrt{18}$;
д) $\sqrt{200} - \frac{1}{2}\sqrt{32} + 2\sqrt{72}$;	е) $\frac{1}{2}\sqrt{128} + 3\sqrt{2} + 2\sqrt{32}$.

386. Амалҳоро ичро кунед:

а) $(\sqrt{12} + \sqrt{15}) \cdot \sqrt{3}$;	б) $\sqrt{5} \cdot (2\sqrt{5} + \sqrt{8})$;
в) $(4\sqrt{3} - 2\sqrt{6}) \cdot 2\sqrt{3}$;	г) $1 - 0,1\sqrt{5} \cdot (\sqrt{15} + \sqrt{20})$;
д) $(\sqrt{14} - 2\sqrt{35}) \cdot \frac{1}{7}\sqrt{7} + \sqrt{20}$;	е) $(\sqrt{12} + 2\sqrt{18})\sqrt{2} - \sqrt{96}$.

387. Зарбро ичро намоед:

а) $(1 + 3\sqrt{2})(1 - 2\sqrt{2})$;

б) $(3 + \sqrt{3})(2 + \sqrt{3})$;

в) $(2\sqrt{2} - \sqrt{3})(3\sqrt{2} - 2\sqrt{3})$; г) $(\sqrt{5} - \sqrt{8})(\sqrt{5} - 3\sqrt{2})$;

д) $(5 - 2\sqrt{3})(6 + 5\sqrt{3})$; е) $(3\sqrt{2} + 5\sqrt{3})(8\sqrt{3} - 3\sqrt{2})$.

388. Формулаҳои зарби мухтасарро истифода карда, амалхоро ичро кунед:

а) $(\sqrt{a} - \sqrt{b})(\sqrt{a} + \sqrt{b})$; б) $(\sqrt{x} + y)(\sqrt{x} - y)$;

в) $(\sqrt{8} - \sqrt{6})(\sqrt{8} + \sqrt{6})$; г) $(1 + 2\sqrt{3})^2$;

д) $(\sqrt{2} - 1)^2$; е) $(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2$.

389. Амалхоро ичро кунед:

а) $\sqrt{60} + (\sqrt{3} - \sqrt{5})^2$; б) $(\sqrt{14} - 3\sqrt{2})^2 + 6\sqrt{28}$;

в) $(\sqrt{3} + 1)^2 - 2\sqrt{12}$; г) $\sqrt{108} + (2\sqrt{3} - 1)^2$;

д) $(\sqrt{2} - 2)^2 - \sqrt{8}$; е) $20 - (\sqrt{8} + \sqrt{2})^2$.

390. Ифодаро сода кунед:

а) $(2 - \sqrt{3})^2(\sqrt{3} + 2)^2$; б) $(\sqrt{5} + \sqrt{3})^2(\sqrt{5} - \sqrt{3})^2$;

в) $(\sqrt{5} + \sqrt{17})^2 - (\sqrt{13} + \sqrt{11})(\sqrt{11} - \sqrt{13})$

г) $(\sqrt{11} - \sqrt{7})(\sqrt{7} + \sqrt{11}) - (\sqrt{13} + \sqrt{3})^2$.

391. Амалхоро ичро кунед:

а) $(\sqrt{a} + \sqrt{2})^2$; б) $(\sqrt{5} - \sqrt{x})^2$;

в) $(\sqrt{2} + \sqrt{18})^2 - 32$; г) $\sqrt{50} + (5 - \sqrt{2})^2$.

392. Формулаи фарқи квадратхоро истифода карда, ба зарбкунандаҳо чудо кунед:

а) $x^2 - 6$; б) $7 - a^2$; в) $4x^2 - 3$; г) $10 - 25a$;

д) $x - 2$, дар ин чо $x \geq 0$; е) $a - b$, дар ин чо $a > 0$ ва $b > 0$ аст.

393. Ифодаро ба зарбкунандаҳо чудо намоед:

а) $2 + \sqrt{2}$; б) $3 - 2\sqrt{3}$; в) $\sqrt{x} + x$; г) $\sqrt{a} - \sqrt{2a}$;

д) $\sqrt{22} - \sqrt{11}$; е) $a - 3\sqrt{a}$; ж) $\sqrt{55} - \sqrt{22}$; з) $\sqrt{2m} + \sqrt{7m}$.

394. Касрро ихтисор намоед:

$$\text{а)} \frac{a^2 - 6}{a - \sqrt{6}};$$

$$\text{б)} \frac{x - 4}{\sqrt{x} + 2};$$

$$\text{в)} \frac{a + \sqrt{2}}{2 - a^2};$$

$$\text{г)} \frac{1 - \sqrt{x}}{x - 1};$$

$$\text{д)} \frac{a - \epsilon}{\sqrt{\epsilon} - \sqrt{a}};$$

$$\text{е)} \frac{3\sqrt{x} - 2\sqrt{y}}{9x - 4y};$$

$$\text{ж)} \frac{a - \sqrt{a}}{\sqrt{a} - 1};$$

$$\text{з)} \frac{\sqrt{8} - 8}{\sqrt{8} - 1};$$

$$\text{и)} \frac{2 + \sqrt{a}}{2\sqrt{a} + a}.$$

395. Касрро ихтисор кунед:

$$\text{а)} \frac{x^2 - 3}{x + \sqrt{3}};$$

$$\text{б)} \frac{\sqrt{2} - a}{2 - a^2};$$

$$\text{в)} \frac{\sqrt{x} - 3}{9 - x};$$

$$\text{г)} \frac{3 - \sqrt{3}}{\sqrt{3}};$$

$$\text{д)} \frac{\sqrt{56} + \sqrt{14}}{\sqrt{14}};$$

$$\text{е)} \frac{4\sqrt{5} - 5}{3\sqrt{5}};$$

$$\text{ж)} \frac{\sqrt{2}a - \sqrt{2}\epsilon}{3\sqrt{a} - 3\sqrt{\epsilon}};$$

$$\text{з)} \frac{x + \sqrt{x}}{\sqrt{x} + 1};$$

$$\text{и)} \frac{a\sqrt{a} + a}{a + \sqrt{a}}.$$

Машқҳо барои тақрор

396. Ифодаи $\frac{4 - x^2}{3x} \cdot \frac{9x}{x^2 + 4x + 4}$ -ро сода карда, қиматашро ҳангоми $x = -1,5$ будан ҳисоб кунед.

397. Барои 5 м атлас ва 4 м шоҳӣ 50 сомонӣ доданд. Баъди 25% арzon шудани атлас ва 15% арzon шудани шоҳӣ барои 6 м атлас ва 5 м шоҳӣ 48 сомонию 25 дирам доданд. Як метри атлас ва як метри шоҳӣ то арzonшавӣ чанд сомонӣ меистод?

398. Қимати ифодаро ёбед:

$$\text{а)} \frac{25^3 \cdot 14^2}{49 \cdot 10^6};$$

$$\text{б)} \frac{36^3 \cdot 15^2}{18^4 \cdot 10^3}.$$

399. Масъалаҳои зерини Муҳаммад ал-Хоразмиро (787-850) ҳал кунед:

а) Фарқи ду адад ба ду баробар аст. Нисбати дуюмаш бар якумаш бошад – ба адади ба 2 баръакс. Ин ададҳоро ёбед.

б) Ду ададро ёбед, агар маълум бошад, ки суммаи онҳо 10 ва нисбаташон 4 аст.

400. Қавсҳоро кушоед:

а) $-(x)-(y)$; б) $x-(-y)$.

Маълумоти таърихӣ

а) Доир ба ададҳои ҳақиқӣ. Адад, ки яке аз мағҳумҳои асосии математика аст, дар замонҳои хеле қадим пайдо шудааст. Зарурияти чен ва тақсим кардани бузургихо боиси пайдоиши мағҳуми ададҳои касрии мусбат гардида, ки он ҳамчун ҳолати хусусӣ ададҳои натуралиро низ дар бар мегирифт. Баъд аз амалияи ҳалли муодилаҳо ва талаботи назариявӣ мағҳуми ададҳои манғӣ ба миён омад. Ададҳои мусбату манғӣ имконият медоданд, ки бузургихои самтдор (ҳарорат, вақт) чен карда шаванд.

Дар натиҷаи чунин таҳаввулот маҷмӯи ададҳои ратсионалӣ пайдо шуд, ки он аз ададҳои мусбат, касрӣ ва нул иборат аст. Дарҳостҳои нави амалия ва илм талаб мекарданд, ки мағҳуми адад васеъ карда шавад. Ҳанӯз дар асри V-и пеш аз милод дар Юнони қадим дар мактаби илмии Пифагор (580–500 пеш аз милод) шогирдаш Гиппак Метапонский нишон дод, ки ададҳои ратсионалӣ барои чен кардани дарозии ҳар гуна порча кифоя нестанд. Дигар хел гӯем, бузургие вучуд дорад, ки он бо адади ратсионалӣ ифода намешавад. Масалан, диагонали квадрати воҳидӣ (ниг. ба б.12), тарафи квадрате, ки масоҳаташ ба 2 баробар аст, нисбати дарозии давра ба диаметр ва хоказо. Ин гуна ададҳо номи ирратсионалӣ, яъне гайриратсионалиро гирифтанд. Дертар Таэтет (асри IV пеш аз милод) аз Афина нишон дод, ки \sqrt{n} барои ҳар гуна адади бутуни n , ки квадрати пурра нест, адади ирратсионалӣ мебошад.

Математикҳои Ҳиндустон, Шарқи Миёна ва Наздик, дертар Аврупо низ бузургихои ирратсионалиро ҳамчун объектҳои баробархуқуқи алгебра дар ҳисоббарориҳо истифода мебурданд. Бар замми ин бисёри онҳо дар ин ҷода ба натиҷаҳои назариявии назаррас ҳам ноил шудаанд. Бузургтарин олимӣ дунё дар соҳаи илмҳои дақиқи нимаи дуюми асри XI Умарӣ Хайём (1048–1131) дар асари худ «Рисола фӣ шарҳ мо ашқола мин мусодарот китоб-и-Уқлидус», ки соли 1077 дар ш.Исфаҳон чоп шуда, ба шарҳи мушкилоти комилтарин асари математики Юнони қадим «Ибтидо»-и Уқлидус (365–300 пеш аз милод) баҳшида шудааст,

мафхуми васеътари адад, ки адади ирратсионалиро низ фаро мегирад, пешниход кардааст. Дар ин асар аввалин бор доир ба бефосилагии (муттасилии) маҷмӯи ададҳои ҳақиқии мусбат ақидаҳо оварда шудаанд. Минбаъд ин ақидаҳо аз тарафи бузургтарин математики асри XIII Насируддини Тусӣ (1201–1274), математики италёйӣ Рафаэл Бомбелли (асри XVI) ва ҳоландӣ Симон Стевин (1548–1620) инкишоф дода шудаанд.

Касрҳои даҳиро дар илм Ғиёсиддини Кошонӣ (соли рехлаташ 1436), ки ҳамроҳи Улугбек дар расадхонаи Самарқанд кор мекард, дар китоби худ «Қалиди арифметика» соли 1427 доҳил кардааст. Вай ин касрҳоро барои аниктар ҳисоб кардан қимати решашо истифода мекард. Касрҳои даҳӣ дар Аврупо соли 1585 аз тарафи С. Стевин аз нав қашғ карда шудаанд. Ӯ нишон дод, ки ҳар як адади ҳақиқиро то саҳехии дилҳоҳ бо касри даҳӣ наздик кардан мумкин аст. Пайдоиши асари «Геометрия»-и Рене Декарт (1596–1650), ки бунёдгари методи координата аст, боиси пурра эътироф кардан ададҳои ирратсионалӣ гардид. Декарт ҳар як адади ратсионалӣ ё ирратсионалиро дар ҳати рости координатавӣ бо нуқта тасвир мекард ва баръакс, ҳар як нуқтаи ҳати рости координатавиро ҳамчун ягон адади ратсионалӣ ё ирратсионалӣ, яъне адади ҳақиқӣ ҳисоб мекард.

Бо ҳамин ададҳои ҳақиқӣ тамоми ҳати рости координатавиро пур карданд ва бефосилагӣ ё муттасилии маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ амалан дарк карда шуд. Ин аст, ки дар бисёр нишондодҳои таълимии муносир таърифи адади ирратсионалӣ ба ғояҳои Кошонӣ, Стевин ва Декарт доир ба мавҷудияти имконияти адади матлубро бо саҳехии дилҳоҳ ба адади ратсионалӣ наздик кардан асос қарда мешавад.

Адади дилҳоҳи ҳақиқиро дар намуди касри даҳии беохир (даврӣ ё гайридаврӣ) ифода кардан мумкин аст. Дар асри XVIII Л. Эйлер (1707–1783) ва И. Ламберт (1728–1777) нишон доданд, ки ҳар гуна касри даҳии даврии беохир адади ратсионалӣ аст. Аз ин ҷо бармеояд, ки касри даҳии гайридаврии беохир, адади ирратсионалӣ мебошад. Математики немис Карл Вейерштрасс (1815–1897) назарияи ададҳои ҳақиқиро ҳамчун касрҳои даҳии беохир пешниҳод намуд. Аммо арифметикақунонии таҳлили математики (бе истифодай усуљҳои геометрӣ) ки дар асри XIX ҷорӣ шуда буд, масъалаи ҷиддан асоснок кардан бефосилагии ададҳои ҳақиқиро ба миён овард. Ҳалли пурраи ин масъала дар асари математики немис Рихард Дедекинд (1831–1916)

«Бефосилагй ва ададҳои ирратсионалӣ», ки аз 21 саҳифа иборат буда, соли 1872 нашр шудааст, оварда мешавад. Бо дохил кардани аксиомаи бефосилагй, ки овардани он дар ин ҷо имкон нест, Дедекинд тавонист, ки назарияи пурраи ададҳои ҳақиқиро пешниҳод кунад.

б) Доир ба решоҳои квадратӣ. Талабот ба дараҷабардорӣ ва аз решо баровардани адад мисли чор амали дигари арифметикӣ аз амалияни одамон ба миён омада буд. Дар қатори масъалаи ҳисоб кардани масоҳати квадрати тарафаши маълум, масъалаи баръакс, ёфтани тарафи квадрати масоҳаташ муайян аз қадимулайём ҳусни таваҷҷӯҳро ба худ ҷалб карда буд.

Ҳанӯз 4000 сол пеш вавилониҳо дар қатори ҷадвалҳои ҳосили зарб, бузургихои баръакс, квадрати ададҳои бутун инчунин ҷадвали решоҳоро аз ададҳо тартиб дода буданд. Тарзи тартиб додани ин ҷадвал чунин буд: Фарз мекунем, ки \sqrt{n} -ро, ки адади натуралий буда, квадрати пурра нест, ҳисоб кардан зарур аст. Адади n -ро дар намуди $n=m^2+p$, ки p нисбат ба m^2 хеле хурд аст, тасвир мекунем. Он гоҳ \sqrt{n} бо формулаи тақрибии

$$\sqrt{n} = \sqrt{m^2 + p} = m + \frac{p}{2m}$$

ҳисоб карда мешавад. Масалан,

$$\sqrt{1700} = \sqrt{40^2 + 100} = 40 + \frac{100}{2 \cdot 40} = 41\frac{1}{4}.$$

Юнониҳо барои азрешабарорӣ методи вавилониҳоро истифода мекарданд. Масалан, Герон (асри I) аз Александрия ин методро истифода карда менависад:

$$\sqrt{160} = \sqrt{144 + 16} = 12 + \frac{16}{24} = 12\frac{2}{3}.$$

Муҳаммад-ал-Хоразмӣ (787–850), ки системаи мавқеии ҳисобро барои чор амалҳои асосии арифметикӣ пешниҳод кардааст ва ҳоло ҳам мо аз ин система истифода мебарем, дар асари худ «Доир ба ҳисоби хиндӣ» дар қатори амалҳои дигар амали азрешабарориро низ тадқиқ кардааст. Вай ин амалро дар натиҷаи дучанд ва нисф кардани адади таҳтиreshagӣ ба ҷо меорад. Амалҳои содатарин бо решоҳо дар ин асар низ вомехӯранд. Масалан,

$$\sqrt{10}\sqrt{5} = \sqrt{50} \quad \text{ва} \quad \sqrt{\frac{1}{2}} \cdot \sqrt{\frac{1}{3}} = \sqrt{\frac{1}{6}}.$$

Умари Хайём барои аз решаш баровардан формулаи зарби мухтасар $(a+b)^2=a^2+2ab+b^2$ -ро истифода мебурд. Дертар Насируддини Тусӣ ин тарзи хисоби қимати решаш квадратиро умумӣ карда, онро барои хисоби қимати решаш дараҷааш дилҳоҳ мувофиқ гардонид.

Аз асри XIII сар карда математикҳои Аврупо решаш квадратиро бо калимаи лотинии *Radix* (реша) ё мухтасар бо ҳарфи *R* ишорат менамуданд (истилоҳи «радикал» аз ҳамин чо бармеояд, ки маънояш аломати решаш аст). Дар асри XV математикҳои немис нуқтаро истифода мекарданд. Онҳо нуқтаро дар пеши ададе мегузоштанд, ки онро аз решаш баровардан лозим буд. Баъдтар дар пеши адад ба ҷои нуқта аломати $\sqrt{}$ ва дар болои ададе, ки бояд онро аз решаш мебароварданд, ҳатча мекашиданд. Масалан $\sqrt{12}$ ин тавр навишта мешуд: $\sqrt[1]{12}$.

Танҳо соли 1637 Рене Декарт дар «Геометрия»-и худ аломати решаро бо ҳати амудӣ пайваст карда, аломати ҳозиразамони решаш $\sqrt{}$ -ро истифода намудааст. Вале тарзи навишти адади таҳтирешагӣ дар китоби Декарт аз тарзи навишти ҳозира фарқ мекунад. Вай дараҷаи решаро дар таҳти решаш менавишт. Бори аввал тарзи навишти ҳозиразамони аломати решаш ва адади таҳтирешагӣ дар китоби математики франсаӣ М. Ролл (1652–1719) «Роҳномои алгебра», ки соли 1690 нашр шуда буд, вомехӯрад. Танҳо дар ибтидои асри XVIII аломати дар ҳозира маъмули решаро қатъиян ҳамагон истифода мекардагӣ шуданд.

МАШҚҲОИ ИЛОВАГӢ БА БОБИ II

Ба параграфи 4.

401. Маълум, ки a ва b ададҳои натуралианд. Оё адади:

- а) $a+b$; б) $a-b$; в) ab ; г) $\frac{a}{b}$ ($b \neq 0$)

адади натуралиӣ аст?

402. Маълум, ки a ва ε ададҳои бутунанд. Оё адади:

а) $a + \varepsilon$; б) $a - \varepsilon$; в) $a\varepsilon$; г) $\frac{a}{\varepsilon}$ ($\varepsilon \neq 0$)

адади бутун аст?

403. Маълум, ки a ва ε ададҳои ратсионалианд. Оё адади:

а) $a + \varepsilon$; б) $a - \varepsilon$; в) $a\varepsilon$; г) $\frac{a}{\varepsilon}$ ($\varepsilon \neq 0$)

адади ратсионалӣ аст?

404. Исбот кунед, ки агар x ва y ададҳои чуфт бошанд, он гоҳ:

а) $x + y$; б) $x - y$; в) xy низ адади чуфт аст.

405. Исбот кунед, ки:

- а) суммаи ду адади тоқ адади чуфт аст;
б) фарки ду адади тоқ адади чуфт аст;
в) ҳосили зарби ду адади тоқ адади тоқ аст.

406. а). Се адади мусбати аз 0,01 хурдро нависед;

б). Се адади манфии аз $-\frac{1}{9}$ калонро нависед.

407. Адади:

а) $\frac{3}{11}$; б) $-\frac{5}{7}$; в) $\frac{11}{14}$; г) $\frac{2}{27}$;
д) $\frac{2}{35}$; е) $-\frac{7}{22}$; ж) $\frac{23}{60}$; з) $\frac{2}{9}$

-ро дар намуди касри даҳии даврии беохир ифода кунед.

408*. Ададро ба касри ратсионалӣ баргардонед:

а) 0, (12); б) 0,0(21); в) 2,(1); г) $-3,1(3)$;
д) 4,2(23); е) $-0,(15)$; ж) 2,(011); з) 0,41(34).

409*. Ду адади ратсионалӣ ва ду адади ирратсионалиро номбар кунед, ки онҳо дар байни ададҳои 1 ва 1,1 ҷойгиранд.

410*. Маълум, ки a адади ратсионалӣ ва ε адади ирратсионалӣ аст. Оё адади: а) $a + \varepsilon$; б) $a - \varepsilon$ ратсионалӣ шуда метавонад?

Ба параграфи 5.**411.** Қимати ифодаро ёбед:

- а) $0,2\sqrt{256}$; б) $-3\sqrt{49}$; в) $\sqrt{\frac{4}{25}} - 1$;
- г) $\frac{2}{\sqrt{625}} - \frac{1}{\sqrt{25}}$; д) $2\sqrt{0,0121} + \sqrt{100}$; е) $\frac{\sqrt{0,81}}{2\sqrt{0,04}}$;
- ж) $\sqrt{3600} - \sqrt{1225}$; з) $\sqrt{\frac{49}{81}} - \sqrt{\frac{1}{9}}$; и) $-0,04\sqrt{10000} + \sqrt{16}$.

412. Исбот кунед, ки

а) $5 - \left(3\sqrt{\frac{4}{9}} + \sqrt{0,25} \right) = 2,5$;

б) $11 : (0,15\sqrt{1600} - 0,29\sqrt{400}) = 55$;

в) $(\sqrt{225} + 3\sqrt{121}) : \left(\frac{2}{3}\sqrt{0,09} + 0,78\sqrt{100} \right) = 6$;

г) $\left(-6\sqrt{\frac{1}{4} + \frac{\sqrt{324}}{2} \cdot \frac{\sqrt{0,16}}{0,2}} \right) : \sqrt{25} = 3$.

413. Қимати ифодаро ёбед:

- а) $\sqrt{10+3a}$, ҳангоми $a = -3; 2; -2$ будан;
- б) $\sqrt{-3x-5}$, ҳангоми $x = -3; -2; -7$ будан;
- в) $3\sqrt{10-2y}$, ҳангоми $y = -3; 3; 5$ будан;
- г) $5\sqrt{6x-2}$, ҳангоми $x = 1; 3; 11$ будан.

414. Муодиларо ҳал кунед:

а) $2\sqrt{x} = 3$; б) $\frac{1}{2\sqrt{2x}} = 1$; в) $\sqrt{x-3} = 4$;

г) $\frac{1}{3\sqrt{x}} = 2$; д) $1 + \sqrt{3x} = 10$; е) $4\sqrt{x}-1 = 15$.

415. Решай муодиларо ёбед:

а) $2x^2=8$; б) $3x^2+1=10$; в) $7x^2+4=0$;

г) $0,5x^2+3=7$; д) $\frac{x^2}{5}-1=1,2$; е) $4x^2+1=5$.

416. Мисоли муодилаи $x^2=a$ оред, ки он: а) ду решай ратсионалӣ дорад; б) ду решай ирратсионалӣ дорад; в) решай надорад.

417. Барои ифода қимати имконпазири тағйирёбандай x -ро нишон дихед:

а) $\sqrt{x^3}$; б) $\sqrt{x^6}$; в) $\sqrt{x^2+2}$; г) $\sqrt{-x^3}$.

418. Соҳаи муайяни ифодаро ёбед:

а) $\frac{2}{\sqrt{x}}$; б) $\frac{1}{\sqrt{x}+2}$; в) $\frac{3}{\sqrt{x}-1}$; г) $\frac{1}{\sqrt{-x^2}}$.

419. Хисоб кунед:

а) $\sqrt{0,25} + (2\sqrt{0,1})^2$; б) $(0,1\sqrt{10})^2 + 0,5\sqrt{49}$;

в) $(3\sqrt{2})^2 - (2\sqrt{3})^2$; г) $(2\sqrt{3})^2 + (-3\sqrt{2})^2$;

д) $\sqrt{169} - 0,5(\sqrt{11})^2$; е) $(-3\sqrt{5})^2 - 3(\sqrt{5})^2$.

420. Дар байни решашои квадратӣ аломати нобаробарии мувофиқро гузоред:

а) $\sqrt{100}$ ва $\sqrt{102}$; б) $\sqrt{14,4}$ ва $\sqrt{16,2}$; в) $\sqrt{0,04}$ ва $\sqrt{0,09}$;

г) $-\sqrt{3}$ ва $-\sqrt{5}$; д) $\sqrt{\frac{16}{25}}$ ва $\sqrt{\frac{9}{16}}$; е) $\sqrt{1\frac{1}{3}}$ ва $\sqrt{1\frac{4}{5}}$.

421. Ададхоро муқоиса кунед:

а) $\sqrt{2,1}$ ва $\sqrt{2,2}$; б) $\sqrt{2,16}$ ва $\sqrt{2\frac{1}{6}}$; в) $\sqrt{0,1}$ ва $\sqrt{0,01}$;

г) $\sqrt{\frac{1}{6}}$ ва $\sqrt{0,16}$; д) $\sqrt{\frac{1}{3}}$ ва $\sqrt{0,(3)}$; е) $\sqrt{7}$ ва 2,6;

ж) 2,2 ва $\sqrt{4,8}$; з) $\sqrt{1,22}$ ва 1,1; и) 1,3 ва $\sqrt{1,7}$.

422. Барои қадом қиматҳои x баробарӣ дуруст аст:

а) $\sqrt{(1-x)^2} = x - 1$; 6) $\sqrt{(x+2)^2} = x + 2$;

в) $\sqrt{(x-5)^2} = 5 - x$; г) $\sqrt{(x+6)^2} = -x - 6$?

423. Ададро бо барзиёдӣ бо саҳехии то 0,1 бо қасри даҳӣ иваз қунед:

а) $\sqrt{10}$; 6) $-\sqrt{5}$; в) $\sqrt{4,5}$; г) $\sqrt{18}$.

424. Оё нуқтаи: А (36;6); В (4;-2); С (1,1); Д $\left(9; \frac{1}{3}\right)$ ба графики

функцияи $y = \sqrt{x}$ тааллук дорад?

Ба параграфи 6.

425. Ҳисоб қунед:

а) $\sqrt{144 \cdot 0,49 \cdot 0,36}$; 6) $\sqrt{\frac{9}{16} \cdot \frac{4}{81} \cdot \frac{36}{169}}$;

в) $\sqrt{0,92 \cdot 64 + 0,77 \cdot 64}$; г) $\sqrt{1,44 \cdot 121 - 1,44 \cdot 40}$.

426. Қимати решаро ёбед:

а) $\sqrt{\frac{165^2 - 124^2}{164}}$; 6) $\sqrt{\frac{98}{176^2 - 112^2}}$;

в) $\sqrt{\frac{149^2 - 76^2}{457^2 - 384^2}}$; г) $\sqrt{\frac{145,5^2 - 96,5^2}{193,5^2 - 31,5^2}}$.

427. Ифодаро сода қунед:

а) $4\sqrt{10} \cdot 0,2\sqrt{16,9}$; 6) $\frac{4\sqrt{5}}{0,2\sqrt{0,2}}$;

в) $0,4\sqrt{10} \cdot 0,2\sqrt{45} \cdot 0,5\sqrt{2}$; г) $\frac{\sqrt{0,48}}{2\sqrt{12}}$.

428. Ҳисоб қунед:

а) $\sqrt{\frac{64 \cdot 49}{196 \cdot 324}}$; 6) $\sqrt{5 \frac{4}{9}} \cdot \sqrt{2 \frac{14}{25}}$; в) $\sqrt{\frac{9}{16} \cdot 5^2}$;

$$\text{г) } \frac{\sqrt{128}}{2\sqrt{2}}; \quad \text{д) } \sqrt{50 - (-7)^2}; \quad \text{е) } \sqrt{(-4)^2}.$$

429*. Маълум, ки $a < 0$ ва $b < 0$ аст. Ифодай:

а) \sqrt{ab} -ро дар намуди ҳосили зарби решашо нависед;

б) $\sqrt{\frac{a}{b}}$ -ро дар намуди ҳосили тақсими решашо нависед.

430. Қимати ифодаро ёбед (агар он маъно дошта бошад):

$$\text{а) } \sqrt{(-11)^2}; \quad \text{б) } \sqrt{-9^2}; \quad \text{в) } -\sqrt{8^2}; \quad \text{г) } -\sqrt{(-13)^2}.$$

431. Хисоб кунед:

$$\begin{array}{lll} \text{а) } \sqrt{(-2)^4}; & \text{б) } -3\sqrt{10^4}; & \text{в) } -2\sqrt{15^2}; \\ \text{г) } 0,1\sqrt{2^8}; & \text{д) } 0,2\sqrt{(-0,1)^4}; & \text{е) } -\sqrt{(-2)^{12}}. \end{array}$$

432. Қимати ифодаро ёбед:

$$\begin{array}{lll} \text{а) } \sqrt{25^2}; & \text{б) } \sqrt{16^3}; & \text{в) } \sqrt{8 \cdot 162}; \\ \text{г) } \sqrt{5 \cdot 320}; & \text{д) } \sqrt{96 \cdot 486}; & \text{е) } \sqrt{750 \cdot 270}. \end{array}$$

433*. Баробарии

$$\begin{array}{lll} \text{а) } \sqrt{x^2} = (\sqrt{x})^2; & \text{б) } \sqrt{x^2} = x; & \text{в) } \sqrt{x^6} = x^3; \\ \text{г) } \sqrt{x^{10}} = -x^5; & \text{д) } \sqrt{b^8} = b^4; & \text{е) } \sqrt{a^{14}} = -a^7 \end{array}$$

барои қадом қимати тағийрёбанда дуруст аст?

434*. Графики функцияни бо формулаи:

$$\text{а) } y = \frac{\sqrt{x^2}}{x}; \quad \text{б) } y = -\frac{\sqrt{x^2}}{x}$$

додашударо созед.

435. Ифодаро табдил дихед:

$$\text{а) } \sqrt{a^4 b^4}; \quad \text{б) } \sqrt{b^6 c^8}, \text{ дар ин чо } b \geq 0; \quad \text{в) } \sqrt{9x^2 y^4}, \text{ } x < 0;$$

$$\text{г) } \sqrt{\frac{a^4}{b^8}}; \quad \text{д) } \sqrt{\frac{9x^2}{y^6}}, \text{ дар ин чо } x < 0; y < 0; \quad \text{е) } \sqrt{\frac{25a^4}{b^{10}}}, \text{ } b < 0.$$

436. Ифодаро сода кунед:

а) $\sqrt{(-a)^2}$; б) $\sqrt{(-a)^2(-\varepsilon)^4}$.

Ба параграфи 7.

437. Зарбкунандаро аз таҳти аломати решаш бароред:

а) $0,4\sqrt{45a^2}$; б) $3,4\sqrt{200x^4}$; в) $0,2\sqrt{175x^3}$;

г) $0,8\sqrt{225a}$; д) $a\sqrt{20a^2\varepsilon}$; е) $-m\sqrt{96m^4}$.

438*. Зарбкунандаро аз таҳти аломати решаш бароред:

а) $\sqrt{25a^2\varepsilon}$, $\varepsilon > 0$; б) $\sqrt{16a^2\varepsilon^3}$, $a < 0$, $\varepsilon > 0$; в) $\sqrt{81a^3\varepsilon^3}$, $a < 0$, $\varepsilon < 0$;

г) $\sqrt{64a^4x^3}$, $x > 0$; д) $\sqrt{-3c^3}$, $c < 0$; е) $\sqrt{-5a^7}$, $a < 0$.

439*. Зарбкунандаро ба таҳти аломати решаш дароред:

а) $a\sqrt{2}$, $a \geq 0$; б) $a\sqrt{5}$, $a < 0$; в) $x\sqrt{\frac{1}{x}}$; г) $x\sqrt{-\frac{1}{x}}$.

440*. Барои қадом қиматҳои тағийирёбандада баробарӣ дуруст аст:

а) $x\sqrt{2} = \sqrt{2x^2}$; б) $a\sqrt{3} = -\sqrt{3a^2}$;

в) $\sqrt{6c^2} = -c\sqrt{6}$; г) $\sqrt{7a^2} = -a\sqrt{7}$?

441. Ададхоро муқоиса намоед:

а) $2\sqrt{20}$ ва $4\sqrt{20}$; б) $4\sqrt{18}$ ва $2\sqrt{18}$;

в) $5\sqrt{2}$ ва $4\sqrt{3}$; г) $\frac{1}{4}\sqrt{112}$ ва $\frac{1}{2}\sqrt{32}$.

442. Ададхоро бо тартиби афзуншавиашон ҷойгир кунед:

а) $5\sqrt{3,5}$, $\sqrt{17}$ ва $\frac{1}{2}\sqrt{62}$; б) $\sqrt{89}$, $12\sqrt{0,5}$ ва $\frac{3}{4}\sqrt{160}$.

443. Махрачи касрро аз ирратсионалӣ озод кунед:

а) $\frac{1}{\sqrt{2}}$; б) $\frac{6}{\sqrt{12}}$; в) $\frac{4}{\sqrt{3} + \sqrt{7}}$;

г) $\frac{4}{\sqrt{10} - \sqrt{12}}$; д) $\frac{3 + \sqrt{5}}{1 + \sqrt{5}}$; е) $\frac{3 + \sqrt{3}}{3 - \sqrt{3}}$.

444. Махрачро аз ирратсионалй озод намоед:

$$a) \frac{1+\sqrt{a}}{\sqrt{a}}; \quad b) \frac{x-\sqrt{ax}}{a\sqrt{x}}; \quad b) \frac{a+6\sqrt{x}}{6\sqrt{x}}; \quad g) \frac{a-2\sqrt{a}}{4\sqrt{a}}.$$

445. Махрачи касрро аз ирратсионалй озод кунед:

$$a) \frac{4\sqrt{5}}{\sqrt{2}+\sqrt{3}}; \quad b) \frac{4\sqrt{3}}{2\sqrt{5}-3\sqrt{2}}; \quad b) \frac{1+\sqrt{3}}{3\sqrt{2}-\sqrt{3}}; \quad g) \frac{9-5\sqrt{3}}{7-3\sqrt{3}}.$$

446. Махрачро аз ирратсионалй озод намоед:

$$a) \frac{x-\sqrt{xy}+y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}}; \quad b) \frac{4+\sqrt{a}}{2+\sqrt{a}}.$$

447*. Махрачи касрро аз ирратсионалй озод кунед:

$$a) \frac{1}{1+\sqrt{2}+\sqrt{3}}; \quad b) \frac{1}{1-\sqrt{2}-\sqrt{3}}; \quad b) \frac{1}{2+\sqrt{3}+\sqrt{5}}; \quad g) \frac{5}{2-\sqrt{5}+\sqrt{2}}.$$

448. Сурати касрро аз ирратсионалй озод кунед:

$$a) \frac{\sqrt{10}}{2}; \quad b) \frac{\sqrt{2}+\sqrt{5}}{14}; \quad b) \frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}}; \quad g) \frac{4-\sqrt{a}}{16-4\sqrt{a}+a}.$$

449. Зарбро ичро кунед:

$$\begin{array}{ll} a) \left(5\sqrt{3}-\frac{2}{\sqrt{3}}\right) \cdot \sqrt{3}; & b) \sqrt{5} \cdot \left(7\sqrt{5}+\frac{8}{\sqrt{5}}\right); \\ b) (\sqrt{18}-\sqrt{50}+\sqrt{72}) \cdot \sqrt{2}; & g) \sqrt{15} \cdot (\sqrt{0,2}-\sqrt{0,8}+\sqrt{3,2}); \\ d) \sqrt{x}(\sqrt{a}+\sqrt{b}); & e) (\sqrt{x}-\sqrt{y}) \cdot \sqrt{x}; \\ j) (\sqrt{x}+\sqrt{y})(\sqrt{x}-2\sqrt{y}); & z) (\sqrt{a}-\sqrt{b})(\sqrt{a}+2\sqrt{b}). \end{array}$$

450. Тақсимро ичро кунед:

$$\begin{array}{ll} a) (\sqrt{10}+\sqrt{40}-\sqrt{90}) : \sqrt{10}; & b) \left(3\sqrt{10}-\frac{12}{\sqrt{10}}\right) : \left(2\sqrt{10}-\frac{19}{\sqrt{10}}\right); \\ b) \left(\sqrt{\frac{2}{3}}+\sqrt{\frac{3}{2}}\right) : \left(\sqrt{6}-\frac{1}{\sqrt{6}}\right); & g) \left(\sqrt{\frac{5}{8}}-\sqrt{\frac{3}{8}}\right) : \left(\sqrt{15}+\frac{1}{\sqrt{15}}\right). \end{array}$$

451. Қимати ифодаро ёбед:

$$a) x^2-8, \text{ ҳангоми } x=1+\sqrt{7}; \quad b) x^2-4x+3, \text{ ҳангоми } x=2+\sqrt{3} \text{ будан.}$$

452. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений

$$\sqrt{5+\sqrt{24}} \cdot \sqrt{5-\sqrt{24}} \quad \text{и} \quad \sqrt{8+3\sqrt{7}} \cdot \sqrt{8-3\sqrt{7}}$$

б) как равны.

453. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений

$$\text{а)} \frac{1}{7+3\sqrt{5}} + \frac{1}{7-3\sqrt{5}}; \quad \text{б)} \frac{1}{4\sqrt{3}-3} - \frac{1}{4\sqrt{3}+3}.$$

454. Квадратные корни и сокращение для упрощения выражений:

$$\text{а)} \frac{3}{1+\sqrt{2}} + \frac{3}{1-\sqrt{2}}; \quad \text{б)} \frac{1}{10-2\sqrt{8}} - \frac{1}{10+2\sqrt{8}};$$

$$\text{в)} \frac{\sqrt{6}-\sqrt{3}}{\sqrt{6}+\sqrt{3}} + \frac{\sqrt{6}+\sqrt{3}}{\sqrt{6}-\sqrt{3}}; \quad \text{г)} \frac{10+\sqrt{19}}{10-\sqrt{19}} - \frac{10-\sqrt{19}}{10+\sqrt{19}}.$$

455. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений:

$$\text{а)} \frac{x-3}{\sqrt{x}-\sqrt{3}}; \quad \text{б)} \frac{y+\sqrt{7}}{y^2-7}; \quad \text{в)} \frac{a^2-11}{a-\sqrt{11}}; \quad \text{г)} \frac{10-x^2}{x-\sqrt{10}}.$$

456*. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений:

$$\text{а)} \frac{\sqrt{40}-\sqrt{20}}{\sqrt{20}-\sqrt{10}}; \quad \text{б)} \frac{\sqrt{15}-5}{\sqrt{6}-\sqrt{10}}; \quad \text{в)} \frac{2\sqrt{10}-5}{4-\sqrt{10}}; \quad \text{г)} \frac{9-2\sqrt{3}}{3\sqrt{6}-2\sqrt{2}}.$$

457*. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений

калонтарин аст?

458*. Используйте квадратные корни и сокращение для упрощения выражений

$$\text{а)} \left(\frac{1}{x+\sqrt{y}} + \frac{1}{x-\sqrt{y}} \right) : 4x; \quad \text{б)} \left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{a-b} - \frac{1}{\sqrt{a}-\sqrt{b}} \right) \cdot \frac{a+2\sqrt{ab}\sqrt{b}+b}{4\sqrt{b}};$$

$$\text{в)} \left(\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}} + \frac{2\sqrt{a}\sqrt{b}}{a-b} \right) \cdot \frac{a-2\sqrt{ab}+b}{a+b}; \quad \text{г)} \frac{x-y}{x+\sqrt{xy}} \cdot \frac{\sqrt{x}}{2}.$$

ЧАВОБХО

214. а) 0,(3); б) 0,1(6); в)-1(216); г)2,(296); д)2,(63); е)-1,(6).

215. а) 0,3(6); б)0,(142857). **216.** а) дуюмаш калон; б) дуюмаш калон; в) дуюмаш калон; г) якумаш калон. **217.** а) Якумаш калон; б) дуюмаш калон; в) якумаш калон; г) дуюмаш калон. **218.** а)

Масалан, 4,01; 4,012; 4,019. **219.** а) $2\frac{7}{33}$; б) $3\frac{2}{15}$; в) $2\frac{1}{900}$; г)

$\frac{151}{1125}$. **220.** а) $\frac{x}{a}$; б) -1. **221.** 6 ва 510. **222.** а)(3;1); б) (4;3). **224.**

43,4 сомонӣ. **229.** а) Якумаш; б) дуюмаш; в) дуюмаш; г) якумаш.

233. 31,4 м. **234.** 63,585 м. **235.** $-\frac{1}{x+y}$. **236.** а)-2 ва 2; б)-1,5 ва

1,5; в) ҳал надорад; г) 0. **237.** 60. **238.** а) $1\frac{1}{9}$; б) $-2\frac{1}{99}$; в) $1\frac{37}{330}$;

г) $2\frac{121}{900}$. **240.** а) 4м; г) $\frac{5}{9}$ мм. **241.** д) $\pm x^2$; з) $\pm a$; и) $\pm \frac{1}{k^3}$; л)

$\pm 0,9$. **242.** а) не; б) ха; в) ха; г) не; д)не; е)ха. **246.** 0,235. **247.** Ҳал

надорад. **248.** $k=-4$. **249.** 200 ва 260 т. **250.** 0,0(1); 0(63); -1,1(34);

-2,25; 6,(2); -7,32. **256.** а) 0,3; б)0,5; в)0,9; г)0,8. **257.** в)7,2; г)0,7;

е)-7.**258.** а)5; б)5; в)28; г)-18; д)1,1; е)0. **259.** а)1;4;2. **260.** г)1,9;

1,2; 1,7; 1,3. **261.** г)0,0625; е)2,25. **262.** а)Ҳа, 0,04; б)не; в)ҳа, 4;

г)не. **263.** б)барои ҳеч гуна; г)0,49; д)0,(1); е)барои ҳеч гуна. **264.**

а)0; б)6,5; в)1(6); г)3. **265.** а)Дуюмаш; б)якумаш; в)якумаш;

г)дуюмаш; д)дуюмаш; е)якумаш. **266.** а) калон аст, агар a мусбат

бошад, вагарна - a калон аст. **267.** 2. **268.** -6. **269.** Ба 96 рӯз. **274.**

а) ± 8 ; б) ҳал надорад; в) $\pm \sqrt{2,5}$; г) $\pm \frac{3}{2}$; д) $\pm 1,2$; е) ± 21 . **275.** а)

$\pm 0,2$; б) $\pm 0,75$; в) ± 4 ; г) $\pm \sqrt{20}$; д) ± 8 ; е) ± 1 . **276.** а)-3 ва 7; б)4

ва 6; в)-7 ва 1; г)-14 ва 0. **278.** г) $-0,1|x|$; д) $6|a|$. **279.** б)4y; в)-n;

г) 1,2а. **280.** в) $|a+3|$; д) $|a-x|$; е) $|x^2 - 2|$. **281.** а) $a \geq 3$; б) $a \geq -4$; в) $a \leq 5$; г) $a \leq -1$. **282.** а) ± 3 ; б) -6 ва 2; в) хал надорад; г) ҳар

гұна адағы ғайриманғай. **283.** -4. **284.** а) $\frac{4a}{a+6}$; б) $\frac{1}{(x+1)^2}$. **285.** а)

а; б)-в. **286.** 2км/соат. **287.** а) 25,5; б) 4,8. **289.** а) Дуюмаш калон; б) якумаш калон; в) дуюмаш калон; г) якумаш калон. **291.** а) 3,5; б) -2,4; в) 3,6; г) 0,8; е) -5,2. **292.** 4,1 ва 4,2 см. **294.** а) 6,9; б) 17,2;

в) 26; г) -4. **295.** а) Ҳа; б) не; в) не; г) ҳа. **297.** Не. **298.** $\frac{5}{6}$ ҳисса. **299.**

а) $-\frac{a-4}{a+4}$; б) $-\frac{3x-2y}{3x+2y}$. **301.** $a = \sqrt{\frac{S}{6}}$. **303.** а) Ҳа, дар нүктай (1;1);

г) не. **304.** а) Дуюмаш калон; б) якумаш калон; в) якумаш калон; г) дуюмаш калон; д) якумаш калон; е) дуюмаш калон. **305.**

а) $\sqrt{1,4}; \sqrt{5}; \sqrt{6,3}$; г) $0,3; \frac{1}{3}; \sqrt{\frac{1}{2}}$. **306.** а) $\pm \sqrt{8}$ ва 64; б) $\pm \frac{1}{3}$ ва $\frac{1}{81}$.

307. а) 6; б) 1,8; в) 0,35; г) 6,6. **308.** 9 ва 10. **309.** 27 км. **310.** а) Калон;

б) хурд. **315.** а) 15; б) 80; в) 6; г) 120; д) 15; е) 10; ж) 16; з) 12. **316.**

а) 210; б) 32; в) 35; г) 54. **317.** а) 30; б) 26; в) 15; г) 28; д) 15; е) 21; ж) 54;

з) 18. **318.** а) 21; б) 22; в) 0,4; г) 1. **322.** а) 1; б) -1. **323.** 160 га. **324.**

а) $\frac{1}{3}$; б) $64a^{12}$; в) $2a^{11}$. **325.** а) $5a-1$; б) $3x-1$. **328.** а) 2,8; б) $3\frac{11}{15}$; в)

$\frac{8}{15}$; г) $1\frac{3}{8}$. **330.** а) 3; б) $\frac{2}{3}$; в) 2; г) 5; д) $\frac{1}{7}$; е) 5. **331.** а) 2,5; б) $1\frac{1}{3}$; в) 4;

г) $\frac{6}{7}$; д) $\frac{7}{9}$; е) $\frac{4}{11}$. **332.** а) 1,1; б) 1,5; в) 0,6; г) 0,225. **333.** а) 4; б) 9;

в) 30; г) 140. **334.** 7 ва 9 см. **335.** 16,38. **336.** а) Барои $\pm \sqrt{5}$; б) барои

$\pm \sqrt{14}$. **337.** 3. **338.** а) y^4 ; б) $2y^{10}$; в) y^7 ; г) $-4a^5$. **339.** а) $0,5x^2$; б) $-2,1y^5$;

в) $0,1a^{18}$; г) $-9e^9$. **340.** а) 9; б) 64; в) 625; г) 64. **341.** а) 24; б) 98; в) 625;

г) 1024. **342.** а) 144; б) 225; в) 168; г) 825; д) 87; е) 92; ж) 167; з) 504.

343. 3 бор. **344.** Барои -4. **345.** а)Ҳамаи ададҳо ғайр аз 5; б)ҳамаи

ададҳо ғайр аз 0 ва 2. **346.** Баъди 7 сол. **347.** а) $\frac{11}{24}$; б) $\frac{73}{200}$. **348.**

а) $3\sqrt{2}$; б) $4\sqrt{2}$; в) $4\sqrt{3}$; г) $5\sqrt{7}$; д) $6\sqrt{3}$; е) $20\sqrt{2}$; ж) $13\sqrt{5}$; з) $25\sqrt{2}$.

349. а) $2\sqrt{5}$; б) $-7\sqrt{2}$; в) $10\sqrt{3}$; г) $-5\sqrt{10}$; д) $6\sqrt{2}$; е) $-2\sqrt{11}$; ж) $6\sqrt{5}$;

з) $11\sqrt{3}$. **350.** а) $1,5\sqrt{3}$; б) $9\sqrt{3}$; в) $-1,6\sqrt{6}$; г) $5\sqrt{3}$; д) $4y\sqrt{3y}$; е) $a\sqrt{3}$;

ж) $2m^2$; з) $5\sqrt{a}$. **351.** а) $\frac{p^3}{m\sqrt{3}}$; б) $\sqrt{2}(x+y)$; в) 1; г) $\frac{2}{\sqrt{3}}$ **352.** а) $-4ae$;

б) $5ae\sqrt{b}$; в) $ae\sqrt{2ab}$ г) $2a^2e\sqrt{6b}$ **353.** а) $\sqrt{5}x$; б) $-\sqrt{6}y$; в) $x^2\sqrt{x}$;

г) $a^4\sqrt{a}$; д) $5y^3\sqrt{y}$; е) $\frac{x\sqrt{2x}}{3}$. **354.** а) $-4a\sqrt{3}$; б) $-3e^3\sqrt{3}$; в) $5a^2\sqrt{2}$;

г) $3a^4$; д) $2x^6\sqrt{3x}$; е) $\sqrt{2}x^{10}$. **355.** а) Барои қиматҳои ғайримусбат.

358. 36, 48 ва 60 кг. **359.** а) $2x+1$; б) $-m$. **360.** а) $2a^2bc$; б) $-a^3bc^3x$.

361. Барои қимати -4. **362.** а) $\sqrt{8}$; г) $\sqrt{25x}$; е) $\sqrt{32b}$; ж) $\sqrt{3}$; **363.**

а) $-\sqrt{18}$; б) $-\sqrt{175}$; в) $-\sqrt{0,04a}$; г) $-\sqrt{294}$. **364.** а) $\sqrt{2a^2}$; б) \sqrt{x} ;

в) $\sqrt{a^3}$; г) $\sqrt{8e^2c}$; д) $\sqrt{a(a+1)^2}$; е) $\sqrt{5x}$; ж) $\sqrt{x^3y}$; з) $\sqrt{a+b}$. **365.**

а) $-\sqrt{9m^2a}$; б) $-\sqrt{3a^2}$; в) $-\sqrt{b^2c}$; г) $-\sqrt{2x^3y}$. **367.**

а) $3\sqrt{2}; 2\sqrt{5}; \sqrt{21}; 2\sqrt{6}$. **368.** 33,75 км. **369.** а) 7; б) -421. **370.**

а) $\frac{(a-5)(a+3)}{a}$; б) $-\frac{m+n}{2n}$. **371.** 47 ва 78 см. **372.** а) $\frac{\sqrt{3}}{3}$; б) $\frac{\sqrt{6}}{3}$;

в) $\frac{\sqrt{8}}{28}$; з) $\frac{2\sqrt{5}}{3}$; и) $\frac{\sqrt{15}}{12}$. **373.** а) $\frac{m\sqrt{p}}{p}$; б) $\frac{\sqrt{a}}{e}$; в) $\frac{3\sqrt{c}}{5c}$; г) $\frac{\sqrt{xy}}{xy}$. **374.**

а) $2-\sqrt{3}$; б) $\frac{3+\sqrt{7}}{2}$; в) $\sqrt{3}-\sqrt{2}$; г) $\sqrt{3}(2+\sqrt{3})$; д) $\sqrt{5}(\sqrt{2}+1)$;

е) $-1+2\sqrt{2}$. **375.** а) $\frac{\sqrt{x}+\sqrt{y}}{x-y}$; б) $\frac{a(\sqrt{a}-\sqrt{b})}{a-b}$; в) $\frac{x(x-\sqrt{y})}{x^2-y}$; г) $\frac{b(a+\sqrt{b})}{a^2-b}$.

376. а) $\frac{4}{5\sqrt{2}}$; б) $\frac{3}{7\sqrt{3}}$; д) $\frac{2a}{3\sqrt{a}}$; е) $\frac{\epsilon}{\sqrt{3}\epsilon}$. **377.** а) $\frac{1}{2(\sqrt{3}-\sqrt{2})}$;

б) $\frac{4}{3(\sqrt{7}+\sqrt{3})}$; в) $\frac{a-1}{2(\sqrt{a}+1)}$; г) $\frac{2-\epsilon}{3(\sqrt{2}-\sqrt{\epsilon})}$; д) $\frac{a-\epsilon}{3(\sqrt{a}+\sqrt{\epsilon})}$;

е) $\frac{a-\epsilon}{4(\sqrt{a}-\sqrt{\epsilon})}$. **378.** 3,8 ва 3,9. **379.** а) $\pm\sqrt{11}$; б) хал надорад; в)-3

ва -1; г) $3-\sqrt{5}$ ва $3+\sqrt{5}$ **380.** 5 соату 50 дақ. **381.** б) ва в)-аш.

382. 0,02. **384.** а) $13\sqrt{5a}$; б) $4\sqrt{a}$; в) $7\sqrt{n}$; г) $-\sqrt{a}$; д) $-15\sqrt{5a}$; е) 0.

385. а) 0; б) $-19\sqrt{3}$; в) $\frac{7\sqrt{2}}{2}$; г) $5\sqrt{2}$; д) $20\sqrt{2}$; е) $15\sqrt{2}$. **386.**

а) $3(2+\sqrt{5})$; б) $\sqrt{10}(\sqrt{10}+2)$; в) $12(2-\sqrt{2})$; г) $-0,5\sqrt{3}$; д) $\sqrt{2}$;

е) $2\sqrt{6}(\sqrt{6}-1)$. **387.** а) $\sqrt{2}-11$; б) $9+5\sqrt{3}$; в) $18-7\sqrt{6}$; г) $17-5\sqrt{10}$;

д) $13\sqrt{3}$; е) $9\sqrt{6}+102$. **388.** а) $a-\epsilon$; б) $x-y^2$; в) 2; г) $13+4\sqrt{3}$; д) $3-2\sqrt{2}$;

е) $8-2\sqrt{15}$. **389.** а) 8; б) 32; в) $2(2-\sqrt{3})$; г) $13+2\sqrt{3}$; д) $6(1-\sqrt{2})$; е) 2.

390. а) 1; б) 4; в) $2(12+\sqrt{85})$; г) $-2(6+\sqrt{39})$. **391.** а) $a+2+2\sqrt{2a}$;

б) $5-2\sqrt{5x}+x$; в) 0; г) $27-5\sqrt{2}$. **392.** а) $(x-\sqrt{6})(x+\sqrt{6})$;

б) $(\sqrt{7}-a)(\sqrt{7}+a)$; в) $(2x-\sqrt{3})(2x+\sqrt{3})$; г) $(\sqrt{10}-5\sqrt{a})(\sqrt{10}+5\sqrt{a})$;

д) $(\sqrt{x}-\sqrt{2})(\sqrt{x}+\sqrt{2})$; е) $(\sqrt{a}-\sqrt{\epsilon})(\sqrt{a}+\sqrt{\epsilon})$. **393.** а) $\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)$;

б) $\sqrt{3}(\sqrt{3}-2)$; в) $\sqrt{x}(1+\sqrt{x})$; г) $\sqrt{a}(1-\sqrt{2})$; д) $\sqrt{11}(\sqrt{2}-1)$;

е) $\sqrt{a}(\sqrt{a}-3)$; ж) $\sqrt{11}(\sqrt{5}-\sqrt{2})$; з) $\sqrt{m}(\sqrt{2}+\sqrt{7})$. **394.** а) $a+\sqrt{6}$;

б) $\sqrt{x}-2$; в) $\frac{1}{\sqrt{2}-a}$; г) $-\frac{1}{\sqrt{x}+1}$; д) $-(\sqrt{a}+\sqrt{\epsilon})$; е) $\frac{1}{3\sqrt{x}+2\sqrt{y}}$;

ж) \sqrt{a} ; з) $-2\sqrt{2}$; и) $\frac{1}{\sqrt{a}}$. **395.** а) $x-\sqrt{3}$; б) $\frac{1}{\sqrt{2}+a}$; в) $-\frac{1}{3+\sqrt{x}}$;

$$\text{г) } \sqrt{3} - 1; \text{ д) } 3; \text{ е) } \frac{4 - \sqrt{5}}{3}; \text{ ж) } \frac{\sqrt{2}(\sqrt{a} + \sqrt{b})}{3}; \text{ з) } \sqrt{x}; \text{ и) } \sqrt{a}. \quad \mathbf{396.} \quad 21.$$

$$\mathbf{397.} \quad 6 \text{ ва } 5 \text{ сомонӣ.} \quad \mathbf{398.} \quad \text{а) } \frac{1}{16}; \text{ б) } \frac{1}{10}. \quad \mathbf{399.} \quad \text{а) } 4 \text{ ва } 2; \text{ б) } 8 \text{ ва } 2. \quad \mathbf{400.}$$

$$\text{а) } x + y; \text{ б) } x - y. \quad \mathbf{407.} \quad \text{а) } 0,(27); \text{ б) } -0,(714285); \text{ в) } 0,7(857142); \text{ г) } 0,(074); \text{ д) } 0,0(571428); \text{ е) } -0,3(18); \text{ ж) } 0,38(3); \text{ з) } 0,(2). \quad \mathbf{408.} \quad \text{а) } \frac{4}{33};$$

$$\text{б) } \frac{7}{330}; \text{ в) } 2\frac{1}{9}; \text{ г) } -3\frac{2}{15}; \text{ д) } 4\frac{221}{990}; \text{ е) } -\frac{5}{33}; \text{ ж) } 2\frac{11}{999}; \text{ з) } \frac{4093}{9900}. \quad \mathbf{411.}$$

$$\text{д) } 10,22; \text{ е) } 2,25; \text{ и) } 0. \quad \mathbf{414.} \quad \text{б) } 0,125; \text{ д) } 27; \text{ е) } 16. \quad \mathbf{415.} \quad \text{а) } \pm 2; \text{ б) } \pm\sqrt{3};$$

в) ҳал надорад; г) $\pm\sqrt{8}$; д) $\pm\sqrt{11}$; е) ± 1 .

417. а) Ҳамаи ададҳои гайриманфӣ; б) ҳамаи ададҳо; г) ҳамаи ададҳои гайримусбат.

418. а) ҳамаи ададҳои мусбат; б) ҳамаи ададҳои гайриманфӣ;

в) ҳамаи ададҳои гайриманфӣ гайр аз 1; г) ифода маънно надорад.

$$\mathbf{419.} \quad \text{а) } 0,9; \text{ е) } 30. \quad \mathbf{424.} \quad \text{Нуқтаҳои A ва C.} \quad \mathbf{426.} \quad \text{а) } 8\frac{1}{2}; \text{ б) } \frac{7}{96}; \text{ в) } \frac{15}{29};$$

$$\text{г) } \frac{77}{135}. \quad \mathbf{427.} \quad \text{а) } 10,4; \text{ б) } 100; \text{ в) } 1,2; \text{ г) } 0,1. \quad \mathbf{429.} \quad \text{а) } \sqrt{-a} \cdot \sqrt{-b};$$

$$\text{б) } \frac{\sqrt{-a}}{\sqrt{-b}}. \quad \mathbf{432.} \quad \text{а) } 25; \text{ б) } 64; \text{ в) } 36; \text{ г) } 40; \text{ д) } 216; \text{ е) } 450. \quad \mathbf{435.} \quad \text{а) } a^2b^2;$$

$$\text{б) } b^3c^4; \text{ в) } -3xy^2; \text{ г) } \frac{a^2}{b^4}; \text{ д) } \frac{3x}{y^3}; \text{ е) } -\frac{5a^2}{b^5}. \quad \mathbf{436.} \quad \text{а) } |a|; \text{ б) } |a|b^2. \quad \mathbf{437.} \quad \text{а)$$

$$1,2|a|\sqrt{5}; \text{ д) } 2a|a|\sqrt{5b}; \text{ е) } -4m^3\sqrt{6}. \quad \mathbf{438.} \quad \text{а) } 5|a|\sqrt{b}; \text{ б)}$$

$$-4ab\sqrt{b}; \text{ в) } 9ab\sqrt{ab}; \text{ г) } 8a^2x\sqrt{x}; \text{ д) } -c\sqrt{-3c}; \text{ е) } -a^3\sqrt{-5a}. \quad \mathbf{439.}$$

$$\text{а) } \sqrt{2a^2}; \text{ б) } -\sqrt{5a^2}; \text{ в) } \sqrt{x}; \text{ г) } -\sqrt{-x}. \quad \mathbf{440.} \quad \text{а) } x \geq 0; \text{ б) } a \leq 0; \text{ в) }$$

$$c \leq 0; \text{ г) } a \leq 0; \quad \mathbf{441.} \quad \text{а) } \text{Дуюмаш калон; б) якумаш калон; в)}$$

якумаш калон; г) дуюмаш калон. **442.** а) $\frac{1}{2}\sqrt{62}, \sqrt{17}, 5\sqrt{3,5}$;

б) $12\sqrt{0,5}, \sqrt{89}, \frac{3}{4}\sqrt{160}$. **443.** в) $\sqrt{7} - \sqrt{3}$; г) $-2(\sqrt{10} + \sqrt{12})$;

д) $\frac{1+\sqrt{5}}{2}$; е) $2+\sqrt{3}$. **444.** а) $\frac{\sqrt{a}}{a} + 1$; б) $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{a}}{a}$; в) $\frac{(a+\sqrt{a})\sqrt{x}}{\sqrt{a}}$;

г) $\frac{\sqrt{a}-2}{4}$. **445.** а) $4\sqrt{5}(\sqrt{3}-\sqrt{2})$; б) $4\sqrt{15}+6\sqrt{6}$;

в) $\frac{1}{15}(1+\sqrt{3})(3\sqrt{2}+\sqrt{3})$; г) $\frac{9-4\sqrt{3}}{11}$. **446.** а) $\frac{x\sqrt{x}+y\sqrt{y}}{x-y}$;

б) $\frac{8-2\sqrt{a}-a}{4-a}$. **447.** а) $\frac{\sqrt{2}}{4}(1+\sqrt{2}-\sqrt{3})$. **448.** б) $\frac{3}{14(\sqrt{5}-\sqrt{2})}$;

в) $\frac{a-\sqrt{a}}{\sqrt{a}(\sqrt{a}+\sqrt{a})}$; г) $\frac{16-a}{64+a\sqrt{a}}$. **449.** а) 13; б) 43; в) 8; г) $3\sqrt{3}$;

д) $\sqrt{ax}+\sqrt{bx}$; е) $x-\sqrt{xy}$; ж) $x-\sqrt{xy}-2y$; з) $a+\sqrt{ab}-2b$. **450.** а)

0; б) 18; в) 1; г) $\frac{\sqrt{3}(5-\sqrt{15})}{32\sqrt{2}}$. **451.** а) $2\sqrt{7}$; б) 2. **453.** а) $3\frac{1}{2}$;

б) $\frac{2}{13}$. **454.** а) -6; б) $\frac{\sqrt{8}}{17}$; в) 6; г) $\frac{40\sqrt{19}}{81}$. **455.** а) $\sqrt{x}+\sqrt{3}$;

б) $\frac{1}{y-\sqrt{7}}$; в) $a+\sqrt{11}$; г) $-(x+\sqrt{10})$. **456.** а) $\sqrt{2}$; б) $\sqrt{2,5}$; в) $\sqrt{2,5}$;

г) $\sqrt{1,5}$. **457.** Барои қимати 0, қимати калонтарин ба $\frac{1}{\sqrt{3}}$ баробар

аст. **458.** а) $\frac{1}{2(x^2-y)}$; б) $-\frac{\sqrt{a}+\sqrt{b}}{2(\sqrt{a}-\sqrt{b})}$; в) $\frac{\sqrt{a}-\sqrt{b}}{\sqrt{a}+\sqrt{b}}$; г) $\frac{\sqrt{x}-\sqrt{y}}{2}$.

МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ

§ 8. МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ ВА РЕШАҲОИ ОНҲО

25. ТАЪРИФИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ

Ҳар яке аз муодилаҳои $2x^2 - 3x + 1 = 0$, $-x^2 + 4x - 4 = 0$, $6x^2 - 11 = 0$, $2x^2 + \frac{4x}{25} = 0$ намуди $ax^2 + bx + c = 0$ -ро доранд, ки дар ин ҷо x адади номаълум буда, a , b ва c ададҳои додашуда мебошанд. Дар муодилаи якум $a=2$, $b=-3$ ва $c=1$; дар муодилаи дуюм $a=-1$, $b=4$ ва $c=-4$; дар муодилаи сеюм $a=6$; $b=0$ ва $c=11$; дар муодилаи чорум $a=2$, $b=\frac{4}{25}$ ва $c=0$ аст. Ин гуна муодилаҳоро **квадратӣ** меноманд.

Муодилаҳои квадратӣ, ки мо ба омӯзиши онҳо шурӯъ мекунем, аз нуқтаи назари татбиқашон дар амалия, яке аз мухимтарин маводи математикаи мактабӣ ба шумор мераванд.

Таърифи. Муодилаи $ax^2 + bx + c = 0$, ки дар ин ҷо x – адади номаълум, a , b ва c – ададҳои маълум ва гайр аз ин $a \neq 0$ аст, муодилаи квадратӣ номида мешавад.

Одатан ададҳои a , b ва c -ро коэффицентҳои муодилаи квадратӣ ва дар айни ҳол a -ро **коэффиценти якум**, b -ро **коэффиценти дуюм** ва c -ро **аъзои озод** меноманд. Масалан, дар муодилаи квадратии $5x^2 - x + 4 = 0$ коэффиценти якум ба 5, коэффиценти дуюм ба -1 ва аъзои озод ба 4 баробар аст. Мана боз мисолҳои муодилаҳои квадратӣ: $2x^2 - x + 3 = 0$; $x^2 - 36 = 0$.

Бамавкеъ аст, қайд намоем, ки муодилаи квадратиро муодилаи дараҷаи дуюм ҳам мегӯянд, чунки қисми чапи он нисбати x бисёраъзогии дараҷаи дуюм мебошад. (Мисли он ки муодилаи хаттии $ax + b = 0$ -ро муодилаи дараҷаи якум ҳам меноманд.)

Хотирнишон мекунем, ки *решаи муодила* гуфта, чунин қимати номаълумро меноманд, ки барояш муодила ба баробарии дуруст мубаддал мегардад.

Масалан, адади 2 решай муюдилаи $4x^2 - 5x - 6 = 0$ мебошад, чунки ҳангоми $x=2$ будан, баробарии $4 \cdot 2^2 - 5 \cdot 2 - 6 = 0$ баробарии дуруст аст.

Дар синфи VII ҳосиятҳои асосии зерини муюдилаҳо, ки баробарқуввагии онҳоро нигоҳ медоранд, мұқаррар карда шуда буд:

1°. Аъзои дилҳоҳи муюдиларо аз як қисм ба қисми дигари муюдила бо иваз кардан аломаташ гузаронидан мүмкін аст;

2°. Ҳар ду қисми муюдиларо ба адади дилҳоҳи гайринуй зарб ё тақсим кардан мүмкін аст.

Инчунин ислоҳ кардан аъзоҳои монанд, ба зарбқунандаҳо ҳамчун бисёраъзогӣ чудо кардан ин ё он қисми муюдила ва ҷанде дигар табдилот баробарқуввагии муюдиларо нигоҳ медоранд. Дар оянда ҳангоми ҳалли муюдилаҳои квадратӣ (дигар муюдилаҳо ҳам) мо аз ҳосиятҳои $1^\circ - 2^\circ$ ва ин гуна табдилот васеъ истифода мекунем.

Масалан, муюдилаи

$$3x^2 + 4x = x^2 + 5x + 6$$

баъди ба қисми чап гузаронидани ҳамаи аъзоҳо ва ислоҳ кардан аъзоҳои монанд, ба муюдилаи квадратии

$$2x^2 - x - 6 = 0$$

оварда мешавад (дар он $a=2$; $b=-1$; $c=-6$ аст).

Мисоли 1. Барои қадом қимати m квадратӣ будани муюдилаи

$$x^{3m+5} - 3x + 2 = 0$$

-ро муайян мекунем.

Барои квадратӣ будани ин муюдила зарур аст, ки $3m+5=2$ бошад. Аз ин ҷо $m=-1$.

Мисоли 2. Қимати k -ро мейбем, ки барояш муюдилаи

$$3x^2 - x^{k-2} + 1 = 0$$

квадратӣ мебошад.

Барои квадратӣ будани муюдилаи мазкур зарур аст, ки $k-2$ қиматҳои 0 ё 1 ва ё 2-ро қабул намояд. Яъне k қиматҳои 2,3 ва 4-ро қабул кунад. Ҳангоми $k=2$ будан муюдилаи $3x^2=0$, чунки барои ҳар гуна қимати x қимати ифодай x^{k-2} ба $x^{2-2}=x^0=1$ баробар аст, ҳангоми $k=3$ будан, муюдилаи $3x^2 - x + 1 = 0$ ва ҳангоми $k=4$ будан, муюдилаи $2x^2 + 1 = 0$ ҳосил мешавад.

?

1. Таърифи муодилаи квадратиро баён намуда, мисолҳо оред.
 2. Решай муодила гуфта, чиро меноманд? 3. Хосиятҳои асосии муодилаҳоро номбар намоед.

459. Оё муодилаи зерин квадратӣ аст:

- а) $x^2+1=0$; б) $3x^2-7x+2=0$; в) $4-2x=0$;
 г) $3,2x^2-2x^4+0,8=0$; д) $4x^2-3=0$; е) $-x^2=0$;
 ж) $x - \frac{1}{4} = 0$; з) $2x^3-3=0$; и) $x^2+x=0$?

460. Коэффицентҳои муодилаи квадратиро нишон дидҳед:

- а) $5x^2-8x+3=0$; б) $\frac{2}{3}x^2 - 4 = 0$; в) $3x^2+5x=0$;
 г) $-2x^2-5=0$; д) $x^2-x-1=0$; е) $-3x^2+2x-7=0$.

461. Аз рӯйи коэффицентҳои додашуда муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$ -ро созед:

- а) $a=2$, $b=3$, $c=4$; б) $a=-2$, $b=5$, $c=1$;
 в) $a=-1$, $b=0$, $c=9$; г) $a=1$, $b=0$, $c=0$.

462. Кадоме аз ададҳои -3 , $0,1$, 2 решашои муодилаҳои зерин мебошанд:

- а) $x^2-9=0$; б) $x^2-x=0$; в) $x^2-3x+2=0$;
 г) $x^2-5x-4=0$; д) $x^2-5x-4=0$; е) $x^2-4=0$?

463. Муодиларо бо муодилаи ба он баробаркуввай квадратӣ изваз намоед:

- а) $(x-1)(x+1)=2x(x+2)$; б) $x^2+(x-1)(x-2)=x$;
 в) $-x(x+3)=2(x-1)+5$; г) $2(x^2-3x-1)=5x(x+2)$;
 д) $(2x-3)^2=(x+2)(x-4)$; е) $-2x^2-5(x-1)=x^2+3x$.

464*. Барои кадом қимати k муодилаи:

- а) $\frac{1}{k}x^2 - 2x + 3 = 0$; б) $kx^2-x^{k+1}+5=0$

квадратӣ аст?

Машқҳо барои такрор

465. Графики функцияи

- а) $y = (1 - \sqrt{2})x$; б) $y = (\sqrt{8} - 2,1)x$
 дар кадом чорякҳои координатӣ чойгир аст?

466. Қимати ифодаи $\frac{4+4x+x^2}{x+2} + \sqrt{x}$ -ро ҳангоми $x=0,25$ ва $x=36$ будан ҳисоб кунед.

467. Нишон дихед, ки системаҳои

$$\begin{cases} 2x + 7y = 8, \\ 5x - 3y = -21 \end{cases} \text{ ва } \begin{cases} 7x + 4y = -13, \\ 2x + 7y = 8 \end{cases}$$

баробарқувваанд.

468. Даравгарон бояд гандумзорро дар 18 рӯз медаравиданд. Ҳар рӯз аз супориш 1,4 га зиёдтар заминро даравида, онҳо 2 рӯз пеш аз муҳлат аз супориш 7,4 га зиёд заминро даравиданд. Супориши якрузай даравгарон чанд гектарро ташкил медод?

469. Сурати касри $\frac{\sqrt{2}+1}{3}$ -ро аз ирратсионалӣ озод намоед.

26. МУОДИЛАИ КВАДРАТИИ НОПУРРА

Агар дар муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$ ақаллан яке аз коэффицентҳои a ҳамаиши нули боло, он тоҷиҳати ин гуна муодиларо *муодилаи квадратии нопурра* меноманд. Масалан, муодилаҳои $2x^2=0$, $-3x^2+5=0$ ва $7x^2-8x=0$, муодилаҳои квадратии нопурраанд. Дар муодилаи якум $b=c=0$, дар муодилаи дуюм $b=0$ ва дар муодилаи сеюм $c=0$ аст.

Умуман, муодилаҳои квадратии нопурра аз рӯйи намудашон се хел мешаванд;

- 1) $ax^2=0$;
- 2) $ax^2+c=0$, ки дар ин ҷо $c \neq 0$ аст;
- 3) $ax^2+bx=0$, ки дар ин ҷо $b \neq 0$ аст.

Аз ҳосиятҳои асосии муодилаҳо, ки мо онҳоро дар б. III §8.25 овардаем, истифода карда, тарзи ҳалли ин гуна муодилаҳои квадратиро нишон медиҳем.

1) Муодилаи $ax^2=0$ ба муодилаи $x^2=0$ баробарқувва аст. Бинобар ин вай решай ягонаи ба нул баробарро дорад, чунки танҳо квадрати адади нул ба нул баробар аст.

2) Барои пайхас кардани формулаи решоҳои муодилаи $ax^2+c=0$ аввал мисолҳоро дигар мебароем.

М и с о л и 1. Муодилаи $-4x^2+20=0$ -ро ҳал мекунем.

Аъзои озод 20-ро ба қисми рости муодила гузаронида ҳар ду қисми муодилаи ҳосилшударо ба -4 тақсим мекунем:

$$-4x^2 = -20,$$

$$x^2 = 5.$$

Мо ин гуна муодиларо дар б.II §5.15 муоина карда будем.

Мувофиқи он $x = -\sqrt{5}$ ва $x = +\sqrt{5}$ решашои муодилаи охирин мебошанд.

Ч а в о б: $x_1 = -\sqrt{5}$; $x_2 = \sqrt{5}$.

М и с о л и 2. Ҳалли муодилаи $2x^2+7=0$ -ро меёбем.

Аъзои озодро ба қисми рости муодила гузаронида, ҳар ду қисми муодилаи ҳосилшударо ба 2 тақсим мекунем:

$$2x^2 = -7,$$

$$x^2 = -3,5.$$

Азбаски квадрати адад, адади манғй шуда наметавонад, пас муодилаи ҳосилшуда решаша надорад.

Ч а в о б: Муодила решаша надорад.

Чуноне ки барои ёфтани ҳалли мисолҳо рафтор кардем, аъзои озоди муодилаи $ax^2+c=0$ -ро, ки нул нест, ба қисми рост гузаронида, ҳар ду қисмро ба a тақсим мекунем. Дар натиҷа муодилаи

$$x^2 = -\frac{c}{a},$$

ки ба муодилаи $ax^2+c=0$ баробарқувва аст, ҳосил мешавад.

Ду ҳолат имконпазир аст.

Ҳ о л а т и я к у м. Агар $\frac{c}{a} > 0$ бошад (аломатҳои a ва c якхелаанд), он гоҳ $-\frac{c}{a} < 0$ аст, барои ҳамин муодилаи $x^2 = -\frac{c}{a}$

ва бо ин муодилаи ба он баробарқувваи $ax^2+c=0$ решаша надорад.

Масалан, муодилаҳои $x^2+1=0$, $-3x^2-5=0$, $\frac{1}{2}x^2+0,9=0$ решаша

надоранд.

Х о л а т и д у ю м. Агар $\frac{c}{a} < 0$ бошад (аломатҳои a ва c гуногунанд), он гоҳ $-\frac{c}{a} > 0$ аст. Барои ҳамин муодила ду решадорад (ниг. ба б.П §5.15):

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}, \quad x_2 = \sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

Масалан, муодилаи $x^2 - 4 = 0$ дорои решашои $x_1 = -2$ ва $x_2 = 2$, муодилаи $9x^2 - 25 = 0$ бошад, дорои решашои $x_1 = -\sqrt{\frac{25}{9}} = -\frac{5}{3}$ ва

$$x_2 = \sqrt{\frac{25}{9}} = \frac{5}{3} \text{ мебошад.}$$

3) Муодилаи $ax^2 + bx = 0$ -ро бо роҳи ба зарбкунандаҳо чудо кардани қисми чап, ҳал кардан мумкин аст. Зарбкунандай умумии x -ро аз қавс бароварда ҳосил мекунем:

$$ax^2 + bx = x(ax + b) = 0.$$

Ҳосили зарб $x(ax + b)$ факат ва факат дар он маврид баробари нул аст, агар ақаллан яке аз ҳамзарбшавандаҳо баробари нул бошад:

$$x = 0 \quad \text{ё} \quad ax + b = 0.$$

Аз муодилаи хаттии охирин меёбем: $x = -\frac{b}{a}$. Ҳамин тарик, муодилаи $ax^2 + bx = 0$ ҳангоми $b \neq 0$ будан, дорои ду решашои $x_1 = 0$ ва $x_2 = -\frac{b}{a}$ мебошад.

М и с о л и 3. Муодилаи $4x^2 + 7x = 0$ -ро ҳал мекунем.

Дорем $4x^2 + 7x = x(4x + 7) = 0$. Аз ин ҷо $x = 0$ ё $4x + 7 = 0$. Аз

муодилаи охирин $x = -\frac{7}{4} = -1,75$. Ҷаъовӣ: $x_1 = 0$; $x_2 = -1,75$.

Дар охир ҷамъбости натиҷаҳоро барои ҳар се намуди муодилаи квадратии нопурра меорем.

- Муодилаи $ax^2=0$ танҳо як решай $x=0$ -ро дорад.
- Муодилаи $ax^2+c=0$ ҳангоми якхела будани аломатҳои a ва c решай надорад. Ҳангоми муқобил будани аломатҳо ду решай дорад:

$$x_1 = -\sqrt{-\frac{c}{a}}, \quad \text{ва} \quad x_2 = \sqrt{-\frac{c}{a}}.$$

- Муодилаи $ax^2+bx=0$ ду решай дорад: $x_1=0$ ва $x_2 = -\frac{b}{a}$.

? **1.** Чӣ гуна муодиларо, муодилаи квадратии нопурра меноманд?
2. Оид ба намудҳои гуногуни муодилаҳои квадратии нопурра мисолҳо оред. **3.** Барои қадом қиматҳои b муодилаи $ax^2+bx=0$ ду решай гуногун дорад?

470. Муодиларо ҳал қунед:

- | | | |
|-------------------------------|------------------|---------------------|
| а) $9x^2-16=0$; | б) $-x^2+6=0$; | в) $-0,1x^2-10=0$; |
| г) $y^2 - \frac{1}{25} = 0$; | д) $3v^2+17=0$; | е) $2t^2-1=0$. |

471. Решаҳои муодиларо ёбед.

- | | | |
|------------------|--------------------------|-----------------------------|
| а) $1-4x^2=0$; | б) $49-x^2=0$; | в) $10x^2-12,1=0$; |
| г) $10x^2=0,4$; | д) $3(x^2-2)=2(x^2-3)$; | е) $6(3-x^2)=13+5(1-x^2)$. |

472. Муодиларо ҳал қунед:

- | | | |
|------------------|-------------------|------------------|
| а) $2x^2-5x=0$; | б) $-3x^2+4x=0$; | в) $8x^2+7x=0$; |
| г) $5a^2-4a=0$; | д) $9t^2-t=0$; | е) $2z+z^2=0$. |

473. Муодиларо ҳал намоед:

- | | | |
|--------------------|--------------------|----------------------|
| а) $1,2x+6x^2=0$; | б) $2,7x=0,1x^2$; | в) $x(2-x)=x(7+x)$; |
|--------------------|--------------------|----------------------|

$$\text{г) } \frac{1}{2}y + \frac{1}{8}y^2 = 0; \quad \text{д) } \frac{2}{3}z(z+6) = \frac{1}{5}z(5z-10); \quad \text{е) } 3x - \frac{5x^2}{4} = 0.$$

474. Муодила ҳал карда шавад:

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| а) $2-4x+x^2=3x^2+2-5x$; | б) $10-3x^2=x^2-x+10$; |
|---------------------------|-------------------------|

$$\text{в) } \frac{4x^2 - 3x}{2} = \frac{x^2 + 5x}{5}; \quad \text{г) } \frac{3x^2 + 7x}{4} = \frac{7x^2 - 5x}{3}.$$

475. Муодиларо ҳал қунед:

- | | |
|----------------------------------|---------------------------|
| а) $(x-1)(x+2)=-2$; | б) $x(x-3)=2x(x-1,5)-4$; |
| в) $(x-3)(x+3)=2(x^2-3)$; | г) $8-(x-2)(x-4)=5x$; |
| д) $(x-7)(x+3)+(x-1)(x+5)=102$; | е) $(5x-1)^2-1=0$. |

476*. Муодиларо ҳал кунед:

- а) $x^2 - 4 = (x+4)(2x-1)$; б) $(2x+1)(3x+2) = 7x+20$;
в) $x - (x-1)^2 = 2x^2 - 1$; г) $x(7-6x) = (1-3x)(1+2x)$;
д) $4a^2 - (a+1)^2 = -2(a-1)$; е) $(6y+1)(y-2) = -11(y-1)$.

477. Ҳосили зарби ду адади натураллии пай дар пай аз квадрати адади якум 1,5 маротиба калон аст. Ин ададхоро ёбед.

478. Агар аз квадрат секунцаи масоҳаташ 36 см^2 -ро бурида партоем, масоҳати қисми бокимондаи квадрат ба 64 см^2 баробар мешавад. Тарафи квадратро ёбед.

479. Масоҳати доира 1 м^2 аст. Радиуси доираро ёбед.

480. Масоҳати квадрат ба масоҳати доираи радиусаш R баробар аст. Тарафи квадрат ёфта шавад.

Машқҳо барои тақрор

481. Қимати x -ро ёбед, агар:

$$\frac{2-x : \frac{4}{5}}{7\frac{2}{3} - 1,3} = 1\frac{4}{5}$$

бошад.

482. Ададхоро муқоиса намоед:

а) $\sqrt{6}$ ва 2,4; б) 2,1 ва $\sqrt{4,21}$.

483. Исбот кунед, ки қимати ифодаи

$$\left(\frac{5}{a+2} - \frac{3}{a-2} + \frac{20}{a^2-4} \right) \cdot \frac{a-2}{2}$$

барои ҳамаи қиматҳои имконпазири a аз он вобаста нест.

484. Ба 96 сомонӣ 4 тӯб ва 6 пояфзоли спортӣ ё 2 тӯб ва 7 пояфзол харидан мумкин аст. Тӯб ва пояфзол чанд сомонӣ меистанд?

485*. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{8+2\sqrt{7}}{1+\sqrt{7}}$; б) $\frac{4+2\sqrt{3}}{1+\sqrt{3}}$.

27. ЁФТАНИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ БО ТАРЗИ ЧУДО КАРДАНИ КВАДРАТИ ПУРРА

Муодилаи квадратии $ax^2+bx+c=0$ -ро, ки дар он ҳар се коэффициент a , b ва c нобаробари нуланд, *муодилаи квадратии пурра* меноманд. Ин гуна муодиларо бо **тарзи чудо кардани квадрати пурраи дуаъзогӣ** ҳал кардан мумкин аст. Альон моҳият ва хусусиятҳои ин тарзро дар мисоли муодилаҳои мушаххас дидা мебароем.

М и с о л и 1. Муодилаи квадратии

$$x^2-4x-5=0$$

-ро ҳал мекунем.

Қисми чали муодиларо ҳамчун ҳосили ҷамъи ду ифода, ки якеаш квадрати дуаъзогӣ аст, тасвир мекунем:

$$x^2-4x-5=x^2-2x\cdot 2+2^2-2^2-5=(x-2)^2-9.$$

Ҳамин тарик, муодилаи аввала ба муодилаи

$$(x-2)^2-9=0$$

ё ба муодилаи

$$(x-2)^2=9$$

баробаркувва аст. Решаҳои ин муодила мувофиқи б.II §5.15 бо формулаҳои

$$x-2 = -\sqrt{9} = -3 \quad \text{ва} \quad x-2 = \sqrt{9} = 3$$

ифода мешаванд. Аз ин ҷо $x_1=2-3=-1$; $x_2=2+3=5$.

Ҷа в о б: $x_1=-1$; $x_2=5$.

М и с о л и 2. Муодилаи $x^2+8x-9=0$ -ро ҳал мекунем.

Ифодаи $x^2+8x=x^2+2x\cdot 4$ квадрати пурра нест. Агар ба он адади $4^2=16$ -ро ҷамъ кунем, он гоҳ ифодаи $x^2+2x\cdot 4+16$ ба квадрати дуаъзогии $x+4$ баробар аст. Барои ҳамин ба қисми чали муодила адади 16-ро ҷамъу тарҳ карда, ба муодилаи аввала баробаркувваи

$$x^2+8x+16-16-9=0 \quad \text{ё} \quad x^2+8x+16-25=0$$

доро мешавем. Муодилаи охириниро табдил дода, муодилаи

$$(x+4)^2=25$$

-ро ҳосил мекунем.

Аз ин ҷо $x_1+4=-5$ ё $x_2+4=5$. Ѓи $x_1=-4-5=-9$; $x_2=5-4=1$.

Ҷа в о б: $x_1=-9$; $x_2=1$.

Мисоли 3. Муодилаи $x^2 - 7x + 5 = 0$ -ро ҳал мекунем.

Табдилоти заруриро гузаронида ҳосил мекунем:

$$\begin{aligned} x^2 - 2x \cdot 3,5 + 5 &= 0, \\ x^2 - 2x \cdot 3,5 + (3,5)^2 - (3,5)^2 + 5 &= 0 \\ (x - 3,5)^2 - 12,25 + 5 &= 0, \\ (x - 3,5)^2 &= 7,25, \\ x - 3,5 &= -\sqrt{7,25} \quad \text{е} \quad x - 3,5 = \sqrt{7,25}, \end{aligned}$$

$$x_1 = 3,5 - \sqrt{7,25} = 3,5 - \frac{\sqrt{29}}{2} \quad \text{е} \quad x_2 = 3,5 + \sqrt{7,25} = 3,5 + \frac{\sqrt{29}}{2}.$$

$$\text{Чавоб: } x_1 = \frac{7 - \sqrt{29}}{2}; \quad x_2 = \frac{7 + \sqrt{29}}{2}.$$

Мисоли 4. Решаҳои муодилаи $x^2 - 2x + 5 = 0$ -ро меёбем.

Дорем

$$\begin{aligned} x^2 - 2x + 5 &= 0, \\ x^2 - 2x \cdot 1 + 1 - 1 + 5 &= 0, \\ (x - 1)^2 + 4 &= 0, \\ (x - 1)^2 &= -4. \end{aligned}$$

Чавоб: Муодила решадорад.

Мисоли 5. Решаҳои муодилаи $3x^2 - 7x + 2 = 0$ -ро меёбем.

Дар ин муодила коэффициенти якум 3 буда 1 нест, чӣ тавре ки дар мисолҳои 1–4 буд. Барои ҳамин ҳар ду қисми муодиларо ба 3 тақсим намуда, ба муодилаи квадратии

$$x^2 - \frac{7}{3}x + \frac{2}{3} = 0$$

доро мешавем.

Дар муодилаи мазкур квадрати пурра чудо карда, онро ҳал мекунем:

$$x^2 - 2x \cdot \frac{7}{6} + \left(\frac{7}{6}\right)^2 - \left(\frac{7}{6}\right)^2 + \frac{2}{3} = 0,$$

$$\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 - \frac{49}{36} + \frac{2}{3} = 0,$$

$$\left(x - \frac{7}{6}\right)^2 = \frac{25}{36},$$

$$x_1 - \frac{7}{6} = -\sqrt{\frac{25}{36}} \quad \text{и} \quad x_2 - \frac{7}{6} = \sqrt{\frac{25}{36}},$$

$$x_1 - \frac{7}{6} = -\frac{5}{6} \quad \text{и} \quad x_2 - \frac{7}{6} = \frac{5}{6},$$

$$x_1 = \frac{1}{3} \quad \text{и} \quad x_2 = 2.$$

Ч а в о б: $x_1 = \frac{1}{3}$; $x_2 = 2$.

Э з о х. Чй тавре аз ҳалли муодилахой 1–5 дарк кардан мумкин аст, барои аз дуаъзогии x^2+2ax чудо кардани квадрати пурра ба он a^2 -ро зам кардан лозим аст. Мувофиқан, барои аз x^2+ax

квадрати пурра чудо кардан ба он $\left(\frac{a}{2}\right)^2 = \frac{a^2}{4}$ -ро чамъ кардан зарур аст.

- ?** | 1. Тарзи истифодаи формулаҳои зарби муҳтасарро барои чудо кардани квадрати пурра аз дуаъзогии квадратӣ фаҳмонед. 2. Моҳият ва хусусиятҳои тарзи чудо кардани квадрати пурраро барои ёфтани решоҳои муодилаи квадратӣ дар мисолҳои мушаххас фаҳмонед.

486. Чунин адади m -ро ёбед, ки ифодаи додашуда барои он квадрати пурра аст:

- | | | |
|-----------------|-------------------------------|-------------------|
| a) x^2+4x+m ; | б) $x^2+15x+m$; | в) x^2-mx+9 ; |
| г) x^2+mx+4 ; | д) $x^2 + mx + \frac{1}{4}$; | е) $x^2-0,5x+m$. |

487. Аз ифода квадрати пурра чудо кунед:

- | | | | |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|
| a) x^2+2x+5 ; | б) x^2+8x-7 ; | в) $5x^2-4x+3$; | г) $x^2 - \frac{x}{2} + 1$. |
|-----------------|-----------------|------------------|------------------------------|

488. Муодиларо ҳал кунед:

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| a) $x^2+10x+25=0$; | б) $x^2 - x + \frac{1}{4} = 0$. |
|---------------------|----------------------------------|

489. Решоҳои муодиларо ёбед:

- | | |
|--------------------|-------------------|
| а) $x^2-6x-7=0$; | б) $x^2+8x-1=0$; |
| в) $x^2-4x+10=0$; | г) $x^2-8x-9=0$. |

490. Муодиларо ҳал намоед:

а) $x^2 - 5x + 6 = 0$; б) $x^2 + 2x + 1 = 0$;
в) $x^2 - 2x - 3 = 0$; г) $x^2 - 5x - 6 = 0$.

491. Муодиларо ҳал кунед:

а) $x^2 + x + \frac{1}{4} = 0$; б) $x^2 + 4x - 12 = 0$;
в) $x^2 + x - 6 = 0$; г) $x^2 - 2x - 1 = 0$.

492. Решаҳои муодиларо ёбед:

а) $3x^2 - 7x + 2 = 0$; б) $2x^2 - x - 3 = 0$;
в) $5x^2 + 4x - 12 = 0$; г) $3x^2 + 2x - 5 = 0$.

Машқҳо барои тақрор

493. Нишон дихед, ки қимати ифодаҳои

$$a^2 + 1; \quad (a+3)^2; \quad 3a^2 + 5; \quad (a-5)^2 + 4$$

барои ҳар гуна адади дилҳоҳи a мусбат аст.

494. Ифодаро сода кунед:

а) $\left(\sqrt{21} + \sqrt{14} - 2\sqrt{35}\right) \cdot \frac{\sqrt{7}}{7} + \sqrt{20}$;
б) $\left(\sqrt{6} - \sqrt{3} - \sqrt{18}\right) \left(\sqrt{6} - \sqrt{3}\right) + \sqrt{108}$.

495. Ифодаро ба зарбқунандаҳо ҷудо намоед:

а) $16 - x^4$; б) $16x^4 - 81y^4$.

496. Касрро ихтисор кунед:

а) $\frac{(2x-4)^2}{(2-x)^2}$; б) $\frac{a^2 + 6a + 9}{(2a+6)^2}$.

497. Нишон дихед, ки қимати ифодаи

$$\left(\sqrt{4 + 2\sqrt{3}} + \sqrt{4 - 2\sqrt{3}}\right)^2$$

адади бутун аст.

§ 9. ФОРМУЛАИ РЕШАҲОИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ

28. ҲАЛЛИ МУОДИЛАИ КВАДРАТӢ АЗ РӮЙИ ФОРМУЛА

Тарзи чудо кардани квадрати пурра, ки мо онро дар банди пешина дар мисоли муодилаҳои мушаххас муоина намудем, имкон медиҳад, ки муодилаи квадратии дилҳоҳ ҳал карда шавад. Вале баъзан ин тарз табдилдиҳии зиёдеро талаб менамояд. Аз ҳамин сабаб, одатан муодиларо ба намуди умумӣ ҳал намуда, формулаи решашои онро ҳосил менамоянд ва сонӣ аз рӯйи ин формула решаш муодилаи дилҳоҳро меёбанд. Масалан, дар синфи VI барои решаш муодилаи хаттии $ax^2+bx+c=0$

формулаи $x = -\frac{b}{a}$ -ро ҳосил карда будем.

Альон, ба формулаи решаш муодилаи хаттӣ монанд, формулае ҳосил мекунем, ки тавассути он решашои ҳар гуна муодилаи квадратиро ёфтан мумкин аст. Тарзи ҳосил кардани ин формула, айнан рафти ҳалли мисоли 5-и 6.III §8.27-ро мемонад.

Муодилаи квадратии

$$ax^2+bx+c=0 \quad (1)$$

-ро, ки дар он $a \neq 0$ аст, дида мебароем. Ҳар ду қисми муодиларо ба a аъзо ба аъзо тақсим карда, муодилаи ба он баробаркувваи

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

-ро ҳосил мекунем. Ҳалли ин муодиларо бо тарзи чудо кардани квадрати пурра меёбем. Барои ин дар қисми чапи муодилаи квадрати пурра чудо мекунем:

$$x^2 + 2x \cdot \frac{b}{2a} + \left(\frac{b}{2a}\right)^2 = \left(\frac{b}{2a}\right)^2 - \frac{c}{a}.$$

(Барои ҳосил кардани квадрати пурра ба ҳар ду қисми муодила адади $\left(\frac{b}{2a}\right)^2$ -ро зам карда, аъзои озоди $\frac{c}{a}$ -ро аз қисми

чап ба қисми рост гузаронидем.) Баробарии болоиро акнун ин тавр навишта метавонем:

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \left(\frac{b}{2a} \right)^2 - \frac{c}{a}$$

е

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \frac{b^2 - 4ac}{4a^2}. \quad (2)$$

Муодилаи (2) бо муодилаи (1) баробаркувва мебошад.

Шумораи решаҳои он аз аломати касри $\frac{b^2 - 4ac}{4a^2}$ вобаста аст.

Азбаски $a \neq 0$ аст, пас $4a^2$ адади мусбат мебошад. Бинобар ин аломати ин каср бо аломати ифодаи $b^2 - 4ac$ яхела аст.

Таъриф. Ифодаи $b^2 - 4ac$ дискриминанти муодилаи квадратии $ax^2 + bx + c = 0$ ном дошта, бо ҳарфи D ишорат карда мешавад: $D = b^2 - 4ac$.

(«Дискриминант» калимаи лотинӣ буда, маънои фарқкунандаро дорад, чунки бо донистани аломати D , тавре хоҳем дид, мавҷудият ва микдори решашоро фарқ менамоянд).

Вобаста ба аломати D се мавриди гуногуни имконпазирро дидা мебароем:

1) Агар $D = b^2 - 4ac > 0$ бошад, он гоҳ ифодаи $\sqrt{D} = \sqrt{b^2 - 4ac}$ маъно дорад. Муодилаи (2)-ро дар намуди

$$\left(x + \frac{b}{2a} \right)^2 = \left(\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \right)^2$$

navišta, az on muvoғiki б.II §5.15 ҳосил мекунем:

$$x + \frac{b}{2a} = -\frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{е} \quad x + \frac{b}{2a} = \frac{\sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Ҳамин тариқ, дар ин маврид муодилаи (1) дорои ду решашо гуногун мебошад:

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a} \quad \text{е} \quad x_2 = \frac{-b + \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Дар амалия ба чои ин ду навиштачот чунин навишти мухтасар қабул шудааст:

$$x_{1,2} = \frac{-\varepsilon \pm \sqrt{\varepsilon^2 - 4ac}}{2a}, \quad (3)$$

ки онро *формулаи решашои муодилаи квадратӣ* меноманд.

2) Агар $D=\varepsilon^2-4ac=0$ бошад, муодилаи (2) чунин намуд мегирад:

$$\left(x + \frac{\varepsilon}{2a} \right)^2 = 0.$$

Аз ин чо

$$x + \frac{\varepsilon}{2a} = 0; \quad x = -\frac{\varepsilon}{2a}.$$

Ҳамин тарик, дар ин маврид муодилаи (1) дорои як решай

$$-\frac{\varepsilon}{2a} \text{ аст.}$$

Формулаи решашои муодилаи квадратӣ (3) дар ин ҳолат низ татбиқшаванда мебошад. Дар ҳақиқат, ҳангоми $D=0$ будан формулаи (3) намуди

$$x_{1,2} = \frac{-\varepsilon \pm \sqrt{0}}{2a} = -\frac{\varepsilon}{2a}$$

-ро мегирад, яъне дар ҳақиқат $x_1 = x_2 = -\frac{\varepsilon}{2a}$ аст.

3) Агар $D=\varepsilon^2-4ac<0$ бошад, он гоҳ қисми рости (2), ки ба $\frac{D}{4a^2}$ баробар аст, адади манфӣ мебошад. Азбаски квадрати ҳар гуна адад, адади манфӣ шуда наметавонад, пас дар ин маврид муодилаи (2) ва бо ҳамин муодилаи ба он баробаркувваи (1) ҳал надорад.

Инак, муодилаи квадратӣ вобаста аз аломати дискриминант метавонад, дорои ду решаша (ҳангоми $D>0$ будан), дорои як решаша (ҳангоми $D=0$ будан) бошад ё умуман решаша надошта бошад (ҳангоми $D<0$ будан).

Э з о х и 1. Формулаи (3) ҳангоми мусбат будани дискриминант, яъне ҳангоми $D=b^2-4ac>0$ будан, ҳосил карда шудааст. Дар ин маврид формулаи (3) ду решаш гуногуни муодилаи (1)-ро медиҳад. Вале дар амалия формулаи (3)-ро барои ёфтани ҳалли муодилаи квадратии дилҳоҳ татбиқ кардан мумкин аст. Гап дар сари он аст, ки ҳангоми $D=0$ будан, дар формулаи (3) ифодаи дар таҳти решабуда нул аст, барои ҳамин вай як решаро муайян мекунад.

Рафту агар $D=b^2-4ac<0$ бошад, он гоҳ дар формулаи (3) ифодаи дар таҳти решашои муодилаи квадратии дилҳоҳ моясан формулаи (3) маъно надорад. Ин ба решаша надоштани муодилаи (1) баробаркувва мебошад.

Хулоса, барои ёфтани решашои муодилаи квадратии дилҳоҳ моясан формулаи (3)-ро истифода мекунем.

М и с о л и 1. Муодилаи $3x^2-10x+3=0$ -ро ҳал мекунем.

Дар ин муодила $a=3$, $b=-10$, $c=3$ аст. Мувофиқи формулаи (3):

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{-(-10) \pm \sqrt{(-10)^2 - 4 \cdot 3 \cdot 3}}{2 \cdot 3} = \frac{10 \pm \sqrt{100 - 36}}{6} = \\&= \frac{10 \pm \sqrt{64}}{6} = \frac{10 \pm 8}{6}.\end{aligned}$$

Аз ин чо

$$x_1 = \frac{10 - 8}{6} = \frac{1}{3}; \quad x_2 = \frac{10 + 8}{6} = 3.$$

Ҷ а в о б: $x_1 = \frac{1}{3}$; $x_2 = 3$.

М и с о л и 2. Решашои муодилаи $4x^2+12x+9=0$ -ро мейбем.

Дар ин муодила $a=4$, $b=12$, $c=9$ аст. Аз рӯйи формулаи (3):

$$\begin{aligned}x_{1,2} &= \frac{-12 \pm \sqrt{12^2 - 4 \cdot 4 \cdot 9}}{2 \cdot 4} = \frac{-12 \pm \sqrt{144 - 144}}{8} = \\&= \frac{-12 \pm \sqrt{0}}{8} = \frac{-12}{8} = -1,5.\end{aligned}$$

Ҷ а в о б: $-1,5$.

Мисоли 3. Муодилаи $5x^2 - 11x + 7 = 0$ -ро ҳал мекунем.
Дар ин муодила $a=5$, $b=-11$, $c=7$.

$$x_{1,2} = \frac{-(-11) \pm \sqrt{(-11)^2 - 4 \cdot 5 \cdot 7}}{2 \cdot 5} = \frac{11 \pm \sqrt{121 - 140}}{10} = \frac{11 \pm \sqrt{-19}}{10}.$$

Азбаски $\sqrt{-19}$ маънo надорад, пас муодила дорои решা нест.

Чараб: Муодила решা надорад.

Эзоҳи 2. Агар b -коэффициенти дуюми муодилаи (1) адади чуфт бошад, он гоҳ формулаи решоҳои муодилаи квадратиро дар намуди қулайтар навиштан мумкин аст. Дар хақиқат, азбаски b чуфт аст, пас чунин адади бутуни n ёфт мешавад, ки $b=2n$ аст, яъне муодилаи (1) намуди

$$ax^2 + 2nx + c = 0$$

-ро дорад. Пас, мувофиқи формулаи (3):

$$x_{1,2} = \frac{-2n \pm \sqrt{(2n)^2 - 4ac}}{2 \cdot a} = \frac{-2n \pm 2\sqrt{n^2 - ac}}{2a} = \frac{-n \pm \sqrt{n^2 - ac}}{a}.$$

Зоҳиран фаҳмост, ки агар $n^2 - ac < 0$ бошад, он гоҳ муодила реша надорад.

Мисоли 4. Муодилаи $3x^2 - 4x + 1 = 0$ -ро ҳал менамоем.

Мувофиқи формулаи дар боло овардашуда ($n=-2$):

$$x_{1,2} = \frac{-(-2) \pm \sqrt{(-2)^2 - 3 \cdot 1}}{3} = \frac{2 \pm \sqrt{4 - 3}}{3} = \frac{2 \pm \sqrt{1}}{3} = \frac{2 \pm 1}{3}.$$

Чавоб: $x_1 = \frac{1}{3}$; $x_2 = 1$.

- ?
- 1. Кадом ифодаро дискриминанти муодилаи квадратӣ меноманд?
 - 2. Формулаи решоҳои муодилаи квадратиро нависед. 3. Муодилаи квадратӣ чанд решашо дошта метавонад? 4. Ҳангоми адади чуфт будани коэффициенти дуюми муодилаи квадратӣ бо кадом формула ёфтани решоҳои он қулайтар аст?

498. Муодиларо ҳал накарда, муайян кунед, ки вай решадорад ё на:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| а) $2x^2 + 5x - 7 = 0$; | б) $3x^2 - 7x + 11 = 0$; |
| в) $4x^2 + 4x + 1 = 0$; | г) $t^2 - 2t + 2 = 0$? |

499. Муодиларо ҳал накарда, муайян кунед, ки вай дуто решай гуногун дорад ё на:

- а) $5x^2+7x-8=0$; б) $7x^2-6x+2=0$;
в) $9x^2+12x+4=0$; г) $6x^2+13x+6=0$?

500. Муодиларо ҳал накарда, муайян кунед, ки вай якто решай (дуто решай якхела) дорад ё на:

- а) $16x^2-24x+9=0$; б) $x^2-5x+6=0$;
в) $9x^2+30x+25=0$; г) $9x^2-3x+0,25=0$?

501. Муодилаи квадратиро ҳал кунед:

- а) $3x^2-7x+4=0$; б) $y^2-10y-24=0$;
в) $p^2+p-90=0$; г) $2x^2-5x+2=0$;
д) $2x^2-7x-4=0$; е) $3x^2-10x+3=0$;
ж) $5v^2-8v+3=0$; з) $4t^2-4t+1=0$.

502. Муодиларо ҳал кунед:

- а) $9x^2-6x+1=0$; б) $7y^2+7y+5=0$;
в) $3p^2+9p+10=0$; г) $18x^2-15x+2=0$;
д) $50x^2-35x+6=0$; е) $12m^2+36m+27=0$;
ж) $45t^2+60t+20=0$; з) $x^2-6x+8=0$.

503. Решаҳои муодиларо ёбед:

- а) $4x^2+x-33=0$; б) $2x^2+x+1,4=0$;
в) $-y^2+3y+5=0$; г) $18+3x^2-x=0$;
д) $16x+12x^2-3=0$; е) $5-14x+8x^2=0$;
ж) $1+36y^2-12y=0$; з) $5t-2+12t^2=0$.

504. Барои қадом қиматҳои x :

- а) қимати сеъзогии x^2-5x-5 ба 1 баробар мешавад?
б) қиматҳои бисёраъзогихои x^2-5x+7 ва $2x-5$ баробаранд?
в) қимати дуаъзогии $2x-1$ ба қимати сеъзогии $3x^2-5x+1$ баробар аст?
г) қимати сеъзогии $-2x^2+x+6$ бо қимати дуаъзогии x^2-2x якхела аст?

505. Барои қадом қимати x :

- а) дуаъзогихои x^2-x ва $4x+6$;
б) сеъзогихои $7x^2-6x+8$ ва x^2+x+7 дорои қиматҳои баробаранд?

506. Муодилаи квадратиро ҳал кунед:

- а) $2x^2=10-x$; б) $-5x^2=9x-13$;
в) $10-y=2y^2$; г) $y-3=y^2-15$.

507. Муодиларо ҳал кунед:

а) $\frac{1}{4}x^2 - 3x + 5 = 0;$

б) $\frac{1}{9}x^2 + 2x - 7 = 0;$

в) $2x^2 + \frac{2}{3}x - \frac{1}{6} = 0;$

г) $3x^2 - \frac{3}{2}x + \frac{1}{6} = 0.$

508. Решаҳои муодиларо ёбед:

а) $16 = 15x - x^2;$

б) $2y^2 - 3 = 5y;$

в) $x^2 - 10x = 10x - 96;$

г) $x = 30 - x^2.$

509. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $x(x+3) = 3;$

б) $5x(x-4) = x^2 - 16x - 1;$

в) $9x(x+1) = 3x - 1;$

г) $(x+1)(x-2) = x - 4.$

510. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $(2x+1)(x+2) = 1 + (x-1)(3x+1);$ б) $(3x-1)(x-2) + (x+1)(x+2) = 12;$

в) $-x(x+7) = (x-2)(x+1);$ г) $(3x-1)(x+3) = x(1+6x).$

511. Решаҳои муодиларо ёбед:

а) $(x+2)^2 = 10x - 1;$

б) $(2x-3)^2 = 8x + 9;$

в) $3x^2 + 51 = 7(x+1)^2;$

г) $(x-1)^2 - 5 = (2-x)^2.$

512. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $\frac{x^2 - 1}{2} - 7x = 7;$

б) $\frac{4x^2 - 1}{3} = x(10x - 9);$

в) $\frac{x^2 - x}{3} = \frac{5x - 5}{2};$

г) $\frac{4}{5}x^2 - \frac{1}{4}x = \frac{3}{4}x^2 - \frac{1}{5}.$

513. Муодиларо ҳал кунед:

а) $0,7x^2 = 1,3x + 2;$

б) $7 - 0,4y = 0,2y^2;$

в) $x^2 - 1,6x = 0,36;$

г) $x^2 - 2x = -2,31.$

514. Оё чунин қимати a вучуд дорад, ки барояш баробарӣ дуруст аст (агар вучуд дошта бошад, онро ёбед):

а) $2a + 1,2 = 3a^2 + 1,45;$ б) $0,1a - 1,4 = 0,09a^2 + 0,01?$

Машқҳо барои такрор

515. Қимати ифодаро ҳангоми $x=0,5$ будан ёбед:

$$\frac{x+1}{2x-2} - \frac{x-1}{2x+2} - \frac{2}{1-x^2}.$$

516. Ҳисоб кунед:

$$\sqrt{29 - 12\sqrt{5}} - \sqrt{29 + 12\sqrt{5}}.$$

517. Касри дахии давриро ба касри ратсионалай гардонед:

- а) 1,(10); б) 0,1(01).

518. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{2x}{5} - \frac{x+18}{6} = 23 + \frac{x}{30}; \quad b) \frac{x-1}{3} + \frac{2x+1}{5} = \frac{3x-1}{4}.$$

519. Бе сохтани графикҳо координатаҳои нуқтаи буриши графикҳои функцияҳои хаттии:

- а) $y=5x-2$ ва $y=2x$ -ро ёбед;
б) $y=4x-9$ ва $y=3$ -ро ёбед.

29. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАТНӢ БО ЁРИИ МУОДИЛАҲОИ КВАДРАТӢ

То ҳол тарзҳои гуногуни ҳал кардани муодилаи квадратиро муюина карда, доир ба манбаъҳои воқеъии пайдоиши ин гуна муодила чизе нагуфтем. Вале дар б.III § 8.25 қайд шуда буд, ки муодилаи квадратӣ яке аз муҳимтарин маводи (аппарати) математикӣ мебошад. Сабаби ин дар он аст, ки масъалаҳои гуногуни математика, физика, техника ва дигар илмҳои амалий бо ёрии муодилаҳои квадратӣ ҳал карда мешаванд. Ҳалли чанд масъалаи матнии поён гувоҳи ин гуфтаҳоянд.

Масъалаи 1. Як тарафи росткунча аз дигарааш 6 см хурд буда, масоҳаташ 40 см^2 аст. Тарафҳои росткунчаро ёбед.

Ҳал. Бигузор тарафи калони росткунча x см аст. Тарафи дигарааш $(x-6)$ см буда, масоҳаташ ба $x(x-6)$ см^2 баробар аст. Мувофиқи шарти масъала дорем:

$$x(x-6)=40$$

ё

$$x^2 - 6x - 40 = 0.$$

Аз ин ҷо

$$x_{1,2} = \frac{6 \pm \sqrt{36 + 4 \cdot 40 \cdot 1}}{2 \cdot 1} = \frac{6 \pm \sqrt{196}}{2} = \frac{6 \pm 14}{2}$$

$$x_1 = -4; \quad x_2 = 10.$$

Қимати x мувофиқи маъни масъала бояд адади мусбат бошад. Ин шартро танҳо решай дуюм, яъне адади 10 қаноат мекунонад.

Ч а в о б: 10 см ва 4 см.

М а съ а л а и 2. Чисм бо суръати аввали 25 м/сония амудан ба боло партофта шуд. Баъди чанд сония вай дар баландии 20 м мешавад?

Ҳ а л. Аз курси физика маълум аст, ки агар муқовимати ҳаво ба эътибор гирифта нашавад, он гоҳ баландии h (бо метр), ки чисми ба таври амудӣ ба боло партофташуда баъди t сония дар он воқеъ аст, бо формулаи

$$h = v_0 t - \frac{gt^2}{2}$$

ифода мешавад, ки дар ин чо v_0 -суръати аввала (бо м/сония), g -шитоби озодафтӣ, ки тақрибан 10 м/сония^2 мебошад.

Қиматҳои $h=20$ мм ва $v_0=25$ м/сония-ро ба формула гузашта ҳосил мекунем:

$$20 = 25t - 5t^2.$$

Аз ин чо

$$5t^2 - 25t + 20 = 0.$$

Барои осонии ҳисоб ҳар ду қисми муодиларо аъзо ба аъзо ба 5 тақсим мекунем:

$$t^2 - 5t + 4 = 0.$$

Муодилаи квадратии ҳосилшударо ҳал намуда мейбем, ки $t_1=1$ ва $t_2=4$ мебошад.

Ҳамин тавр, чисм пас аз 1 сония дар баландии 20 м воқеъ буда, пас аз он як муддат амудӣ ҳаракат карда, сонӣ ба паст фуромадан сар мекунад. Чисм баъди 4 сония боз дар баландии 20 м мешавад.

Ч а в о б: Баъди 1 сония ва баъди 4 сонияи болопартоӣ чисм дар баландии 20 м аст.

М а съ а л а и 3. Оё секунҷаи росткунҷае вучуд дорад, ки тарафҳои он бо се адади тоқи пай дар пай ифода шаванд?

Ҳ а л. Фарз мекунем, ки чунин секунҷа вучуд дорад ва ададҳои тоқи пай дар пай $2n+1$, $2n+3$ ва $2n+5$ тарафҳои он ҳастанд. Мувофиқи теоремаи Пифагор квадрати гипотенуза ба суммаи квадрати катетҳо баробар аст, яъне

$$(2n+1)^2 + (n+3)^2 = (2n+5)^2.$$

Муодилаи ҳосилшударо сода мекунем:

$$4n^2 + 4n + 1 + 4n^2 + 12n + 9 = 4n^2 + 20n + 25,$$

$$4n^2 - 4n - 15 = 0.$$

Аз ин чо меёбем: $n_1 = -1\frac{1}{2}$; $n_2 = 2\frac{1}{2}$.

Решаҳои ҳосилшуда бутун нестанд, пас ба саволи масъала чунин ҷавоб додан мумкин аст: се адади тоқи пай дар пай мавҷуд нест, ки тарафҳои секунҷаи росткунҷа ба онҳо баробар бошанд.

520. Ҳосили зарби нисфи адад бар сеяки он ба 24 баробар аст. Ин ададро ёбед.

521. Ҳосили зарби ду адади натуралӣ, ки яке аз дигараши 2 воҳид калон аст, ба 63 баробар мебошад. Ин ададҳоро ёбед.

522. Адади 130-ро ба намуди ҳосили зарби ду адад, ки яке аз дигаре 3 воҳид ҳурд аст, ифода намоед.

523. Оё секунҷаи росткунҷае мавҷуд аст, ки тарафҳояш бо се адади натуралии пай дар пай ифода меёбад?

524. Оё ҷунин секунҷаи росткунҷае вуҷуд дорад, ки тарафҳояш бо се адади ҷуфтӣ пай дар пай ифода мешавад?

525. Мол ба микдори фоизе, ки ба нарҳаш баробар аст, қимат карда шуд. Нархи молро ёбед, агар маълум бошад, ки вай 2,25 сомонӣ қимат шудааст.

526. Дарозии қитъаи росткунҷавӣ аз бараши 5 бор калон аст. Ҳангоми бари қитъаро 9 м зиёд кардан масоҳати он 4 маротиба меафзояд. Андозаҳои аввалии қитъаро ёбед.

527. Дарозии қитъаи замини росткунҷавӣ аз бараши 5 бор калон буда, масоҳаташ 720 m^2 аст. Дарозӣ ва бари қитъаро ҳисоб кунед.

528. Бари росткунҷа аз дарозиаш се бор кам аст. Дарозии росткунҷаро ёбед, агар маълум бошад, ки масоҳаташ 27 cm^2 мебошад.

529. Нисбати катетҳои секунҷаи росткунҷа 5:12 буда, гипотенузааш 26 см аст. Катетҳоро ёбед.

530. Тарафҳои росткунҷаеро ёбед, ки масоҳаташ 72 cm^2 буда, периметраш 18 см аст.

531. Ҳосили зарби ду адади натуралӣ ба 75 ва ҳосили ҷамъашон ба 20 баробар аст. Ин ададҳоро муайян намоед.

532. Гипотенузаи секунчаи росткунча ба 13 см баробар аст. Яке аз катетҳо нисбати дигарӣ 7 см зиёд аст. Катетҳои секунчаро ёбед.

533. Периметри росткунча ба 85 см баробар буда, диагоналаш 32,5 см аст. Тарафҳои росткунча ёфта шаванд.

534. Дарозии яке аз катетҳои секунчаи росткунча аз гипотенуза 3 см хурд ва катети дигар аз гипотенуза 6 см хурд мебошад. Дарозии гипотенузаро ёбед.

535. Ду адади натуралии пай дар пайро ёбед, ки суммаи квадратҳои онҳо ба 221 баробар бошад.

536. Толори мактаб 192 чойи нишасти дорад. Шумораи чойҳои нишасти ҳар як қатор аз шумораи умумии қаторҳо 4-то зиёд аст. Дар толор чанд қатор чой ҳаст?

Машқҳо барои такрор

537. Ифодаро сода намоед: $\left(\frac{a+1}{2(a-1)} - \frac{1}{2a^2-2} \right) \cdot \frac{2a+2}{a+2}$.

538. Адади номаълуми x -ро аз таносуб ёбед:

$$\text{а)} \ 3,75 : 10,4 = 3 \frac{11}{13} : x; \quad \text{б)} \ \frac{a+1}{a-1} = \frac{a^2-1}{ax}.$$

539. Зарбкунандаро аз таҳти решা бароред:

$$\text{а)} \ (a+\varepsilon) \sqrt{\frac{1}{(a+\varepsilon)^2}}; \quad \text{б)} \ \sqrt{5(x^2 + 2xy + y^2)}.$$

540. Барои қадом қимати v баробарӣ дуруст аст:

$$\text{а)} \ v : 3^2 = 3; \quad \text{б)} \ v^4 : 49 = 49?$$

541. Дар касса 98-то тангаҳои 1, 3 ва 5 сомонӣ ҳаст. Тангаҳои 3 сомонӣ нисбат ба 1 сомониҳо 10-то ва тангаҳои 5 сомонӣ нисбат ба 3 сомониҳо 7 бор зиёд аст. Дар касса чандтогӣ тангаҳои 1, 3 ва 5 сомонӣ ҳаст?

30. МУОДИЛАИ КВАДРАТИИ ИСЛОҲШУДА. ТЕОРЕМАИ ВИЕТ

Таъриф. **Муодилаи квадратии коэффициенти якумаш баробари якро муодилаи квадратии ислоҳшуда меноманд.**

Масалан, муодилаҳои $x^2 - 7x + 10 = 0$ ва $x^2 + 10x - 25 = 0$ муодилаҳои ислоҳшуда мебошанд.

Дар муодилаи квадратии ислоҳшуда коэффиценти дуюмро бо ҳарфи p ва аъзои озодро бо ҳарфи q ишорат мекунанд:

$$x^2 + px + q = 0. \quad (4)$$

Формулаҳои решоҳои ин муодиларо меорем. Барои ин аз формулаи (3)-и б.28, ки он решоҳои муодилаи квадратии умумии $ax^2 + bx + c = 0$

-ро ифода мекунад, истифода мебарем, яъне аз формулаи

$$x_{1,2} = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Муодилаи ислоҳшудаи (4) бо муодилаи намуди умумӣ, ки дар он $a=1$, $b=p$, $c=q$ аст, яхела мебошад. (Дискриминанти муодилаи (4) D ба $p^2 - 4q$ баробар аст. Ҳангоми $D > 0$ будан, вай дорони ду решо мебошад). Бинобар ин формулаи решоҳои (4) намуди

$$x_{1,2} = \frac{-p \pm \sqrt{p^2 - 4q}}{2}$$

е

$$x_{1,2} = -\frac{p}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \quad (5)$$

-ро дорад.

Байни коэффицентҳои муодилаи квадратии ислоҳшудаи (4) ва решоҳои он вобастагиҳо чой доранд, ки онҳо ба математики машҳури франсавӣ Франсуа Виет (1540–1603) мансуб буда, ҳамчун теоремаи ба ӯ ҳамном маъмул аст.

Т е о р е м а и В и е т. Суммаи решоҳои муодилаи квадратии ислоҳшудаи (4) ба коэффиценти дуюми бо аломати муқобил гирифташуда баробар буда, хосили зарби решоҳо ба аъзои озод баробар аст.

И с б о т. Бигузор x_1 ва x_2 решоҳои муодилаи (4) бошанд. Нишон додан даркор аст, ки $x_1 + x_2 = -p$ ва $x_1 \cdot x_2 = q$ мебошад. Мувоғики формулаи (5)

$$x_1 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}; \quad x_2 = -\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q}.$$

Сумма ва ҳосили зарби решашоро ҳисоб мекунем:

$$x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} - \frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} = -\frac{p}{2} - \frac{p}{2} = -p;$$

$$x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2} - \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \right) \cdot \left(-\frac{p}{2} + \sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \right) =$$

$$= \left(-\frac{p}{2} \right)^2 - \left(\sqrt{\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q} \right)^2 = \frac{p^2}{4} - \left[\left(\frac{p}{2}\right)^2 - q \right] = \frac{p^2}{4} - \frac{p^2}{4} + q = q.$$

Инак, $x_1 + x_2 = -p$ ва $x_1 \cdot x_2 = q$ аст.

Дурустии теорема исбот карда шудааст.

Э з о х и 1. Ҳангоми $D=p^2-4q=0$ будан, муодилаи (4) якто решашорад. Агар чунин шуморем, ки ҳангоми $D=0$ будан, муодилаи квадратий дорои ду решаш баробар мебошад, яъне

$$x_1 = x_2 = -\frac{p}{2} \text{ аст, он гоҳ}$$

$$x_1 + x_2 = -\frac{p}{2} - \frac{p}{2} = -p; \quad x_1 \cdot x_2 = \left(-\frac{p}{2} \right) \left(-\frac{p}{2} \right) = \frac{p^2}{4} = \frac{4q}{4} = q.$$

Ҳамин тариқ, дар ин ҳолат ҳам теоремаи Виет дуруст аст.

Э з о х и 2. Аз теоремаи Виет истифода карда, вобастагии байни решашо ва коэффициентҳои муодилаи квадратии умумии $ax^2+bx+c=0$

-ро муқаррар мекунем. Ин муодила ба муодилаи квадратии ислоҳшудаи

$$x^2 + \frac{b}{a}x + \frac{c}{a} = 0$$

баробаркувва аст. Бинобар ин мувоғики теоремаи Виет

$$x_1 + x_2 = -\frac{b}{a}, \quad x_1 \cdot x_2 = \frac{c}{a}.$$

Акоибаш ин аст, ки тасдиқоти баръакс нисбати тасдиқоти теоремаи Виет низ дуруст мебошад.

Т е о р е м а (теоремаи баръакси Виет). Агар суммаи ададҳои m ва n ба $-p$ ва ҳосили зарбашон ба q баробар бошад, он гоҳ онҳо решоҳои муодилаи квадратии ислоҳшудаи (4) мебошанд.

И с б о т. Мувофиқи шарт $m+n=-p$ ва $mn=q$ аст. Пас, муодилаи (4)-ро дар намуди

$$x^2 - (m+n)x + mn = 0$$

навиштан мумкин аст. Ба чои x дар муодила адади m -ро гузошта, ҳосил мекунем:

$$m^2 - (m+n)m + mn = m^2 - m^2 - mn + mn = 0,$$

яъне адади m решай муодилаи (4) аст. Айнан ҳамин тавр нишон дода мешавад, ки адади n решай муодила мебошад.

Дурустии теоремаи баръаксо нишон додаем.

Акнун мисолҳои татбиқи теоремаи Виет ва теоремаи баръакси онро дида мебароем.

М и с о л и 1. Сумма ва ҳосили зарби решоҳои муодилаи $4x^2 - 7x + 3 = 0$ -ро меёбем.

Дискриминанти муодила $D = (-7)^2 - 4 \cdot 4 \cdot 3 = 49 - 48 = 1$ адади мусбат аст. Пас, муодила дорои ду решай гуногун мебошад.

Мувофиқи эзоҳи 2 ҳосили чамъи решоҳо ба $\frac{7}{4} = 1\frac{3}{4}$ ва ҳосили

зарбашон ба $\frac{3}{4}$ баробар аст.

Теоремаи баръакси Виет имконият медиҳад, ки дуруст будани решоҳои ёфташудаи муодила санҷида шавад.

М и с о л и 2. Муодилаи $x^2 + 3x - 54 = 0$ -ро ҳал карда, дуруст будани решоҳоро аз рӯйи теоремаи баръакс месанҷем.

Мувофиқи формулаи решоҳои муодилаи квадратии ислоҳшудаи (5) дорем:

$$x_{1,2} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{9}{4} + 54} = -\frac{3}{2} \pm \sqrt{\frac{225}{4}} = -\frac{3}{2} \pm \frac{15}{2}.$$

Аз ин чо $x_1 = -9$; $x_2 = 6$.

Акнун нишон медиҳем, ки решоҳои муодила дуруст ёфт шудаанд. Дар муодила коэффициенти p ба 3, аъзои озод q ба -54 баробар аст. Суммаи ададҳои ёфташудаи -9 ва 6 баробари -3 ва ҳосили зарби онҳо баробари -54 мебошад. Пас, мувофиқи

теоремаи баръакси Виет ин ададҳо решашои муодилаи $x^2+3x-54=0$ мебошанд.

Мисоли 3. Муодилаи:

$$\text{а)} 6x^2-x-12=0; \quad \text{б)} 6x^2-17x+12=0$$

-ро ҳал накарда, аломати решашояшро муайян мекунем.

а) Азбаски $a=6>0$, $c=-12<0$ аст, пас $D=b^2-4ac>0$, яъне муодила дорои ду решаш гуногун аст. Ҳосили зарби ин решашо ба адади манғӣ -12 баробар аст, бинобар ин аломати решашо гуногун мебошад.

б) Азбаски $D=(17)^2-4\cdot 6\cdot 12=289-288=1>0$ аст, пас муодила ду решаш дорад. Ҳосили зарби решашо ба адади мусбат $\frac{12}{6}=2$ баробар аст, бинобар ин аломати решашо якхела аст.

Суммаи решашо адади мусбати $\frac{17}{6}$ аст, пас ҳар ду решаш мусбатанд.

Аз теоремаи баръакси Виет истифода карда аз рӯйи ду адади додашудаи дилҳоҳ муодилаи квадратие соҳтан мумкин аст, ки ин ададҳо решашои он мебошанд.

Мисоли 4. Муодилаи квадратиро, ки решашояш ададҳои $x_1=-4$ ва $x_2=6$ ҳастанд месозем.

Мувофиқи додашудаҳо

$$x_1+x_2=-4+6=2, \quad x_1 \cdot x_2 = -4 \cdot 6 = -24.$$

Муодилаи матлуб, муодилаи $x^2-2x-24=0$ мебошад.

Қайд мекунем, ки барои ҳар гуна $a \neq 0$ ададҳои -4 ва 6 решашои муодилаи $a(x^2-2x-24)=0$ низ ҳастанд.

Мисоли 5. Муодилаи квадратиро, ки решашояш $x_1=-\frac{8}{9}$ ва $x_2=\frac{5}{6}$ мебошанд, менависем:

$$x_1 + x_2 = -\frac{8}{9} + \frac{5}{6} = -\frac{1}{18}, \quad x_1 \cdot x_2 = -\frac{8}{9} \cdot \frac{5}{6} = -\frac{20}{27}.$$

Муодилаи матлуб

$$x^2 + \frac{1}{18}x - \frac{20}{27} = 0 \quad \text{ё} \quad 54x^2 + 3x - 40 = 0$$

мебошад.

?

1. Теоремаи Виетро баён қунед ва онро исбот намоед. 2. Сумма ва ҳосили зарби решашои муодиларо квадратии $ax^2+bx+c=0$ ба чӣ баробар аст? 3. Теоремаи баръакси Виетро баён карда, онро исбот намоед. 4. Татбиқи ин теоремаҳоро дар мисолҳо фахмонед.

542. Сумма ва ҳосили зарби решашои муодиларо ёбед:

- | | |
|---------------------------|---------------------------|
| а) $2x^2 - 9x + 10 = 0$; | б) $y^2 - 10y + 14 = 0$; |
| в) $x^2 - 270x = 0$; | г) $5x^2 + 12x + 7 = 0$; |
| д) $-x^2 + x = 0$; | е) $x^2 - 14x + 46 = 0$; |
| ж) $x^2 + 12x + 31 = 0$; | з) $x^2 + 9x - 6 = 0$. |

543. Муодиларо ҳал накарда, аломати решашояшро муайян намоед:

- | | |
|--------------------------------|--|
| а) $x^2 + 4x - 5 = 0$; | б) $x^2 + 5x + 3 = 0$; |
| в) $x^2 - 5x + 3 = 0$; | г) $x^2 - 8x - 7 = 0$; |
| д) $5x^2 + 17x + 16 = 0$; | е) $\sqrt{3}x^2 - 12x - 7\sqrt{3} = 0$; |
| ж) $x^2 - \sqrt{5}x + 1 = 0$; | з) $3x^2 + 6x - 5 = 0$. |

544. Муодиларо ҳал намуда, дурустии решашоро аз рӯйи теоремаи баръакси Виет санҷед:

- | | |
|---------------------------|--------------------------|
| а) $4x^2 - 5x - 6 = 0$; | б) $5x^2 - 8x - 4 = 0$; |
| в) $x^2 - 2x - 15 = 0$; | г) $2x^2 + 5x - 3 = 0$; |
| д) $12x^2 - 4x - 1 = 0$; | е) $x^2 - 8 = 0$; |
| ж) $3x^2 - 7 = 0$; | з) $7x^2 - 9x = 0$. |

545. Дар муодилаи $x^2 + px - 24 = 0$ яке аз решашо ба 6 баробар аст. Решай дигар ва коэффиценти p -ро ёбед.

546. Яке аз решашои муодилаи $x^2 - 12x + q = 0$ ба 12,5 баробар аст. Решай дигар ва коэффиценти q -ро ёбед.

547. Яке аз решашои муодилаи $3x^2 + bx + 15 = 0$ ба 7 баробар аст. Решай дигар ва коэффиценти b -ро ёбед.

548. Яке аз решашои муодилаи $8x^2 - 12,5x + c = 0$ ба 2 баробар аст. Решай дигар ва коэффиценти c -ро ёбед.

549. Фарқи решашои муодилаи квадратии $x^2 - 12x + q = 0$ ба 2 баробар аст. Решаҳо ва q -ро ёбед.

550. Фарқи решашои муодилаи квадратии $2x^2 - x + c = 0$ ба 6 баробар аст. Решаҳо ва c -ро ёбед.

551*. Решашои x_1 ва x_2 -и муодилаи $3x^2 - 8x - 15 = 0$ -ро хисоб накарда, қимати ифодаи:

a) $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2};$

б) $x_1^2 + x_2^2$

-ро ёбед.

552. Нишон диҳед, ки муодила решашои аломаташон якхеларо надорад:

а) $4x^2 + 231x - 1 = 0;$ б) $2x^2 - 437x - 7 = 0.$

553. Муодилаи квадратии ислоҳшударо аз рӯйи решашои додашудааш созед:

а) 5 ва 7; б) -2 ва 3; в) -4 ва -0,4;

г) 2,5 ва -3; д) $-\frac{4}{5}$ ва $\frac{4}{5};$ е) $1\frac{1}{5}$ ва 0,2;

ж) 0,2 ва -3,2; з) -0,1 ва 0,2; и) 0,5 ва -0,3.

Машқҳо барои тақрор

554. Касро иҳтизор кунед:

а) $\frac{4x^2 - 9}{2x + 3};$ б) $\frac{(a-3)^2}{6-2a}.$

555. Қимати ифодаи

$$\frac{(\sqrt{x} - \sqrt{y})^2 + 4\sqrt{xy}}{x + \sqrt{xy} + 1}$$

-ро ҳангоми $x=4$ ва $y=6$ будан, хисоб кунед.

556. Муодиларо ҳал кунед:

а) $\frac{x(x-3)}{6} - \frac{x}{2} = 0;$ б) $\frac{x(x+3)}{3} + \frac{8+x}{4} = 2.$

557. Графикро насохта, координатаҳои нуқтаҳои буриши графики функцияи $y=11x-2$, 2-ро бо тирҳои координатавӣ муайян намоед.

§ 10. МУОДИЛАҲОИ РАТСИОНАЛИИ КАСРӢ

31. ҲАЛЛИ МУОДИЛАҲОИ РАТСИОНАЛИИ КАСРӢ

Муодилаҳое, ки қисми чап ё рости онҳо, ё ҳар ду қисм, ифодаҳои ратсионалианд, *муодилаҳои ратсионалӣ* ном доранд. Масалан, муодилаҳои

$$\frac{2x+1}{3} = 3(7-x), \quad 3x^2 - 2x = 1, \quad x - \frac{6}{x} = -3x - 2, \quad \frac{x-3}{2x+3} = \frac{2x-7}{x+7}$$

муодилаҳои ратсионалианд.

То ҳол мо муодилаҳои ратсионалиеро муюина карда будем, ки қисмҳои чапу рости онҳо ифодаҳои бутун буданд, яъне маҳраҷҳояшон тағийирёбанда надоштанд. Ин гуна муодилаҳоро *муодилаҳои бутун* меноманд. Муодилаи ратсионалӣ, ки қисми чап ё росташ ва ё ҳар ду қисмаш ифодаи касрӣ аст, *муодилаи касрӣ* ном дорад.

Масалан, дутои муодилаҳои аввалии дар боло овардашуда муодилаҳои бутун буда, дутои боқимонда муодилаҳои ратсионалии касрӣ мебошанд.

М и с о л и 1. Муодилаи бутуни

$$\frac{2x-1}{4} + \frac{x}{3} = 2,5x$$

-ро ҳал менамоем.

Ҳар ду қисми муодиларо ба хурдтарин маҳрачи умумии касрҳои дар он дохилбуда, адади 12 зарб мекунем. Дар натиҷа муодилаи ба муодилаи додашуда баробарқувваи аз каср озоди

$$3(2x-1)+4x=30x$$

ҳосил мешавад.

Муодилаи охиринро ҳал карда мейёбем, ки $x = -\frac{3}{20}$ аст.

М и с о л и 2. Муодилаи ратсионалии касрии

$$\frac{4}{x^2 - 4} - \frac{1}{x - 2} = 3 \tag{1}$$

-ро ҳал мекунем.

Ба монанди мисоли пешина ҳар ду қисми муодиларо ба маҳрачи умумии касрҳо, яъне ба ифодаи $x^2 - 4 = (x-2)(x+2)$ зарб карда, муодилаи бутуни

$$4-(x+2)=3(x^2-4) \quad (2)$$

-ро ҳосил менамоем.

Зоҳиран фаҳмост, ки ҳар як решай муодилаи (1) решай муодилаи (2) мебошад. Вале муодилаи (2) метавонад бо муодилаи (1) баробаркувва набошад, чунки ҳар ду тарафи онро мо на ба адади аз нул фарқунанда, балки ба ифодаи дорои тағийирёбанд зараб кардаем ва ин ифода метавонад, барои ягон қимат баробари нул шавад. Бинобар ин на ҳар як решай муодилаи (2) ҳатман решай муодилаи (1) аст.

Муодилаи (2)-ро сода карда, муодилаи квадратии

$$3x^2+x-14=0$$

-ро ҳосил мекунем, ки решоҳои он ададҳои $x_1 = -2\frac{1}{3}$ ва $x_2 = 2$

мебошанд. Акнун месанҷем, ки ин ададҳо решоҳои муодилаи (1) ҳастанд ё на.

Ҳангоми $x = -2\frac{1}{3}$ будан, маҳрачи умумӣ $x^2 - 4$ ба нул мубаддал намешавад. Пас, адади $-2\frac{1}{3}$ решай муодилаи (1) аст.

Ҳангоми $x = 2$ будан, маҳрачи умумӣ $x^2 - 4$ баробари нул аст, бинобар ин ифодаҳои $\frac{1}{x^2 - 4}$ ва $\frac{1}{x - 2}$ маъно надоранд. Аз ин сабаб, адади 2 решай муодилаи (1) нест.

Инак, танҳо адади $-2\frac{1}{3}$ решай муодилаи (1) мебошад.

Умуман, тарзи ҳал кардани муодилаҳои касриро ба марҳалаҳои зерин ҷудо кардан мумкин аст:

- ёфтани маҳрачи умумии касрҳои дар муодила буда;
- зарб кардани ҳар ду қисми муодила ба маҳрачи умумӣ;
- ҳал кардани муодилаи бутуни ҳосилшуда;
- хориҷ кардани ҳамон решоҳои муодилаи бутун, ки онҳо маҳрачи умумиро ба нул мубаддал мекунанд.

Мисоли 3. Муодилаи

$$\frac{2}{x^2 - 4} - \frac{1}{x^2 - 2x} = \frac{4-x}{x^2 + 2x}$$

-ро ҳал мекунем.

Махрачро ба зарбкунандаҳо чудо карда ҳосил мекунем:

$$\frac{2}{(x-2)(x+2)} - \frac{1}{x(x-2)} = \frac{4-x}{x(x+2)}.$$

Махрачи умумӣ: $x(x-2)(x+2)$.

Схемаи умумии ёфтани ҳалли муодилаи касриро татбиқ менамоем:

$$2x-(x+2)=(x-2)(4-x),$$

$$2x-x-2=4x-x^2-8+2x,$$

$$x^2-5x+6=0,$$

$$x_{1,2} = \frac{5 \pm \sqrt{25 - 4 \cdot 6}}{2} = \frac{5 \pm 1}{2},$$

$$x_1 = 2, \quad x_2 = 3.$$

Агар $x=2$ бошад, он тоҳи $x(x-2)(x+2)=0$; агар $x=3$ бошад, он тоҳи $x(x-2)(x+2) \neq 0$ аст.

Чаво б: 3.

? **1.** Мисолҳои муодилаҳои бутун ва касриро оред. **2.** Чаро муодилаи бутуне, ки дар натиҷаи ба маҳрачи умумӣ зарб кардан қисмҳои муодилаи касрӣ ҳосил мешавад, на ҳамеша ба муодилаи касрӣ баробарқувва аст? **3.** Марҳалаҳои ҳалли муодилаҳои касриро номбар кунед.

558. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{x^2}{x+4} = \frac{x}{x+4}; \quad b) \frac{x^2 - 3x + 5}{2x-1} = \frac{-x^2 - 2x + 8}{2x-1}; \quad b) \frac{y^2}{y^2 - 4} = \frac{5y - 6}{y^2 - 4};$$

$$g) \frac{y^2}{y-2} = \frac{-7y+6}{2-y}; \quad d) \frac{1+3x}{1-2x} = \frac{5-3x}{1+2x}; \quad e) \frac{2y+1}{1+y} = \frac{3}{y};$$

$$ж) \frac{10}{x-3} = \frac{8+x}{x}; \quad з) \frac{x-1}{2x+3} = \frac{2x-1}{3-2x}; \quad и) \frac{x+1}{x-1} = \frac{x-5}{1-x}.$$

559. Муодиларо ҳал намоед:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} \frac{3x-2}{x+1}-1=0; & \text{б)} \frac{5}{2x-3}=x-6; & \text{в)} \frac{10}{7-x}=x; \\ \text{г)} \frac{x^2-9}{3}=\frac{3(x-3)}{2}; & \text{д)} \frac{6}{x}=2x-1; & \text{е)} \frac{x^2+2x}{x+1}=\frac{2x}{5}; \\ \text{ж)} \frac{x^2-3x+2}{8x-4}=0; & \text{з)} \frac{16x^3-x}{x+3,2}=0; & \text{и)} 2x=\frac{8}{x+3}. \end{array}$$

560. Решай муодиларо ёбед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{15}{x-2}=\frac{14}{x}+1; & \text{б)} \frac{2}{x-3}+\frac{14}{x}=3; \\ \text{в)} \frac{1}{x-3}+\frac{1}{x}=\frac{5}{4}; & \text{г)} \frac{1}{x}+\frac{1}{x+3}=\frac{3}{20}; \\ \text{д)} \frac{40}{x-20}-\frac{40}{x}=1; & \text{е)} \frac{120}{x}-\frac{120}{x+4}=1; \\ \text{ж)} \frac{180}{x}-1=\frac{180}{x+6}; & \text{з)} \frac{2}{x-1}+\frac{4}{x}=4. \end{array}$$

561. Муодиларо ҳал кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{1}{x-3}+\frac{1}{x+3}=\frac{5}{8}; & \text{б)} \frac{4}{x-2}+\frac{4}{x+2}=1,5; \\ \text{в)} \frac{3x+1}{x+2}-\frac{x-1}{x-2}=1; & \text{г)} \frac{2y-3}{y+3}+\frac{y+3}{y-3}=5; \\ \text{д)} \frac{6}{x^2-1}-\frac{2}{x-1}=\frac{x-2}{x+1}; & \text{е)} \frac{2}{x^2-4}+\frac{x-4}{x(x+2)}=\frac{1}{x(x-2)}; \\ \text{ж)} \frac{x+3}{x-3}+\frac{x-3}{x+3}=\frac{10}{3}; & \text{з)} \frac{1}{4x^2-1}+\frac{1}{54}=\frac{1}{2(2x-1)}. \end{array}$$

562. Барои қадом қиматҳои x :

а) қимати функсияи $y = \frac{3x-2}{x+6}$ ба $-4; 0; 2$ баробар мебошад?

б) қимати функцияи $y = \frac{x^2 - 2x + 3}{x + 3}$ ба $-16; 2; 6$ баробар мешавад?

563. Нишон дихед, ки муодила решашад:

$$a) \frac{x+3}{x-3} + \frac{x-3}{x+3} = \frac{10}{3} + \frac{36}{x^2-9}; \quad b) \frac{1}{1-x} + \frac{1}{2-x} = \frac{1}{(x-1)(x-2)}.$$

564. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{5+2x}{4x-3} = \frac{3(x+1)}{7-x}; \quad b) \frac{3}{y-2} + \frac{7}{y+2} = \frac{10}{y};$$

$$v) \frac{1}{2-x} - 1 = \frac{1}{x-2} - \frac{6-x}{3x^2-12}; \quad r) \frac{7y-3}{y-y^2} - \frac{1}{y-1} = \frac{5}{y(y-1)}.$$

565. Решаш муодиларо ёбад:

$$a) 5x+2 = \frac{8}{1-3x}; \quad b) 2x + \frac{23}{2x-7} = -4;$$

$$6) \frac{15}{7x-3} = 2x-1; \quad r) 2x + \frac{70,5}{4x+9} = 7,5.$$

566. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{18}{x+3} = \frac{5}{x-2} - \frac{4}{x-1}; \quad b) \frac{3}{2+x} + \frac{6}{x+1} = \frac{16}{x+3};$$

$$v) \frac{27}{x+4} - \frac{8}{x+3} = \frac{20}{x+5}; \quad r) \frac{5}{x-2} + \frac{1}{x+2} = \frac{16}{x-5}.$$

567. Муодиларо ҳал кунед:

$$a) \frac{x-4}{3-x} - \frac{x+1}{x+3} = \frac{x-9}{x^2-9}; \quad b) \frac{6-x}{x-5} + \frac{2x+1}{x^2-25} = \frac{x+7}{5+x};$$

$$v) \frac{x^2-8}{x^2-4} = \frac{1}{x+2} - \frac{3}{x-2}; \quad r) \frac{10}{y^2-y} + \frac{1}{y-y^2} = \frac{1}{1+y}.$$

568*. Решашои муодиларо ёбад:

$$a) \frac{x-2}{x-1} + \frac{x+2}{x+1} = \frac{x+11}{x+3} + \frac{1}{3}; \quad b) \frac{5}{x-1} - \frac{4}{3-6x+3x^2} = 3;$$

$$\text{в)} \frac{4}{(x+1)^2} - \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{1}{x^2-1} = 0; \quad \text{г)} \frac{4}{9x^2-1} + \frac{1}{3x^2-x} = \frac{4}{9x^2-6x+1}.$$

Машқҳо барои тақрор

569. Оё ададҳои:

$$\text{а)} x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = 1 + \sqrt{2}; \quad \text{б)} x_1 = \sqrt{2}, \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

решаҳои муодилаи квадратии $x^2+px+q=0$, ки дар ин ҷо p ва q ададҳои ратсионалианд, шуда метавонанд?

570. Қимати ифодаи $x^2-2xy+y^2$ -ро ҳангоми $x=4+3\sqrt{2}$, $y=4-3\sqrt{2}$ будан ёбед.

571. Исбот кунед, ки фарқи куби адад ва худи он ба 6 тақсим мешавад.

572. Суммаи секаратаи рақамҳои адади дурақама ба худи адад баробар аст. Агар ба ин адад 45-ро зам кунем, он гоҳ ададеро ҳосил мекунем, ки ҳангоми ҷойиваз кардани рақамҳои он адади аввала ҳосил мешавад. Адади авваларо ёбед.

573. Ифодаро сода намоед:

$$\text{а)} \frac{x-y}{\sqrt{x}-\sqrt{y}} - \sqrt{y}; \quad \text{б)} \sqrt{x} - \frac{x-y}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}.$$

32. ҲАЛЛИ МАСЪАЛАҲОИ МАТНӢ БО ЁРИИ МУОДИЛАҲОИ РАТСИОНАЛӢ

Бисёр масъалаҳоро бо ёрии муодилаҳои ратсионалӣ ҳал кардан мумкин аст. Барои тасдиқи ин ақида чанд масъалаҳои мушаххасро муюина менамоем.

Масъалаи 1. Мототсиклон 105 км роҳро тай намуда, аз сабаби вайронии роҳ дар қисми боқимондаи роҳ, ки 132 км-ро ташкил медод, суръати худро 2 км/соат кам намуд. Суръати аввалии мототсиклонро ёбед, агар маълум бошад, ки тамоми роҳро вай дар муддати 7 соат тай кардааст.

Ҳал. Бигузор x км/соат суръати аввалии мототсиклон аст. Суръати камшуда бошад ба $(x-2)$ км/соат баробар мешавад.

Мототсиклон қисми якуми роҳро дар муддати $\frac{105}{x}$ соат ва қисми

дуюми роҳро дар муддати $\frac{132}{x-2}$ соат тай меқунад. Пас, вақти дар

тамоми роҳ сарфкардашуда ба $\left(\frac{105}{x} + \frac{132}{x-2}\right)$ соат баробар аст.

Мувофиқи шарти масъала ин вақт ба 7 соат баробар аст. Аз ин чо

$$\frac{105}{x} + \frac{132}{x-2} = 7.$$

Ин муодиларо ҳал меқунем:

$$105(x-2) + 132x = 7x(x-2),$$

$$237x - 210 = 7x^2 - 14x,$$

$$7x^2 - 251x + 210 = 0,$$

$$\begin{aligned} x_{1,2} &= \frac{251 \pm \sqrt{(251)^2 - 4 \cdot 7 \cdot 210}}{2 \cdot 7} = \frac{251 \pm \sqrt{63001 - 5880}}{14} = \\ &= \frac{251 \pm \sqrt{57121}}{14} = \frac{251 \pm 239}{14}. \end{aligned}$$

$$x_1 = \frac{251 - 239}{14} = \frac{12}{14} = \frac{6}{7}; \quad x_2 = \frac{251 + 239}{14} = \frac{490}{14} = 35.$$

Решаи якум $x_1 = \frac{6}{7}$ ношоям аст, чунки $x_1 - 2 = \frac{6}{7} - 2 < 0$.

(Суръат адади мусбат аст.)

Ч а в о б: 35 км/соат.

М а съ а л а и 2. Ду чумак ҳавзро дар 16 соат аз об пур меқунанд. Пас аз 4 соат чумаки якумро бастанд ва чумаки дуюм дар муддате ҳавзро аз об пур кард, ки он аз муддати пур кардани тамоми ҳавз аз тарафи чумаки якум 12 соат зиёд аст. Дар алоҳидагӣ ҳар як чумак дар чанд соат ҳавзро аз об пур карда метавонист?

Ҳ а л. Фарз меқунем, ки чумаки якум ҳавзро дар x соат пур меқунад. Пас, дар як соат вай $\frac{1}{x}$ қисми ҳавзро пур менамояд.

Хангоми якчоя кор кардан, онҳо дар як соат $\frac{1}{16}$ қисми ҳавзро аз об пур менамоянд. (Дар 4 соати кори якчоя онҳо $\frac{1}{4}$ ҳиссаи ҳавзро пур мекунанд.) Пас, чумаки дуюм дар як соат $\left(\frac{1}{16} - \frac{1}{x}\right)$ қисми ҳавзро аз об пур мекунад. Аз тарафи дигар, дар $(x+12)$ соат чумаки дуюм ҳавзро аз об пур кард, яъне дар ин муддат $\frac{3}{4}$ ҳиссаи ҳавзро. Пас, дар як соат ин чумак $\frac{3}{4} : (x+12) = \frac{3}{4(x+12)}$ ҳиссаи ҳавзро аз об пур мекунад.

Ин мулоҳизаҳо ба муодилаи зерин меоранд:

$$\frac{1}{16} - \frac{1}{x} = \frac{3}{4(x+12)}.$$

Қисмҳои чап ва рости муодила ҳамон як бузургӣ-ҳиссаи ҳавзро, ки дар як соат чумаки дуюм онро бо об пур менамояд, ифода менамоянд.

Муодилаи ҳосилкардаамонро ҳал мекунем. Ба маҳрачи умумӣ $-16x(x+12)$ ҳар ду қисми муодиларо зарб карда ҳосил менамоем:

$$\begin{aligned} x(x+12)-16(x+12) &= 12x, \\ x^2-16x-192 &= 0, \\ x_{1,2} &= 8 \pm \sqrt{64 + 192} = 8 \pm \sqrt{256} = 8 \pm 16. \end{aligned}$$

$$x_1 = -8, \quad x_2 = 24.$$

Решай якум шарти масъаларо қаноат намекунад. Чумаки дуюм дар як соат $\frac{1}{16} - \frac{1}{24} = \frac{1}{48}$ ҳиссаи ҳавзро пур мекунад. Пас, вай дар 48 соат ҳавзро пур менамояд.

Ч а в о б: 24 ва 48 соат.

М а съ а л а и 3. Коргар дар муҳлати муайян бояд 200 детал истеҳсол намояд. Вай ҳар соат аз нақша 5-тогӣ зиёд детал истеҳсол намуда, супоришро 2 соат пеш аз муҳлат ичро кард. Супоришро коргар дар чанд соат ичро намудааст?

Х а л. Бигузор миқдори детале, ки коргар дар як соат истеҳсол мекунад, ба x баробар аст. $\frac{200}{x}$ вақтест, ки дар муддати он коргар супоришро ичро менамояд. Мувофиқан, $\frac{200}{x+5}$ вақтест, ки дар муддати он коргар ҳар соат $x+5$ детал истеҳсол карда, супоришро 2 соат пеш ичро намудааст.

Мувофиқи шарти масъала, муодилаи

$$\frac{200}{x} - \frac{200}{x+5} = 2$$

-ро ҳосил мекунем. Ин муодиларо табдил дода ба муодилаи квадратии

$$2x^2 + 10x - 1000 = 0$$

доро мешавем. $x_1 = -\frac{70}{4}$ ва $x_2 = 20$ решашои ин муодилаанд.

Решай якум ношоям аст. Решай дуюм нишон медиҳад, ки коргар ҳар соат 20 детал истеҳсол карда, супоришро дар 10 соат ичро мекунад. Вале вай ҳар соат $x_2 + 5 = 20 + 5 = 25$ детал истеҳсол карда, супоришро дар $10 - 2 = 8$ соат ичро кардааст.

Ч а в о б: Коргар супоришро дар 8 соат ичро кардааст.

574. Махрачи касри одии дуруст аз сураташ 3 воҳид калон аст. Агар ба сурати каср 6 ва ба махрачааш 7-ро зам кунем, касре ҳосил мешавад, ки махрачи он аз махрачи касри аввали 2 воҳид кам аст. Касри авваларо ёбед.

575. Сурати касри одии дуруст аз махрачааш 7 воҳид хурд аст. Агар суратро якто кам ва махраҷро 9-то зиёд кунем, касре ҳосил мешавад, ки аз касри аввали 4 бор камтар аст. Касри авваларо ёбед.

576. Қаиқи мотордор дар 8 соат 39 км ба самти чараёни дарё ва 35 км ба муқобили чараён шино кард. Агар суръати чараёни дарё 3 км/соат бошад, суръати қаиқ дар оби ором чӣ қадар аст?

577. Киштӣ 45 км масофаро ба самти чараёни дарё тай карда, дар бандар 4 соат истод ва баъд ба ҷойи аввали баргашт. Тамоми ин муддат 12 соатро ташкил дод. Суръати чараёноро ёбед, агар суръати ҳаракати киштӣ дар оби ором 12 км/соат бошад.

578. Ду моторизи дар як вақт аз шаҳр ба қишлоқ, ки масофаи шаҳр ба қишлоқ 120 км аст, равон шудаанд. Суръати моторизи якум назар ба

суръати мошини дуюм 20 км/соат зиёд буд, бинобар ин вай ба чойи таъиншуда 1 соат пештар омада расид. Суръати ҳар як мөшино ёбед.

579. Автобус аз вокзал ба фурудгоҳ, ки дар масофаи 40 км воқеъ аст, равон шуд. Баъди 10 дақиқа аз паси ў таксӣ ба роҳ баромад. Ба фурудгоҳ ҳар ду дар як вақт омада расиданд. Суръати таксӣ аз суръати автобус 20 км/соат зиёд мебошад. Суръатҳои таксӣ ва автобусро муайян кунед.

580. Як велосипедрон масофаи 30 км-ро назар ба велосипедрони дигар, ки суръаташ нисбатан 3 км/соат камтар аст, 20 дақиқа тезтар тай намуд. Ҳар як велосипедрон бо кадом суръат ҳаракат кардааст?

581. Масофаи ду шахрро, ки 300 км аст, қатораи одамкаш аз қатораи боркаш 1,5 соат тезтар тай менамояд. Суръати қатораи одамкаш аз суръати қатораи боркаш 10 км/соат зиёд аст. Суръати ҳар як қатора чанд аст?

582. Қатора барои бартараф кардани ақибмонии 1-соата суръаташро дар тӯли 720 км назар ба суръати аввалиаш 10 км/соат зиёд намуд. Суръати аввалии қатораро ёбед.

583. Қатораи тезгард масофаи 96 км-ро назар ба қатораи одамкаш 40 дақиқа зудтар тай мекунад. Суръати ҳар як қатораро ёбед, агар маълум бошад, ки фарқи байни суръати онҳо ба 12 км/соат баробар мебошад.

584. Ҳавзро ду чумак дар $1\frac{7}{8}$ соат аз об пур мекунанд.

Чумаки якум дар алоҳидагӣ назар ба чумаки дуюм ҳавзро 2 соат зудтар пур менамояд. Ҳар як чумак алоҳида ҳавзро дар чанд соат аз об пур мекунад?

585. Ду кас алафзорро дар 12 соат медараванд. Агар нисфи алафзорро шахси якум даравида, баъд нисфи дигарашро шахси дуюм дараравад, 25 соат вақт сарф мешавад. Ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ алафзорро дар чанд соат медараванд?

586. Аҳмад дар 6 соат ва Алӣ дар 8 соат қитъаи заминро нарм карда метавонанд. Агар онҳо хамроҳ кор кунанд, замин дар чанд соат нарм карда мешавад?

587. Ду қатора аз ду шаҳри масофаи байнашон 720 км ба пешвози якдигар ҳаракат карданд ва дар нимроҳа дучор омаданд. Агар қатораи дуюм нисбати қатораи якум 1 соат дертар равон шуда, бо суръати 4 км/соат зиёдтар (нисбати

суръати қатораи якум) ҳаракат карда бошад, суръати ҳар як қатора чй қадар аст?

588. Ду бригада ба дараҳтишоной машғул буданд. Бригадаи якум назар ба дуюм ҳар рӯз 40 дараҳтӣ зиёд мешинонд ва ҳамагӣ 270 дараҳт шинонд. Бригадаи дуюм ду рӯз зиёд кор карда, ҳамагӣ 250 дараҳт шинонд. Ҳар як бригада чандрӯзӣ ба дараҳтишоной машғул шудааст?

589. Якчанд кас хӯрок хӯрда, бояд 175 сомонӣ медоданд. Азбаски дутои онҳо пул надоштанд, дигарон маҷбур шуданд, ки 10 сомонӣ зиёд диҳанд. Чанд кас хӯрок хӯрдааст?

590. Микдори тухмҳои ду зани ба бозор омада 100-то аст. Микдори тухмҳои ҳар қадом гуногун аст, вале аз фурӯш ҳар ду пули баробар ба даст оварданд. Яке аз онҳо ба дигарааш гуфт: «Агар тухмҳои ту дар дасти ман мебуданд, ҳамаашро ба 15 сомонӣ мефурӯҳтам». Дигарӣ ҷавоб гардонд: «Агар тухмҳои ту дар дастам мебуданд, ман онҳоро ба $6\frac{2}{3}$ сомонӣ мефурӯҳтам». Ҳар як зан чанд дона тухм дошт?

Машқҳо барои такрор

591. Ислот кунед, ки баробарӣ дуруст аст:

$$a) \frac{\sqrt{17}+4}{\sqrt{17}-4} + \frac{\sqrt{17}-4}{\sqrt{17}+4} = 66; \quad b) \frac{1}{13+2\sqrt{40}} + \frac{1}{13-2\sqrt{40}} = \frac{26}{9}.$$

592. Баробарӣ барои қадом қиматҳои x дуруст аст:

$$a) (5x+1)^2=5x+1; \quad b) 4(x+3)^2=(2x+6)^2?$$

593. Касрро ихтисор намоед:

$$a) \frac{a^3 - 1}{1 - 2a + a^2}; \quad b) \frac{ax - 2x - 4a + 8}{3a - 6 - ax + 2x}.$$

594. Қимати q -ро ёбед, ки барояш фарқи решашои муодилаи $x^2-4x+q=0$ ба 2 баробар аст.

595. Муодилаи квадратии ислоҳшударо созед, ки ададҳои

$$\frac{\sqrt{2}-1}{2} \text{ ва } \frac{\sqrt{2}+1}{2} \text{ решашояш мебошанд.}$$


596. Махрачи касри $\frac{3}{2-\sqrt{3}}$ -ро аз ирратсионалӣ озод кунед.

33. ТАРЗИ ГРАФИКИИ ҲАЛЛИ МУОДИЛАХО


Муодилаи $x^3=4$ -ро дида мебароем. Мо ҳанұз тарзи ҳал кардани ин муодиларо намедонем. Агар ҳар ду қысми ин муодиларо ба $x \neq 0$ тақсим намоем, он гоҳ муодилаи ба пешина баробарқувваи $x^2 = \frac{4}{x}$ -ро ҳосил мекунем. Қимати тақрибии решаро бо ёрии графикхо ёфтап мумкин аст. Барои ин дар як ҳамвории координатавӣ графикни функцияҳои $y=x^2$ ва $y=\frac{4}{x}$ -ро (расми 9) месозем. Ин графикхо ҳамдигарро дар як нүқта мебуранд. Абсиссаи нүқтаи буриш ҳамон қимати тағийирёбандай x мебошад, ки дар он ифодаҳои x^2 ва $\frac{4}{x}$ қиматҳои якхела мегиранд. Ин аст, ки абсиссаи нүқтаи буриши графикҳои функцияҳои $y=x^2$ ва $y=\frac{4}{x}$ решай муодилаи $x^2 = \frac{4}{x}$ мебошанд. Ба 1,6 баробар будани қимати тақрибии решаш аз расм намоён аст.

Ин тарзи ҳалли муодиларо *тарзи графиккии ҳалли муодила* меноманд.

Боз як мисоли бо ин тарз ҳал кардани муодиларо муюина мекунем. Муодилаи $\sqrt{x} = 6 - x$ -ро ҳал мекунем. Соҳаи муайяни функсияи $y = \sqrt{x}$ маҷмӯи ададҳои ғайриманғай аст.



Расми 9.



Расми 10.

Графики ин функцияро дар б.П §5.17 муюна карда будем. Графики функции хатии $y=6-x$ хати рост аст. Дар як системаи координатавӣ ин графикҳоро месозем (расми 10). Графикҳо ҳамдигарро дар як нуқта мебуранд. Аз расм аён аст, ки абсиссаи ин нуқта 4 аст. Пас $x=4$ решай матлуби мудодилаи мазкур мебошад.

? | 1. Моҳияти тарзи графикии ҳалли мудодиларо дар мисоли мушаххас фаҳмонед.

597. Бо тарзи графикӣ решай мусбати мудодиларо ёбед:

$$\text{а)} \ x^2=x+2; \quad \text{б)} \ x^2+1,5x-2,5=0.$$

598. Мудодиларо аввал бо тарзи графикӣ, баъд бо ёрии формулаи решашо ҳал кунед:

$$\text{а)} \ x^2=0,5x+3; \quad \text{б)} \ x^2-4x+3=0.$$

599. Мудодиларо бо тарзи графикӣ ҳал намоед:

$$\text{а)} \ \frac{10}{x} = -x + 7; \quad \text{б)} \ \frac{8}{x} = x^2; \quad \text{в)} \ \frac{6}{x} = x^2.$$

600. Графики функцияҳои $y = \frac{1}{x}$ ва $y=ax+b$ -ро, ки дар ин чо

a ва *b* ягон ададанд, дар як системаи координатавӣ кашида, аз рӯйи онҳо муйян намоед, ки мудодилаи

$$\frac{1}{x} = ax + b$$

дорои чанд решаша буда метавонад.

601. Мудодиларо графикӣ ҳал намоед:

$$\text{а)} \ \sqrt{x} = x - 6; \quad \text{б)} \ \sqrt{x} = -x + 2; \quad \text{в)} \ \sqrt{x} = \frac{4}{x}.$$

Машқҳо барои такрор

602. Маълум, ки $\left(3\frac{2}{5}-x\right) : 4,2 = 6,24 - x$. x -ро ёбед.

603. Аҳмад ва Алӣ дар як вакт ба шаҳр, ки дар масофаи 30 км воқеъ аст, равон шуданд. Аҳмад дар як соат назар ба Алӣ 1 км зиёд роҳ гашта, ба шаҳр 1 соат пештар расид. Суръати онҳоро муйян кунед.

604. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} - \sqrt{y}} - \frac{\sqrt{y}}{\sqrt{x} + \sqrt{y}}; \quad \text{б)} \frac{\sqrt{a} + \sqrt{7}}{a - 7}.$$

605. Дар фурӯдгоҳ 800 қас интизори тайёраанд. 35%-и онҳо мардҳо мебошанд. Аз миқдори умумии занҳою қӯдакон 75%-ро занҳо ташкил медиҳанд. Дар фурӯдгоҳ чандто зан ва чандто қӯдак интизори тайёра мебошанд?

606. Маълум, ки адади 3 решай муодилаи $4x^2+bx+9=0$ аст. Коэффициенти b -ро ёбед.

Маълумоти таърихӣ

Муодилаҳои квадратӣ ва тарзҳои ҳалли онҳо дар замонҳои қадимтарин маълум буданд. Вавилониҳо қариб чор ҳазор сол пеш муодилаҳои квадратиро, ки бо ҷен кардани қитъаҳои замин алоқаманд буданд, ҳал мекарданд. Дар Юнони қадим (Пифагор, Уқлидус) муодилаҳои квадратиро бо тарзи геометри ҳал менамуданд. Аввалин шуда тарзи алгебравии ҳалли муодилаи квадратиро Диофант (асри III) пешниҳод кардааст. Аз 13 китоби ў, ки бо номи умумии «Арифметика» маълум аст, дар 6-тоаш ҷандин масъалаҳо бо ёрии муодилаи квадратӣ ҳал шудаанд. Масалан, масъалаи зерин: «Ду ададеро ёбед, ки суммаашон ба 20 ва ҳосили зарбашон ба 96 баробар аст». Диофант моҳирона тағйирёбандаро интиҳоб карда муодилаи $(10+x)(10-x)=96$ ё $100-x^2=96$, ё ки $x^2-4=0$ -ро ҳосил мекунад. Решай муодила $x=2$ -ро ёфта, баъд ададҳои матлубро ҳамчун $10+x=12$ ва $10-x=8$ ҳосил мекунад. Ҳалли $x=-2$ барои Диофант вучуд надорад, чунки математикии Юон танҳо бо ададҳои мусбат сару кор дошт.

Олими ҳинд Браҳмагупта (асри VII) қоидай ҳалли муодилаи квадратии намуди $ax^2+bx=c$ -ро, ки дар ин ҷо $a>0$ аст, баён кардааст. Қоидай Браҳмагупта моҳиятан бо қоидай имрӯза якхела аст.

Математики хоразмӣ Абӯабдулло Муҳаммад ибни Мусои Хоразмӣ (ал-Хоразмӣ) (780–850) асосгузори илми математикии асрҳои миёнаи Осиёи Марказӣ буда, ба ақидаи муаррихи маъруфи илм – американӣ Ҷорҷ Сартон математики бузургтарини замони худ ва дар мавриди ба инобат гирифтани ҳамаи вазъиятҳо, яке аз барҷастатарин математикҳои тамоми замонҳо

мебошад. Калонтарин хизмати ў дохил кардани хисоби мавқей аст. Хоразмӣ дар асари арифметикии худ «Дар бораи хисоби ҳиндӣ» рақамгузории мавқеиро, ки онро альон ҳама медонанд, пешниҳод кардааст. Дар ин рисола бо рақамҳои 0, 1, 2,..., 9, ки ҳамчун рақамҳои арабӣ маъмуланд (дар асл рақамҳои ҳиндӣ буда, дар ҳазораи 1 то милод пайдо шудаанд), тарзи ифода кардани адади дилҳоҳ нишон дода мешавад. Қоидаҳои иҷрои амалҳои арифметикӣ бо ададҳои натуралӣ, ки онҳо айнан қоидаҳои ҳозираро мемонанд ва қоидаи азрешабарорӣ (аз рӯйи 2 бор зиёд ё кам кардани адад) дар китоб низ дарҷ гардидаанд.

Асари дигари Хоразмӣ «Китоб ул муҳтасар фи ҳисоб ал-ҷабр ва-л-муқобала» зинаи нави тараққиёти математика аст. Дар асар маълумоти муҳтасар доир ба иҷрои амалҳо бо ифодаҳои алгебравӣ, баъзе мисолҳо оид ба тарзи ҳалли алгебравии секунҷаҳо ва миқдори зиёди масъалаҳо роҷеъ ба тақсимоти мерос, ки бо муодилаҳои тартиби як ифода карда мешаванд, гирд оварда шудаанд. Вале дар он диққати асосӣ ба омӯзиши муодилаҳои квадратӣ равона шудааст. Мутафаккир нишон медиҳад, ки ҳар гуна муодилаи квадратӣ бо истифодай амалиётҳои ал-ҷабр ва ал-муқобала ба яке аз намудҳои зерин оварда мешавад ($a, b, c > 0$): 1) $ax^2 = bx$; 2) $ax^2 = c$; 3) $bx = c$; 4) $ax^2 + bx = c$; 5) $ax^2 + c = bx$; 6) $bx + c = ax^2$. «Ал-ҷабр» (истилоҳи «алгебра» дар натиҷаи ба лотинӣ гардондани ин калима пайдо шудааст!) мусбат гардондани аъзоҳои манғии муодила мебошад, ки моҳияташ аз як қисм ба қисми дигари муодила гузаронидани аъзои манғии он аст.

Масалан, муодилаи $4x^2 + 30 - 18x = 18 + 2x^2 - 8x$ дар натиҷаи истифодай ал-ҷабр ба муодилаи $4x^2 + 30 + 8x = 18 + 2x^2 + 18x$ мубаддал мешавад. Акнун мувофиқи методи «ал-муқобала» аъзоҳои монандро ислоҳ бояд кард. Барои ин онҳоро муқоиса намуда, аз аъзои калон аъзои ба он монанди хурдро тарҳ кардан лозим аст: $2x^2 + 12 = 10x$. Файри ин муодиларо боз ба шакли каноникӣ ($a=1$) бояд овард, яъне ба шакли $x^2 + 6 = 5x$, чунки танҳо барои ҳамин ҳолат қоидаи ёфтани решай мусбат пешниҳод шудааст. Диққати асосӣ ба омӯзиши муодилаҳои намудҳои 4) ва -6) ҷалб карда мешавад. Онҳо дар мисоли муодилаҳои $x^2 + 10x = 39$; $x^2 + 21 = 10x$; $3x + 4 = x^2$ муҳокима мешаванд. Олим нишон медиҳад, ки муодилаҳои намуди 4) ва 6) факат якто ва танҳо якто решаш доранд (решай дигарӣ, манғӣ аст); муодилаи намуди 5) ё 2 решаш дорад ё умуман решаш надорад. Шартҳои

мавчудияти решашо, аз он чумла шарти ягона (дучанды) будани решаша, оварда мешаванд. Қоидахо барои мисолҳои мушаххас тавсиф шудаанд, вале ҳамин тавр, ки умумӣ кардан онҳо мушкилоте надорад. Қоидахо бо ёрии табдилдихиҳои геометрии фигураҳои росткунҷавӣ асоснок карда шудаанд, ки ин ба табдилдихиҳои алгебравии мо рост меоянд.

	x	5
x	x^2	$5x$
5	$5x$	25

Масалан, қоида ҳалли муодилаи $x^2+10x=39$ ин тавр асоснок карда мешавад: номаълуми x чун хат, x^2 чун квадрат, ки дар ин хат сохта шудааст, ҳосили зарби 10 x ҳамчун суммаи ду росткунҷаи тарафҳояшон x ва 5 тасвир карда мешаванд. Ин росткунҷаҳо ва квадрат фигураи шакли Г-доштai масоҳаташ ба 39 баробарро ташкил медиҳанд. Баъд ин фигура бо квадрати тарафаш 5, то квадрати масоҳаташ ба 64 баробар ҳосил шавад, пурра карда мешавад. Тарафи квадрати пурра якбора ҳам ба $x+5$ ва ҳам ба 8 баробар аст. Пас $x+5=8$ ва $x=3$. Ҷӣ тавре мебинем, Хоразмӣ решашои муодиларо бо ёрии элементҳои геометрия мёбад.

Акнун тарзи алгебравии ҳалли муодилаи $x^2+21=10x$ -ро, ки ба Хоразмӣ тааллуқ дорад, меорем.

1. Миқдори решашоро нисф намо: $10:2=5$.
2. Ин ададро бо худаш зарб намо: $5 \cdot 5=25$.
3. Аз он ададро тарҳ намо: $25-21=4$.
4. Аз решаша барор: $\sqrt{4} = 2$.
5. Ин решашоро ба нисфи решашо ҷамъ намо ё аз он тарҳ намо: $5+2=7$; $5-2=3$.

Агар ҳамаи амалиётҳои зикршударо бо як формула ифода намоем, он гоҳ формулаи

$$x = \frac{10}{2} \pm \sqrt{\left(\frac{10}{2}\right)^2 - 21}$$

-ро ҳосил мекунем. Чуноне мебинем, ҳалли Хоразмӣ бо ҳалли ҳозираамон аз рӯйи формула якхела аст.

Ҳамин тариқ, хизмати асосии илмии Хоразмӣ аз он иборат аст, ки ў аввалин шуда, алгебраро чун илми мустақил тавсиф намуд, онро ба қолаби муайян даровард ва то асри XVIII, алгебра зери таъсири вай ҳамчун назарияи муодилаҳо тавсиф карда мешуд.

Ҳамзамони Хоразмӣ, Ибни Турк ал-Хутталӣ (аз атрофи ш.Душанбе) низ бо муодилаҳои 1) –6) машғул шудааст. Вай барои ёфтани ҳал, нисбат ба Хоразмӣ таҳлили муфассал ва шаклҳои дигари исботҳои геометриро батағсил баён кардааст.

Қоидай умумии ёфтани ҳалли муодилаҳои квадратии намуди $x^2+bx=c$ дар Аврупо танҳо соли 1544 аз тарафи математики немис М. Штифел (1487–1567) баён карда шудааст. Виет низ формулаи ҳалро ҳосил карда буд, vale решоҳои манфиро эътироф намекард. Математикҳои италияйӣ Тарталя, Кардано, Бомбелли аввалин шуда, решоҳои манфиро дар асри XVI ба эътибор гирифтаанд. Тарзи ҳалли муодилаҳои квадратӣ, баъди дастрас шудани асарҳои математики нидерландӣ А. Жирар (1595–1632) ва инчунин Декарту Нютон намуди ҳозиразамонро гирифт.

Вобастагии решоҳои муодилаи квадратиро аз коэффицит-сийентҳояш соли 1591 Виет қашф кардааст. Дар ишоратҳои ҳозираи алгебравӣ, теоремаи Виет ин тавр тавсиф карда мешавад: решоҳои муодилаи $x^2-(a+b)x+ab=0$ агадҳои a ва b мебошанд.

МАШҚҲОИ ИЛОВАГӢ БА БОБИ III

Ба параграфи 8

607. Ислот кунед, ки муодила ба муодилаи квадратӣ баробаркувва аст:

- а) $(x-2)(x^2+2x+4)=x(x-4)(x+3)$;
- б) $(4+3x)^2-(5+2x)(5-2x)=10+(4x+1)^2$;
- в) $(y+7)(y^2-7y+49)-y(y+8)(y-7)=0$;
- г) $(2x+3)^3-316=(2x-1)^3$.

608. Барои қадом қиматҳои k муодилаи:

$$\text{а)} \frac{1}{k^2-1}x^2 - x + 5 = 0; \quad \text{б)} 2x^2 - x^{k-2} + 1 = 0$$

квадратӣ аст?

609. Решоҳои муодиларо ёбед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} x^2-25=0; & \text{б)} \frac{1}{4}x^2 - \frac{2}{9}=0; \\ \text{в)} -0,1y^2+22,5=0; & \text{г)} -\frac{3}{8}y^2 + 2\frac{2}{3}=0. \end{array}$$

610. Муодиларо ҳал кунед:

$$\text{а)} 7x^2-4x=0; \quad \text{б)} -3x^2+5x=0; \quad \text{в)} x^3+x=0; \quad \text{г)} 3x^3-40x=0.$$

611. Муодиларо ҳал намоед:

- а) $(x+1)^2 + (x-2)^2 = 5$; б) $(3x-4)^2 - (2x+1)^2 = -21$;
в) $(x+2)^2 = (3x-1)^2 - 13x$; г) $(x-4)(x^2+4x+16) + 28 = x^2(x-25)$.

612. Барои қадом қимати a , муодила ҳал дорад:

- а) $x^2 = a$; б) $x^2 = a^2$; в) $x^2 + 4a = 0$; г) $x^2 - 9a = 0$?

613. Ҳосили зарби ду адади пай дар пай аз суммаи онҳо 1-то зиёд аст. Ин ададҳоро ёбед.

614. Агар ба масоҳати квадрат, масоҳати секунҷаро, ки 28 см^2 аст, ҷамъ намоем, 77 см^2 -ро ҳосил менамоем. Тарафи квадратро ёбед.

615. Муодиларо бо тарзи чудо кардани квадрати пурра ҳал намоед:

- а) $x^2 - 8x - 1 = 0$; б) $x^2 + 3x - 2 = 0$;
в) $x^2 - 5x + 6 = 0$; г) $x^2 - 4x - 5 = 0$;
д) $x^2 + 7x + 12 = 0$; е) $x^2 + 9x + 14 = 0$;
ж) $9x^2 - 6x + 1 = 0$; з) $3x^2 - 2x + 4 = 0$.

616. Тарзи чудо кардани квадрати пурраро истифода карда, исбот кунед, ки қимати ифода барои қимати дилҳоҳи тағйирёбанда мусбат аст:

- а) $a^2 + 5a + 7$; б) $n^2 - 3n + 3$;
в) $\frac{x^2 - 2x + 3}{11}$; г) $\frac{p^2 - 7p + 13}{p^2 + 1}$.

Ба параграфи 9.

617. Муодиларо аз рӯйи формула ҳал қунед:

- а) $2x^2 - 5x - 3 = 0$; б) $x^2 + x - 56 = 0$;
в) $3x^2 - 8x + 5 = 0$; г) $x^2 - x - 1 = 0$;
д) $4x^2 - 4x + 1 = 0$; е) $3x^2 - 3x + 1 = 0$;
ж) $x^2 + 9x + 20,25 = 0$; з) $x^2 - 12x + 32 = 0$.

618. Барои қадом қиматҳои x баробарӣ дуруст аст:

- а) $3(x+4)^2 = 10x + 32$; б) $15(x+1)^2 = 31x + 77$;
в) $(5x+3)^2 = 5(x+3)$; г) $(5x+4)^2 = 5x+4$;
д) $(4x+5)^2 = 5x^2 + 4x$; е) $(5x+3)^2 = (3x+5)^2$;
ж) $(2x-3)^2 = 2x^2 - 7x$; з) $(2x+1)^2 = 5x^2 + 4x$?

619. Решаҳои муодиларо ёфта, дурустии онҳоро санҷед:

- а) $3x^2 - 10x + 3 = 0$; б) $x^2 - 8x - 84 = 0$;
в) $16x^2 + 8x + 4 = 0$; г) $x^2 + 14x + 33 = 0$;

$$\begin{array}{ll} \text{д) } x^2+4x+1=0; & \text{е) } 2y^2+11y+10=0; \\ \text{ж) } y^2+12y-13=0; & \text{з) } 2x^2+7x-9=0. \end{array}$$

620. Баробарй айният аст ё муодила? Агар муодила бошад, решашояшро ёбед:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } 10x^2+19x-2=10(x-0,1)(x+2); & \text{б) } x-1+(x+1)^2=(x+2)^2-2x+5; \\ \text{в) } 0,5(x-6)(x-5)=0,5x^2-5,5x+15; & \text{г) } (2x-3)(2x+3)-1=5x+(x-2)^2. \end{array}$$

621. Маълум, ки яке аз решашои $ax^2-2x+5=0$ ба 2 баробар аст. Қимати a -ро ёбед.

622. Испот кунед, ки яке аз решашои муодилаи:

$$\begin{array}{ll} \text{а) } ax^2-(a+c)x+c=0; & \text{б) } ax^2-(a-e)x-e=0 \\ \text{ба 1 баробар аст.} & \end{array}$$

623*. Испот кунед, ки агар муодилаҳои $ax^2+bx+c=0$ ва $cx^2+bx+a=0$, ки дар ин чо $a \neq 0$ ва $c \neq 0$ аст, решашо дошта бошанд, он гоҳ ин решашо нисбати ҳамдигар ададҳои чаппаанд.

624. Барои қадом қиматҳои тағириёбандай x сеаъзогии x^2+5x-6 ва дуаъзогии $3x+2$ қиматҳои баробар қабул менамоянд? Сеаъзогиҳои $2x^2-5x+4$ ва $3x^2-7x+5$ чӣ?

625. Панҷ адади бутуни пай дар пайро ёбед, ки суммаи квадратҳои се адади аввалини онҳо ба суммаи квадратҳои ду адади охирин баробар бошад.

626. Се адади ҷуфтни пай дар пайро ёбед, ки суммаи квадратҳои ду адади аввалини онҳо ба квадрати адади сеюм баробар бошад.

627. Квадрати суммаи ду адади натуралии пай дар пай аз суммаи квадрати онҳо 60 воҳид зиёд аст. Ин ададҳоро ёбед.

628. Масоҳати майдони росткунҷавӣ 160 м^2 аст. Дарозии майдон аз барааш 6 м зиёд мебошад. Андозаҳои майдонро ёбед.

629. Як тарафи росткунҷа аз тарафи дигараш 14 см дарозтар буда, диагоналаш ба 34 см баробар аст. Дарозии тарафҳои росткунҷаро ёбед.

630. Суммаи ду адад ба 8 ва ҳосили зарби онҳо ба 12 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.

631. Фарки ду адад ба 8 ва ҳосили зарби онҳо ба 240 баробар аст. Ин ададҳоро ёбед.

632*. Периметри росткунҷа ба 12 см ва суммаи масоҳатҳои квадратҳое, ки дар тарафҳои он соҳта шудаанд ба 40 см^2 баробар аст. Дарозии тарафҳои росткунҷа ёфта шавад.

633. Муодиларо ҳал намуда, дуруст будани решашоро аз рўйи теоремаи Виет санчед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} x^2 - 5\sqrt{2}x + 12 = 0; & \text{б)} x^2 + 2\sqrt{3}x - 72 = 0; \\ \text{в)} y^2 - 4y - 12 = 0; & \text{г)} z^2 - 10z + 16 = 0. \end{array}$$

634. Аввал коэффицентро ёфта, баъд муодиларо ҳал намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} ax^2 + 3x - 7 = 0, & \text{агар решаш 3 бошад;} \\ \text{б)} 3x^2 + bx + 9 = 0, & \text{агар решаш 5 бошад;} \\ \text{в)} 2x^2 - x + c = 0, & \text{агар решаш 2 бошад;} \\ \text{г)} x^2 - 6x + q = 0, & \text{агар фарки решашо 2 бошад.} \end{array}$$

635*. Исбот кунед, ки барои қимати дилҳоҳи a решашои муодилаҳои $5x^2 + bx - 17 = 0$ дорои аломати гуногунанд.

636*. Исбот кунед, ки барои қимати дилҳоҳи a муодилаи $2x^2 + 7x + (a+1)^2 = 0$ решашои мусбат надорад.

637*. Фарки решашои муодилаи $5x^2 + bx + 10 = 0$ ба 3 баробар аст. Адади b -ро ёбед.

638. Як решаш муодилаи $x^2 + 6x + q = 0$ аз дигараши 2 бор қалон аст. Адади q -ро ёбед.

639. Як решаш муодилаи $x^2 + px + 3 = 0$ аз дигараши 3 бор қалон аст. Адади p -ро ёбед.

640*. Як решаш муодилаи $3x^2 + bx + c = 0$ ба $\frac{1}{2}$, дигараши ба аъзои озод баробар аст. Ададҳои b ва c -ро ёбед.

641*. Дар муодилаи $x^2 + px + q = 0$ коэффицентҳои p ва q , ки дар ин чо $q \neq 0$ аст, решашо мебошанд. Ададҳои p ва q -ро ёбед.

642*. Муодилаи $2x^2 - 8x - 11 = 0$ -ро ҳал накарда: а) суммаи чаппай решашо; б) суммаи квадратҳои решашоро ёбед.

643*. Суммаи квадратҳои решашои муодилаи $x^2 + px - 3 = 0$ ба 10 баробар аст. Адади p -ро ёбед.

644*. Муодилаи квадратие тартиб дихед, ки решашояш ба решашои муодилаи $ax^2 + bx + c = 0$ муқобиланд.

645*. Маълум, ки x_1 ва x_2 решашои муодилаи $x^2 + px + 6 = 0$ буда, $x_1^2 + x_2^2 = 13$ аст. Адади p -ро ёбед.

646*. Маълум, ки $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = 2$ аст, ки дар ин чо x_1 ва x_2

решашои муодилаи $x^2 + x + q = 0$ мебошанд. Адади q -ро ёбед.

647*. Муодилаи квадратие тартиб дихед, ки ҳар як решаш аз ҳар як решай муодилаи $x^2 - 6x + 2 = 0$ ду воҳид кам аст.

Ба параграфи 10.

648. Муодиларо ҳал кунед:

а) $x + \frac{1}{x} = 2,5$; б) $\frac{7}{x+4} + x = 4$; в) $\frac{x^2 - 16}{x+3} = 0$;

г) $\frac{x^2 + x - 2}{x^2 - 3x + 2} = 0$; д) $\frac{x}{x+1} - \frac{x+2}{x-2} = 1$; е) $\frac{x}{2x+3} = \frac{1}{x}$;

ж) $\frac{1}{x} + \frac{2}{x+2} = 1$; з) $\frac{x+1}{6} + \frac{20}{x-1} = 4$; и) $\frac{4}{x-1} - x = 2$.

649. Муодилаи ратсионалиро ҳал намоед:

а) $\frac{6}{x^2 - 1} - \frac{2}{x-1} = 2 - \frac{x+4}{x+1}$; б) $\frac{4}{x+2} - \frac{3}{x-2} - \frac{12}{4-x^2} = \frac{1}{7}$;

в) $\frac{3}{x+2} - \frac{2x-1}{x+1} = \frac{2x+1}{(x+2)(x+1)}$; г) $\frac{4}{x} + 5 = \frac{1}{x^2}$;

д) $\frac{3x}{x-1} - \frac{2x}{x+2} = \frac{3x-6}{(x-1)(x+2)}$; е) $\frac{x-6}{x-12} - \frac{x-12}{x-6} = \frac{5}{6}$;

ж) $\frac{14x^2}{16-x^2} + \frac{11}{x-4} = \frac{49}{x+4}$; з) $\frac{12}{x-1} - \frac{8}{x+1} = 1$.

650. Координатаҳои нуқтаи буриши графики функсияро бо тири оҳ муайян намоед:

а) $y = \frac{3x-4}{2x+1}$; б) $y = \frac{x^2 - 7x + 10}{x-2}$; в) $y = \frac{x^3 - 4x^2}{x-1}$.

651. Координатаҳои нуқтаҳои буриши графики функсияҳои:

а) $y = 2x + 5$ ва $y = \frac{26}{x-2}$; б) $y = \frac{x^2 - x}{x-2}$ ва $y = 2x$ -ро ёбед.

652*. Муодилаҳоро ҳал кунед:

а) $\frac{x+3}{3(x-2)} + \frac{1+8x}{5(2+x)} = \frac{3(2x-1)}{x^2 - 4}$; б) $\frac{5x+1}{4-x} = \frac{4x+11}{16-x^2} + \frac{2x+3}{x+4}$;

$$\text{в)} \frac{9x+12}{x^3-64} - \frac{1}{x^2+4x+16} = \frac{1}{x-4}; \quad \text{г)} \frac{3}{8y^3+1} - \frac{1}{2y+1} = \frac{y+3}{4y^2-2y+1}.$$

653*. Решаҳои муодиларо ёбед:

$$\text{а)} \frac{\sqrt{3x} + \sqrt{2}}{\sqrt{3x} - \sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3x} - \sqrt{2}}{\sqrt{3x} + \sqrt{2}} = \frac{10}{3x-2}; \quad \text{б)} \frac{1-\sqrt{5}y}{1+\sqrt{5}y} + \frac{1+\sqrt{5}y}{1-\sqrt{5}y} = \frac{9y}{1-5y^2}.$$

654. Қимати тағийирёбандай y -ро ёбед, ки барояш:

- а) суммаи касрҳои $\frac{y+1}{y-5}$ ва $\frac{10}{y+5}$ ба ҳосили зарбашон баробар аст;
- б) суммаи касрҳои $\frac{2}{y-3}$ ва $\frac{6}{y+3}$ ба ҳосили тақсимашон баробар аст;
- в) фарқи касрҳои $\frac{6}{y-4}$ ва $\frac{y}{y+2}$ ба ҳосили зарбашон баробар аст.

655. Қаик дар кӯл 12 км шино карда, баъд ба муқобили чараёни дарё 11 км шино кард. Қаик ба ҳамаи роҳ 1 соат вақт сарф намуд. Суръати чараёни дарё 2 км/соат аст. Суръати шинои қаикро дар кӯл ёбед.

656. Киштӣ дар муддати 5 соат 42 км ба самти чараёни дарё ва 20 км ба муқобили чараёни дарё шино кард. Суръати чараёни дарё 2 км/соат мебошад. Суръати киштиро дар оби ором муайян намоед.

657. Қаик дар 5 соат 45 км ба самти чараёни дарё ва 22 км ба муқобили чараёни дарё шино намуд. Суръати шинои қаикро ба муқобили чараёни дарё ёбед, агар маълум бошад, ки суръати чараёни дарё 2 км/соат аст.

658. Суръати киштӣ дар оби ором 20 км/соат аст. Вай дар 3 соат 36 км ба муқобили чараёни дарё ва 22 км ба самти чараёни шино кард. Суръати чараёни дарёро ёбед.

659. Қатора дар тӯли 600 км баъди 0,25 ҳиссаи роҳро тай намудан 1,5 соат боздошта шуд. Барои ба ҷойи зарурӣ дар вақташ омада расидан, ба қатора лозим омад, ки суръаташро 15 км/соат зиёд намояд. Қатора дар роҳ чӣ қадар вақт сарф кардааст?

660. Ду тайёра дар як вакт аз як фурудгоҳ ба фурудгоҳи дигар, ки масофаашон 1800 км мебошад, парвоз намуданд. Суръати тайёраи якум назар ба суръати тайёраи дуюм 100 км/соат камтар буд, бинобар ин вай ба чойи муқарраршуда 36 дақика дертар омада расид. Суръати ҳар як тайёрапо ёбед.

661. Мошин аз шаҳри А ба шаҳри В, ки масофаи байнашон 234 км аст, равон шуд. Баъди як соат ба пешвози ўз шаҳри В мошини дуюм, ки суръаташ нисбати суръати мошини аввала 12 км/соат зиёд аст, ба роҳ баромад. Суръати ҳар як мошинро ёбед, агар маълум бошад, ки онҳо дар масофаи 108 км аз шаҳри В воҳӯрдаанд.

662. Баъди 4 соат дараф кардани Аҳмад ба ўз Алӣ ҳамроҳ шуд. Онҳо якҷоя 8 соат кор карда дарафро ба итном расонданд. Ҳар кадоми онҳо алоҳида дарафро дар чанд соат ба охир мерасонд, агар маълум бошад, ки барои ин Аҳмад 8 соат зиёд вакт сарф мекард?

663. Ду қас барои дар компьютер чоп кардани дастхат супориши гирифтанд. Пас аз 2 соат ҳамроҳ кор кардан яке аз онҳо супориши дигар гирифт ва шахси дуюм танҳо корро баъди 1 соату 20 дақика анҷом дод. Ҳар кадоми онҳо алоҳида дастхатро дар чанд соат чоп карда метавонист, агар маълум бошад, ки шахси дуюм назар ба якум барои ин 1 соату 10 дақика зиёд вакт сарф менамуд?

664*. Ду мошини пахтачин пахтаи майдонро нисбати мошини пахтачини якум 9 рӯз ва нисбати мошини пахтачини дуюм 4 рӯз камтар чамъоварӣ мекунанд. Ҳар як мошини пахтачин алоҳида пахтаро дар чанд рӯз чамъоварӣ карда метавонад?

665. Мувофиқи нақша бригада дар муддати якчанд рӯз бояд 216 асбоб созад. Бригада се рӯз аз рӯйи нақша кор карда, дигар рӯзҳо аз нақша 8-тогӣ асбоб зиёд истеҳсол кард. Дар натиҷа як рӯз пеш аз муҳлати муқарраршуда бригада аллакай 232 асбоб истеҳсол карда буд. Мувофиқи нақша супориши якрузаи бригада чӣ қадар буд?

666. Бригадаи якум 160 костюм ва дуюмаш 100 костюм бояд дӯзанд. Бригадаи якум нисбати дуюм рӯзе 10-тогӣ зиёд костюм дӯхта, супоришро 2 рӯз пеш аз муҳлат иҷро намуд. Бригадаи дуюм рӯзе чандтогӣ костюм бояд дӯзад, то ки супоришро дар муҳлати зарурӣ иҷро намояд.

667. Велосипедрон 20 км роҳи ноҳамвор ва 60 км роҳи ҳамворро дар 6 соат тай намуд. Ўроҳи ноҳамворро назар ба роҳи ҳамвор бо суръати 5 км/соат кам тай кард. Суръати велосипедрон дар ҳар як қисми роҳ ёфта шавад.

668*. Муодиларо бо тарзи графикӣ ҳал намоед:

$$\text{а)} \sqrt{x} = 4x; \quad \text{б)} \sqrt{x} = x - 2; \quad \text{в)} \sqrt{x} = \frac{1}{x}; \quad \text{г)} \sqrt{x} = \frac{8}{x}.$$

669*. Бо ёрии график муайян намоед, ки муодилаи $\sqrt{x} = ax + b$ вобаста ба аломати ададҳои a ва b , чандто решавад.

ЧАВОБҲО

461. в) $-x^2+9=0$; г) $x^2=0$. **463.** а) $x^2+4x+1=0$; е) $-3x^2-8x+5=0$.

464. а) $k \neq 0$; б) $k=-1$. **465.** а) Дар ҷорияҳои 2 ва 4; б) дар ҷорияҳои 1 ва 3. **466.** 2,75 ва 44. **467.** Ҷуфтҳи $(-3;2)$ ҳалли ҳар ду система аст. **468.** 7,5 га. **469.** $\frac{1}{3(\sqrt{2}-1)}$. **470.** а) $-\frac{4}{3}$; $\frac{4}{3}$; б) $-\sqrt{6}$; $\sqrt{6}$; в) решавад

надорад; г) $-0,2$; $0,2$; д) решавад; е) $-\frac{1}{\sqrt{2}}$; $\frac{1}{\sqrt{2}}$. **471.** а) $-0,5$;

0,5; б) -7 ; 7; в) -1 ; 1; 1; 1; г) $-0,2$; 0,2; д) 0; е) 0. **472.** а) 0; 2,5; б) 0; $\frac{4}{3}$;

в) $-\frac{7}{8}$; 0; г) 0; 0,8; д) 0; $\frac{1}{9}$; е) -2 ; 0. **473.** а) $-0,2$; 0; б) 0; 27; в) $-2,5$; 0;

г) -4 ; 0; д) 0; 18; е) 0; 2,4. **474.** а) 0; 0,5; б) 0; 0,25; в) 0; $1\frac{7}{18}$; г) 0;

2 $\frac{3}{19}$. **475.** а) 0; 1; б) -2 ; 2; в) решавад; г) 0; 1; д) -8 ; 8; е) 0; 0,4.

476. а) -7 ; 0; б) $-\sqrt{3}$; $\sqrt{3}$; в) 0; 1; г) 0,125; д) -1 ; 1; е) $-\sqrt{\frac{13}{6}}$; $\sqrt{\frac{13}{6}}$.

477. 2 ва 3. **478.** 10 см. **479.** $\frac{1}{\sqrt{\pi}}$. **480.** $\sqrt{\pi}R$. **481.** $-5\frac{43}{225}$. **482.**

а) Якумаш калон; б) якумаш калон. **483.** 1. **484.** 6 ва 12 сомонӣ.

485. а) $1 + \sqrt{7}$; б) $1 + \sqrt{3}$. **486.** а) 4; б) $\frac{225}{4}$; в) 6; г) 4; е) $\frac{1}{16}$. **488.** а) -5;

б) $\frac{1}{2}$. **489.** а) -1; 7; б) $-4 - \sqrt{17}$; $-4 + \sqrt{17}$; в) решা надорад;

г) -1; 9. **490.** а) 2; 3; в) -1; 3; г) -1; 6. **491.** а) $-\frac{1}{2}$; б) -6; 2; в) -3; 2;

г) $1 - \sqrt{2}$; $1 + \sqrt{2}$. **492.** а) $\frac{1}{3}$; 2; б) -1; 1,5; в) -2; 1,2; г) $-\frac{5}{3}$; 1. **494.**

а) $\sqrt{2} + \sqrt{3}$; б) $9 + \sqrt{18}(\sqrt{3} - 2)$. **495.** а) $(2-x)(2+x)(4+x^2)$;

б) $(2x-3y)(2x+3y)(4x^2+9y^2)$. **496.** а) 4; б) 0,25. **497.** 12. **498.** а) X_a;

б) не; в) X_a; г) не. **499.** а) X_a; б) не; в) не; г) X_a. **500.** а) X_a; б) не; в) X_a;

г) X_a. **501.** а) 1; $\frac{4}{3}$; б) -2; 12; в) -10; 9; г) $\frac{1}{2}$; 2; д) $-\frac{1}{2}$; 4; е) $\frac{1}{3}$; 3;

ж) $\frac{3}{5}$; 1; з) $\frac{1}{2}$. **502.** а) $\frac{1}{3}$; б) решা надорад; в) решা надорад; г) $\frac{1}{6}$;

$\frac{2}{3}$; д) 0,3; 0,4; е) $-\frac{3}{2}$; ж) $-\frac{2}{3}$; з) 2; 4. **503.** а) -3; 2,75; б) решা

надорад; в) $\frac{3 - \sqrt{29}}{2}$; $\frac{3 + \sqrt{29}}{2}$; г) решা надорад; д) $\frac{1}{6}$; -1,5; е) 0,5;

1,25; ж) $\frac{1}{6}$; з) $-\frac{2}{3}$; $\frac{1}{4}$. **504.** а) Барои $x = -1$ ва $x = 6$; б) барои $x = 3$ ва

$x = 4$; в) барои $x = \frac{1}{3}$ ва $x = 2$; г) барои $x = -1$ ва $x = 2$. **505.** а) Барои

$x = -1$ ва $x = 6$; б) барои $x = \frac{1}{6}$ ва $x = 1$. **506.** а) -2,5; 2; б) $\frac{-9 - \sqrt{341}}{10}$;

$\frac{-9 + \sqrt{341}}{10}$; в) -2,5; 2; г) -3; 4. **507.** а) 2; 10; б) -21; 3; в) $-\frac{1}{2}$; $\frac{1}{6}$;

$$\text{г) } \frac{1}{6}; \frac{1}{3}. \quad \mathbf{508.} \text{ а) } \frac{15 - \sqrt{161}}{2}; \frac{15 + \sqrt{161}}{2}; \text{ б) } -\frac{1}{2}; \text{ в) } 8; 12; \text{ г) } -6;$$

$$5. \mathbf{509.} \text{ а) } \frac{-3 - \sqrt{21}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{21}}{2}; \text{ б) } 0,5; \text{ в) } -\frac{1}{3}; \text{ г) реше надорад.}$$

$$\mathbf{510.} \text{ а) } \frac{7 - \sqrt{57}}{2}; \frac{7 + \sqrt{57}}{2}; \text{ б) } -1; 2; \text{ в) } \frac{-3 - \sqrt{13}}{2}; \frac{-3 + \sqrt{13}}{2};$$

$$\text{г) } \frac{7 - \sqrt{13}}{6}; \frac{7 + \sqrt{13}}{6}; \quad \mathbf{511.} \text{ а) } 1; 5; \text{ б) } 0; 5; \text{ в) } -5,5; 2; \text{ г) } 4. \quad \mathbf{512.} \text{ а) } -1;$$

$$15; \text{ б) } \frac{1}{26}; \text{ 1; в) } 1; 7,5; \text{ г) } 1; 4. \quad \mathbf{513.} \text{ а) } -1; 2 \frac{6}{7}; \text{ б) } -7; 5; \text{ в) } -0,2; 1,8;$$

$$\text{г) реше надорад; } \mathbf{514.} \text{ а) } X_a, \text{ барои } a = \frac{1}{6} \text{ ва } a = \frac{1}{2}; \text{ б) не. } \mathbf{515.}$$

$$-4. \mathbf{516.} -6. \mathbf{517.} \text{ а) } 1 \frac{10}{99}; \text{ б) } \frac{10}{99}. \quad \mathbf{518.} \text{ а) } 130; \text{ б) } 7. \quad \mathbf{519.} \text{ а) } \left(\frac{2}{3}; \frac{4}{3} \right);$$

$$\text{б) } (3; 3). \quad \mathbf{520.} 12 \text{ ё} -12. \quad \mathbf{521.} 7 \text{ ва } 9. \quad \mathbf{522.} 10, 13 \text{ ва} -13, -10. \quad \mathbf{523.} X_a, 3, 4$$

$$\text{ва } 5. \quad \mathbf{524.} X_a, 6,8 \text{ ва } 10. \quad \mathbf{525.} 15 \text{ сомонӣ. } \mathbf{526.} 15 \text{ м, } 3 \text{ м. } \mathbf{527.} 60 \text{ м, } 12 \text{ м.}$$

$$\mathbf{528.} 9 \text{ см. } \mathbf{529.} 10 \text{ см ва } 24 \text{ см. } \mathbf{530.} \text{ Чунин росткунча вучуд надорад.}$$

$$\mathbf{531.} 5 \text{ ва } 15. \quad \mathbf{532.} 5 \text{ см ва } 12 \text{ см. } \mathbf{533.} 12,5 \text{ см, } 30 \text{ см. } \mathbf{534.} 15 \text{ см. } \mathbf{535.} 10,$$

$$11. \mathbf{536.} 12 \text{ қатор. } \mathbf{537.} \frac{a}{a-1}. \quad \mathbf{538.} \text{ а) } 10 \frac{2}{3}; \text{ б) } \frac{(a-1)^2}{a}. \quad \mathbf{540.} \text{ а) Барои}$$

$$27; \text{ б) барои } \pm 7. \quad \mathbf{541.} 2, 12 \text{ ва } 84\text{-то. } \mathbf{542.} \text{ а) } 4,5 \text{ ва } 5; \text{ г) } -2,4 \text{ ва } 1,4. \quad \mathbf{543.} \text{ а) Гуногун; д) реше надорад; е) гуногун; ж) якхела ва}$$

$$\text{мусбат; з) гуногун. } \mathbf{544.} \text{ а) } -\frac{3}{4}; 2; \text{ б) } -\frac{2}{5}; 2; \text{ в) } -3; 5; \text{ г) } -3; \frac{1}{2}; \text{ д) }$$

$$-\frac{1}{6}; \frac{1}{2}; \text{ е) } \pm \sqrt{8}; \text{ ж) } \pm \sqrt{\frac{7}{3}}; \text{ з) } 0; 1 \frac{2}{7}. \quad \mathbf{545.} -4; p = -2. \quad \mathbf{546.} -0,5; q$$

$$= -6,25. \quad \mathbf{547.} \frac{5}{7}; \text{ б) } -23 \frac{1}{7}. \quad \mathbf{548.} -\frac{7}{16}; c = -7. \quad \mathbf{549.} 5; 7; q = 35. \quad \mathbf{550.}$$

$-2,75; 3,25; c = -17 \frac{7}{8}$. **551.** а) $-\frac{8}{15}$; б) $17 \frac{1}{9}$. **553.** а) $x^2 - 12x + 35 = 0$; 3) $x^2 - 0,1x - 0,02 = 0$; и) $x^2 - 0,2x - 0,15 = 0$.

554. а) $2x - 3$; б) $\frac{3-a}{2}$. **555.** 2. **556.** а) 0; 6; б) $-3,75$; 0. **557.** (0,2; 0)

ва (0; -2,2). **558.** а) 0; 1; б) $-1; 1,5$; в) 3; г) 1; 6; д) $\frac{2}{9}$. **559.** а) 1,5; б)

1; 6,5; в) 2; 5; г) 1,5; 3; д) $-1,5; 2$; е) $-2\frac{2}{3}$; 0; ж) 1; 2; з) $-0,25$; 0;

и) -4 ; 1. **560.** а) $-4; 7$; б) $\frac{7}{3}$; 6; в) 0,6; 4; г) $-\frac{5}{3}$; 12; д) -20 ;

40; е) $-24; 20$; ж) $-36; 30$; з) $\frac{1}{2}$. 2. **561.** а) $-1,8; 5$; б) $-\frac{2}{3}$; 6; в) $3 \pm \sqrt{5}$;

г) $\frac{-3 \pm \sqrt{513}}{4}$; д) 2; е) 3; ж) -6 ; 6; з) 13. **562.** а) Барои $x = -3\frac{1}{7}$;

$x = \frac{2}{3}$; $x = 14$. **564.** а) $-\frac{11}{7}$; 2; б) 5; в) $-3; \frac{2}{3}$; г) $-0,25$. **565.** а) Реша

надорад; б) $-\frac{4}{7}; \frac{3}{2}$; в) $\frac{3 \pm \sqrt{29}}{4}$; г) $\frac{3 \pm \sqrt{3}}{4}$. **566.** а) $\frac{9}{17}$; 3; б) $-\frac{13}{7}$;

1; в) $-1; 5$; г) $-3; 0,8$. **567.** а) 4; б) $-5,5; 6$; в) 0; г) $5 \pm \sqrt{34}$. **568.** а) 0;

$\frac{9 \pm \sqrt{97}}{2}$; б) $\frac{4}{3}; \frac{7}{3}$; в) $\frac{5 \pm \sqrt{17}}{4}$; г) $-\frac{1}{9}$; 1. **569.** а) Не; б) не. **570.** 72.

572. 27. **573.** а) \sqrt{x} ; б) \sqrt{y} . **574.** $\frac{2}{5}$. **575.** $\frac{2}{9}$. **576.** 10 км/соат. **577.**

3 км/соат. **578.** 60 ва 40 км/соат. **579.** 80 ва 60 км/соат. **580.** 15 ва 18 км/соат. **581.** 40 ва 50 км/соат. **582.** 80 км/соат. **583.** 36 ва 48

км/соат. **584.** Дар 3 ва 5 соат. **585.** 30 ва 20 соат. **586.** Дар $3\frac{3}{7}$

соат. **587.** 36 ва 40 км/соат. **588.** 3 ва 5 рӯз. **589.** 7 кас. **590.** 40 ва

60 дона тухм. **592.** а)Барои $x=-0,2$ ва $x=0$; б) барои хар гуна x .

593. а) $\frac{a^2 + a + 1}{a - 1}$; б) $\frac{x - 4}{3 - x}$. **594.** 3. **595.** $x^2 - \sqrt{2}x + \frac{1}{4} = 0$. **596.**

$3(2 + \sqrt{3})$. **602.** 7 $\frac{51}{400}$. **603.** 6 км/соат ва 5 км/соат. **604.** а) $\frac{x + y}{x - y}$;

б) $\frac{1}{\sqrt{a} - \sqrt{7}}$. **605.** 390 зан ва 130 кӯдак. **606.** -15. **608.** а) Барои $k \neq -1$ ва $k \neq 1$; б) барои $k=2$, $k=3$ ва $k=4$. **609.** а) ± 5 ; б) $\pm \frac{2\sqrt{2}}{3}$;

в) ± 15 ; г) $\pm \frac{8}{3}$; **610.** а) 0; $\frac{4}{7}$; б) 0; $\frac{5}{3}$; в) 0; г) $-\frac{\sqrt{40}}{3}$; 0; $\frac{\sqrt{40}}{3}$. **611.**

а) 0; 1; б) 2; 3,6; в) $-\frac{1}{8}$; 3; г) $\pm 1\frac{1}{5}$. **612.** а) Барои $a \geq 0$; б) барои

хар гуна a ; в) барои $a \leq 0$; г) барои $a \geq 0$. **613.** -1 ва 0 ё 2 ва 3.

614. 7 см. **615.** а) $4 \pm \sqrt{17}$; б) $\frac{-3 \pm \sqrt{17}}{2}$; в) 2; 3; г) -1; 5; д) -4; -3;

е) -7; -2; ж) $\frac{1}{3}$; з) решা надорад. **617.** а) $-\frac{1}{2}$; 3; б) -8; 7; в) 1; $\frac{5}{3}$;

г) $\frac{1 \pm \sqrt{5}}{2}$; д) $\frac{1}{2}$; е) решা надорад; ж) -4,5; з) 4; 8. **618.** а) -2; $-2\frac{2}{3}$;

б) -2; $2\frac{1}{15}$; в) $-\frac{6}{5}$; $\frac{1}{5}$; г) -0,8; -0,6; д) $-2\frac{3}{11}$; -1; е) ± 1 ; ж) решা

надорад; з) ± 1 . **619.** а) $\frac{1}{3}$; 3; б) -6; 14; в) решা надорад; г) -11; -3;

д) $-2 \pm \sqrt{3}$; е) $\frac{-11 \pm \sqrt{41}}{4}$; ж) -13; 1; з) -4,5 1. **620.** а) ва в)

айниятанд; б) 9; г) -2; $2\frac{1}{3}$. **621.** -0,25. **624.** Барои $x=-4$ ва $x=2$;

барои $x=1$. **625.** $-2, -1, 0, 1, 2$ ё $10, 11, 12, 13, 14$. **626.** $-2, 0, 2$ ё $6, 8, 10$. **627.** 5 ва 6. **628.** 10 ва 16 м. **629.** 16 ва 30 см. **630.** 2 ва 6.

631. -20 ва -12 ё 12 ва 20. **632.** 2 ва 4 см. **633.** а) $2\sqrt{2}$; $3\sqrt{2}$;

б) $-6\sqrt{3}$; $4\sqrt{3}$; в) $-2; 6$; г) $2; 8$. **634.** а) $a = -\frac{2}{9}$; $10, 5$; б) $\epsilon = -16, 8$;

0, 6; в) $c = -6$; $-\frac{3}{2}$; г) $q = 8; 4; 2$. **637.** $\pm\sqrt{425}$. **638.** 8. **639.** ± 4 . **640.**

$\epsilon = -\frac{3}{2}$ ва $c = 0$. **641.** $p = 1, q = -2$. **642.** а) $-\frac{8}{11}$; б) 27. **643.** ± 2 .

644. $ay^2 - \epsilon y + c = 0$. **645.** ± 5 . **646.** $-\frac{1}{2}$. **647.** $x^2 - 2x - 6 = 0$. **648.** а) $\frac{1}{2}$;

2; б) ± 3 ; в) ± 4 ; г) -2 ; д) $-4; 0$; е) $-1; 3$; ж) $-1; 2$; з) 11; 13; и) $-3; 2$. **649.**

а) 2; б) 5; в) 1; г) $-1; 0, 2$; д) -3 ; е) $8, 4; 24$; ж) $-5\frac{5}{7}$; з) $-3; 7$. **650.**

а) $\left(\frac{4}{3}; 0\right)$; б) $(5; 0)$; в) $(0; 0)$; (4; 0). **651.** а) $(-4, 5; -4)$ ва $(4; 13)$;

б) $(0; 0)$ ва $(3; 6)$. **652.** а) $\frac{23}{29}; \frac{87}{29}$; б) $-\frac{19}{7}; 1$; в) 0; г) $-\frac{1}{3}$. **653.** а) 1;

б) 0, 4; 0, 5. **654.** а) $y = -11$; б) $y = 15$; в) $y = 6$. **655.** 24 км/соат. **656.**

12 км/соат. **657.** 11 км/соат. **658.** 2 км/соат. **659.** 10 соат. **660.**

500 ва 600 км/соат. **661.** 42 ва 54 км/соат. **662.** 24 ва 16 соат.

663. 4 соату 40 дақ. ва 5 соату 50 дақ. **664.** 15 ва 10 рұз. **665.** 24

асбоб. **666.** 10 костюм. **667.** 10 ва 15 км/соат.

НОБАРОБАРИХО

**§ 11. НОБАРОБАРИХОИ АДАДӢ ВА
ХОСИЯТҲОИ ОНҲО**

**34. МУҚОИСАИ АДАДҲО.
НОБАРОБАРИХОИ АДАДӢ**

Дар амалия муқоисаи ададҳо васеъ истифода карда мешавад. Масалан, духтур ҳарорати шахси касалро бо ҳарорати мүқаррарӣ, ҳаррот андозаҳои детали сүфтакардаашро бо андозаҳои детали эталонӣ муқоиса менамояд. Натиҷаҳои муқоисаи ду ададро дар намуди баробарӣ ё нобаробарӣ менависанд. Барои ифода қардани ин натиҷа аломатҳои математикӣ = (баробар), > (калон) ё < (хурд)-ро истифода мекунанд.

Мисолҳои муқоисаи ададҳоро меорем.

1. Касрҳои одии $\frac{7}{9}$ ва $\frac{5}{8}$ -ро муқоиса менамоем. Барои ин онҳоро ба маҳрачи умумӣ меорем:

$$\frac{7}{9} = \frac{56}{72}; \quad \frac{5}{8} = \frac{45}{72}.$$

Азбаски $56 > 45$ аст, пас $\frac{7}{9} > \frac{5}{8}$ мебошад.

2. Касрҳои даҳии 1,2772 ва 1,2782-ро дида мебароем. Рақамҳои дар разрядҳои воҳидҳо, даҳякиҳо ва садякиҳо буда якхелаанд, вале дар разряди ҳазорякиҳои касри якум рақами 7 ва дар разряди ҳазорякиҳои касри дуюм рақами 8 навишта шудааст. Азбаски $7 < 8$ аст, пас $1,2772 < 1,2782$.

3. Касри одии $\frac{7}{20}$ ва касри даҳии 0,35-ро муқоиса мекунем.

Касри $\frac{7}{20}$ -ро ба касри даҳӣ баргардонида мебинем, ки

$\frac{7}{20} = 0,35$ аст. Яъне ин ду каср ба ҳам баробаранд.

4. Ададҳои манфии -17 ва -19 -ро муқоиса менамоем. Қимати мутлақи адади якум аз қимати мутлақи адади дуюм хурд аст. Пас, адади якум аз адади дуюм калон мебошад, яъне $-17 > -19$ аст.

Аз ин мисолҳо чунин хулосаи умумӣ бармеояд: *Барои ададҳои дилҳоҳи a ва b аз вобастагиҳои $a=b$, $a>b$, $a<b$ фақат ва фақат яктоаши ҷой дорад.*

Дар боло ин ё он тарзи муқоисаи ададҳоро вобаста ба намуди мушаххаси онҳо истифода намудем. Пурсида мешавад, ки оё чунин тарзи муқоиса вуҷуд надорад, ки вай ҳамаи ҳолатҳои имконпазирро дар бар бигирад. Ин тарз ин аст: фарқи ададҳоро ҳисоб карда, муайян мекунанд, ки ин фарқ адади мусбат, адади манғӣ ё баробари нул аст. Ин тарзи умумии муқоисаи ададҳо ба таърифи зерин такя менамояд:

Таъриф. Адади a аз адади b калон аст ($a>b$), агар фарқи $a-b$ адади мусбат бошад; адади a аз адади b хурд аст ($a<b$), агар фарқи $a-b$ адади манғӣ бошад. Агар фарқи $a-b$ баробари нул бошад, он гоҳ ададҳои a ва b баробаранд ($a=b$).

Аз таъриф бармеояд, ки ҳар гуна адади мусбат аз нул калон ва ҳар гуна адади манғӣ аз нул хурд аст.

Дар хати рости координатавӣ адади калон бо нуқтаи росттар ҷойгирбуда тасвир шуда, адади хурд бо нуқтаи чаптар ҷойгирбуда тасвир меёбад. Дар ҳақиқат, агар a ва b ду адади дилҳоҳ бошанд, он гоҳ фарқи онҳоро бо c ишорат карда, мебинем, ки $a=b+c$ мешавад. Агар c адади мусбат бошад, он гоҳ нуқтаи координатааш $b+c$ дар тарафи рости нуқтаи координатааш b ҷойгир аст. Рафту агар c адади манғӣ бошад, он гоҳ нуқтаи координатааш $b+c$ дар тарафи чапи нуқтаи координатааш b ҷойгир мешавад (расми 11). Пас, агар $a>b$ бошад, он гоҳ нуқтаи координатааш a росттар аз нуқтаи координатааш b ва агар $a<b$ бошад, чаптар аз он ҷойгир мешавад.



Расми 11.

Масалан, дар тири координатавӣ адади $-0,075$ аз тарафи рости адади $-\frac{4}{11}$ ва адади $3,2$ аз тарафи чапи адади $4,1$ ҷойгир мешаванд, чунки $-0,075 > -\frac{4}{11}$ ва $3,2 < 4,1$ аст.

Э з о ҳ. Дар қатори аломатҳои нобаробариҳои $>$ ва $<$ аломатҳои \geq (калон ё баробар) ва \leq (хурд ё баробар), ки аломатҳои *нобаробариҳои гайриқатъӣ* ном доранд, низ истифода карда мешаванд. Нобаробарии $a \geq b$ нишон медиҳад, ки $a > b$ ё $a = b$ аст, яъне a аз b хурд нест. Масалан, $12 \geq 2$, $7 \leq 7$, $4 \geq 4$, $a \geq b$ ва $c \leq d$ нобаробариҳои гайриқатъиянд.

Акнун истифодаи таърифи дар боло баёншударо дар ҳалли масъалаҳо дида мебароем.

Мисоли 1. Исботmekунем, ки нобаробарии

$$(a+2)(a+4) > (a+1)(a+5)$$

барои қиматҳои дилҳоҳи a дуруст аст.

Фарқи қисмҳои чап ва рости нобаробариро тартиб дода, онро табдил медиҳем:

$$[(a+2)(a+4)] - [(a+1)(a+5)] = a^2 + 2a + 4a + 8 - (a^2 + a + 5a + 5) = 3.$$

Фарқи мазкур, чӣ тавре мебинем, барои ҳар як қимати a мусбат аст. Пас, мувофиқи таъриф нобаробарии мазкур барои қимати дилҳоҳи a дуруст мебошад.

Мисоли 2. Исботmekунем, ки агар $\frac{m}{n}$ касри дуруст бошад, он гоҳ,

$$\frac{m}{n} < \frac{m+1}{n+1}.$$

Азбаски касри $\frac{m}{n}$ касри дуруст аст, пас $m < n$ мебошад.

$$\text{Бинобар ин қимати фарқ } \frac{m}{n} - \frac{m+1}{n+1} = \frac{m(n+1) - n(m+1)}{n(n+1)} =$$

$$= \frac{m-n}{n(n+1)} \text{ хурд аз нул аст, чунки } m-n < 0. \text{ Пас, нобаробарӣ дуруст аст.}$$

М и с о л и 3. Исбот мекунем, ки суммаи квадратҳои ду адади дилҳоҳ аз дучандай ҳосили зарби онҳо хурд нест, яъне

$$a^2 + b^2 \geq 2ab.$$

Фарқи қисмҳои чап ва рости нобаробариҳоро ҳисоб мекунем:

$$(a^2+b^2)-2ab=a^2-2ab+b^2=(a-b)^2.$$

Азбаски барои ҳамаи қиматҳои a ва b ифодаи $(a-b)^2$ манғӣ нест, яъне $(a-b)^2 \geq 0$, пас нобаробарии мазкур барои қиматҳои дилҳоҳи a ва b дуруст аст.

- ?** **1.** Тарзҳои муқоисаи ададҳоро, ки барои ҳалли мисолҳои 1–4 истифода шудаанд, номбар кунед. **2.** Таърифи умумии муқоисаи ададҳоро баён намоед ва бо мисолҳои ададӣ онро шарҳ дидед. **3.** Чӣ гуна нобаробариро нобаробарии гайрикатъӣ меноманд?

670. Таърифи нобаробарии ададиро истифода карда, ба ҷойи нуқтаҳо яке аз алломатҳои $=$, $>$, $\ddot{<}$ -ро чунон гузоред, ки баробарӣ ё нобаробарии ҳосилшуда дуруст бошад:

- а) $\frac{8}{9} \dots \frac{5}{6}$; б) $-\frac{35}{8} \dots -4\frac{3}{8}$; в) $0,002\dots 0,05$;
 г) $0,012\dots -1,012$; д) $4\frac{1}{5} \dots 4\frac{1}{6}$; е) $-3\frac{1}{12} \dots -3\frac{1}{20}$.

671. Ададҳои a ва b -ро муқоиса кунед, агар $a-b$ баробари: -4 ; 2 ; 0 бошад.

672. Ададҳои a ва b -ро муқоиса намоед, агар:

- а) $a-b=-0,2$; б) $a-b=0$; в) $a-b=1,7$ бошад.

673. Якчанд қимати a -ро ёбед, ки барояш нобаробарӣ дуруст аст:

- а) $a+1>4$; б) $a+2>2,1$; в) $a+3>3$; г) $a-4<-4$.

674. Кадоме аз нобаробариҳо барои қимати дилҳоҳи a дуруст аст:

- а) $a+1>a$; б) $a>-a$; в) $-a>a$; г) $a^2>0$?

675. Маълум, ки $a < b$ аст. Оё фарқи $a-b$ ба адади: $3,7$; -2 ; 0 баробар шуда метавонад?

676. Қимати ифодаҳои $4a(a+2)$ ва $(2a+3)(2a+1)$ -ро ҳангоми: $a=-2$; $a=0$; $a=20$ будан муқоиса кунед. Исбот кунед, ки барои

қимати дилхоҳи a қимати ифодаи якум аз қимати ифодаи дуюм хурд аст.

677. Исполт кунед, ки нобаробарӣ барои қимати дилхоҳи тағйирёбанда дуруст аст:

а) $(a-1)^2 > -1$; б) $(a+\varepsilon)^2 > -2$; в) $y(y+4) > 4y - 0,5$; г) $a(a+\varepsilon) > a\varepsilon - 1$.

678. Нобаробариро исполт кунед:

а) $x^2 - 3x + 2 > x(x-3)$;	б) $x(x+6) < (x+2)(x+4)$;
в) $(a-2)^2 > a(a-4)$;	г) $(2x-1)(2x+1) < 4x^2$.

679. Дуруст будани нобаробариро нишон дихед:

а) $2\varepsilon^2 - 4\varepsilon + 1 > 2\varepsilon(\varepsilon-2)$;	б) $(4y-1)(4y+1) < 16y^2 + 0,1$;
в) $(5y-8)^2 > 8y(3y-10)$;	г) $(c+1)(c+6) < (c+3)(c+4)$.

680. Оё баробарӣ барои қимати дилхоҳи тағйирёбанда дуруст аст:

а) $4x(x+0,25) > (2x-1)(2x+1)$;	б) $x(x+8) < (x+5)(x+3)$;
в) $(x-1)(x+1) < x^2 + 1$;	г) $(7+2x)(7-2x) < 49 - x(4x+1)$.

681*. Исполт кунед, ки агар a , ε , c ададҳои мусбат ва $a > \varepsilon$ бошад, он гоҳ:

$$\text{а)} \frac{a+c}{\varepsilon+c} < \frac{a}{\varepsilon}; \quad \text{б)} \frac{\varepsilon+c}{a+c} > \frac{\varepsilon}{a}.$$

682. Нобаробариро исполт кунед:

а) $a(a+\varepsilon) \geq a\varepsilon$;

б) $2a\varepsilon \leq a^2 + \varepsilon^2$;

в) $a(a-\varepsilon) \geq \varepsilon(a-\varepsilon)$;

г) $a^2 - a\varepsilon + \varepsilon^2 \geq a\varepsilon$.

683. Ҷудокуни квадрати пурраро истифода карда, исполт намоед, ки барои қимати дилхоҳи a нобаробарӣ дуруст аст:

а) $a^2 - 4a + 5 > 0$;	б) $a^2 + 50 > 12a$;
в) $9a^2 - 5a + 2 > a^2 + a$;	г) $a^2 - 2a < 40a^2 - 10a + 1$.

684. Исполт кунед, ки суммаи адади мусбати дилхоҳ ва адади ба он чаппа аз 2 хурд нест, яъне агар $a > 0$ бошад, он гоҳ

$$a + \frac{1}{a} \geq 2.$$

685*. Исполт кунед, ки ҳангоми мусбат будани ададҳои a ва ε нобаробарии

$$\frac{a}{\varepsilon} + \frac{\varepsilon}{a} \geq 2$$

дуруст аст.

686. Нобаробариро исбот намоед:

$$\text{а)} \frac{a^2 + 1}{2} \geq a;$$

$$\text{б)} \frac{a}{a^2 + 1} \leq \frac{1}{2}.$$

687*. Исбот кунед, ки агар $a \geq 0$ ва $b \geq 0$ бошад, он гох

$$\frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab} \text{ аст.}$$

688*. Исбот кунед, ки агар a ва b ададҳои мусбат бошанд, он гоҳ нобаробарии

$$a^3 + b^3 \geq ab(a + b)$$

дуруст аст.

Машқҳо барои такрор

689. Касрро ихтисор кунед:

$$\text{а)} \frac{x^2 - 6x + 9}{21 - 7x};$$

$$\text{б)} \frac{4x^2 - 12x + 9}{(3 - 2x)^2}.$$

690. Муодиларо ҳал кунед:

$$\text{а)} \frac{4}{x} = 1 + \frac{1}{x-1};$$

$$\text{б)} \frac{4}{5x-1} = 5x - 4.$$

691. Ифодаи $2,3\sqrt{5} - \sqrt{20} - \sqrt{\frac{1}{5}}$ -ро сода намоед.

692. Системаро ҳал намоед:

$$\begin{cases} 3x + 5y = 7, \\ -2x + 3y = 5. \end{cases}$$

693*. Қатораи боркаш 1 км дарозӣ дошта, бо суръати 50 км/
соат ҳаракат мекунад. Дар қадом муддати вақт қатора аз нақби
дарозиаш 1 км мегузараад?

35. ХОСИЯТҲОИ НОБАРОБАРИҲОИ АДАДӢ

Хосиятҳои асосии нобаробариҳои ададиро дида мебароем.
ОНҲО бо теоремаҳои зерин баён карда мешаванд.

Теорема и 1. Агар $a > b$ бошад, он гоҳ $b < a$ аст; агар $a < b$ бошад, он гоҳ $b > a$ аст.

Дар ҳақиқат, агар $a - b$ адади мусбат бошад, он гоҳ адади ба он мүкобил, ки ба фарқи $b - a$ баробар аст, адади манғы мебошад ва баръакс, хангоми адади манғы будани $a - b$ фарқи $b - a$ адади мусбат аст.

Теорема и 2. Агар $a < b$ ва $b < c$ бошад, он гоҳ $a < c$ аст.

Нишон додан даркор аст, ки фарқи $a - c$ адади манғист. Ба ин фарқ ададҳои b ва $-b$ -ро чамъ карда ҳосил мекунем:

$$a - c = a - c + b - b = (a - b) + (b - c).$$

Мувофиқи шарт $a < b$ ва $b < c$ аст. Аз ҳамин сабаб чамъшавандои $a - b$ ва $b - c$ ададҳои манғианд. Пас, суммаи онҳо низ адади манғы мебошад. Аз ин ҷо $a < c$.

Айнан ҳамин тавр исбот кардан мумкин аст, ки агар $a > b$ ва $b > c$ бошад, он гоҳ $a > c$ аст.



Расми 12.

Тасвири геометрии ин ҳосиятҳо дар расми 12 оварда шудааст.

Теорема и 3. Агар $a < b$ бошад, он гоҳ барои адади дилҳоҳи с нобаробарии $a + c < b + c$ ҷой дорад.

Мувофиқи шарт $a < b$ аст, бинобар ин $a - b$ адади манғист. Аз ҳамин сабаб фарқи $(a + c) - (b + c)$, ки ба $a - b$ баробар аст, низ адади манғы мебошад. Пас, $a + c < b + c$ аст.

Ҳамин тарик, агар ба ҳар ду қисми нобаробарӣ адади дилҳоҳ чамъ карда шавад, аломати нобаробарӣ аз ин тафйир намеёбад.

Хулосаи 1. Агар аз ҳар ду қисми нобаробарӣ ягон адад тарҳ карда шавад, он гоҳ аломати нобаробарӣ тафйир намеёбад.

Дар ҳақиқат, агар $a < b$ бошад, он гоҳ мувофиқи теоремаи 3 $a + (-c) < b + (-c)$ ё $a - c < b - c$ мебошад.

Хулосаи 2. Адади дилҳоҳро аз як қисми нобаробарӣ ба қисми дигараш бо тафйир додани аломаташ гузаронидан мумкин аст.

Бигузор $a < b + c$ аст. Аз ҳар ду қисми ин нобаробарӣ адади c -ро тарҳ карда, мувофиқи хулосаи 1 ҳосил мекунем: $a - c < b + c - c$. Аз ин ҷо $a - c < b$.

Теорема и 4. Агар $a < b$ ва с адади мусбат бошад, он гоҳ $ac < bc$ аст. Агар $a < b$ ва с адади манфӣ бошад, он гоҳ $ac > bc$ аст.

Фарқи $ac - bc$ -ро ба намуди ҳосили зарб тасвир мекунем:

$$ac - bc = c(a - b).$$

Азбаски $a < b$ аст, пас $a - b$ адади манфист. Агар $c > 0$ бошад, он гоҳ ҳосили зарб $c(a - b)$ адади манфӣ мебошад. Бинобар ин $ac < bc$ аст. Агар $c < 0$ бошад, он гоҳ ҳосили зарб $c(a - b)$ адади мусбат мебошад. Пас, $ac > bc$ аст.

Масалан, ҳар ду қисми нобаробарии $\frac{1}{4} < 0,26$ -ро ба 3 зарб

намуда, нобаробарии $\frac{3}{4} < 0,78$ -ро ҳосил менамоем. Агар худи ҳамон нобаробариро ба -4 зарб намоем, нобаробарии $-1 > -1,04$ ҳосил мешавад.

Қайд кардан ба маврид аст, ки аз теоремаи 4 ҳангоми $c = -1$ будан бармеояд: **агар $a < b$ бошад, он гоҳ $-a > -b$ аст.**

Хулосаи 3. Агар $a < b$ ва с адади мусбат бошад, он гоҳ

$\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ аст. Агар $a < b$ ва с адади манфӣ бошад, он гоҳ $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ аст.

Дар ҳақиқат, агар $c > 0$ бошад, он гоҳ $\frac{1}{c} > 0$ аст ва аз рӯйи

теоремаи 4 $a \cdot \frac{1}{c} < b \cdot \frac{1}{c}$ ё $\frac{a}{c} < \frac{b}{c}$ аст. Агар $c < 0$ бошад, он гоҳ

$\frac{1}{c} < 0$ ва мувофиқи теоремаи 4 $a \cdot \frac{1}{c} > b \cdot \frac{1}{c}$ ё $\frac{a}{c} > \frac{b}{c}$ аст.

Масалан, ҳар ду қисми нобаробарии $0,99 < 1$ -ро мувофиқан ба 3 ва ба -9 тақсим карда, нобаробариҳои $0,33 < \frac{1}{3}$ ва $-0,11 > -\frac{1}{9}$ -ро ҳосил мекунем.

Хулосаи 4. Агар ҳосили зарби ададҳои a ва b адади мусбат ва $a < b$ бошад, он гоҳ $\frac{1}{a} > \frac{1}{b}$ мешавад.

Барои исбот кифоя аст, ки ҳар ду қисми нобаробарии $a < b$ -ро ба адади мусбати ab тақсим намоем.

Рафту агар $a < b < 0$ бошад, он гоҳ аз $a < b$ нобаробарии $\frac{1}{a} < \frac{1}{b}$ бармеояд.

М и с о л. Ба периметри квадрати тарафаш ба a см баробар, баҳо медиҳем, агар маълум бошад, ки $4,1 \text{ см} \leq a \leq 4,2 \text{ см}$ аст.

Пеш аз ҳама қайд менамоем, ки ба бузургӣ баҳо додан маънои нишон додани ду ададеро дорад, ки ин бузургӣ аз якеаш хурд набуда, аз дигараш калон нест.

Периметри квадрат мувофиқи формулаи $p=4a$ ҳисоб карда мешавад. Ҳар ду қисми нобаробариҳои $4,1 \leq a$ ва $a \leq 4,2$ -ро ба 4 зарб карда, натиҷаро дар намуди нобаробарии дучандা менависем:

$$4,1 \cdot 4 \leq 4 \cdot a \leq 4,2 \cdot 4; \quad 16,4 \leq p \leq 16,8.$$

Инак, периметри квадрати мазкур аз $16,4$ см калон, вале аз $16,8$ см хурд мебошад.

?

1. Теоремаҳои 1–4-ро, ки ҳосиятҳои асосии нобаробариҳои ададиро ифода мекунанд, баён кунед. 2. Агар ҳар ду тарафи нобаробариро ба нул зарб кунем, чӣ ҳосил мешавад? 3. Теоремаҳои 2–4-ро барои нобаробариҳои дорои аломати $>$ баён кунед ва онҳоро исбот намоед.

694. Маълум, ки $a < b$ аст. Ададҳои a ва $b+1$; $a-2$ ва b ; $a-4$ ва $b+3$; $a+2$ ва $b-2$ -ро, агар мумкин бошад, муқоиса кунед.

695. Ба ҳар ду қисми нобаробарии $-1 < 2$ ададро ҷамъ кунед:

- а) 4; б) -3 ; в) $2,3$; г) $-2x$; д) $a+b$; е) $a-b$.

696. Аз ҳар ду қисми нобаробарии $2 > 1$ ададро тарҳ кунед:

- а) 2; б) -5 ; в) $4,1$; г) $-3y$; д) a^2 ; е) a^2-b^2 .

697. Ҳар ду қисми нобаробарии $-3 < 4$ -ро ба 2; ба 1; ба $\frac{1}{2}$; ба -1 зарб намоед.

698. Ҳар ду қисми нобаробарии $8 > -2$ -ро ба 3; ба -3 ; ба -1 ; ба 4 тақсим намоед.

699. Маълум, ки: а) $a-2 > b-2$ ва $b > 3$; б) $a-7 > b-7$ ва $a < -10$;

в) $6a > 6b$ ва $b > \frac{1}{3}$; г) $-3a > -3b$ ва $b < -\frac{1}{2}$ нобаробариҳои дурустанд. Аломати ададҳои a ва b чӣ гунаанд?

700. Нобаробарии $a > \varepsilon$ дуруст аст. Нобаробариеро нависед, ки он ҳангоми:

- а) ба ҳар ду қисми нобаробарии мазкур чамъ намудани адади 3 ҳосил мешавад;
- б) аз ҳар ду қисми нобаробарии мазкур тарх намудани адади 4 ҳосил мешавад;
- в) ба 7 зарб намудани ҳар ду қисми нобаробарии мазкур ҳосил мешавад;
- г) ба $-2,3$ зарб намудани ҳар ду қисми нобаробарии мазкур ҳосил мешавад;
- д) ба 4 тақсим кардани ҳар ду қисми нобаробарии мазкур ҳосил мешавад;
- е) ба -1 тақсим кардани ҳар ду қисми нобаробарии мазкур ҳосил мешавад.

701. Маълум, ки $a < \varepsilon$ аст. Ба ҷойи * аломати $< \text{ ё } >$ -ро гузоред, ки нобаробарии дуруст ҳосил шавад:

$$\text{а)} -2,7a * -2,7\varepsilon; \quad \text{б)} 0,11a * 0,11\varepsilon; \quad \text{в)} \frac{a}{5} * \frac{\varepsilon}{5}; \quad \text{г)} -\frac{a}{3} * -\frac{\varepsilon}{3}.$$

702. Аломати адади a чӣ гуна аст, агар маълум бошад, ки:

$$\text{а)} 3a < 2a; \quad \text{б)} 9a > 4a; \quad \text{в)} -2a < 2a; \quad \text{г)} -6a > 2a ?$$

703. Маълум, ки $a > \varepsilon$ аст. Дар асоси қадом теоремаҳо тасдиқ кардан мумкин аст, ки нобаробарии зерин дуруст аст:

$$\begin{array}{lll} \text{а)} -2a < -2\varepsilon; & \text{б)} \frac{a}{3} > \frac{\varepsilon}{3}; & \text{в)} 3a + 9 > 3\varepsilon + 9; \\ \text{г)} 0,1a - 0,6 > 0,1\varepsilon - 0,6; & \text{д)} 2 - a < 2 - \varepsilon; & \text{е)} 3 - \frac{a}{2} < 3 - \frac{\varepsilon}{2} ? \end{array}$$

704. Нобаробариро сода намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} 2m^2 - 5m + 6 > 2m^2 - 10m + 5; & \text{б)} (a - 3)^2 < (4 + a)(4 - a); \\ \text{в)} (x - 1)(x + 2) > (x + 1)(x - 2); & \text{г)} (\varepsilon - 2)(\varepsilon^2 + 2\varepsilon + 4) < \varepsilon^3. \end{array}$$

705. Маълум, ки a, ε, c ва d ададҳои мусбат ва дар айни ҳол $a > \varepsilon, d < \varepsilon, c > a$ аст. Ададҳои $\frac{1}{a}, \frac{1}{\varepsilon}, \frac{1}{c}, \frac{1}{d}$ -ро аз рӯйи афзуншавиашон ҷойгир кунед.

706. Маълум, ки $3 < a < 4$ аст. Нобаробарии дучандаро, ки барои ифодай зерин дуруст аст, нависед:

$$\text{а)} 3a; \quad \text{б)} -a; \quad \text{в)} a + 1; \quad \text{г)} 3 - a; \quad \text{д)} 0,4a + 1.$$

707. $3 < x < 7$ буданро дониста, ба ифодаи зерин баҳо дихед:
а) $4x$; б) $-5x$; в) $x - 3$; г) $3x + 4$.

708. Ба периметри секунчаи баробартарафи тарафаш a см буда баҳо дихед, агар маълум бошад, ки $2,9 < a < 3$ аст.

709. Ба тарафи квадрат баҳо дихед, агар маълум бошад, ки барои периметри он p нобаробарии дучандай $1,6 \leq p \leq 1,64$ дуруст аст.

710*. Ба қимати ифодаи $\frac{1}{x}$ баҳо дихед, агар:
а) $3 < x < 5$; б) $0,125 < x < 0,25$ бошад.

Машқҳо барои такрор

711. Санҷед, ки ҳангоми қимати x ба 0, 1, 2 ва 3 баробар будан ифодаҳои $(x^2+3x)(3x^2-3x+2)$ ва $4x^2(x^2+1)$ қимати баробар қабул мекунанд. Оё онҳо айниятан ба ҳамдигар баробаранд?

712. Қимати бисёраъзогии x^2-4x+1 -ро ҳангоми $x = 2 - \sqrt{3}$ будан ёбед.

713. Муодиларо ҳал намоед:

$$\text{а)} \frac{x^2 - 4}{x} = \frac{3 + 2x}{2}; \quad \text{б)} \frac{1 + x - 6x^2}{3x + 1} = x.$$

714*. Касри давриро ба касри одӣ баргардонед:

$$\text{а)} 1,2(11); \quad \text{б)} 0,10(27).$$

36. ЧАМЪ ВА ЗАРБИ НОБАРОБАРИҲОИ АДАДӢ

Амалҳои чамъ ва зарби нобаробариҳои ададиро дида мебароем.

Т е о р е м а и 5. Агар $a < b$ ва $c < d$ бошад, он гоҳ $a+c < b+d$ аст.

Ба ҳар ду қисми нобаробарии $a < b$ адади c ва ба ҳар ду қисми нобаробарии $c < d$ адади b -ро чамъ карда нобаробариҳои $a+c < b+c$ ва $c+b < d+b$ -ро ҳосил мекунем. Аз ин ду нобаробарӣ мувофиқи теоремаи 1 бармеояд, ки $a+c < b+d$ аст.

Масалан, аз $2 < 3$ ва $-5 < -4$ бармеояд, ки $-3 < -1$ аст. Инчунин аз нобаробариҳои $1,2 > 1,1$ ва $-1 > -2$ бармеояд, ки $0,2 > -0,9$ мебошад.

Теорема ҳангоми аъзо ба аъзо чамъ кардани якчанд нобаробариҳо низ дуруст мебошад.

Ҳамин тарик, нобаробариҳои аломаташон якхеларо аъзо ба аъзо ҷамъ кардан мумкин аст. Натиҷаи ҷамъ нобаробарии дуруст мебошад.

Теорема 6. Агар a, b, c ва d ададҳои мусбат, $a < b$ ва $c < d$ бошад, он гоҳ $ac < bd$ аст.

Ҳар ду қисми $a < b$ -ро ба адади мусбати c ва ҳар ду қисми $c < d$ -ро ба адади мусбати b зарб карда, мувофиқи теоремаи 4 нобаробариҳои дурусти $ac < bc$ ва $cb < db$ -ро ҳосил мекунем. Аз ин ду нобаробарӣ мувофиқи теоремаи 1 бармеояд, ки $ac < bd$ аст.

Масалан, аз нобаробариҳои $2 < 2,1$ ва $3 < 4$ бармеояд, ки $6 < 8,4$ аст. Инчунин аз $2,1 > 1,8$ ва $5 > 4$ бармеояд, ки $10,5 > 7,2$ мебошад.

Теорема ҳангоми аъзо ба аъзо зарб кардани якчанд нобаробариҳои қисмҳои ҷапу росташон аз ададҳои мусбат иборатбуда, низ дуруст мебошад.

Ҳамин тарик, нобаробариҳои ададии якхеларо, ки ҳамаи аъзоҳояшон мусбатанд, аъзо ба аъзо зарб кардан мумкин аст. Натиҷаи чунин зарбкуни нобаробарии дуруст мебошад.

Қайд мекунем, ки агар нобаробариҳои дурусти $a < b$ ва $c < d$ адади манғӣ дошта бошанд, он гоҳ нобаробарии $ac < bd$ нодуруст буданаш мумкин аст. Масалан, агар нобаробариҳои дурусти $-4 < 2$ ва $-5 < 3$ -ро аъзо ба аъзо зарб намоем, нобаробарии $20 < 6$ -ро ҳосил мекунем, ки он нодуруст аст.

Хулоса. Агар ададҳои a ва b мусбат ва $a < b$ бошад, он гоҳ барои ҳар гуна адади натуралии n $a^n < b^n$ мешавад.

n -дона нобаробариҳои дурусти $a < b$ -ро аъзо ба аъзо зарб намуда, нобаробарии дурусти $a^n < b^n$ -ро ҳосил мекунем.

Теоремаҳои исботшуда аксаран барои ба сумма, фарқ, ҳосили зарб ва ҳосили тақсим баҳо додан истифода карда мешаванд.

Масалан, бигузор маълум бошад, ки $10 < x < 12$ ва $2 < y < 3$ аст. Талаб карда мешавад, ки ба суммаи $x+y$, фарки $x-y$, ҳосили

зарби xy ва ҳосили тақсими $\frac{x}{y}$ баҳо медиҳем.

1. Ба суммаи $x+y$ баҳо медиҳем.

Теоремаи аъзо ба аъзо ҷамъ кардани нобаробариҳоро аввал ба нобаробарии $10 < x$ ва $2 < y$, баъд ба нобаробариҳои $x < 12$ ва $y < 3$ татбиқ намуда, $12 < x+y$ ва $x+y < 15$ -ро ҳосил менамоем.

Натичаро дар намуди нобаробарии дучандай $12 < x+y < 15$ менависем. Аслан ба тарики күтоҳ менависанд:

$$\begin{array}{c} 10 < x < 12 \\ 2 < y < 3 \end{array}$$

$$12 < x+y < 15.$$

2. Ба фарқи $x-y$ баҳо медиҳем.

Барои ин фарқи $x-y$ -ро ба намуди суммаи $x+(-y)$ ифода менамоем. Аввал ба $-y$ баҳо медиҳем. Азбаски $2 < y < 3$ аст, пас $-2 > -y > -3$, яъне $-3 < -y < -2$ мебошад. Акнун мувофиқи теоремаи 5 нобаробарихо яхеларо чамъ мекунем:

$$\begin{array}{c} 10 < x < 12 \\ -3 < -y < -2 \end{array}$$

$$7 < x-y < 10.$$

3. Ба ҳосили зарби xy баҳо медиҳем.

Теоремаи аъзо ба аъзо зарб кардани нобаробарихоро татбиқ намуда, ҳосил мекунем:

$$\begin{array}{c} 10 < x < 12 \\ 2 < y < 3 \end{array}$$

$$20 < xy < 36$$

(Ададҳои x ва y дар байни ададҳои мусбат ҷойгиранд, бинобар ин онҳо низ ададҳои мусбатанд, барои ҳамин аз $10 < x$ ва $2 < y$ нобаробарии $20 < xy$, аз $x < 12$ ва $y < 3$ нобаробарии $xy < 36$ бармеояд).

4. Ба ҳосили тақсими $\frac{x}{y}$ баҳо медиҳем.

Барои ин ҳосили тақсими $\frac{x}{y}$ -ро дар намуди ҳосили зарби $x \cdot \frac{1}{y}$

ифода карда, ба қимати ифодай $\frac{1}{y}$ баҳо медиҳем. Азбаски $2 < y < 3$ аст, бинобар ин $\frac{1}{2} > \frac{1}{y} > \frac{1}{3}$, яъне $\frac{1}{3} < \frac{1}{y} < \frac{1}{2}$. Мувофиқи теоремаи аъзо ба аъзо зарб кардани нобаробарихо ҳосил мекунем:

$$10 < x < 12$$

$$\frac{1}{3} < \frac{1}{y} < \frac{1}{2}$$

$$\frac{10}{3} < \frac{x}{y} < 6$$

Қаидада. Дар б.П §5.14-и мо бо мақсади васеъ кардани доираи машқҳо ду хосияти решай квадратии арифметикиро беисбот оварда будем. Алъон теоремаи 6-ро истифода карда онҳоро исбот мекунем.

I. Аз адади дилҳоҳи мусбат танҳо якто решай квадратии арифметикӣ баровардан мумкин аст.

Масалан, чӣ тавре медонем $\sqrt{25} = 5$ аст. Рафту агар боз $\sqrt{25} = v$ ва $v \neq 5$ бошад, он гоҳ $v > 5$ ё $v < 5$ аст. Агар $v > 5$ бошад, он гоҳ ин нобаробариро бо худ зарб карда, нобаробарии $v^2 > 5^2$ ё $v^2 > 25$ -ро хосил мекунем, ки вай ба баробарии $v^2 = 25$ зид аст. Айнан ҳамин тавр, агар $0 \leq v < 5$ бошад, он гоҳ $v^2 < 25$ -ро хосил мекунем. Ҳамин тарик, адади v , ки ба 5 баробар нест, решай квадратии арифметикӣ аз 25 шуда наметавонад.

II. Агар $a > v > 0$ бошад, он гоҳ $\sqrt{a} > \sqrt{v}$ аст.

Дар ҳақиқат, агар $\sqrt{a} < \sqrt{v}$ бошад, он гоҳ ин нобаробариро бо худ зарб карда, нобаробарии $a < v$ -ро хосил мекунем, ки ин ба шарт зид аст.

?

1. Теоремаҳои аъзо ба аъзо ҷамъ ва зарб кардани нобаробариҳоро баён намоед. 2. Теоремаҳои 5 ва 6-ро барои нобаробариҳои дорои аломати $>$ баён кунед ва онҳоро исбот намоед.

715. Нобаробариҳоро аъзо ба аъзо ҷамъ кунед:

а) $6 > 2,5$ ва $-7 > -9$; б) $-1,5 < -0,5$ ва $-4,5 < -1,5$.

716. Нобаробариҳоро аъзо ба аъзо зарб кунед:

а) $5 > 3$ ва $6 > 5$;

б) $8 < 9$ ва $\frac{1}{4} < \frac{1}{3}$.

717. Оё барои ададҳои мусбати a ва b дуруст аст, ки:

- а) агар $a > b$ бошад, он гоҳ $a^2 > b^2$;
- б) агар $a^2 > b^2$ бошад, он гоҳ $a > b$?

718*. Оё барои ададҳои мусбати a ва b дуруст аст, ки:

- а) агар $a > b$ бошад, он гоҳ $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$;

- б) агар $\frac{1}{a^2} < \frac{1}{b^2}$ бошад, он гоҳ $a > b$?

719*. Маълум, ки $1 < a < 2$ ва $3 < b < 4$ аст. Ба: а) $a+b$; б) $a-b$;

- в) ab ; г) $\frac{a}{b}$ баҳо дихед.

720. Маълум, ки $4 < x < 6$ ва $8 < y < 9$ аст. Ба: а) $x+y$; б) $x-y$;

- в) xy ; г) $\frac{x}{y}$ баҳо дихед.

721. $1,4 < \sqrt{2} < 1,5$ ва $1,7 < \sqrt{3} < 1,8$ буданро дониста, ба:

- а) $2 + \sqrt{3}$; б) $\sqrt{3} - \sqrt{2}$ баҳо дихед.

722. Баҳои асоси секунҷаи баробарпаҳлу a ва тарафи пахлуии он b , ки бо сантиметрҳо ифода шудаанд, маълуманд:

$$18 \leq a \leq 20 \quad \text{ва} \quad 31 \leq b \leq 33.$$

Ба периметри ин секунҷа баҳо дихед.

723. Дарозии росткунҷа a ва бари он b -ро чен карда (бо сантиметрҳо), муайян намудаанд, ки $2,3 < a < 2,4$ ва $3,2 < b < 3,3$ аст. Ба периметр ва масоҳати росткунҷа баҳо дихед.

724. Баҳои дарозӣ a ва бари хонаи росткунҷашакл b маълум аст (бо ҳисоби метр):

$$7,5 \leq a \leq 7,6; \quad 5,4 \leq b \leq 5,5.$$

Агар барои китобхона хонаи масоҳаташ на камтар аз 40 м^2 лозим бошад, ин хонаро барои китобхона истифода кардан мумкин аст?

725. Бигузор α ва β кунҷҳои секунҷаанд ва маълум аст, ки

$$61^\circ \leq \alpha \leq 62^\circ, \quad 109^\circ \leq \beta \leq 110^\circ.$$

Ба бузургии кунҷи сеюми секунҷа баҳо дихед.

Машқҳо барои такрор

726. Системаи муодилаҳоро ҳал қунед:

$$\begin{cases} \frac{2,5x - 2y}{2} - 2x = 3, \\ \frac{3x - 2y}{3} + 4 = 3x. \end{cases}$$

727. Аз таносуб x -ро ёбед:

$$855:72=285:x.$$

728. Ифодаро сода намоед:

$$\frac{6a}{9a^2 - 1} + \frac{3a + 1}{3 - 9a} + \frac{3a - 1}{6a + 2}.$$

729. Исбот қунед, ки:

а) ҳангоми $a > 0$ будан $4a + \frac{1}{a} \geq 4$;

б) ҳангоми $\nu < 0$ будан $16\nu + \frac{1}{\nu} \leq -8$ аст.

§ 12. НОБАРОБАРИҲОИ ХАТТИИ ЯКТАГИЙИРЁБАНДАДОР

37. ФОСИЛА ВА ПОРЧАИ АДАДӢ

Нуқтаҳои координатаашон ба -4 ва 3 баробарро дар хати рости координатавӣ қайд менамоем (расми 13).




Расми 13.


Агар нуқтаи x дар байни нуқтаҳои қайдшуда ҷойгир бошад, он гоҳ ба он адади аз -4 калону аз 3 хурд мувофиқ меояд.

Баръакси ин тасдиқ низ дуруст аст: Агар адади x шарти $-4 < x < 3$ -ро қонеъ намояд, он гоҳ вай ба нуқтаи дар байни нуқтаҳои координатаашон -4 ва 3 ҷойгирбуда тасвир мёёбад. Маҷмӯи ҳамаи ададҳо, ки шарти $-4 < x < 3$ -ро қаноат мекунонанд, фосилаи ададӣ ё умуман фосилаи аз -4 то 3 ном дорад ва чунин

ишорат карда мешавад: $(-4; 3)$ (ин тавр хонда мешавад: «фосилаи аз -4 то 3 »). Ин фосила дар расми 14 тасвир шудааст.




Расми 14.




Расми 15.

Рафту адади x шарти $-4 \leq x \leq 3$ -ро қаноат намояд, он гоҳ вай бо нүктае тасвир карда мешавад, ки он ё дар байни нүктахой координатаашон -4 ва 3 чойгир аст, ё бо яке аз онҳо ҳамчоя мешавад. Мачмӯй ин гуна ададҳо *порчаи ададӣ* ё умуман порчаи аз -4 то 3 ном дошта, бо $[-4; 3]$ ишорат карда мешавад (ин тавр хонда мешавад: «порчаи аз -4 то 3 »). Ин порча дар расми 15 тасвир карда шудааст.

Мачмӯй ададҳои x , ки барояшон нобаробарии дучандай $-4 < x \leq 3$ ичро мешавад, *нимфосила* номида бо $(-4; 3]$ ишорат мекунанд («нимфосилаи аз -4 то 3 » хонда мешавад). Мувофиқан, мачмӯй ададҳои x , ки барояшон нобаробарии дучандай $-4 \leq x < 3$ ичро мешавад, *нимпорча* ном дошта, бо $[-4; 3)$ ишорат карда мешавад («нимпорчаи аз -4 то 3 » хонда мешавад). Нимфосила ва нимпорча, мувофиқан дар расмҳои 16 ва 17 тасвир шудаанд.





Расми 16.



Расми 17.


Дар хати рости координатавӣ нуктаи координатааш 5-ро қайд мекунем. Агар адади x аз 5 калон бошад, он гоҳ вай бо нүктае тасвир меёбад, ки он дар тарафи рости нуктаи қайдшуда чойгир аст (расми 18). Мачмӯй ҳамаи нүктаҳои x , ки шарти $x > 5$ -ро қаноат менамоянд, бо нимхати росте тасвир меёбад, ки он дар тарафи рости нуктаи координатааш 5 чойгир мебошад (расми 19). Ин мачмӯъро фосилаи аз 5 то плюс беохир меноманд ва чунин ишорат мекунанд: $(5; +\infty)$ (ин тавр хонда мешавад: «фосилаи аз 5 то плюс беохир»).

Мачмӯй ададҳои x , ки шарти $x \geq 5$ -ро қаноат менамоянд, бо худи ҳамон нимхати рост, ки нүктаи координатааш 5-ро низ дар бар мегирад, тасвир карда мешавад (расми 20). Онро бо $[5; +\infty)$ ишорат менамоянд (чунин хонда мешавад: «нимпорчаи аз 5 то плюс беохир»).




Расми 20.

Мацмӯи ададҳои x , ки барояш яке аз нобаробарихои $x < 8$ ё $x \leq 8$ ичро мешавад, мувофиқан бо $(-\infty; 8)$ ё бо $(-\infty; 8]$ ишорат карда мешавад. Навишти $(-\infty; 8)$ -ро «фосилаи аз минус беохир то 8» хонда, навишти $(-\infty; 8]$ -ро «нимпорчаи аз минус беохир то 8» меҳонанд.




Расми 21.



Расми 22.

Тамоми хати рости координатавӣ мацмӯи ҳамаи ададҳои ҳақиқӣ – R -ро тасвир мекунад. Ин мацмӯро бо $(-\infty; +\infty)$ ишорат мекунанд.

Порчаҳои $[1; 4]$ ва $[2; 6]$ -ро дар хати рости координатавӣ тасвир карда, мебинем, ки порчаи $[2; 4]$ қисми умуумии онҳо аст (расми 23).



Расми 23.



Расми 24.

Таърифи 1. Қисми умуумии мацмӯъҳои A ва B буриши ин мацмӯъҳо ном дорад.

Буриши мацмӯъҳои A ва B -ро бо $A \cap B$ ишорат мекунанд. Ҷӣ тавре дидем, порчаи $[2; 4]$ буриши мацмӯъҳои $[1; 4]$ ва $[2; 6]$ аст. Ҳамин тарик,

$$[1; 4] \cap [2; 6] = [2; 4].$$

Порчаҳои $[0; 3]$ ва $[5; 9]$ дорои элементҳои умуумӣ нестанд (расми 24). Агар мацмӯъҳо дорои элементи умуумӣ набошанд, он гоҳ мегӯянд, ки буриши онҳо мацмӯи холист. Ё мегӯянд, ки онҳо ҳамдигарро намебуранд. Мацмӯи холӣ бо аломати \emptyset ишорат карда мешавад. Ҳамин тарик,

$$[0; 3] \cap [5; 9] = \emptyset.$$

Хар як адади порчаи [1; 6] (ниг. ба расми 23) ақаллан ба яке аз порчаҳои [1; 4] ва [2; 6] ва ё ба ҳар дуи ин порчаҳо тааллук дорад. Мебинем, ки [1; 6] аз ҳамчоя шудани ду порчаи [1; 4] ва [2; 6] ҳосил шудааст.

Таърифи 2. Мачмӯе, ки он аз элементҳои ба маҷмӯҳои A ва B тааллук дошта иборат аст, ҳамчояшавии ин маҷмӯъҳо номидা мешавад.

Ҳамчояшавии маҷмӯъҳои A ва B -ро бо $A \cup B$ ишорат мекунанд. Чӣ тавре дидем, порчаи [1; 6] ҳамчояшавии порчаҳои [1; 4] ва [2; 6] мебошад. Ҳамин тариқ,

$$[1; 4] \cup [2; 6] = [1; 6].$$

Бояд қайд кард, ки ҳамчояшавии фосилаҳо (порчаҳо) на ҳамеша аз фосила (порча) иборат аст. Масалан, маҷмӯи $[0; 3] \cup [5; 9]$ порча нест (ниг. ба расми 24).

Чанд мисоли дигари буриш ва ҳамчояшавии маҷмӯъҳоро меорем. Буриши маҷмӯи ададҳои бутуни гайриманғӣ ва маҷмӯи ададҳи бутуни гайримусбат адади нул буда, ҳамчояшавиашон маҷмӯи ҳамаи ададҳои бутун мебошад. Буриши маҷмӯъҳои ададҳои мусбат ва манғӣ маҷмӯи холист, вале ҳамчояшавии онҳо маҷмӯи ададҳои ҳақиқиро (гайр аз нул) ташкил медиҳад.

Буриши маҷмӯи ададҳои ратсионалӣ Q бо маҷмӯи ададҳои ирратсионалӣ J , маҷмӯи холӣ буда, ҳамчояшавии онҳо маҷмӯи ададҳои ҳақиқӣ аст. Ҳамин тариқ,




$$Q \cap J = \emptyset, \quad Q \cup J = R = (-\infty; +\infty).$$

- ?
1. Фосила, порча, нимфосила ва нимпорчаро дар хати рости координатавӣ тасвир намоед ва ишорати онҳоро нависед. Ҳусусияти фарқкунандай якеи онҳоро аз дигарҳояшон номбар кунед. 2. Ишоратҳои $(-\infty; a)$, $(-\infty; a]$, $(a; +\infty)$ ва $[a; +\infty)$ -ро шарҳ дихед. Адади ба ин маҷмӯъҳо тааллукдошта қадом нобаробариро қаноат менамояд? 3. Буриш ва ҳамчояшавии ду маҷмӯъ гуфта, чӣ гуна маҷмӯъро меноманд? Мағхумҳоро бо мисолҳо шарҳ дихед. Магар ҳамчояшавии ду порча ҳамеша порча аст? 4. Маҷмӯи холӣ чист? Вай чӣ тавр ишорат карда мешавад?

730. Маҷмӯъро дар хати рости координатавӣ тасвир намоед:

- а) $[-2; 3]$; б) $(-4; 4)$; в) $(0; 3]$; г) $[-5; 0)$;
 д) $(2; +\infty)$; е) $[3; +\infty)$; ж) $(-\infty; 3]$; з) $(-\infty; -2)$.

731. Мачмӯи дар расм тасвиршударо дар шакли нобаробарии дучанда нависед:



732. Дар хати рости координатавӣ мачмӯро тасвир намоед:
 а) $(4; 7)$; б) $[1; 8]$; в) $(-\infty; 1)$; г) $[10; +\infty)$.

733. Дар хати рости координатавӣ мачмӯи ададҳоеро, ки онҳо нобаробарии:

- а) $x \geq -2$; б) $x \leq 3$; в) $x > 7$; г) $x < -4$

-ро қаноат менамоянд, тасвир кунед.

734. Дар хати рости координатавӣ мачмӯи ададҳоеро, ки онҳо нобаробарии дучандай:

- а) $-1,5 \leq x \leq 3$; б) $-1 < x < 1,2$; в) $-4 \leq x \leq -2 \frac{1}{5}$; г) $1 < x \leq 5,6$

-ро қаноат менамоянд, тасвир кунед.

735. Оё адади: $-4; -5; 5; 7,5; -4,6; -4,8$ ба фосилаи $(-5; 7,5)$ тааллук дорад?

736. Оё адади: $-7; -6; -5,2; -1,5; -1; -6,5$ ба порчаи $[-6; -1]$ тааллук дорад?

737. Кадоме аз ададҳои $-1,6; -1,5; -1; 0; 3; 5,1; 6,5$ ба

- а) $[1,5; 6,5]$; б) $(3; +\infty)$; в) $(-\infty; 1]$ тааллук доранд?

738. Оё адади: а) $\sqrt{2}$; б) $\sqrt{3}$; в) $\sqrt{5}$; г) $\sqrt{6}$ ба фосилаи $(1,5; 2,4)$ тааллук дорад?

739. Ду адади мусбат ва ду адади манфирио номбар кунед, ки инҳо ба:

- а) фосилаи $(-3; 2)$; б) порчаи $[-1; 1]$ тааллук дошта бошанд?

740. Кадоме аз ададҳои бутун ба: а) фосилаи $(-5; 2)$; б) порчаи $[-2; 6]$ тааллук доранд?

741. Ададҳои бутунро, ки ба: а) фосилаи $(-4; 4)$; б) нимфосилаи $(-3; 5]$; в) нимпорчаи $[-3; 5)$; г) порчаи $[0; 8]$ тааллук доранд, номбар кунед.

742. Адади калонтарини бутунро ёбед, ки он ба: а) фосилаи $(-8; 10)$; б) нимфосилаи $(-11; 1]$; в) нимпорчаи $[-0,1; 4,2)$; г) порчаи

[−12; −9]; д) нимфосилаи $(-\infty; 28]$; е) фосилаи $(-\infty; 7)$ тааллук дорад.

743. Адади хурдтарини бутунро ёбед, ки он ба: а) фосилаи $(-7; 8)$; б) порчай $[2; 5,2]$; в) фосилаи $(-2; +\infty)$; г) нимпорчай $[3; +\infty)$ тааллук дорад.

744. Оё адади 0,99 ба фосилаи $(-\infty; 1)$ тааллук дорад? Ду адади аз 0,99 калонеро ёбед, ки ба ин фосила тааллук дошта бошанд. Оё адади калонтарини ба ин фосила тааллук доштаро ёфтап мумкин аст? Оё дар ин фосила адади хурдтарин вучуд дорад?

745. Хати рости координатавиро истифода карда, буриши маңмұхоро ёбед:

- | | |
|---------------------------------------|--|
| а) $(1; 6)$ ва $(4; 9)$; | б) $[-3; 3]$ ва $[-5; 5]$; |
| в) $(4; +\infty)$ ва $(7; +\infty)$; | г) $(-\infty; 10)$ ва $(-\infty; 6)$. |

746. Дар хати рости координатавй ҳамжояшавии маңмұхоро ёбед:

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------------------|
| а) $[-6; 0]$ ва $[-2; 4]$; | б) $(-3; 2)$ ва $(8; 10)$; |
| в) $(-\infty; 3)$ ва $(7; +\infty)$; | г) $[2; +\infty)$ ва $(5; +\infty)$. |

747. Хати рости координатавиро истифода карда, буриш ва ҳамжояшавии маңмұхоро ёбед:

- | | |
|--|---------------------------------------|
| а) $(-4; +\infty)$ ва $(3; +\infty)$; | б) $(-\infty; 3)$ ва $[0; +\infty)$; |
| в) $(-\infty; 4)$ ва $(-\infty; 7)$; | г) $[1; 6]$ ва $[0; 9]$. |

Машқҳо барои такрор

748. Дар силсилаи баробариҳои зерин хаторо ёбед:

$$1-3=4-6; \quad 1-3+\frac{9}{4}=4-6+\frac{9}{4}; \quad \left(1-\frac{3}{2}\right)^2=\left(2-\frac{3}{2}\right)^2;$$

$$\sqrt{\left(1-\frac{3}{2}\right)^2}=\sqrt{\left(2-\frac{3}{2}\right)^2}; \quad 1-\frac{3}{2}=2-\frac{3}{2}; \quad 1=2?$$

749. Нобаробарии $a^2+3>2a$ -ро исбот кунед.

750. Суръати қаиқи мотордор дар оби ором 18 км/соат аст. Вай ба самти чараёни дарё назар ба мүкобили чараёни дарё 12 км-ро 9 дақықа төзтар шино менамояд. Суръати чараёни дарёро ёбед.

751. Муодилаи квадратии ислохшударо нависед, ки решашояш ба -2 ва ба 4 баробаранд.

752. Функция бо формулаи $y = \frac{4x - 1}{2x - 1}$ дода шудааст. Барои кадом қимати x қимати функция ба -1 баробар аст.

38. ҲАЛЛИ НОБАРОБАРИҲОИ ХАТТИЙ

Нобаробарии $2x - 9 > 3$ барои бъззе қиматҳои тағиирёбандаи x нобаробарии дуруст буда, барои қиматҳои дигари он нобаробарии нодуруст шуда метавонад. Масалан, ҳангоми $x = 7$ будан, нобаробарии дурусти $2 \cdot 7 - 9 > 3$ ҳосил мешавад, vale агар $x = 4$ бошад, ба нобаробарии нодурусти $2 \cdot 4 - 9 > 3$ доро мешавем. Дар чунин маврид мегӯянд, ки адади 7 ҳалли нобаробарии $2x - 9 > 3$ аст ё $x = 7$ нобаробариро қаноат менамояд. Ба осонӣ нишон додан мумкин аст, ки, масалан, ҳар яке аз ададҳои 50, 100, 170, 10000 ҳалҳои нобаробарианд ва баръакс, ададҳои 4; 2; 0; 2; -5 ҳалҳои нобаробарӣ нестанд.

Таъриф. **Қимати тағиирёбанда, ки нобаробариро ба нобаробарии дурусти ададӣ мубаддал мегардонад, ҳалли нобаробарӣ номиде мешавад.** Масалан, адади 3 ҳалли нобаробарии $4(5-x) > 5x - 9$ аст, чунки ҳангоми $x = 3$ будан нобаробарии дурусти ададии $8 > 6$ ҳосил мешавад. Баръакс, адади $x = 4$ ҳалли нобаробарӣ нест, чунки барои ин қимат нобаробарии $4 > 11$ ҳосил мешавад, ки он нодуруст аст.

Ҳал кардани нобаробарӣ аз ёфтани ҳамаи ҳалҳои он ё аз исботи вучуд надоштани ҳалҳо иборат аст. Нобаробариҳое, ки ҳалҳои яхела доранд, нобаробариҳои баробарқувва номиде мешаванд. Нобаробариҳои ҳалнадошта низ баробарқувва ҳисоб карда мешаванд. Масалан, нобаробариҳои $x + 1 > 2 + x$ ва $x^2 < 0$ ба ҳамдигар баробарқувваанд, чунки онҳо ҳал надоранд.

Ёфтани ҳалли нобаробариҳо ба истифодаи хосиятҳои асосии нобаробариҳои ададӣ, ки онҳо бо теоремаҳои 1–4 ва хулосаҳои онҳо баён шудаанд, асос карда шудааст. Он хулосаҳоро, ки маҳз ба ёфтани ҳалли нобаробариҳо мутобиқ карда шудаанд, аз нав меорем:

1). Агар ҷамъшавандаро аз як қисми нобаробарӣ ба қисми дигарааш гузаронем, нобаробарии ба он баробарқувва ҳосил мешавад;

2). Агар ҳар ду қисми нобаробариро ба як адади мусбат зарб ё тақсим кунем, нобаробарии ба он баробарқувва ҳосил мешавад;

3). Агар ҳар ду қисми нобаробариро ба як адади манғй зарб ё тақсим кунем ва дар айни ҳол аломати нобаробариро ба муқобилаш иваз намоем, нобаробарии ба он баробарқувва ҳосил мешавад.

Масалан, нобаробарии

$$24+8x>0$$

ба нобаробарии $8x>-24$ баробарқувва аст. Охирин бошад, ба нобаробарии $x>-3$ баробарқувва мебошад.

Акнун мисолҳои ҳалли нобаробариҳои ба ном *хаттиро* муюина менамоем.

Мисоли 1. Нобаробарии $17x>12x+35$ -ро ҳал мекунем.

Чамъшавандай $12x$ -ро бо аломати муқобил аз қисми рости нобаробарӣ ба қисми чапи он мегузаронем:

$$17x-12x>35.$$

Ислоҳкунии аъзоҳои монандро ичро карда

$$5x>35$$

-ро ҳосил мекунем. Ҳар ду қисми нобаробарии охиринро ба 5 тақсим намуда, ба нобаробарии

$$x>7$$

доро мешавем.

Мачмӯи ҳалҳои нобаробарӣ аз ҳамаи ададҳои аз 7 калон иборат аст. Ин мачмӯй бо фосилаи ададии $(7; +\infty)$ ифода карда мешавад, ки он дар расми 25 акс ёфтааст.



Расми 25.

Ҷавобро дар намуди фосилаи ададии $(7; +\infty)$ ё дар намуди нобаробарии $x>7$, ки фосилаи мазкурро ифода менамояд, навиштан мумкин аст.

Мисоли 2. Нобаробарии $45x-26(2x+1)>3x+16$ -ро ҳал мекунем.

Қавси қисми чапи нобаробариро мекушоем:

$$45x-52x-26>3x+16.$$


Бо аломати муқобил чамъшавандай $3x$ -ро аз қисми рости нобаробарӣ ба қисми чап ва чамъшавандай -26 -ро аз қисми чап ба рост гузаронида, аъзоҳои монандро илоҳ мекунем:

$$45x-52x-3x>16+26,$$

$$-10x>42.$$

Ҳар ду қисми нобаробарии охирииро ба -10 тақсим намуда, аломати нобаробариро ба муқобилаш иваз мекунем:

$$x < -4,2.$$



Расми 26.

Маҷмӯи ҳалҳои нобаробарӣ фосилаи $(-\infty; -4,2)$ -ро, ки он дар расми 26 тасвир карда шудааст, ифода менамояд.

Ҷа в о б: $(-\infty; -4,2)$.

М и с о л и 3. Нобаробарии $\frac{x}{5} - \frac{x}{4} \leq 2$ -ро ҳал мекунем.

Ҳар ду қисми нобаробариро ба маҳрачи умумии хурдтарини касрҳои дар нобаробарӣ дохилбуда, яъне ба адади 20 зарб намуда,

$$\frac{x}{5} \cdot 20 - \frac{x}{4} \cdot 20 \leq 2 \cdot 20,$$

$$4x - 5x \leq 40$$

-ро ҳосил менамоем.

Аз ин ҷо

$$-x \leq 40,$$

$$x \geq -40.$$

Ҷа в о б: $[-40; +\infty)$.

Э з о ҳ и 1. Ҳар як нобаробарии дар боло ҳалкардаамонро бо нобаробарии ба он баробаркувваи намудаш $ax > v$ ($ax \geq v$) ё $ax < v$ ($ax \leq v$), ки дар ин ҷо a ва v ягон ададанд, иваз кардем. Нобаробариҳои ин хел намуд доштаро *нобаробариҳои ҳаттии яктағиyrёбандадор* меноманд.

Э з о ҳ и 2. Дар мисолҳои муюнашуда мо чунин нобаробариҳои ҳаттиро ҳосил намудем, ки дар онҳо коэффициенти назди тағиyrёбанда баробари нул нест. Ҳангоми ҳал кардани нобаробариҳо бо нобаробариҳои ҳаттии намудашон $0 \cdot x > v$ ё $0 \cdot x < v$ дучор шудан мумкин аст. Ин нобаробариҳо ва бинобар ин нобаробарии ибтидоии мувофиқ ё ҳал надоранд, ё адади дилҳоҳ ҳалли онҳо мебошад.

М и с о л и 4. Нобаробарии $3(x+7) - 7x < 2 - 4x$ -ро ҳал мекунем:

$$3x + 21 - 7x < 2 - 4x,$$

$$3x - 7x + 4x < 2 - 21.$$

Аъзоҳои монандро ислоҳ карда, нобаробарии

$$0 \cdot x < -19$$

-ро хосил мекунем, ки ҳал надорад, чунки барои қиматҳои дилҳоҳи x вай ба нобаробарии нодурусти $0 < -19$ мубаддал мегардад. Пас, нобаробарии додашудаи ба он баробарқуввава низ дорои ҳал нест.

Ч а в о б: \emptyset .

- ?
1. Чиро ҳалли нобаробарӣ меноманд? Ҳал кардани нобаробарӣ чӣ маъно дорад? 2. Дар қадом маврид ду нобаробарӣ баробарқувваанд? Мисоли нобаробариҳои баробарқувваво оред. 3. Хосиятҳои асосии нобаробариҳои ададиро, ки ёфтани ҳалли нобаробариҳо ба онҳо асос карда шудаанд, номбар намоед. 4. Чаро ҳалли нобаробарии $0 < x < v$ ҳангоми $v < 0$ будан маҷмӯи холӣ аст?

753. Магар қимати ба: а) 4; б) -1 ; в) 0,5; г) 2,5 баробари x ҳалли нобаробарии $3x > 2(x-2)+5$ аст?

754. Қадоме аз ададҳои $-3; -1; -5; -0,2$ ҳалли нобаробарии $8x+1 < 3x-4$ мебошад?

755. Ду ҳалли дилҳоҳи нобаробарии $4x < x+6$ -ро нишон дихед.

756. Нобаробариро ҳал намоед ва маҷмӯи ҳалҳои онро дар хати рости координатавӣ тасвир кунед:

а) $x+5 > 0$; б) $x-6 < 0$; в) $x+2,5 \leq 0$; г) $x - 0,7 \geq 0$.

757. Нобаробариро ҳал намоед:

а) $2x > 10$; б) $-2x < -8$; в) $-x \geq -2$; г) $7x \leq 9$;
д) $-5x > 10$; е) $6x \leq 0$; ж) $-\frac{1}{3}x > 6$; з) $-\frac{1}{5}x < -2$.

758. Нобаробариро ҳал карда, маҷмӯи ҳалҳои онро дар хати рости координатавӣ тасвир намоед:

а) $3x < 8$; б) $2x > -5$; в) $-7x \leq -12$; г) $-x < -5,5$;
д) $\frac{1}{3}x < 2$; е) $-\frac{1}{4}x \leq 0$; ж) $8x \geq -24$; з) $0,02x \leq -0,6$.

759. Се ҳалли дилҳоҳи нобаробарии $4x+1 > 9$ -ро нишон дихед.

760. Нобаробарии $2x-1 < 4$ -ро ҳал кунед. Оё адади: 3; $2\frac{1}{4}$;

$2\frac{4}{7}$ ҳалли ин нобаробарӣ аст?

761. Нобаробариро ҳал намоед:

- | | |
|--------------------------|---------------------------|
| a) $4x - 2,5 < 0,3;$ | б) $1 - 3y > 2;$ |
| в) $2x - 15 \geq -29;$ | г) $4 - 2a \leq 1;$ |
| д) $2 - 3x < x + 4;$ | е) $20 + 4x \geq 18 - x;$ |
| ж) $36 - 6y \leq 1 - y;$ | з) $21 + 6y \geq 8 + 5y.$ |

762. Нобаробариро ҳал кунед ва маңмұй халқои онро дар хати рости координатавӣ тасвир намоед:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------------|
| а) $7x - 2 \leq 5;$ | б) $4 - 3y \geq -2;$ |
| в) $18 - x \leq 12;$ | г) $2 - 10x \geq -1;$ |
| д) $2y - 3 \geq -1 + 4y;$ | е) $8\epsilon - 1 < 12 + 7\epsilon;$ |
| ж) $11x - 20 > x + 7;$ | з) $0,2x - 2 < 7 - 0,8x.$ |

763. а) Барои қадом қиматҳои x қимати дуаъзогии $2x - 1$ мусбат аст?

б) Барои қадом қиматҳои y қимати дуаъзогии $24 - 4y$ манғыл аст?

в) Барои қадом қиматҳои z қимати дуаъзогии $4 - 3z$ аз 40 қалон аст?

764. а) Барои қадом қиматҳои a дуаъзогии $2a - 1$ аз қимати дуаъзогии $5 - 1,4a$ хурд аст?

б) Барои қадом қиматҳои ϵ қимати дуаъзогии $1,5\epsilon + 1$ аз қимати дуаъзогии $2 + 1,3\epsilon$ қалон аст?

765. Нобаробариро ҳал кунед:

- | | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| а) $4y - 9 > 3(y - 2);$ | б) $3(x - 2) - 2x < 4x + 1;$ |
| в) $6x + 1 \geq 2(x - 1) - 3x;$ | г) $a + 2 < 5(2a + 8) + 52 - 13a;$ |
| д) $5x + 1 > 2(x - 1) + 3x + 3;$ | е) $3(x - 2) + x < 4x + 1;$ |
| ж) $5(2x - 1) \leq 7x + 3;$ | з) $2,5x + 4 \geq 3(x - 2) + 1.$ |

766. Ҳалли нобаробариро ёбед:

- | | |
|--|---|
| а) $5(x + 2) - 3(x - 1) - x > x;$ | б) $3(2x - 1) + 3(x - 1) > 5(x + 2) + 2(2x - 3);$ |
| в) $2(2 - z) - 3(2 + z) \leq z;$ | г) $6y - (y + 8) - 3(2 - y) \leq 2;$ |
| д) $3,2(a - 6) - 1,2a \leq 3(a - 8);$ | е) $-(1 - x) - (x - 2) > x - 5;$ |
| ж) $3(2x - 1) - 2(x + 2) \geq 2x + 2;$ | з) $2(6x - 5) + 6(2 - x) \leq 16.$ |

767. Нобаробариро ҳал кунед:

- | | |
|---|----------------------------------|
| а) $a(a - 4) - a^2 > 12 - 6a;$ | б) $(x - 1)^2 + 7 > (x + 4)^2;$ |
| в) $(1 + x)^2 + 3x^2 < (2x - 1)^2 + 7;$ | г) $2x(2x - 1) - 5x < 4x^2 - x.$ |

768. Ҳалли нобаробариро ёбед:

- а) $(x+3)(x-2) \geq (x+2)(x-3)$;
- б) $(x+1)(x+4)+4 > (x+2)(x-3)-x$;
- в) $(2x+5)^2 - (2x-1)(2x+1) \leq 15$;
- г) $(2y+3)(8y-1) < (4y-1)^2$;
- д) $(x+1)^2 - (x+4)^2 \leq (6-x)^2 - (3-x)^2$;
- е) $(4-x)^2 - (x+6)^2 \geq (x+5)^2 - (2-x)^2$.

769. Нобаробариро ҳал кунед:

- а) $4x(1-3x)-x(1-12x) < 42$;
- б) $3y^2 - 2y - 3y(y-6) \geq -2$;
- в) $2p(5p+2) - p(10p+3) \leq 14$;
- г) $a(a-1) - (a^2+a) < 34$.

770. Нобаробариро ҳал намоед:

- а) $\frac{3x}{5} > 1$;
- б) $\frac{x}{7} < 1$;
- в) $\frac{2x}{3} \leq 0$;
- г) $\frac{2x-1}{3} > 1$;
- д) $3 > \frac{4-x}{6}$;
- е) $\frac{5+2x}{15} < 0$;
- ж) $\frac{1-3x}{70} \geq 0$;
- з) $5 \leq \frac{2}{7}(x+3)$;
- и) $\frac{2}{3}(x-3) < 4$;
- к) $7 \geq \frac{9(2x-1)}{7}$;
- л) $\frac{3x-4}{5} \leq 0$;
- м) $1 > \frac{x-1}{2}$.

771. Барои қадом қиматҳои x :

- а) қиматҳои касри $\frac{3x-7}{6}$ аз қиматҳои мувофиқи касри $\frac{5-6x}{4}$ қалон аст?

- б) қиматҳои касри $\frac{1-3x}{10}$ аз қиматҳои мувофиқи касри $\frac{4x+5}{8}$ хурд аст?

- в) қиматҳои дуаъзогии $6y-1$ аз қиматҳои мувофиқи касри $\frac{3y-1}{4}$ қалон аст?

- г) қиматҳои касри $\frac{3-2y}{12}$ аз қиматҳои мувофиқи дуаъзогии $1-5y$ хурд аст?

772. Нобаробариро ҳал намоед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{x}{2} + \frac{x}{5} < 2; & \text{б)} \frac{x}{4} - \frac{x}{2} > -2; \quad \text{в)} \frac{2x}{5} - x \leq 1; \quad \text{г)} y + \frac{y}{3} > 2; \\ \text{д)} \frac{4x}{7} - 2x < 0; \quad \text{е)} \frac{4x-7}{2} < 2x; \quad \text{ж)} \frac{5-2a}{4} \geq 2a; \quad \text{з)} -z \leq \frac{2z-3}{5}. \end{array}$$

773. Ҳалли нобаробариро ёбед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{1}{2}x - \frac{1}{4} > \frac{1}{4}x + 3; & \text{б)} \frac{2}{5} - \frac{9}{10}x > \frac{1}{10} - x; \\ \text{в)} \frac{3x+2}{4} - \frac{x-3}{2} < 3; & \text{г)} x - \frac{x+4}{4} + \frac{3x-1}{2} < 3; \\ \text{д)} \frac{x-2}{5} - \frac{2x+2}{3} > 1; & \text{е)} \frac{2x-8}{3} - \frac{3x-5}{2} \geq 4; \\ \text{ж)} 2 < \frac{9x+2}{10} - \frac{10x-2}{9}; & \text{з)} \frac{3x-1}{5} - \frac{x+2}{2} < 1 - \frac{x}{7}. \end{array}$$

774. Нобаробариро ҳал кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \frac{3y+4}{5} < \frac{7y-8}{6} + \frac{1+7y}{15}; & \text{б)} \frac{47-x}{4} - \frac{2x+3}{3} > \frac{1+21x}{8}; \\ \text{в)} \frac{5x-7}{2} + \frac{3x-2}{7} \geq \frac{13x+9}{6}; & \text{г)} \frac{3(2+a)}{2} - 6 \leq \frac{7a-2}{3} - \frac{12+4a}{5}; \\ \text{д)} \frac{5y-3}{4} + \frac{3-y}{6} < \frac{11y-1}{8}; & \text{е)} \frac{5y+2}{2} - \frac{4y+1}{3} > \frac{4y+13}{7}; \\ \text{ж)} \frac{8+7x}{15} \leq \frac{17+3x}{10} - \frac{5x-2}{3}; & \text{з)} \frac{5a-18}{10} - \frac{27-10a}{4} \geq \frac{3a-12}{5} - \frac{9-4a}{8}. \end{array}$$

775. Нобаробариро ҳал кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} x + 4 - \frac{x}{3} < \frac{2x}{9}; & \text{б)} \frac{12x-1}{3} < 4x - 3; \\ \text{в)} x - 1 \geq \frac{2x-1}{3}; & \text{г)} \frac{3x-2}{4} < 2(x-1) - \frac{x}{8}. \end{array}$$

776. Функция бо формулаи $y = -2,5x + 7,5$ дода шудааст. Барои қадом қиматҳои x :

$$\text{а)} y=0; \quad \text{б)} y>0; \quad \text{в)} y<0 \text{ мешавад.}$$

777. Барои кадом қиматҳои x функсияи бо формулаи $y=2x+11$ додашуда қиматҳои: а) мусбат; б) манғӣ қабул менамояд?

778. Ифода барои кадом қиматҳои тағийирёбанда маъно дорад:

а) $\sqrt{2x-3}$; б) $\sqrt{3-5x}$; в) $\sqrt{\frac{1+2a}{5}}$;

г) $\sqrt{\frac{4-3x}{2}}$; д) $\sqrt{-2(1-3y)}$; е) $\sqrt{-(5-6)}$?

779. Адади бутуни калонтаринро ёбед, ки он нобаробарии:
а) $5 > 1,6 - (3 - 2x)$; б) $3x - 1 < x - 3(x + 4)$

-ро қаноат менамояд.

780. Адади бутуни хурдтаринро ёбед, ки он нобаробарии:

а) $3x - 2 > 1,5x + 4$; б) $\frac{x+4}{7} - \frac{x+7}{4} < -3$

-ро қаноат менамояд.

781. Барои кадом қиматҳои коэффициент муодилаи:

а) $x^2 + 2x + c = 0$; б) $ax^2 + 3x - 1 = 0$

реша дорад?

782. Барои кадом қиматҳои коэффициент муодилаи:

а) $x^2 - 3x + c = 0$; б) $ax^2 - 4x + 3 = 0$

реша надорад?

783. Барои кадом қиматҳои натуралии n :

- а) фарқи $(2-4n)-(5n-30)$ адади мусбат аст;
б) суммаи $(-35,2+5n)+(17,1+3n)$ адади манғӣ аст?

784. Аҳмад бояд 40 кг пахта чинад. Вай супоришро на кам аз 105% ичро намуд.

Пахтаи чиндаи Аҳмад аз чанд кило кам нест?

785. Чунин адади тоқи хурдтаринро ёбед, ки суммаи он бо се адади тоқи пасояндааш аз 49 калон мебошад.

786. Чунин адади чуфти калонтаринро ёбед, ки суммаи он бо се адади чуфти пасояндааш аз 69 хурд мебошад.

787. Як тарафи росткунча 8 см аст. Тарафи дигари он бояд чӣ қадар бошад, то ки периметри ин росткунча аз периметри квадрати тарафаш 6 см хурд шавад?

788. Дарозии асосии параллелепипеди росткунча 12 м, бараш 5 м аст. Баландии ин параллелепипед бояд чӣ қадар бошад, то ки ҳачми он аз ҳачми куби тегааш 9 м зиёд нашавад?

789. Сайёхони бо қаиқи мотордор ба равиши чараёни дарё шинокунанда бояд ба чойи исташон баргарданд. Суръати чараёни дарё 2 км/соат, суръати қаик дар оби ором 16 км/соат аст. Сайёхон бояд чӣ қадар масофоро тай намоянд, то ки саёҳаташон аз 4 соат зиёд давом накунад?

Машқҳо барои тақрор

790. Қимати касри $\frac{x^2 + x - 4}{1 - x}$ -ро ҳангоми $x = 1 + \sqrt{3}$ будан ёбед.

791. Муодиларо ҳал намоед:

а) $2(x-2)(x^2+4)=0$; б) $(2x+1)(x^2-2)=0$.

792. Барои адади дилҳоҳи a баробариҳои $(+a)^2=a^2$ ва $(-a)^2=a^2$ чой дорад. Яъне баробарии $(+a)^2=(-a)^2$ дуруст аст. Пас $+a=-a$ ё $2a=0$, бинобар ин $a=0$. Ҳатои ин мулоҳизарониҳоро ёбед.

793. Адади хурдтарини бутунеро ёбед, ки он ба: а) $(5; +\infty)$; б) $(3; 7]$; в) $[1; 3)$ тааллуқ дорад.

39. ҲАЛЛИ СИСТЕМАИ НОБАРОБАРИҲОИ ХАТТИИ ЯКТАФӢИРЁБАНДАДОР

Масъала. Автобус бо 10 рейс аз 238 зиёд ва бо 16 рейс аз 400 кам пассажир кашондааст. Дар автобус чанд чойи нишасти хаст?

Ҳал. Бигузор миқдори чойи нишасти дар автобус ба x баробар аст. Ба 10 рейс вай $10x$ пассажир мекашонад. Мувофиқи шарти масъала $10x > 238$ аст. Мувофиқан бо 16 рейс $16x$ пассажир кашонда шуда, мувофиқи шарт бояд $16x < 400$ бошад.

Чунин қимати x -ро ёфтани лозим аст, ки барояш ҳам нобаробарии $10x \geq 238$ ва ҳам нобаробарии $16x < 400$ дуруст аст. Дар ин гуна мавридҳо мегӯянд, ки системаи нобаробариҳоро ҳал кардан лозим аст ва навишти

$$\begin{cases} 10x > 238, \\ 16x < 400 \end{cases}$$

-ро истифода менамоянд. Ҳар як нобаробарии системаро бо нобаробарии ба он баробаркувва иваз намуда, хосил мекунем:

$$\begin{cases} x > 23,8 \\ x < 25 \end{cases}$$

Ҳамин тариқ, қимати номаълуми x бояд шарти $23,8 < x < 25$ -ро қаноат намояд. Вале аз рўйи маъно қимати тағийирёбандай x бояд бутун бошад. Ягона адади бутуне, ки ба фосилаи $(23,8; 25)$ тааллук дорад, адади 24 аст.

Ч а в о б: Автобус 24 чойи нишаст дорад.

Т а ъ р и ф. **Ҳалли системаи нобаробариҳои хаттия яктағийирёбандадор гуфта, чунин қимати тағийирёбандаро меноманд, ки барояш ҳар яке аз нобаробариҳои система дуруст аст.**

Масалан, адади 5 ҳалли системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} 2x - 1 \geq 9, \\ x + 1 < 7 \end{cases}$$

аст, чунки ҳангоми $x=5$ будан, ҳар ду нобаробарӣ дуруст аст:

$$\begin{cases} 2 \cdot 5 - 1 \geq 9, \\ 5 + 1 < 7. \end{cases}$$

Ҳал кардани системаи нобаробариҳо аз ёфтани ҳамаи ҳалҳои он ё аз исботи вучуд надоштани ҳалҳо иборат аст.

М и с о л и 1. Системаи нобаробариҳои


$$\begin{cases} 3x - 1 > 8, \\ 5 - 2x > -11 \end{cases}$$

-ро ҳал мекунем:

$$\begin{cases} 3x > 9, \\ -2x > -16. \end{cases}$$

Аз ин чо:

$$\begin{cases} x > 3, \\ x < 8. \end{cases}$$



Расми 27.

Қиматҳои x , ки ҳар яке аз нобаробариҳои $x > 3$ ва $x < 8$ -ро қаноат менамоянд, ҳалҳои системаанд.

Мачмӯи ададҳоеро, ки нобаробарии $x > 3$ -ро ва мачмӯи ададҳоеро, ки нобаробарии $x < 8$ -ро қаноат менамоянд, дар хоти рости координатавӣ тасвир намуда (расми 27), меёбем, ки ҳангоми $3 < x < 8$ будан, ҳар ду нобаробариҳо дурустанд.

Мачмӯи ҳалҳои система фосилаи $(3; 8)$ мебошад.

Чавобро дар намуди фосилаи $(3; 8)$ ё дар намуди нобаробарии дучандай $3 < x < 8$, ки ифодакунандай ин фосила аст, навиштан мумкин аст.


Мисоли 2. Системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} 4x - 5 > 17, \\ 1 - x < 0 \end{cases}$$

-ро ҳал мекунем:

$$\begin{cases} 4x > 22, \\ -x < -1; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x > 5,5, \\ x > 1. \end{cases}$$



Расми 28.

Маҷмӯи ҳалҳои ҳар як нобаробарии системаро дар хати рости координатавӣ тасвир мекунем (расми 28). Ҳар ду нобаробарӣ ҳангоми $x > 5,5$ будан дурустанд. Чавобро дар намуди нобаробарии $x > 5,5$ ё дар намуди фосилаи ададии $(5,5; +\infty)$, ки ифодакунандай ҳамин нобаробарӣ мебошад, навиштан мумкин аст.


Мисоли 3. Системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} 3 - x > 0, \\ 0,5x - 2 < 0 \end{cases}$$

-ро ҳал менамоем:

$$\begin{cases} -x > -3, \\ 0,5x < 2; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < 3, \\ x < 4. \end{cases}$$



Расми 29.

Хати рости координатавиро истифода карда, ҳалли умумии нобаробариҳои $x < 3$ ва $x < 4$ -ро, яъне буриши маҷмӯъҳои ҳалҳои онҳоро меёбем (расми 29). Мебинем, ки буриши ин маҷмӯъҳо аз ададҳои шарти $x < 3$ -ро қаноат мекардагӣ, яъне аз фосилаи $(-\infty; 3)$ иборатанд.

Ҷавоб: $(-\infty; +3)$.


М и с о л и 4. Системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} 1 - 4x > 9, \\ 3x - 9 > 0 \end{cases}$$

-ро ҳал мекунем:

$$\begin{cases} -4x > 8, \\ 3x > 9; \end{cases}$$

$$\begin{cases} x < -2, \\ x > 3. \end{cases}$$



Расми 30.

Хати рости координатавиро истифода карда (расми 30) мебинем, ки маҷмӯи ададҳои нобаробарии $x < -2$ ва маҷмӯи ададҳои нобаробарии $x > 3$ -ро қаноат мекардагӣ элементи (адади) умумӣ надоранд, яъне буриши онҳо холист. Пас, системаи додашуда ҳал надорад.

Ҷа в о б: \emptyset .

М и с о л и 5. Нобаробарии дучандаи $-2 < 1 + 2x < 5$ -ро ҳал мекунем.

Нобаробарии дучандаи мазкур навишти дигари системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} 1 + 2x > -2, \\ 1 + 2x < 5 \end{cases}$$

мебошад. Ин система ҳал карда меёбем, ки ҳар ду нобаробарӣ ҳангоми

$$-1,5 < x < 2$$

будан дурустанд.

Барои ин мисол ин гуна баёни ҳал беҳтар аст:

$$-2 < 1 + 2x < 5,$$

$$-3 < 2x < 4,$$

$$-1,5 < x < 2.$$



- 1. Ҳалли системаи нобаробариҳо гуфта чиро меноманд?
- 2. Системаи нобаробариҳоро ҳал намудан чӣ маънo дорад?

794. Оё адади 2 ҳалли системаи нобаробариҳо мебошад:

a) $\begin{cases} 2x - 1 > x, \\ 7x - 20 < 4x; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 4x + 2 < 11, \\ 5 - 3x > -1 ? \end{cases}$

795. Кадоме аз ададҳои $-3; 0; 5; 6$ ҳалли системаи

нобаробариҳои $\begin{cases} 2x - 11 < 0, \\ 3x - 1 > 3 \end{cases}$ мебошад?

796. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

a) $\begin{cases} x > 10, \\ x > 13; \end{cases}$ б) $\begin{cases} x < 2, \\ x < 6; \end{cases}$ в) $\begin{cases} x > 0, \\ x < 4; \end{cases}$
 г) $\begin{cases} x < -2,5, \\ x > 7; \end{cases}$ д) $\begin{cases} x \geq -2, \\ x \leq 3; \end{cases}$ е) $\begin{cases} x > 9, \\ x \leq 16. \end{cases}$

797. Системаи нобаробариҳоро ҳал қунед:

a) $\begin{cases} 3x - 18 > 0, \\ 4x > 12; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 7y - 14 \geq 0, \\ 2y \geq 8; \end{cases}$
 в) $\begin{cases} 2x - 10 < 0, \\ 3x > 0; \end{cases}$ г) $\begin{cases} 4y \geq 28, \\ 3y + 9 \leq 0. \end{cases}$

798. Системаи нобаробариҳоро ҳал карда, якчанд ададеро

нишон дихед, ки онҳо ҳалли система мебошанд.

a) $\begin{cases} x - 0,4 < 0, \\ -2x < 0; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 3 - x \leq 0, \\ x - 5 \leq 0; \end{cases}$ в) $\begin{cases} 1 > 3x, \\ 4x - 1 > 0; \end{cases}$ г) $\begin{cases} 8x < 2, \\ x > 0,2. \end{cases}$

799. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

а) $\begin{cases} 0,2x - 1 \leq 0, \\ 2,1x \geq 4,2; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 0,6x - 1,8 < 0, \\ \frac{2}{3}x > 1; \end{cases}$ в) $\begin{cases} 0,4x > 4, \\ 0,2x + 1 < 5; \end{cases}$ г) $\begin{cases} \frac{5}{6}x - 10 \leq 0, \\ 3x \leq 1\frac{1}{3}. \end{cases}$

800. Ҳалли системаи нобаробариҳоро ёбед:

а) $\begin{cases} 0,3x + 3,6 > 0, \\ 4,6 \geq 2,3x; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 1,5x + 4,5 \leq 0, \\ \frac{1}{9}x \geq 1; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 0,2x < 3, \\ \frac{1}{9}x < -1; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 2x - 7,5 < 0, \\ \frac{1}{4}x < -1. \end{cases}$

801. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

а) $\begin{cases} 2x < 1,5 - x, \\ 3x - 1 > x - 6; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 2x + 3 \leq 0, \\ 3x + 12 \leq x + 15; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 16x - 2 > 11x - 1, \\ 2 - 4x < 1 - x; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 25 - 6x \leq 4 + x, \\ 3x + 7,7 > 1 + 4x. \end{cases}$

802. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

а) $\begin{cases} 1 - 3x < x - 3, \\ 8x - 9 \leq 4x + 7; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 4x + 2 \geq 5x + 3, \\ 2 - 3x < 7 - 3x; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 1 - 12y < 3y + 1, \\ 2 - 6y > 4 + 4y; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 102 - 73z > 2z + 2, \\ 81 + 11z \geq 1 + z. \end{cases}$

803. Қиматҳои имконпазири тағйирёбандай ифодаро ёбед:

а) $\sqrt{2-x} + \sqrt{3-2x};$

б) $\sqrt{x} - \sqrt{2x-1};$

в) $\sqrt{4-x} - \sqrt{2x-4};$

г) $\sqrt{2x+2} + \sqrt{6-4x}.$

804. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

а) $\begin{cases} 5(x+1) - x > 2x + 2, \\ 4(x+1) - 2 \leq 2(2x+1) - x; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 2(x-1) - 3 < 5(2x-1) - 7x, \\ 3(x+1) - 2 < 6(1-x) + 7x; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 2y - (y-4) < 6, \\ y > 3(2y-1) + 18; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 3(2-3p) - 2(3-2p) > p, \\ 6 < p^2 - p(p-8). \end{cases}$

805. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

а) $\begin{cases} 3(3+2x) - 2(18-x) < 7x, \\ 6(2+x) \geq 9(x+3) - 5(x+1); \end{cases}$

б) $\begin{cases} (y+2)(1+y) > (4-y)(3-y), \\ 2y^2 + 3y > (3+y)(2y-1); \end{cases}$

в) $\begin{cases} 5,8(1-a) - 1,8(6-a) < 5, \\ 8 - 4(2-5a) > 5a + 6; \end{cases}$

г) $\begin{cases} x(x-1) - (x^2 - 10) < 1 - 6x, \\ 3,5 - (x-1,5) < 6 - 4x. \end{cases}$

806. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед ва ҳамаи ададҳои бутунро нишон дихед, ки онҳо ҳалли системаанд:

$$a) \begin{cases} 4 - 2a < 14, \\ 5a < 18; \end{cases} \quad b) \begin{cases} 10 - 5x \leq 0, \\ 2x + 1 \leq 9 + x; \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2 - 8y < 18, \\ 1 < 5 - y; \end{cases} \quad d) \begin{cases} 3 - 4x < 15, \\ 1 - 2x > 0. \end{cases}$$

807. Ҳалҳои бутуни системаи нобаробариҳоро ёбед:

$$a) \begin{cases} y \geq 0, \\ 3,6 - y \geq 1; \end{cases} \quad b) \begin{cases} 6a - 19 > 0, \\ 2a \leq 14; \end{cases} \quad c) \begin{cases} 2 - 0,5x > 0, \\ 4x - 1 > 0; \end{cases} \quad d) \begin{cases} 3 - 18x < 0, \\ 0,2 - 0,1x > 0. \end{cases}$$

808. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

$$a) \begin{cases} x - \frac{x-1}{2} > 1, \\ \frac{x}{3} < 5; \end{cases} \quad b) \begin{cases} 2x - \frac{3x-1}{2} > \frac{2}{3}, \\ 10x - 2 > 1 + 4x; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} 4 - \frac{y-1}{3} \geq y, \\ \frac{7y-1}{8} \geq 6; \end{cases} \quad d) \begin{cases} \frac{5a+8}{3} - a \geq 2a, \\ 1 - \frac{6-15a}{4} \geq a. \end{cases}$$

809. Системаи нобаробариҳоро ҳал қунед:

$$a) \begin{cases} 0,5(7-x) - 3 < 0,25(3+4x) - 4, \\ \frac{5}{3}x + 5(4-x) > 2(4-x); \end{cases} \quad b) \begin{cases} 0,4x + \frac{7}{3} < \frac{2}{3}x - 1,2, \\ 5x + 17 \geq 9x - 63; \end{cases}$$

$$c) \begin{cases} \frac{3(x-1)}{2} - 1,3x \geq \frac{x}{5} - 1,5, \\ \frac{x-3}{5} < \frac{x+5}{3}; \end{cases} \quad d) \begin{cases} \frac{x+4}{7} \leq \frac{2x-3}{5}, \\ \frac{6x-8}{3} \leq \frac{3+5x}{4}. \end{cases}$$

810. Нобаробарии дучандаро ҳал қунед:

$$\begin{array}{ll} a) -2 < 2x - 1 < 4; & b) -8 < 3 - x < 1; \\ c) 3 < 6 - 2y < 7; & d) -1 < 3y + 4 < 10. \end{array}$$

811. Нобаробарии дучандаро ҳал карда, ду агадеро нишон дихед, ки ҳалҳои он мебошанд:

a) $-4,5 \leq \frac{5x+6}{2} \leq 16,5;$

б) $1 \leq \frac{3-a}{2} \leq 4;$

в) $-3 \leq \frac{2x-1}{6} \leq 0;$

г) $-1,5 \leq \frac{1-4y}{2} \leq 0,5.$

812. Нобаробарии дучандаро ҳал намоед:

a) $-2 \leq 15x + 10 \leq 24;$

б) $-1 \leq \frac{5-a}{3} \leq 1;$

в) $-1,4 < 1 - 2y < 2,8;$

г) $-2 \leq \frac{3x-2}{3} \leq 0.$

813. а) Барои қадом қиматҳои x қимати дуаъзогии $4x-5$ ба фосилаи $(-1; 1)$ тааллук дорад?

б) Барои қадом қиматҳои y қимати дуаъзогии $\frac{5-2y}{4}$ ба

порчаи $[-2; 1]$ тааллук дорад?

814. Системаи нобаробариҳоро ҳал намоед:

a) $\begin{cases} x > 9, \\ x \geq 7, \\ x > -3; \end{cases}$

б) $\begin{cases} y \leq -2, \\ y < -3, \\ y < 5; \end{cases}$

в) $\begin{cases} a > 8, \\ a > 11, \\ a \leq 13; \end{cases}$

г) $\begin{cases} x \leq 5, \\ x \geq -2, \\ x < 6. \end{cases}$

815. Системаи нобаробариҳоро ҳал қунед:

a) $\begin{cases} x - 3 < 5, \\ 2x + 7 < 18, \\ 4 - x \geq 2; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 3x - 1 < x + 2, \\ 4x - 1 \geq 5 - x, \\ x - 4 \leq 0; \end{cases}$

в) $\begin{cases} 3 - 2a \leq 17, \\ a - 2 > 0, \\ 3a - 21 < 0; \end{cases}$

г) $\begin{cases} 7 - 3a < 4, \\ 3 - a \geq -1, \\ 2a - 1 \leq 3. \end{cases}$

816. Сайёҳ аз базаи сайёҳон баромада, ба сўйи стансияи дар масофаи 20 км ҷойгирбуда равон шуд. Агар сайёҳ суръаташро 1 км/соат зиёд қунад, дар 4 соат масофаи зиёда аз 20 км-ро тай

мекунад ва агар суръаташро 1 км/соат кам намояд, дар 5 соат масофаи камтар аз 20 км-ро тай мекунад. Суръати сайёхро ёбед.

817. Суммаи адади чуфт бо сечандай адади чуфти пасоянд аз 134 калон аст. Суммаи ин адад бо дучандай адади чуфти пешоянд аз 104 хурд аст. Ададро ёбед.

818. Агар ба дучандай адади бутун нисфи онро чамъ кунем, ададе ҳосил мешавад, ки аз 92 хурд аст. Вале ҳангоми аз дучандай адад тарҳ кардани нисфи он, адади аз 53 калон ҳосил мешавад. Ин ададро ёбед.

Машқҳо барои такрор

819. Қиматҳои имконпазири тағийирёбандай ифодаро ёбед:

$$\text{а)} \frac{\sqrt{8-3x}}{2}; \quad \text{б)} \frac{1}{\sqrt{2x-7}}; \quad \text{в)} \frac{2x}{\sqrt{(x-1)^2}}.$$

820. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а)} \frac{6x}{x-3} + \frac{x^2+x}{4} \cdot \frac{8}{x+1}; \quad \text{б)} \left(\frac{a}{a-\varepsilon} - \frac{a}{a+\varepsilon} \right) : \frac{a\varepsilon}{a+\varepsilon}.$$

821. Графики функцияро созед:

$$\text{а)} y=2x-4; \quad \text{б)} y = -\frac{6}{x}.$$

822. Ададхоро муқоиса намоед:

$$\text{а)} \sqrt{3} \quad \text{ва} \quad \sqrt{7}; \quad \text{б)} \sqrt{13} \quad \text{ва} \quad 3,5.$$

40. ҲАЛЛИ НОБАРОБАРИҲОИ КАСРАН ҲАТТИЙ

Нобаробариҳои намуди

$$\frac{ax+b}{cx+d} > 0 \quad \text{ё} \quad \frac{ax+b}{cx+d} < 0$$

-ро, ки дар ин чо a , b , c ва d ададҳоанд, нобаробариҳои *каср* меноманд.

Ҳалли ин нобаробариҳо ба он асос карда мешавад, ки қимати *каср* мусбат аст, агар сурату маҳрачи он қиматҳои алломаташон якхела дошта бошанд ва қимати *каср* манғӣ аст, агар сурату маҳрачи он дорои алломатҳои муқобил бошанд. Истифодаи ин

далел имконият медиҳад, ки нобаробарии додашуда ба ду системаи нобаробариҳои хаттии ба он баробарқувва иваз карда шавад. Мачмӯи аз ҳамҷояшавии маҷмӯъҳои ҳалҳои ин системаҳои нобаробариҳо иборатбуда, ҳалли нобаробарии қасран хаттии мазкур мебошад.

Мисолҳои мушаххасро диде мебароем.

М и с о л и 1. Нобаробарии

$$\frac{3 - 2x}{x - 1} > 0$$

-ро ҳал мекунем.

Ин нобаробарӣ дуруст аст, агар системаи нобаробариҳои

$$a) \begin{cases} 3 - 2x > 0, \\ x - 1 > 0 \end{cases} \quad \text{ё} \quad b) \begin{cases} 3 - 2x < 0, \\ x - 1 < 0 \end{cases}$$

дуруст бошанд. Системаи нобаробариҳои а) ба системаи нобаробариҳои

$$\begin{cases} x < \frac{3}{2}, \\ x > 1 \end{cases}$$

баробарқувва аст. Фосилаи $\left(1; \frac{3}{2}\right)$ ҳалли ин системаи нобаробариҳо аст. Системаи нобаробариҳои б) бошад ба

$$\begin{cases} x > \frac{3}{2}, \\ x < 1 \end{cases}$$

баробарқувва аст. Ин система ҳал надорад.

Ч а в о б: $\left(1; \frac{3}{2}\right)$

М и с о л и 2. Нобаробарии $\frac{7x - 7}{2x - 3} \leq 4$ -ро ҳал мекунем.

Адади 4-ро ба қисми чапи нобаробарӣ гузаронида, фарқи ҳосилмешудагиро табдил медиҳем:

$$\frac{7x - 7}{2x - 3} - 4 \leq 0; \quad \frac{7x - 7 - 4(2x - 3)}{2x - 3} \leq 0; \quad \frac{5 - x}{2x - 3} \leq 0.$$


Аз рўйи нобаробарии охирин ду системаи нобаробариҳоро тартиб дода, онҳоро ҳал мекунем:

$$\text{а)} \begin{cases} 5 - x \leq 0, \\ 2x - 3 > 0; \end{cases} \quad \begin{cases} 5 \leq x, \\ 2x > 3; \end{cases} \quad \begin{cases} 5 \leq x, \\ x \geq 1,5; \end{cases} \quad x \geq 5;$$

$$\text{б)} \begin{cases} 5 - x \geq 0, \\ 2x - 3 < 0; \end{cases} \quad \begin{cases} x \leq 5, \\ x < 1,5; \end{cases} \quad x < 1,5.$$

Нимпорчай $[5; +\infty)$ ҳалли системаи нобаробариҳои а) буда, фосилаи $(-\infty; 1,5)$ ҳалли системаи нобаробариҳои б) мебошад. Ҳамчояшавии онҳо маҷмӯи ҳалли нобаробарӣ мешавад (расми 31).

Ч а в о б: $(-\infty; 1,5) \cup [5; +\infty)$.



Расми 31.

- ?
- 1. Ҳалли нобаробариҳои касран хаттӣ ба чӣ асос карда мешавад?
 - 2. Маҷмӯи ҳалли нобаробарии касран хаттӣ аз ҳамчояшавии қадом маҷмӯъҳо иборат аст?

823. Нобаробарии касран хаттиро ҳал намоед:

$$\text{а)} \frac{3x - 5}{2x + 7} > 0; \quad \text{б)} \frac{2y + 9}{4y - 1} < 0; \quad \text{в)} \frac{2a + 5}{2a - 7} \leq 0; \quad \text{г)} \frac{5\epsilon + 21}{\epsilon + 4} \geq 0.$$

824. Нобаробариро ҳал кунед:

$$\text{а)} \frac{15x + 23}{5x + 2} \leq 4; \quad \text{б)} \frac{4y + 3}{3y - 7} > 2; \quad \text{в)} \frac{2 - 16a}{2a + 1} > -6; \quad \text{г)} \frac{7 - 10\epsilon}{4\epsilon - 5} < -3.$$

825. Функция бо формулаи $y = \frac{x + 7}{3 - x}$ дода шудааст. Барои қадом қиматҳои тағиирёбанда қиматҳои функция:

а) мусбатанд; б) ба нимпорчай $[-2; -1)$ тааллук доранд?

826. Функция бо формулаи $y = \frac{2x - 4}{x + 2}$ дода шудааст. Барои қадом қиматҳои тағиирёбанда қиматҳои ин функция:

а) манфианд; б) ба нимфосилаи $(1; 2]$ тааллук доранд?

827*. Аз рўйи маълумоти зерин касри ихтисорнашавандаро ёбед. Сурат аз махрач дуто кам аст. Агар ба сурат ва махрач якро ҷамъ намоем, он гоҳ вай аз $\frac{1}{2}$ калон мешавад. Агар аз сурату махрач якро кам кунем, он гоҳ вай аз $\frac{2}{3}$ хурд мешавад.

Машқҳо барои тақрор

828. Муодилаи ратсионалиро ҳал намоед:

$$\text{а)} \frac{x}{2x+3} = \frac{1}{x}; \quad \text{б)} \frac{1}{x} + \frac{2}{x+2} = 1.$$

829. Нобаробариро исбот кунед:

$$(a+6)(7-a) > a(1-a).$$

830. Ҳисоб кунед:

$$\text{а)} \frac{1,37^2 + 2,74 \cdot 3,63 + 3,63^2}{0,874 \cdot 0,729 + 0,271 \cdot 0,874 + 0,126};$$

$$\text{б)} \frac{0,629 \cdot 6,37 + 0,371 \cdot 6,37 + 3,63}{6,25^2 - 3,75^2}.$$

831. Графикро насохта, муайян кунед, ки барои қадом қимати a нуқтаи $A(-2; 9)$ ба графики функсияи $y=ax+3$ тааллук дорад.

832. Алӣ масофаи 180 км роҳро бо мошин тай намуда, дар бозгашт ба қаторае нишаст, ки суръаташ аз суръати мошин 5 км/соат кам аст. Суръати мошин ва қатораро ёбед, агар маълум бошад, ки Алӣ дар бозгашт 30 дақика зиёд вақт сарф кардааст.

41. ҲАЛЛИ НОБАРОБАРИҲОИ ДОРОИ ҚИМАТИ МУТЛАҚ

Тавре медонем, қимати мутлақи адади a бо рамзи $|a|$ ишорат шуда, бо формулаи

$$|a| = \begin{cases} a, & \text{агар } a \geq 0 \text{ бошад,} \\ -a, & \text{агар } a < 0 \text{ бошад} \end{cases}$$


муайян карда мешавад. Масалан, $|2|=2$, $|0|=0$, $|-3|=-(-3)=3$.

Аз таърифи қимати мутлақ бармеояд, ки барои ҳар гуна адади a нобаробарии $|a| \geq 0$ дуруст аст.


Маъни геометрии $|a|$ ин масофаи байни нуқтаи 0 ва нуқтаи a -ро ифода мекардагӣ аст. Ин аз он бармеояд, ки масофаи байни нуқтаҳои a ва b бо формулаи $|a-b|$ ҳисоб мешавад. Масалан, масофаи байни нуқтаҳои $a=3$ ва $b=-4$ ба $|3-(-4)|$, яъне ба 7 баробар аст.

Нобаробарии $|x| \leq a$ -ро, ки дар ин чо $a > 0$ мебошад, муоина мекунем. Ҳамаи нуқтаҳои x , ки масофаашон то нуқтаи 0 аз a зиёд нест, ин нобаробариро қаноат менамоянд (расми 32).

Нуқтаҳои x аз порчаи $[-a; a]$ низ дорои ин хосият мебошанд.



Расми 32.



Расми 33.

Ҳамин тарик, нобаробарии $|x| \leq a$ ҳамон маъноро дорад, ки ба он нобаробарии $-a \leq x \leq a$ соҳиб аст. Яъне нобаробарии $|x| \leq a$ ба нобаробарии дучандай $-a \leq x \leq a$ баробарқувва мебошад. Айнан ҳамин тавр нобаробарии $|x| < a$ ба нобаробарии дучандай $-a < x < a$ баробарқувва аст.

Нобаробарии $|x| > a$, ки дар ин чо $a > 0$ аст, маъни онро дорад, ки $x > a$ ё $x < -a$ мебошад (расми 33).

Мисоли 1. Нобаробарии $|3x - 4| \leq 5$ -ро ҳал мекунем.

Нобаробарии мазкур ба нобаробарии дучандай $-5 \leq 3x - 4 \leq 5$ баробарқувва аст. Мо дар б.IV § 12.39 тарзи ҳал кардани ин гуна нобаробарии дучандаро муоина карда будем (ниг. ба мисоли 5-и б.IV § 12.39). Мувофиқи он баёни ҳалро меорем:

$$-5 \leq 3x - 4 \leq 5,$$

$$-1 \leq 3x \leq 9,$$

$$-\frac{1}{3} \leq x \leq 3.$$

Чаво б: $\left[-\frac{1}{3}; 3 \right]$.

Мисоли 2. Нобаробарии $|2x-1| > 3$ -ро ҳал менамоем.

Нобаробарии мазкур дуруст аст, агар $2x-1 > 3$ ё $2x-1 < -3$ бошад. Аз ин чо $x > 2$ ё $x < -1$ мешавад.

Чаво б: $(-\infty; -1) \cup (2; +\infty)$.

- ?** | 1. Қимати мутлақи агад гуфта, чиро меноманд? 2. Нобаробарии $|x| \leq a$ ба кадом нобаробарии дучанда баробаркувва аст? 3. Мачмұе, ки барояш нобаробарии $|x| > a$ дуруст аст, аз ҳамжояшавиін кадом маңмұхтар аст?

833. Дар тири координатавы маңмұи ҳалли нобаробариро тасвир күнед:

а) $|x| > 4$; б) $|y| \leq 5$; в) $|x| \geq 3$; г) $|y| > 1$.

834. Бөйи аломати қимати мутлақ үшінде нависед:

- а) масофаи байни нүктахой x ва y аз 3,5 хурд аст;
 б) масофаи байни нүктахой x ва y аз 2 хурд нест;
 в) масофаи байни нүктахой a ва b аз 4 калон аст;
 г) масофаи байни нүктахой a ва b аз 1 калон нест.

835. Кадоме аз агадхой $-3; -1; 0; 3$ ҳалли нобаробары аст:

а) $|x| < 3$; б) $|x| \leq 3$; в) $|x| \geq 3$; г) $|x| > 3$?

836. Нобаробариро ҳал намоед:

а) $|x| \leq 4$; б) $|x| \geq 2$; в) $|x| \geq -1$; г) $|2x| \leq 6$;
 д) $|3x| > 6$; е) $|4x| \geq 8$; ж) $|5x| < 8$; з) $|x| > -1$.

837. Ҳалли нобаробариро ёбед:

а) $|x-3| < 1$; б) $|x-2| \leq 4$; в) $|x+3,2| \leq 5$; г) $|x+3,6| < 2$;
 д) $|x+6,8| > 1$; е) $|x-3| \geq 4$; ж) $|y-0,5| \geq 1,5$; з) $|y+10| > 15$.

838. Нобаробариро ҳал намоед:

а) $|5x-2| < 7$; б) $|2x-4| \geq 0,5$; в) $|4-3x| > 7$; г) $|3-2x| \leq 5$;
 д) $|-2x+1| < 1$; е) $|-0,5x+1| \geq 1$; ж) $|3x-5| > 6$; з) $|6x-2| < 4$.

Машқұо барои такрор

839. Аз таносуб x -ро ёбед:

$$0,03 : x = 2\frac{2}{3} : 1\frac{7}{9}.$$

840. Ифодаро ба зарбқунандағо чудо күнед:

а) $8x^3 + 12x^2$; б) $6a^2b^3 - 8a^4$.

841. Барои қадом қиматҳои x ифодаи $\frac{10x^2 + 8x}{x^2 - x - 6}$ маъно надорад?

842. Амали тақсимро ичро кунед:

$$\text{а)} \frac{x+1}{x} : \frac{2x+2}{x^2}; \quad \text{б)} \frac{x^2 - 3x}{x-1} : (x-3).$$

843. Аз ду шаҳр, ки масофаи байни онҳо 36 км аст, дар як вақт ду ҷарҳбол ба як самт парвоз карданд. Суръати ҷарҳболи якум ба 158 км/соат ва суръати ҷарҳболи дуюм ба 170 км/соат баробар аст. Баъди чӣ қадар вақт ҷарҳболи дуюм ба ҷарҳболи якум расида мегирад?

844. Ададҳои 3,7682; 0,82571; 1625,342-ро то садякӣ яклухт намоед.

Маълумоти таърихӣ

Мағҳуми нобаробарӣ дар қатори мағҳуми баробарӣ аз сабаби зарурияти шуморидани предметҳо ва мукоиса кардани бузургихо ба вучуд омадааст. Ин мағҳумҳоро дар Юнони қадим васеъ истифода мекарданд. Архимед (асри III пеш аз милод) муайян карда буд, ки адади π -нисбати дарозии давра бар диаметр, ки воқеъан адади ирратсионалӣ аст, нобаробарии

$$3\frac{10}{71} < \pi < 3\frac{1}{10}$$

-ро қаноат менамояд. Дар китоби 5-уми «Ибтидо»—и Уқлидус (365–300 то милод) ҷандин нобаробарӣ оварда, онҳоро исбот кардааст. Масалан, ў исбот мекунад, ки агар дар таносуби $a:b=c:d$, ки ҳамаи ададҳо мусбатанд, адади a қалонтарин бошад, он гоҳ нобаробарии $a+d>b+c$ ҷой дорад. Натиҷаи дигари Уқлидус ин исботи он аст, ки миёнаи геометрии ду адади мусбат аз миёнаи арифметикиашон қалон нест, яъне исботи нобаробарии

$$\sqrt{ab} \leq \frac{a+b}{2} \text{ -ро.}$$

Ин нобаробарӣ ҳоло ҳам дар ҳалли масъалаҳо ва исботи тасдиқоти математикӣ васеъ истифода карда мешавад. Дар асари асосии Папаи Александрия «Маҷмӯаи математикӣ», ки дар асри III навишта шудааст, исбот карда мешавад, ки агар барои ададҳои мусбат нобаробарии

$$\frac{a}{\varepsilon} > \frac{c}{d}$$

дуруст бошад, он гох $ad > bc$ мебошад. Микдори чунин нобаробарихоро ҳангоми зарурӣ зиёд кардан мумкин аст.

Дар инкишифӣ тафаккури математикий бе муқоиса кардани бузургихо, бе мағҳумҳои «калон» ва «хурд» ба чунин мағҳумҳо ба монанди баробарӣ, айният, муодила омада расидан имконнозазир мебуд. Ҳисоббарориҳои тақрибӣ, масалан, ҳисоби адади π , бо мағҳуми нобаробарӣ зич алоқаманданд.

Соли 1557 олими англisis Роберт Рекорд (1510–1558) аввалин шуда, аломати баробариро дар шакли ҳозира пешниҳод кард. Ба сифати далел вай қайд карда буд, ки ду предмет асло, чуноне ки ду порчаи ба ҳам параллел баробаранд, баробар шуда наметавонанд. Аломати баробарии дохилкардаи Рекордро ба асос гирифта, олими дигари англisis Т. Гарриот (1560–1621) аломатҳои ҳозира замони нобаробариро ($>$ ва $<$ -ро) дохил кардааст. Дар асари худ «Амалияи санъати таҳлилнамой», ки соли 1631 пас аз рехлати муаллиф чоп шудааст, вай менависад: «Агар ду бузургӣ баробар набошанд, он гоҳ порчаҳои дар аломати баробарӣ иштироккунанда акнун параллел набуда, ҳамдигарро мебуранд. Буриш аз рост ($>$) ё аз чап ($<$) чой дошта метавонад. Дар мавриди якум аломати баробарии таркибёфта маънои «калон» ва дар мавриди дуюм маънои «хурд»-ро дорад».

Аломатҳои нобаробарии гайриқатъӣ дар шакли \geq ва \leq соли 1734 аз тарафи математики франсавӣ Пиер Буге (1698–1758) дохил карда шуданд. Дертар онҳоро дар шакли ҳозира \geq ва \leq менавиштагӣ шуданд.

МАШҚҲОИ ИЛОВАГӢ БА БОБИ IV

Ба параграфи 11.

845. Ададҳои a ва b -ро муқоиса кунед, агар маълум бошад, ки фарқи $a - b$ ба:

$$\text{а)} (-1)^{37}; \quad \text{б)} (-4,1)^{24}$$

баробар аст.

846. Аломати ададҳои a ва b чӣ гуна аст, агар маълум бошад, ки:

$$\text{а)} -2b > 0; \quad \text{б)} -4b < 0; \quad \text{в)} 2ab > 0; \quad \text{г)} 3ab < 0 \quad \text{аст.}$$

847. Аломати адади a чӣ хел аст, агар маълум бошад, ки:

$$\text{а)} a^4 \cdot a^9 > 0; \quad \text{б)} a^{12} \cdot a^3 < 0.$$

848. Нобаробариро сода намоед:

- а) $(y-4)^2 > (4+y)(4-y)$; б) $(2a+3)^2 < (2a-8)^2$;
в) $y(y-5) < y^2 - 5y + 2$; г) $(2x-3)^2 > -0,5$.

849. Нобаробариро исбот кунед:

- а) $(y+1)(2y-1) > (2y+3)(y-1)$; б) $(6y-1)(y+2) < (3y+4)(2y+1)$;
в) $(3y-1)(2y+1) > (2y-1)(2+3y)$; г) $(8y+1)(y+1) < (4y+2)(2y+1,25)$.

850. Оё нобаробарии:

- а) $(a-6)^2 > 0$; б) $a^2 + 2 > 0$; в) $-a^2 - 1 < 0$;
г) $-a^2 < 0$; д) $(3-a)^2 \geq 0$; е) $-(a-4)^2 \leq 0$

барои ҳамаи қиматҳои a дуруст аст?

851. Нобаробариро исбот намоед:

- а) $(x+1)^2 \geq 4x$; б) $(2a+1)^2 > 4a$; в) $4(x+2) < (x+3)^2 - 2x$.

852*. Нобаробариро исбот намоед:

- а) $a^2 + b^2 + 2 \geq 2(a+b)$; б) $a^2 + b^2 + c^2 + 3 \geq 2(a+b+c)$.

853*. Қаиқ дар қадом маврид вақти кам сарф меқунад: агар вай 10 км ба равиши ҷараёни дарё ва 10 км ба муқобили ҷараён шино намояд ё 20 км дар оби ором ҳаракат кунад?

854. Аҳмад 60 м-ро дар 9 сония ва Алӣ 100 м-ро дар 14,8 сония давид. Суръати қадоми онҳо зиёд аст?

855*. Исбот кунед, ки нимпериметри секунча аз дарозии ҳар як тарафи он калонтар аст.

856*. Аз сеъзогӣ тарзи чудо кардани квадрати пурраро истифода карда, нобаробариро исбот намоед:

- а) $x^2 + 2x + 2 > 0$; б) $y^2 - 8y + 20 > 0$;
в) $a^2 + ab + b^2 \geq 0$; г) $a^2 - ab + b^2 \geq 0$.

857. Ададҳои $a+4$; $a-6$; $a+1$ -ро бо тартиби афзуншавиашон ҷойгир намоед.

858. Исбот кунед, ки агар $a > b$ бошад, он гоҳ:

- а) $a+3 > b+1$; б) $2-a < 3-b$ аст.

859. Исбот кунед, ки агар $a > b > 0$ бошад, он гоҳ:

- а) $4a > 3b$; б) $15a > 13b$; в) $-5a \leq -3b$; г) $-18a < -9b$ мешавад.

860. Исбот кунед, ки агар:

- а) $a \leq b$ ва c адади дилҳоҳ бошад, он гоҳ $a+c \leq b+c$ аст;

- б) $a \leq b$ ва c адади мусбат бошад, он гоҳ $ac \leq bc$ аст;

- в) $a \leq b$ ва c адади манғӣ бошад, он гоҳ $ac \geq bc$ аст.

861. Оё дуруст, ки агар $a > b$ бошад, он гоҳ $a-1 > b-1$, $1-a > 1-b$, $4-a < 4-b$ аст?

862. Маълум, ки $3 \leq y \leq 4$. Ба қимати ифодаи:

- а) $-y$; б) $3-y$; в) $\frac{1}{y} + 1$
баҳо дихед.

863. Ба қимати ифода баҳо дихед:

a) $a+2\epsilon$, агар $0 < a < 1$ ва $-2 < \epsilon < 1$ бошад;

б) $\frac{1}{4}a - b$, агар $8 < a < 10$ ва $12 < b < 16$ бошад.

864. Испод кунед, ки:

a) агар $a \leq b$ ва $c \leq d$ бошад, $a+c \leq b+d$ аст;

б) агар $0 \leq a \leq b$ ва $0 \leq c \leq d$ бошад, $ac \leq bd$ аст.

865. Ба m -дарозии хати миёнаи секунчаи ABC , ки он ба тарафи AB параллел аст, баҳо дихед, агар $6,2 < AB < 6,3$ бошад.

866. Ба m -дарозии хати миёнаи трапетсияи асосхояш a см ва b см баҳо дихед, агар $5,2 \leq a \leq 5,3$ ва $2,1 \leq b \leq 2,2$ бошад.

Ба параграфи 12.

867. Ягон ададеро нишон диҳед, ки он ба фосилаи:

а) $(2,1; 4,3)$; б) $(-3,7; -3,2)$; в) $(4,5; 4,6)$; г) $(-0,3; -0,1)$
тааллук дошта бошад.

868. Оё адади бутуни ба порчай:

тааллукдошта вучуд дорад?

869. Ҳамаи ададҳои бутуни ба маҷмӯи:

a) $[-3; 3]$; б) $[-1,5; 4]$; в) $[4,6; 9,2]$; г) $[-1; 3]$

тааллукдоштаро нишон дихед.

870. Магар адади 20,9 ба нимпорчай [6; 21) тааллук дорад? Оё адади аз 20,9 калонтари ба ин нимпорча тааллук доштаро нишон додан мумкин аст? Магар дар [6; 21) адади аз ҳама калон ва адади аз ҳама хурд вүчүд дорад?

871. Магар адади 5,01 ба нимфосилаи (5; 15] тааллук дорад? Оё адади аз 5,01 хурдтари ба ин нимфосила тааллукдоштаро нишон додан мумкин аст? Магар дар (5; 15] адади аз хама хурд ва адади аз хама калон вүчүд дорад?

872. А) Адади калонтарини бутунро ёбед, ки он нобаробарии:

a) $n \leq -6$; б) $n < -4,6$; в) $n < 5,2$

-ро қаноат менамояд.

Б) Адади хурдтарини бутунро ёбед, ки он нобаробарии:

a) $n > -9$; б) $n \geq -3,2$; в) $n \geq 7,9$

-ро қаноат менамояд.

873. Агар имконпазир бошад, адади хурдтарин ва калонтарини ба маҷмӯи:

а) [9; 17]; б) [3; 10); в) (12; 16); г) (1; 8]

тааллукдоштаро нишон дихед.

874. Оё дуруст аст, ки:

- а) $(-6; 7) \cap (-4; 5] = (-4; 5]$; б) $(3; 8) \cup (0; 5) = (3; 5)$;
в) $(-\infty; 5) \cup (2; +\infty) = (-\infty; +\infty)$; г) $(-\infty; 3) \cap (-3; +\infty) = (-3; 3)$?

875. Буриш ва ҳамчояшавии:

- а) мачмүи ададҳои бутун ва мачмүи ададҳои мусбатро ёбед;
б) мачмүи ададҳои ратсионалӣ ва мачмӯи ададҳои ирратсионалиро ёбед.

876. Оё адади 2,99 ҳалли нобаробарии $x < 3$ аст? Ягон адади аз 2,99 қалонтарро нишон дихед, ки нобаробариро қаноат менамояд.

877. Оё адади 3,01 ҳалли нобаробарии $x > 3$ аст? Ягон адади аз 3,01 ҳурдтарро нишон дихед, ки нобаробариро қаноат менамояд.

878. Нобаробариро ҳал намоед:

- а) $5(x-2) < 2(x+7)$; б) $4(1-5y) + 10y > 24 - 10y$;
- в) $\frac{1}{5}(2x+1) - \frac{1}{3}(2-x) > 1$; г) $(z-1)(z-2)+3 > (z-2)(z-5)+5$;
- д) $(4a+1)(a-1) - 4a^2 > 6a+8$; е) $6x^2 - (2x-1)(3x+2) < 5x-8$.

879. Барои қадом қиматҳои a нобаробарӣ дуруст аст:

- а) $\frac{3a-1}{5} - \frac{a+1}{2} < 1 - \frac{a}{7}$; б) $a - 3 + \frac{a}{4} > \frac{a-5}{3}$;
- в) $\frac{a-2}{5} - \frac{2a+3}{3} > 1$; г) $\frac{5a-2}{8} - \frac{a+1}{4} < 2 + \frac{a}{2}$?

880. Ҳамаи ададҳои натуралиро ёбед, ки нобаробарии:

- а) $2(2-6x) + 2(16+x) > 0$; б) $(x+1)(x-1) - (x^2 - 4x) \leq 15$

-ро қаноат менамоянд.

881. Барои қадом қиматҳои x :

- а) қимати касри $\frac{2x-1}{3}$ мусбат аст;
- б) қимати касри $\frac{3-5x}{2}$ манғӣ аст;
- в) қимати касри $\frac{2-3x}{5}$ аз қимати мувофиқи касри $\frac{4x-1}{3}$

калон аст;

- г) қимати касри $\frac{x+1}{3}$ аз қимати мувофиқи касри $\frac{2x+3}{6}$ ҳурд аст?

882*. Барои кадом қиматҳои a муодила дорои решоҳои мусбат аст:

а) $2x=4a$; б) $x+1=a$; в) $x-7=2a+3$; г) $3x-5=a+7$?

883*. Барои кадом қиматҳои b муодила дорои решоҳои манғӣ аст:

а) $7x=2b$; б) $x-3=b$; в) $4x-1=b+3$; г) $4x-4=7b+2$?

884. Фосилаҳоеро ёбед, ки дар онҳо функсияи $y=-4x+12$ қиматҳои мусбат ва манғӣ қабул менамояд.

885*. Барои 16 нафар талаба рангу қалам хариданд. Нархи як қуттии ранг 50 дирам ва нархи як қалам 20 дирам аст. Барои он ки арзиши харид аз 5 сомонӣ зиёд нашавад, чанд қуттии ранг харидан мумкин аст?

886. Сайёҳ бо суръати 4 км/соат ба сӯйи шаҳр, ки дар масофаи 24 км воқеъ аст, равон шуд. Баъди 2 соат аз паси ў сайёҳи дуюм ба роҳ баромад. Сайёҳи дуюм то ба шаҳр расидани сайёҳи якум бояд ба ў расида гирад. Барои ин вай бояд бо кадом суръат ҳаракат намояд?

887. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} \begin{cases} 3x > 1, \\ 2x > 0, \\ x > 8; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} x > 0, \\ -x > -2, \\ 2x < 4; \end{cases} \quad \text{в)} \begin{cases} -x < 2, \\ 2x > 8, \\ x < -12; \end{cases} \quad \text{г)} \begin{cases} 2x > -6, \\ x < -2, \\ -2x > 8. \end{cases}$$

888. Исбот кунед, ки системаи нобаробариҳо ҳал надорад:

$$\text{а)} \begin{cases} x^2 + 1 < 0, \\ 2x - 1 > 0; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} 3x - 5 > 3x - 1, \\ 2x > 0; \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} 2x < 0, \\ 4x > 0; \end{cases} \quad \text{г)} \begin{cases} 4x + 5 > 0, \\ 4x - 5 \leq 0. \end{cases}$$

889. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

$$\text{а)} \begin{cases} 7 - 3x \geq 2x + 10, \\ 4x + 3 \geq 9 + 10x; \end{cases} \quad \text{б)} \begin{cases} \frac{9x - 2}{4} < 1 + 2x, \\ 7 + 2x > 3x - 1; \end{cases}$$

$$\text{в)} \begin{cases} 12y - 3(y + 2) \geq 7y - 5, \\ 13y + 6 \leq 2(y - 5) + 3; \end{cases} \quad \text{г)} \begin{cases} (x - 4)(5x - 1) - 5x^2 > x + 1, \\ 3x - 0,4 > 2x - 0,6; \end{cases}$$

$$\text{д) } \begin{cases} \frac{4x-5}{7} < \frac{3x-8}{4}, \\ \frac{6-x}{5} - 1 < \frac{14x-3}{2}; \end{cases} \quad \text{е) } \begin{cases} \frac{2x-1}{3} - x \leq \frac{11-x}{6} - 2, \\ x + \frac{3+2x}{3} < 1. \end{cases}$$

890. Ҳалли системаи нобаробарихоро ёбед:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{2x-5}{4} - 2 \leq \frac{3-x}{3}, \\ \frac{5x+1}{3} > \frac{4+x}{4}; \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} \frac{10x-1}{3} - \frac{2-5x}{4} < \frac{5-3x}{6}, \\ \frac{2x+1}{2} \geq \frac{3+7x}{4} - \frac{5+4x}{5}. \end{cases}$$

891. Нобаробарии дучандаро ҳал кунед:

$$\text{а) } 4 < 2x < 8; \quad \text{б) } 4 \leq 5x - 2 \leq 7;$$

$$\text{в) } 1 < \frac{8x+1}{2} < 2; \quad \text{г) } 5 \leq 8x - 1 \leq 7;$$

$$\text{д) } 0 \leq \frac{1-x}{4} \leq 1; \quad \text{е) } -1 \leq \frac{2x-1}{2} \leq 0.$$

892. а) Барои қадом қиматҳои x , қимати ифодаи $2x-1$ ба фосилаи аддии $(-1; 3)$ тааллук дорад?

б) Барои қадом қиматҳои x , қимати касри $\frac{x-3}{2}$ ба порчаи

$[0; 6]$ тааллук дорад?

в) Барои қадом қиматҳои x , қимати функсияи $y = -\frac{1}{2}x + 6$

ба фосилаи $(-1; 1)$ тааллук дорад?

г) Барои қадом қиматҳои x , қимати функсияи $y = -1,5x + 4$ ба порчаи $[-6; 2]$ тааллук дорад?

893. Яке аз тарафҳои росткунча аз дигарааш 5 см калон аст. Дарозии тарафи хурдаш чӣ қадар бояд бошад, то ки периметри росткунча аз 20 см калон, вале аз 30 см хурд шавад?

894. Суммаи сечандай се адди натуралии пай дар пай аз 36 хурд буда, суммаи дучандай онҳо аз 12 калон аст. Ин ададҳоро ёбед.

895. Агар ба нисфи суммаи ду адади бутуни пай дар пай $\frac{1}{3}$ қисми адади якумро чамъ кунем, ададе ҳосил мешавад, ки аз 12 хурд аст.

Агар аз $\frac{1}{3}$ ҳиссаи суммаи ин ададҳо нисфи адади дуюмро тарҳ кунем, ададеро ҳосил мекунем, ки аз 1 калон аст. Ин ададҳои бутунро ёбед.

896*. Агар сайёхон аз нақшай муайяншуда рӯзе 5 км зиёдтар роҳ гарданд, онҳо дар 6 рӯз масофаи аз 90 км зиёдро тай менамоянд. Агар сайёхон аз нақша рӯзе 5 км камтар роҳ гарданд, дар 8 рӯз масофаи аз 90 км камтарро тай мекунанд. Ба масофаи дар як рӯз мувофиқи нақша, ки онро сайёхон бояд тай мекарданд, баҳо дихед.

897. Нобаробарии касран хаттиро ҳал кунед:

$$\text{а)} \frac{2x-1}{x+1} > 0; \quad \text{б)} \frac{x+1}{x-1} \leq 3; \quad \text{в)} \frac{x-1}{x+5} \geq 2;$$

$$\text{г)} \frac{1}{x} \geq \frac{1}{3}; \quad \text{д)} -\frac{3}{x} \leq -\frac{1}{2}; \quad \text{е)} \frac{2}{x-1} < 4.$$

898. Функция бо формулаи $y = \frac{2x+1}{x-2}$ дода шудааст. Барои қадом қиматҳои тағйирёбанда қимати ин функция:

а) мусбат нест; б) манфӣ нест; в) аз -1 калону аз 1 хурд аст?

899. Нобаробариро ҳал кунед:

$$\text{а)} |x-3| < 2; \quad \text{б)} |x+2| > 2; \quad \text{в)} |x-7| \leq 0; \quad \text{г)} |x-3| < -1;$$

$$\text{д)} |3x-2,5| \leq 2; \quad \text{е)} |5-2x| > 1; \quad \text{ж)} |x-1,5| < 3; \quad \text{з)} |3x-1| \geq 5.$$

ЧАВОБҲО

674. а) ва г) –аш. **680.** а) Не; б) ҳа; в) ҳа; г) не. **684.**

$a + \frac{1}{a} - 2 = \frac{(a-1)^2}{a} \geq 0$. **685.** Агар $c = \frac{6}{a}$ гузорем, он гоҳ нобаробарӣ ба нобаробарии $c + \frac{1}{c} \geq 2$ баробарқувва аст. **687.** Нобаробарии

додашуда ба нобарбари $(\sqrt{a} - \sqrt{b})^2 \geq 0$ баробаркувва аст. **688.** Баробарии $a^3 + b^3 = (a + b)(a^2 - ab + b^2)$ -ро истифода кардан лозим аст. **689.** а) $\frac{3-x}{7}$; б) 1. **690.** а) 2; б) 0; 1. **691.** $0,1\sqrt{5}$. **692.** $\left(-\frac{4}{19}; \frac{29}{19}\right)$.

693. Дар 2,4 дақика. **699.** а) a ва b мусбатанд; б) a ва b манфианд;

г) a ва b манфианд. **705.** $\frac{1}{c}, \frac{1}{a}, \frac{1}{b}, \frac{1}{d}$. **706.** б) $-4 < -a < -3$;

г) $-1 < 3-a < 0$. **707.** в) $0 < x-3 < 4$. **708.** $8,7 < p < 9$. **709.** $0,4 \leq a \leq 0,41$.

710. а) $\frac{1}{5} < \frac{1}{x} < \frac{1}{3}$; б) $4 < \frac{1}{x} < 8$. **711.** Не, масалан, ҳангоми $x = 0,5$

будан, қимати якумаш ба $\frac{35}{16}$ ва қимати дуюмаш ба $\frac{5}{4}$ баробар

аст. **712.** 0. **713.** а) $-2\frac{2}{3}$; б) $\frac{1}{3}$. **714.** а) $1\frac{209}{990}$; б) $\frac{113}{1100}$. **720.** а)

$12 < x+y < 15$; б) $-5 < x-y < -2$; в) $32 < xy < 54$; г) $\frac{4}{9} < \frac{x}{y} < \frac{3}{4}$. **723.**

$11 < p < 11,4$ ва $7,36 < S < 7,92$. **724.** Xа. **725.** $8^0 \leq \gamma \leq 10^0$. **726.** (4;-6).

727. 24. **728.** $\frac{3a+1}{6(3a-1)}$. **740.** а) Ҳамаи ададҳои бутун аз -4 то 1 ;

б) ҳамаи ададҳои бутун аз -2 то 6 . **742.** а) 9; б) 1; в) 4; г) -9 ; д) 28;

е) 6. **743.** а) -6 ; б) 2; в) -1 ; г) 3. **745.** а) $(4;6)$; б) $[-3;3]$; в) $(7;+\infty)$;

г) $(-\infty;6)$. **746.** а) $[-6; 4]$; б) $(-3;2) \cup (8;10)$. **747.** а) $(3;+\infty)$ ва $(-4;+\infty)$;

б) $[0;3)$ ва $(-\infty;+3) \cup (3;+\infty)$; в) $(-\infty;4)$ ва $(-\infty;4) \cup (4;7)$; г) $[1;6]$ ва

$[0;9]$. **748.** Ба чойи $1 - \frac{3}{2} = 2 - \frac{3}{2}$ бояд $\left|1 - \frac{3}{2}\right| = 2 - \frac{3}{2}$ ояд. **749.** $a^2 + 3 -$

$-2a = (a-1)^2 + 2 \geq 2 > 0$. **750.** 2 км/соат. **751.** $x^2 - 2x - 8 = 0$. **752.** Барои

$x = \frac{1}{3}$. **756.** а) $(-5;+\infty)$; б) $(-\infty;6)$; в) $(-\infty;-2,5]$; г) $[0,7;+\infty)$. **757.** а)

$(5;+\infty)$; б) $(4;+\infty)$; в) $(-\infty;2]$; г) $(-\infty;\frac{9}{7}]$; д) $(-\infty;-2)$; е) $(-\infty;0]$;

ж) $(-\infty; -18)$; з) $(10; +\infty)$. **758.** а) $\left(-\infty; 2\frac{2}{3}\right)$; б) $(-2,5; +\infty)$; в)

$\left[1\frac{5}{7}; +\infty\right)$; г) $(5,5; +\infty)$; д) $(-\infty; 6)$; е) $[0; +\infty)$; ж) $[-3; +\infty)$; з) $(-\infty;$

$-30)$. **761.** а) $(-\infty; 0,7)$; б) $\left(-\infty; -\frac{1}{3}\right)$; в) $[-7; +\infty)$; г) $[1,5; +\infty)$; д)

$(-0,5; +\infty)$; е) $[-0,4; +\infty)$; ж) $[7; +\infty)$. **762.** а) $(-\infty; 1]$; б) $(-\infty; 2]$; в)

$[6; +\infty)$; г) $(-\infty; 0,3]$; е) $(-\infty; 13)$; ж) $(2,7; +\infty)$; з) $(-\infty; 9)$. **763.**

а) барои $x > 0,5$; б) барои $y > 6$; в) барои $z < -12$. **764.** а) барои $a < 1\frac{13}{17}$;

б) барои $v > 5$. **765.** а) $(3; +\infty)$; б) $\left(-2\frac{1}{3}; +\infty\right)$; в) $\left[-\frac{3}{7}; +\infty\right)$; г) $(-\infty;$

$22,5)$; д) \emptyset ; е) $(-\infty; +\infty)$; ж) $\left(-\infty; \frac{8}{3}\right]$; з) $(-\infty; 18]$. **766.** а) $(-\infty; +\infty)$;

б) \emptyset ; в) $\left[-\frac{1}{3}; +\infty\right)$; г) $(-\infty; 2]$; д) $\left[\frac{24}{59}; +\infty\right)$; е) $(-\infty; 6)$; ж)

$[4,5; +\infty)$; з) $\left(-\infty; 2\frac{1}{3}\right]$. **767.** а) $(6; +\infty)$; б) $(-\infty; -0,8)$; в) $\left(-\infty; \frac{7}{6}\right)$;

г) $(0; +\infty)$. **768.** а) $[0; +\infty)$; б) $(-2; +\infty)$; в) $\left(-\infty; -\frac{11}{20}\right]$; г) $\left(-\infty; \frac{2}{15}\right)$;

д) $(-\infty; +\infty)$; е) $\left(-\infty; -\frac{41}{34}\right]$. **769.** а) $(-\infty; 14)$; б) $[-0,125; +\infty)$; в)

$(-\infty; 14]$; г) $(-17; +\infty)$. **770.** а) $\left(1\frac{2}{3}; +\infty\right)$; б) $(-\infty; 7)$; в) $(-\infty; 0]$; г)

$(2; +\infty)$; д) $(-14; +\infty)$; е) $(-\infty; -2,5)$; ж) $\left(-\infty; \frac{1}{3}\right]$; з) $[14,5; +\infty)$; и)

$(-\infty; 9)$; к) $\left(-\infty; 3\frac{2}{9}\right]$; л) $\left(-\infty; 1\frac{1}{3}\right]$; м) $(-\infty; 3)$. **771.** а) барои $x > 1\frac{5}{24}$;

б) барои $x > -\frac{21}{32}$; в) барои $y > \frac{1}{7}$; г) барои $y < \frac{9}{58}$. **772.** а) $(-\infty; 2\frac{6}{7})$;

б) $(-\infty; 8)$; в) $\left[-1\frac{2}{3}; +\infty\right)$; г) $(1,5; +\infty)$; д) $(0; +\infty)$; е) $(-\infty; +\infty)$; ж)

$(-\infty; 0,5]$; з) $\left[\frac{3}{7}; +\infty\right)$. **773.** а) $(13; +\infty)$; б) $(-3; \infty)$; в) $(-\infty; 4)$; г)

$(-\infty; 2)$; д) $(-\infty; -4\frac{3}{7})$; е) $(-\infty; -5]$; ж) $(-\infty; -7\frac{9}{19})$; з) $(-\infty; 9\frac{1}{17})$. **774.**

а) $(2; +\infty)$; б) $(-\infty; 3)$; в) $\left[6\frac{15}{16}; +\infty\right)$; г) $[2; +\infty)$; д) $\left[3\frac{6}{7}; +\infty\right)$;

е) $(2; +\infty)$; ж) $(-\infty; 1]$; з) $\left[2\frac{49}{76}; +\infty\right)$. **775.** а) $(-\infty; -9)$; б) \emptyset ;

в) $[2; +\infty)$; г) $\left(1\frac{1}{3}; +\infty\right)$. **776.** а) барои $x=3$; б) барои $x < 3$; в) барои

$x > 3$. **777.** а) барои $x > -5,5$; б) барои $x < -5,5$. **778.** а) барои $x \geq 1,5$;

б) барои $x \leq 0,6$; в) барои $a \geq -0,5$; г) барои $x \leq 1\frac{1}{3}$; д) барои $y \geq \frac{1}{3}$;

е) барои $b \geq 5$. **779.** а) 3; б) -3. **780.** а) 5; б) 18. **781.** а) барои $c \leq 1$;

б) барои $a \geq -2,25$. **782.** а) барои $c > 2,25$; б) барои $a > 1\frac{1}{3}$. **783.**

а) барои $n=1$, $n=2$ ва $n=3$; б) барои $n=1$ ва $n=2$. **784.** Аз 42 кг.

785. 11. **786.** 14. **787.** Аз 4 см кам. **788.** На зиёд аз $12\frac{3}{20}$ м. **789.**

Аз 31,5 км зиёд не. **790.** $-3 - \frac{1}{\sqrt{3}}$. **791.** а) 2; б) $-\frac{1}{2}, \pm\sqrt{2}$. **792.** Аз

баробарии $(+a)^2 = (-a)^2$ баробарии $+a = |-a|$ бармеояд, на баробарии $+a = -a$. **793.** а) 6; б) 4; в) 1. **796.** а) $(13; +\infty)$; б) $(-\infty; 2)$; в) $(0; 4)$; г) \emptyset ; д) $[-2; 3]$; е) $(9; 16]$. **797.** а) $(6; +\infty)$;

б) $[4; +\infty)$; в) $(0; 5)$; г) \emptyset . **798.** а) $(0; 0,4)$; б) $[3; 5]$; в) $\left(\frac{1}{4}; \frac{1}{3}\right)$; г) $(0,2;$

$0,25)$. **799.** а) $[2;5]$; б) $(1,5; 3)$; в) $(10; 20)$; г) $\left(-\infty; \frac{4}{9}\right]$. **800.** а) $(-12; 2]$; б)

\emptyset ; в) $(-\infty; -9)$; г) $(-\infty; -4)$. **801.** а) $(-2,5; 0,5)$; б) $(-\infty; -1,5]$; в) $\left(\frac{1}{3}; +\infty\right)$;

г) $[3; 6,7)$. **802.** а) $(1; 4]$; б) $(-\infty; -1]$; в) \emptyset ; г) $\left[-8; 1\frac{1}{3}\right)$. **803.** а) $(-\infty;$

$1,5]$; б) $[0,5; +\infty)$; в) $[2; 4]$; г) $[-1; 1,5]$. **804.** а) $(-1,5; 0]$; б) $(0; 2,5)$; в)

$(-\infty; -3)$; г) \emptyset . **805.** а) $[5;27)$; б) $(1;1,5)$; в) $(0,4; +\infty)$; г) $(-\infty; -1,8)$. **806.**

а) $(-5;3,6)$; б) $[2;8]$; в) $(-2;4)$; г) $(-3;0,5)$. **807.** а) 0;1 ва 2; б) 4,5,6 ва 7;

в) 1,2 ва 3; г) 1. **808.** а) $(1;15)$; б) $(0,5; +\infty)$; в) \emptyset ; г) $\left[\frac{2}{11}; 2\right]$. **809.** а)

$(2,5;9)$; б) $(13,25;20]$; в) $(-17; +\infty)$; г) $4\frac{5}{9}$. **810.** а) $(-0,5;2,5)$; б) $(2;11)$;

в) $(-0,5;1,5)$; г) $\left(-1\frac{2}{3}; 2\right)$. **811.** а) $[-3;5,4]$; б) $[-5;1]$; в) $[-8,5;0,5]$;

г) $[0;1]$. **812.** а) $\left[-\frac{4}{5}; \frac{14}{15}\right]$; б) $[2;8]$; в) $(-0,9;1,2)$; г) $\left[-\frac{4}{3}; \frac{2}{3}\right]$. **813.**

а) $(1;1,5)$; б) $[0,5; 6,5]$. **814.** а) $(9; +\infty)$; б) $(-\infty; -3)$; в) $(11;13]$; г) $[-2;5]$.

815. а) $(-\infty; 2]$; б) $[1,2;1,5)$; в) $(2;7)$; г) $(1;2]$. **816.** а) Аз 4 км/соат

зиёд ва аз 5 км/соат кам. **817.** 34. **818.** 36. **819.** а) Ҳамаи ададҳои

аз $2\frac{2}{3}$ зиёд набуда; б) ҳамаи ададҳои аз 3,5 калон; в) ҳамаи

ададҳо ғайр аз 1. **820.** а) $\frac{2x^2}{x-3}$; б) $\frac{2}{a-6}$. **822.** а) Дуюмаш калон;

б) якумаш калон. **823.** а) $\left(-\infty; -\frac{7}{2}\right) \cup \left(\frac{5}{3}; +\infty\right)$; б) $\left(-\frac{9}{2}; \frac{1}{4}\right)$; в) $\left[-\frac{5}{2}; \frac{7}{2}\right)$;

г) $(-\infty; -4,2] \cup (-4; +\infty)$. **824.** а) $(-\infty; -0,4) \cup [3; +\infty)$; б) $\left(2\frac{1}{3}; 8,5\right)$;

в) $(-0,5; 2)$; г) $(1,25; 4)$. **825.** а) $(-7; 3)$; б) $[13; +\infty)$. **826.** а) $(-2; 2)$;

б) $(6; +\infty)$. **827.** $\frac{3}{5}$. **828.** а) $-1; 3$; б) $-1; 2$. **829.** Нишондод: $(a+6)$

$(7-a)-a(1-a)=42>0$. **830.** а) 25; б) 0,4. **831.** Барои $a=-3$. **832.** 45

ва 40 км/соат. **836.** а) $[-4; 4]$; б) $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$; в) $(-\infty; +\infty)$;

г) $[-3; 3]$; д) $(-\infty; -2) \cup (2; +\infty)$; е) $(-\infty; -2] \cup [2; +\infty)$; ж) $(-1, 6; 1, 6)$;

з) $(-\infty; +\infty)$. **837.** а) $(2; 4)$; б) $[-2; 6]$; в) $[-8, 2; 1, 8]$; г) $(-5, 6; -1, 6)$;

д) $(-\infty; -7, 8) \cup (-5, 8; +\infty)$; е) $(-\infty; -1] \cup [7; +\infty)$; ж) $(-\infty; -1] \cup [2; +\infty)$;

з) $(-\infty; -25) \cup (5; +\infty)$. **838.** а) $(-1; 1, 8)$; б) $(-\infty; 1, 75] \cup [2, 25; +\infty)$;

в) $(-\infty; -1) \cup (\frac{11}{3}; +\infty)$; г) $[-1; 4]$; д) $(0; 1)$; е) $(-\infty; 0] \cup [4; +\infty)$;

ж) $(-\infty; -\frac{1}{3}) \cup \left(\frac{11}{3}; +\infty\right)$; з) $\left(-\frac{1}{3}; 1\right)$. **839.** 0,02. **840.** а) $4x^2(2x+3)$;

б) $2a^2(3b^3-4a^2)$. **841.** Барои -2 ва 3 . **842.** а) $\frac{x}{2}$; б) $\frac{x}{x-1}$. **843.** Баъди

3 соат. **844.** 3,77; 0,83; 1625,34. **845.** а) $a < \varepsilon$; б) $a > \varepsilon$. **850.** а) Не;

б) ха; в) ха; г) не; д) ха; е) ха. **853.** Дар оби ором. **854.** Суръати

Алӣ. **855.** Нишондод. Аз далели он ки тарафи секунча аз суммаи

ду тарафи дигар калон нест, истифода кардан даркор аст. **862.**

а) $-4 \leq -y \leq -3$; б) $-1 \leq 3-y \leq 0$; в) $\frac{5}{4} \leq \frac{1}{y} + 1 \leq \frac{4}{3}$. **865.** $3,1 < m < 3,15$.

866. $3,65 \leq m \leq 3,75$. **868.** а) Не; б) ха, -2 . **870.** Ха; ха, масалан,

20,99; адади аз ҳама хурд ба 6 баробар буда, адади аз ҳама

калон вучуд надорад. **872.** А): а) -6 ; б) -5 ; в) 5. Б): а) -8 ; б) -3 ; в)

8. **874.** а) Ха; б) не; в) ха; г) ха. **878.** а) $(-\infty; 8)$; б) \emptyset ; в) $(2; +\infty)$;

г) $(2,5; +\infty)$; д) $(-\infty; -1)$; е) $\left(1\frac{2}{3}; +\infty\right)$. **879.** а) Барои $a < 7$; б) барои

$a > 1\frac{5}{11}$; в) барои $a < -5\frac{1}{7}$; г) барои $a > -20$. **880.** а) 1,2 ва 3;

б) 1, 2, 3 ва 4. **881.** а) Барои $x > 0,5$; б) барои $x > 0,6$; в) барои $x < \frac{11}{29}$;

г) барои ҳамаи қиматҳои x . **882.** а) Барои $a > 0$; б) барои $a > 1$; в) барои $a > -5$; г) барои $a > -12$. **883.** а) Барои $v < 0$; б) барои $v < -3$; в)

барои $v < -4$; г) барои $v < -\frac{6}{7}$. **884.** Дар $(-\infty; 3)$ функсия мусбат буда, дар $(3; +\infty)$ манғӣ аст. **885.** На зиёд аз 6 куттӣ. **886.** Аз 6 км/соат зиёдтар. **887.** а) $(8; +\infty)$; б) $(0; 2)$; в) \emptyset ; г) \emptyset . **889.** а) $(-\infty; -1]$;

б) $(-\infty; 6)$; в) \emptyset ; г) $\left(0,2; \frac{3}{22}\right)$; д) $\left(7\frac{1}{5}; +\infty\right)$; е) $[-1; 0)$. **890.**

а) $\left(\frac{8}{17}; 5,1\right]$; б) $\left[-15; \frac{20}{61}\right)$. **891.** а) $(2; 4)$; б) $[1,2; 1,8]$; в) $(0,125; 0,375)$;

г) $[0,75; 1]$; д) $[-3; 1]$; е) $\left[-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right]$. **892.** а) Барои $0 < x < 2$; б) барои

$3 \leq x \leq 15$; в) барои $10 < x < 14$; г) барои $1\frac{1}{3} \leq x \leq 6\frac{2}{3}$. **893.** Аз 2,5

см калону аз 5 см хурд. **894.** 2,3 ва 4. **895.** 8 ва 9. **896.** Аз 10 км зиёд ва аз 16,25 км камтар. **897.** а) $(-\infty; -1) \cup (0,5; +\infty)$; б) $(-\infty; 1) \cup [2; +\infty)$; в) $[-11; -5)$; г) $(0; 3]$; д) $(0; 6]$; е) $(-\infty; 1) \cup (1,5; +\infty)$.

898. а) $[-0,5; 2]$; б) $\left(-\infty; -\frac{1}{2}\right) \cup (2; +\infty)$; в) $\left(-3; \frac{1}{3}\right)$. **899.** а) $(1; 5)$;

б) $(-\infty; -4) \cup (0; +\infty)$; в) 7 ; г) \emptyset ; д) $\left[\frac{1}{6}; 1,5\right]$; е) $(-\infty; 2) \cup (3; +\infty)$;

ж) $(-1,5; 4,5)$; з) $\left(-\infty; -1\frac{1}{3}\right] \cup [2; +\infty)$.

Боби V

ДАРАЦАИ НИШОНДИХАНДААШ БУТУН

§ 13. ДАРАЦАИ НИШОНДИХАНДААШ БУТУН ВА ХОСИЯТХОИ ОН

42. ТАЪРИФИ ДАРАЦАИ НИШОНДИХАНДААШ БУТУНИ МАНФЙ

Аз синфи 7 медонем, ки ҳосили зарби якчанд маротибаи адади a , дарачаи нишондиҳандааш натуралӣ ном дорад. Масалан,

$$(-2)^4 = (-2)(-2)(-2)(-2) = 16; \quad 2^6 = 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 \cdot 2 = 64.$$

Умуман,

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \dots a}_{n \text{ маротиба}}.$$

Зарбкунандай тақроршавандай a – асоси дарача ё асос ва адади натуралии n , ки ба микдори ҳамчун зарбкунанда тақрори a баробар аст, *нишондиҳандаи дарача ё дарача* номида мешаванд.

Альон мафхуми дараҷаро барои адади бутуни манфй паҳн мекунем. Яъне, ба қадом адад баробар будани a^{-n} -ро, масалан, $(-2)^{-3}$ ё 4^{-5} ва гайраро, муайян мекунем.

Аввалан барои возеҳии баён фарз мекунем, ки асоси адад ба 10 баробар аст, яъне ба саволи чӣ маънно доштани 10^{-n} ҷавоб медиҳем.

Дараҷаҳои бо нишондиҳандаҳои 1, 2, 3 ва ғайра гирифташудаи адади 10-ро пай дар пай менависем. Дар натиҷа сатри

$$10^1, 10^2, 10^3, \dots \tag{1}$$

-ро ҳосил мекунем.

Ҳар яки ин ададҳоро дар намуди

$$10, 100, 1000, \dots \tag{2}$$

naviштан мумкин аст.

Ҳар як адади ин сатр аз адади пасояндааш 10 маротиба хурд аст. Сатри (2)-ро мувоғики ҳамин қонуният бо воситаи пеш аз адади 10 навиштани адади 1, пеш аз адади 1 навиштани адади

$\frac{1}{10} = \frac{1}{10^1}$, пеш аз адади $\frac{1}{10^1}$ навиштани адади $\frac{1}{100} = \frac{1}{10^2}$, пеш аз адади $\frac{1}{10^2}$ навиштани адади $\frac{1}{1000} = \frac{1}{10^3}$ ва гайра ба тарафи чап давом дода, ҳосил мекунем:

$$\dots, \frac{1}{10^3}, \frac{1}{10^2}, \frac{1}{10^1}, 1, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (3)$$

Дар сатри (1) нишондиҳандаи ҳар як дараҷа аз нишондиҳандаи дараҷаи пасоянд 1 воҳид хурд аст. Аз рӯйи ин қонуният сатри (1)-ро ба тарафи чап давом дода, мо пеш аз 10^1 бояд 10^0 нависем, пеш аз 10^0 бояд 10^{-1} нависем, пеш аз 10^{-1} бояд 10^{-2} нависем ва гайра.

Натиҷаи ин гуна навиштаҷот сатри зерин мешавад:

$$\dots, 10^{-3}, 10^{-2}, 10^{-1}, 10^0, 10^1, 10^2, 10^3, \dots \quad (4)$$

Сатрҳои (3) ва (4)-ро муқоиса карда, ба ҳулоса меом, ки

ҳисоб кардани он ки 10^{-1} ба $\frac{1}{10^1}$ баробар аст, 10^{-2} ба $\frac{1}{10^2}$ баробар аст ва гайра табиӣ аст. Ҳамин гуна созиш дар математика на танҳо барои дараҷаҳои адади 10, балки барои дараҷаи адади дилҳоҳи нобаробари нули a ҳам қабул карда шудааст.

Таъриф. Агар $a \neq 0$ ва n – адади бутуни манғӣ бошад, он гоҳ

$$a^n = \frac{1}{a^{-n}}.$$

Таърифи дараҷаҳо истифода карда, меёбем, ки

$$4^{-2} = \frac{1}{4^2} = \frac{1}{16}; \quad (-5)^{-4} = \frac{1}{(-5)^4} = \frac{1}{625}; \quad \left(-\frac{1}{2}\right)^{-3} = \frac{1}{\left(-\frac{1}{2}\right)^3} = -8.$$

Ифодай 0^n барои қимати n -и бутуни манғӣ маъно надорад (ҳангоми $n=0$ будан ҳам).



- 1. Дараҷаи нишондиҳандааш натуралии ададро чӣ хел мефаҳманд?
- 2. Таърифи дараҷаи нишондиҳандааш бутуни манғиро баён намоед.

900. Дарацаи нишондиҳандааш бутуни манфиро бо каср иваз кунед:

$$\begin{array}{llll} \text{а)} 10^{-5}; & \text{б)} 7^{-3}; & \text{в)} a^{-1}; & \text{г)} x^{-15}; \\ \text{д)} (ab)^{-2}; & \text{е)} (a+b)^{-3}; & \text{ж)} 2^{-1}; & \text{з)} 100^{-2}. \end{array}$$

901. Касрро бо дарацаи нишондиҳандааш бутуни манфӣ иваз кунед:

$$\text{а)} \frac{1}{10^2}; \quad \text{б)} \frac{1}{5^6}; \quad \text{в)} \frac{1}{x^4}; \quad \text{г)} \frac{1}{y^8}; \quad \text{д)} \frac{1}{9}.$$

902. а) Ададҳои $8, 4, 2, 1, \frac{1}{2}, \frac{1}{4}$ ва $\frac{1}{8}$ -ро дар намуди дарацаи асосаш 2 нависед.

б) Ададҳои $\frac{1}{125}, \frac{1}{25}, \frac{1}{5}, 1, 25, 125$ -ро дар намуди дарацаи асосаш 5 нависед.

903. а) Ададҳои $\frac{1}{81}, \frac{1}{27}, \frac{1}{9}, \frac{1}{3}, 1, 3, 9, 27, 81$ -ро дар намуди дарацаи асосаш 3 нависед.

б) Ададҳои $100; 10; 1; 0,1; 0,01$ -ро дар намуди дарацаи асосаш 10 нависед.

904. Ададро бо воҳид муқоиса намоед:

$$\text{а)} \left(\frac{4}{7}\right)^{-5}; \quad \text{б)} 0,127^0; \quad \text{в)} 10^{-10}; \quad \text{г)} \left(2\frac{3}{4}\right)^{-2}.$$

905. Ҳисоб кунед:

$$\begin{array}{llll} \text{а)} 3^{-2}; & \text{б)} -0,1^{-1}; & \text{в)} (-1)^{-7}; & \text{г)} (-1)^{-10}; \\ \text{д)} \left(\frac{1}{6}\right)^{-2}; \\ \text{е)} \left(-\frac{2}{3}\right)^{-3}; & \text{ж)} \left(1\frac{1}{2}\right)^{-4}; & \text{з)} \left(-2\frac{1}{4}\right)^{-2}; & \text{и)} 0,01^{-2}; \\ \text{к)} 1,125^{-1}. \end{array}$$

906. Қимати ифодаро ҳисоб кунед:

$$\text{а)} -10^{-2}; \quad \text{б)} (-2)^{-3}; \quad \text{в)} (-0,7)^{-2}; \quad \text{г)} (0,4)^{-5}; \quad \text{д)} -(-2)^{-3}; \quad \text{е)} -(-4)^{-2}.$$

907. Ҳисоб кунед:

$$\text{а)} \left(\frac{1}{2}\right)^{-4}; \quad \text{б)} (-4)^{-3}; \quad \text{в)} 1,5^{-1}; \quad \text{г)} \left(-\frac{3}{5}\right)^{-2}; \quad \text{д)} -0,3^{-3}; \quad \text{е)} -\left(2\frac{1}{2}\right)^{-2}.$$

908. Қимати ифодаро бо нул мұқоиса күнед:

а) 7^{-5} ; б) $2,1^{-4}$; в) $(-7,2)^{-6}$; г) $(-3,2)^{-3}$.

909. Оё дуруст аст, ки агар:

а) $a > 0$ ва n адади бутун бошад, он гоҳ $a^n > 0$ аст;

б) $a < 0$ ва n адади чұфти манғай бошад, он гоҳ $a^n > 0$ аст;

в) $a > 0$ ва n тоқи манғай бошад, он гоҳ $a^n < 0$ аст?

910. Қимати ифодаи x^p -ро ёбед, агар:

а) $x = -5, p = -2$; б) $x = 3, p = -3$; в) $x = 3, p = -1$; г) $x = 8, p = 0$ бошад.

911. Ифодаи $-x^{-p}$ дорои кадом қимат аст, агар:

а) $x = -1, p = -2$; б) $x = 0,3, p = -2$; в) $x = 2, p = -1$; г) $x = 0,5, p = -3$ бошад?

912. Қимати ифодахой x^n ва x^{-n} -ро ёбед, агар:

а) $x = \frac{2}{5}, n = -2$; б) $x = -2,5, n = 3$

бошад.

913. Қимати ифодаро ёбед:

а) $4 \cdot 2^{-3}$; б) $-2 \cdot 10^{-4}$; в) $21 \cdot (-9)^{-1}$; г) $15 \cdot \left(-\frac{1}{5}\right)^{-1}$;

д) $3^{-1} + (-2)^{-2}$; е) $(-5)^{-2} + 6^{-1}$; ж) $\left(\frac{3}{7}\right)^{-2} + 3^{-3}$; з) $0,4^0 + 0,1^{-3}$.

914. Хисоб күнед:

а) $7 \cdot 14^{-1}$; б) $-3 \cdot 9^{-2}$; в) $4^{-1} - 2^{-2}$; г) $1,2^0 - 1,2^{-1}$; д) $10 - \left(\frac{1}{5}\right)^{-1}$.

915. Ифодаро дар намуди касре, ки дараңай нишондиҳандааш адади манғай надорад, нависед:

а) $4x^{-2}$; б) $7ab^{-5}$; в) $x^{-5}y$; г) $4(ab)^{-9}$.

916. Нишондиҳандаи манғиро истифода намуда, касрро дар намуди ҳосили зарб нависед:

а) $\frac{5}{a^2}$; б) $\frac{x}{y}$; в) $\frac{3a^7}{\epsilon^5}$; г) $\frac{a^6}{5\epsilon^3}$;

д) $\frac{1}{x^2 y^2}$; е) $\frac{(a+\epsilon)^3}{\epsilon^2 c^5}$; ж) $\frac{3a}{(a-3)^2}$; з) $\frac{(a+\epsilon)^5}{3(a-\epsilon)}$.

- 917.** Ифодаро дар намуди каср нависед:
 а) $a^{-2} + \varepsilon^{-2}$; б) $xy^{-1} + x^{-1}y$; в) $(a+\varepsilon^{-1})(a^{-1}+\varepsilon)$; г) $(x-2y^{-1})(2x^{-1}+y)$.
- 918.** Ифодаро ба каср табдил дихед:
 а) $(a^{-1}+\varepsilon^{-1})(a+\varepsilon)^{-1}$; б) $(a-\varepsilon)^{-2}(a^{-2}-\varepsilon^{-2})$.

Машқҳо барои такрор

919. Ҳар яке аз ададҳои 4,123; 0,3728 ва 47,25-ро то даҳякӣ яклухт кунед ва саҳви мутлақашро ёбед.

920. Алӣ 9 км бо пайраҳаи кӯҳӣ ба баландӣ баромада, бо ҳамон роҳ баргашт. Ба ҳамаи ин ў 5 соат вакт сарф намуд. Суръати ба баландӣ баромадани Алиро ёбед, агар маълум бошад, ки ҳангоми фаромадан вай суръаташро 1,5 бор зиёд кардааст.

921. Нобаробариро ҳал кунед:

- а) $(3x - 1)(3x + 1) - 9x(x + 1) < x - 9$;
 б) $(4x - 1)^2 - 8x(2 + 2x) > 25$.

922. Қимати ифодаи $x^2 + 2xy + y^2$ -ро ҳангоми $x = 4 + \sqrt{2}$ ва $y = \sqrt{2} - 4$ будан ёбед.

923. Функцияи $y = 2x - 8$ дар қадом фосила қиматҳои манғӣ қабул мекунад? Қиматҳои мусбат чӣ?

43. ХОСИЯТҲОИ ДАРАҶАИ НИШОНДИҲАНДААШ БУТУН

Хосиятҳои маълум, ки мо онҳоро барои дараҷаҳои нишондиҳандаашон натуралӣ дар синфи 7 муқаррар карда будем, барои дараҷаҳои нишондиҳандааш бутуни дилҳоҳ ҳам дурустанд (бо назардошти ба нул баробар набудани асоси дараҷа).

Яъне, барои ҳар гуна $a \neq 0$, $\varepsilon \neq 0$, m ва n -и бутуни дилҳоҳ баробариҳои зерин дурустанд:

$$1. a^n \cdot a^m = a^{n+m}; \quad 2. a^n : a^m = a^{n-m}; \quad 3. (a^n)^m = a^{nm};$$

$$4. (a\varepsilon)^n = a^n \cdot \varepsilon^n; \quad 5. \left(\frac{a}{\varepsilon}\right)^n = \frac{a^n}{\varepsilon^n}.$$

Ин хосиятхоро бо воситаи ба таърифи дарацаи нишондиҳандааш бутуни манфӣ ва хосиятҳои дарацаи нишондиҳандааш натуралӣ такя намудан, исбот кардан мумкин аст.

Масалан, дурустии хосияти 1-ро, ки хосияти *асосии дарацаи* ном дорад, ҳангоми манфӣ будани нишондиҳандаи дарацаҳо исбот мекунем.

Бигузор $n=-k$ ва $m=-p$ аст, ки дар ин ҷо k ва p ададҳои натуралианд. Мувофиқи таърифи дарацаи нишондиҳандааш бутуни манфӣ (б.В §13.42) дорем:

$$a^n \cdot a^m = a^{-k} \cdot a^{-p} = \frac{1}{a^k} \cdot \frac{1}{a^p} = \frac{1}{a^k \cdot a^p} = \frac{1}{a^{k+p}} = a^{-(k+p)} = a^{-k-p} = a^{n+m}.$$

(Дар боло дарацаҳои a^{-k} ва a^{-p} -ро бо қасрҳои $\frac{1}{a^k}$ ва $\frac{1}{a^p}$,

инчунин қасри $\frac{1}{a^{k+p}}$ -ро бо дарацаи $a^{-(k+p)}$ иваз карда, аз таърифи дарацаи нишондиҳандааш бутуни манфӣ истифода кардаем. Ҳосили зарби $a^k \cdot a^p$ -ро бо дарацаи a^{k+p} иваз карда, хосияти *асосии дарацаи* нишондиҳандааш натуралиро истифода намудем).

Аз хосиятҳои 1–5 бармеояд, ки қоидаҳои иҷрои амалҳо бо дарацаҳои нишондиҳандаашон бутун ва қоидаҳои иҷрои амалҳо бо дарацаҳои нишондиҳандаашон натуралӣ якхелаанд.

Мисоли 1. Ҳосили зарби $a^{-13} \cdot a^{18}$ -ро сода мекунем.

Ҳангоми зарб кардани дарацаҳои *асосҳояшон* якхела, асосро бетағийир гузошта, нишондиҳандаҳои дарацаҳоро ҷамъ мекунанд:

$$a^{-13} \cdot a^{18} = a^{-13+18} = a^5.$$

Мисоли 2. Ҳосили тақсими $b^4:b^7$ -ро сода мекунем.

Ҳангоми тақсими дарацаҳои *асосҳояшон* якхела асосро бетағийир гузошта, аз нишондиҳандаи дарацаи тақсимшаванди нишондиҳандаи дарацаи тақсимкунандаро тарҳ мекунанд:

$$b^4:b^7 = b^{4-7} = b^{-3}.$$

Мо қоиди тақсими дарацаҳои *асосҳояшон* якхеларо барои дарацаҳои нишондиҳандаашон натуралӣ дар ҳамон маврид

татбиқ карда метавонистем, ки агар нишондиҳандаи дараҷаи тақсимшаванд аз нишондиҳандаи дараҷаи тақсимкунанда хурд набошад. Акнун баъди чорӣ кардани дараҷаҳои нишондиҳандаашон бутун ин маҳдудият аз байн бардошта мешавад. Нишондиҳандаҳои дараҷаҳои тақсимшаванд ва тақсимкунанда аз ададҳои бутуни дилҳоҳ иборат шуда метавонанд.

Мисоли 3. Ифодаи $(3a^4\epsilon^{-5})^{-2}$ -ро сода мекунем.

Ҳангоми ба дараҷа бардоштани ҳосили зарб ҳар як зарбашавандаро ба ҳамон дараҷа бардошта, натиҷаҳоро зарб мекунанд. Ҳангоми ба дараҷа бардоштани нишондиҳандаи дараҷа асосро бетағиyr гузошта, нишондиҳандаҳоро зарб мекунанд.

Мувофиқи ин гуфтаҳо ҳосил менамоем:

$$(3a^4\epsilon^{-5})^{-2} = 3^{-2}(a^4)^{-2}(\epsilon^{-5})^{-2} = \frac{1}{9}a^{-8}\epsilon^{10}.$$

- ?
- 1. Ҳосиятҳои дараҷаи нишондиҳандааш натуралиро номбар кунед.
 - 2. Ҳосиятҳои ҳосили зарб ва ҳосили тақсими дараҷаҳои асосхояшон якхелай дорои нишондиҳандаи бутунро баён намоед.
 - 3. Нишондиҳандаи дараҷаҷоро чӣ гуна ба дараҷа мебардоранд?
 - 4. Ҳосили зарб ва ҳосили тақсимро чӣ гуна ба дараҷа мебардоранд?

924. Қимати ифодаро ёбед:

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|---|
| а) $3^{-2} \cdot 3^4$; | б) $2^5 \cdot 2^{-2}$; | в) $10^9 \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-5}$; |
| г) $2^8 \cdot 2^{-10}$; | д) $4^{-4} : 4^{-4}$; | е) $3^{-3} : 3$; |
| ж) $(2^{-5})^{-1}$; | з) $(5^3)^{-2}$; | и) $2^{-5} \cdot (2^{-3})^{-4}$. |

925. Ҳисоб кунед:

- | | | |
|--|---|------------------------|
| а) $5^{-12} \cdot 5^{14}$; | б) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-3} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^2$; | в) $3^{-7} : 3^{-9}$; |
| г) $\left(\frac{1}{4}\right)^2 : \left(\frac{1}{4}\right)^4$; | д) $(2^{-3})^{-2}$; | е) $(0,1^{-2})^{-1}$. |

926. Испит кунед, ки барои ҳар гуна адади $a \neq 0$ ва n -и дилҳоҳи бутун ададҳои a^n ва a^{-n} байни худ чаппаанд.

927. Испит кунед, ки барои n -и дилҳоҳи бутун ва $a \neq 0$, $\varepsilon \neq 0$ будан

$$\left(\frac{a}{\varepsilon}\right)^{-n} = \left(\frac{\varepsilon}{a}\right)^n$$

аст.

928. Ҳисоб кунед:

а) $\left(\frac{1}{4}\right)^{-4}$;

б) $\left(\frac{3}{4}\right)^{-1}$;

в) $0,1^{-2}$;

г) $\left(1\frac{1}{4}\right)^{-4}$;

д) $0,002^{-1}$;

е) $\left(-1\frac{1}{2}\right)^{-3}$.

929. Испит кунед, ки агар a ва ε ададҳои мусбат ва $a > \varepsilon$ бошад, он гоҳ $a^{-1} < \varepsilon^{-1}$ аст.

930. Ифодаро дар намуди дараҷаи асосаш 3 нависед ва қиматашро ёбед:

а) $9 \cdot 3^{-3}$; б) $(3^{-1})^4 \cdot 27^2$; в) $9^{-2} : 3^{-5}$; г) $81^3 : (9^{-2})^{-3}$.

931. Ифодаро дар намуди дараҷаи асосаш 2 нависед ва қиматашро ёбед:

а) $2^{-8} \cdot 2^{10}$; б) $64 \cdot (2^{-3})^2$; в) $8^{-2} \cdot 4^3$; г) $4^3 \cdot 16^{-1}$.

932. Ифодаро, ки дар он m адади бутун аст, дар намуди дараҷаи асосаш 5 нависед:

а) $5^m \cdot 5^{m+2} \cdot 5^{2-m}$; б) $(5^m)^3 \cdot (5^2)^m$; в) $125 : 5^{3m-1}$.

933. Ҳисоб кунед:

а) $9^7 : 9^{10}$; б) $9^{-5} \cdot 27^3$; в) $10^0 : 10^{-4}$; г) $64^{-4} : 16^{-5}$;

д) $\frac{2^{-8}}{4^{-3} \cdot 4^{-5}}$; е) $\frac{4^{-2} \cdot 8^{-8}}{2^{-24}}$; ж) $\frac{3^{-8} \cdot 9^7}{(-3)^2}$; з) $\frac{4^{-5} \cdot 16^{10}}{64^3}$.

934. Қимати ифодаро ёбед:

а) $125^{-1} \cdot 25^3$; б) $16^{-2} \cdot 4^4$; в) $(6^2)^6 : 6^{14}$;

$$\text{г) } 11^0 : (11^{-1})^2; \quad \text{д) } \frac{(2^4)^2 \cdot (2^{-4})^3}{4^3}; \quad \text{е) } \frac{(3^{-1})^3 \cdot 9^4}{(3^3)^2}.$$

935. Ифодай a^{16} -ро, ки дар ин чо $a \neq 0$ аст, дар намуди дарацаи асосаш:

$$\text{а) } a^2; \quad \text{б) } a^4; \quad \text{в) } a^{-2}; \quad \text{г) } a^{-4} \quad \text{нависед.}$$

936. Ифодаро сода кунед:

$$\text{а) } \frac{3}{2}a\epsilon^{-2} \cdot 6a^{-3}\epsilon; \quad \text{б) } \frac{3}{4}m^{-1}n^2 \cdot 8m^2n^{-1}; \quad \text{в) } 0,8a^{-2}\epsilon^4 \cdot \frac{1}{4}a^2\epsilon^{-4};$$

$$\text{г) } 0,9x^{-1}y \cdot 3x^2y^2; \quad \text{д) } 2m^{-2}n^3 \cdot \frac{1}{6}m^3n^{-5}; \quad \text{е) } 4\frac{1}{2}a^7\epsilon^{-17} \cdot 0,6a^{-5}\epsilon^{19}.$$

937. Ифодаро сода карда, қиматашро ёбед:

$$\text{а) } 1,6x^{-2}y^2 \cdot 5x^3y^{-3} \quad \text{хангоми } x=0,125, y=5 \text{ будан;}$$

$$\text{б) } \frac{4}{7}x^4y^{-4} \cdot 21x^{-5}y^2 \quad \text{хангоми } x=10, y=\frac{1}{5} \text{ будан.}$$

938. Дарацаро дар намуди ҳосили зарб нависед:

$$\text{а) } (a^{-1}\epsilon^{-1})^{-2}; \quad \text{б) } (x^2y^2)^2; \quad \text{в) } (a^{-2}\epsilon^4)^{-10};$$

$$\text{г) } (-3m^3n^{-1})^2; \quad \text{д) } \left(\frac{1}{3}a^{-2}\epsilon^2\right)^{-3}; \quad \text{е) } (-0,5x^{-5}y^2)^3.$$

939. Ба ҳосили зарб табдил дихед:

$$\text{а) } (4a^3\epsilon)^{-1}; \quad \text{б) } \left(\frac{3}{4}a^{-1}\epsilon^{-2}\right)^{-2};$$

$$\text{в) } \left(\frac{7}{8}a^{-5}\epsilon\right)^{-1}; \quad \text{г) } (0,2x^{-4}y^3)^{-1}.$$

940. Ифодаро дар намуди дарацаи ҳосили зарб нависед:

$$\text{а) } 0,001x^{-3}; \quad \text{б) } 16y^{-4}; \quad \text{в) } 0,0081a^4\epsilon^{-8}; \quad \text{г) } 10^4x^{-4}y^6.$$

941. Амалро ичро намоед:

$$\text{а) } 1 : \left(\frac{1}{3}a\epsilon^{-1}\right); \quad \text{б) } \frac{6a^{-3}}{\epsilon^2} \cdot \frac{\epsilon^3}{3a^{-2}};$$

$$\text{в) } \frac{15}{7}a^{-5}\epsilon : (-5a^{-7}\epsilon^{-1}); \quad \text{г) } \frac{13a^{-2}}{\epsilon} \cdot \frac{\epsilon^4}{39a^{-3}}.$$

942. Ифодаро сода кунед:

a) $\frac{5x^{-1}y^{-5}}{3} \cdot \frac{9x^6}{y^{-4}};$

б) $\frac{16a^{-1}\epsilon^2}{5} \cdot \frac{25a^6}{64\epsilon^8};$

в) $\frac{x^3}{3y^{-3}} \cdot \frac{15y}{x^{-2}};$

г) $\frac{26a^{17}}{\epsilon^{-8}} \cdot \frac{\epsilon^3}{13a^{14}}.$

943. Ифодаро табдил дихед:

a) $\left(\frac{a^{-4}}{10\epsilon^3 c^5} \right)^{-2} \cdot (5a^2 \epsilon c)^{-2};$

б) $4a^{-9}\epsilon \cdot \left(\frac{a\epsilon}{3} \right)^{-1};$

в) $\left(\frac{x^5 y^{-2}}{4z} \right)^{-3} \cdot \left(\frac{x^2 y}{8z} \right)^2;$

г) $\left(\frac{2x^4}{y^5} \right)^{-1} \cdot (x^{-1}y)^2.$

Машқҳо барои тақрор

944. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

a) $\begin{cases} 2(4x-1) - 3x > 5(x-2) + 7, \\ \frac{x-2}{3} \leq \frac{x-3}{2}; \end{cases}$

б) $\begin{cases} 1,2x + 7 < 2x - 3,6, \\ \frac{2x+9}{7} > \frac{5x-3}{2}. \end{cases}$

945. Барои қадом қимати a , қимати каср ба нул баробар аст:

а) $\frac{|a|-2}{a^2+1};$

б) $\frac{|a|-5}{a^2-2a}?$

946. Ҳисоб кунед:

а) $5^{12} \cdot \frac{1}{25} \cdot 0,04^5;$

б) $\frac{1}{32} \cdot 8^5 \cdot 0,25^3.$

947. Нишон дихед, ки қимати ифода адади ратсионалӣ аст:

а) $\frac{1}{3\sqrt{2}-4} - \frac{1}{3\sqrt{2}+4};$

б) $\frac{1}{5+2\sqrt{6}} + \frac{1}{5-2\sqrt{6}}.$

44. НАМУДИ СТАНДАРТИИ АДАД

Дар илм ва техника баъзан бо ададҳои ниҳоят калон ё ниҳоят хурди мусбат сару кор доранд. Масалан, диаметри Офтоб бо адади ниҳоят калони $1\ 390\ 600\ 000$ м ва диаметри молекулаи об бо адади ниҳоят хурди $0,00000003$ см ифода мешавад.

Хондан ва навиштани ададҳои ниҳоят калон ва ниҳоят хурди намуди даҳии мукаррарӣ дошта, инчунин иҷрои амалҳо бо онҳо хеле нокулай аст. Дар ин маврид навиштани ин гуна ададҳо дар намуди $a \cdot 10^n$, ки дар ин чо n – адади бутун мебошад, қабул карда шудааст. Масалан,

$$136\ 000=0,136 \cdot 10^6; \quad 0,0023=2,3 \cdot 10^{-3}; \quad 0,149=14,9 \cdot 10^{-2}.$$

Ададҳои $1\ 390\ 600\ 000$ ва $0,00000003$ -ро дар намуди ҳосили зарби адади байни воҳиду даҳ маҳдуд буда ва ягон дараҷаи адади 10 ифода мекунем:

$$1390\ 600\ 000=1,3906 \cdot 10^9; \quad 0,00000003=3 \cdot 10^{-8}.$$

Дар ин намуд навишти ин ададҳоро *намуди стандартии онҳо мегӯянд*. Ҳар гуна адади мусбати дилҳоҳро дар ин намуд навиштан мумкин аст.

Ҳамин тарик, намуди стандартии адади a гуфта, навишти намудаш $a \cdot 10^n$ -ро меноманд, ки дар ин чо $1 \leq a < 10$ ва n адади бутун аст. Адади n тартиби адади a номида мешавад. Масалан, тартиби ададе, ки диаметри Офтобро бо метрҳо ифода менамояд, ба 9 баробар буда, тартиби ададе, ки диаметри молекуларо бо сантиметрҳо ифода мекунад, ба -8 баробар аст.

Тартиби адад доир то ба чӣ андоза калон ё хурд будани адад тасаввурот медиҳад. Масалан, агар тартиби адади a баробари 2 бошад, он гоҳ ин чунин маъно дорад, ки $100 \leq a < 1000$ аст. Рафту агар тартиби адади a ба -2 баробар бошад, он гоҳ $0,01 \leq a < 0,1$ мебошад. Тартиби калони мусбат ниҳоят калон будани ададро нишон дода, тартиби хурди манғӣ, хурд будани ададро нишон медиҳад.

Мисоли 1. Адади $a=5\ 240\ 000$ -ро дар намуди стандартӣ ифода мекунем.

Дар ин адад вергулро чунон мегузорем, ки дар қисми бутун якто рақам монад. Дар натиҷа $5,24$ ҳосил мешавад. Баъди рақами 5 ин адад боз 6 рақами дигар дорад. Пас, агар аз тарафи

рост б) ракамро бо воситаи вергул чудо кунем, адади a бо ин 10^6 маротиба хурд мешавад. Аз ин чо:

$$a = 5,24 \cdot 10^6.$$

Мисоли 2. Адади $a=0,0000125$ -ро дар намуди стандартӣ менависем.

Дар адади a чои вергулро тавре иваз мекунем, ки дар қисми бутун якто рақами аз нул фарқунанда монад. Дар натиҷа $1,25$ ҳосил мешавад. Вергулро ба рост 5 рақам кӯчонда, мо адади a -ро 10^5 маротиба зиёд менамоем. Бинобар ин 10^5 маротиба адади a аз адади $1,25$ хурд аст. Аз ин чо

$$a = 1,25 : 10^5 = 1,25 \cdot \frac{1}{10^5} = 1,25 \cdot 10^{-5}.$$

Мисоли 3. Микдори миллиметрҳои кубиро, ки дар 1 m^3 ҳастанд, дар намуди стандартӣ менависем. Инчунин муайян мекунем, ки 1 mm^3 қадом қисми 1 m^3 -ро ташкил мекунад.

Азбаски 1 m ба $1000\text{ mm}=10^3\text{ mm}$ баробар аст, пас микдори mm^3 дар 1 m^3 буда, ба $(10^3)^3\text{ mm}^3=10^9\text{ mm}^3$ баробар мебошад.

$$\text{Бинобар ин } 1\text{ mm}^3 = \frac{1}{10^9}\text{ m}^3 = 10^{-9}\text{ m}^3.$$

Мисоли 4. Адади $1,64 \cdot 10^3$ -ро ба $0,41 \cdot 10^{-4}$ тақсим мекунем:

$$(1,64 \cdot 10^3) : (0,41 \cdot 10^{-4}) = \frac{1,64 \cdot 10^3}{0,41 \cdot 10^{-4}} = \frac{1,64}{0,41} \cdot 10^{3+4} = 4 \cdot 10^7.$$

- ?
- 1. Чӣ гуна навишти ададро намуди стандартии он меноманд?
 - 2. Тарзи дар намуди стандартӣ ифода кардани ададро бо мисолҳо нишон дихед.

948. Тартиби адади дар намуди стандартӣ ифодашударо нишон дихед:

- | | | |
|--------------------------|------------------------|---------------------------|
| а) $1,3 \cdot 10^8$; | б) $2,8 \cdot 10^2$; | в) $3,1 \cdot 10^{-4}$; |
| г) $8,9 \cdot 10^{-1}$; | д) $5,56 \cdot 10^6$; | е) $9,98 \cdot 10^{-7}$. |

949. Ададро дар намуди стандартӣ нависед:

- | | | |
|----------------|---------------|-----------------|
| а) 46 000 000; | б) 1 170 000; | в) 485 000 000; |
| г) 20,42; | д) 0,00028; | е) 0,000047. |

950. Ададро дар намуди стандартӣ нависед:

- | | | | |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|
| а) $36 \cdot 10^2$; | б) $127 \cdot 10^7$; | в) $0,65 \cdot 10^5$; | г) $0,06 \cdot 10^4$. |
|----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|

951. Агадро дар намуди стандарттый ифода кунед:

- а) 2 032 000; б) 8 000 000; в) 72,46; г) 0,89;
д) 0,000003; е) 0,00651; ж) $407 \cdot 10^{-6}$; з) $0,021 \cdot 10^2$.

952. Агади дар чумлаи зерин бударо дар намуди стандарттый нависед:

- а) Сатҳи Замин 510 083 000 км² и квадраттый аст;
б) Массаси Замин 6 000 000 000 000 000 000 тоннаро т аст;
в) Одам зиёда аз 100 000 000 000 000 хучайра дорад;
г) Массаси атоми гидроген ба 0, 000 000 000 000 000 017 г баробар аст.

953. Ифода кунед:

- а) $2,8 \cdot 10^3$ тоннаро бо граммҳо; б) $1,4 \cdot 10^{-3}$ км²-ро бо сантиметрҳо;
в) $7,82 \cdot 10^{-1}$ кг-ро бо тоннаҳо; г) $3,76 \cdot 10^5$ см³-ро бо метрҳо.

954. Ифода кунед:

- а) $2,68 \cdot 10^8$ см³-ро бо километрҳо;
б) $2,6 \cdot 10^{-2}$ м³-ро бо миллиметрҳо;
в) $4,75 \cdot 10^{12}$ кг-ро бо тоннаҳо;
г) $1,7 \cdot 10^{-2}$ тоннаро бо килограммҳо.

955. Зарбро ичро кунед:

- а) $(4,25 \cdot 10^2) \cdot (1,4 \cdot 10^4)$; б) $(2,4 \cdot 10^{-2}) \cdot (5,2 \cdot 10^4)$.

956. Тақсимро ичро кунед:

- а) $(3,9 \cdot 10^3) : (3 \cdot 10^{-2})$; б) $(1,24 \cdot 10^{-5}) : (4,2 \cdot 10^{-3})$.

957. Амалҳоро ичро кунед:

- а) $(3,5 \cdot 10^{-2}) \cdot (8,2 \cdot 10^3)$; б) $(7,2 \cdot 10^4) : (1,2 \cdot 10^3)$.

958. Суръати рӯшнойӣ ба $3 \cdot 10^5$ км/сония баробар аст. Рӯшнойӣ дар $1,6 \cdot 10^4$ сония қадом масофаро тай менамояд?

959. Ҳачми куберо ёбед, ки дарозии тегаи он ба:

- а) $1,5 \cdot 10^{-2}$ см; б) $3,1 \cdot 10^2$ мм
баробар аст. Ҳачми ёфташударо бо метри кубӣ ифода намоед.

Машқҳо барои такрор

960. Қатора дар роҳ ним соат боздошта шуд ва барои дар вақти муайяншуда ба истгоҳ рафта расидан, суръаташро 1,4 маротиба зиёд намуда, 70 км роҳи бокимондаро тай намуд. Суръатеро, ки пеш аз истодан қатора бо он ҳаракат мекард, ёбед.

961. Ифодаро сода кунед:

а) $(a^{-1} - 3) \left(a^{-2} + \left(\frac{1}{3} a \right)^{-1} + 9 \right)$; б) $(a^{-1} + b^{-1})(a^{-2} - (ab)^{-1} + b^{-2})$.

962. Қимати ифодай $1,4x^{-2}y^2 \cdot 6x^3y^{-1}$ -ро ёбед, агар:

а) $x=2,5$, $y=0,24$; б) $x=-0,2$, $y=-16$
бошад.

963. Нобаробариро ҳал кунед:

а) $|2,4x - 7| \leq 2$; б) $-1 < 2 - 4x \leq 3$.

964. Барои қадом қиматҳои x ифодай $\frac{1}{\sqrt{x} + \sqrt{1-x}}$ маъно дорад?

§ 14. ҲИСОББАРОРИҲОИ ТАҚРИБӢ

45. ТАРЗИ НАВИШТИ ҚИМАТҲОИ ТАҚРИБӢ

Дар синфи 7 мо бо мағхумҳои қимати тақрибии адад, саҳви мутлақ, саҳви нисбии он ва ғайраҳо, ки бо ададҳои тақрибӣ алоқаманданд, шинос шуда будем. Акнун тарзи қулайи навишти қимати тақрибии ададро дида мебароем.

Қимати тақрибиро одатан тавре менависанд, ки аз рӯйи он муайян кардани саҳеҳиаш имконпазир гардад. Масалан, фарз мекунем, ки дар рӯйи қуттии қанд навишта шудааст, ки вазнаш $12 \pm 0,2$ кг мебошад. Ин навиштаҷот нишон медиҳад, ки вазни қуттӣ бо саҳеҳии то $0,2$ кг ба 12 кг баробар аст. Яъне, қимати аниқи вазн p (бо кг-ҳо) аз қимати тақрибии ба 12 баробари он на зиёдтар аз $0,2$ фарқ мекунад:

$$12 - 0,2 \leq p \leq 12 + 0,2,$$

$$11,8 \leq p \leq 12,2.$$

Қиматҳои тақрибӣ дар ҷадвалҳои математикӣ ва маълумотномаҳо одатан чунон навишта мешаванд, ки саҳв аз воҳидҳои разряди охирин калон намебошад. Дар ин гуна мавридҳо мегӯянд, ки адад бо *ракамҳои эътимоднок* навишта шудааст.

Таъриф. **Раками эътимодноки қимати тақрибии адад** гуфта, **раками разряди дилҳоҳро**, ки саҳви мутлақ аз воҳидҳои ин разряд зиёд нест, меноманд.

Масалан, дар маълумотномаҳо барои вазни хоси симоб дар ҳарорати 0° қимати $13,59$ (ба ҳисоби $\text{г}/\text{см}^3$) оварда мешавад. Дар навишти $13,59$ ҳамаи рақамҳо эътимодноканд. Рақами охирин дар разряди садяқӣ навишта шудааст. Пас, саҳви мутлақ аз $0,01$ хурд ё баробари он аст, яъне

$$\alpha = 13,59 \pm 0,01.$$

Дар адабиёти техникий ва маълумотномаҳо қиматҳои тақрибии бисёр бузургихо дар намуди стандартӣ, яъне дар намуди $a \cdot 10^n$, ки дар ин чо $1 \leq a < 10$ ва n -адади бутун мебошад, оварда мешаванд. Дар айни ҳол дар назар дошта мешавад, ки ҳамаи рақамҳои адади a эътимодноканд. Чунин навиштаҷот имконият медиҳад, ки ба саҳви мутлақи қимати тақрибӣ бо осонӣ баҳо дижем.

М и с о л. Дар маълумотнома оварда шудааст, ки массаи сайёраи Уран ба $8,70 \cdot 10^{25}$ кг баробар аст. Ба саҳви мутлақи қимати тақрибии массаи Уран баҳо медиҳем.

Массаи Уранро (бо ҳисоби кг) бо x ишорат мекунем. Азбаски дар зарбкунандай $8,70$ ҳамаи рақамҳо эътимодноканд ва рақами охирин садяқист, пас

$$x = (8,70 \pm 0,01) \cdot 10^{25}.$$

Қавсҳоро кушода ҳосил мекунем:

$$x = 8,70 \cdot 10^{25} \pm 0,01 \cdot 10^{25},$$

$$x = 8,70 \cdot 10^{25} \pm 10^{23}.$$

Навишти охирин нишон медиҳад, ки саҳви мутлақи қимати тақрибии x хурд аз 10^{23} ё баробари он аст.

Агар адад дар намуди стандартӣ навишта шуда бошад ва дар зарбкунандай a ҳамаи рақамҳо эътимоднок башанд, он гоҳ чунин навишт имкон медиҳад, ки бо осонӣ ба саҳви нисбӣ низ баҳо дижем.

Ба мисоли муоина кардаамон бармегардем. Ба саҳви нисбии қимати тақрибии $x \approx 8,70 \cdot 10^{25}$ баҳо медиҳем.

Мо аз 10^{23} хурд ё ба он баробар будани саҳви мутлақи ин қиматро нишон додем. Пас, саҳви нисбии он

$$\frac{10^{23}}{8,70 \cdot 10^{25}} = \frac{1}{870} < \frac{1}{100} = 0,01$$

аст. Мебинем, ки сахви нисбى аз воҳиди разряди охирини дар навишти зарбқунандаи 8,70 буда, хурд мебошад.

Умуман нишон додан мумкин аст, ки **агар $x=a \cdot 10^n$ бошад, ки дар ин чо $1 \leq a < 10$ буда, ҳамаи рақамҳои зарбқунандаи a эътимодноканд, он гоҳ сахви нисбии қимати тақрибӣ аз воҳиди разряди охирини дар навишти зарбқунанда буда, калон нест.**

Бояд қайд кард, ки ҳангоми навиштани қиматҳои тақрибӣ аксар вақт ба чои $a \cdot 10^3$, $a \cdot 10^6$, $a \cdot 10^9$ мувофиқан a ҳазор, a миллион, a миллиард менависанд. Дар чунин навиштаот зарбқунандаи a метавонад аз худуди нимпорчай [1; 10) берун барояд. Масалан, масофаи байни Замину Офтоб тақрибан 149,6 миллион километр мебошад.

Э з о х. Агар a қимати тақрибии адади x ва сахви мутлақи он аз h калон набошад, он гоҳ ин ададро дар шакли

$$a - h \leq x \leq a + h$$

ҳам менависанд.

- ?
1. Рақами эътимодноки қимати тақрибии адад гуфта, чиро мегӯянд?
 2. Дар навиштаоти $x = a \pm h$ ададҳои a ва h чӣ маъно доранд?
 3. Чаро ин навиштаот имконият медиҳад, ки сахви мутлақ ва сахви нисбии қимати тақрибии адад ёфта шавад?

965. Маънои навиштаоти зеринро баён кунед:

- а) $a = 2,76 \pm 0,8$; б) $b = 0,869 \pm 0,031$;
в) $x = 7686 \pm 28$; г) $y = 92000 \pm 2000$.

966. Агар:

- а) $x = 62 \pm 1$; б) $x = 4,2 \pm 0,1$; в) $x = 8,9 \pm 0,2$; г) $y = 40,64 \pm 0,18$ бошад, адади x дар кадом ҳудудҳо ҷойгир аст?

967. Суръати рӯшной с дар вакуум (ба ҳисоби м/сония) ба $299792458 \pm 1,2$ баробар аст. Адади c дар кадом ҳудудҳо ҷойгир аст?

968. Дар қимати тақрибии зерин ҳамаи рақамҳо эътимодноканд. Ба сахви мутлақи қимати тақрибӣ баҳо дихед:

- а) 36,72; б) 12,6; в) 3,7145; г) 0,00971;
д) 37; е) 470; ж) 4,2; з) 7,200.

969. Дар қимати тақрибии x ҳамаи рақамҳо эътимодноканд. Саҳехии қимати тақрибии x ёфта шавад:

- | | | |
|-----------------------|------------------------|------------------------|
| а) $x \approx 2,18$; | б) $x \approx 196,4$; | в) $x \approx 0,082$; |
| г) $x \approx 1720$; | д) $x \approx 0,03$; | е) $x \approx 0,040$. |

970. Ба саҳви мутлақи бузургии x , ки дар намуди $a \cdot 10^n$ навишта шудааст ва дар зарбқунандаи a ҳамаи рақамҳо эътимодноканд, баҳо дихед:

$$\text{а) } x \approx 3,6 \cdot 10^4; \quad \text{б) } x \approx 4,376 \cdot 10^6.$$

971. Ба саҳви нисбии қимати тақрибии x , ки дар намуди $a \cdot 10^n$ навишта шудааст ва дар зарбқунандаи a ҳамаи рақамҳо эътимодноканд, баҳо дихед:

- | | | |
|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
| а) $x \approx 1,16 \cdot 10^2$; | б) $x \approx 1,23 \cdot 10^{-7}$; | в) $x \approx 1,380 \cdot 10^4$; |
| г) $y \approx 4,6231 \cdot 10^{-4}$; | д) $y \approx 0,004 \cdot 10^{-2}$; | е) $y \approx 8,5 \cdot 10^0$. |

972. Массаи Офтоб ба $1,985 \cdot 10^{33}$ г ва массаи Замин ба $5,976 \cdot 10^{27}$ г баробар аст. Ба саҳви мутлақи ин қиматҳои тақрибӣ баҳо дихед.

973. Қимати тақрибии массаи электрон ба $9,1085 \cdot 10^{-28}$ г баробар аст. Дар адади $9,1085$ ҳамаи рақамҳо эътимодноканд. Саҳехии нисбии қимати тақрибии массаи электронро ёбед.

Машҳҳо барои тақрор

974. Ададро дар намуди стандартӣ нависед:

- | | | | |
|------------|----------------|--------------|-------------|
| а) 267000; | б) 16 000 000; | в) 0,000061; | г) 0,00187. |
|------------|----------------|--------------|-------------|

975. Амалро иҷро қунед:

$$\text{а) } (3,14 \cdot 10^2) \cdot (4,2 \cdot 10^4); \quad \text{б) } (1,64 \cdot 10^{-4}) : (2,8 \cdot 10^{-5}).$$

976. Системаи нобаробариҳоро ҳал қунед:

$$\text{а) } \begin{cases} \frac{4x+3}{3} - \frac{3x-1}{8} \leq 4, \\ \frac{7x+3}{5} + \frac{3x+1}{2} > 4, \end{cases} \quad \text{б) } \begin{cases} 3(6-4x) < 16-5x, \\ \frac{x}{3} + \frac{x}{2} < 1\frac{2}{3}. \end{cases}$$

977. Ифодаи $\sqrt{6}(\sqrt{2} - \sqrt{6}) - (\sqrt{3} + 1)^2$ -ро сода қунед.

978. Нобаробарии $\frac{a^4 + 1}{2} \geq a^2$ -ро исбот қунед.

46. ЧАМЬ ВА ТАРХИ ҚИМАТХОИ ТАҚРИБЙ

Ҳисоббарориҳо бо ададҳои тақрибӣ (ададҳое, ки бо қимати тақрибиашон дода шудаанд) дар масъалаҳои амалӣ ба таври васеъ истифода карда мешаванд. Дар назар дошта мешавад, ки ҳамаи рақамҳои адади тақрибӣ эътиимодноканд. Натиҷаи ҳисоббарорӣ бо назардошли эътиимоднок будани ҳамаи рақамҳои қиматҳои тақрибӣ яклухт карда мешавад. Дар ин банд тарзи яклухт карданӣ натиҷаи чамъ ва тарҳро ҳангоми тақрибӣ будани ададҳо дида мебароем.

Аз мисол сар мекунем. Қимати тақрибии суммаи $x+y$ -ро меёбем, агар маълум бошад, ки

$$x \approx 5,62 \quad \text{бо саҳехии то } 0,01,$$

$$y \approx 9,3 \quad \text{бо саҳехии то } 0,1.$$

Қиматҳои тақрибии 5,62 ва 9,3-ро чамъ мекунем:

$$5,62 + 9,3 = 14,92.$$

Ба саҳехии қимати тақрибии 14,92 баҳо медиҳем:

$$5,62 - 0,01 \leq x \leq 5,62 + 0,01,$$

$$9,3 - 0,1 \leq y \leq 9,3 + 0,1.$$

Ин нобаробариҳоро чамъ мекунем:

$$14,92 - 0,11 \leq x + y \leq 14,92 + 0,11$$

Ҳамин тарик, $x + y \approx 14,92$ бо саҳехии то 0,11 аст.

Айнан ҳамин тавр нишон додан мумкин аст, ки агар $x=a\pm h_1$, $y=b\pm h_2$ бошанд, он гоҳ

$$x+y=a+b\pm(h_1+h_2), \quad a+b-(h_1+h_2) \leq x+y \leq a+b+(h_1+h_2).$$

Яъне саҳви сумма аз суммаи саҳви онҳо зиёд нест.

Ҳангоми ҳисоби фарқи қиматҳои тақрибӣ саҳви фарқ низ аз суммаи саҳвҳо h_1+h_2 зиёд нест, яъне

$$x-y=a-b\pm(h_1+h_2).$$

Дар ҳисоббарориҳои амалӣ аввал сумма ё фарқи қиматҳои тақрибиро меёбанд. Баъд натиҷаро аз рӯйи адади саҳехии мутлақаш қалонтарин яклухт мекунанд, яъне дар натиҷаи нихойӣ баъди вергул ҳамон қадар рақамҳои даҳӣ нигоҳ медоранд, ки онро адади саҳваш қалонтарин дорад. Масалан, дар мисоли дар боло овардаамон адади тақрибии y дорои саҳви қалонтарин аст ва ў пас аз вергул як рақами даҳӣ дорад. Пас, мувофиқи қоидай ҳозир қабул кардаамон дар натиҷа 14,92 бояд пас аз вергул як рақам нигоҳ дошта шавад, яъне натиҷаро то даҳяъӣ яклухт кардан лозим аст:

$$x + y \approx 14,9.$$

Мисоли 1. Бигузор $x \approx 16,2$ ва $y \approx 7,609$ аст. Қимати тақрибии суммаи $x+y$ -ро мейбем.

Қиматҳои тақрибиран чамъ намуда, ҳосил мекунем:

$$x + y \approx 23,809.$$

Аз қиматҳои тақрибии додашуда, якумаш саҳви калонтар (саҳеҳиаш 0,1) дорад. Бинобар ин натиҷаро аз рўйи он, яъне то даҳяқӣ яклухт намуда,

$$x + y \approx 23,8$$

-ро ҳосил мекунем.

Мисоли 2. Бигузор $x \approx 7,683$ ва $y \approx 4,92$ аст. Қимати тақрибии фарқи $x-y$ -ро мейбем.

Қиматҳои тақрибиран тарҳ мекунем:

$$x - y \approx 2,763.$$

Аз қиматҳои тақрибии додашудаи $7,683$ ва $4,92$ дуюмаш дорои саҳви калонтар аст. Натиҷаро аз рўйи он, яъне то садяқӣ яклухт намуда, ба

$$x - y \approx 2,76$$

соҳиб мешавем.

?

1. Саҳви мутлақи сумма ё фарқи ду қимати тақрибӣ аз чӣ калон нест? 2. Натиҷаро ҳангоми чамъ ва тарҳи қиматҳои тақрибӣ чӣ тавр яклухт мекунанд? Қоидаро бо мисолҳо фаҳмонед.

979. Қимати тақрибии суммаи x ва y -ро ёбед, агар:

а) $x \approx 0,872$ ва $y \approx 5,42$; б) $x \approx 2,3$ ва $y \approx 7,615$;

в) $x \approx 3,147$ ва $y \approx 13,61$; г) $x \approx 17$ ва $y \approx 27,7$

бошад.

980. Қимати тақрибии фарқи x ва y -ро ёбед, агар:

а) $x \approx 7,42$ ва $y \approx 2,5416$; б) $x \approx 37,708$ ва $y \approx 32,7$;

в) $x \approx 21,40$ ва $y \approx 1,9375$; г) $x \approx 6,485$ ва $y \approx 0,39$

бошад.

981. Қиматҳои тақрибии $a+v$ ва $a-v$ -ро ёбед, агар:

а) $a \approx 31,14$ ва $v \approx 18,4$; б) $a \approx 4,1708$ ва $v \approx 1,09$

бошад.

982. Маълум, ки $a \approx 24,2036$; $b \approx 7,98$ ва $c \approx 4,95$. Қимати тақрибии ифодай $a-b+c$ -ро ёбед.

983. Қимати тақрибии ифодай $x+y-z$ -ро ёбед, агар $x \approx 8,1$; $y \approx 7,69$ ва $z \approx 0,6519$ бошад.

984. Тарафҳои секунча тақрибан ба 3,76; 5,12 ва 4,315 м баробар аст. Периметри секунчаро ёбед.

985. Дар майдони масоҳаташ 500 m^2 хонаи масоҳаташ $65,5 \text{ m}^2$ ва анбори масоҳаташ $17,3 \text{ m}^2$ соҳтанд. Чӣ қадар масоҳати майдон холӣ монд?

986. Массай Замин $5,976 \cdot 10^{21}$ т, массай Зуҳра бошад $4,88 \cdot 10^{21}$ т аст. Массай Замин аз массай Зуҳра чанд тонна зиёд аст?

Машқҳо барои тақрор

987. Айниятро исбот кунед:

$$(a^2+b^2)(x^2+y^2)=(ax-by)^2+(ay+bx)^2.$$

988. Қимати ифодаро хисоб кунед:

а) $\sqrt{0,16} - 0,1\sqrt{225}$; б) $0,2\sqrt{900} + 1,8\sqrt{\frac{1}{9}}$.

989. Қимати ифодаҳоро мӯқоиса намоед:

а) $(0,4)^{-3}$ ва $(0,4)^{-4}$; б) 3^{-4} ва $(-3)^{-4}$.

990. Соҳаи муайяни ифодаро ёбед:

а) $\frac{10y-2}{y}$; б) $\sqrt{6-2x}$; в) $\frac{2x+1}{15x-4}$; г) $\sqrt{\frac{5}{x^2+1}}$.

991. Ҳалҳои бутуни системаи нобаробарииҳоро ёбед:

а) $\begin{cases} \frac{5x-1}{3} < 2, \\ 3x-0,8 > 0,2; \end{cases}$ б) $\begin{cases} 1 > \frac{3-x}{4}, \\ 0,6x-3 < 2. \end{cases}$

47. ЗАРБ ВА ТАҚСИМИ ҚИМАТҲОИ ТАҚРИБӢ

Фарқияти ичрои амалҳои зарбу тақсими қиматҳои тақрибӣ аз ҷамъу тарҳи онҳо дар он аст, ки яклухткунии натиҷаи нихой бо ба ҳисоб гирифтани саҳехии нисбии қиматҳои додашуда ичро карда мешавад. Ин яклухткунӣ аз рӯйи қимати тақрибие, ки саҳви нисбиаш қалон аст, гузаронида мешавад. Барои ин қиматҳои

додашуда ва натиҷаи ҳосилшударо дар намуди стандартии $a \cdot 10^n$ менависанд ва зарбкунандаи a -и натиҷаро тавре яклухт мекунанд, ки миқдори рақамҳои дар он баъди вергул буда, ба миқдори рақамҳои баъди вергул доштаи зарбкунандаи мувофики дар адади саҳеҳи нисбиаш калон ҷойдошта, баробар шавад.

Гуфтаҳоямонро бо мисолҳо шарҳ медиҳем.

М и с о л и 1. Бигузор $x \approx 0,76$ ва $y \approx 23,1$ аст. Қимати тақрибии ҳосили зарби x ва y -ро меёбем.

0,76 ва 23,1-ро ба ҳамдигар зарб карда, $xy \approx 17,556$ -ро ҳосил мекунем. Ададҳои додашуда ва натиҷаро дар намуди стандартӣ менависем: зарбкунандаи 7,6 баъди вергул як рақам, зарбшавандаи 2,31 баъди вергул ду рақам дорад. Адади 1,7556-ро аз рӯи адади якуми додашуда, яъне то даҳяқӣ яклухт намуда,

$$xy \approx 1,8 \cdot 10^1$$

-ро ҳосил мекунем.

М и с о л и 2. Бигузор $x \approx 321,2$ ва $y \approx 22$ аст. Қимати тақрибии ҳосили тақсими x ва y -ро меёбем.

Адади 321,2-ро ба адади 22 тақсим намуда, ҳосил мекунем:

$$x : y \approx 14,6.$$

Ададҳои додашуда ва натиҷаро дар намуди стандартӣ менависем:

$$321,2 = 3,212 \cdot 10^2; \quad 22 = 2,2 \cdot 10^1; \quad 14,6 = 1,46 \cdot 10^1.$$

Аз навиштаоти мазкур дида мешавад, ки адади 1,46-ро аз рӯйи адади дуюми додашуда, яъне то даҳяқӣ яклухт кардан лозим аст. Ҳамин тарик, ба

$$x : y \approx 1,5 \cdot 10^1 = 15$$

доро мешавем.

Баъзан ҳангоми ҳалли масъалаҳо якчанд амалҳоро бо қиматҳои тақрибӣ якҷоя ичро кардан лозим меояд. Дар ин ҳолат амалҳоро мувофики тартиби заруриашон ичро намуда, пай дар ҳам қоидаҳои иҷрои амалҳоро бо қиматҳои тақрибӣ татбиқ менамоянд.

М и с о л и 3. Қимати ифодаи $(x + y)z$ -ро ҳангоми $x \approx 3,75$, $y \approx 48,8$ ва $z \approx 0,0095$ будан меёбем.

Дорем:

$$3,75 + 48,8 = 52,55 \approx 52,6;$$

$$52,6 \cdot 0,0095 = 0,4997 = 4,997 \cdot 10^{-1} \approx 5,0 \cdot 10^{-1} = 0,50.$$

Хангоми яклухткунй ба назар гирифта шудааст, ки $52,6 = 5,26 \cdot 10^1$; $0,0095 = 9,5 \cdot 10^{-3}$ аст, бинобар ин зарбкунандаи 4,997 то даҳякӣ яклухт карда шуд.

? **1.** Натиҷаро ҳангоми зарб ва тақсими қиматҳои тақрибӣ чӣ тавр яклухт мекунанд? Қоидаҳоро бо мисолҳо фаҳмонед. **2.** Ҳангоми якҷоя иҷро кардани якчанд амалҳо бо қиматҳои тақрибӣ чӣ тавр рафтор мекунанд?

992. Қиматҳои тақрибии ҳосили зарби x ва y -ро ёбед, агар:
 а) $x \approx 2,1 \cdot 10^2$ ва $y \approx 4,27 \cdot 10^4$; б) $x \approx 2,167 \cdot 10^7$ ва $y \approx 7,8 \cdot 10^{-6}$;
 в) $x \approx 7,6 \cdot 10^{-3}$ ва $y \approx 9,46 \cdot 10^4$; г) $x \approx 5,705 \cdot 10^{-2}$ ва $y \approx 1,4 \cdot 10^{-3}$
 бошад.

993. Қимати тақрибии ҳосили тақсими x ва y -ро ёбед, агар:
 а) $x \approx 7,75 \cdot 10^6$ ва $y \approx 5,2 \cdot 10^3$; б) $x \approx 2,6 \cdot 10^4$ ва $y \approx 8,95 \cdot 10^2$
 бошад.

994. Қимати тақрибии ҳосили зарби p ва q -ро ҳисоб кунед,
 агар:

а) $p \approx 36,4$ ва $q \approx 0,46$; б) $p \approx 0,0432$ ва $q \approx 16,8$
 бошад.

995. Қимати тақрибии ҳосили тақсими x ва y -ро ёбед, агар:
 а) $x \approx 16,14$ ва $y \approx 0,28$; б) $x \approx 0,24$ ва $y \approx 0,0248$
 бошад.

996. Қиматҳои тақрибии ифодаҳои a ва $\frac{a}{b}$ -ро ҳисоб кунед,
 агар $a \approx 4,3 \cdot 10^4$ ва $b \approx 2,12 \cdot 10^6$ бошад.

997. Қимати тақрибии $\frac{x}{y}$ -ро ҳисоб кунед, агар:
 а) $x \approx 4,05$ ва $y \approx 1,6$; б) $x \approx 0,4$ ва $y \approx 8,2$
 бошад.

998. Асосҳои трапетсия $a \approx 4,6$ см, $b \approx 3,28$ см ва баландиаш $h \approx 3$ см аст. Масоҳати трапетсияро ёбед.

999. Масоҳати хонаи дарозиаш 6,65 м ва бараши 2,75 м бударо ҳисоб кунед.

1000. Садои раъду барқ баъди 3,7 сонияни намоён шудани барқ ба гӯш расид. Раъду барқ дар чӣ қадар баландӣ (суръати садо дар ҳаво 332 м/сония аст) ба вучуд омадааст?

1001. Периметри квадрати тарафаш a -ро ёбед, агар:
 а) $a \approx 7,69$ м; б) $a \approx 0,45$ м
 бошад.

1002. Масоҳати қитъаи росткунчашакл ба 18 м^2 , бараш ба $8,4 \text{ м}$ баробар аст. Дарозии қитъаро ёбед.

1003. Массаи лавҳачаи сурб 440 г аст. Зичии сурб $11,4 \text{ г}/\text{см}^3$ мебошад. Ҳаҷми лавҳачаро ёбед.

1004. Периметр ва масоҳати росткунчаи тарафҳояш $a \approx 156 \text{ см}$ ва $b \approx 8,1 \text{ см}$ бударо ёбед.

1005. Қимати тақрибии ифодаро хисоб кунед:

а) $xy - 2y$, агар $x \approx 42,16$ ва $y \approx 28,2$ бошад;

б) $\frac{x+y}{x-y}$, агар $x \approx 8,20$ ва $y \approx 1,06$ бошад.

1006. Қимати тақрибии ифодаи $x^3 - 3x$ -ро ёбед, агар $x \approx 2,8$ бошад.

1007. Масоҳати доираи радиусаш r -ро хисоб кунед, агар

а) $r \approx 7,2 \text{ см}$; б) $r \approx 27,2 \text{ м}$

бошад.

1008. Қитъаи замини росткунчашакл дорои ченаки $218\text{м} \times 275\text{м}$ мебошад. Агар 1 га замин 15 т картошка ҳосил дихад, аз қитъаи мазкур чӣ қадар картошка чамъоварӣ карда мешавад?

Машқҳо барои тақрор

1009. Қиматҳои ифодаҳои

$$2\sqrt{3} + \sqrt{50} \text{ ва } 3\sqrt{1,5} + 5\sqrt{2}$$

-ро муқоиса намоед.

1010. Ба саҳви мутлақ ва саҳви нисбии қимати тақрибии зерин баҳо дихед:

а) $5,125 \cdot 10^2$; б) $1,20 \cdot 10^{-1}$; в) $4,3 \cdot 10^{-3}$.

1011. Системаи нобаробариҳоро ҳал кунед:

$$\begin{cases} \frac{2x+1}{5} - \frac{x}{3} \geq \frac{x}{5} + \frac{1-x}{15}, \\ \frac{2x}{3} - \frac{x+5}{6} < \frac{3x}{2} - \frac{x-5}{12}. \end{cases}$$

1012. Ба 22 сомонӣ ду навъ матоъ ҳариданд, ки нархи як метри навъи якум 2-сомонӣ ва нархи як метри навъи дуюм 3-сомонӣ аст. Аз ҳар навъ матоъ чандметрӣ ҳариданд? (Микдори метрҳо бутун аст).

1013. Барои қадом қимати у қимати касрҳо ба ҳам баробаранд:

$$\text{а)} \frac{1}{10y-1} \text{ ва } \frac{1}{2-5y}; \quad \text{б)} \frac{3}{8-5y} \text{ ва } \frac{5}{7y-2} ?$$

Маълумоти таърихӣ

а) Доир ба дараҷаи нишондиҳандааш манғӣ. Аз амалияи ҳал кардани масъалаҳои алгебравии мураккаб зарурияти умуникуннии мафҳуми дараҷа ва васеъ кардани он бо воситаи дохил кардани дараҷаи нишондиҳандааш нул ва адади манғӣ ба миён омад.

Аввалин шуда баробарии $a^0=1$ -ро дар ибтидои аспи XV олими самарқандӣ Ғиёсиддини Кошонӣ дар асарҳои худ истифода кардааст. Новобаста аз ў дар ҳамин аср олими франсавӣ Никола Шюке дар асараш «Назарияи ададҳо дар се қисм» дараҷаи нишондиҳандааш нул ва манғиро дохил мекунад. Вале ин китоб нашр карда нашуд, аз ҳамин сабаб таъсири калон расонида натавонист.

Доир ба фоиданок будани дохилқунии дараҷаи нишондиҳандааш нул ва манғӣ, инчунин рамзҳои ҳозиразамони алгебравӣ соли 1665 математики англisis Ҷон Валлис (1616–1703) муфассал навишта буд. Вай таъкид карда буд, ки ин дохилкунӣ тавре бояд ба амал ояд, ки ба он ҳамаи он қоидаҳои иҷрои амалҳо, ки барои дараҷаҳо бо нишондиҳандаҳои натуралӣ ҳосанд (принципи нигоҳдорӣ ё доимӣ будан), ҷой дошта бошанд. Яъне, ҳосиятҳои асосии дар аввал муайянбудаи мафҳуми дараҷа иҷро шаванд (ниг. ба б.43). Кори Валлисро Исаак Нютон (1643–1727) ба сомон расонд. Муттасилона аввалин шуда, вай рамзҳои навро истифода мекард ва баъди ин истифодай онҳо ба расмият даромад. Дар яке аз мактубҳои худ аз соли 1676 Нютон навишта буд: «Чуноне ки алгебрадонон ба ҷои aa , aaa ва гайра, a^2 , a^3 ва гайра менависанд, ман... ба ҷои $\frac{1}{a}$, $\frac{1}{a^2}$ ва $\frac{1}{a^3}$, ҳамчунин a^{-1} , a^{-2} , a^{-3} ва гайра менависам».

Ҷӣ тавре дидем, дохил кардани дараҷаи нишондиҳандааш манғӣ (ниг. ба б.V § 13.42) имконият дод, ки ададҳои ниҳоят

хурд ба таври қулай ва аз хама мұхимаш күтох навишта шаванд, ки ин ичрои амалхоро бо онҳо ниҳоят сода мегардонад.

б) Доир ба ҳисоббарориҳои тақрибӣ. Арифметика дар натиҷаи ҳисоб кардан предметҳо ва ҷен кардан бузургиҳо пайдо шудааст. Натиҷае, ки аз ҷенкунӣ ҳосил мешавад, ҳамеша адади тақрибӣ мебошад. Ин аз ду ҷиҳат ба амал меояд: 1) асбобҳои ҷенкунӣ асло аниқ нестанд; 2) ҳангоми ҷенкунинҳои гуногун, дар амалия ба ин ё он носаҳеҳӣ роҳ дода мешавад. Дар бисёр маврид ҳуди ҳисоб ҳам ба ададҳои тақрибӣ меорад, масалан, ҳангоми ҳисоби дараҳтони дар ҷангал буда ё ҳисоби аҳолии мегаполисҳо (шаҳрҳои ниҳоят қалон).

Муоинаи масъалаҳои математикие, ки онҳо дар Мисри қадим ва Вавилон ҳал карда шудаанд, нишон медиҳад, ки ҳанӯз дар давраҳои қадим тарзҳои гуногуни ҳисоббарориҳои тақрибӣ истифода карда мешуданд. Мақсади ин тарзҳо, осон кардан ҳисоббарориҳо буд. Яке аз ин роҳҳо – пешакӣ тартиб додани ҷадвалҳои гуногун буд. Мисриён, ки ҳисобкуниҳояшон бо қасрҳо ниҳоят мураккаб буд, барои бо воситаи суммаи қасрҳои воҳидӣ ифода намудани қасрҳо, ҷадвалҳои тартиб дода буданд. Вавилониҳо бошанд, ҷадвалҳои квадратҳо, кубҳо ва бузургиҳои баръаксро соҳта буданд.

Яке аз сабабҳои асосии тараққӣ кардан ҳисоббарориҳои тақрибӣ масъалаи ёфтани решоҳои муодилаҳо мебошад. Пас аз ба математика дохил кардан методи координата аз тарафи Рене Декарт (1596–1650), методи графикии ҳалли муодилаҳо, методи мақбул гардид. Бо туғайли корҳои Нютон, Яков Бернулли (1654–1705) ва як қатор математикҳои дигар имконияти тақрибӣ ёфтани решоҳои муодилаҳои кубӣ $ax^3+bx^2+cx+d=0$ ва муодилаҳои дараҷаашон аз ин ҳам баланд, мұхайё гардид.

Қайд кардан ба маврид аст, ки муодилаҳои алоҳидай кубиро бо тарзҳои геометрӣ ҳанӯз дар замони қадим Архимед ва дигарон, дар асрҳои Миёна Умари Хайём (1048–1131), Фиёсиддини Кошонӣ ва ҷанде дигарон ҳал карда буданд. Вале формулаи ҳалли муодилаи кубиро на юнониҳои қадим, на хиндуҳо, на олимони мамолики араб ва Осиёи Марказӣ пешниҳод карда тавонистанд. Ин формула дар асри XV аз

тарафи математикҳои италияйӣ Ферро, Тарталӣе ва Кардано қашф шудааст. Математики дигари италияйӣ Л. Феррари (1522–1565) формулаи решоҳои муодилаи дараҷаи чор, яъне муодилаи $ax^4+bx^3+cx^2+dx+e=0$ -ро ёфтааст. Аммо ин формулаҳо чунон мураккабанд, ки дар амалия қариб истифода карда намешаванд. Мароқангез аст, агар дар ҳамин ҷо зикр кунем, ки солҳои 20-уми асри XIX олимӣ ҷавони норвегӣ Нилс Абел (1802–1829) исбот намуд, ки формулаи ҳисобӣ барои ёфтани решоҳои муодилаи дараҷааш панҷ вучуд дошта наметавонад.

Мана, барои чӣ тақрибан ёфтани решоҳои муодилаҳои дараҷаашон баланд бо саҳеҳие, ки он талаботи илм ва амалияро қонеъ менамояд, мухим аст.

Олимони Чини қадим, мамолики араб ва Осиёи Марказӣ, масалан, Ғиёсиддини Кошонӣ ба коркард ва пешниҳоди тарзҳои тақрибӣ ёфтани решоҳо машғул шуда буданд. Аз байни аврупоиён аввалин шуда Ф. Виет (1540–1603) мунтазам муодилаҳоро тақрибӣ ҳал мекард. Нютон методи тақрибан ёфтани решаро пешниҳод кардааст, ки, ҳоло ҳам васеъ истифода карда мешавад. Яке аз методҳои беҳтарини тақрибӣ ёфтани решоҳои муодилаи дараҷааш адади дилҳоҳи натуралиро солҳои 20–30-и асри XIX се математик: Данделан (Белгии), Лобачевский (Русия) ва Греффе (Швейцария) новобаста аз ҳамдигар пешниҳод кардаанд.

Яке аз методҳои тақрибӣ ёфтани решоҳои муодила, методи *итератсионӣ* аст. Дар ин метод қимати дилҳоҳро ба сифати қимати тақрибии решо қабул карда, аз рӯйи он ва муодила қиматеро мейбанд, ки вай нисбат ба қимати аввала ба решо наздиктар аст. Ин қиматро ба сифати решо қабул карда, равандро аз нав тақрор мекунанд. Баъди ба микдори муайян тақрор кардан, решои матлуб бо саҳеҳие ёфта мешавад. Микдори тақрор аз саҳеҳӣ вобаста аст. Ҳоло ин метод, методи асосии ёфтани решоҳо бо истифодай компьютерҳо ба ҳисоб меравад. Ба мавқеъ аст, агар хотирнишон кунем, ки Абдуллоҳи Марвазӣ (ваф.970) шояд дар ҷаҳон якумин донишмандест, ки барои ёфтани решои муодилаи параллакс методи интегратсиониро пешниҳод намудааст.

Дар тараққӣ додани назарияи ҳисоббарориҳои тақрибӣ ҳиссаи академикҳои собиқ Иттиҳоди Шӯравӣ Алексей

Николаевич Крилов (1863–1945) ва Андрей Николаевич Тихонов (1906–1993) хеле бузург аст.

А. Н. Крилов мұаллифи асархой асосй оид ба назарияи киштисозй буда, дар лоиҳасозй ва соҳтмони линкорхой (киштиҳои калони ҳарбӣ) рус иштирок кардааст. Вай моҳирона назарияи математикиро барои ҳалли масъалаҳои амалӣ ва муҳандисӣ татбиқ мекард. Маҳз Крилов пешниҳод кардааст, ки адади тақрибӣ бояд тарзе навишта шавад, ки дар он ҳамаи ракамҳо, ғайр аз охирин, эътиомоднок бошанд. Ин тарзи навишти адади тақрибӣ ҳоло дар тамоми дунё қабул карда шудааст ва он ҳамчун қоидай Крилов маъмул аст.

Тавассути корҳои илмии А. Н. Тихонов ва чанде дигарон илми математикаи ҳисоббарорӣ ҳамчун шоҳаи мустақили математика эътироф карда шуд. Пайдоиш ва ривоҷи шабакаи компьютерӣ таработи тайёр кардани мутахассисонеро, ки онҳо аз ўҳдан татбиқ кардани методҳои математика дар амалия бо истифодай компьютерҳо мебароянд, ба миён овард. Ин аст, ки аз нимаи дуюми асри гузашта сар карда дар тамоми давлатҳои мутараққии ҷаҳон ин кор оғоз ёфт. Дар Тоҷикистон, дар Дошишгоҳи миллӣ аз соли 1972 шуъбаи математикаи амалӣ фаъолият мекунад, ки ин вазифаро ба зимма дорад.

МАШҚҲОИ ИЛОВАГӢ БА БОБИ V

Ба параграфи 13.

1014. Қимати ифодаи:

- а) $10x^{-2}$ -ро ҳангоми $x=0,1$ будан;
б) xy^{-3} -ро ҳангоми $x=100$, $y=5$ будан ёбед.

1015. Исбот кунед, ки ададҳои зерин байнӣ ҳуд чаппаанд:

а) $\frac{5}{4}$ ва $\left(\frac{5}{4}\right)^{-1}$; б) 100^{-4} ва $0,01^{-4}$;

в) $0,25^3$ ва 4^{-3} ; г) $1,5^2$ ва $\left(\frac{2}{3}\right)^2$.

1016. Ададҳоро муқоиса намоед:

а) 2^{-3} ва 3^{-3} ; б) $\left(\frac{1}{2}\right)^{-4}$ ва $\left(\frac{1}{3}\right)^{-4}$; в) $(-4)^0$ ва $(-4)^{-2}$.

1017. Ҳисоб кунед:

а) $-0,16^{-2} \cdot 64;$

б) $0,1 \cdot (-0,5)^{-4};$

в) $3 \frac{1}{4} \cdot \left(\frac{1}{4}\right)^{-2} - 0,5;$

г) $-2^{-1} \cdot 7 + 1,5^2.$

1018. Ифодаро бе дарақаи нишондиҳандааш манғӣ нависед:

а) $a^2 \varepsilon^{-2};$

б) $2a^4 c^{-3};$

в) $a^{-1} \varepsilon^2;$

г) $a^{-1} + \varepsilon^{-1};$

д) $(ax^{-1})^{-2};$

е) $(x^{-1} + y^{-1})^2.$

1019. Касрро дар намуди ҳосили зарби дараҷаҳо нависед:

а) $\frac{a}{\varepsilon^3};$ б) $\frac{a}{2\varepsilon^2};$ в) $\frac{1}{4a^2 \varepsilon^2};$ г) $\frac{4}{a^2 \varepsilon^2}.$

1020. Амалро иҷро қунед:

а) $\frac{4}{5} a^{-3} \cdot 10 a^4;$

б) $1 : \left(\frac{1}{3} ax^{-1}\right);$

в) $\frac{6a^{-3}}{n^2} \cdot \frac{n^3}{3a^{-2}};$

г) $\frac{15}{7} a^{-5} \varepsilon : (-5a^{-7} \varepsilon^{-1}).$

1021*. Ифодаро сода намоед:

а) $\frac{x^3 + x^7}{x^{-3} + x^{-7}};$

б) $\frac{a + a^2 + a^3}{a^{-1} + a^{-2} + a^{-3}}.$

1022*. Ифодаро дар намуди дарақаи асосаш 10 нависед (n -адади бутун):

а) $1000^n;$

б) $0,01 \cdot 10^{n+1};$

в) $0,01^n \cdot 10^{1+2n};$

г) $0,1 \cdot 100^n.$

1023. Ифодаро сода қунед:

а) $\frac{16^n}{4^{2n-1}};$

б) $\frac{6^n}{2^{n-1} \cdot 3^{n+1}};$

в) $\frac{45^{n+1}}{3^{2n+1} \cdot 5^n};$

г) $\frac{60^n}{2^{2n} \cdot 3^{n-1} \cdot 5^{n+1}}.$

1024. Ифодаи $x^{-1} + x$ -ро дар намуди ҳосили зарби ду зарбшаванди нависед, ки яке аз онҳо баробари:

а) $x;$

б) x^{-1}

бошад.

1025. Дар ифодаи $a^{-5} + a^{-3}$ зарбшавандай: а) $a^{-5};$ б) a^{-3} -ро аз қавс бароред.

1026*. Дурустии баробариро, ки дар он n бутуни дилхоҳ аст, нишон дихед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} 2^n + 2^n = 2^{n+1}; & \text{б)} 2 \cdot 3^n + 3^n = 3^{n+1}; \\ \text{в)} 2^{1-n} - 2^{-n} = 2^{-n}; & \text{г)} 2^{-n} + 2^{-n+1} = 3 \cdot 2^{-n}. \end{array}$$

1027. Касрро ихтисор кунед:

$$\text{а)} \frac{3^{n+1} - 3^n}{2}; \quad \text{б)} \frac{2^n + 2^{-n}}{4^n + 1}; \quad \text{в)} \frac{(3^n + 3^{n-1})^2}{9^{n-1}}.$$

1028*. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна қимати бутуни n , қимати каср адади доимӣ аст (аз n вобаста нест):

$$\text{а)} \frac{(5^n - 5^{n-1})^3}{125^{n+1}}; \quad \text{б)} \frac{9^{n-2}}{(3^{n-1} - 3^{n-2})^2}.$$

1029. а) 1 соат; б) 1 шабонарӯз; в) 1 сол; г) 1 асрро бо сонияҳо ифода намоед ва адади ҳосилшударо дар намуди стандартӣ нависед.

1030. Амалҳоро бо ададҳои дар намуди стандартӣ навишташуда ичро кунед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} (2,4 \cdot 10^{13}) \cdot (4 \cdot 10^{-9}); & \text{б)} (7,1 \cdot 10^{-26}) \cdot (2 \cdot 10^{23}); \\ \text{в)} (8,4 \cdot 10^{-14}) : (4,2 \cdot 10^{17}); & \text{г)} (3,32 \cdot 10^{11}) : (5,2 \cdot 10^{-7}). \end{array}$$

1031. Амали чамъро ичро кунед:

$$\text{а)} 4,7 \cdot 10^4 + 5,9 \cdot 10^4; \quad \text{б)} 3,7 \cdot 10^3 + 3,76 \cdot 10^3.$$

1032. Тартиби адади x ба 13 баробар аст. Тартиби адади зеринро ёбед:

$$\text{а)} 100x; \quad \text{б)} 0,0001x; \quad \text{в)} \frac{x}{10^{14}}; \quad \text{г)} \frac{x}{10^{-13}}.$$

1033. Тартиби адади x ба 6 ва тартиби адади y ба 8 баробар аст. Тартиби ҳосили зарби xy ва тартиби ҳосили тақсими $\frac{x}{y}$ ба чанд баробар аст?

Ба параграфи 14.

1034. Ба саҳви мутлақи қимати тақрибӣ, ки дар он ҳамаи рақамҳо эътиомдноканд, баҳо дихед:

$$\text{а)} 13,27; \quad \text{б)} 0,8269; \quad \text{в)} 726,1; \quad \text{г)} 3,00127.$$

1035. Ба саҳви нисбии қимати тақрибии x -и дар намуди стандартӣ навишташуда баҳо дихед, агар дар зарбкунандай он ҳамаи рақамҳо эътиомднок бошанд:

$$a) x \approx 5,84 \cdot 10^4;$$

$$b) x \approx 2,347 \cdot 10^{-5};$$

$$v) x \approx 8,111 \cdot 10^{11};$$

$$g) x \approx 7,4 \cdot 10^{-2}.$$

1036. Дар маълумотнома оварда шудааст, ки вазни Зуҳра ба $4,87 \cdot 10^{21}$ т баробар аст. Ба саҳвҳои мутлақ ва нисбии қимати тақрибии мазкур баҳо дихед.

1037. Қиматҳои тақрибии $a+v$ ва $a-v$ -ро ёбед, агар:

$$a) a \approx 47,142 \text{ ва } v \approx 14,79; \quad b) a \approx 70,2 \text{ ва } v \approx 27,481;$$

$$v) a \approx 7,44 \text{ ва } v \approx 0,375; \quad g) a \approx 6,008 \text{ ва } v \approx 0,291 \\ \text{бошад.}$$

1038. Қиматҳои тақрибии ҳосили зарб ва ҳосили тақсими ададҳои a ва v -ро ёбед, агар $a \approx 3,5 \cdot 10^4$ ва $v \approx 4,12 \cdot 10^3$ бошад.

1039. Қиматҳои тақрибии ифодаҳои xy ва $\frac{x}{y}$ -ро ёбед, агар:

$$a) x \approx 0,4 \text{ ва } y \approx 6,5; \quad b) x \approx 16,86 \text{ ва } y \approx 0,7 \quad \text{бошад.}$$

1040. Қиматҳои тақрибии av ва $\frac{a}{v}$ -ро ёбед, агар $a \approx 2,15 \cdot 10^3$

ва $v \approx 6,12 \cdot 10^2$ бошад.

1041. Периметр ва масоҳати росткунчаи тарафҳояш $a \approx 13,2$ см ва $v \approx 6,7$ см бударо ёбед.

1042. Асоси секунча $a \approx 2,4$ см ва баландиаш $h \approx 6,3$ см аст. Масоҳати секунчаро ёбед.

1043. Масоҳати қитъаи пахтазор 6000 м^2 аст. Агар дарозии қитъа 240 м бошад, бари он чӣ қадар аст?

1044. Қиматҳои тақрибии суммай x ва y -ро ёбед, агар:

$$a) x \approx 8,26 \cdot 10^3 \text{ ва } y \approx 3,4 \cdot 10^2;$$

$$b) x \approx 4,48 \cdot 10^5 \text{ ва } y \approx 3,25 \cdot 10^6;$$

$$v) x \approx 2,805 \cdot 10^2 \text{ ва } y \approx 4,2 \cdot 10^{-4};$$

$$g) x \approx 9,38 \cdot 10^{-2} \text{ ва } y \approx 8,743 \cdot 10^{-1} \quad \text{бошад.}$$

1045. Қимати тақрибии фарқи x ва y -ро ёбед, агар:

$$a) x \approx 9,26 \cdot 10^3 \text{ ва } y \approx 7,4 \cdot 10^1;$$

$$b) x \approx 4,2 \cdot 10^4 \text{ ва } y \approx 1,02 \cdot 10^2;$$

в) $x \approx 3,6 \cdot 10^{-2}$ ва $y \approx 1,2 \cdot 10^{-3}$;

г) $x \approx 7,483 \cdot 10^{-1}$ ва $y \approx 1,6 \cdot 10^{-2}$ бошад.

1046. Қимати тақрибии ифодаи $x-y+z$ -ро ёбед, агар $x \approx 7,35 \cdot 10^2$; $y \approx 4,3 \cdot 10^3$; $z \approx 5,8 \cdot 10^2$ бошад.

1047. Массаи Замин ба $5,976 \cdot 10^{21}$ т, массаи Моҳ ба $7,35 \cdot 10^{12}$ т баробар аст. Массаи Замину Моҳ якчоя чӣ қадар мешавад? Массаи Замин аз массаи Моҳ чанд тонна зиёд аст?

ЧАВОБХО

905. 6) -10; г) 1; и) 10000; к) 0, (8). **910.** а) 0,04; г) 1. **912.** а) $\frac{25}{4}$ ва

$\frac{4}{25}$. **913.** д) $\frac{7}{12}$; е) $\frac{31}{150}$; ж) $5\frac{13}{27}$; з) 1001. **914.** в) 0; г) $\frac{1}{6}$; д) 5.

917. а) $\frac{a^2 + b^2}{a^2 b^2}$; б) $\frac{x^2 + y^2}{xy}$; в) $\frac{(1+ab)^2}{ab}$; г) $\frac{x^2 y^2 - 4}{xy}$. **918.** а) $\frac{1}{ab}$;

б) $-\frac{a+b}{(a-b)a^2 b^2}$. **920.** 3 км/соат. **921.** а) $(0,8; +\infty)$; б) $(-\infty; -1)$. **922.**

8. **923.** Дар $(-\infty; 4)$ манғӣ аст. **924.** а) 9; б) 8; в) 0,01; г) 0,25;

д) 1; е) $\frac{1}{81}$; ж) 32; з) $\frac{1}{15625}$; и) 128. **925.** а) 25; б) 4; в) 9; г) 16;

д) 64; е) 0,01. **930.** а) $\frac{1}{3}$; б) 9; в) 3; г) 1. **931.** а) 4; б) 1; в) 1; г) 4.

933. а) $\frac{1}{729}$; б) $\frac{1}{3}$; в) 10000; г) $\frac{1}{16}$; д) 256; е) $\frac{1}{16}$; ж) 81; з) 4096.

934. а) 125; б) 1; в) $\frac{1}{36}$; г) 121; д) $\frac{1}{1024}$; е) $\frac{1}{3}$. **935.** в) $(a^{-2})^{-8}$;

г) $(a^{-4})^{-4}$. **936.** а) $\frac{9}{a^2 b^2}$; б) $6mn$; в) 0,2; г) $2,7xy^3$; д) $\frac{m}{3n^2}$; е) $2,7(a^2)^2$.

937. а) 0,2; б) 30. **938.** а) $a^2\sigma^2$; б) x^4y^4 . **939.** в) $\frac{8}{7}a^6\sigma^{-1}$; г) $5x^4y^{-3}$.

940. а) $(10x)^{-3}$; б) $\left(\frac{y}{2}\right)^{-4}$; в) $(0,3a\sigma^{-2})^4$; г) $(100x^{-2}y^3)^2$. **941.** а) $\frac{3\sigma}{a}$;

б) $\frac{2\sigma}{a}$; в) $-\frac{3a^2\sigma^2}{7}$; г) $\frac{a\sigma^3}{3}$. **942.** а) $\frac{15x^5}{y}$; б) $\frac{5a^5}{4\sigma^6}$; в) $5x^5y^4$;

г) $2a^3\sigma^{11}$. **943.** а) $4(a\sigma c^2)^4$; б) $\frac{12}{a^{10}}$; в) $\frac{y^8z}{x^{11}}$. **944.** а) $[5; +\infty)$; б) \emptyset .

945. а) Барои $a=\pm 2$; б) барои $a=\pm 5$. **946.** а) 1; б) 16. **947.** а) 4;

б) 10. **960.** 40 км/соат. **961.** а) $\frac{1}{a^3}-27$; б) $\frac{1}{a^3}+\frac{1}{\sigma^3}$. **962.** а) 5,04;

б) 26,88. **963.** а) $\left[2\frac{1}{12}; 3\frac{3}{4}\right]$; б) $\left[-\frac{1}{4}; \frac{3}{4}\right)$. **964.** Барои ҳамаи қиматҳо аз $[0; 1]$. **974.** а) $2,67 \cdot 10^5$; б) $1,6 \cdot 10^7$; в) $6,1 \cdot 10^{-5}$; г) $1,87 \cdot 10^{-3}$.

975. а) $13,188 \cdot 10^6$; б) $5\frac{6}{7}$. **976.** а) $(1; 3]$; б) $\left(\frac{2}{7}; 2\right)$. **977.** -10.

979. а) 6,29; б) 9,9; в) 16,76; г) 45. **980.** а) 4,88; б) 5; в) 19,46; г) 6,1.

982. 21,17. **983.** 15,1. **984.** 13,2. **985.** 417,2 м². **986.** $1,10 \cdot 10^{21}$ т.

988. а) -1,1; б) 6,6. **989.** а) Дуюмаш калон; б) ҳар ду баробаранд.

990. а) Ҳамаи ададҳо, ғайр аз нул; б) ҳамаи ададҳои аз 3 калон набуда; в) ҳамаи ададҳо, ғайр аз 0,2(6); г) ҳамаи ададҳо.

991. а) $\left(\frac{1}{3}; 1,4\right)$; б) $\left(-1; 8\frac{1}{3}\right)$. **992.** а) $9 \cdot 10^6$; б) $1,7 \cdot 10^2$.

993. а) $1,5 \cdot 10^3$; б) $2,9 \cdot 10$. **998.** 12. **999.** 18,3 м². **1000.** 1,2 км.

1001. а) 30,76; б) 1,80 м. **1002.** 2,1 м. **1003.** 39 см². **1004.** 328,2 см; $1,3 \cdot 10^1$ см². **1007.** а) $1,6 \cdot 10^2$ см²; б) $2,3 \cdot 10^3$ м². **1008.** 90 т.

1009. Дуюмаш калон. **1011.** $(-\infty; 2]$. **1012.** 2 м ва 6 м ё 5 м ва 4 м, ё ки 8 м ва 2 м. **1013.** а) Барои 0,2; б) барои 1. **1017.** а) -2500;

б) 1,6; в) 51,5; г) -1,25. **1020.** а) $8a$; б) $\frac{3x}{a}$; в) $\frac{2n}{a}$; г) $-\frac{3}{7}a^2\sigma^2$.

- 1021.** а) x^{10} ; б) a^4 . **1022.** а) 10^{3n} ; б) 10^{n-1} ; в) 10; г) 10^{2n-1} . **1023.** а) 4; б) $\frac{2}{3}$; в) 15; г) 0,6. **1024.** а) $x(1+x^{-2})$; б) $x^{-1}(1+x^2)$. **1025.** а) $a^{-5}(1+a^2)$; б) $a^{-3}(a^{-2}+1)$. **1027.** а) 3^n ; б) 2^{-n} ; в) 16. **1030.** а) $9,6 \cdot 10^4$; б) $1,42 \cdot 10^{-2}$; в) $2,0 \cdot 10^{-31}$; г) $6,4 \cdot 10^{17}$. **1031.** а) $1,1 \cdot 10^5$; б) $7,5 \cdot 10^3$. **1032.** а) 15; б) 9; в) -1; г) 26. **1033.** 14; -2. **1041.** 39,8 см ва $8,8 \cdot 10^1$ см. **1042.** 7,7 см². **1043.** 25 м.

МАСЪАЛАХОИ ҲАЛЛАШОН НИСБАТАН МУРАККАБ

1048. Барои рақамгузорӣ кардани китоб 1422 рақам истифода шудааст. Китоб аз чанд саҳифа иборат аст?

1049. Ду тарафи муқобили росткунчаро 20 % зиёд ва ду тарафи дигари онро 20 % кӯтоҳ карданд. Дар натиҷаи ин амалиёт масоҳати росткунча чӣ гуна тағиیر меёбад?

1050. Ислот кунед, ки адади тоқи дилҳоҳ ва нисфи адади чуфти пасоянди он байни худ тарафайн ададҳои содаанд.

1051. Дар ҳамвории координатавӣ маҷмӯи нуқтаҳое, ки координатаҳои онҳо ($x; y$) нобаробарии

$$|2x-y|>x+1$$

-ро қаноат менамоянд, тасвир кунед.

1052. Алӣ, ки суръаташ 4 км/соат ва Аҳмад, ки суръаташ 5 км/соат аст, ба самтҳои ба ҳам перпендикуляр ҳаракат мекунанд. Ҳоло Алӣ 7 км, Аҳмад 10 км роҳро тай кардаанд. Баъд аз чанд соат масофаи байни онҳо ба 25 км баробар мешавад?

1053. Дар адади дурақама миқдори воҳидҳо аз даҳихо 3-то кам аст. Ҳосили зарбаш ба адади бо ҳамон рақамҳо, вале ба тартиби баръакс навишташуда ба 574 баробар мешавад. Ин ададро ёбед.

1054. Решаҳои муодилаи:

а) $\frac{x^3 - 27}{x - 3} = 27$; б) $x^2 - 2x - \frac{2}{x} + \frac{1}{x^2} - 6 = 0$;

в) $4x^2 + 12x + \frac{12}{x} + \frac{4}{x^2} = 47$

-ро ёбед.

1055. Муодиларо ҳал кунед:

$$x^2 - 4x + y^2 - 18y + 85 = 0.$$

1056. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна n -и натуралӣ адади $n^3 + 5n$ ба 6 тақсим мешавад.

1057. Барои суфта кардани як детал коргари якум назар ба коргари дуюм 6 дақиқа вақт кам сарф мекунад. Дар муддати 7 соат ҳар қадоми онҳо чанд деталий суфта мекунанд, агар маълум бошад, ки дар ҳамин муддат коргари якум назар ба коргари дуюм 8-то детал зиёд суфта менамояд?

1058. Агар адади дурақамаро ба ҳосили зарби рақамҳояш тақсим кунем, он гоҳ ҳосили тақсим ба 1 ва бақия ба 16 баробар мешавад. Вале агар ба квадрати фарқи рақамҳои он ҳосили зарби рақамҳояшро ҷамъ намоем, худи ададро ҳосил мекунем. Ин ададро ёбед.

1059. Рақами якуми адади панҷрақама 3 буда, рақами дуюмаш 4 ва рақами чорумаш 5 аст. Ҳамаи ин гуна ададҳоро, ки онҳо бебақия ба 36 тақсим мешаванд ёбед, яъне рақамҳои сеюм ва панҷуми ин ададҳоро.

1060. Аҳмад ва Алӣ аз рӯйи давра медаванд ва барои як давр давидан Аҳмад назар ба Алӣ 5 сония кам вақт сарф мекунад. Агар онҳо дар як вақт ба як самт даванд, баъди 30 сония ҳамшафат (паҳлу ба паҳлу) мешаванд. Баъди чанд сония Аҳмаду Алӣ бо ҳам вомехӯранд, агар аз як нуқта (чой) ба самтҳои муқобил даванд?

1061. Нишон диҳед, ки барои ҳар гуна адади натуралии $n > 1$

$$\frac{1}{\sqrt{1} + \sqrt{2}} + \frac{1}{\sqrt{2} + \sqrt{3}} + \dots + \frac{1}{\sqrt{n-2} + \sqrt{n-1}} + \frac{1}{\sqrt{n-1} + \sqrt{n}} = \sqrt{n} - 1.$$

1062. Исбот кунед, ки барои ҳар гуна ададҳои мусбати a, b ва c нобаробарии

$$a^2 + b^2 + c^2 \geq ab + ac + bc$$

дуруст аст.

1063. Исбот кунед, ки нобаробарии

$$3(ab + ac + bc) \leq (a + b + c)^2$$

барои ҳар гуна ададҳои мусбати a, b ва c дуруст мебошад.

1064. Нобаробариро исбот кунед:

a) $a^2 - ab + b^2 \geq ab$;

б) $\frac{a}{b} + \frac{b}{a} \geq 2$;

в) $a^2 + b^2 + 1 \geq ab + a + b$;

г) $(a + b)(ab + 1) \geq 4ab$.

1065. Исбот кунед, ки ҳалли муодилаи $|x-a|=|x-b|$, ки дар ин ҷо $a \neq b$ аст, бо формулаи

$$x = \frac{1}{2}(a + b)$$

ифода карда мешавад.

1066. Муодиларо ҳал кунед:

а) $|2x-1|=|3x-3|$;

б) $|-5x+1|=|4x-2|$;

в) $|x+3|=|-6x+5|$;

г) $|3x-5|=|7-x|$.

1067. Муодиларо ҳал намоед:

а) $|x|+|x-1|=3$;

б) $|x-2|-|x-9|=-7$.

1068. Решаи муодиларо ёбед:

а) $|x|=x^2-12$;

б) $|x^2-2x|=1$;

в) $|x^2-4x-2|=6$;

г) $x^2-5x+2=|x^2+x+6|$.

1069. Қимати ифодаи

$$\frac{x}{\sqrt{1-x^2}} + \frac{\sqrt{1-x^2}}{x}$$

-ро ҳангоми $x = \sqrt{\frac{m - \sqrt{m^2 - 4}}{2m}}$ будан ёбед.

1070. Аз шире, ки равғаннокиаш 5% аст, твороги равғаннокиаш 15,5% тайёр мекунанд. Дар айни ҳол зардобе, ки боқӣ мемонад, 0,5% равған дорад. Аз 1 тонна шир чӣ қадар творог тайёр мекунанд?

1071. Исбот кунед, ки адади $N=n^3+3n^2-n-3$ барои ҳар гуна n -и тоқ ба 48 тақсим мешавад.

1072. Адади $\sqrt{7} + \sqrt{10}$ калон аст ё адади $\sqrt{3} + \sqrt{19}$?

1073. Исбот кунед, ки агар a , b , c тарафҳои секунча бошанд, он тоҳ

$$a^2(b+c-a) + b^2(a+c-b) + c^2(a+b-c) \leq 3abc$$

аст.

1074. Маълум, ки баробарии

$$x^3 - ax^2 + bx - c = (x-a)(x-b)(x-c)$$

айният аст. Ададҳои a , b , c ба чанд баробаранд?

1075. Ифодаро сода кунед:

$$(a^2 + b^2)[(a-c)^2 + (b-d)^2] - (ad - bc)^2.$$

1076. Чунин қимати a -ро ёбед, ки барояш ададҳои $a + \sqrt{15}$

ва $\frac{1}{a} - \sqrt{15}$ ададҳои бутун мебошанд.

1077. Суръат ва дарозии қатораро ёбед, агар маълум бошад, ки қатора бо суръати доимӣ аз назди мушоҳидачии беҳаракат дар муддати 7 сония гузашта, барои аз платформаи дарозиаш 378 м гузаштан, 25 сония вақт сарф менамояд.

1078. Ҳалҳои бутуни муодилаи

$$6x^2 + 5y^2 = 74$$

-ро ёбед.

1079. Ҳамаи ададҳои натуралии x ва y -ро, ки ҳалли муодилаи

$$x^2 - y^2 = 69$$

мебошанд, ёбед.

1080. Ислот кунед, ки ҳангоми мусбат будани қиматҳои x ва y

($x \neq y$) қимати касри $\frac{x^2 - y^2}{x - y}$ аз қимати мувофиқи касри $\frac{x^2 + y^2}{x + y}$

калон аст.

1081. Ислот кунед, ки агар $a + b + c = 0$ бошад, он гоҳ $a^3 + b^3 + c^3 = 3abc$ мешавад.

1082. Нобаробариро ислот кунед:

$$\frac{1}{a} + \frac{1}{b} + \frac{1}{c} \geq \frac{9}{a+b+c}, \quad a > 0, b > 0, c > 0.$$

1083. Ифодаро ҳангоми $1 \leq x \leq 2$ будан, сода кунед:

$$\sqrt{x + 2\sqrt{x-1}} + \sqrt{x - 2\sqrt{x-1}}.$$

1084. Нобаробариро ислот намоед:

$$\frac{a^3 - b^3}{a - b} \leq \frac{a^3 + b^3}{a + b} + a^2 + b^2, \quad a \neq b, a = -b.$$

1085. Хатои дар исбот мавчударо ёбед:

$$4 - 10 = 9 - 15;$$

$$4 - 10 + 6 \frac{1}{4} = 9 - 15 + 6 \frac{1}{4};$$

$$2^2 - 2 \cdot 2 \cdot \frac{5}{2} + \left(\frac{5}{2}\right)^2 = 3^2 - 2 \cdot 3 \cdot \frac{5}{2} + \left(\frac{5}{2}\right)^2; \quad \left(2 - \frac{5}{2}\right)^2 = \left(3 - \frac{5}{2}\right)^2;$$

$$2 - \frac{5}{2} = 3 - \frac{5}{2}; \quad 2 = 3.$$

1086. Исбот қунед, ки қимати ифодай $\sqrt{51+10\sqrt{2}} - \sqrt{51-10\sqrt{2}}$ адади натуралий аст.

1087. Аз дурустии нобаробарии $a+b \geq 2\sqrt{ab}$ ҳангоми $a \geq 0$ ва $b \geq 0$ будан истифода карда, нобаробариро исбот қунед:

а) $7(a+b)(a+c)(b+c) \geq 8abc$ ҳангоми $a \geq 0$, $b \geq 0$ ва $c \geq 0$ будан;

б) $\frac{bc}{a} + \frac{ac}{b} + \frac{ab}{c} \geq a + b + c$ ҳангоми $a > 0$, $b > 0$ ва $c > 0$ будан;

в) $x^2 + y^2 + z^2 \geq xy + xz + yz$ ҳангоми дилхөж будани x ва y ;

г) $ab(a+b) + bc(b+c) + ac(a+c) \geq 6abc$ ҳангоми $a \geq 0$, $b \geq 0$ ва $c \geq 0$ будан.

1088. Нобаробариро исбот қунед:

а) $x^2 - 2xy + 2y^2 - 2x + 3 \geq 0$ ҳангоми дилхөж будани x, y ва z ;

б) $\frac{a^3 + b^3}{2} \geq \frac{a+b}{4} \cdot ab$ ҳангоми $a \geq 0$ ва $b \geq 0$ будан.

1089. Исбот қунед, ки сумма, фарқ, хосили зарб ва хосили тақсими ададхой намудашон $a + b\sqrt{2}$ -ро, ки дар ин чо a ва b ададхой ратсионалианд, дар ҳамин намуд навиштан мумкин аст.

1090. Маълум, ки суммай квадратҳои решашои муодилаи $x^2 + px + 6 = 0$ ба 13 баробар аст. Хосили ҷамъи решашоро ёбед.

1091. Маълум, ки $\frac{1}{x_1} + \frac{1}{x_2} = \frac{1}{2}$ аст, ки дар ин чо x_1 ва x_2 решашои муодилаи $x^2 + x + q = 0$ мебошанд. Коэффициенти q ёфта шавад.

1092. Барои кадом қимати a суммаи квадратҳои решоҳои муодилаи

$$x^2 + (a-1)x - 2a = 0$$

ба 16 баробар аст?

1093. Аз маркази ноҳияи Айнӣ ба сӯйи шаҳри Душанбе автобус бо суръати 40 км/соат равон шуд ва баъди 15 дақиқа бо мөшини сабукрави аз шаҳри Душанбе меомада воҳӯрд. Мөшини сабукрав ба маркази ноҳияи Айнӣ расида, баъди 16,5 дақиқа боз ба сӯйи Душанбе равон шуд. Вай дар масофаи 20 км аз Душанбе бо автобус ҳамшафат шуд ва аз он гузашта рафт. Агар суръати мөшини сабукрав 50 км/соат бошад, масофаи байни маркази ноҳияи Айнӣ ва шаҳри Душанбе чӣ қадар аст?

1094. Дар мусобиқаи волейбол 66 бозӣ гузаронида шуд. Агар як команда бо командаи дигар як маротибагӣ бозӣ карда бошанд, дар мусобиқа чанд команда иштирок дошт?

1095. Дар мусобиқаи шоҳмот 231 бозӣ гузаронида шудааст. Ҳар як бозингар бо бозингари дигар як бор бозӣ кардааст. Шумораи иштирокчиёни мусобиқа чӣ қадар аст?

1096. Якчанд одам воҳӯрда дasti ҳамдигарро фишурданд. Онҳо чанд нафаранд, агар маълум бошад, ки 21 дастфишурӣ ба вуқӯъ омадааст?

1097. Аҳмаду Алӣ алафзорро дар муддати 12 соат яҷоя даравида метавонанд. Аҳмад худаш танҳо назар ба Алӣ дида алафзорро 10 соат зудтар медаравад. Ҳар кадоми онҳо дар алоҳидагӣ алафзорро дар чанд соат даравида метавонанд?

1098. Қатора дар роҳ 16 дақиқа боз дошта шуд. Пас аз ин қатора суръаташро 10 км/соат зиёд карда, баъди 80 км роҳ гаштан қафомониро бартараф намуд. Суръати мукаррарии қатораро ёбед.

1099. Сайёҳ аз шаҳри А ба шаҳри В бо суръати 8 км/соат равон шуд. Вакте ки вай 27 км роҳро тай карда буд, аз шаҳри В ба пешвози ў сайёҳи дигар ҳаракатро сар кард. Суръати ин сайёҳ

дар як соат ба $\frac{1}{20}$ ҳиссаи масофаи байни шаҳрҳои А ва В

баробар мебошад. Онҳо баъди ҳамон қадар соат воҳӯрданд, ки он бо суръати сайёҳи дуюм дар 1 соат баробар аст. Масофаи байни шаҳрҳои А ва В-ро ёбед.

1100. Қаик дар 3,5 соат 20 км ба самти чараёни дарё ва 40 км ба муқобили чараёни дарё шино кард. Маротибаи дигар барои ба самти чараён 40 км ва ба муқобили чараён 20 км шино кардан 3 соату 15 дақиқа вақт сарф кард. Суръати қаикро дар оби ором ва суръати чараёни дарёро ёбед.

1101. Якчанд талаба 28 дафтарро байни худ баробар тақсим карданд. Агар миқдори талабаҳо 3-то кам мебуд, ба ҳар қадоми онҳо 3-тогӣ зиёд дафтар мерасид. Миқдори талабаҳоро ёбед.

1102. Аҳмад ба хонаи Алӣ омада гуфт: «Фарқи рақами хонаи ман, ки адади дурақама аст ва адади батартиби баръакс навишташудаи он ба рақами хонаи ту баробар аст. Дар байни чунин ададҳо рақами хонаи ман калонтарин аст». Рақамҳои хонаҳои Аҳмад ва Алӣ ба чанд баробар мебошанд?

1103. Исбот кунед, ки агар $\frac{a}{b} = \frac{b}{c} = \frac{c}{a}$ бошад, он гоҳ $a=b=c$ аст.

1104. Графики функсияи бо формулаи:

$$\text{а)} \quad y = \frac{1}{|x|}; \quad \text{б)} \quad y = -\frac{1}{\sqrt{|x|}}; \quad \text{в)} \quad y = x|x|$$

додашударо созед.

1105. Графики функсияро созед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \quad y = \sqrt{x^2} + x; & \text{б)} \quad y = \sqrt{x^2} - x; \\ \text{в)} \quad y = |x+1|; & \text{г)} \quad y = |x-1|. \end{array}$$

1106. Оё графики функсияи $y = \frac{2x+1}{x}$ хати рости:

а) $x=0$; б) $y=0$; в) $x=2$; г) $y=2$
-ро мебурад?

1107. Графики функсияро созед:

$$\begin{array}{ll} \text{а)} \quad y = \frac{2x+1}{x}; & \text{б)} \quad y = \frac{2-x}{x}; \\ \text{в)} \quad y = \frac{4}{x-2}; & \text{г)} \quad y = -\frac{2}{x+1}. \end{array}$$

1108. Исбот кунед, ки агар барои ададҳои a , b ва c $a+b \neq 0$,

$b + c \neq 0$, $c + a \neq 0$ бошад, он гоҳ ҳангоми

$$x = \frac{a - b}{a + b}; \quad y = \frac{b - c}{b + c}; \quad z = \frac{c - a}{c + a}$$

будан, баробарии

$$(1+x)(1+y)(1+z) = (1-x)(1-y)(1-z)$$

чой дорад.

1109. 3 мурғ ва 2 мурғи марчон якчоя 22 кг, 2 мурғ ва 3 мурғи марчон 23 кг вазн доранд. Мурғ ва мурғи марчон чанд килогӣ вазн доранд?

1110. Падар аз писараши 5 маротиба калон аст. Аз муддати 22-сола будани падар вақте гузаштааст, ки барои 22 сола шудани писар дучандай он зарур аст. Ҳозир писар ва падар чандсолаанд?

ҶАВОБХО

1048. 510 сахифа. **1049.** 4% кам мешавад. **1052.** Баъд аз ду

соат. **1053.** 41. **1054.** а) -6; б) $-1; 2 \pm \sqrt{3}$; в) 0,5; 2; $\frac{-11 \pm \sqrt{105}}{4}$.

1055. (2;9). **1057.** Якумаш 28 детал, дуюмаш 20 детал. **1058.** 37 ва 48. **1059.** 34452, 34056, 34956. **1060.** 6 сония. **1066.** а) 0,8; 2;

б) -1; $\frac{1}{3}$; в) $\frac{2}{7}$; 1,6; г) -1; 3. **1067.** а) -1; 2; б) ҳамаи ададҳои аз 2

калон набуда. **1068.** а) -4; 4; б) $1 - \sqrt{2}$; 1; $1 + \sqrt{2}$; в) $2 - \sqrt{12}$; 2;

$2 + \sqrt{12}$; г) $-\frac{2}{3}$. **1069.** т. **1070.** 300 кг. **1072.** Дуюмаш калон.

1074. a -адади дилҳоҳ, $b=c=0$ ва $a=-1$, $b=-1$, $c=1$. **1075.** $[a^2+b^2-ac-bd]^2$. **1076.** $4 - \sqrt{15}$ ё $-4 - \sqrt{15}$. **1077.** 75,6 км/соат ва 147 м. **1078.** (3;2); (-3;2) (3;-2); (-3;-2); **1079.** (35;34); (13;10).

1083. 2. **1085.** Аз $\left(2 - \frac{5}{2}\right)^2 = \left(3 - \frac{5}{2}\right)^2$ бармеояд $\left|2 - \frac{5}{2}\right| = 3 - \frac{5}{2}$.

1086. 2. **1090.** -5 ё 5. **1091.** -2. **1092.** 3. **1093.** 165 км.

1094. 12 команда. **1095.** 22 нафар. **1096.** 7 нафар. **1097.** Дар 20 соат ва 30 соат. **1098.** 50 км/соат. **1101.** 7. **1102.** 97 ва 18.

1109. 4 ва 5 килогӣ. **1110.** 6 сола ва 30 сола.

МАЪЛУМОТИ НАЗАРИЯВӢ АЗ КУРСИ АЛГЕБРАИ СИНФИ VII

Ифодаҳо ва табдилдиҳии онҳо

1. Дараҷаи адади a -и нишондиҳандааш натуралии n , ки аз 1 қалон аст, ҳосили зарби n -то зарбшавандаҳои ҳар қадомаш ба a баробар мебошад:

$$a^n = \underbrace{a \cdot a \cdot a \cdots a}_{n \text{ маротиба}}$$

Дараҷаи адади a -и нишондиҳандааш 1 ба ҳуди адади a баробар аст:

$$a^1 = a.$$

Дараҷаи адади нобаробари нули a -и нишондиҳандааш 0 ба 1 баробар мебошад:

$$a^0 = 1.$$

2. Ҳосиятҳои дараҷаҳои нишондиҳандаашон натуралий:

а) ҳангоми зарби дараҷаҳои асосашон якхела асосро бетағиyr монда, нишондиҳандаҳоро ҷамъ менамоянд:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}.$$

б) ҳангоми тақсими дараҷаҳои асосашон якхела асосро бетағиyr монда, аз нишондиҳандаи дараҷаи тақсимшаванда, нишондиҳандаи дараҷаи тақсимкунандаро тарҳ менамоянд:

$$a^m : a^n = a^{m-n}.$$

в) ҳангоми ба дараҷа бардоштани дараҷа асосро бетағиyr монда, нишондиҳандаҳоро зарб менамоянд:

$$(a^m)^n = a^{mn}.$$

г) ҳангоми ба дараҷа бардоштани ҳосили зарб ҳар як зарбшавандаро ба ин дараҷа бардошта, натиҷаҳоро зарб менамоянд:

$$(ab)^n = a^n b^n.$$

3. Якаъзогӣ гуфта, ҳосили зарби ададҳо, тағиyrёбандахо ва дараҷаи онҳо, инчунин ҳуди ададҳо, тағиyrёбандахо ва дараҷаҳои онҳоро меноманд. Масалан, $5ax$, $-4a^2c^5$, 7 , x^2 ва $2y^4$ якаъзогӣ мебошанд.

Суммай нишондиҳандаҳои дараҷаҳои тағиyrёбандахо дар якаъзогӣ бударо дараҷаи якаъзогӣ меноманд. Масалан, дараҷаи якаъзогии $7x^2y^3$ ба 5 ва дараҷаи якаъзогии $-0,4ab^2c$ ба 4 баробар

аст. Агар якаъзогӣ тағиyrёбандада надошта бошад, яъне адад бошад, дарацааш нул ҳисобида мешавад.

Намуди якаъзогӣ *стандартӣ* аст, агар вай дар шакли ҳосили зарби адади доимӣ ва дарацаҳои гуногуни тағиyrёбандадаҳо тасвир карда шуда бошад. Масалан, якаъзогии $3a^2(-4)ab^2$ дорои намуди стандартӣ набуда, якаъзогии айниятан ба он баробари $-12a^3b^2$, намуди стандартӣ дорад. Ҳар гуна якаъзогиро ҳамеша ба намуди стандартӣ овардан мумкин аст.

4. Суммаи якаъзогихоро бисёраъзогӣ меноманд. Ҳар як якаъзогии ин сумма аъзои бисёраъзогӣ аст. Масалан, $2x^4-6x+1$, $4a^3b-2a^2b^2+3ab+4$ бисёраъзогианд. Якаъзогӣ ҳамчун бисёраъзогии якаъзодошта ҳисоб карда мешавад.

Бисёраъзогӣ дорои намуди стандартӣ аст, агар ҳар як аъзои он намуди стандартӣ дошта бошад ва дар он аъзоҳои монанд набошанд.

Дараҷаи бисёраъзогии намуди стандартӣ гуфта, дараҷаи аз ҳама калонеро, ки онро яке аз якаъзогихои дар бисёраъзогӣ буда дорад, меноманд. Масалан, дараҷаи бисёраъзогии $6x^4y^2+7x^2y^6+xy+1$ ба дараҷаи якаъзогии $7x^2y^6$, яъне ба 8 баробар аст.

Дараҷаи бисёраъзогии дилҳоҳ ба дараҷаи бисёраъзогии намуди стандартии айниятан бо он якхела баробар мебошад.

5. Ҳангоми ҷамъи бисёраъзогихо қоиди кушодани қавсҳоро истифода менамоянд: агар пеш аз қавсҳо аломати плюс истода бошад, аломати ҳар як ҷамъшавандай доҳили қавсҳоро нигоҳ дошта, қавсҳоро партофтадан мумкин аст. Масалан:

$$(4xy+2z^2)+(xy-3z^2)=4xy+2z^2+xy-3z^2=5xy-z^2.$$

Ҳангоми тарҳи бисёраъзогихо қоиди кушодани қавсҳоро истифода менамоянд: агар пеш аз қавсҳо аломати «минус» истода бошад, аломати ҳар як ҷамъшавандай доҳили қавсҳоро ба муқобилаш иваз карда, қавсҳоро партофтадан мумкин аст. Масалан,

$$(7a^2-b)-(3a^2-9b)=7a^2-b-3a^2+9b=4a^2+8b.$$

Барои якаъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб кардан, якаъзогиро ба ҳар як аъзои бисёраъзогӣ зарб карда, ҳосили зарбҳои пайдошударо ҷамъ кардан лозим аст. Масалан,

$$x^2(y^2-7xy-3)=x^2y^2-7x^3y-3x^2.$$

Барои бисёраъзогиро ба бисёраъзогӣ зарб кардан ҳар як аъзои як бисёраъзогиро ба ҳар як аъзои бисёраъзогии дигар зарб намуда, ҳосили зарбҳои ҳосилшударо чамъ кардан лозим аст. Масалан,

$$(7x+2)(2x-3)=14x^2+4x-21x-6=14x^2-17x-6.$$

6. Формулаҳои зарби муҳтасар.

а) Квадрати чамъи ду ифода ба квадрати ифодаи якум, чамъи ҳосили зарби дучандай якуму дуюм, чамъи квадрати ифодаи дуюм баробар аст:

$$(a+b)^2=a^2+2ab+b^2.$$

б) Квадрати фарқи ду ифода ба квадрати ифодаи якум, минус ҳосили зарби дучандай ифодаҳои якуму дуюм, плюс квадрати ифодаи дуюм баробар аст:

$$(a-b)^2=a^2-2ab+b^2.$$

в) Ҳосили зарби фарқи ду ифода ва суммаи онҳо ба фарқи квадратҳои ҳамин ифодаҳо баробар аст:

$$(a-b)(a+b)=a^2-b^2.$$

г) Чамъи кубҳои ду ифода ба ҳосили зарби суммаи ин ифодаҳо ва квадрати нопурраи фарқи онҳо баробар аст:

$$a^3+b^3=(a+b)(a^2-ab+b^2).$$

д) Фарқи кубҳои ду ифода ба ҳосили зарби фарқи ин ифодаҳо ва квадрати нопурраи чамъи онҳо баробар аст:

$$a^3-b^3=(a-b)(a^2+ab+b^2).$$

7. Дар намуди ҳосили зарби бисёраъзогиҳо навиштани бисёраъзогиро ба зарбқунандаҳо чудо кардани бисёраъзогӣ меноманд.

Барои ба зарбқунандаҳо чудо кардани бисёраъзогиҳо чунин тарзҳоро истифода мебаранд: аз қавсҳо баровардани зарбқунандаи умумӣ, гурӯҳандии чамъшавандаҳо, истифода кардани формулаҳои зарби муҳтасар. Масалан, бисёраъзогии $10x^3-5x^2y$ -ро ба воситаи аз қавс баровардани $5x^2$ ба зарбқунандаҳо чудо кардан мумкин аст: $10x^3-5x^2y=5x^2(2x-y)$. Бисёраъзогии $ax-ay-2x+2y$ -ро бо истифодаи тарзи гурӯҳандии чамъшавандаҳо ба зарбқунандаҳо чудо карда метавонем: $ax-ay-2x+2y=(ax-ay)-(2x-2y)=a(x-y)-2(x-y)=(a-2)(x-y)$.

Бисёраъзогии a^4-36b^2 -ро ба воситаи истифодаи кардани формулаи фарқи квадратҳои ду ифода ба зарбқунандаҳо чудо кардан мумкин аст:

$$a^4-36b^2=(a^2)^2-(6b)^2=(a^2-6b)(a^2+6b).$$

Баъзан бисёраъзогиро бо истифодаи якчанд тарзҳо ба зарбунандаҳо чудо кардан рост меояд. Ин тарзро тарзи омехта меноманд. Масалан, аввал тарзи гурӯҳбандии чамъшавандаҳо, баъд формулаи зарби мухтасарро барои фарқи ду ифода истифода карда, бисёраъзогии x^3+x^2-4x-4 -ро ба зарбунандаҳо чудо мекунем:

$$\begin{aligned} x^3+x^2-4x-4 &= x^2(x+1)-4(x+1) = (x^2-4)(x+1) = (x+1)(x^2-2^2) = \\ &= (x+1)(x-2)(x+2) = (x-2)(x+1)(x+2). \end{aligned}$$

Айниятҳо ва муодилаҳо

8. Баробарие, ки барои ҳамаи қиматҳои равои (имконпазири) тағийрёбанда дуруст аст, айният номида мешавад. Масалан, баробариҳои $3a-5b=-(5b-3a)$ ва $x^2-2x-35=(x-7)(x+5)$ айниятанд, вале баробарии $(y-4)(y-8)=y^2+32$ айният нест, чунки ҳангоми $y=1$ будан, қимати қисми чапи он ба $(1-4)(1-7)=(-3)\cdot(-7)=21$ ва қимати қисми рости он ба $1+32=33$ баробар аст.

Баробариҳои аддии дуруст низ айният ҳисоб карда мешаванд. Масалан, баробарии $2\cdot6=36 : 3$ айният мебошад.

Барои исботи он ки баробарии додашуда айният аст, қисми чапи баробариро ба қисми росташ ё қисми рости баробариро ба қисми чапаш табдил додан лозим аст, ё ки ба ҳамон як ифода айниятан баробар будани қисмҳои чапу рости баробариро нишон додан даркор аст.

9. Баробарие, ки дорои номаълум аст, муодила номида мешавад. Масалан, баробариҳои $2x+3=5-7x$, $x^2-2x=0$, $x^2-y^2=x+y$, ки дар онҳо қимати тағийрёбандаҳо x ва y номаълуманд, муодила мебошанд. Ду муодилаи аввала дорои як тағийрёбанда буда, сеюмин ду тағийрёбанда дорад.

Решаи муодилаи дорои як тағийрёбанда гуфта, чунин қимати тағийрёбандаро меноманд, ки барояш муодила ба баробарии дуруст мубаддал мегардад. Масалан, адди 7 решаи муодила $2x+1=5x-20$ аст, чунки $2\cdot7+1=5\cdot7-20$ баробарии дуруст мебошад.

Ҳал кардани муодила ин ёфтани ҳамаи решашо ё исботи вучуд надоштани решашои муодила мебошад.

10. Муодилаҳое, ки решашои якхела доранд, муодилаҳои баробарқувва номида мешаванд. Масалан, муодилаҳои $2x+1=5x-20$ ва $2x=14$ баробарқувваанд, чунки адди 7 барои

хар дуи муодилаҳо решаша аст. Муодилаҳо решаша надоштаро низ муодилаҳои баробаркувва меноманд. Масалан, муодилаҳои $0 \cdot x = 1$ ва $x^2 + 1 = 0$, ки решаша надоранд, баробаркувваанд.

Ҳангоми ҳалли муодилаҳои дорои як тағийирёбанда хосиятҳои зеринро истифода менамоянд:

агар дар муодила чамъшавандаро аз як қисми дигар бо аломати муқобил гузаронем, он гоҳ муодилаи ба муодилаи аввала баробаркувва ҳосил мешавад;

агар ҳар ду қисми муодиларо ба ҳамон як адади аз нул фарқунанда зарб ё тақсим кунем, он гоҳ муодилаи ба муодилаи аввала баробаркувва ҳосил мешавад.

11. Муодилаи намуди $ax = b$ -ро, ки дар ин ҷо x тағийирёбанда буда, a ва b ададҳоянд, муодилаи хаттии дорои як тағийирёбанда меноманд.

Агар $a \neq 0$ бошад, он гоҳ муодилаи $ax = b$ дорои як решаша $\frac{b}{a}$

аст. Масалан, муодилаи $5x = 2$ решаша $\frac{2}{5}$ -ро дорад.

Агар $a = 0$ ва $b \neq 0$ бошад, он гоҳ муодилаи $ax = b$ решаша надорад. Масалан, муодилаи $0 \cdot x = 7$ решаша надорад.

Агар $a = 0$ ва $b = 0$ бошад, он гоҳ ҳар гуна адад решашаи муодилаи $ax = b$ аст. Дар ин маврид мегӯянд, ки миқдори решашои муодила бешумор мебошад.

12. Муодилаи хаттии дорои ду тағийирёбанда гуфта, муодилаи намуди $ax + by = c$ -ро меноманд, ки дар ин ҷо x ва y тағийирёбандаҳо буда, a , b ва c ададҳоанд.

13. Ҳалли муодилаи дорои ду тағийирёбанда гуфта, ҷуфтӣ қиматҳои тағийирёбандаҳоро меноманд, ки онҳо муодиларо ба баробарии дуруст табдил медиҳанд. Масалан, ҷуфтӣ ададҳои $x = -2$ ва $y = 3$ ҳалли муодилаи $4x + 3y = 1$ мебошанд.

Муодилаҳои дутағийирёбандаҳор, ки ҳалҳои якхела доранд, баробаркувва номида мешаванд. Муодилаҳое, ки ҳал надоранд, низ баробаркувва ҳисоб карда мешаванд.

Дар муодилаи дорои ду тағийирёбанда чамъшавандаҳоро бо аломати муқобил аз як қисми дигар гузаронидан ва

инчунин ҳар ду қисмро ба ҳамон як адади аз нул фарқунанда зарб ё тақсим намудан мумкин аст. Дар чунин мавридҳо муодилаҳои ба муодила аввала баробарқувва ҳосил мешаванд.

14. Графики муодила дорои ду тағийирёбанда гуфта, маҷмӯи нуқтаҳои ҳамвории координатавиро меноманд, ки координатаҳояшон ҳалли муодилаи додашуда мебошанд.

Графики муодилаи хаттии дорои ду тағийирёбанда, ки дар он ақаллан яке аз коэффицентҳои назди тағийирёбандаҳо нобаробари нул аст, хати рост мебошад.

15. Ҳалли системаи муодилаҳои дорои ду тағийирёбанда гуфта, ҷуфти қимати тағийирёбандаҳоро меноманд, ки он ҳар як муодилаи системаро ба баробарии дуруст табдил медиҳад. Масалан, ҷуфти ададҳои $x=5$, $y=-2$ ҳалли системаи

$$\begin{cases} 2x - y = 12, \\ x + 2y = 1 \end{cases}$$

мебошад, чунки ҳар яке аз баробарихои $2 \cdot 5 - (-2) = 12$ ва $5 + 2 \cdot (-2) = 1$ баробарии дуруст аст.

Ҳал кардани системаи муодилаҳо ин ёфтани ҳамаи ҳалҳо ё исботи вучуд надоштани ҳалҳои система мебошад.

Системаи муодилаҳои дорои ду тағийирёбанда, ки ҳалҳои якхела доранд, баробарқувва номида мешаванд. Системаҳои ҳал надошта низ баробарқувва мебошанд.

16. Барои ҳал кардани системаи муодилаҳои хаттии дорои ду тағийирёбанда аз тарзи гузориш, тарзи чамъкуни алгебравӣ ва тарзи графикӣ истифода мебаранд.

Функцияҳо

17. Вобастагии функционалӣ ё функция, ин чунин вобастагии байни ду тағийирёбанда аст, ки дар он ба ҳар як қимати тағийирёбандаи новобаста, қимати ягонаи тағийирёбандаи вобаста, мувоғиқ меояд. Масалан, вобастагиҳои $y=3x-4$, $y=2x^2+1$ функция мебошанд.

Тағийирёбандаи новобаста x -ро ба таври дигар *аргумент*, вале тағийирёбандаи вобаста y -ро бошад, *функция* аз ҳамин аргумент меноманд. Ҳамаи он қиматҳое, ки тағийирёбандаи новобаста қабул мекунад, соҳаи муайянни функцияро ташкил мекунад.

18. Графики функция гуфта, маңмұи нүктахоер меноманд, ки абсиссаашон ба қиматҳои аргумент баробар буда, ординатаашон ба қиматҳои мувофиқи функция баробаранд.

19. Функцияе, ки бо формулаи намудаш $y=kx+b$ дода мешавад, ки дар ин чо x тағийирёбандай новобаста, k ва b ададхоанд, *функцияи хаттӣ* номида мешавад.

Графики функцияи хаттии $y=kx+b$ хати рост аст. Адади k – коэффициенти кунции хати ростест, ки он андозаи кунчи байни графики функцияи $y=kx+b$ -ро бо тири абсисса муайян менамояд: агар $k \neq 0$ бошад, он гох графики функция тири абсиссаро мебурад; агар $k=0$ ва $b \neq 0$ бошад, он гох хати рост – графики функцияи $y=kx+b$ бо тири $0x$ параллел аст; агар $k=0$ ва $b=0$ бошад, он гох графики функцияи $y=kx+b$ бо тири $0x$ ҳамчоя мешавад.

Графикҳои ду функцияи хаттӣ ҳамдигарро мебуранд, агар коэффициентҳои кунции онҳо гуногун бошанд, онҳо параллеланд, агар коэффициентҳои кунциашон якхела бошанд.

Функцияи хаттиеро, ки бо формулаи $y=kx$ дода мешавад, ҳангоми $k \neq 0$ будан, мутаносиби роста меноманд.

Графики мутаносиби роста, хати ростест, ки аз ибтидои координата мегузарад. Ҳангоми $k>0$ будан, график дар чорякҳои якум ва сеюми координатавӣ ва ҳангоми $k<0$ будан, график дар чорякҳои дуюм ва чоруми координатавӣ ҷойгир аст.

20. Графики функцияи $y=x^2$ парабола мебошад. Графики мазкур аз ибтидои координата мегузарад ва дар чорякҳои якуму дуюм ҷойгир аст. Вай нисбат ба тири $0y$ симметрий мебошад.

21. Графики функцияи $y=x^3$ аз ибтидои координата мегузарад ва дар чорякҳои якуму сеюми координатавӣ ҷойгир аст. Вай нисбат ба ибтидои координата симметрий мебошад.

Ҳисоббарорихои тақрибӣ

22. Қимати мутлақи фарқи қиматҳои аниқ (саҳех) ва тақрибӣ сахви мутлақи қимати тақрибии агад номида мешавад.

Агар сахви мутлақи қимати тақрибӣ аз адади h калон набошад, он гох он қимати тақрибии бо саҳехии то h номида мешавад.

Нисбати сахви мутлақ бар қимати мутлақи қимати тақрибӣ, сахви нисбии қимати тақрибӣ номида мешавад.

МУНДАРИЧА

Сарсухан.....	3
Боби I	
Касрҳои ратсионалӣ	
§ 1. Касри ратсионалӣ. Соҳаи муайянӣ ва хосиятҳои он	5
1. Ифода ва қиматҳои он	5
2. Ифодаҳои бутун ва ратсионалӣ	10
3. Соҳаи муайяни касри ратсионалӣ.....	14
4. Хосияти асосии каср. Ихтисори касрҳо.....	18
§ 2. Сумма ва фарқи касрҳо.....	25
5. Ҷамъ ва тарҳи касрҳои маҳраҷашон якхела	25
6. Ҷамъ ва тарҳи касрҳои маҳраҷашон ҳархела.....	30
§ 3. Зарб ва тақсими касрҳо.....	36
7. Зарби касрҳо. Амали ба дараҷа бардоштани каср.....	36
8. Тақсими касрҳо	42
9. Табдилдиҳии айниятии ифодаҳои ратсионалӣ	47
10. Функцияи $y = \frac{k}{x}$. Хосиятҳо ва графики он.....	57
Маълумоти таъриҳӣ.....	63
Машқҳои иловагӣ ба боби I.....	65
Ҷавобҳо.....	73
Боби II	
Решаҳои квадратӣ	
§ 4. Ададҳои ҳақиқӣ.....	83
11. Бо касри даврӣ ифода шудани адади ратсионалӣ.....	83
12. Адади ирратсионалӣ.....	88

§ 5. Решаи квадратии адади мусбат.....	93
13. Мафхуми решай квадратий.....	93
14. Решай квадратии арифметикй	96
15. Муодилаи $x^2=a$ ва айнияти $\sqrt{a^2} = a $	100
16. Ёфтани қимати такрибии решай квадратий	105
17. Функцияи $y = \sqrt{x}$. Хосиятҳо ва графики он.....	108
§ 6. Хосиятҳои решай квадратии арифметикй.....	112
18. Решай квадратий аз ҳосили зарб	112
19. Решай квадратий аз каср.....	115
20. Решай квадратий аз дарача.....	119
§ 7. Табдилдихии ифодаи дорои решай квадратий.....	122
21. Аз таҳти аломати решай баровардани зарбкунанда.....	122
22. Ба таҳти аломати решай даровардани зарбкунанда.....	126
23. Аз ирратсионалӣ озод кардани сурат ё маҳрачи каср.....	128
24. Табдилдихии айниятии ифодаҳои ирратсионалӣ.....	132
Маълумоти таърихӣ.....	136
Машқҳои иловагӣ ба боби II.....	139
Чавобҳо.....	148

Боби III

Муодилаи квадратӣ

§ 8. Муодилаҳои квадратӣ ва решоҳои онҳо.....	154
25. Таърифи муодилаи квадратӣ.....	154
26. Муодилаи квадратии нопурра.....	157
27. Ёфтани ҳалли муодилаи квадратӣ бо тарзи чудо кардани квадрати пурра.....	162

§ 9. Формулаи решаҳои муодилаи квадратӣ.....	166
28. Ҳалли муодилаи квадратӣ аз рӯйи формула.....	166
29. Ҳалли масъалаҳои матнӣ бо ёрии муодилаҳои квадратӣ.....	173
30. Муодилаи квадратии ислоҳшуда. Теоремаи Виет.....	176
 § 10 Муодилаҳои ратсионалии қасрӣ.....	183
31. Ҳалли муодилаҳои ратсионалии қасрӣ.....	183
32. Ҳалли масъалаҳои матнӣ бо ёрии муодилаҳои ратсионалӣ.....	188
33. Тарзи графикии ҳалли муодилаҳо.....	194
 Маълумоти таърихӣ.....	196
Машқҳои иловагӣ ба боби III.....	199
Ҷавобҳо.....	206
 Боби IV	
Нобаробариҳо	
§ 11. Нобаробариҳои ададӣ ва ҳосиятҳои онҳо.....	212
34. Муқоисаи ададҳо. Нобаробариҳои ададӣ.....	212
35. Ҳосиятҳои нобаробариҳои ададӣ.....	217
36. Ҷамъ ва зарби нобаробариҳои ададӣ.....	222
 § 12. Нобаробариҳои хаттии яктағийирёбандадор.....	227
37. Фосила ва порчаи ададӣ.....	227
38. Ҳалли нобаробариҳои хаттӣ.....	233
39. Ҳалли системаи нобаробариҳои хаттии яктағийирёбандадор.....	241
40. Ҳалли нобаробариҳои касран хаттӣ.....	249
41. Ҳалли нобаробариҳои дорои қимати мутлак.....	252
 Маълумоти таърихӣ.....	255
Машқҳои иловагӣ ба боби IV.....	256
Ҷавобҳо.....	262

Боби V

Дарацаи нишондиҳандааш бутун

§ 13. Дарацаи нишондиҳандааш бутун ва хосиятҳои он.....	269
42. Таърифи дарацаи нишондиҳандааш	
бутуни манғӣ.....	269
43. Хосиятҳои дарацаи нишондиҳандааш бутун.....	273
44. Намуди стандартии адад.....	279
§ 14. Ҳисоббарориҳои тақрибӣ.....	282
45. Тарзи навишти қиматҳои тақрибӣ.....	282
46. Ҷамъ ва тарҳи қиматҳои тақрибӣ.....	286
47. Зарб ва тақсими қиматҳои тақрибӣ.....	288
 Маълумоти таърихӣ.....	292
Машқҳои иловагӣ ба боби V.....	295
Чавобҳо.....	299
 Масъалаҳои ҳаллашон нисбатан мураккаб.....	301
Чавобҳо.....	308
Маълумоти назариявӣ аз курси алгебраи синфи VII.....	309

Боймурод АЛИЕВ

АЛГЕБРА

**Китоби дарсӣ барои синфи 8-уми
муассисаҳои таҳсилоти умумӣ**

Нашри чорум

Муҳаррир *M. Abdulkarimov*

Мусаххех *M. Aliева*

Муҳаррири ороиш *I. Faniев*

Дизайн ва ороиш *B. Kazberovich*

Ба чоп 21.01.2021 иҷозат дода шуд. Формати 60x90 $\frac{1}{16}$.
Коғази оғсет. Чопи оғсет. Ҷузъи чопии шартӣ 20.
Адади нашр 90 000 нусха. Супориши № 1.

Китоб дар ҶДММ «Собириён» чоп шудааст.
Ҷумҳурии Тоҷикистон, ш. Душанбе, кӯч. С. Айнӣ, 126.
Почтаи электронӣ: *sobiriyon@yandex.ru*